

АЛИШЕР НАВОЙ

Тошкент – 2011

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ
АЛИШЕР НАВОЙИ НОМИДАГИ ТИЛ ВА АДАБИЁТ ИНСТИТУТИ

АЛИШЕР НАВОЙИ

Шўла асафлаф тўплами

Ун жилдлик



Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги
Faafur Fулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи
Тошкент – 2011

АЛИШЕР НАВОИЙ

Жўла асафлаф тўплами

Бешинчи жилд

Девоний Фонӣ

Қасоид

Муфрадот

Хамсат ул-мутаҳайирин



б4(54)1-Чубса арабийчи

№ 38616/5
452





Fazano



БИСМИЛЛОҲИР РАҲМОНИР РАҲИМ

/

Эй хоки сари қўи ту гаштан ҳаваси мо,
Бар пои сагат бўса задан мултамаси мо.

Гар дам задани мо бувад аз меҳри ту чун субҳ,
Сад шом сияҳрӯз шавад аз нафаси мо.

Дар бодияи шавқи ту чун роҳила бандем,
Зикри малак ояд зи фифони ҷараваси мо.

Бо неши ғаму ҷисми заиф оҳ барорем,
Сўят магар ин бод барад ҳору ҳаси мо.

Бечорагии мо ҳаваси чорагарон шуд,
То ту шуди аз лутфу қарам ҷараваси мо.

Ҳар кас, ки зи афтодаги орад ба касе рўй,
Мо рў ба ки орем, туи чунки қаси мо?!

Фонисифатам, рўҳ кунад сўи ту парвоз,
Эй, аз шакаристони ту кути магаси мо.

Татаббўъи¹ Шайх Саъди²

Эй, ба гулистон ҳазор наргиси шаҳло
Дар гилу гулзори оразат ба тамошо.

Лолаву гул аз таҷаллии ту ба хуби
Қумрию булбул зи шавқи ту ба алоло.

Дар руҳи рӯз аз руҳи ту бориқаи меҳр,
Дар дили шаб аз ғами ту мояни савдо.

Ошиқи бедил зи шавқи рӯи ту Маҷнун
Карда баҳона, вале муҳаббати Лайлӯ.

Орази Юсуф намуда ламъаи рӯят,
З-ӯ шуда машъуфу зори ишқ Зулайҳо.

Гоҳ дар оини ошиқӣ шуда зоҳир,
Ҳам шуда бар ҳусни хеш волаву шайдо.

Гоҳ ба маъшуқ шеваги-т тасаҳҳуб,
Ҳам ба худ аз ноз карда форату яғмо.

Ошиқу маъшуқу ишқ ҷумла худӣ, бас,
Ҳар нафас аз як либос гашта ҳувайдо.

Дар ду ҷаҳон ошиқи ту гашт чу Фонӣ,
Соз фано ҳам ба ишқи хештан ўро.

Наът

Зиҳӣ, бинишонда оби абри раҳмат гарди роҳатро,
Малоик рӯфта аз болу пари худ тақягоҳатро.

Ба соле гар шаби қадрест, дар як маҳ ду шоми қадр
Бувад аз гесувони анбарин рӯи чу моҳатро.

Туӣ бе соя, лекин оламе дар офтоби ҳашр
Панаҳ созанд ҳар сӯ сояи олампаноҳатро.

Задӣ чун боргоҳи қурби худ, бар Арши Аъзам, шуд
Фалак як тутмай фируза шодурвони ҷоҳатро.

Сипоҳи фатҳу нусрат чун кашидӣ, ҳар тараф бурданд
Зи баҳри тӯтиёни равшан он гарди сипоҳатро.

Аз он дидори Ҳақ дидӣ, ки ҳам нури Илоҳӣ кард
Мунир аз сурмаи «мо зоғ»и ҷашмони сиёҳатро.

Чу ҳар сӯ ҷашми раҳмат афқаниӣ, аз гӯшай ҷашме
Ба Фонӣ бин, ки ў ҳам ҷашм дорад як нигоҳатро.

Татаббӯи Ҳоҷа Ҳофиз³

Румузул-ишқ конат мушкилан бил-каъси ҳаллилҳо,
Ки он ёқути маҳтулат намояд ҳалли мушкилҳо.

Сўи дайри мугон бихром, то бинӣ дусад маҳфил,
Саросар з-офтоби май фурӯзон шамъи маҳфилҳо.

Дилу май ҳар ду равшан шуд, намедонам ки тоби май
Зад оташҳо ба дил, ё тоби май шуд з-оташи дилҳо.

Ба мақсад гарчи раҳ дур аст, агар оташ расад аз ишқ,
Чу барқ осон тавон кардан ба гоме қатъи манзилҳо.

Ману беҳосилий, к-аз илму зўҳдам, он чи шуд ҳосил,
Якояк дар сари маъшӯқу май шуд ҷумла ҳосилҳо.

Бувад чун бар асири ноқаи Лайлӣ, ки дар водӣ
Фигон аз чоки дил Мачнун кашад, не занги маҳмилҳо.

Чу дар дашти фано манзил қуни як рӯз, эй Фонӣ,
Зи ман он ҷонғизо аттолоро фасҷуд ва қаббильҳо.

Татаббӯи Мир Ҳусрав⁴

Гар парда андозад маҳам он рӯи оташнокро,
Сўзам ба оҳи оташин нўҳ пардаи афлокро.

Хоҳи чу қатл, эй кақкулаҳ, ҳочат ба тегат нест, вах,
Ин бас, ки бишкастӣ ба таҳ тарфи қулоҳи чокро.

Афтад ба мардум сад ҳатар, гўяд малоик алҳазар,
Ҳар сў, ки созӣ ҷилвагар он қомати чолокро.

Бо ҳар кас, эй симинбадан, манмой рӯи хештан,
Бояд чу ҷашми поки ман з-он сон ҷамоли покро.

Соқӣ, зи бедоди ҷаҳон сад ғам ба дил дорам ниҳон,
Ҷоме бидору вораҳон з-онҳо мани ғамнокро.

Бояд ки масти фан кунӣ, кӯи фано маскан кунӣ,
Гар боядат равшан кунӣ оинан идрокро.

Фонӣ, дар ин дайри алам чун муҳликат шуд заҳри ғам,
Чӯ муршиди ҷонбахшдам, з-ӯ нўш кун тарёқро.

Гар аввал оташи ишқ осон намуд моро,
3-ў як шарап баровард аз сина дуд моро.

Орому хоб аз мо, эй ҳамдамон, маҷӯед,
Рафт он, ки чашми роҳат хуш меғунуд моро.

Шоми висолро маҳ, хуршед буд аз ҳаҷр,
Дар рӯзи тира афканд ҷархӣ ҳасуд моро.

Бас, дер агар мүяссар шуд базмгоҳи мақсуд,
З-он ҷо фалак бурун ронд бисёр зуд моро.

З-ин сон ки васл маъдум афтоду ҳаҷр мавҷуд,
Нобуд беҳтар, эй дил, сад раҳ зи буд моро.

Санги ҷунун фиканда дар қатл кӯшад имрӯз,
ОН, к-ў ба зиндадорӣ шаб меситуд моро.

Аз куфри ишқ дар дин шуд раҳнаҳо, ки карданд
Сад гуна сарзанишҳо габру ҷуҳуд моро.

Соқӣ, зи ҳад фузун дех май, к-аз малоли даврон
Ҳар дам малоли дигар дар дил фузуд моро.

Фонӣ, чи сон тавон буд, дар шаҳрбанди ҳастӣ,
Чун рӯ ба нестиҳо ҳичрон намуд моро?!

Файри хуноб наёбанд ба чашму дили мо,
Гүиё ишқ ба хун кард мухаммар гили мо.

Аз раҳи ишқ гузаштан нашуд, эй пири тарик,
То ки шуд кўи хароботи муғон манзили мо.

Мушкили мо ҳама бошад зи хумор, эй соқӣ,
Чуз ба як ратли гарон ҳал нашавад мушкили мо.

Гарчи дар дайр гадоем, вале гоҳи нишот
Раҳ наёбанд шаҳон бар тарафи маҳфили мо.

Ҳосили умр шуд, эй мугбачаи бодафурӯш,
Ваҷҳи май бӯ, ки қабули ту фитад ҳосили мо.

Тири дилдӯз ба ҳар дил занӣ, эй қотили маст,
Новаке чанд нигаҳ дор барои дили мо.

Фонӣ, умmed чунон аст, ки дар водии ишқ,
Маскани қофиласолор бувад маҳмили мо!

Маҳи ман дар шабистон, чунки нўшад ҷоми май шабҳо,
Намояд бар шафақ май аз ҳубоби реза кавкабҳо.

Даҳан шуд ҷашмаи ҳайвон туро аз айни ноёби,
Ду лаъли ҷонғизои дилкашат он ҷашмаро лабҳо.

Биё, эй соқии маҳваш, бидеҳ он ҷоми чун оташ,
Ба динам сӯз чун дар ҳаҷр месӯzonадам табҳо.

Чу орад турктоз он шўх, баҳри пойбӯс афтад
Ҳазорон моҳу анҷум аз нишони наъли маркабҳо.

Шаробам боиси ихлоси риндони харбот аст,
Бале омезиши ёрон бувад аз қурби машрабҳо.

Чунон ушшоқ ҳар шаб бе ту бардоранд растоҳез,
Ки дар руҳониён ғавғо фитад з-он оҳу «ё Раб!» ҳо.

Агар Фонӣ хиромад ташналаб з-ин сон ба майхона,
Аз он дарёкаши ҳумҳо тиҳӣ созанд қолабҳо.

Зиҳӣ гулҳо зада чок аз ғами рӯят гиребонҳо,
Ки он чоки гиребонҳо расида то ба домонҳо.

Ба мулки боф бозори чаман бин, к-аз гулу насрин
Паи сайри ту оин баста дасти сунъ дӯконҳо.

Набошад чун даҳонат бо дури дандону лаъли лаб,
Зи гулбарг арчи ғунча лаб намуд аз жола дандонҳо,

Чаман аз мақдамат ҷон ёфта, н-аз боди наврӯзист,
Таҳаррук дар шаҷарҳо, ҷилва дар гулҳою райҳонҳо.

Замоне инчунин ҳуррам, бидеҳ паймона, эй соқӣ,
Ки ҳоҳам чун замона бишканам оини паймонҳо.

Лаби лаълу даҳан, эй муғбача, к-аз бода олуда,
Асираш ғунчай дилҳо, фидояш ҷавҳари ҷонҳо.

Ман аз дайри мӯғон май ҷустам аз сад гуна расвой,
Дар он ҷо рафтаму омад ба пешам як ба як онҳо.

Зи баҳри васли матлубе, ки бошад дар ҳарими дил,
Набошад ғайри саргардоният қатъи биёбонҳо.

Агар Фонӣ ҳавои васл дорад, кай аҷаб бошад,
Чу абрасҳ оҳи оташбору оби ҷашму аффонҳо?

Кунад з-иқболи ишқу дарди айшу комрониҳо,
Дилам дар номуродиҳо, танам дар нотавониҳо.

Намонад ҳалқро дил гулбунеро, балки як ғунча,
Чу дар гулшан хиромад сарви ман бо дилситониҳо.

Ба меҳри чарх натвонам, ки бинам, баски бар мардум
Намудам меҳрубонӣ, ёфтам номеҳрубониҳо.

Калону хурд агар ҳанданд бар ҳолам, аҷаб набвад,
Ки зори хурдсоле кард ишқам дар калониҳо.

Фифони булбулу қумрӣ чи санҷад неши ман дар ишқ,
Ки бо Фарҳоду Мачнун кардаам ҳамдостониҳо.

Ба ёди ман, ки душманкоми ишқам, як қадаҳ даркаш,
Ба коми дӯстон ҳар гаҳ, ки нӯши дӯстгониҳо.

Расонда дар дарунам новакат озорҳо ҳар гаҳ,
Ба тегам сина созӣ чоку бинмоям нишониҳо.

Ба пирӣ, эй ҷавон, гар давлати айнул-яқин ҳоҳӣ,
Ғубори роҳи пирон тӯтиё кун дар ҷавониҳо.

Равоносо аз он шуд назми Фонӣ, эй сиҳиқомат,
Ки дар васфи хиромат кард кӯшиш дар равониҳо!

Мухтараъ⁵

Мо ба кучо, зўхду ибодат кучо?
Маст кучо, тақвию тоат кучо?

Фунча ба захм асту дилам дардманд,
Дард кучо бину чароҳат кучо?

Аз гулу сарвам дигар, эй боғбон,
Дам мазан, он оразу қомат кучо?

Кони намак н-оядам, эй дил, ба кор,
Гўй, ки он кони малоҳат кучо?

Хонақаҳи зўҳд зи мо шуд ба танг,
Шоҳраҳи дайри маломат кучо?

Шайх риё, пири муғон май намуд,
Зарқ кучо гўю каромат кучо?

Фони агар бе ту наҳоҳад ҳаёт,
Кор чу саъб омада, тоқат кучо?

Татаббӯы ёри азиз

Чи суд, жола ба гулбарги оташин моро?
Ки бурда хуш зи дил он хай инчунин моро?

Чу заъфи мо зи хаёли руху лаби шўхест,
Дило, чи муциби кувват гулангубин моро?

Лаби ту хотами лаълу фифони мо беҳад,
Бисоз мўҳри хамӯши аз он нигин моро.

Ба чарх мезанад он маҳ кулоҳи гўшаи ноз,
Аз он ки рӯи ниёз аст бар замин моро.


Зи гиряву задани даст бар дили сўзон,
Даме тар асту даме хушк остин моро.

Чи ошиқест, ки пиронасар зи хеш раҳонд,
Маю маломати он тифли нозанин моро.

Кучост мутриби софу май нашотангез,
Ки шуд малул зи даврон дили ҳазин моро.

Фароги васл чи имкон, ки аз хавотир ҳаст,
Ҳазор раҳзани андеша дар камин моро?!

Расид муғбачаи маству дил бирафт аз даст,
Набуд ҳеч гунаҳ, Фониё дар ин моро.



3-он сабаб дайри мугон омада кошонаи мо,
Ки гаҳе сар занад он муббача дар хонаи мо.

Он пари дар варақе сурати Мачнунро дид,
Ханда зад, гуфт: «Шабех аст ба девонаи мо».

На ки зуҳҳод, асас низ ба танг омадааст,
Ҳама шаб з-арбадаву наъраи мастонаи мо.

Ринди дарёкаши дайрем, аз он бодафурӯш
На сабӯ, балки зи хум сохта паймонаи мо.

Дил чи бошад, ки сухан чумла ба ҷон мегузарад,
Дилрабой кунад оғоз чу ҷононаи мо?!

Дил, ки вайрони ғами туст, туӣ ганҷ дар ў,
Байти маъмур ба рашк аст зи вайронаи мо.

Фониё, ошиқӣ ар ҷурм намояд бари ёр,
Зи дусад қатл фузун омада ҷурмонаи мо.

Татибүнни из мәబир

Дилам чу гашт асири хами каманд ўро,
Сарам хуш аст губори суми саманд ўро.

Лабат, ки гиряи талхам зи шавқи ўст, бувад
Паи тааччуби ин гиря нўшханд ўро.

Чавону чуръакашу нозанину фарра ба ҳусн,
Тазаллуми дили ошиқ, чи судманд ўро?

Сухан ба тарки чафо гўямаш, чи сон шунавад,
Ки медиҳам мани маҷнуни маст панд ўро?.

Шаҳон гадои дару ман кам аз сагон сад раҳ,
Куҷо муҳаббати ман уфтад писанд ўро.

Ба дил, ки ваъда куни, куштану вафо нақуни
Ба ваъда куштану дар интизор чанд ўро?

Чи нақшҳои ғариб оварад бурун, Фони,
Агар дарун фитад ойини нақшбанд ўро.

Татаббўъи ёри азиз, Суҳайли⁶

Ба кашфи ҳоли даврон нест Чоми Чам ҳавас моро,
Ҳамон ҷоме, ки соқӣ акси рӯй афканд, бас моро!

Зи шайхӣ ҳеч кас, чун ҷониби дайри муғон рафтем,
Кунун дар ҳонақаҳ дигар набинад ҳеч кас моро.

Нишаста фориг-ул-болем дар даври тағори май,
Ба рондан дур натвон кард з-он ҷо чун магас моро.

Ба фарёди хумор, эй пири дайр, афтода бадҳолем,
Ту ҳоҳӣ буд, ё ҳуд муғбача фарёдрас моро.

Фиреви кӯси шоҳ аз хоби масти дарнамеорад,
Чи бедорӣ диҳад, эй корвон, бонги ҷарас моро?

Ба ҷуз номи бутонам бар забон н-ояд гаҳи масти,
Хуш он ринде, ки ўз даври соғар ҳонд асморо.

Гадоем, илтимоси мо бувад як ҷуръа май дар сар
Наҳоҳад буд лаъли тоҷи шоҳӣ мултамас моро.

Аз он риндон шумар моро, ки дар мастию шабгардӣ
Чу маston аз асас бигрезад, ар бинад асас моро.

Чу Фонӣ ғарқӣ май гаштем, лекин оқибат ёбанд
Ҳарифон бар канор афканда з-ин дарё чу ҳас моро.

Мухтаръ

Гули рўят, ки зоҳир гашта ранги ёсамин ўро,
Чи бошад, к-аз май гулранг сози оташин ўро?

Намедонам зи май шуд сурх чашми кофират, ё худ
Либоси ол пўшонди ба қатли аҳли дин ўро.

Маро ҳам фунчай дил бишкуфад чун он даҳан ҳар гаҳ
Зи хай шабнам чу биншинад ба гулзори ҷабин ўро.

Чу акси сўратат дар бода зоҳир гашт, натвонад
Бад-ин сон обу ранге соҳтан наққоши Чин ўро.

Ба мукнат чун Сулаймон аст пири майфурӯш, инак
Зи ҳар хум оламе дигар шуда зери нигин ўро.

Чу авчи рифъаташ аз осмон бигзашт, аз он маъни
Гадо гаштанд шоҳони ҳама рўи замин ўро.

Баҳористони гетиро гуле эмин кучо ёби?
Ки набвад сарсари боди ҳазон андар камин ўро.

Аз он дур афтад аз вай, к-аз барои чораи васлаш
Макон таъйин намояд зоҳиди хилватнишин ўро.

Даромад дар ҳарботи фано, эй дил, дигар Фони,
Зи аҳли тавбаву тақво нагӯй баъд аз ин ўро.

Татаббўи Хоча Ҳофиз

Гар он турки хитоӣ нўш созад ҷоми саҳборо,
Нахуст орад сўи мо турктузу қатлу яғморо.

Рухаш дар нозуки барбод дода сафҳаи гулро,
Қадаш дар чобуки бар хок шонда сарви раъноро.

Ба манъи бўси он лаб чун дусад тир аст аз мижгон,
Ки дар хотир тавонад роҳ додан ин таманноро?

Баҳори оразашро тозагулҳои аҷаб бишкуфт,
Худоро, муддай, монеъ машав як дам тамошоро.

Ману кўи муғон в-он муғбача, к-аз лаъли ҷонпарвар
Ба нукта карда з-ин дайри қуҳан берун Масеҳоро.

Чу дар кўи ҳароботаш ба як соғар намегиранд,
Бар оташ афканам беҳ ин либоси зўҳду тақворо.

Чи пўшонам зи мардум, к-оташи ишқу маҳи равшан
Зи чоки сина зоҳир кард сирри маҳфии моро?!

Бигў, к-оранд Ҷоми Ҷам зи маҳзан, эй шаҳи хубон,
Ки бинмоям ба шоҳон бевафоиҳои дунёро.

Ғазал гуфтан мусаллам шуд ба Ҳофиз, шояд, эй Фонӣ,
Намой чошни дарюза з-он назми ҷаҳоноро.

Татаббӯи Амир Хисрав ва дар таври Хоҷа Ҳофиз

Кай ба чашм орам либосу маснади шоҳонаро?
Ман, ки ҳоҳам далқи фақру гӯши майхонаро.

Тоири фарҳундаи ишқ аст роми нуқлу май,
Аз пай сайде чунин мерезам обу донаро.

Баҳри мо дарёкашон бояд ки созад майфурӯш,
Аз тағораш ҷомро в-аз хумми май паймонаро.

Хешро күштам, чу май карди илоҷам, эй ҳаким,
Ҳар киро бошад хирад, чун май диҳад девонаро?

Мастӣ орад бӯи ҳоки майкада, эй пири дайр,
Гӯи андуҳӣ ба лои бода ин кошонаро.

Faфлат орад, воизо, дар дил мусалсал гуфтанат,
Соҳти гӯё зи баҳри хоб ин афсонаро.

Як дамам бо ёр не аҳбоб ояд, не рақиб,
Чун нагунҷад ошно, кай ҷо бувад бегонаро?

Кулбаам сад рахна аз санги ҳаводис кард ҷарҳ,
Бар сарам ҳоҳад фикандан гӯй ин вайронарао.

Ҷон фидоят созам, эй Фонӣ, агар ҳоҳӣ расонд,
Вақти ҷон додан, ба сарвақтам даме ҷононаро.

Ба сарват чўйбори дидай ман чилвагаҳ бодо!
Ба гоҳи чилва ҷонам зери поят хоки раҳ бодо!

Ба гармо, эй шаҳи хубон, ба ҷашмам чун куни манзил,
Саводи дидай ман бар сарат чатри сияҳ бодо!

Сипаҳ ҳар сў, ки хоҳи ронд, ҷони хоксори ман,
Зи баҳри гирди сар гаштан туро гарди сипаҳ бодо!

Зи бедоди ҳаводис чун гурезад ҳар касе як сў,
Маро дар соҳати майхона дар кунче панаҳ бодо!

Агар он муғбача ҷуз бо муғон соғар наҳоҳад дошт,
Зи ҷаври қуфри зулфаш ҳонаи динам табаҳ бодо!

Чу пири дайр бо дурдикашон ратли гарон дорад,
Тағори ў сипехру ҷоми давраш меҳру маҳ бодо!

Сабӯ бар гардан овардан, ба риндон гар гунаҳ бошад,
Туро дар гардан, эй Фони, ҳамеша ин гунаҳ бодо!

Татаббўъи маҳдуми Ҷомий

Аз тагори май чунон нўшам шароби нобро,
К-абр натвонад зи дарё ончунон бурд обро.

Дар ҷафо дорад қарор он ҷашму дар бедод хоб,
З-он ки бурданд аз дилу ҷашмам қарору хобро.

То қиёмат шоми танҳоӣ бувад дар дида хоб,
Як сабӯҳӣ муттанам дон сӯҳбати аҳбобро.

Гар вафо з-аҳли замон ҳоҳӣ, шароби лаъл нўш,
З-он ки ҳаргиз кас надид ин гавҳари ноёбро.

Эй, ки гўй дар ҷавонӣ бода нўш, инак бубин,
Маст дар дайри муғон афтода шайху шобро.

Куштаи он ҷашми хунрезам, ки баҳри қасди дин,
Карда ҷо дар айни мастӣ гўшаи меҳробро.

Аз дари аҳли ҷаҳон ҷустан мурод аз факр нест,
Васл ҳоҳӣ, Фониё, масдуд кун ин бобро.

Татаббўи Маҳдуми Ҷомӣ

Сўзиям, то барфурӯзи рӯи оташнокро,
Созӣ оташгираи он шӯъла ин хошокро.

Аз шикофи фунча пиндорӣ намоён гашт гул,
Гар зи чоки синаам бинӣ дили садчокро.

Гардсон хезад замин з-он рӯ, ки дар вақти хиром,
Чон диҳад рафтори чун оби ҳаётат хокро.

Ҳочиби қасрат гарам ронад аҷаб набвад, ки нест
Расм, мондан пеши шаҳ девонаи бебокро.

Соқиё, аз меҳнати даврон замирар тира гашт
Бода, то сайқал диҳам оинаи идрокро.

Чун гадои дайр май нӯшад, бувад сад гуна рашк,
Аз сафоли кӯҳнаи ўсогари афлокро.

Гар на мақсадаш май гулранг бошад, дасти сунъ,
Хӯшаҳои лаълу ёқут аз чи бандад токро?

Бандаи пири ҳароботам, ки ҷоми ҷуди ў,
Сӯзад аз як барқи май сад хирмани имсокро.

Фониё, кори ҷаҳон ҷуз ғам набошад, бода нӯш,
Лаҳзае гар шод ҳоҳӣ хотири ғамнокро!

Татаббўъи ҳазрати Махдумӣ

Эй, аз баҳори ҳусни ту бар чеҳраам гулзорҳо,
Дар сина з-он гулзорҳо дорам халида хорҳо.

Аз неши ҳаҷраш муттасил, гӯ риштаи ҷонам гусил,
Чун дўхт натвон чоки дил, з-он сўзану з-ин торҳо.

Дар кулбай ғам гар барам, ои, наёби пайқарам,
Бас ҳоки хорӣ бар сарам, қ-афтода аз деворҳо.

Аз ҳумрати руҳсор кай битвон шудан ҳамранги вай,
Моро ба хун, ўро ба май, чун ранг шуд руҳсорҳо.

Чун з-он бути ошуфтахӯ, орам ба сўи қибла рӯ,
Баста чу аз ҳар тори мӯ бар гарданам зуннорҳо.

Будам ба ақли зуфунун, пири хирад пеш аз ҷунун,
Тифлон давонандам кунун дар кӯчаю бозорҳо.

З-ин назми нав ҷарҳи қуҳун, якбора гӯ ҳайрат макун
Фони чу таълими сухун дорад зи Ҷоми борҳо.

Татаббўни Махдуми

Бе рўи ту шуд тира аз ашк маро шабҳо,
Равшан нашавад шабҳо бе моҳ зи кавкабҳо.

Аз тирагии ҳаҷрат шуд рўзу шабам яқсон,
К-аз шаб сияҳам рўз аст в-аз рўз сияҳ шабҳо.

Ушшоқ, ки аз ҳаҷрат карданд тиҳи қолаб,
Боз аз лаби ҷонбахшат ҷон рафт ба қолабҳо.

Бе қалди ту дар бўстон ҳар шоҳ, ки барг аст он,
Морест маро, к-аз вай овехта ақрабҳо.

Як қатра май, эй соқи, бас гар диҳиям, лекин,
З-он май, ки туро гардад олуда ба он лабҳо.

Ман масти шароб, эй дил, зуҳҳоду ғами Кавсар
Дури бувадам з-эшон аз дурии машрабҳо.

Дар дайри муғон, Фони, як ҷом чу зад акнун,
Як ҷоми дигар хоҳад бо нолаю «ё Раб»-ҳо.

Татаббӯъи Махдуми Ҷомӣ

Ман, ки дорам аз мижа бар дида чандин хорро,
Ҷумла дар чашмам нарӯбам гар дари хамморро.

Майфурӯш ар лутф нанмояд, ҳарифон, чора чист?
Баҳри май ваҷҳи каму маҳмурии бисёрро.

Чарҳ пуранҷум шавад аз макри шайх андар самоъ,
Чун бипӯшад баҳя карда хирқаи пиндорро.

Тарки дину зӯҳд чун фармудиям, эй мугбача,
Боз кун хишти хуму бикшо гиреҳ зуннорро.

Даври соғарро ғанимат дон, ки наққоши азал
Карда мубҳам сирри ин нӯҳ гардиши паргорро.

Дар ҳароботи мугон риндони дарёдил диҳанд
Аз паи як ҷуръа май ин гунбади заркорро.

Умр зоеъ шуд ба «лояъни» паи охир нафас,
Як нафас ҳам сарфа мекун баҳри истигфорро.

Чун мани олуда ҷӯям, чунки накшоданд боз
Бар руҳи покони олам пардаи асрорро.

Фониё, роҳи фано натвон ба пиндори худӣ,
Қатъи ин раҳ боядат, афкан зи худ ин борро!

Татаббўъи Махдумӣ

Зи абри тира баркे част тарфи кўҳсоронро,
Ки равшан кард ҳар сў шамъи гулҳои баҳоронро.

Чу наргис ҷоми зар бигрифту лола соғари ёқут,
Салои бода зад мурғи чаман парҳезгоронро.

Ту низ, эй пири дайр, андар чунин фасле ба сармасӣ
Зи кунчи майкада сўи чаман каш майгусоронро.

Фикан, эй муғбача, аз як мугона ҷоми мардафкан,
Ба рақс аз аввали шаб то саҳар шабзиндадоронро.

Сабӯҳи аиш бо ёрон қадаҳ хўр, нест чун маълум,
Ки ёбандат шаби оянда ёрон, ё ту ёронро?

Дар ин саҳро зи боди ҳодиса ҳар сўй чун лола,
Ба хок афтода бин, точи ғурури комгоронро.

Ба сар гарди фано, дар зери паҳлӯ хори навмедиӣ,
Зи тоҷу таҳти Ҷам озод дорад хоксоронро.

Сафоли қўҳна пурмай созу Ҷоми Ҷам бинеҳ номаш,
Дар ў наззора кун аҳволи давру рўзгоронро.

Чу охир ҷуз фано коре наҳоҳад буд, эй Фонӣ,
Дар ин дайри фано бигзор айби ҷуръаҳоронро.

Татаббӯи Мир

Зиҳӣ, аз ҷоми ишқат бехудонро дўстгониҳо
В-аз он ратли гарон афсурдагонро саргарониҳо.

Нишонат ёфт ҳар, к-ӯ бенишон шуд, ҳаст аз он оташ
Ба ҳар сӯ доғҳоят бенишононро нишониҳо.

Ба саҳрои ғамат овораю бехонумон гаштам,
Хуш он оворагиҳо, хуррам ин бехонумониҳо.

Агар дар ҳалқаи базми сагонат раҳ диҳад баҳтам,
Зи сармасӣ кунам бо шергирон комрониҳо.

Ҳар он к-ӯ то тавонад нотавонӣ дар ғамат варзад,
Тавоноён забуни ў шаванд аз нотавониҳо.

Ба дарси ишқ он шуд нуқтадон, к-ӯ лавҳ шуст аз ғайр
Дар ин раҳ содалавҳиҳо беҳ аст аз хурдадониҳо.

Маро шуд зиндагонӣ сарбасар барбод аз ҳаҷрат,
Хушо онҳо, ки доранд аз висолат зиндагониҳо.

Агар ту ҳофизи Фонӣ шавӣ аз саҳв, дар ҳамдат
Дар иқлими суханронӣ кунам соҳибқирониҳо.

Забонам гар кунӣ гӯё ба дастонҳои ҳамди худ,
Чи Ҳусрав, балки бо Ҷомӣ кунам ҳамдостониҳо.

Гуфти: «Барам дилатро», чон ҳам фидот, ёро!
Гўям: «Дилат намонад», дил худ кучост моро!?

Дил рафту чон ҳам аз пай, дар ваҷҳи мутрибу май,
Ин ҳарду лек бе вай, гў: «Базми мо маёро!»

Эй, ринди лоуболи, беш аз бало наноли,
Ошиқ ба бемалоли бояд кашад балоро.

Дар туст ганҷ пинҳон, з-они ба чашм вайрон,
Бин гирди хеш гардон, ин ҳафт аждаҳоро.

Бо ишратам чи қувват, к-ин чархи камфутувват,
Ҳам ҳаст бемурувват, ҳам ҳаст бемадоро.

Эй дил, ба дўст рӯ кун, чонро фидои ў кун,
Бо дарди ишқ хӯ кун, лекин маҷӯ даворо.

Пири муғон, ки гардун умраш кунад афзун,
Дорад ҳамеша мамнун, риндони бенаворо.

Дар дайр агарчи мастам, зуннори куфр бастам,
Боре зи хеш растам, сад шукр аз ин Худоро.

Фони, раҳи вафо ҷӯ, сарманзили ризо ҷӯ,
Дар ишқи ў фано ҷӯ, дон муғтанам фаноро.

Татаббўъи Хоча

Насими субҳ бигў он ниҳоли раъноро,
Ки бори умр хазондид аз ту шуд моро.

Ба як қадаҳ, ки кашидӣ зи оби оташранг,
Чи оташе, ки задӣ ошиқони шайдоро?

Шудам ба зўҳди қавиӣ фарраву надонистам,
Ки зўри ишқ ба аҷз афканад тавоноро.

Ту, эй ҷавон, ки шикебо зи хайли ушшоқӣ,
Тараҳхуме бикун ин пири ношикеboro.

Фурӯғи машъалаи ҳусн аз оташи ишқ аст,
Мадор ҳайф зи аҳли назар тамошоро!

Лабат чу оби ҳаёт аст, з-он ки пешаш нест
Ба гоҳи нутқ раҳи дам задан Масеҳоро.

Биё, ки ҳосили қавнайн барги коҳе нест,
Ба кӯи майкада риндони бодапайморо.

Ба ҷон қабул қунам ҳарчи шайх фармояд,
Агар на манъ қунад ишқу ҷоми саҳборо.

Фитод Фонии бехонумон ба расвой.
Чу дид базми ҳароботиёни расворо.

Татаббўи Махдуми

Ҳаст дар дайр офате ҳар дам ба қасди чон маро,
Зинда бурдан аз сари кўйи муғон натвон маро.

Хонаи дил буд ободам зи тақво, ваҳ, ки соҳт
Ишваҳои соқиу сели қадаҳ вайрон маро.

Пардаи зўҳдам чи сон пўшад ки аз ошуби май,
Аз гиребон ҳар дам афтад чок то домон маро?!

Хирқа дар ҳаҷри буте шуд раҳни май бингар, ки кард
Бодаю ишқ аз либоси оғият урён маро.

Гар ба гирдоби май афтодам, маро набвад гунаҳ,
Ҳаст ин саргаштагӣ аз гардиши даврон маро.

Баҳри исён аз баландӣ кард пастам, з-он ки зад
Бар замин аз осмон ҳар мавчи ин тӯфон маро.

Созам аз лавси риёғусли тарик, эй пири дайр,
Чун фақеҳ ояд, даруни хум кунӣ пинҳон маро.

Хоб дидам, к-оби Кавсар меҳӯрам аз дасти ҳур,
Файзи май аз дасти соқӣ буд сад чандон маро.

Фониё, роҳи фано ҳарчанд мушкил буд, шуд
Қатъи он з-афкандани бори ҳудӣ осон маро.

Татаббўи Хоча

Ди сўи дайри мугон омад зи масцид пири мо,
Чист чуз зуннор бастан баъд аз ин тадбири мо?

Кофири ишқему беҳуш аз ҷунун, эй мугбача,
Ҳам зи зуннори сари зулфи ту бас занчири мо.

Пири дайр ар кард моро мұкрим аз тақсири зўҳд,
Гар бимонад қатра дар соғар, бувад тақсири мо.

Кай тавон будан дигар дар хонақаҳ, чун ёфтанд
Шишаи май дар даруни хирқаи тазвири мо?.

Баҳри панди мо мақаш, эй шайх, заҳмат, чун шудаст
Риндию расвой аз рўзи азал тақдири мо.

Шиша дар гардан чу гардонди ба дайр, эй муҳтасиб,
Машканаш боре, ки набвад беш аз ин таъзири мо.

Оллоҳ-Оллоҳ, шарм аз имонаш надорал шайхи шаҳр,
Мекунад аз саҷда пеши он санам такфири мо.

Шабнишинонро ачаб рўзи сиёҳ ояд ба пеш,
Гар зи зулфи ў барояд нолаи шабгири мо.

Шояд, эй Фони, ба қабри Ҳофизаш созанд сабт,
Гар ба хоки Форс афтад нусҳаи таҳрири мо.

Базмгаҳ сохт дигар шоҳиди гул бўстонро,
Мужда дех, боди сабо, булбули хушилҳонро.

Хомаи сунъ ба қасри фалак аз қавси қузаҳ,
Рангҳо паҳлӯи ҳам кард ҳами айвонро.

Рўи хубони чаман ёфт гулобафшони,
Дод чун майл сабо ҳар тарафе боронро.

Аз пай зеби чаман булбули хушхон ҳар дам,
Фасле аз васфи гул орост наво достонро.

Дар чунин фасл чи ҳушёр нишини, бархез,
Аз пай базм биорой саробўстонро?!

Умрро як-ду замон дор ғанимат, ки чу умр
На сабот аст замонро, на бақо давронро.

Бода ҳўр бар рухи чамъе, ки на охир эшон
Боз ёбанд туро ҷуста, на ту эшонро.

Ба гули умр вафое чу наёбам, чи ачаб?
Гар чу булбул бирасонам ба фалак афғонро!

Ишваи мугбачаи бодафурӯшам дар дайр,
Ончунон кард, ки додам ба рухаш имонро.

Фони он кас, ки бувад толиби ҷонон, чи ачаб?
К-ӯ дар аввал қадами ишқ супорад ҷонро!

Дар таври Хоча

Маст нигар ба майкада мугбачагони шангро,
Чок зада бар аҳли дин хирқаи ному нангро.

Ҳамчун шафақ аён шуда аз пай офтоб май.
Аз май асфарашиб нигар орази лоларангро.

Фунчасифат дилам хўрад хуну бипечад аз ҳасад.
Бар лаби ҷом чун ниҳад ёр даҳони тангро.

Дил шуда буд тира аз хилвати зўҳди хонақаҳ,
Мусқили киштии қадаҳ з-ў бизудад зангро.

Лаъли лабат чу ёфтам, з-он хати сабз форигам.
Нашъаи май зи хотирам бурд хаёли бангро.

Бода зи муҳтасиб ниҳон авлий, аз он ки ҳодиса
Аз кафи ў занад суви ҷоми нашот сангро.

Фони агар ба дайр шуд, буд ба ғайр ихтиёр.
Рафт зи худ, шунид чун нолаи ною чангро.

Ба дайр буд ҳавои май муғона маро,
Валек буд хумори саҳар баҳона маро.

Маро зи хона барорад ҳавои майхона,
Чу нест май, натавон ёфтан ба хона маро.

Бичӯ ба мастибу девонагиву расвой
Ба кӯи дайр, ки ёби бад-ин нишона маро.

Зи дӯст аҳли талаб ёфтанд муждаи васл,
Фироқ кушт ба зорӣ дар он миёна маро.

Замон-замон қадаҳам дех, чаро ки ранча кунад,
Чу як замон нахӯрам май, ғами замона маро.

Ба як-ду ҷоми сабуҳӣ раҳондӣ, эй соқӣ,
Хароб дошт хумори май шабона маро.

Кунанд тӯъма сагон, чун бимирам, эй Фонӣ,
Бияфкананд бар он хоки остона маро.

Татаббўи Хоҷа

Соқи, биёр ҷоми май лаълғомро,
Бехавф соз пайкари ёқутғомро.

То даркашам, агар ҳама соғар бувад сипеҳр,
Дар соғар он чи рехта боши тамомро.

Эй дил, даруни дайри муғон дор мұғтанам
Аз ҷоми лаъли мұғбача айши мудомро.

Бўи вафо зи гулшани даврон чу кас наёфт,
Аз бўи бода дор мұаттар машомро.

Оини ишқу мұхташамы қиссаест дур,
Ишқ аст муғлисони фалакиҳтишомро.

Зоҳид, маҷӯй оғият аз мо, ки мондаем
Андар сари суроҳи май нангү номро.

Воиз, бирав, ки нест яқин, к-аз қабулу рад
Эзид намуда қисми ману ту қадомро.

Доим зи ҷоми айш май васл Ҷам наёфт,
Берун кун аз димор таманнои хомро.

Фонӣ, бинӯш ҷоми фано, то намоямат
Дар кунчи дайр равзаи дор-ус-саломро.

Татаббўни Шайх

Зи рўи бистари шоҳи гаҳе бубин моро,
Ба зери паҳлӯ хору ба зери сар хоро.

Чу лаб ба ишва газӣ, даст агар ниҳам бар дил,
Бигӯ чӣ чора кунам ҷони ношикеборо?!

Ҳадиси васли ту гар бар забон намеорам,
Зи сар чӣ гуна бурун орам ин таманноро?

Зи кӯи ў, ки рави, эй малак, ба сӯи биҳишт,
Чаро зи даст диҳӣ инҷунин тамошоро?

Нигар ба майкада рокеъ сабӯи бода ба дўш,
Зи дўш он ки наяндоҳти мусаллоро.

Чу хоҳал аз пай ҳусни ту зеб машшота,
Ба офтоб қашад заҳмат аз пай оро.

Ба Саъдияст қадам бар қадам зада Фонӣ,
Ки пай ду фаҳм нагардад хаёли доноро.

Ихтироъ

Зи ишқ ҳаст ба дил бор сад ҳазор маро,
Ҳанўз шукр бувад сад ҳазор бор маро.

Гарам бувад май гулгун зи соқии гулрух,
Ба ҳуру Кавсарат, эй порсо, чи кор маро?

Ба бўсае, ки диҳию кушӣ, манеҳ миннат,
Чи миннатам зи ту, чун кушт интизор маро.

Ба ҷурми ишқу май ар шаҳнаам замон талабал,
Ба пири майкадаи ишқ, гӯ, супор маро.

Зи май хумор бувад в-аз хумор май нӯшам,
Ба даври бода тасалсул шуд ошкор маро.

Магӯ: «Марав ба сўи дайр», ваҳ, чу муғбачагон
Баранд мўйкашонам, чи ихтиёр маро?

Зи ҷурми бода чи бокам, ки дўш хотифи ғайб,
Зи лутфи шомили ў кард умедвор маро.

Дигар магӯй, ки: «Чун маст созамат, бикушам»,
Чи суд аз ин суханат, кушт чун хумор маро?!

Ба пойбўси бутон шуд умед, эй Фони,
Чу май ба дайри муғон кард хоксор маро.

Татаббўи ёри азиз

Эй з-оташи май дар гули рўи ту асарҳо,
Дар сина аз он оташам афтода шарапҳо.

Санги лаби рўде, ки зи қатли ту равад хун,
Бошад зи тамаввуз ба канор омада сарҳо.

Дар хилъати гулгун қади раънои ту сарвест,
К-ў нашъунамо ёфта бо хуни чигарҳо.

Ҳар нахли таманно, ки ба ишқи ту нишондем,
Аз санги маломат ҳама оварда самарҳо.

Аз ишқи яке мугбача дар дайри муғонем,
Оварда пай ҷуръаи май рўй ба дарҳо.

Бе роҳбаре дашти фано тай натавон кард,
К-афзун-ст дар ўз ҳаду андоза хатарҳо.

Фони буваду ҷоми маю ишқу ҳаробот,
К-аз даҳр мурод ин шуду беҳуда дигарҳо.

Шабнам, ки ҳаво рехт ба гулҳову суманҳо,
Шуд обилаи орази атфоли чаманҳо.

Гулҳои чаман гар на шаҳидони фироқанд,
Чун лола чаро ғарқа ба хунанд кафанданҳо?

Дар тоб агар нест аз он ҷаъди диловез,
Дар турраи сунбул зи чи афтода шиканҳо?

Дар фасли чунин бодаву ёре ба каф овар,
Хўрдан натавон ҷом ҷу дар майкада танҳо.

Чун ҷониби он бут нашитобам, ки зи зуннор
Дар гардани ҷон баҳри кашиш баста расанҳо?!

Дар сирри ҳақиқат ба сухан роҳ набошад,
Ҷое нарасид, арчи басе рафт суханҳо.

Фонӣ ба раҳи фақр даро, нукта магӯ беш!
Гар марди раҳӣ, пеш маёր ин ҳама фанҳо.

Дар Җоми Ҙам бирез шароби мұғонаро,
Дар вай бубин ҳақиқати ин корхонаро.

Әй пири дайр, аҳли харобот маҳраманд,
З-ин роз нүкта гүю раҳо кун баҳонаро.

Беәътидоли ар қунам аз шўри ин ҳадис,
Дар ҳалқи ман бирез май бехудонаро.

К-он май замон-замон барад аз лавҳи хотирам
Айши замонарову ҷафои замонаро.

Мурдан ба васл боядам, эй Хизр, мункирам
Оби ҳаёту зиндагии ҷовидонаро.

Бингар ба сақфи майкада акси фурӯғи май,
Гар з-отashi Калим налиди забонаро.

Фонӣ, чу нест лоиқи ин базм, эй рақиб,
Боре бимон, ки бўса занад остонаро.

Чавоби худ гүяд

Зиҳӣ, ба хори мижа сад ҳазор зор туро,
Асири ду гули ораз ду сад ҳазор туро.

Мабод ҷаври ҳазон аз баҳори зебой,
Чунин ки тоза шуда гулшани узор туро.

Дило, зи нола макун даъвии шикебой,
Чу дӯст ҷилва намояд, чи ихтиёр туро?

Даво ба қулбаи ҳаммор ҷоми гулранг аст,
Гаҳе чу ғунча кунад меҳнати ҳумор туро.

Чу умр мегузарад, ҷоми май зи даст манеҳ,
Ки вораҳонад аз андӯҳи рӯзгор туро.

Макаш ту доман, агар доманат қашад ҳоре,
Ба ҳоки аҳли вафо чун фитад гузор туро.

Марав ба бори худӣ, Фониё, ба водии фақр,
Ки андар ў ба ҷунин бор нест бор туро.

Мухтаръ

Баъди умре, к-афканад гардун ба кўи ў маро,
Сели ашки шодмонй мебарад з-он кў маро.

Коҳи чисм ояд гарон дар каффаи ишқам зи фам,
Кўхи Фарҳодаш агар як сў ниҳй, як сў маро.

Рў ба роҳат баски судам, ҳар ду хунин гашту реш,
Ваҳ, ки сўят омаданро нест роҳу рў маро.

Бўи мушкинтурраат то дар димоги ман расид,
Гаҳ кунад беҳолу гаҳ орад ба ҳол он бў маро.

Баски он бадхўй теги бедареғам ронд, соҳт
З-ин риоятҳои муфрит ҳамчу худ бадхў маро.

Ман, ки фарқи май шудам з-иқболи пири майқада,
Муҳтасиб ин дам кучо ёбад ба чустуҷӯ маро?

Фониё, нобудам андар ёру бошад ҷои шукр,
К-аз фаму шодӣ мубарро соҳт ишқи ў маро.

Татаббўъи ёри азиз

Дил, к-аз ғамат ором набошад, барам ўро,
То чанд ба кўят бараму оварам ўро?

Зоғе, ки кунад гоҳи ҷунун майли нишастан,
Бар фарқ бувад тўъма зи заҳми сарам ўро.

Хоҳам, ки гарони барам аз кўи ту, гарчи
Аз соя гаронтар набувад пайкарам ўро.

Даврон, ки маро сўхт, азо дорадам акнун,
Чун рўз шуда тира зи хокистарам ўро.

Шуд Лайлию Мачнун зи миён, чун написандам?
Дар ишқ ман инро, ба сафо дилбарам ўро.

Набвад ҳади онам, ки кунам даъвии побўс,
Инам на бас, эй ишқ, ки хоки дарам ўро.

Чисми чу ҳасам шуд ба саропардаи он гул,
Эй бод, нарони зи ҳарими ҳарам ўро.

Омад зи пай дурди сафолам саги ў, лек
Девона кунад накҳате аз соғарам ўро.

Гар шайхи риёй шумурад донаи тасбеҳ,
Ман бин, ки чу Фони ба ҷаве нашмарам уро.

Татаббӯи Мир

Ваҳ, ки дар вақти гулам з-он гули рухсор ҷудо,
Гул ҷудо оташи ман тез кунад, хор ҷудо.

Аз ҷудои ману ёр, абр зи таъсири баҳор,
Ман ҷудо гирякунон, абр ҷудо, ёр ҷудо.

Чи фироқ аст, ки ҷонон чу ҷудо гашт зи ман,
Дил зи ҷон гашт ҷудо, ҷон зи тани зор ҷудо?.

Он парипайкар аз ин ҳаста ҷудои талабад,
Ҳамчӯ ҷон к-ӯ шавад аз пайкари бемор ҷудо.

Дару девор зи ҳам гашт ҷудо, баски задам
Сар ҷудо бар дари он кӯю ба девор ҷудо.

Соқиё, доруи беҳушиям афкан дар май,
Ки набояд ба дилам ҳуш зи дилдор ҷудо.

Фониё, ҷоми ғано нӯш дар ин дайр агар
Беҳудӣ ҳоҳӣ аз он дилбари ҳаммор ҷудо.

Татаббӯи Шайх

Ҳар гаҳ аз таб зард ёбам гулъузори хешро,
Дар ҳазон рӯ карда бинам навбаҳори хешро.

Дар арақ афтад, чу ҷисми нотавонаш, бингарам
Фарқаи баҳри бало ҷони низори хешро.

Аз ҳарорат чун шавад нозук танаш дар изтироб,
Кай тавонам баст ҷашми ашкбори хешро?

Кошки табхола аз лаълаш ба дандон барканам,
То қунам фориғ зи ранчиш лаъли ёри хешро.

Умри ман чи-бвад ба умри ў физой, эй сипеҳр,
То ҳаёту ҷон фидо созам нигори хешро.

Рӯзгорам тира шуд аз ранчи он маҳ, кай бувад?
То дигар бинам сафои рӯзгори хешро!

Фониё, чун хуштараш ёби ба расми таҳният,
Барфишон аз ҷон ба пои ў нисори хешро.

Мухтараъ

Соқии маҳваш ар диҳад чоми шароби нобро,
Беҳ, ки сипеҳр дорадам соғари офтобро.

Чанд шавам ба майкада бехуду ҳамдамон баанд
Маст, кашон-кашон сүи хонаи ман харобро?!

Соқии гульузори ман гар зи рухат арақ чакад,
Атри мае марост бас, бармафишон гулобро.

Гүфтамаш: эй ҳаёти ман, к-ү ба шитобат омадан?
Гүфт: ҳаёт мекунад вакти шудан шитобро.

Захри фироқ мекашам, ваҳ чи азоб бошад ин,
Дар таҳи дӯзахи ғамат чанд кашам азобро?

Пирию зўхду оғият ҳар се ба вақти худ хушанд,
Дор ғанимат ин замон ишку маю шабобро.

Бас, ки бибоядат кафи ҳайфу надоматат газид,
Фони, агар зи каф нихи мавсуми гул шаробро.

Гарчи сад раҳ гашт вайрон рўзгорам аз шароб,
Шодам, ар як раҳ бувад дафъи хуморам аз шароб.

Мўҳтасиб чун рехт май, пур гашт саҳни майкада,
Нест айбе гар кунун сар барнаёрам аз шароб.

Эй, ки гўй аз шаробат доғҳо бар хирқа чист?
Фофили, сад доғ аз ин бар сина дорам аз шароб.

Дар хумор аз саргаронӣ сар наяфкандам ба пеш,
Балки аз бадмастии худ шармсорам аз шароб.

Ҳам зи савдои парирӯеву ҳам аз ҳаҷр шуд,
Гашта андар майкада девонаворам аз шароб.

Чониби маҳбуби маҳчубам мадеҳ раҳ, эй рафиқ,
З-он ки дар девонагӣ беихтиёрам аз шароб.

Аз шаробам кор чун охир ба расвой кашид,
Коми худро ногирифта кай гузорам аз шароб?

Пири комил бош, гў чун бошадам ишқи ҷавон,
Тавба натвон дод дар фасли баҳорам аз шароб.

Фониё, дар хирқа пинҳон доштан акнун чи суд?
Гашт чун сад айби пинҳон ошкорам аз шароб.

Татаббўи Хоча

Мекунад вақти субҳ наъра саҳоб,
Ки замони сабӯҳро дарёб.

Аз гулистон кашид мурғ сафир,
Дар шабистон намуд нола рубоб.

З-ин фифонҳо зи ҳар тараф як-як,
Баргирифтанд сар зи хоб аҳбоб.

Ниммахмуру ниммаст шудаňд
Чониби базм субҳгаҳ ба шитоб,

Бо ҳарифон дўш соқии базм,
Кард бунёд даври ҷоми шароб.

Гар намурди, ту низ бикшо чашм,
Ранча фармо қадам сўи асҳоб.

Як-ду дам вақтро ғанимат дон,
Бо ҳарифон бинўш бодаи ноб.

Бош то он замон, ки дорал ҷарх,
Ҷоми заррини меҳр масти ҳароб.

Гард бедор з-он, ки чун гарди,
Маст, бешак дигар шави дар хоб.

Хоби дуру дарозат андар пеш,
Хезу як дам зи хоб рўй битоб.

Бикушояд зи хоб, эй Фони,
Дари ҷашмат «Муфаттиҳ-ул-абвоб».

Мұхтараъ

Ту хубу хулқи ту хубу такаллумат ҳам хуб,
Набуда чун ту ба хуби касе ба олам хуб.

Ба ҳусн беҳ зи парй, одамигари бартар,
Нагашта мисли ту пайдо зи насли одам хуб.

Күший ба хубиую қонбахшى аз сухан, ки чу ту
Набуда, Оллоҳ-Оллоҳ, Масеҳи Марям хуб.

Ба дил муҳаббати ту бештар шавад ҳар дам,
Ки бештар бинамой ба ҹашм ҳар дам хуб.

Анису ҳамдам агар ҳаст хуб, хубтар аст,
Ки дар ҹаҳон ба кас афтад анису ҳамдам хуб.

Ба олам омада хубон басе, валек чу ту
Набуда бар ҳама хубон касе мусаллам хуб.

Зи хайлу маңмаи хубон ба Фонии бедил,
Вағову меҳр бувад хубу зулму кин ҳам хуб.

Татаббўъи Шайх

Эй зи рўят моҳро сад гуна тоб,
Маҳ магў, бошад сухан дар офтоб.

Файр дар қўят азобам мекунад,
Хеч кас нашнида дар чаннат азоб.

То надидам хоб дар чашмам зи ашк,
Чашмро акнун намебинам ба хоб.

Дар тани хокист аз лаъли ту ҷўш,
Хокро дар ҷўш меорад шароб.

Чун хаёли дидани рўят кунам,
Дар дил афтад затъф аз бас изтироб.

Пири дайру мугбача мастам кунанд,
Хушдилам дар майкада аз шайху шоб.

Фониё, дар қатъи водиҳои ишқ,
Аз чигар бояд ғизо в-аз дида об.

Татаббўъи Мир

Чашмаи зиндаги омад даҳани он маҳи Нахшаб,
Баҳри сероб шудан сабзаи хат руста ба он лаб.

Тифли мактаб шуда пири хирад андар раҳи ишқ,
Шўхи ман чилвакунон, чунки хиромад сўи мактаб.

Сари моро чи раҳи он ки ба фитрок бибандӣ,
Ҳамчу гўй ин·шарафафаш баски расад бар суми маркаб.

Ошиқонро, ки буди шева зи девонаги ошўб,
Зи ҳаё фарқи арақ сохта он моҳи муаллаб.

Кай ба наъли суми рахшат маҳи нав ҳаст баробар,
К-ин зи сим асту вай аз чеҳраи ушшоқ музахҳаб?.

Эй аҷал, ранча шав акнун, ки зи бемории ҳичрон.
Баҳри ҷон доданам омад ҳама асбоб мураттаб.

Фониё, матлаби ту дайри фано шуд, чу дарой
Цуз май софии равшан зи кафи мугбача матлаб.

Татабўъи Хоча Салмон^{*}

Дар чаман гулро назора кардам аз рўи ҳабиб,
Тоза шуд чонам, к-аз ў омад ба ман бўи ҳабиб.

Гул ба рўяш андаке монанд шуд дар рангу бўй,
Чо, ки бар фарқаш диҳам, ҳаст он ҳам аз рўи ҳабиб,

Сели ашкам гар зи ҷо бирбуд, хоҳам шуд ҳалок,
Бок набвад, гар наҳоҳад бурданам сўи ҳабиб.

Дар сари кўяш ҳалокам, эй сабо, баҳри Худо,
К-аз пай мурдан мабар хоки ман аз кўи ҳабиб.

Бандаи зулфи ту шуд сунбул, ғуломи сунбулам,
Бандаи онам, ки шуд ҳиндуи ҳиндуи ҳабиб.

Мурданам бошад зи тафйири мизоци нозукаш,
Бими қатлам кай бувад аз тундии хўи ҳабиб.

Як сари мўяш ба мулки ҳар ду олам кай диҳад?
Гарчи Фони дар заифи нест чун мўи ҳабиб.

Дар таври Хоча

Аз май тулўъ кард чу дар соғар офтоб,
Акси ту офтоби дигар шуд дар офтоб.

Бин рўи соқию май равшан, ки халқро
Сўзанд навъи дигар аз инҳо ҳар офтоб.

Шаб з-офтоби рўи туву офтоби май,
Базмам чу рўз шуд, чи кунам дигар офтоб?

Хуш оламест дайр, ки тоқаш бувад сипеҳр,
Он чо ба давру ламъаи май аҳмар офтоб.

Бошад даҳони хум зи май равшан, эй ҳаким,
Дар кунчи тира майкадаро анвар офтоб.

Зинҳор к-офтоби қадаҳро нуҳуфта дор,
То соир аст бар фалаки ахзар офтоб.

Аз шамъи май фурӯғи шабистони базм деҳ,
Пинҳон кунад чу дар тутуқи шаб сар офтоб.

З-он сон, ки моҳ тира бувад, офтоб ҳаст
Дар базми шоҳ тира зи ҷоми зар офтоб.

Султон Ҳусайнни Ҳисрави ғозӣ, ки бандагон-ш,
Соянд аз улувви макон сар бар офтоб.

То з-офтоб зебу фари олам аст, бод
Аз рахши тавсани ту ба зебу фар офтоб!

Фонӣ зи дурди ҷоми маят бод баҳраманд,
К-аз нури раъй файз расонад бар офтоб.

Дар таври Хоча

Бахри умри човидон шуд ҳар киро чизе сабаб,
Хизрро оби ҳаёту риндро оби инаб.

Гуфтай, як тира шаб то рўз ҳамдам бошамат,
Тиратар аз рўзи ҳаҷри мо набошад ҳеч шаб.

Маъни маҷмуаи хуби ба ҳатту рўи туст,
Дафтареро хуб дар як сафҳа карди мунтаҳаб.

Дар малоҳат сад чу Юсуф бандаат шуд, эй ҳабиб,
Чун туй кони намак, чун созамат Юсуф лақаб?

Боиси айшаст ҳар-ч аз дард дорад чошни,
Гиряи рўзи висол орад ба ғамнокон тараб.

Гарчи васли дўстро кас аз талаб кардан наёфт,
Лек он, к-ў ёфт, буд аз зумраи аҳли талаб.

Кай араб бошад, тааҷҷуб аз ҳавоси бодаам,
Об, к-аш хосияти оташ бувад, бошад араб.

Нуктаи Маҷнун кучо фаҳманд ҷуз аҳли ҷунун,
З-он ки қавли худ ба қонуни хирад дорад араб.

Расми ҷаври ёрро, Фони, сабаб аз мо мапурс,
Нест чун аҳли фаноро расм пурсидан сабаб.

Дил чу ояд аз фурӯги барқи он ораз ба тоб,
Сӯи хуршед оварад рӯ чун ба соя з-офтоб.

Дил чу дар гулшан фитод аз кӯи ў, шуд музтариб,
Бар замини хушк з-он сон, к-уфтад моҳӣ зи об.

Аз хаёли турраи ў метапам дар бехудӣ,
Чун касе, к-аз хоб ошуфта ҷаҳал ҳар дам зи хоб.

Чониби ҳар кас куни таъчил илло сӯи ман,
Гарчи бошад умрро бо ҳар касе яксон шитоб.

Пора кун дилро, ки нақши он узор ояд бурун,
Гул кушода беҳ бувад, гар ғунча бошад дар ниқоб.

Ҳалқаҳои зулфат аз ораз ҳаметобанд сар,
Мисли аҳли қуфр, к-аз имон намояд иҷтииноб.

Қатраи хай бар лабат, беш орадам дар дил тараб,
Мазчи об ори, фузун созад нишот андар шароб.

Соқӣ аз ҷоми лаболаб зоилам кун ҳуш аз он-к,
Беҳ, ки ҳам масти ҳароб афтам дар ин дайри ҳароб.

Гар ҳамехоҳӣ, ки ҳар дам маъние рӯ орадат,
Фониё, аз ҳоки пои аҳли маъни рӯ матоб.

Мухтараъ

Соқиё, бода чу рези ба қадаҳ баҳри тараб,
Кай тарабнок шавам, гар нарасони-ш ба лаб?

Ачаб он нест, ки аз лаъли ту ёбем ҳаёт,
Бе лабат ин ки бувад зиндагӣ, ин аст ачаб.

Зарҳари迪 ту бувал Юсуфи Мисрӣ дар ҳусн,
Нисбати банда ба шаҳ нест ба ҷуз тарки адаб.

Талаби нуктаи мавҳуми даҳонат кардам,
Хирадам гуфт, ки он ҷо, ки набошад матлаб.

Арақи он зақан аст оби Хизр, к-аз лаби ў
Гашт моил ба тарашишӯҳ сӯй ҷоҳи ғабғаб.

Ақл, к-аз ишқ гурезад, чӣ тааҷҷуб бошад,
Пири ақл аст бари ишқ чу тифли мактаб?.

Н-аз қаландарвашияст ин сару по барҳанагӣ,
Кафшу дастор ба май ҷумла гарав шуд ин шаб.

Сабаби рифъати дунон зи фалак ҷустам, гуфт:
«Сабаб ин дон, ки наёранд зи мо ҷуст сабаб».

Ринди майхора, ки дар дайр шаробаш қут аст,
Курбаташ ҷустани Фонист зи қурби машраб.

Дар таври Хоча

Шукуфт чун гули рухсори соқи аз май ноб,
Бинои зӯҳди ман аз сели бода гашт хароб.

Маро, ки нақди дилу дин бирафт дар сари май,
Зи ному нанг дар ин кӯҳна дайр худ чӣ ҳисоб?

Бинӯш бодаву девона бош дар олам,
Ки баҳри олами девонагист базми шароб.

Чавониясту хумору баҳору оташи ишқ,
Биёр май, ки ҷунунро тамом шуд асбоб.

Чу амн ҳоҳӣ аз ин коргоҳи пурошӯб,
Маё зи майкада беруну бош масти хароб.

Чу кори умр шитоб аст, агар аз ў як дам
Таматтӯъе бувадат орзу, ба бода шитоб!

Агар хароб бувад ҳонаи ҷаҳон, чи аҷаб,
Ки дид ҳона, ки обод монд бар сари об?

Бибояд охираш андар сари қадаҳ рафтани,
Ҳавои бода ба сар ҳар киро бувад чу ҳубоб.

Агар фано шуданат майл ҳаст чун Фонӣ,
Ба рӯят он чи расад аз сипеҳр, рӯй матоб.

Мухтараъ

Зи таб мабод судоъе бад-он ҷавон, ё Раб!
Ки садқай сараш ин пири нотавон, ё Раб!

Зи ҳаҷр ё Рабу афғонам аз фалак бигзашт,
Туам халос намой аз ин фифон, ё Раб!

Бад-он умед, ки шояд ба моҳи ман бирасал,
Шаби фироқ расонам ба осмон, ё Раб!

Расид «ё Раб»-и ман шоми ғам ба маҷмаи дайр,
Чи бошад ар бути ман бишнавад аз он, ё Раб?!

Зи дайр муғбачаи маст шуд бурун сӯи шаҳр,
Зи аҳли зӯҳд ба дайр эминаш расон, ё Раб!

Шудан ба кӯи риё шайхро хуш аст, мабод,
Маро ба ҷуз равиши кӯчаи муғон, ё Раб!

Чу саркашист тариқи риё, сари Фонӣ,
Шавад ба дайри фано хоки оston, ё Раб!

Ихтироъ

Чун ба дайр омад зи баҳри хум шикастан мӯҳтасиб,
Шуд дили риндон, чу ҷашми шӯҳи соқӣ музтариб.

Иҷтиnob афтод аҳли дайрро аз ваҳшаташ,
Аҳли дин набвад ақаб гаштан зи шайтон мұchtаниб.

Офаташ афқанд дар даври ҳарифон инқилоб,
К-аш ба ҷон оғат расад аз даври ҷарҳи мунқалиб.

Шоми ҳиҷрон ҳумрати гардун чи бошад аз шафақ,
Гар нағашта оташи оҳам ба гардун мултаҳиб!

Комгоронро нақӯ дон, некувонро иртикоб,
Он чу набвад, бад бувал гаштан бадиро муртакиб.

Ошиқию дардмандӣ пеша кун в-ар нестӣ,
Хешро бо аҳли дарди ишқ мекун мунтасиб.

Фониё, гар қатъи саҳрои фаноро толиби,
Боядат аз ботини пири муғон шуд муктасиб.

Ихтироъ

Зиҳи қадду узорат сар ба сар хуб,
Ба хуби бандай ҳусни ту ҳар хуб.

Агар лутф аст, агар ҷавр аз ту, хуб аст,
Ки ҳар корат бувад аз якдигар хуб.

Вафо аз сарвқаддон бошад он навъ,
Ки нахли хубро бошад самар хуб.

Мабин, эй наргис, он гулро, ки бошад
Назар аз мардуми соҳибназар хуб.

Агар Юсуф накӯ нанмуд пешат,
Бари хуршед нанмояд қамар хуб.

Ту хуби, не парию хур, оре
Бари мо хуб нанмояд, магар хуб.

Машав, Фонӣ, ба ҳарфу нуктагирий,
Зи килки сунъ агар зишт аст, агар хуб.

Дар таври Хоча

Маро, ки гарқа шудам дар миёни баҳри шароб,
Халос кай бувадам ҷуз ба киштии май ноб?

Румузи нашъаи май, эй, ки дарнамеёби
Кунун, ки ҷоми майт медиҳам ба каф, дарёб!

Даромади чу ба дайри мугон ба саҷдаи бут,
Ишорат ар кунадат пири дайр, рӯй матоб!

Дилам зи сина бурун шуд, ки гӯшае гирад,
Зи абрӯи ту шудаш ҷой, гӯши мөхроб.

Хуш он шабе, ки ман аз сархуши ҳамесудам
Ду дига бар кафи пои ҳабибу ў дар хоб.

Хароб гашт зи май соқию, дилам з-ӯ маст,
Чи айби бехудӣ аз дил, ки ҳаст масти хароб?!

Бигуфтамаш: чи шитобат ба рафтани аст, эй умр?
Бигуфт: умр чу гуфти, магӯ, дигар машитоб!

Биё, ки маҳфии ду қавнат ошкор қунам,
Ба шарти он, ки нахустам диҳӣ ду ҷоми шароб

Ҳисоби субҳа бимон, зоҳидо, фано бигзин,
Зи тоату туву Фонӣ, дар ин ҷаҳон чи ҳисоб?

Дар таври Махдуми нуран...

Ману зи ҳацри маҳе нолаву фифон ҳар шаб,
Фифону нола расондан ба осмон ҳар шаб.

Зи ишқи тозаҷавоне бигӯ, чи гашт, расид
Ҳазор ҷавр ба ин пири нотавон ҳар шаб?.

Паи назора ба кунҷе ниҳон шавам, ки равад
Зи базми шаҳ ба сӯи хона он ҷавон ҳар шаб.

Ба қўи ў ману ў ҳам ба қўи дилбари хеш,
Аз ў ниҳон ману ў ҳам зи вай ниҳон ҳар шаб.

Замон-замон фиканам хешро ба қўяш, лек
Сагон бурун фиканандам қашон-қашон ҳар шаб.

Ҳарифи базми ту хосон, маро бас ин, ки ниҳам
Сари ниёз бар он хоки остон ҳар шаб.

Ба қўи ў, ки ҳазорон балост, эй Фонӣ,
Нагуфта тарки сару чон, машав равон ҳар шаб.

Дар таври Махдуми

Ба масти дар дилам гардад хаёли рўи ёр имшаб,
Ки созад ҳар замоне гиряям беихтиёр имшаб.

Ба ҳоли шамъро гар дил бисўзад, гў сари худ гир,
Ки дар ҳичрон маро то субҳидам ин аст кор имшаб.

Хаёли он пари дорад бад-он ҳолам, ки меҳоҳам,
Ки рў бар кўху саҳро оварам девонавор имшаб.

Тамошоро шуда ҳамсоягон бар бомҳо ҳайрон,
Ки ин Маҷнун дигар аз гиря гашта беқарор имшаб.

Агар оби сиришкам гарқа созад, носеҳо, аз панд
Забон кўтоҳ кун, моро даме бо мо гузор имшаб.

Чунин к-аз гиря сар бар н-орам имшаб, ҳам бувад аз ҳаҷр,
Дигар з-он ҳам, ки ҳастам аз ҳалоиқ шармсор имшаб.

Малулам аз ҳаёт, эй дил, ачаб гар корвони умр,
Нахоҳал бар ғарбиистони уқбо баст бор имшаб.

Бидеҳ ҷоми видоъ, эй соқии даврон, ки меҳоҳад,
Ки аз ҷисми ҳазин фурқат гузинад, ҷони зор имшаб.

Ҳазорам шаб расид, эй Фони, аз ҳичрон ба рўз, аммо
Набинад рўи рўз, ар худ бувад чун ман ҳазор имшаб.

Дар таври Хоча

Манаму майкадаву мүгбачай масть имшаб,
Ҳар дам аз мастии ў дода дил аз даст имшаб.

Чун пари ҳар нафас аз чилваи мастанаи ў,
Карда чун аҳли ҷунун наъраи пайваст имшаб.

Даст чун турра гаҳе бар зақанаш карда дароз,
Гаҳ чу гесӯ шуда зери қадамаш паст имшаб.

Мумкинам нест ҳалосӣ зи ду зулфаши, ки шудаст,
Дил ба ҳар ҳалқа аз он силсила побаст имшаб.

Шамъи он ҷеҳра чу парвона вуҷудамро сӯҳт,
То нагӯй асар аз ҳастии ман ҳаст имшаб.

Бути тарсо майам аз майкада чандон паймуд,
Ки дили шефта аз нанги худӣ раст имшаб.

Ҳуш то рӯзи ҷазо рӯ надиҳад Фониро,
Инчунин к-аз кафи он мүгбача шуд масть имшаб.

Мухтараъ

Расид паричеҳра мастона имшаб,
Зи масти маро соҳт девона имшаб.

Маро кулбаи бехудию ҷунун шуд
Аз он партави рӯ парихона имшаб.

Чи шамъи таҷалли намуд он, ки мегашт,
Малоик ба давраш чу парвона имшаб?

Зи ганҷи висолаш иморат пазируфт
Маро қунҷи торики вайрона имшаб.

Зи шавқи май васли ў бувад наздик,
Ки пур созадам ҷарх паймона имшаб.

Ба бому дарам аз пай ин тамошо,
Фурӯ рехта хешу бегона имшаб.

Ба ин нашъаи ишқу май гашт Фонӣ,
Ҳама умр девона, танҳо на имшаб.

Дило, ба кўи мугон чоми хушгувор талаб,
Зи дасти мубачаи шўхи гулъузор талаб.

Ҳароратам ба дил аз лаъли оташини касест,
Паи муолиҷа ёқути обдор талаб.

Ба тира соҳтани рўзгори аҳли вафо,
Зи ҳаҷри ўҳама оини рўзгор талаб.

Гарат бувад ҳаваси кимиёву меҳргиёҳ,
Зи ҳалқ ростиву аҳди устувор талаб.

Нагўямат бинишин аз талаб, агарчи беҳ аст
Як илтифот зи матлуб аз ҳазор талаб.

Мачӯ зи оинаи баҳт чеҳраи мақсад,
Зи наъли тавсани он нозанин савор талаб.

Чу ёфтиш, наёяд дигар ба кор талаб.¹

¹ кулёзмада бу сатр йўқ.

Татаббўни баъзе аз зурафои замон

Чу шуд шабеҳи лабат лаъли чонфизои шароб,
Маро зиёда шавад дам ба дам ҳавои шароб.

Баҳор дилкашу гулҳои хуш бидех, соқӣ,
Қадаҳ, ки фасл чунин дорад иқтизои шароб.

Чи шамъ сӯи шабистони мо барӣ, ки бас аст
Фурӯғи моҳи руҳи соқию сафои шароб.

Ба фарқ гарди мазаллат, ба каф шикаста сафол,
Ба кӯи майкада набвад чу ман гадои шароб.

Шаҳ ар диҳад силаи шеър мулки Ҷамшедам,
Зи баҳри маҷлиси риндон кунам баҳои шароб.

Макун зи айни ҳаётам қадаҳ пур, эй соқӣ,
Ки оби Хизр набошад маро ба ҷои шароб.

Марост қути ҳаёт аз шароб, эй Фонӣ,
Чаро ки қути ҳаётам бувад барои шароб.

Мухтараъ

Ба субҳ тоибам аз меҳнати хумори шароб,
Вале ба шом дигар дорам интизори шароб.

Ҳазор тавба кунам, чун кунам, намемонад
Пиёла, чунки ба давр омад ихтиёри шароб?.

Шаробу ишқ сияҳ кард рӯзгори маро,
Ки рӯзи ишқ сияҳ боду рӯзгори шароб.

Салоҳу зӯҳд зи ман н-ояд, эй рафиқ, ки ман
Ба ҳеч кор наёрам шудан зи кори шароб.

На саргарон зи хуморам, ки ҳастам, эй соқи,
Зи шайну мастии дӯшина шармсори шароб.

Раҳонад аз ғами олам даме, ачаб набувад,
Агар чунин шуда бошам асиру зори шароб.

Фароғ ёфт зи Фирдавсу Кавсараш Фони,
Чу шуд ба кўи ҳаробот ҷуръаҳори шароб.

Дар ҷавоби шеъри гузашта

Чунон шудаст рухат гул-гул аз баҳори шароб,
Ки дигарам ба дил афканд хор-хори шароб.

Балохӯрони ҳароботи ишқро дар дил
Чи фитнаҳо, ки дарояд зи раҳгузори шароб.

На аз ҳумор бувад саргарониям ҳар субҳ,
Ҳичил зи мастии дўшам гаҳи ҳумори шароб.

Зи баҳри дағъи хичолат дигар чу бояд май,
Бад-ин баҳона кашам боз интизори шароб.

Ба гирди шишаи май уфтода маston бин,
Зи санги фитна, ки меояд аз ҳисори шароб.

Сабӯкашони май ишқро чу уштури маст,
Ба роҳи дайр кафандоз бин зи бори шароб.

Кунад зи соғдилий сад ҳазор пардалари,
Агарчи шишаи май гашт пардадори шароб.

Маро чӣ ори гадоии май ба кӯҳнасафол,
Ба кӯи майкада гаштам чу ҷуръаҳори шароб.

Магӯ ба дайри муғон аз чӣ маст шуд Фони,
Зи дасти муғбачагонаш, чӣ ихтиёри шароб?!

Дар таври Хоча

Моҳам аз базми сабўҳ омад бурун мости ҳароб
Чилвагар афтону хезон чун зи Машриқ офтоб.

Рафт аҳли анҷуман ҳар сўй чун анҷум фурӯ,
Чашмашон шуд субҳдам чун ҷашми наргис мости хоб.

Ў маро чун дид сармастона карда арбада,
Кард бо сад қаҳри лутфомез ин навъам хитоб:

«К-эй ту аз ноқобили мардуди базми хоси мо,
Балки аз бетолеъи афтода дар ҳаҷрат азоб.

Чои он дорад, ки бар фарқи ту ронам теги қатл,
То ки аз хунат ҳама рӯи замин гардад хизоб.

Дар чунин субҳе, ки буд аҳбоб бо мо боданўш,
Ту шуда ғоиб, магар з-ин базм будат иҷтииноб?»

Ман ниҳода бо ҳазорон ларза ораз бар замин,
Бар забонам сад сухан, аммо киро ҳадди ҷавоб.

Дид чун ҳолам дигаргун гашту ҳол аз даст рафт,
Ханда зад в-онгаҳ зи соқӣ ҷуст як ҷоми шароб.

Гуфт: «Эй Фони, бигир ин май, зи дасти мо бинўш!»
Чунки нӯшидам сўи мулки адам кардам шитоб.

Татаббўи Хоча

Матлаъи субҳи азал талъати дарвешон аст,
Махзани нақди абал хилвати дарвешон аст.

Шамъи хуршед, ки гулзори ҷаҳон равшан аз ўст,
Гуле аз базмгаҳи нузҳати дарвешон аст.

Чоми Ҷамшед, к-аз ў кори ҷаҳон аст аён,
Як сафоли қуҳан аз сӯҳбати дарвешон аст.

Арши аъзам, ки бувад боли малак чорӯбаш,
Қуббаи боргаҳи ҳашмати дарвешон аст.

Тойири қудс, ки бар Арш нишеман дорад,
Пайки пайғомдехи ҳазрати дарвешон аст.

Чархи атлас, ки мукаллал ба дури анҷум гашт,
Пардае аз ҳарами исмати дарвешон аст.

Магаси хайли ҳавотир чу ба дил кард ҳуҷум.
Ронданаш з-остиини раъфати дарвешон аст.

Гар ҷаҳал тири бало ҳар тараф аз шасти қазо.
Боз гардонданаш аз ҳиммати дарвешон аст.

Фониё, равшаний вақт зи дарвешон ҷўй,
К-ин кушод аз назари раҳмати дарвешон аст.

Татаббӯи Шайх

Эй ба гаҳи чилва қомати ту қиёмат,
Он қади раъно қиёмат аст, на қомат.

Гоҳи хиромат ҳазор ҷон бадар аз тан,
Гар биравад, гӯ бирав, ту бош саломат.

Бе ту даме гар занам, ки мурдан аз он беҳ,
Гар дами Исост, ҳаст ҷои надомат.

Нест фамам аз маломате, ки кунад шайх,
Фам нахӯранд аз маломат аҳли маломат.

Равза хуш аст аз барои сайру тамошо,
Гӯши кӯят вале зи баҳри иқомат.

Ишқ чи қотил бувад, ки күштаи ўро,
Ҳаст ҳама ҷониби қатил фиромат.

Фони, агар тарки нангу ном бигирий,
Беҳ, ки ҳама ҳалқрост нанг зи номат!

Татаббӯы Мир

Хаёли мубачагон то даруни ҷони ман аст,
Ба кӯи дайри мугон нолаву фигони ман аст.

Каманди зулфи буте ин ки соҳтам зуннор,
Даруни дайр ба ҳар базм достони ман аст.

Бубин ба софии соғар, дар ў ба ҳумрати май,
Ки он нишонае аз ҷашми хунфишони ман аст.

Ба Кўҳкан нигару Бесутун, ки он гўй
Дили тапандаву ин як ғами гарони ман аст.

Магӯ фитода ба май мёе аз даҳони сабӯ,
Ки дар сиришки мижа ҷисми нотавони ман аст.

Чу ман ба нестӣ аз бенишони афтодам,
Дар ин раҳ он ки зи худ нест шуд, нишони ман аст.

Ҳазор теги ҷафо гар қаши, натобам рўй,
Мабош ранча, гар аз баҳри имтиҳони ман аст.

Ба лутфи бикри маони нигар дилову мапурс,
Ки аз кучост, ки гулҳои гулистони ман аст?!

Супурд нақди дилу ҷон ба маҳзанат Фони,
Дигар магӯ, ки аз они ту ё аз они манаст.

Татаббўи Хоҷа

Чу сархушам дигар, эй пири дайр, аз қарамат,
Хуш аст, гар сари худ барнадорам аз қадамат.

Чи айб, дам ба дам ар хоки кўи дайр шавам,
Зи нашъае, ки диҳад бодҳои дам ба дамат.

Гуноҳи оташи ишқ, эй фаришта, пур манавис,
Ки дарнагирад аз ин шўълаи бало қаламат.

Даруни пардасароят чи гуна ёбам роҳ?
Гаҳе, ки боди сабо нест маҳрами ҳарамат.

Чи сон кашам рақами айш бар саҳифаи дил,
Ки ҷо намонд зи бас доғҳои дарду ғамат?.

Бад-он шамоили матбӯй ҳоҳам, эй маҳваш,
Ки сина чок занам, дар миёни ҷон кашамат.

Шудӣ чу қалби сипаҳ дардро, дило, чи аҷаб,
Агар зи шўълаи ишқи бутон бувад аламат?!

Вуҷуди ҷарҳ адам дону хешро хуш дор,
Ки пеши ўст мусови вуҷуд бо адамат.

Ҳаёли васл бурун кун зи хотир, эй Фонӣ,
Ки бас ҳақирию ўро зи ҳад бурун азамат.

Чафову ҷаври туам бар дил аст лутфу иноят,
Ба шукри ў натавонам адо, чи ҷои шикоят.

Паи сабӯҳ шаби тира раҳ ба майкада бурдам,
Магар, ки ҳиммати пири муғон намуд ҳидоят.

Рабуд ҳўши диламро ба ишва мастии соқӣ,
Чи май, ки кайфияташ ноҷашида кард сароят.

Шароби талҳ басе ҳўрдаам зи соғари даврон,
Валек ҷоми май ҳаҷр мӯҳлиқ аст бағоят.

Зи муддати ғаму дардам зи ишқи ёр, ки оғаҳ,
Ки на бидояти он зоҳир омада, на ниҳоят.

Қадаҳ чи пур қунӣ, эй шўҳи майфурӯш ба қасдам,
Маро, ки ҷуръаे аз соғари ту ҳаст, кифоят?!

Ҳуҷуми лашкари ҳастӣ чу гашт қотили Фонӣ,
Ба ҷуз шароби фано ҳамдаме накард ҳимоят.

Айзан

Кор дар дайрам ба файр аз чустани он моҳ нест,
Каш зи аҳли хонақаҳ чустам, яке огоҳ нест.

Як қадаҳ хўрдам, ки шуд дуд аз димогам сўи чарх,
Чарх, гў хун хўр аз ин маъни, ки дуди оҳ нест.

Н-омада аз худ бурун натвон ба дайр омад дарун,
Худпастонро ба кўи майпастон роҳ нест.

Ҳар сафоли қўҳна дар дайри муғон шуд Чоми Чам,
З-он ки он ҷо ҳеч фарқе дар гадову шоҳ нест.

Дўхт аз гулмехи анчум пои гардун шоми ҳаҷр,
Каш таҳаррук сўи субҳи васли он дилҳоҳ нест.

Дил набанди ҷуз ба ҳасти мутлақ, ар ақлет ҳаст.
З-он, ки ҳастиҳои мавҳумат шуда, ногоҳ нест.

Гар лабу зулфат бувад зуннору май, эй муғбача,
Саҷда пеши абрўят ҳечам кунун икроҳ нест.

Зоҳид андар саҷда дур аз Ҳақ фитоду риндро
Даст бурдан сўи соғар ҷуз ба бисмиллоҳ нест.

Фониё, дар киштзори ишқ бар хўрдан зи васл,
Ҷуз ба рухсори чу коҳу нолай ҷонкоҳ нест.

Татаббўи Хоча

Зи баски, мастии ишқам зи шарҳ берун аст,
Май аст ашки чигаргуни ман, маг'ю хун аст.

Шаробро бувад он гуна з-он гули рухсор,
На гунаи руҳи ўз аз шароб гулгун аст.

Камоли ишқи ману ҳусни бениҳояти ўз,
Аз он чи ҳалқ тасаввур кунанд, афзун аст.

Сабо, салосили он турраро мазан барҳам,
Ки он мақоми дили сад ҳазор Маҷнун аст.

Ба ваъзи шайх наҳоҳам зи ишқу бода гузашт,
Чаро ки он гаҳе афсонаву гаҳ афсун аст.

Биёр бода, ки ин панҷрӯза мӯҳлати умр,
Чу бингарӣ, яке аз макрҳои гардун аст.

Даруни майкада ошӯби май ғанимат дон,
Ки дар бурун ҳама ошӯби олами дун аст.

Ба чор суффи майхона шуд гадо сокин,
Фузун ба кавкаба аз шоҳи рубъи масқун аст.

Хилофи амр ба лофи фано кунад Фонӣ,
Тариқи бандагӣ, эй дун, магар, ки эйдун аст?!

Намой чехра, ки гўям назири пок дар ўст,
Муродам аз назари поки худ назораи туст.

Гумон набуд, ки пайванд бигсали охир,
Чу баст дил ба ту пайванди хеш рўзи нахуст.

Биёр май, ки бишўям зи файр сафҳаи дил,
Ки нест қобили файз он ки ин саҳифа нашуст.

Зи қадди ў натвонам, ки чашм бардорам,
К-аз ин ҳадиқа чунон нозанин ниҳол наруст.

Шаби фироқ, чи ҷўям ба ашк гавҳари васл,
Зи оби ҷўй касе дурри шабчароғ начуст.

Вафои аҳд маҷӯ з-аҳли рўзгор эй дил,
Ки дар ҷибиллати ин қавм нест аҳди дуруст.

Ба заъфу пирвани ишқбоз шуд Фони,
Чаро ки бурд дилашро ҷавони чобуку чуст,

Мухтараъ

Соқиё, май дех, ки аз ҳушёриам девонагист,
Май кунад маңнуну моро аз тиҳӣ паймонағист.

Оқибат бегонаанд ин ошноён, хуррам он,
К-аш тариқ аз ошноёни ҷаҳон бегонағист.

Мард он набвад, ки орад чор зан андар никоҳ,
К-аз зану зансиратон бастан назар мардонагист.

Эй дил, ар вайрон шудӣ аз ҷаври даврон, ғам маҳӯр,
З-он ки андар роҳи ишқ, ободӣ аз вайронагист.

Ҳаст зӯҳд оғият афсонае, з-ин ҳам ҳушам,
Гар ба кӯи ишқ дар расвоиям афсонагист.

Аршпарвозанд риндони ҳумоюнфар зи ишқ,
Шайх дар хилват фурӯ рафта чу мурғи хонагист,

Халқ равшанчашм аз он шамъи шабистони висол,
Дар гудозу сӯз моро мансаби парвонагист.

Маст дар кӯяш фитодам карда тарки хонумон,
Дар миёни роҳ ҳоби саг зи бекошонагист.

Фонӣ, ононе, ки аз олам ба ҳечӣ қонеанд,
Нест аз аҷзу забуни, балки аз фарзонагист.

Татаббӯи Хоҷа

Гӯшай майхона амну мастии ёрон хуш аст,
Чун суроҳӣ гиряҳои талхи майхорон хуш аст.

Воизи афсурда аз ғавғо рамонад мурғи ҳол,
Аз ҳуҷуми ишқ фарёди дилафгорон хуш аст.

Чоми лаъли комгорон нест, он миқдор хуш,
Дар сафоли кӯҳна хуноби чигархорон хуш аст.

Эй, ки дорӣ тандурустӣ, шукри сиҳҳатро гаҳе
Аз тараҳҳум пурсиши аҳволи беморон хуш аст.

Чоми Ҷам аҳли фано нӯшанд, к-андар майкада
Нашъаи ратли гарон баҳри сабукборон хуш аст.

Чанд хоби ноз, агар бояд чу шамъат равшани,
Дон, ки шабҳо гиряи пурсӯзи бедорон хуш аст.

Фониё, чун дар ҳаробот омадӣ аз ҳонақаҳ,
Зӯҳдро бигзор, к-ин ҷо расми ҳамморон хуш аст.

Татаббўъи Шайх

Май оинагун софу қадаҳ оинафом аст,
Чуз акси рухи ёр дар ў дон, ки ҳаром аст.

Чун соқии маҳваш қадаҳат ишвакунон дошт,
Тақво чи ҳикоят буваду зўҳд қадом аст?

Аз оби маю донаи нуқл аст ҳамоно,
Мурғони нашотам, ки ба базм омада ром аст.

Сармастиям аз доираи ақл бурун кард,
Гӯё ки маям то хати берунии ҷом аст.

Дар ҷилва қади ҷобукат афканд зи поям,
Оллоҳ-Оллоҳ, он чи равиш, вон чи хиром аст?!

Дар майқадаам арбада аз ҳад шуда, зон рӯ
Наззорагиён карда ҳуҷум аз дару бом аст.

Фонӣ, чу қашӣ ҷоми фано, бод ҳалолат,
Вар шарбати Кавсар хӯри аз зўҳд, ҳаром аст!

Татаббӯи Ҳоча

Дар дилам оташи муҳаббати ўст,
Оби чашмам зи дуди фурқати ўст.

Нест дуди дилам ба ҳайати сарв,
Аз дилам раста сарви қомати ўст.

Лаби лаълаш, ки шуд майолуда,
Чашмам олудаҳун зи ҳасрати ўст.

Рахшаш абри балову ламъаи наъл,
Дар гаҳи пўя барқи офати ўст.

Гар залилам ба ишқу май, эй шайх,
Ин мазаллат ҳам аз машияти ўст.

Бандаи пири дайрам, эй зоҳид,
Ки фароғам зи дарди сўҳбати ўст.

Фонию дилбари ҳароботӣ,
Ки фано ҳосилаш зи хидмати ўст.

Татаббўъи Хоча

Қадам ба кулбаам аз лутфи бекаронаи туст,
Ки банда бандай ту буду хонаи туст.

Шабат ба кўйи вай, эй дил, чиҳо фитода, ки рўз,
Ба шаҳру кў даҳани халқ пурфасонай туст.

Гадояму ту ғани, эй ҷавони бодафурӯш,
Закоте аз ҳама ҳумҳо, ки дар хизонаи туст.

Зи ҳоки пои ту шуд равшанам назар, ки маро
Саводи дила чу гулмехи остонаи туст.

Даромади ба дилас масти тифи зулм ба даст,
Кунун ба ҳар сўи дил бингарам, нишонаи туст.

Ба дастам омадиву мункири, лабат донад,
Зи ҳарчи рафта миёни ману миёнаи туст.

Садои нағмаат, эй мутриб, уфтод ба дайр,
Ки пойкўбии риндон аз он таронаи туст.

Зи ҳар мурод, ки дуранд бедилон, эй ҷарх,
Чу бингаранд ба як ҳила, ё баҳонаи туст.

Ба ишқи муғбачагон то фитоди, эй Фони,
Суруди роҳи фано нағмаи муғонаи туст.

Татаббўъи Шайх

Эй, риштаи чон чун пай печида ба чавгонат,
Гардида сарам чун гў гирди сўми як ронат.

Тират ба дилам сўзад он беҳ, ки занӣ тегаш,
К-ин шўъла нагардад паст, аз қатраи пайконат.

То чилвагаҳи ҳуснат чашму дилам афтода,
Дил омада Маҷнунат, чашм омада ҳайронат.

Дар мардумаки дида аксат набувад эй маҳ,
К-аз ғайрати дил дар вай чон соҳта пинҳонат.

Маҷрӯҳ сару поям, гирди сари кўят бин,
Ин як зи саги кўят, он аст зи дарбонат.

Ин аст туро дар ҳусн, он ки лаби ҷонбахшे,
Ин гарчи кунад зинда, лекин кушадам онат.

Дар роҳи талаб, Фонӣ, аввал зи худӣ бигсили,
Хоҳӣ накунад ҳастӣ з-ин азм пушаймонат.

Татаббӯи Шайх

Меравад ёр чудо з-ў кор бар ман мушкил аст,
Доги ҳаҷрам бар тану неши фироқам бар дил аст,

Бода дур аз рӯи вай н-орад нашотам, эй рафиқ,
З-он ки оби зиндагӣ бе ў чу заҳри қотил аст.

Ё диламро сӯхта, ё даргирифта аз дилам,
Чои оташҳо-ш дар саҳро, ки дар ҳар манзил аст.

Ҳаст он хуршеди зебой маро умри азиз,
Кай аҷаб бошад, ба рафтан к-ў чунин мустаъчил аст?.

Гар дусад сабру шикебам нақш гардад дар замир,
Дарзамон аз мавҷи селоби фироқаш зоил аст.

Менамояд саъӣ дур аз вай ҳалокамро аҷал,
Гӯиё аз күштани бедоди ҳаҷраш ғофил аст.

Ҳаст ин ғафғои растоҳез андар қофила,
Аз дили чокам, на аз бонги дирои маҳмил аст.

То қадомин маҳфилаш ҷо гашт боре, дар ғамаш
Достони ишқӣ ман афсонаи ҳар маҳфил аст.

Рафт ҷон ҳамроҳи ҷонон, Фонӣ, ар мирад чи айб?
Зинда будан чунки бечонону бечон мушкил аст.

Татаббӯи Хоча

Риндон ҳама дар кўи муғон гашта харобат,
Эй муғбачаи шўх, чи маст аст шаробат?

Лутфу қарамат низ кушандаст, на танҳо
Арбоби вафо чон диҳад аз нозу итобат.

Ҳости ту парӣ, з-он ки дарой ба дилу чон,
Дар омадани хонаи кас нест ҳичобат.

Пурсӣ, ки: «Чу ман ҳаст ба хуби маҳу хуршед?»
Равшан бувад, эй моҳ, чу хуршед ҷавобат!

Дар дидай аҳли назар он чехра аён аст,
Ҷуз тирагии ҳастии мо нест ниқобат.

Дар бодияни ишқ ба бозӣ натавон рафт,
К-он чост басе садмату бисёр маҳобат.

Фонӣ, наниҳӣ пой ба сарманзили мақсуд,
То ҳаст ба ҷуз бодаву масти хўру хобат.

Айзан

Дар майкада салоху вараъ дар шумора нест,
Он чуз он ки бода бинўшанд, чора нест.

Ҳоли маоли дурдкашон гарчи шуд ниҳон.
Аҳволи аҳли савмаъа ҳам ошкора нест.

Шуд ин канори баҳри сиришкам канори ман,
В-ин турфатар, ки он тарафашро канора нест.

Гар пора соҳт теги ҷафои фалак дилам,
Ку дил, ки аз ҷафои фалак пора-пора нест?

Хоҳӣ чу қалби лашкари ушшоқро шикаст,
«Ҳу»-е бас аст, ҳоҷати таблу нақора нест.

Бар худ маханд ақли ҳариф, аз барои он-к,
Дар шаҳри ишқ пири хирад ҳечкора нест.

Фонӣ, ба як назар ба ту ҷашм аз ҳаёт дӯҳт,
Ҳоҷат ба ҷашм дӯҳтан андар назора нест.

Айзан

Дар дайр ҳар ки домани пири мугон гирифт,
Бахри начот домани ў метавон гирифт.

Набвад дигар зи хиффати даври фалак ғамаш,
Он к-ў ба кўи майкада ратли гарон гирифт.

Дил доштам нигаҳ зи вай, аммо ба ишвае
Донам гирифт, лек надонам чи сон гирифт?

Он к-ў матои ҳар ду чаҳон доду васл ёфт,
Гуфтан тавон, ки дурри самин ройгон гирифт!

Дар хонақоҳ ғайри риё чун надид дил.
Шуд сўи дайру мазҳаби риндан аз он гирифт.

Хуни дилас, ки рӯи заминро гирифта буд,
Набвад шафақ, ки доманаи осмон гирифт.

Фонӣ, ба васли дўст аз он рӯз роҳ бурд,
К-ў тарки ҳушу ақлу дилу хонумон гирифт.

Айзан

Аз тоби май дигар ба сарам шўъла даргирифт,
Май боз сўзи оташи моро зи сар гирифт.

Андар сафоли майкада буд ин, магар, ки дўш
Дар кунчи дайр муғбачаам чоми зар гирифт.

Як чом то ба ҳашр басам буд, турфа бин,
К-аз рўи нозу арбада чоми дигар гирифт.

Ҳар к-ў чунин ду чоми фано зад зи бехудӣ,
Н-орад ба рўзи ҳашр сар аз хок баргирифт.

Эй ман ғуломи ҳиммати ринде, ки баҳри май
Нақду хироҷи мулки ҷаҳон мухтасар гирифт.

Эй шайх, агар ту айб куни бутпастиям,
Пири мугон ба мазҳаби куфр ин ҳунар гирифт.

Эй ринди ҷуръанӯш, ки май пурси аз риё,
Фони тариқи зоҳиди ҳудбин магар гирифт?

Айзан

РафтИ агарчи аз бари ман, кай гузорамат?
То бозат оварад, ба Худо месупорамат!

Корам чу аз азал ба ту афтода то абад,
Гар сад раҳам гузориву, ман кай гузорамат?

Домони туст дasti ман, ар афканИ сарам,
Мумкин мадор, ки даст зи доман барорамат.

Гўи, ки тарки ҷон қуну аз дил бурунам ор,
Дар ҷон-т ҷо диҳам, агар аз дил барорамат.

Чун ғайри номуродиям аз умр умед нест,
СоқИ, биёр бода, ки уммеворамат.

Бояд шабе, ки субҳи қиёмат сабоҳи ўст,
Фамҳон хеш то ба саҳаргаҳ шуморамат.

Гўи, ки Фониё, ба дилам ор рӯзи ҳачр,
Кай з-ӯ бурун шудИ, ки дарун боз орамат?!

Айзан

Касе, ки дил ба сари зулфи мушксои ту баст,
Умеди чон ба лаби лаъли чонфизои ту баст.

Фариби кўи ту шуд дил, бипурс гаҳ-гоҳаш,
Чаро ки рахти сафар аз Ватан барои ту баст.

На гар тамаввучи хун хост нақшбанди азал,
Чи нақшҳост, ки бар лаългун қабои ту баст,

Кушой чашми тараҳҳум ба сўи мақтулат,
Ки дида аз чамани даҳр аз ҷафои ту баст.

Ба боғи васл бикун дилкушоияш, эй гул,
Чу ғунча ҳар ки гиреҳ дар дил аз ҳавои ту баст.

Чарост пои ту хун, мурғи номабар, гӯё
Сипеҳр номаи хунини дилам ба пои ту баст?.

Ба шоми ҳаҷр чу парвона сўхти Фонӣ,
Магар ки шамъ сиёҳ аз паи азои ту баст.

Татаббўъи Мавлоно Шоҳи⁹

Пеши чоми пурмаи рахшанда маҳро тоб нест,
Софари хуршедро гар тоб ҳаст, ин об нест.

Меситони, воизо, Кавсар зи дасти ҳури айн,
Худ зи дасти соқии гулрух шароби ноб нест.

Ҳаст қуллоби муҳаббат аз дили ёрон кашиш,
Ҳочати пўлоду оҳан баҳри ин қуллоб нест.

Даргаҳи пири мугон аст он, ки риндон сар ниҳанд,
Гар сұчуд он аст, з-ин беҳ баҳри он меҳроб нест.

Май мадеҳ, беҳуш дору деҳ маро соқи, ки боз
Чанд шаб шуд, к-аз ғами ҳичрон ба чашмам хоб нест,

Эй муғаний чун ҳароши синаам, ҳоҳи ба лаҳн,
Каш ба рӯи тор ноҳун, ҳочати мизроб нест.

То нишасти, Фониё, аз ишқ бар ҳоки сияҳ,
Шоҳи вақти, бар бисотат ҳочати санҷоб нест.

Татаббўъи Хоҷа

Он кокули мушкин, ки ба рух гашт ниқобат,
Оҳаст маро кор пай рафъи ҳичобат.

Ганҷест туро ҳусн, к-аз ў даҳр шуд обод,
Лекин дили вайронай ман гашт харобат.

Соқӣ, май равшан, ки дили ғамзада тира-ст
Аз гардиши даврону сари зулфи ба тобат.

Гар моҳ най, чун шуда аз дур гузорат?
Гар умр най, дар шудан аз чист шитобат?

Гӯй: «Зи лабам коми ту чибвад ки дихӣ ҷон?»
Ҳам гӯй худ, эй ҷон, ки дар ин чист ҷавобат?

Афсонаи худ чун ба ту гӯям бас умре,
Чун баҳти ман он лаҳза равад ҷашм ба хобат.

Фонӣ, зи ғами муғбачагон чанд ваҳу воҳ,
Шуд дар назари пири мугон вақти инобат!

Татаббўъи Махдуми

Ба сар алиф, ки қашам, аз ҳавои қомати туст,
Ки сарнавишти ман ин ҳарф шуд зи рўзи нахуст.

Фидои қадли ту рўху равони ман, ки маро
Ба боғи умр ниҳоле чу қомати ту наруст.

Чу бода қисмати ман шуд, бад-он хушам вон кас
Чи хун, ки хўрд, чу афзун зи ҳадди қисмат чуст.

Шаби фироқ нарафт аз сипеҳр хуни шафақ,
Ки мавчи баҳри сиришкам рухи фалакро шуст.

Замона нақди дили аҳли дил шикаст чунон,
Ки ғайри нақди лаймон намонд ҳеч дуруст.

Висоли каъбаи мақсад агар ҳавас дорӣ,
Ба қатъи бодияи ў на тез бошу на суст.

Чу май ба маҷлиси риндон тамом шуд, Фонӣ,
Паи сабӯкаши инак, ситода ҷобуку чуст.

Аизан

Тира гаштам ҳар ки об андар шароби ноб рехт,
Чист ғайр аз тираги, он к-ў ба оташ об рехт.

Ваҳ, ки мумкин нест дигар чашмро дидан ба хоб,
К-аз хаёли лаб намак он маҳ ба ҷои хоб рехт.

Ёр шуд меҳмони ман в-аз гирия шоди ду чашм
Дар раҳаш ёқути руммонию лаъли ноб рехт.

Дурди ҷомаш буд коми ман, ҳато буд аз табиб,
Ин ки аз баҳри даво дар соғарам ҷуллоб рехт.

Сад яке з-он ҷашми қотил нест дар мардумкуши,
Сад ҳазорон хун, ки дар вақти қушиш қассоб рехт.

Он ҷавон, ё Раб, ки гардад пир, гарчи беҳисоб
Ҳанҷари мижгон қашиду хуни шайху шоб рехт.

Аз ҳаётам гар асар набвад чу Фони, дур нест,
Хуни беҳад чун зи заҳм ин пайкари бетоб рехт.

Айзан

Дами нақд аст маро куи мүғон бөгөн биҳишт,
Май Кавсар ба кафи мүғбачаи ҳурсиришт.

Лавҳи рухсори ту омад сабақам рўзи азал,
Килки қудрат чу саводи хати сабзи ту навишт.

Бода дех, з-он ки зи ҳар хона сўи Ҳақроҳест,
Агар аз гўшай масҷид ва гар аз кунчи каништ.

Гар фалак хоки маро хишт кунад, низ хушаст,
Шояд аз давр кунад чо ба сари хум он хишт.

Кор чун кишта даравдан бувад, он шуд дехқон,
Ки дар ин мазраъа ҷуз донаи инсоф накишт.

Золи гардун чи кунад ҷилвагарӣ з-атласи чарх,
Хуб аз ҳуллаву аксун нашавад шоҳиди зишт.

Фониё, аз дами риндон шавадат дил равшан,
Ки зугол аз асари оташи тез аст ангишт.

Айзан

Дар шавқи лаъли ту, ки дилам хуни ноб рехт,
Шўробаест он, ки бар оташ кабоб рехт.

Нақши саводи зулфи ту бар сафҳаи дилам
Шуд чун сиёҳие, ки ба рӯи китоб рехт.

Рустаст дар баҳори рухат лолаҳо, магар
Аз ашки хунфишони манаш абр об рехт?

Дар дайр равшанию сафо бин, ки мугбача
Ёқути ноб дар қадаҳи офтоб рехт.

Шодам ба маънии дигарашиб ин, ки мўҳтасиб
Гўянд сўи майкада рафту шароб рехт.

Гў дар ҳисоби умр навис, он ки симу зар
Баҳри нашоти мутрибу май беҳисоб рехт.

Дар майкада ба қўҳнасафоли гадоиям,
Ҳар кас, ки бода рехт, зи баҳри савоб рехт.

Гулбўй гашт бода, магар аз хайи узор
Соқи даруни бодаи гулгун гулоб рехт?

Фони, ба пирӣ ашк ба рух рехтан хуш аст,
Май дар қадаҳ хуш он, ки ба аҳди шабоб рехт.

Татаббўъи Хоча

Аз рафтани ёрам бувад ошўби қиёмат,
Ё Раб, мабараш ҷоеву дораш ба саломат.

Дар ҳаҷри ту афтад ба сарам анҷуми гардун,
Эй шоми фироқи ту маро рӯзи қиёмат.

Эй сокини ҷаннат, гул агар бар сари Тўби
Маръи нашудат, бин сўи он оразу қомат.

Эй шайхи риёзаткаш, агар ҷониби риндон
Ташриф наёри, бувадат маҳзи каромат.

Ҳар дам зи ҳаёли ту ба худ дар сухан афтам,
Гў ақл бирав, к-ин зи ҷунун аст аломат.

Чун буди ту нобуд шуд аз барқи май, эй дил,
Чи суд қунун аз мижа борони надомат.

Дил з-андўҳи даврон, ҳама атрофи ҷаҳон гашт,
Дар гўшай майхона шудаш ҷои иқомат.

Бе ваҷҳи май ар шайх даромад ба ҳаробот,
Гў, хирқаву саҷҷода гарав кун ба гаромат.

Фони, чу шудӣ ҷуръакаши Ҳофизу Ҷомиӣ,
Ҷамshed гадой қунад аз ҷуръаи ҷомат.

Татаббўи Хоҷа

Дар дилам тирагӣ аз фурқати мушкин холест,
Ки аз ў ҳар нафасам омада мушкил ҳолест.

Мурғи дил, к-аш набувад бол ба сӯи ту парад,
Чи араб, аз ғами ин дилшуда фориғолест.

Дуди андӯҳи малолат дили пурхуни маро,
Аз ғами турраи мушкин узори олест.

Аз ғами даҳр ба як ҷом ҳимоят накунӣ,
Соқиё, ҷониби риндон аҷабат иҳмолест.

Субҳ дар дайри муғон мүғбачаи бодафурӯш,
Ҷоми май дод сабоҳам, чи ҳумоюн фолест!

Бин сӯи пиразани ишвагари даҳр, ки чун
Рустамонанд забунаш, чи аҷойиб золест?

Ҳаҷри он моҳи дуҳафта қушадам, эй Фонӣ,
«Моҳам ин ҳафта шуд аз шаҳру ба ҷашмам солест».

Айзан

Зиҳи аз тоби май гул-гул шукуфта боғи рухсорат,
Зи ҳар гул хор-хоре дар дили ушшоқи беморат.

Бад-он рухсору қомат гар намой чилва дар гулшан,
Қиёмат уфтад аз қоматат, офат зи рафторат.

Ба доми зулф ҳар сў донаи холат аҷаб набвад,
Агар мурғони боғи қудсро сози гирифторат.

Бад-он сон ҳусну истиғнои хубӣ гар нигаҳ дорӣ,
Ҳақи ёри умедам он ки бошад Ҳақ нигаҳдорат.

Маро шуд ишқу май қисмат, туро зўҳд риё, эй шайх,
Ба кори ман маро бигзору ту ҳам рав пай корат.

Бурун аз даврат, эй гардун, муҳаққар қулбае хоҳам,
Ки меборад губори дарду ғам аз тоқи заркорат.

Дарам бикшой, пири дайр, к-инак омадам сархуш
Ба узри тавбаву тақво, ба гардан баста зуннорат.

Гадои ишқро андак тафаққуд гар куни имрӯз,
Бувад, эй подшоҳи ҳусн, фардо ачри бисёрат.

Ту, эй Фонӣ, ки дар сар ҳар чи будат раҳни май карди,
Аҷаб набвад, ки сар монӣ, кунун чун нест дасторат.

Холи соқи мардуми чашми чаҳонбини ман аст,
Бодаи талхе, ки дорад, ҷони ширини ман аст.

Май магӯ, хун хўрдан аст ин, з-он ки соғар шоми ҳаҷр
Ношуда холи, дигар пур з-ашки рангини манаст.

Эй мусулмонон, зи қуфри чашми ў чун вораҳам?
К-аз мижа сафҳош баҳри ғорати дини манаст.

Ин ки гоҳи қатли ушшоқаш намудам изтироб,
Ваъдаи қатле, ки кард, аз баҳри таскини манаст.

Кай тавон берун шуд аз дор-ул-амони майкада?
Чунки гардуни ситамгар дар паи кини манаст.

Нақди ҷон додан ба ҷонон кори ҳар Маҷнун мадон,
К-ин ҷалодат дар ҷунуни ишқ оини манаст.

Фониё, ҷоми фано аз даст нагзорам аз он-к,
Ин даво баҳри дили маҳзуни ғамгини манаст.

Аз сари хум гар бигирад мугбача дар дайр хишт,
Равзане ёбад, ки бинад ҳуру Кавсар аз биҳишт.

Васфи ҷаннат бас кун, эй зоҳид, сӯи майхона ой,
Бод бин абҳаршамиму ҳок бин анбарсиришт.

Гар сарам аз саҷдаи бут заҳм шуд, айбам макун,
Чунки аз килки қазо ин ҳарфам омад сарнавишт.

Хомаи қудрат чу тарҳи оғариниш зад рақам,
Хуб дидан хуб бошад, зишт дидан ҳаст зишт.

Андар ин мазраъ чу деҳқон ҳар чӣ корад, бидравад,
Хуррам он к-ӯ ҳеҷ гаҳ ҷуз донаи некӣ накишт.

Бо дили ғофил қуништ аст, ар ҳарам бошад мақом,
Дил чу бо ёр аст хуштар, аз ҳарам бошад қуништ.

Дар ҳавоят аз бало ғам нест Фониро, чу ў
Тарки сар нокарда, по дар дашти савдоят наҳишт.

Эй ки дар ин ғамкада ҷоят сарири шоҳӣ аст,
Беҳ гадои майкада будан, гарат огоҳӣ аст.

Давлати хуби напояд чуз вафо бо аҳли ишқ,
Дон, ки з-ин пандам ғараз ойини давлатхоҳӣ аст.

Моҳрӯе, моҳиандоме чу дар даст оварам,
Шавкати ишқам тавон гуфтан зи маҳ то моҳӣ аст.

Қатъи даشتни ишқ бе иршоди пири раҳ макун!
Раҳ ғалат нафтад чу бо Ҳизри раҳат ҳамроҳӣ аст.

Гарчи рахшон аст дар хиргоҳи гардун офтоб,
Дар латофат кай шабеҳи он маҳи хиргоҳиааст?

Ин ки чун коҳам зи заъфи ишқ, гар ҷӯй далел,
Дар ғамат бастан миёнро чуст ранги коҳӣ аст.

Ваъдаи васлаш дароз афтод эй Фонӣ, дареф,
К-андар ин раҳ риштаи умри маро кӯтоҳӣ аст.

Татаббўи Хоча

Зери нўҳ тоқи фалак ғайри каҷи кор кучост?
Ростӣ дар хами ин гунбади даввор кучост?

Дилам аз хонақаҳу зўҳди риёй бигирифт,
Роҳи майхона кучо, соқии айёр кучост?

Масқиду шайх маро ҷониби учб афканданд,
Дайр қу, муғбачаи шўхи қадаҳхор кучост?

Сирри тавҳид чу хоҳӣ, битаровад зи дилат
Ҷуз ҳароботи муғон маҳрами асрор кучост?

Каҷиу қўтаҳии даҳр малулам доранд,
Ростӣ хоҳаму рафъат, қади дилдор кучост?

Мехри он рўй зи ҳар зарра аён, ту аъмо,
Нест ҷуз ҷилваи матлуб, талабгор кучост?

Бодаи ишқ чу хўрди, ҳабар аз худ маталаб,
Қ-андар ин майкада аз хеш ҳабардор кучост?

Дар сари кўи вафо хок шуд, инак сари ман
То бар ўраҳши ҷафо ҷилва диҳад, ёр кучост?

Фони, он рӯ натавон бе мижаву зулфаш ёфт,
Гули бехор кучо, маҳзани бе мор кучост?

Татаббўи Шайх

Шоми ҳичрони маро акси рухи ёр кучост?
Баҳри он акс май оинакирдор кучост?

Баҳри май доштанам соқии гулораз ку?
Баҳри базми тарабам соҳати гулзор кучост?

Боиси равнақу сармояи ин базми нашот,
Муниси чони ман, он дилбари дилдор кучост?

Он ки шамъи тараби шоми висолам буди,
Дар фироқам ба чунин тирашиби тор кучост?

Субҳи васлам зи кучо ваъда диҳӣ, эй ҳамдам,
Шоми ҳичрони маро аз саҳар осор кучост?

Соқиё, як-ду қадаҳ пур деху беҳушам соз,
З-он, ки дар ҳаҷр чу май ҳамдаму ғамхор кучост?

Фониё, дида ба ёрони риёй мафикан,
Боядат ёри ҳақиқӣ, ту бигӯ ёр кучост?

Татаббўи Хоча

Биё, ки арсаи майхона ишратобод аст,
Зи соҳаташ хаси андўҳ рафта бар бол аст.

Китобаи дари оли-ш ин рақам, к-ин дар
Ба он ки аз ду ҷаҳон рӯ натофт, накшодаст.

Зи тоқи муртрафиаш ин садо расида ба гӯш,
«Биё, ки қасри амал саҳт сустбунёд аст».

Ба сўи муғбача риндон-шро хитоб, ки хез,
«Биёр бода, ки бунёди умр барбод аст».

Суруди нағмагараши ин ки доди айш диҳед,
Ба нуқлу бода, ки кори замона бедод аст.

Сабӯ зи гулгули май карда ин нидо, ки бинӯш,
Қадаҳ, ки дайри қуҳанро басе чу ту ёд аст.

Ба ҷилва з-оинаи ҷом ҷеҳраи мақсуд,
Ки масти гашта ба ў чашми ҳар ки афтодаст.

Бидор соқӣ, аз он ҷоми май, ки шуд умре,
К-аз иштиёқи ваям кор оҳу фарёд аст.

Ки масти гашта, кунам тарки хеш чун Фонӣ,
Ҳар он ки масти ҳароб инчунин шуд, обод аст.

Айзан

Манам, ки қунчи харобот хонақоҳи ман аст,
Май сабӯҳ задан вирди субҳоҳи ман аст.

Набаста тирагии қуфр килла бар сари дайр,
Зи ишқи мутбача бар чарҳ, дуди оҳи ман аст.

Зи ишқи моҳвашон, доғҳои тоза бубин,
Саросар аз асари ахтари сиёҳи ман аст.

Ба ҷурми зиндагӣ аз ҳаҷри он гули раъно
Сиришки сурху руҳи зард узроҳи ман аст.

Бурун зи майкада н-оям, ки аз ҳаводиси чарҳ
Ҳисори амну амони ману паноҳи ман аст.

Ба дайр пеши буте саҷда орзу дорам,
Хаёли зўҳд надорам, Ҳудо гувоҳи ман аст.

Равам ба майкада гоҳи ҳумор чун Фонӣ,
Ки бода дофеъи ин ҳолати табоҳи ман аст.

Айзан

Моро ба چуз гадои майхона кор чист?
Коре, ки қисмати азал аст, ихтиёр чист?

Чун бевафост ғамкадаи даҳр, май биёр,
Будан дар ин сарой даме ҳушёр чист?

Оғози кори даҳр, ки донист, к-он чи буд,
То кас кунад қиёс, ки анҷоми кор чист?

Аз рӯзгор чун нарасад ғайри тафриқа,
Будан асири тафриқаи рӯзгор чист?

Нашкуфт чун зи гулшани дунё гули мурод,
Баргӯй булбул, ин ҳама афону зор чист?

Гуфти, ки «бода аз кафи ёр аст муғтанам»,
Аввал бигӯ, ки бода чи чиз асту ёр чист?

Фони, манол аз ғаму бин кори аҳли фақр,
Ғайр аз ризо ба хостаи Кирдигор чист?

Татаббўи Шайх

Мулки оғоқ ба ҷуз дайри муғон, ин ҳама нест,
Мояи айш ба ҷуз ратли гарон, ин ҳама нест.

Воизо, ин ҳама аз боғи ҷинон қисса магӯ,
Ки ману кӯи касе боғи ҷинон, ин ҳама нест.

Дўш гуфтаст зи бас наъраву ошўбам ёр:
«Ҳаст ў, варна алолои сагон, ин ҳама нест».

Чоҳу иқболи ҷаҳон ҷумла хаёл асту намуд,
Буди ин силсилаи шўъбадасон, ин ҳама нест.

Ин ҳама шефтаи шоҳиди пуринваи даҳр,
Ки шуди, эй дили шўрида, бидон, ин ҳама нест.

Ин ҳама ҳусну латофат, ки паризоди марост,
Гар сўи ҷинси башар бингарӣ, он, ин ҳама нест.

Аз замон ҳар нафасам сад ғаму бедод расад,
Варна ҷавру ситами аҳли замон, ин ҳама нест.

Хоки кўяш магар аз рӯи малоик шуда нақш,
Варна аз чеҳраи ушшоқ нишон, ин ҳама нест.

Фониё, ҷон деху аз меҳнати ҳичрон вораҳ,
Ҳочати нолаву ошўбу фифон, ин ҳама нест.

Татаббўи Шайх

Маро, ки чуз ба хароботи ишқроҳе нест,
Ба ғайри даргаҳи пири муғон паноҳе нест.

Зи баҳри саҷда буте гар талаб кунам, чи аҷаб?
Ба ғайри бут чу сарамро ҳаволагоҳе нест.

Ба қатли ман чи қашад ғамзаат сафи мижгон,
Зи баҳри мӯркуши ҳочати сипоҳе нест.

Зи аҳли ҳусн ҳалос аст мулки дил бе ту,
Сипаҳ чи кор кунад дар миён, чу шоҳе нест.

Ба сидқи даъвии ишқам талаб макун ду гувоҳ,
Ки андарин суханам чуз Худо гувоҳе нест.

Вафо зи ҷашми ту гар дил наҳост, айб макун,
Ба қас чунин тамаъ аз турки дилсиёҳе нест.

Маҷӯ ба дашти фано сабзаву гул, эй Фони,
Чаро қ-аз оташи оҳам дар ў гиёҳе нест.

Айзан

Монда дар кўи мугон то абадам ошиқу маст,
Ки шудам шефтаи мубачагон рўзи аласт.

Сар ниҳам пеши қадаҳ ҳамчун суроҳи ҳар дам,
Дар хароботи мугон то шудаам бодапараст.

Рафтам аз даст зи ташвири хумор, эй соқи,
Лутф бошад ба яке ҷуръа гарам гирӣ даст.

Он миён ҳаст дар оғӯшу касе, гӯяд нест,
Вон даҳан нест ба гуфтору ту пиндорӣ ҳаст,

Дилам, эй мубача, машкан, ки дар ин дайри куҳан
Ҳаст бадмаст ҳар он шӯҳ, ки ўном шикаст.

Қоматам хам шуда аз хидмати риндон дар дайр,
Пир аз бас сабуи бода, ки бар дӯшам баст.

Зоҳидо, чанд риёзат каши, инак Фонӣ,
Хўрд як ҷоми фанову зи худӣ худ вораст.

Айзан

Дар майкада онро, ки ба каф чоми шароб аст,
Айбаш макун, ар шому сахар масти хароб аст.

Бардоштан аз май натавонад сари худро,
Аз бода ҳаво дар сари он, к-ӯ чу хубоб аст.

Сарриштаи кораш кашад охир ба хароби,
Ҳар масти, ки афтода дар ин дайр, хароб аст.

Май каш, май Кавсар зи кафи ҳури биҳишти,
Дар дўзахи махмурият, эй дил, ки азоб аст.

Дар дайри фано чоми яқин ҷӯй, ки матлуб,
Аз пардаи пиндори ту барбаста ниқоб аст.

Эй муғбача, чун рӯи тазарв аст узорат,
Зон рӯй ки чун хуни тазарват май ноб аст.

Ин давр ба як чашм задан гашта дигаргун,
Эй умр, ба рафтани зи бари мо чи шитоб аст?

Дар майкада гар ғарқи маям тавба шикаста,
Эй шайх, зи мо даргузар, он олами об аст.

Фонӣ, чи шавӣ шефтаи даҳр, ки кавнайн
Дар дашти фано ҷумла намудори сароб аст.

Дар таври Хоча

Чун аз ин дайри фано охир бибояд бор баст,
Аввал афқан боре, эй дил, бори ҳастӣ, ҳарчи ҳаст.

Оқибат хоҳад шикаст аз марг шохи нахли умр,
Беҳ зи зӯри дasti тақво нафсро додан шикаст.

Барфикан аз рӯи даст асбоби олам пеш аз он-к,
Надҳадат суде газидан аз таҳайюр пушти даст.

Чун баландонро фитодан лозим омад, паст бош,
Нест мумкин уфтодан ҳеч гаҳ бар хоки паст.

Хешро бехуд кун аз ҷоми фано, то кай худӣ,
К-андар ин дайри қуҳан беҳ майпараст аз худпараст.

Ҷоҳи дунё ҷоҳ дон, ҷастан тавонӣ аз сараш,
Чун дарафтодӣ дар ў, натвон зи қаъри ҷоҳ ҷаст.

Пира зан шуд даҳр, агар мардӣ, ба гирди ў магард,
Гарчи зан шуд, лек мард онро шумар, к-аз вай бираст.

Баҳри гулҳо ҳори гулзори ҷаҳон машмор саҳл,
З-он ки ҳукми тир дорад, чун даруни ҷашм ҳаст.

Фониё, чун ҳушёри нест ҷуз ранҷу малол,
Дафъи ҳушёри чу дорӣ ком, шав маҷнуну маст.



Татабоўыи Хоча

Зи баҳри чарх ба киштии умр сад халал аст,
Давош баҳри шаробу сафинаи ғазал аст.

Май рақиқ чу нақди ҳаёт бемисл аст,
Бути шафиқ чу умри азиз бебадал аст.

Ба васли ў надиҳам роҳи эҳтимол, эй ишқ,
Агарчи пеши хирад ин нишона муҳтамал аст.

Ҳалиси ринди харобот нест ҷуз таслим,
Ки аҳли хонақаҳ аст он, ки сар бар сар ҷадал аст.

Рав, эй фақеҳ, ки бошад фано натиҷаи ишқ,
Валек ишқ ба дил нашъаи май азал аст.

Умед қатъ кун, эй мурғи дил, зи гулшани даҳр,
Ки доми тоири қудсӣ зи риштаи амал аст.

Зи қатъи роҳи фано васл ёфтӣ, Фони,
Вале мурод дар ин роҳ дархури амал аст.

Татаббўъи Хоча

Ҳаргиз гадои майкада аз шоҳ ғам надошт,
К-аз илтифоти пири муғон ҳеҷ кам надошт.

Танҳо на ман ба хоки мазаллат фитодаам,
Ҳаргиз фалак бар аҳли вафо ҷуз ситам надошт.

Дорам сафоли кӯҳнаи майхона пуршароб,
К-ин оина Сикандару ин ҷом Ҷам надошт.

Дар ҳаҷр гӯ: бимир, ҳар он қас, ки дар висол,
Ҷавру ҷафои дилбари худ муғтанам надошт.

Ҷуз қоматат, ки сӯи асирон хиром кард,
Дар боғи даҳр сарви сиҳӣ ин қадам надошт.

Он тифли шӯҳ мурғи дили ҳалқ сайд кард,
Бо он ки доми турраи пурпечу ҳам надошт.

Фонӣ, ба фикри он даҳан ар мурд, нест айб,
Кай буд, к-ӯ азимати мулки адам надошт?

Татаббӯи Шайх

Ё Раб, он муғбачаи шух зи майхонаи кист?
Маст дар майкада аз соғару паймонаи кист?

Сўи масcid шудаву ғайрати он мекашадам,
Пеши ман гарчи яқин аст, ки дар хонаи кист?

Ганчи ҳусн асту сўи аҳли муҳаббат гузараш,
Ваҳ, ки то майли дилаш ҷониби вайронай кист?

Халқ донист, ки он рашки парӣ ёри ман аст,
Дили савдоҳада ногуфта, ки девонаи кист?

Шўҳрати риндиям ар нест, яқинат бинигар,
Ки ба ҳар анҷумани майкада афсонай кист?

Гўйям: «Чашми сиёҳи ту киро қотил шуд?»
Шўҳи хунрез бубин, наргиси мастанаи кист?

Қасди мурғи дили Фонӣ агар он чашм накард,
Турраву холи ту пас доми киву донаи кист?

Дар таври Хоча

Буд обзада соҳати майдони харобот,
Базми тараб омода дар айвони харобот.

Биншаста дар ў пири харобот қадаҳнӯш,
Дар хидмати ў саф зада риндони харобот.

Чо карда бараш муғбачаи шўх ба масти,
Дар кишвари хусн омада султони харобот.

Ҳар лаҳза пай бурдани дил турфа муғанни
Бо лаҳни муғона зада дастони харобот.

Аз пири харобот ба риндон шуда зоҳир
Дар ҳар қадаҳе нуктаи пинҳони харобот.

З-он нукта ҳар он к-ў хабаре ёфта, сармасст,
Беҳуш фитода ба шабистони харобот.

Май деҳ, ки ба сад хильъати шоҳи нафурӯшад,
Як чуръаи май соили урёни харобот.

Ҳар васф, ки аз Кавсару аз равза шунидӣ,
Андар ҳақи май омаду дар шони харобот.

Фони, ба хароботи фано даршуду вораст,
Аз нангиги худӣ гашт чу меҳмони харобот.

Татаббўи Хоча

Дил чу парвона зи шамъи рухи чонона бисўхт,
Ваҳ чи парвона, ки аз шўълаи ў хона бисўхт?

Мўи холи ту бар он шўълаи ораз ачаб аст,
Нашавад сабз чу ҳар гаҳ ба замин дона бисўхт.

Ишқ дар синаам афтод, к-аз он сўхт дилам,
Оташ афтод ба вайрона, ки девона бисўхт.

Шавқ дар ҳаҷр нашуд дафъу ба дил оташ зад,
Шамъро шаб нанишонданду аз он хона бисўхт.

Хирқа пурмай шуду дар хилватам афтод оташ,
Шўъла дар раҳт дарафтод, ки кошона бисўхт.

Макун оташкада дар дайр, ки аз муғбачагон,
Ҳар дам он сўй дусад оқилу фарзона бисўхт.

Шўълаи шамъи рухат шонд ба хоки сияҳам,
Кирми хокист, чу болу пари парвона бисўхт.

Монда урёну залилам, ки зи ҷурми тавба,
Пири майхона маро хирқа ба ҷурмона бисўхт.

Фони, ар дурдкаши майкада шуд, нест ачаб,
Бодаполош чу аз оташи паймона бисўхт.

Дид, он ки пай май ба хароботи фано рафт,
Сарҳо чу ҳубоб омаду бар боди ҳаво рафт.

Дар ҳаҷри ту оҳи дили ман буд, ки то субҳ
Гуфтанд ҳалойиқ, ки магар боди сабо рафт.

Дар роҳ ба зуҳҳод басе арбада кардаст,
Он кофири бадмаст, ки дӯш аз бари мо рафт,

Ғоиб чу шуд аз мо дигар, аз мо-ш маҷӯед,
Ў буд парӣ, рафту надонам, ки кучо рафт.

Сарманзили ишқи ту бувад кӯи фано, з-онк,
Ҳарчанд ки шоҳ омад, аз он сӯи гадо рафт.

Рафт он маҳу гуфто, ки «биёям ба барат зуд»,
Он шӯхи бало, эй дили ғамгин, чи бало рафт?

Аз сӯфии раъно чи сафо ҷашм тавон дошт,
К-аш умри гиромӣ ҳама дар зарқу риё рафт?!

Он рӯз, май шуд сифати мардумӣ, аз ҳалқ
Гуё зи ҳама пештар оини вафо рафт.

Ҳар кас тарафе зад қадам аз ҳодисаи даҳр,
З-ин ҳодиса Фонӣ ба хароботи фано рафт.

Татаббўъи Хоча

Ҳар дил, ки на соғ аст, бар ў файз ҳаром аст,
Миръоти рухи дўст, дили оинафом аст.

Дар оинаи чом бидидам рухи соқӣ,
Он давраи оина магар давраи чом аст?

Аз равзана меҳр, аз даҳани хум қадаҳи май
Бинмуд, зи ҳар як наям огаҳ, ки кадом аст?

Аз оби ҳаёти қадаҳам, ком ба завқ аст,
Умре май талҳ асту маро умр ба ком аст.

Дайр аст сипеҳре ба фарозаш маҳу хуршед,
То ҷилвагаҳи муғбачагон гӯшаи бом аст.

Кай лаҳлаҳаи сандали аҳмар хушам ояд,
К-аз ғулғулаи зарфи маям атрамашом аст.

Аз майкадаи ишқ чу шуд бода ҳалолам,
Нонам дигар аз хонақаҳи зўҳд ҳаром аст.

Ҳам бод ба худ омаду ҳам об зи худ рафт,
Дар гулшанат, эй сарв, суман бар чи хиром аст?

Аз хеш бурун рафтани дар дўст расидан,
Фонӣ, раҳи фақр арчи дароз аст, ду гом аст.

Айзан

Биё, ки хотифи майхона душ пинҳон гуфт,
Ба ман ҳикояте аз сирри май, ки натвон гуфт.

Чу гашт воқиф аз ин ҳол пири бодафурӯш,
Маям ба таҳния доду ба лутфу эҳсон гуфт:

«Ки, эй гадои харобот, навмед мабош,
Чаро, ки хотифи ғайб он чи боядат, он гуфт».

Аз он замон, ки дилам нашъя ёфт аз май ишқ,
Ба хештан ҳама душвори даҳр осон гуфт.

Ба роҳ аз сухани пири дайр афтодам,
Ки шайхи хонақаҳ ин нуктаҳо дигарсон гуфт.

Аз он ба лола дилам хун шуду дарунам сўҳт,
Ки дарди хуни дилу ранчи доғи ҳичрон гуфт.

Ҳадиси бастани зуннору бутпарастии ман
Ба ҳалқ оқибат он шўхи номусулмон гуфт.

Чу дил зи зулфи вай ошуфта буд, аз ҳолаш
Ҳар он чи пурса намудам, ҳама парешон гуфт.

Касе ҳалос зи гирдоби ғам шуд, эй Фонӣ,
Ки зери даври фалак тарки аҳли даврон гуфт.

Татаббӯи Ҳоҷа

Ба назди пири муғон зӯҳд учбу булъаҷабист,
Қадаҳ чу дошт, нанӯшиданаш зи беадабист,

Зи ишқи муғбачагонам умед нест ҳалос,
Ки зотӣ аст маро ин бало, на муктасабист.

Манам зи ҷон шуда ҳиндуи турки хунрезе,
Ки бо малоҳати туркаш, фасоҳати арабист.

Ба ҷуз шароби сабӯҳӣ илоҷ натвон кард,
Маро, ки субҳ зи ранҷи ҳумор ташналабист.

Маро ҳубоби май ноб – ҷашми хунполост,
Ки дар никоби зуҷоҷиу пардаи инабист.

Зи мулки Чину Ҳалаб чуръае аз он май беҳ,
Ки дар суроҳии чинию шишаи ҳалабист.

Ба вай аҷаб набувад пири ақлро ҳанда,
Чу Фонӣ он, ки гаҳи пирияш нигори сабист.

Дар таври Хоча

Ману майли алифи қомати он ҳурсиришт,
Бар сарам чунки қазо дар азал ин ҳарф навишт.

Чашм дорам, ки диҳад пири мӯғон аз сари хум,
Чун ба зинданӣ лаҳад зери сарам бояд хишт,

Маталаб нахли вафо аз чи, ки деҳқони қазо
Ҳаргиз ин тухми аҷаб дар ҷамани даҳр накишт.

Манам имрӯзу маю муғбачаву дайри мӯғон,
Шайхи фардоталабу Кавсару ризвону биҳишт.

Натавон ёфтан аз ғафлаташ андар масcid,
Дар ҳузури талабаш ҳаст чи масcid, чи қуништ.

Хубу зиштии ту вобаста ба рад асту қабул,
Он чи махфист, чи донӣ, ки ки хубасту, ки зишт?

Неку бад нест чу дар ласти касе, бода биёر,
Фонӣ, ар зиштхисол омаду гар ҳубсиришт.

Айзан

То Кавсару Фирдавс раҳи дуру дароз аст,
Дон айш ғанимат, ки дари майкада боз аст.

Аз ноз марон рахш пай қатл, ки ҳар сў
Бар хоки раҳ афтода сари аҳли ниёз аст.

Бингар ба ҳубоби май гулранг, ки дар давр
Чун дидаи Маҳмуд ба рухсори Аёз аст.

Зулфи ту магар ҳаст шаби ҳаҷру раҳи ишқ.
К-он тираву ин чумла нишеб асту фароз аст.

Бар дўши ман он доғи сабуи май ринди,
Бардӯхта аз шуққаи иқболи Тироз аст.

Гар дида бувад пок назар бар руҳи шоҳид,
Аз солики раҳ айни ҳақиқат, на маҷоз аст.

Дар хонақаҳ аз нуктаи тавҳид чи гўям,
Чун ринди ҳарботи мугон маҳрами роз аст.

Афлок ба яқ садма, ки аз ишқи азал дид,
Саргашта чунин то ба абад дар таку тоз аст.

Фони, нашуда ғарқа ба май бут чи парастӣ,
Дар майкада нокарда таҳорат чи намоз аст?

Наът

Зиҳи сад пири Канъони муридат,
Дусад Юсуф гуломи зархаридат.

Гулат бишкуфт андар гулшани қурб,
Насими боғи ваҳдат чун вазидат.

Шуди афлокрав, чун муждаи васл
Расонид осмонпаймо баридат.

Чи бок аз ранчи олам пайқаратро,
Чу дил дар маъмани қурб орамидат?

Ба боми Каъба поят норасида,
Ливои қадр бар гардун расидат.

Муқаффал чун бувад дарҳои раҳмат,
Чу зулфайн омада печон калидат.

Дар он кў, Фониё, гўй гадоям,
Зи хайли он сагони кў кӣ дидат?

Дар таври Махдуми

Аз ишқ ҳар замон ба забонам фасонаест,
Гүё забон зи оташи ишқам забонаест.

Аз бохтан ба дайри муғон нақди дину дил
Комам зи дасти муғбача ҷоми муғонаест.

Халқе туро ба Каъба талабгору мо ба дайр.
Он хонае ба кўи ту, ин низ хонаест.

Хоҳам зи кунчи зовияву қатъи бодия,
Васли ту в-арна сайру саботам баҳонаест.

Дар сина з-оташи ғаму дар хирқа з-оби май,
Ҳар дөғам аз балияти ишқат нишонаест.

З-аҳли замон ба ҳар ки супурдем нақди дил,
Бинмуд қасди чон, чи ачоиб замонаест?

Фонӣ, ба саҷдаи Ҳарамам пур маҷӯй, аз он-к
Дар кўи ошиқӣ сари мову остонаест.

Татаббўи Хоча

Гуфтам: Шароби лаъли ту ёқути аҳмар аст,
Ёқути лаъл нест, надонам чи ҷавҳараст?

Туби баробари қадат ар гўяд аҳли зўҳд,
Гуфтан бувад гиёҳ ба Туби баробараст.

Моем дар ҳарими ҳарботу ҷоми май,
Маҳрум он, ки толиби Фирдавсу Кавсараст.

Бингар, гадои майкада бар каф кўҳансафол,
Ҳамчун шаҳе, ки дар кафи ў согари зараст.

Эй майфурӯш, хирқа чу шуд раҳни май, кунун
Ҷоме дигар биёр, ки навбат ба дафтар аст.

Эй шайх, агар ба дайри фано бигзарӣ шабе,
Чуз шайду ҳила ҳар чи ту хоҳӣ, мұяссараст.

Ҷоме чу даркаши бувадат оламе дигар,
Аз ранчи олам эй, ки замират мукаддараст.

Мурғе, ки ҳаст тоири бўстони ломакон,
Кай қабзу басташ аз асари ҷарху ахтараст?

Аз худ гузашт Фонию ишқи буте гузид,
З-он рӯ, ки бутпараст накӯтар зи худпараст.

Айзан

З-он лаъли майолуд шудам масти харобат,
Эй мугбачаи шўх, чи масти аст шаробат!?

Эй ишқ, ҳавоят чи баҳор аст, ки бодо
Бар хирмани мо тирадилон барқи саҳобат.

Бо орази насринваш агар бода бинўши,
Бар чеҳра чи гулҳо шукуфонад май нобат!

Дар нуру сафо чунки зи хуршед фузунӣ,
Ҳаргиз нашавад ҳойили рухсори ниқобат.

З-он хилъати ту ҳуллаи гулгун шуда, эй сарв,
К-аз хуни дилу дида ҳама дода шуд обат.

Эй мугбача, бас тавба шикастию гунаҳ буд,
Гар тавбай моро шиканий, ҳаст савобат.

Фони чу гарид омада дар баҳри маонӣ,
Набвад аҷаб андар суханаш ранги гаробат.

Мухтараъ

Лаъли ту наботу суханат оби ҳаёт аст,
Табхола бар он гўшаи лаб ҳабби набот аст.

Аз дайр сўи масцид аз онам ҳаракат нест,
К-он муғбача дар майкада ширинҳаракот аст.

Аз савмаа худро ба ҳаробот фикандам,
К-ин ҷо зи худи, бештарам рўи начот аст.

Он ҳури паризод, ки дар ҷумла сифоташ
Омад малакишева, надонам, ки чи зот аст!

Ҳиндую ду зулфи ту чи ҳиндуст, ки дар фол
Сад бор муборактарам аз Қадру Барот аст.

Он қас бибарад гавҳари мақсуд, ки чун кўҳ
Аз соиқаи ҳодисааш расми сабот аст.

Шаҳроҳ суви ҷаннати Фирдавс, ки ҷўянд,
Фонӣ, ба яқин дон, ки хиёбони Ҳирот аст.

Татаббўи Хоча

Зоҳидо, дар равза май гар аз кафи дилдор нест,
Равзае хуштар маро аз кулбаи хаммор нест.

Ошиқонро ҳеч ҷаннат нест, чун гулзори васл,
Кавсару Тўби мисоли лаълу қадди ёр нест.

Дил пур аз хори ҷафоят гашт ҳамчун хорпушт,
Нест ҷояш з-он ки берун карда сар з-ў хор нест.

Бар танам дар ҳар буни мӯ баски неши ҳаҷри туст,
Як сари мӯ нест ҷое, к-он дар ў ағғор нест.

Чашми шӯҳат кай назар бар ҳоли зорам афканад,
Турфат-ул-айнे зи хоби ноз чун бедор нест?.

Дар муҳаббат аз ғами ҷонон бувад миннат ба ҷон,
Бар дили аҳбоб аз ҷаври ҳабиб озор нест.

Эй, ки гўй з-ў ба дил бисёр-бисёрат ҷафост,
Анданак-андак чун намуд, аз вай ба дил бисёр нест.

Соқиё, ратли гаронам дех, ки дар ҳичрони ёр
Гар аҷал ояд гаронам, лек он миқдор нест.

Фониё, дар ошиқи ҳар ғам, ки ояд, шод бош,
З-онки аҳли ишқро аз ранчу хорӣ ор нест.

Дилро фурӯ гирифта зи ҳаҷрам малолат аст,
Соқӣ, бидор май, ки ба дил саъб ҳолат аст.

Тавба зи баҳри Тӯбиву ҳурам, ки даст дод,
Аз пири дайру муғбачаам сад хичолат аст.

Субҳам ба ҷашм согари ҳуршед ҷилва кард,
Кардам шугун, ба бодаи соғам далолат аст.

Соқӣ агар ппёлаи адл афканад ба давр,
Бар ташнагон зиёда зи айни адолат аст.

Афлок разлпарвару дар панҷрӯза умр,
Гаштан забуни ў зи камоли разолат аст.

Чустам зи пири майкада оини файзи май,
Гуфт: «Ин ба лутфи соқии маҳваш ҳаволат аст».

Навмеди аз ҳумори шабам соқиё, чи бок,
Қ-аз ваъдаи сабӯҳ садам истиҳолат аст.

Доман аз тардоманони даҳр чидан хуштар аст,
Рўяшон чун дидай гирён надидан хуштар аст.

Чун ба зарпоши сафо мумкин набошадшон чу хок,
Меҳрсон з-ин тирагон дурӣ гузидан хуштар аст.

Аз тариқи мардуми бошанд чун деви рамон,
Чун парӣ аз одами з-эшон рамидан хуштар аст.

По кашад аз мардумӣ, чун сар ниҳӣ бар поящон,
Аз чунин номардумон доман кашидан хуштар аст.

Ҳар вафоро сад чафо доранд, пас аҳли вафо,
З-ин ҷафокорон ба як кунҷе ҳазидан хуштар аст.

Ҳирсашон кор аст чун анқо мұяссар гар шавад,
Қуллаи Қофи қаноатро газидан хуштар аст.

Фониё, роҳи фано бояд чу охир қатъ кард,
Ҳам зи аввал он биёбонро буридан хуштар аст.

Айзан

То гадоии дари майкада оини ман аст,
Рахнаҳо аз миҷаҳи муғбача дар дини ман аст.

З-он дам аз ёрии май мезанам, эй шайх, ки ў
Ҳамдами файзрасони дили ғамгини ман аст.

То ки дар дайр шудам ҷуръакаши пири муғон,
Дар ҳаром тантанаи ҳашмату тамкини ман аст.

Андӯҳам бе ту чунон аст, ки суде нақунад,
Гар ҳама ҷаннату ҳур аз пай таскини ман аст.

Як дами хуш ба висоли ту задам, гардиши ҷарҳ
Ваҳ, ки сад теги бало охта дар кини ман аст.

То ки дар майкада васфи лаби лаълат кардам,
Вирди риндони ҷаҳон нуктаи ширини ман аст.

З-ону з-ин бигзару дар роҳ қадам неҳ, Фонӣ,
Нест оини фано, они ман аст, ини ман аст.

Мухтараъ

Хусне, ки дила дид, дил он сўй моил аст,
Фарёди дил зи дидаву оҳи ман аз дил аст.

Хоҳам, ки оташ афтад аз он чеҳра дар ниқоб,
Гӯ аз чи рӯ ба чашмам аз он рӯй ҳоил аст?

Дар зулмати фироқ чу нӯшам зулоли Хизр,
Оби ҳаёт нест, ки он заҳри қотил аст.

Ҳарчанд дилфурӯз бувад офтоби май,
Он ҳам ба зеби гулшани ҳусни ту дохил аст.

Оби Хизир чи ҷӯяму анфоси Исави,
Он лаб ба дастам ар фитад, ин ҳарду ҳосил аст.

Лаълат зи ҷону ғунчаат аз дил диҳад нишон,
Ғӯё ки хилқати ту на аз обу аз гил аст.

Фонӣ, ба кӯи ишқи бутон чун даромадӣ,
Фофил мабош з-он, ки хатарнок манзил аст.

Мухтараъ

Боз дил тафриقا дар тавбаву томот андохт,
Софари май заду худро ба харобот андохт.

Ин тараф гулгула дар хайли харобот афканد,
Он тараф дағдаға дар аҳли муночот андохт.

Ходияш ҳиммати риндон шуд, агар не худро,
Ки тавонад бадар аз он ҳама офот андохт.

Сар, ки андохт бари пири хароботи мүғон,
На ба таклиф, ки аз фахру мубоҳот андохт.

Шукри мастии май ишқу ҳарифе, ки нагуфт,
Давр аз ранчи хумораш ба мүкофот андохт.

Бандаи мүгбачаи бодафурӯшам, ки назар
Тарафи дурдкашон баҳри муроот андохт.

Пири дайру қарамаш дил чу Фони, дигар
Дида кай бар равиши шайху каромот андохт?

Айзан

Кофири ишқаму савдои бутон дини ман аст.
Хоки бутхона шудан шеваю оини ман аст.

Асари наъли суми рахши туву пои сагат,
Дар шаби тираи ҳичрон Маҳу Парвани ман аст.

Чун зи майхона бурун ояму ҳушёр шавам,
Чарх аз васвасаи ақл чу дар кини ман аст.

Булбули лол магӯ, фасли дай аз фурқати гул
Дур аз рӯи ту мурғи дили ғамгини ман аст.

Чустай ошиқи девонаи расво паи қатл,
Ин сифатҳо, ки намудӣ, паи таъйини ман аст.

Саҷдаи пири мӯғон пеши буту ҷоми сабӯҳ,
Дар мақомоти тариқат ҳама талқини ман аст.

Раст Фонӣ зи худу рафт ба сахрои фано,
Ин ки мебинамаш аз дидай ҳудбини ман аст.

Татаббӯи Махдум

Ман дурди заҳри ҳичрон дармекашам ба ёдат,
Ту софи аиш даркаш, к-оби ҳаёт бодат.

Мо аз хумор мурдем дар кунчи номуродӣ,
Соғар тиҳӣ мабодат аз бодаи муродат.

Эй, к-аз риё ғамат буд в-аз бода шод гашти,
Ғамгин мабод, ё Раб, ҳаргиз даруни шодат.

Гар хонақоҳи тақво дар баста шуд, чи бок аст,
Дайри фано кушодаст, рав то расад кушодат.

Аз хирқаи майолуд ғам нест дар ҳаробот,
Гар дар тариқи ринди пок аст эътиқодат.

Дар ҳарчи қисмати туст, роҳи ризо напӯй,
Дар ҳайратам, ки оё бо кист ин инодат?

Фонӣ, иродаатро ҳоҳӣ иродаи дўст,
Бояд ки сар дарорӣ дар ҳалқаи иродат.

Эй дил, ясрори Ҳудо соликин фоний донист.
Гар ту фоний шами, ин роз таноний донист.

Махрами кишвари дил бош, ки Ҷамшед зи ҷом,
Рози олам ҳама пайдову ниҳонӣ донист.

Раҳ ба маъни талабӣ, чашм зи сурат дарпӯш!
К-аз сувар гашт барӣ он ки маонӣ донист.

Нафканад мурғи чаман чашм ба гулҳои баҳор,
Ки зи торочи дай осеби хазонӣ донист.

Накди вақт ор ба каф, з-он ки парешонии вақт,
Пири раҳ ҷумла зи омолу амонӣ донист.

Лаби чонбахшу руҳи рӯҳфизои соқист,
Ки дили зори ман осоиши ҷонӣ донист.

Ман шудам пир зи исён, кунун зӯҳд чӣ суд?
Эй, хуш он, к-ӯ раҳи тоат ба ҷавонӣ донист.

Хизру сарчашмаи ҳайвон, ки дили зиндадилон
Умри боқӣ зи лаби лаъли фалонӣ донист.

Фонӣ он рӯз сӯи давлати боқӣ раҳ бурд,
Ки фаношевагии олами Фонӣ донист.

Татаббўи Хоча

Агарчи пири мугонам пиёла дод ба даст,
Ба ишва мубачаам кард масти бодапараст.

Зи шайху хонақаху хуру равзаам фориғ,
Маро, ки пиру чавонӣ чунин мұяссар ҳаст.

Бубин баландии чархи барину пастии хок,
Нигун шудан чу наҳоҳӣ, бисоз худро паст.

Хушам зи мастии ҷоми фано, ба шукри ҳамин,
Ки нестам зи май учбу худпаратӣ масти.

Ба ҳар шикаст, ки дар зулфи саркаш афканди,
Ҳазор дил, ки дар ў баста буд, ёфт шикаст.

Дило, дар оташи май сӯз нақди ҳастии хеш,
Ки ҳар касе, ки накард ин амал, зи хеш нараст.

Мадеҳ ба ринди ҳароботи аҳди май, эй шайх,
Ки қисматаш ин шуда аз соқиёни аҳди аласт.

Биёр бодаи беихтиёри, эй соқӣ,
Ки ихтиёр дар ин коргоҳ ба дил нанишаст.

Висол боядат, аз хеш бигсил, эй Фонӣ,
Ки ҳар ки ў зи худӣ шуд ҷудо, ба ў пайваст.

Мухтараъ

Омад баҳори дилкашу гулҳои тар шукуфт,
Дилҳо аз он нашот зи гул бештар шукуфт.

Дил аз сабоҳати руҳи хубат кушода шуд,
Монанди ғунчае, ки ба вакти саҳар шукуфт.

Меояд аз гули чамани ишқ бӯи хун,
Гӯё, ки ғунчаҳо-ш зи хуни ҷигар шукуфт.

Гар ҳанда зад зи гиряи ҷашмам, аҷаб мадон.
Чун абр ашк рехт гули тоза баршукуфт.

Соқӣ, баҳор шуд, қадаҳам рез лаб ба лаб,
Ҳоса, ки аз шукуфа чаман сар ба сар шукуфт.

З-он нахли ноз ҳанда ба ушшоқу васл не,
Ҳамчун гуле, ки аз шаҷари бесамар шукуфт.

Фонӣ, аҷаб мадон агар он гул шукуфтааст,
Аз ашки абрасони ту бишкуфт, агар шукуфт.

Татаббўъи шайх

Маҳи сипеҳри ҷафо наъли рахши моҳи ман аст,
Дар ў чу доги рухи маҳ нишони оҳи ман аст.

Висоли ту ба дуо ҳоҳам аз Ҳудо ҳар шаб,
Ба ғайр фош накардам, Ҳудо гувоҳи ман аст.

Ба кини васл чӣ заҳмат қашӣ ту, эй гардун,
Ки сад баробари ту ҳаҷр қинаҳоҳи ман аст.

Саҳар зи ҷониби машриқ мабин саводи саҳоб,
Ки баста киллаи дуд оҳи субҳоҳи ман аст.

Ба рӯзи ҳашр сияҳтар зи шоми фурқати ман,
Агар назора кунам, номаи сиёҳи ман аст.

Шаби фироқ фалакро сиришк аз анҷум,
Ба гоҳи воқеа аз ҳолати табоҳи ман аст.

Ба шоми ҳаҷр май равшанам дех, эй Фонӣ,
Ки дар саводи шаб ин шӯъла шамъи роҳи ман аст.

Татаббўъи шайх

Нест як дил, к-аз ҷафои ҷашми ў бемор нест,
Ёки ҷашме, к-аз ғами дил то саҳар бедор нест.

Гарчи ноҳамвории гардун бурун аз ғоят аст,
Дар ҷафо чун он маҳи бемеҳр ноҳамвор нест.

Васл ҳосонро бувад, кунҷи ғаму мурғи дилам,
То бувад вайрон мақоме, ҷуғз дар гулзор нест.

Набвад андар ишқ бо Фарҳоду Маҷнун нисбатам,
З-он бо аҳли хирад девонагонро кор нест.

Гар шабе аз шиддати ҳичрон зи ишқ оям ба танг,
Боз то вақти саҳар корам ҷуз истиғфор нест.

Тори идборам ба гардан, зӯҳду дин аз ман маҷӯй,
Эй муқими дайр, дон, к-ин риштai зуннор нест.

Нест шуд Фонӣ дар он кӯ аз ҷафояш, эй рақиб,
Даст кӯтаҳ кун ту ҳам, ўро ҳамон пиндор нест.

Татаббӯи баъзе ёрон

Танам аз ранҷ дар бечорагӣ сӯҳт,
Дилам аз ишқ дар оворагӣ сӯҳт.

Диламро пора-пора сӯҳти, ишқ
Вале ҳаҷр омаду якборагӣ сӯҳт.

Зи наъли рахшаш оташ част, гӯё
Зи оҳам наъли сумми борагӣ сӯҳт.

Агар сӯзам ба май хўрдан ачаб нест,
Самандар ҳам аз оташхорагӣ сӯҳт.

Назар кун, к-аз рухаш як ламъа афтод,
Ҳазорон ҳар тараф наззорагӣ сӯҳт.

Бидеҳ з-он оби оташранг, соқӣ,
Ки моро чарх дар маккорагӣ сӯҳт.

Чу Фонӣ чора дар ишқат надонист,
Бубин бечора, дар бечорагӣ сӯҳт.

Айзан

Гоҳи хандидан лабат оби ҳаёту қанд рехт,
Нутқи ширину равонат ҳам бад-он монанд рехт.

Расми мурдан шояд ар аз рӯи олам барфитад,
Чони ширин баски з-он лабҳои шаккарханд рехт.

То шунидам бастай бо муддай пайванду аҳд,
З-ин сухан якборагӣ пайвандам аз пайванд рехт.

Дар ғами Юсуфруҳе чун гиряи ман худ набуд,
Гарчи ашки хунфишон Яъқуб ҳам якчанд рехт.

Баҳри маъни бодаи васлат яке дар гӯш нест,
Қимати дурҳо, ки шайхи нуктадон аз панд рехт.

Гарчи аз теги фироқат гашт сад пар қанд дил.
Қатраҳои оби пайконат зи ҳар парканд рехт.

Раст Фонӣ аз хумор, уммеди Кавсар бошадаш,
Ҳар ки чоме баҳри он маҳмури ҳоҷатманд рехт.

Татаббўъи Махдум

Боз дар дайри мугон арбадаи мастан аст,
Сухан аз ганҷфишонии тиҳидастон аст.

Мутриб аз ҳиммати Ҳотам чи суруд орояд?
Ки фалак пасттарин манзили сармастан аст.

Додани ҷону ситондан зи лаби соқӣ пурс,
То шабонгоҳ бад-ин сон бидеҳу бистон аст.

Сарв агарчанд баланд аст, зи ашҷори чаман, .
Пеши нахли қади раънои ту аз пастон аст.

Водии Каъбаи ислом чи пӯям, эй шайх,
Ки бути кофири ман ҷониби Туркистон аст.

Мастию риндиям ар ҷарх ба дастонҳо гуфт,
Чи қунам баҳри ман ин навъ садаш дастон аст.

Фонӣ ар нестият ҳаст, ба матлуб расӣ,
Ки ба васлаш сабабе нест, агар ҳаст он аст.

Айзан

Хат бар фарози лаъли ту аз мушки ноб чист?
Бар оби зиндаги-т зи зулмат ниқоб чист?

Эй дил, чу мурғи васл ба сўят намуд майл,
Як дам қарор пеша кун, ин изтироб чист?

Ҳар шомаш ар на ранчи хумор аст аз сабӯҳ,
Ларzon ба хок дар шудани офтоб чист?

Коре бурун зи амри қазо нест, гар туро
Ранче расад, ба анҷуму гардун итоб чист?

Сўфи, агар на муғбачагонаш заданд роҳ,
Афтоданаш ба майкада маству ҳароб чист?

Гар акси рўи шоҳиди мақсад боядат,
Чуз ҷоми бода оинай беҳичоб чист?

Фонӣ, магӯ гузаштаам аз хобу аз хаёл,
К-ин нақши кавн ғайри хаёлеву хоб чист?

Татаббўни Шайх

Бошадам хуррами аз ҳарчи дар ин олам аз ўст,
Аз ғамаш низ дилам шод бувад, к-ин ҳам аз ўст.

Набувад ҳеч тафовут зи нашоту ғами даҳр,
Ба висолам чу нашоту ба фироқам ғам аз ўст.

Захми ҳаҷраш ба дилу марҳами васлаш бар вай,
Хушам ояд, ки маро заҳм аз ў, марҳам аз ўст.

Бад набошад, ки расад ҳар дам аз ў бими фироқ,
Низ уммеди висолам чу ба дил ҳар дам уз ўст.

Чон агар рафт, ғами дўст ба ҷояш бинишаст,
Аз чи хушҳол набошам, магар инам кам аз ўст?

Нестам одами, ар шод набошам зи ғамаш,
Чун ғаму шодии анвоъи бани Одам аз ўст.

Аз ғами ёр малулам, агарам бода диҳад,
На зи май хуррамиям дон, ки дилам хуррам аз ўст.

Ёри паймоншиканам ҷавр писандад бар дил,
Зонки сарриштаи оини вафо маҳкам аз ўст.

Фониё, мотаму сурал ҳама яксон-ст аз он-к,
Сур дар васлам аз ў, ҳаҷр чу шуд, мотам аз ўст.

Дар таври Хоча

Соқии масть софи май андар пиёла рехт,
Ё худ саҳоб рашиҳай борон ба лола рехт.

Дар мавсими баҳор чунин тоза кард рӯҳ,
Он, к-ӯ чу абуру лола май андар пиёла рехт.

Ояд шамими мушк зи хокам аз он ки буд,
Май мушкбӯю он бути мушкин кулола рехт.

Гардад ҷавони тоза қуҳан пири солхӯрд,
К-ӯ бодаи қуҳан ба ғами дерсола рехт.

Болои хатту рӯи ту он холи зери ҷашм,
Мушкест, к-аш ба сабзаю гул он ғизола рехт.

Дар лаъли лаб нигар, дури дандони нозукаш
Бар барги гул саҳоб кай ин навъ жола рехт?

Соқӣ ба дайр ҷарҳи қадаҳ соҳт Фониё,
Ин ҷоми адл ҳӯр, ки ба дор-ул-адола рехт.

Татаббӯи маҳдум дар таври Ҳоча

Биё, ки пири муғон дар сабӯ шароб андохт,
Ҳавои муғбача дилҳо дар изтироб андохт.

На соқӣ аз хайи руҳкори худ чаконд ба ҷом,
Паи нашоти дили ман ба май гулоб андохт.

Бичуст аҳли тарабро паи нашоти сабӯҳ,
Вале чу дид маро, хешро ба хоб андохт.

Зи ҷарҳ кор ба ҷуз ҷечу тоб нест, хуш он,
Ки пайкарашро гирдоби май ба тоб андохт.

Гаҳи фифон, ки қунад абр ларза, дон ба яқин,
Ки оҳи сарди ман он ларза дар саҳоб андохт.

Агар на ринд зи ҷаллоди ғам гурехта буд.
Чаро ба майкада ҳудро ба сад шитоб андохт.

Чи ғам зи хоки мазаллат чу хешро Фонӣ,
Ба хоки даргҳи шоҳи фалакчаноб андохт.

Мухтараъ

Агар зи айни ҷафо ҷашми ў дилам бишкаст,
Чи мардумий мутаваққеъ бувад зи кофири маст?

Маро, ки мурғи дил аз қайди дом фориг буд,
Ба ҳалқамӯи яке турра шуд дигар побаст.

Чу нахли қалди ту дар боғи сина биншондам,
Ба сина тири ту чун нахли дигарам биншаст.

Худи фурӯхта риндон май муғона ҳаранд,
На худпараст чу шайх аст ринди бодапараст.

Зи авчи майкада н-оям ба боми чарх фуруд,
Ки ҳимматам накунад майл сўи манзили паст.

Зи дасти муғбача май нўш созам, эй зоҳид,
Ки ҳаст Кавсару ҳур, ин ду дар ҷаҳон гар ҳаст.

Ба бода ҳастии худро бишёй, эй Фонӣ,
Ки аз ҳазор бало раст, он ки аз худ раст.

Дар таври Хоча

Биё, ки пири мугон чом пур зи саҳбо соҳт,
Зи баҳри дурдкашон базми май муҳайё соҳт.

Маро ба маҷмаъи риндон расид саффи ниъол,
Вале ба мугбача дар рӯ ба рӯи ман ҷо соҳт.

Сабӯкашонро ҳам соғ бода қисмат кард,
Зи баҳри садрнишинон қадаҳ мусаффо соҳт.

Сабӯ мукаррару дар пеш чанд ҷому тағор,
Ҳама пур аз маю ори зи бодаполо соҳт.

Зи хайли мугбачагон низ чандро соқӣ,
Зи баҳри хотири риндон бодапаймо соҳт.

Муғаниёни хушилҳон ба вақти рақсу суруд,
Ба нақди дини ҳарифон зи баҳри яғмо соҳт.

Чу гашт мугбача соқию давгардон шуд,
Маро ҳанӯз қадаҳ норасида расво соҳт.

Ба бурдани дилу дин маҷмаъе бад-ин оин,
Наёфтам, зи кучо пири дайр пайдо соҳт?

Аз ин шароб касе ком ёфт, эй Фонӣ,
Ки расми хеш фано соҳт, балки афно соҳт.

Дар таври Хоча

Субҳ соқи баҳри риндон соғари гулфом реҳт,
Чунки дар гул шабнаму майро ба гулгун чом реҳт.

Ёфт ороми дилам, к-охир дилороме чунин,
Май пай оромиши дилҳои беором реҳт.

Субҳи давлат шуд аён аз матлаъи иқболи ў,
К-офтоби май чу субҳи содиқ андар ком реҳт.

Соф май дар Ҷоми Ҷам шаҳро, ки дар дайрам бас аст
Дар сафоли кӯҳна он чи-ш ринди дурдошом реҳт.

Шому субҳаш фаррӯҳу фарҳунда бошад, ҳар ки ў
Бодаи ишрат зи субҳ андар қадаҳ то шом реҳт.

Мурдаму коми дилам барномад аз теги чафо-ш,
Хуни мардумро чунин к-он қотили худком реҳт.

Пеши риндон сурҳрӯ шуд Фонӣ аз як чоми май,
Гарчи дар майхона обрӯи нангу ном реҳт.

Дар таври Xоча

Ба мастиям, ки сабўҳи муғона шуд боис,
Паи сабўҳ хумори шабона шуд боис.

Кашид мурғи саҳар нола дўш аз фами гул,
Маро ба чоми сабўҳ он тарона шуд боис.

Ба дил нишонаи тираш намудам он маҳро,
Ба тирҳои дигар он нишона шуд боис.

Дилам зи холу рухи ў ба доми зулф афтод,
Ба мубталоии мурғ обу дона шуд боис.

Замон-замон сёйи майхона беш майламро,
Чафои аҳли замону замона шуд боис.

Чиҳат ба мастию маҷнуниям чи мепурсӣ,
Ҳама таҳайюри ин корхона шуд боис.

Ба сад баҳона зи худ раст Фонию ўро,
Ба азми дашти фано ин баҳона шуд боис.

Шаҳ хироҷ аз мулк агар ҳоҳад ба гоҳи эҳтиёҷ,
Беҳ зи май чи-б-вад, ки аз кӯи муғон гирад хироҷ.

Шоҳ фориғ аз хироҷ он шуд, ки доим бошадаш
Таҳт – ҳоки майкада, гарди фано бар фарқи тоҷ.

Баҳри қувват шарбате мумкин набошад мисли май,
Аз риёзат гар шудат, эй порсо, заъфи мизоҷ,

Бодаи сирфам дех, эй соқӣ, ки ҳоҳад куштанам,
Май агар ёбад ба оби зиндагонӣ имтизоҷ.

Пири дайр орост базми айшу хуш бошад агар,
Базми риндон аз ҷамоли муғбача ёбад ривоҷ.

Эй, ки аз зӯҳди риёй пешат омад сад мараз,
Чоми май даркаш, ки бошад сад маразро як илоҷ.

Тавбаи Фонӣ, агар ҳоҳад шикастан пири дайр,
Як ишорат бас бувад, набвад ба таклиф эҳтиёҷ.

Мухтараъ

Сим хуш бошад, ки сози бо ҳарифи сода харч,
Лек файри он ки хоҳад шуд ба нуқлу бода харч.

Қалби рўйандуди ман ҳарчи сагони ёр шуд,
Ваҳ, чи созад ин дам ин зори дил аз каф дода харч.

Мову урёниву сар бар хок мондан, эй ҳариф,
Баҳри май чун гашт ваҷҳи хирқаву саҷчода харч.

Шайх сими вақфро бо май надод, аммо ҳарид
Кафшу дастору асо, будаст марди лода харч.

Як қадам неҳ гарчи риндон муфлисанд, эй муғбача,
Ҳасташон лекин зи нақди дину дил омода харч.

Нақди чон шуд як дирам вобастагони симро,
Нест як ҷав ганчи Қорун, гар кунад озода харч.

Ҷавҳари чон ҳарч шуд, Фони, чу меҳмон гашт ёр,
Он чи дорад мекунад дарвеши корафтода харч.

Татаббўни Хоча

Касе ки мулки дилаш кард хайли зам тороц,
Паи иморати он файри бода нест илоч.

Чунуну ишқи бутон боисам ба расвоист,
Кучост май, ки муҳайё шудаст моюҳточ.

Ба кўи ишқ миёни гадову шаҳ фарқ аст,
Ки пеши ёри худ он як сар афканад, ин точ.

Хавотири дилат аз фикрҳои фосид шуд,
Чу рўи баҳр, ки аз бод хезадаш амвоч.

Иваз ба чоми май лаъл чист мулки дилам,
Чи ҷавҳар аст, ки ҳасташ баҳо ба мулки хироҷ?

Биё ба майкада, зоҳид ки май муолиҷ шуд
Туро ба ҳабти димогу маро ба заъфи мизоҷ.

Чу Фони омада муҳточу ту ба ҳусн ғаний,
Закотро бисупораш, набошад ў мӯҳточ.

Мухтараъ

Насими субҳ намуд аз тағори саҳбо мавҷ,
Чу боди шурта, ки орад зи рӯи дарё мавҷ.

Ба бода заврақи майро гар афкани, бошад
Чу киштие, ки ба дарё раво(н) бувад бо мавҷ.

Паи ҳалоки ҳарифон зи ҳила духтари раз
Намуда ҳар тараф аз лола ранги хоро мавҷ.

Шабе, ки буд баравш файр, мурдам аз файрат,
Аз он сабаб, ки фикандам ба баҳри савдо мавҷ.

Зи чини абрӯву ҷоҳи зақан фурӯ кашадам,
Чаро ки ҳаст зи гирдоб фарқҳо то мавҷ.

Магар барорадам аз баҳри бода мавчи қарам,
Ки фарқаро набарад бар канор илло мавҷ.

Нигар ба баҳри фано, шарҳи ҳоли Фонӣ хон,
Аз он хутут, ки созад зи лучҷа пайдо мавҷ.

Чист, дони нолай мурғи саҳар ҳангоми субҳ?
Бо ҳарифони сабуҳи медиҳад пайғоми субҳ.

Яъне авло май чу бигрифтанд шўхони чаман,
Лола аз ёқуту наргис низ аз зар ҷоми субҳ.

Бодаи гулрангро дар ҷоми чун хуршед нўш!
Шуста шуд аз ҷашмаи хур чун руҳи гулғоми субҳ.

Чун наҳандад ҳамчу ғунча субҳ, к-инак дам ба дам
Фунчаосо заъфарон ояд бурун аз коми субҳ?.

Субҳ ҳам ҷоми сабуҳи зад, ки ҷайбаш гашт чок,
Варна чун чоки гиребон аз чи шуд андоми субҳ?

Аз чаман акнун сўи майхона бояд зад алам,
Гашт чун зоҳир зи рӯи кўҳсор аъломи субҳ.

Як саҳар он гул сабӯҳи кард бо ман з-он нафас
Пираҳан чун гул дарам, ҳар кас, ки гирад номи субҳ.

Бо ҳарифон як саҳар то шом шав маству ҳароб,
Чун ба шомат оқибат ҳоҳад кашид анҷоми субҳ.

Субҳ чун Фони сафои вақт аз тоат наёфт,
Бори аввал он ки май надҳад зи каф ҳангоми субҳ.

Татаббӯи Ҳоча

Ҳаст дар дайри мугон мугбачаи шӯҳ, фасеҳ,
К-аз дамаш тоза шавад рӯҳи дусад ҳамчун Масеҳ.

Шуд мусалло ба ду ҷомам гарав, эй бодафурӯш,
Чоми дигар, ки равад пеши мусалло тасбеҳ.

Оби ҳайвон на ба кас умр физоят, на нашот, .
Май қунад ҳар ду, бар ў бас бувад инро тарҷеҳ.

Боғбон гуфт, ки сарвам чу қади гулруҳи туст,
Рост монанд намуд, арчи дурӯғест сареҳ.

Шайх, к-аз майкада бурданд ба бозораши масти,
Даъвии зӯҳд шудаш боиси чандин тафзех.

Шаҳд чун шуд намаколуда, намондаш мазае,
Ҳаст беҳад мазанок он лаби ширини малеҳ.

Сайри кўят сабаби сиҳҳати Фони омад,
Дар сафар муждан сиҳҳат чи ҳадисест саҳеҳ.

Татаббўни Хоҷа

Чун ҳубобосост равшан рўзгорам аз қадаҳ,
То дами охир кунун сар барнадорам аз қадаҳ.

Ман, ки гарқи май шудам, бояд сарам додан ба бод,
Чун ҳубоб аз сархуши гар сар барорам аз қадаҳ.

Чунки ёқути муфаррэҳ хушк месозад димоғ,
Бод қути рўҳ лаъли обдорам аз қадаҳ.

Бурд соқи чун қадаҳ бар лаб гар аз дарёи май,
Пур бувад як қатра боқи кай гузорам аз қадаҳ?

Чунки ҳастам дар қадаҳ беихтиёр аз ошиқи,
Ҳамчунон дар ошиқи беихтиёрам аз қадаҳ.

Не зулоли Қавсарам бояд, на оби зиндаги,
Бахшад ар як ҷуръа шухи бодаҳорам аз қадаҳ.

Ҳамчу Фони дар ҳавои дидани он муғбача,
Бар сари кўи мугон девонаворам аз қадаҳ.

Мұттарын

Чи сон ба қўи ту оям мани гадо густох?
Дар он чаман чу наёрад шудан сабо густох.

Ба ҷон ҳаме кунад он тифл қасдам аз шўҳӣ,
Сазои он ки кунад тифли шўҳро густох.

Ба ҳар қадам сари риндон шудаст хок ба дайр
Ба зўҳд кай шавад он ҷо ниҳод по густох?

Чи сон шикояти зулмаш кунам ба густоҳӣ?
Шаҳе, ки менатавон карданаш дуо густох.

Гуломи ринди ҳароботиям, ки лол омад,
Чу хост таъни маяш кард порсо густох.

Ниҳояташ ҳама расвоияст, агарчи кунанд
Бар аҳли фақр сухан зумраи риё густох.

Ба роҳи аҳли фано хок агар шавӣ Фонӣ,
Қадам ниҳод тавон дар раҳи фано густох.

Мухтараъ

Ба хуби шуд чунон он симбар шўх,
Ки дар хубон чу ў набвад дигар шўх.

Чи сон ҳушам бацо монад, ки ҳастанд
Ду чашми мастат аз ҳам бештар шўх?.

Туро шўҳи чунон бошад, ки бошад
Батамкинтар касе пеши ту ҳар шўх.

Нагирал дил ба он золим зи бедод,
Зи шўҳи монда гаштан нест бар шўх.

Чи таскин ёбад аз панди падарвор,
Ки беҳад ҳаст он зебописар шўх.

Ба ҳар сурат маро девона доранд,
Парирёён батамкинанд, агар шўх.

Бувад Фонӣ, ҳалоки ҷони пирон,
Агар афтод тифли симбар шўх.

Мухтаръ

Бувад гарчи чоми май лолагун талх,
Вале чоми ҳацр аст аз вай фузун талх.

Гар ин ҳар ду талх аст, лекин ба ағёр
Бувад ёр май хўрдан аз ҳад бурун талх.

Зи ҳичрон бад-он гуна талх аст умрам,
Ки ояд бурун гар занӣ захм хун талх.

Аз он талхкомам гаҳи бода хўрдан,
Ки резад май аз чоми ҷархӣ нигун талх.

Дар он бин, ки чун шарбати ҳацр талх аст
Магӯ, соғари ишратат гашт чун талх!

Агар айши ман талх шуд, айб набвад,
Кунад айши аҳли вафо ҷархӣ дун талх.

Ба Фонӣ набуд талхкомӣ, чу шуд ёр,
Яқин дон, ки шуд коми айшаш кунун талх.

Дар таври Хоча

Субҳ чун роят ба фарқи хусрави ховар кашид,
Бода хуш бошад зи чоми хусравонӣ даркашид.

Гӯ кулаҳ каҷ неҳ ба масти, ҳарки дар вақти сабӯҳ,
Лоласон дар чоми ёқутӣ майи аҳмар кашид.

Зебадаш дар боғ раъной намудан, ҳар гаҳ ў
Чун гули раъно май гулгун зи чоми зар кашид.

То баҳори дигараш бас ҳар ки як субҳи баҳор,
Чоми гулранг аз кафи соқии насринбар кашид.

Дар шабистони фалак афтода ҳамчун соя бош,
З-он ки тарки сар қунад чун шамъ, он к-ӯ сар кашид.

Сар фурӯ н-орад ки нӯшад оби Хизр аз Чоми Чам,
Дурднуше, к-аз сафоли майкада соғар кашид.

Сар ба зери санг ҷуст, он к-ӯ мурассаъ кард тоҷ,
Ё зи баҳри сарфарозӣ миннати афсар кашид.

Даст дар домони пири дайр натвонам расонд,
З-он ки зайли рифъат аз нӯҳ ҷарх болотар кашид.

Шуд сӯи дайри муғон, Фонӣ зи қунҷи хонаҷаҳ,
Рахт аз ин олам ба сӯи олами дигар кашид.

Татаббӯи мир

Ба сайр гармравоне, ки пок пайванданд,
Чу меҳр соя бар ин хокдон бияфканданд.

Агарчи чархравӣ карда ҷамъ бизгаштанд,
Валек нурӯ сафо бар замин пароканданд.

Ба гардашон нарасиданд аз гаронборӣ,
Ҷавону пир, ки дар банди молу фарзанданд.

Агарчи ақлу бузургист лофашон, лекин
На оқиланд, ки тифлони ноҳирадманданд.

Чу тифл бехирадӣ гар нагашт шеваашон,
Чи бо сароча бозича гашта хурсанданд.

Агар на тифланд, аз айши маънавӣ зи чи рӯй
Кунанд гиряву аз коми зоҳирӣ ханданд?

Муваффақ онон, ки аз тариқи тифлию шаън
Гусаста, тобеъи пирони покпайванданд.

Равандагон, ки надоранд роҳбари пире,
Ба қатъи ин раҳи пурҳавф тифлмонанданд.

Туро чу роҳнамое набошад, эй Фонӣ,
Қадам ба раҳзани аҳли тариқ напсанданд.

Татаббўи Хоча

Сирри ваҳдат, ки дар ў хилватиён ҳайронанд,
Гар зи риндони харобот бипурсӣ, донанд.

Дафтару хирқаи мо ваҷҳи хуморӣ на бас аст,
Гарчи бар ҳар тарафи майкада мегардонанд.

Бо ҳама бехабарӣ дурдкашони май ишқ,
Рози гардун зи хати даври қадаҳ меҳонанд.

Булаҷаб муғбачагонанд, ки дар дайри муғон,
Нақди ҳар дин зи пай чуръаи май настонанд.

Оцизанд аҳли назар, з-онки ба ҷавр аз руҳи ёр,
Чашм гӯянд, ки пӯшем, вале натвонанд.

Талаби ганҷи саодат зи дили онҳо кун,
Ки дар ин дашт зи селоби фано вайронанд.

Дар дилат ишқ зи ақл аст ҳадисат Фонӣ,
Нест монанди ту девонаи оқилмонанд!

Татаббӯи Хоҷа

Ҳар ки дар кӯи муғон рафт, гирифтор бимонд,
Пой дар лои маяш бар дари хаммор бимонд.

Дил бишуд, то хабар аз ҷониби дилдор орад,
Бехабар гуфт, ки зуд ояму бисёр бимонд.

Омаданд аҳли тамошо зи сӯи муғбачагон,
Дили мо буд, ки дар дайри муғон зор бимонд.

Захми ушшоқ ҳама рӯй баровард зи васл,
Дили маҳҷури ман шефтаафкор бимонд.

Аз ҳумор ар сару тан барҳанаам, айб макун,
Зонки дар майкада не хирқа, на дастор бимонд.

Бути ман рафт, вале дар дили ман нақш бубин,
Ки дар ин буткада чун сурати девор бимонд.

Шояд ар дафъи таҳайюр қунадаш даври қадаҳ,
Ҳар ки дар ҳайрати ин гунбади даввор бимонд.

Роқими ҳайати нӯҳ доираи миной,
Чи тилисмот, ки дар гардиши паргор бимонд?!

Хост Фони, ки ба васли ту нависад вараҷе,
Рӯй бинмудию дасту дилаш аз кор бимонд.

Татаббӯи Ҳоҷа

Бод аз турраи дилдор ба ҳар тор чи кард?
Зери ҳар тор ба дилҳои гирифтор чи кард?

Сураташ кард чу ороста машшотаи сунъ,
Ваҳ, ки дар гунаи он оразу рухсор чи кард!?

Бо ҳама сангдили раҳм кунӣ, гар донӣ,
Ки шаби ҳаҷри ту бо рӯзи мани зор чи кард?

Рӯҳбахш аст лабат хозини ҳикмат, ё Раб,
Дурчи дур ҷавҳари он лаъли шакарбор чи кард?

Аксе аз ламъаи лаъли лаби Ширин чу ба қӯҳ,
Партав афканд, ба Фарҳоди чигархор чи кард?

Манъ аз он зулғ макун, шайҳ, ки дар гардани ҷон,
Пири дайрам ба ҷуз он ҳалқаи зуннор чи кард?

Ақл дар вазъи фалак пай набараад, бин, ки ҳаким
Ҳалли ин нукта ба андешаи бисёр чи кард?

Ҳама завқ асту сафо, таъбия меъмори қазо,
Ваҳ, ки дар ҷор ҳади қулбаи ҳаммор чи кард?

Фонӣ омад ба сӯи майкада чун аҳли салоҳ,
Гар нашуд раҳн ба май, хирқаву дастор чи кард?

Татаббўни Мир

Бўи шароби ишқи ту бехуши оварад,
Рангаш зи ранги ақл фаромӯши оварад.

Бошад такаллуми ту забонбанди аҳли ишқ,
К-аш истимоъ мояи хомӯши оварад.

Лаълаш аҷаб маест, ки кайфияташ ба дил
Беҳолие физояду мадҳушӣ оварад.

Пири мугон, ки файзи кафаш мустадом бод,
Ҳарчанд соғари карамаш нӯши оварад.

Шӯҳе, ки вақти қатл қаландарвашӣ намуд,
Вой он замон, ки расми қабопӯши оварад.

Чун ҳар сафоли майкада ҷоми ҷаҳоннамост,
Ҷамшед аз он-ш рӯй ба ҷовуши оварад.

Фонӣ чу дид ганчи бақо дар фано, чи айб
Гар рӯй дар тариқи фанокӯши оварад.

Татаббўъи Хоҷа

Хуш он, ки соқии шўҳаш рафиқу мунис шуд,
Ба хилвате, ки дар ў бода шамъи маҷлис шуд.

Гадои майкада аз ҳиммати баланд ғанист,
Зи шуғли муғбачаву бода гарчи муфлис шуд.

Дилам зи шавқи лаби лаълу чашми масти касе
Ба боф волаи гулбаргу зори наргис шуд.

Ба чоки пираҳан он шўҳи масти лояъқил,
Ба сад хаёли аҷаб ақлро мувасвис шуд.

Ба сўи мадрасаву хонақоҳ маст гузашт,
Ҳалоки шайх намуд, офати мударрис шуд.

Чи лаъбҳои аҷаб то намуди аз ғамза,
Ки пири ақл чу тифл он тараф муҳаввис шуд.

Ба қўи майкада то бешуур шуд Фони,
На раҳнамо-ш хирад не, мумидди ў ҳис шуд.

Татаббўи Ҳоҷа

Маро дил аз ҳароботи мӯғон берун наҳоҳад шуд,
Чи сӯи хонақоҳаш раҳ намоям, чун наҳоҳад шуд.

Ба тавфи гулшану гул ринди ошиқро кучо ҷӯй,
Ки ҷуз бо рӯи гулрангу май гулгун наҳоҳад шуд.

Ба саҳрои ҷунун ҳар кӯҳ қадам зад, чун маро бинал
Паи таълими савдо, ҷониби Маҷнун наҳоҳад шуд.

Зи ҷоми васлаш аз як қатра бӯе ҳам наҳоҳам ёфт,
Дилам то дар ҳавояш қатра-қатра ҳун наҳоҳад шуд.

Таҳи ҳар васлае аз хирқаам гар як дирам бошад,
Ба ҷуз ваҷҳи шаробу шоҳиди мавзун наҳоҳад шуд.

Чи сӯи кӯҳна авроқи улум орам назар з-он рӯ,
Ки молият надорад, бодаро марҳун наҳоҳад шуд.

Ман он ринди ҳароботам, ки пеши ҳимматам дар дайр
Иваз як ҷуръа майро ганчи Афридун наҳоҳад шуд.

Чу пири дайрро шаън аз нӯҳум гардун баланд омад,
Зи қабзу басти гардун шод ё маҳзун наҳоҳад шуд.

Бари комил ҷаҳону аҳли ўро вазни ҳас набвад,
Фамину хушдил аз аҳволи дун ҷуз дун наҳоҳад шуд

Чунон ранҷур карди аз балои ҳаҷр Фониро,
Ки ҷуз васли ту аз умри абад мамнун наҳоҳад шуд.

Татаббӯи Хоҷа

Биё, ки лашкари дай хайли сабза ғорат кард,
Ба сӯи бода зи яхшӯшаҳо ишорат кард.

Зи бода ҷӯй ҳарорат, ки рафт он оташ-к
Ба гармрӯии худ даъвии ҳарорат кард.

Барем дафтари саҷҷода баҳри май сӯи дайр,
«Ки суд кард ҳар он кас, ки ин тиҷорат кард».

Хуш он касе, ки дар ин фасл тавба гар бишкаст,
Гуноҳи худ ба шикасти худӣ кафорат кард.

Шароб гашт ба мо боиси ҳаробиҳо,
Худош хайр диҳад, арчи пуршарорат кард.

Ҳавои майкада ишратфизост, бодафурӯш
Магар ба оби май ин хонаро иморат кард?

Зи лавси зӯҳди риёй муюшире шуд пок,
Ки баҳри саҷда ба ибриқи май таҳорат кард.

Чи сар ба кӯҳу биёбон ниҳӣ, диле дарёб,
Ки ёфт Ҳаҷҷи қабул он, ки ин зиёрат кард.

Зи лафз бигзару маъни талаб кун, эй Фонӣ,
Ки аҳли маъни ибо з-офати иборат кард.

Татаббўи Хоҷа

Хуш он касе ки ба дайри мугон гузар дорад,
Ниҳон ба муғбачаи моҳваш назар дорад.

Дили ҳазини маро, носеҳо, макун мұкрим,
Ба айби ишқ, ки ў худ ҳамин ҳунар дорад.

Масоз нисбати Кавсар ба бодаи лаби ёр,
Ки ин ҳаловату қайфияти дигар дорад.

Ба кўи ў ҷигаролуда ашки ман ҳар дам,
Ки сад балост равад з-он, ки ў ҷигар дорад.

Сипехру анчум аз оҳи ман аст, к-оташи ишқ,
Басе аз ин сон ҳам дуду ҳам шарап дорад.

Тавон ба пои фано роҳи ишқ шуд, к-ин дашт
Ба ҷои хор ҳама раста нештар дорад.

Сарам фитода ба дайри мугон, ки муғбачае
Магар ба як қадаҳ ўро зи хок бардорад.

Дилам, ки сўхт чунин, з-он лаби майолудаст,
Чаро ки бодаи ишқ инчунин асар дорад.

Ба хуш васл маҷӯ, Фониё, ҷаро ки зи дўст,
Ҳабар надорад он, к-ӯ зи худ ҳабар дорад.

Татаббӯи Хоча

Душ дар майхона ҷонон ҳамдами ушшоқ буд,
То саҳар ғаврои риндонро ба ҷон муштоқ буд.

Зӯҳаро оварда буд овози сармaston ба рақс,
К-он садо андар ҳами ин гунбади нӯҳтоқ буд.

Гарчи з-ӯ сад нозу аз мо буд сад чандон ниёз,
Дар тариқи ҳусну ишқ аз рӯи истеҳқоқ буд.

Аз сафою нури маҷлис гар ниҳон буд офтоб,
Беҳтар аз вай ламъаи ҷоми май барроқ буд.

Мастии риндон зи май ҳам буд, лекин бештар
Аз навозишҳои он моҳи накӯҳалоқ буд.

З-аҳли он ҳангома ман беҳуштар будам аз он-к,
Бо манаш аз ҷумла риндон бештар ашфоқ буд.

Андар он шаб ҳар киро як чуръа з-он май шуд насиб,
То қиёмат дар ҷаҳон ринди алал-итлоқ буд.

Маст шав, гар маҳласат бояд, ки ҳаргиз вонараст,
Аз ҷафои аҳли оғоқ он ки дар оғоқ буд.

Фонӣ, андар сайри атвори тариқат ҳар чи дид,
Буд некӯ, лекинаш зӯҳди риёни шоқ буд.

Дар таври Шайх Камол¹⁰

Муламмаъ хирқаам аз васлаҳои бодаполо шуд,
Бад-он ҳайат, ки гёё дөғҳои бода ҳар ҷо шуд.

В-аз онҳо пораи дигар ба сони ҷомаи Қаъба,
Бубин, к-аш дӯхта бар рӯи меҳроби Мусалло шуд.

Чи оли рутба шуд дайри муғон, к-аз боми ў масте,
Агар як поя боло ҷаст, бар боми Масеҳо шуд.

Маро з-он муғбача зоҳид, ки тарки ишқ фармуди
Чу дидаш, субҳаву саҷҷода зуннору ҷалипо шуд.

Ҷавоне дил зи дастам бурду ишқаш май ба дастам дод,
Маро пиронасар асбоби расвой муҳайё шуд.

Ба оини салоҳу тақвиям орост шайх, оваҳ,
Ҳама бар бод рафт, аз дур чун он шӯҳ пайдо шуд.

Чи пурсӣ дар ҳароботам, ки нақди сабру ҳушат ку?
Ҳам аввал рӯз з-ошӯби маю шоҳид ба яғмо шуд.

Маро дар ҳонақаҳ зўҳд хирад бас тира медоранд,
Ҳуш он ринде, ки дар дайри муғон сармасту шайдо шуд.

Набуда водии ишқу муҳаббатро карон, эй дил,
Ки шуд оворатар Фонӣ дар ин дашти бало то шуд.

Дар таври Хоча

Зи тавфи он сари кўям даҳону рўи ту бояд,
Зи гунаю гули боғам чи бандаду чи қушояд.

Нахуст бода дех, ар пурсиям зи сирри ҳақиқат,
Ки то дар оинай соғарам чи рўй намояд.

Ба дига равшани орад, ба дил нишот расонад,
Насими файз, ки аз хоки кўи майкада ояд.

Зи хонақаҳ чу равад ринд шаб ба майкада муфлис,
Ба ваҷҳи май чи аҷаб гар ридои шайх рабояд?

Чи сон баҳори май аз каф тавон ниҳод, ки булбул,
Ҳама суруди видоъи гулу шукуфа сарояд.

Куни чу саҷдаи бут, дил зи нақши ғайр фурӯш ўй,
Ки бе таҳорати ботин намози ишқ нашояд.

Ба ғайри боқии мутлақ маҷӯй Фони, аз он рӯ,
Ки баҳри бастагии дил нашояд, он чи напояд.

Мухтараъ

Он қаландарваш, ки сўяш дил ба поки мекашад,
Покбозонро ба кўи дардноки мекашад.

Ҳар алиф, к-ў мекашад бар сина аз мастии ҳусн,
Ростонро дил ба сўи синачоки мекашад.

З-ин сабаб шодам ки шояд теги ў бар ман расад,
Чун буриш бар ҳар кас аз беваҳму боки мекашад.

Чун табиби ишқ хонад номи bemорони ҳацр,
З-ин мараз бар номи ман хатти ҳалоки мекашад.

Ҳар чи аз давронат ояд, шукр беҳтар, з-он ки чарх
Ҷумла теги зулм бар дилҳои шоки мекашад.

Бода хўр то зиндай, к-аз баъди мурдан рўзгор
Хомаи нисён ба маҳчурони хоки мекашад.

Фони, он касро фано бошад мусаллам, к-ў ба даҳр
Дарду доти ишқбозиро ба поки мекашад.

Татаббўи Хоча Салмон

Ҳар киро дил мубталои чун ту чононе бувад,
Ҳам фидо созад гараш ҳар мў ба тан чоне бувад.

Чун хаёл орам кашидан он тани нозук ба бар,
Ман, ки ҳар сў карда сар аз сина пайконе бувад.

Эй мусулмонон, чи хонедам ба масцид, чун ба дайр
Рахна дар динам фиканда номусулмоне бувад.

Кай мани маҷнун тавонам дид рёи он пари,
К-аш ба дидан ақли кулл мадхушу ҳайроне бувад.

Ашки хун пайдо ба рўям ронаду к-андар дилаш,
Аз фироқи лоларёе доғи пинҳоне бувад.

З-ў чудо гаштам, надонистам, ки аз бетоқати
Оҳу ашкам дар ғамаш ҳар лаҳза тӯфоне бувад.

Манъи Фонӣ кард носеҳ, аз чунуну ошиқӣ,
Кай бувад бовар, ки ў ин навъ нодоне бувад.

Татаббўъи Хоча

Даврон нишон зи бахти ҷавонам намедиҳад,
Ҷоме зи дасти пири мугонам намедиҳад.

Аз ҳар ки нўшдоруи ҷон мекунам талаб,
Қуз аз шаробхона нишонам намедиҳад.

Дар ҳаҷри ў, ки гиря шуда дар гулӯ гиреҳ,
Фарёд аз ў, ки роҳи фифонам намедиҳад.

Умрам сабукхиром шудаст, эй ҳариф, аз он-к,
Соқии давр ратли гаронам намедиҳад.

Дор-ул-амони майкада мебоядам, ки чарх,
Чои дигар зи гусса амонам намедиҳад.

Як қатра обро ба лабам чарх то зи ҷашм,
Сад қатра хуни дил начаконам, намедиҳад.

Фонӣ, зи кому аиш, ки гардун диҳад ба ҳалқ,
Ҳечам чу менаёбад, аз онам намедиҳад.

Айзан

Зи сирри оби ҳаётам май огаҳи овард,
Ба кўи майқада Хизрам ба ҳамраҳи овард.

Чунон, ки киштии сойил сипеҳр бин зи ҳилол,
Ба базми дурдкашон соғари тиҳи овард.

Май сабўҳкашон ҷон ба бод ҳоҳам дод,
Ки бўи дўст насими саҳаргаҳи овард.

Чи майқада-ст, ки дурди сафоли ў дар сар,
Гадойро ҳаваси афсари шаҳи овард.

Хуш он мае, ки талаб доштам зи муғбача дўш
Чу бода хуни дилам хўрд в-он гаҳе овард.

Ба раҳни хирқа агар оқилий, биё, май нўш,
Ки шайх ҷониби дайраш зи абллаҳи овард.

Чу хўрд бода ба хиргоҳ моҳи ман, Ноҳид
Зи баҳри базми вай оҳангি хиргаҳи овард.

Каманди зулфи ту ушшоқро ба силсила баст,
Ба як гиреҳ сўи мо рў ба қўтаҳи овард.

Балои ишқ зи мардум гурехт, эй Фони,
Валек рўй ба вайронай раҳи овард.

Дар таври Хоча

Он бевафо чи шавад, ки назар сўи мо кунад,
Ваъда кунад вафову ба ваъда вафо кунад?!

Он к-ў зи ҷаври муғбачагон дар шикоят аст,
Бояд ба пири дайри мугон илтиҷо кунад.

Шўхе ки илтифот ба сўи шаҳон накард,
Бо ман, ки маству ринду гадоям кучо кунад?

Соқи, ки баъди умре агар дорадам шароб,
Ман ногирифта ҷом, вай аз каф раҳо кунад.

Ҳар ҷ-оядат ба пеш, чу бе ихтиёри туст,
Дарвеш бо ки шиква зи чуну ҷаро кунад?

Ушшоқро зи баҳри дили хеш раҳм кард,
Шояд бад-ин ғарифа зи баҳри Ҳудо кунад.

Май деҳ, ки ҷурми мо ба дусад зорию ниёз,
Зон зўҳд беҳ, ки шайх ба учбу риё кунад.

Рӯҳам ба кўи дўст шуду несташ илоҷ,
Мурғе ки сўи гулшани асли ҳаво кунад.

Фонӣ, ки хост мулки бақо, фатҳ гардадаш,
Набвад аҷаб, ки майл ба дашти фано кунад.

Мухтаръ

Лабат, ки барги гули тар ба бода оmezад,
Дигар ачаб, ки Масехо зи бода пархезад.

Ба ишва наргиси шўхат ба турфат-ул-айнэ,
Ҳазор фитна зи ҳар гўшае барангезад.

Дилам заифу май тундваш, магар соқи,
Гулобе аз хайи руҳсор бар қадаҳ резад.

Дил аз хаёли миёни ту ҳар замон худро,
Чу лўлиёна мулоъиб зи ришта оvezад.

Сафо зи бодай даврон маҷӯ чунин, ки сипеҳр
Ғубори фитна зи парвезани бало безад.

Ачаб, ки Зўҳра паси кори хеш биншинад,
Ба ноз шоҳиди мо чун ба рақс бархезад.

Наистад хиради ҳилагар ба кишвари ишқ,
Чу шер шуд яла, рӯбаҳ зи рахна бигрезад.

Дилам зи касрати шуғли сўроҳии май сўхт,
Ба нури шамъ чу парвонае, ки бистезад.

Ҳар он, ки муғбачаву бода хост чун Фони,
Ба хоки дайри муғон хуни дил баромезад.

Татаббўи Хоча

Риндон, ки азми сайр ба кўи мугон кунанд,
Дин баҳри май чу муғбача ҷўяд, чунон кунанд.

Имон чу бохтанд ба зуннори зулфи ў,
Он гаҳ сабук нашот ба ратли гарон кунанд.

Сархуш чу баҳри айш қулаҳгўша бишкананд,
Нуқли тараб зи анҷуми ҳафт осмон кунанд.

Май аз сафоли дайр чу мастона даркашанд,
Хуршеди зарнигори сипеҳраш гумон кунанд.

Дарёкаш ар шаванд, бувад чарх чомашон,
Дар рехтан канори уфуқро нишон кунанд.

Гоҳи сахо вуҷуди гадоёни дайрро,
Бо як пиёла муњими дарёву кон кунанд.

Бадмасти ар ба ҷарҳи ситамгар бино ниҳанд,
Бо хоки раҳ баробару камтар аз он кунанд.

Чун акси рўи дўст ба май гашт ҷилвасоз,
Нўшанду расми бехуди он гаҳ аён кунанд.

Фонӣ, зи худ нарастা наёби нишони дўст,
Зуҳҳод шому субҳ магар з-ин фифон кунанд.

Татаббӯи Хоча

Дар дасти пири майкада гулранг бода буд,
Ё акси рӯи муғбача дар май фитода буд?

Рафтам ба дайру шавкати риндон ба соҳаташ
Аз ҳарчи дар хаёл дарояд, зиёда буд.

Пири муғон нишаста ба сад ҳашмату ҷалол,
Гардун ба қадди хам ба дараш сар ниҳода буд.

Риндони маст ҳар яке аз рутбаи рафеъ,
Бо аҳли Арш ҷашми ҳақорат күшода буд.

Ҳар сўзи ҳусни муғбачаи шўхи содарӯ,
Нақши дусад хаёл ба дилҳои сода буд.

Пири муғон ишорати ҷоми маям намуд,
Аз ҳосили ҳаёт худ инам иродад буд.

Фонисифат ба муғбача ҷон соҳтам фило,
Пиндоштам, ки модари даҳрам назода буд

Татаббўъи Ҳоҷа

Гуле, ки шарҳи ғамам пеши ў сабо биқунад,
Хуш аст як ба якаш, гар чу ман адо биқунад.

Зи ғамзай ту наёяд тариқи дилчӯй,
Ҷуз ин ки қасди дили зори мубтало биқунад.

Ба тундхӯйи он маст бин, ки ронад төғ,
Гаҳи хиром асире гараш дуо биқунад.

Ба күштай ғами ҳаҷри ту, ҷуз висол чи суд,
Ҳазор бор Масеҳо гараш даво биқунад?!

Зи шайхи шаҳр тариқи фано наёфт, дилам,
Магар ба пири ҳаробот илтиҷо биқунад.

Биёр бода, ки дар даври ҷарҳи зангорӣ,
Бад-ин тарона касе занги дил ҷило биқунад.

Ҳарими васл на пайдост Фониё, солик
Магар, ки рӯй ба сарманзили фано биқунад?

Татаббўъи Хоча

Ҳама паривашИ он моҳи ховарИ донад,
Ҳазор навъи дигар одамигарИ донад.

Чу бишканад ба такаббур кулоҳгўши ҳусн,
Ба маҳвашони ҷаҳон расми сарварИ донад.

Вагар ба кишвари дилҳо кашад сипоҳи бало,
Ба қатлу кин ҳама таври ситамгарИ донад.

Вагар ба базми тараб Ҷоми Ҷам ниҳад бар каф,
Румузи чарх ба фархундаахтарИ донад.

Вагар фитад ҳаваси мулки Санҷараш дар сар,
Ба фарқ зулфи сияҳ чатри санҷарИ донад.

Вагар ба дайри муғон афтадаш гузар сармаст,
Ҳалоки худ ҳама бутҳои озарИ донад.

Бало нигар, ки бад-ин тоҷу рифъати шоҳИ,
Тариқи дилбарию бандапарварИ донад.

Ҳалол бод май лаълфом риндеро,
Ки ҷавҳари қадаҳ аз покгавҳарИ донад.

Гадои майкада дорои баҳру бар шуд, аз он-к,
Ба нури оинаи дил СикандарИ донад.

Чи бок агар ба ҳуми бода уфтад бати май,
Ки бат миёнаи дарё шиноварИ донад.

Расад чу мастии ФонИ ба Ҳофизи Шероз,
Зи Ҷоми Ҷомию аз бодаи ҲарИ донад.

Татаббӯи мавлоно Соҳиби Балҳӣ¹¹

Ишқ аҷзои вуҷудамро ба роҳат ҳок кард,
Санги бедодат аз он ҳокам бурун овард гард.

Гарму сарди гар надида будам андар роҳи ишқ,
Кард аз он айбам мубарро ашқи гарму оҳи сард.

Чанд таъвизам нависӣ аз пай дафъи ҷунун,
Зоҳид ин афсонаҳои печ-печат дарнавард.

Носеҳи бедард аз дарди дили мо ғофил аст,
З-он ки набвад воқиф аз дарди касе, ҷуз аҳли дард.

Дар хаёлат кори дил бехушию ғам хўрдан аст,
Вой беморе, к-аш ин бошад, ба олам ҳобу ҳ(в)ард.

Рӯи зардамро агарчи сурх созад ҳуни ашқ,
Ҳун шавад зардоб аз таъсири ранги рӯи зард

Гар ҳавои васли он ҳуршед дорӣ, чун Масеҳ,
Фониё, аз мардуми даврон муҷаррад бошу фард.

Дар таври Махдум

Боз теги зулм бар каф тундхёй ман расид,
Рехт ҳар сёе дусад хун, то ба сёи ман расид.

Ҳарчи аз тӯфони ашки ман расид андар ғамаш,
Бар ҳама рӯй замин аввал ба рӯй ман расид.

Сангборони фалак сад ҷо сарамро ҳам шикаст,
Санги бедодаш на танҳо бар сабӯи ман расид.

Гарчи ман дидам малолатҳо зи гуфтугӯи ҳалқ,
Ҳалқро ҳам бас малол аз гуфтугӯи ман расид.

Ин ки бар ҳар тори мӯи ман задӣ сад теги зулм,
Он ҳама бар пайкари чун тори мӯи ман расид.

Ҳукми қуштан ҳар киро фармуд он сultonи ҳусн,
Шаҳнаи ишқ аз барои ҷустуҷӯи ман расид.

Фониё, дар заъфи ҳичрон теги он бебок буд,
Қатраи обе, ки ногаҳ бар гулӯи ман расид.

Татаббӯи Хоча

Аз рухат акс магар дар май гулфом афтод,
Ё гул аз гӯши дастори ту дар чом афтод?

Чун гули хушк бувад баста ба гулдастай тар,
Шакли доги ту, ки бар чисми гуландом афтод.

Гар на он муғбача аз дайр бурун омад масти,
Чист ин офату яфмо, ки дар ислом афтод?

Фарқҳо ҳаст ба расвоии ишқ, эй зоҳид,
К-аз ту номи накӯ афтоду зи мо ном афтод.

Сари фитна-ст дар айёми ту хубонро, лек
Чашми фаттони ту сарфитнаи айём афтод.

Пардадор аст шабу пардадарӣ шеваи рӯз,
З-ин сабаб айши ниҳонӣ тарафи шом афтод.

Дили Фонӣ, зи гули рӯи ту шуд бастаи зулф,
Мурғе аз гулшани қудс омаду дар дом афтод.

Татаббӯи Махдум

Қадаҳ ба хилвати ёрам баҳонае бошад,
Муродам аз ду саро қунчи хонае бошад.

Зи тири ишқи ту захме ба сина меҳоҳам,
Ки ҳар күчо равам, аз ту нишонае бошад.

Фараз аз ин, ки ба ҳар остона молам рўй,
Ба ҷашм равшаний аз остонае бошад.

Зи моҳи рўи ту он хол шуд муроди дилам,
Зи хирмане фарази мўр донае бошад.

Шарори шўълаи ишқат на барқ бошаду бас,
Ки аз вай оташи дўзах забонае бошад.

Гаҳи хироми самандат, ки так занам дар пеш,
Ба фарқам орзуи тозиёнае бошад.

Муроди Фонӣ, аз ин ранчи бекаронаи ҳалқ
Ҳамин ки аз ҳама мардум каронае бошад.

Мухтараъ

Аз фироқат ранци беандоза бар чонам расид,
Бар дилам дард он чи кард он шарҳ, натвонам расид.

Ваҳ, ки натвон дўхт чоки пираҳан бар чисми зор,
З-он ки сад бор аз гиребон то ба домонам расид.

Пайкарам гашта гулистони чунун аз хуну захм,
Сангҳо, к-аз кўдакон бар чисми урёнам расид.

З-оҳу ашкам не замин, балк осмон ҳам шуд зи чой,
Офаринишро чиҳо бингар зи тӯфонам расид.

Эй мусулмонон, яке гуфтан наёрам аз ҳазор,
Он чи бар ислому дин з-он номусулмонам расид.

Аз малоҳатҳои ҳуснаш буд ларzon чону дил,
Бар дилу ҷон он чи з-ӯ буди хатар, онам расид.

Чоми даврам, соқиё, пуртар зи дигар ошиқон,
З-онки ранци пур зи ишқу аҳли давронам расид.

Ҳар гаҳ андар водии ҳаҷрат нашот омад ба дил,
Корвони ғам паёпай з-он биёбонам расид.

Дам мазан аз васл, Фонӣ, шукрҳо овар ба чой,
К-аз хаёли дўст мақсади дилат донам расид.

Татаббўи Ҳоча

Чу шоҳи занг чатри санҷарӣ бар кӯҳсорон зад,
Ба ҳафтум қалъа кайвон кўси аббосишиорон зад.

Шуд аз хуни шафақ рёй уфуқ гулгун ба сўги меҳр,
Ки гардун нохуни анчум ба рух чун сўтворон зад.

Ба холи тираи ушшоқ абри тира ҳар соат,
Ба рёй даҳри дун обе зи чашми ашкборон зад.

Ман аз навмедији васлаш ба рёй ҳалқ дар баста,
Ки ёр аз марҳамат ногаҳ дари уммедворон зад.

Дари дайри муғон бикшодаму омад бурун сармаст,
Ки шамъи оразаш оташ ба ҷони бекаророн зад.

Чунон ғавғо ба дайр афтод, к-аз ошуби сармасти,
Фалак сад таъни хомӯши ба кўси шаҳриёрон зад.

Зи мижгонаш ҳазорон неши заҳролуд ҳар соат
Кашид, аммо ҳама болои реши дилфиғорон зад.

Зи чини турра сад марғули мушкинро гиреҳ бикшод,
Вале бар риштаҳои субҳаи шабзиндалорон зад.

Чу акси ҷоми лаъли оташинаш ҳар тараф афтод,
Ҳазорон барқи расвой ба ҷони тавбагорон зад.

Зи хуни ҳалқ агарчи лолазор ангехт дар олам,
Ба ёри як-ду ҷоми лолагун, лекин ба ёрон зад.

Ҳамон ҷоми фано, к-он шаб гадой кард аз ў Фонӣ,
Дамодам аз май боқӣ сало бар комгорон зад.

Татаббӯи баъзе азизон

Дари майхона, к-аз ў ақл парешон омад,
Ҳалқааш ҳалқаи ҷамъияти риндон омад.

Нахиромад сўи боғи назарам сарви қадаш,
Ки гулаш хуни дилу ҳор зи мижтон омад.

Бандаи пири мугонам, ки гадоёни дараш
Ҳар як аз вусъати дил қайсару ҳоқон омад.

Аз май давр манозу зи ҳумораш махурӯш,
Кори даврон чу ба ҳар лаҳза дигарсон омад.

Боз дар шаҳр чи гавғост, ҳамоно ки дигар
Маст он кофири бебок ба майдон омад.

Ринду расво шаву он гаҳ сўи риндон бихиром,
Ки ба тақво тарафи майкада натвон омад.

Ҷониби аҳли риё савмааро тавф макун,
З-он ки ҳар кас, ки шуд он сўй, пушаймон омад.

Бадар ой аз худу эҳроми Ҳарам банд аз он-к,
Натавон ҷониби ин бодия осон омад.

Фониё, дайри фано ҷои аҷаб дон, ки дар ў
Кофири ишқ шуд он кас, ки мусулмон омад.

Татаббўъи Хоча

Ёд бод он, ки маро дайри муғон маъво буд,
Хотирам волаи он муғбачаи зебо буд.

Шаб дари дайр чу барбаста шудӣ то дами субҳ,
Базми риндони харобот биҳиштосо буд.

Ҳар куҳанхонае аз дайри муғон қасри биҳишт,
Ҳури ў муғбачаву Кавсари ў саҳбо буд.

Пири дайр омада бар садри хароботи муғон,
Ки зи масти зи нӯҳум торамаш истиғно буд:

Дар кафаш ҷоми ҳилолӣ ба шафақгун бода,
Гирдболиш ба таҳи зонуи ў байзо буд.

Дурднӯшон ҳама дар бандагияш баста камар,
Ҳар як он навъ, ки нисбат ба фалак ҷавзо буд.

Он ки андар назари ҳиммати риндон будӣ,
Камтар аз хоки сияҳ дунию моғиҳо буд.

Ҷилваи ҳуснкунон муғбачаи бодафурӯш,
Ки аз он кор дили шефта вовайло буд.

Ҳар замон мутриби хушлаҳча намудӣ дар сайд
Нағма, ҷое ки аз он ҳушу хирад бечо буд.

Кори маston ҳама бо нолаи ҷангӯ дафу най,
Дар хароботи муғон то ба саҳар ғавғо буд.

Дар чунин базмгаҳе роҳ наёби ҳаргиз,
Фониё, то нашавад буди ту яксар нобуд.

Мухтараъ

Сўи гулшан рафтаму сарви хиромонам набуд,
Гиря зўр овард, к-он гулбарги хандонам набуд,

Абрсон худро ҳавоӣ ёфтам ҳар сў ба боғ,
З-он ки ғайр аз гиряву ошубу афғонам набуд.

Хостам дилро ба сарҳадди шикебоӣ қашам,
Лек аз андӯҳи ҳичрон тоқати онам набуд.

З-изтироби дил агар корам ба расвоӣ қашид,
Қуввати онам, ки кардан сабр битвонам, набуд.

Сўи маскан омадан боист беошӯб, лек
Ин таҳаммул дар дили бесабру сомонам набуд.

Бо нигаҳбонони қотил сирри ишқам шуд аён,
З-он ки аз бадҳолӣ он соат ғами чонам набуд.

Фониё, дар ҳачри он рашки пари маъзур дор,
К-инчунин девонагӣ нокардан имконам набуд.

Мухтаръ

Сўи майхона ба риндон хабарам боз ояд,
Гар сўи хона маҳи навсафарам боз ояд,

Он чигаргўша агар боз наёяд, чи ачаб,
Пораҳо гар сўи чашм аз чигарам боз ояд.

Партави меҳр фитад бар сараму сояи сарв,
Агар он нахли хиромон ба сарам боз ояд.

Вораҳонал зи хуморам ба дари дайр, агар
Май ба каф муғбачаи ишвагарам боз ояд.

Муҳтасиб омаду дар савмаа мастам донист,
Рахт бар дайри мугон гар набарам, боз ояд.

Ман, ки дар чашм кашам хоки хароботи фано,
Нақди кавнайн кучо дар назарам боз ояд?

Ба газаб гар бишуд он маҳ зи барат, эй Фони,
Бод боқи, агар аз роҳи карам боз ояд.

Татаббўи Шайх

Зи хоки куи ту буи абир меояд,
Ки сўи дилшудагон дилпазир меояд.

Шаҳе, ки мулки ҷаҳонро ба зулм карда асир,
Ҳанӯз ношуда сўят асир, меояд.

Зи дашти ҳаҷр аз он обиранд пиру ҷавон,
Ки чун ҷавон равад он сўй, пир меояд.

Ҳалол гашт ба ҷашми ту ҳуни ман, гарчи
Ҳанӯз аз даҳнат бўй шир меояд.

Ба кўи ишқ ҳамоно, ки қатли ушшоқ аст,
Ки он тараф зи асирон нағир меояд.

Ҳамепарад зи тараб ҷашмам, эй фалак, ҳуш дор
Магар ки шоҳ ба сўи фақир меояд?

Чи рўзгори некў буд васл, эй Фонӣ,
Ки гаҳ-гаҳам ба хаёлу замир меояд.

Татаббўи Хоча

Майли сарвам зи ҳавои қади дилчўи ту буд,
Буданам волаи гулбарг ҳам аз рёйи ту буд.

Дар ҳами тоқи фалак ҳайати қавсии ҳилол,
Аз пай зеби камон хонаи абройи ту буд.

Мурдам аз рашку дигар зинда шудам, лек зи шавқ,
Ки саҳар накҳати гулро ба чаман бўйи ту буд.

Дар ҳароботи муғон дўш алоло то субҳ
Аз май лаъли туву силсилаи мўи ту буд.

Каъбаву дайр тафовут накунад чун ҳама ҷо,
Дида бар рёйи туву майли дилам сўи ту буд.

Буд дар роҳи талаб равшаний дидаю дил,
Тўтиёранг ҳар он гард, ки аз кўйи ту буд.

Файзи қудсий расад аз нуктаи Фони ҳар дам,
Ки ҳадисаш сифати лаъли сухангёйи ту буд.

Татаббўи Хоҷа

Банди гесӯи ту аз даст раҳо натвон кард,
Гар чудо созияш аз банд, чудо натвон кард.

Дам нигаҳ дор Масеҳо, ки ба ҷуз нӯши висол,
Дард муҳлиқ чу шуд аз ҳаҷр, даво натвон кард.

Чун хиромӣ сӯи мо, гар на ҳақираш бинӣ,
Чон чи бошад, ки ба пои ту фидо натвон кард!

Қимати лаъли ту кардан натавон ҷавҳари рӯҳ,
Ҷавҳари рӯҳ бале, хокбаҳо натвон кард.

Мастам он навъ, ки дарди дили худро бар ёр
Он чи дар дил гузарад, нек адо натвон кард.

Саҷда дар пеши бутон фавт намудан натавон,
Зоҳидо, ин на намоз аст, қазо натвон кард.

Бодаи ишқу баҳили набувад рост, валек
Ҷуз ба риндони ҳаробот сало натвон кард.

Эй дил, ар нури яқин металаби, сурмаи ҷашм,
Ба ҷуз аз ҳоки дари майкадаҳо натвон кард.

Талаби васли ҳарам ҳар ки кунад чун Фони,
Рӯи дил ҷуз ба биёбони фано натвон кард.

Татаббӯи Хоча

Ҳар ки дар дайри мугон чоми шаробе дорад,
Расадаш гар ба фалак нозу итобе дорад.

Он ки дар майкада бигрифт ба каф ратли гарон,
Чарх бар рӯи маяш ҳукми хубобе дорад.

Равзаву ҳур ба Кавсар чи кунад ёд, он к-ӯ
Шоҳиду манзили амну май нобе дорад?!

Дар гадоёни ҳаробот наёмад ба ҳисоб,
Ҳар ки аз салтанати даҳр ҳисобе дорад.

Оташин рӯи арақноки ту чун ҷашмаи меҳр,
Боз дар ҳусн аҷаб обию тобе дорад.

Савти булбул зи чи маъни набувад файзрасон,
Ки зи авроқи гули тоза китобе дорад.

Кишвари ҳусни вай обод, зи осеби завол,
К-аз вафо пурсиши аҳволи ҳаробе дорад.

Маю маъшуқ расон, ё Рабам, аз лутф ба он,
К-аз ҳумор андӯҳу аз ҳаҷр азобе дорад.

Фони аз ҷарху нуҷум аз чи бинолад, ки ба даҳр
Шоҳи ҳуршедваши аршҷанобе дорад.

Татаббӯи Ҳоча

Шаб, ки омад маст он маҳ, тавбакоронро чи шуд?
Ман агар мурдам, бигў, шабзиннадоронро чи шуд?

Чун бурун омад, на дил бигзошт, не ақлу на дин,
Гар ба риндон зад бало, парҳезкоронро чи шуд?

Чун ба майдон тохт, растохез дар майдон фитод,
Шаҳсаворонро чи омад, шаҳриёронро чи шуд?

Мурдам аз маҳмурию ҷоми шаробам қас надод,
Зоҳид ар маъзур бошад, майгусоронро чи шуд?

Ман, ки душманкомам андар ошиқӣ, эй дӯстон,
Душманонро гар хуш омад, дӯстдоронро чи шуд?

Зулмати ҳаҷрам аҷаб тира-ст дар даشتӣ фироқ,
Ламъаҳои барқӣ васли кӯҳсоронро чи шуд?

Як гули хандон, ки имсолам зи боғи дил наруст,
Гиря бар ҳолам накард, абри баҳоронро чи шуд?

Шӯълае нафтод дар дилҳои мо — афсурдагон,
Сайҳаи мастирасони ҳушёронро чи шуд?

Фониё, аз ҷаври ёрони замон ғамгин мабош,
Ёр ҳуд кай будат, ар гӯй ки ёронро чи шуд?

Татаббӯни Хоҷа

Ишқу ҷавониву май чу ҷилвагар ояд,
Тавба накӯ бошад, ар зи даст барояд.

Ошиқи шӯхе шудам, ки чон диҳам аз рашк.
Гар зи дил ояд бурун, ба дила дарояд.

Сабзаву об аст баҳри ишратам аз вай,
Наштару тифе, ки бар дилу ҷигар ояд.

Наҳли умедам гули фироқ баровард,
То чи аз ў бар хӯрам, чу дар самар ояд.

Ларза фитаҳ дар дилу зи пой дарафтам,
Ҳар гаҳам он шӯҳи фитна дар назар ояд.

Аҳҳд намудам, ки маству бехабар афтам,
Ҳар гаҳ аз он ёри гоибам ҳабар ояд.

Дам ба дам аз ҷоми бода нест гузирам,
К-аз фалакам ҳар замон ғаме дигар ояд.

Дар талаби васл пеши ҳиммати ошиқ,
Даҳру дар ў ҳар чи ҳаст, муҳтасар ояд.

Фонӣ, аз он майли боғ кард, ки он ҷо
Булбули мастанӣ суруди ишқ сарояд.

Татаббўни Хоҷа

Ҳар ки сарҳалқаи риндони ҷаҳон ҳоҳад буд,
Маст дар кунци ҳароботи муғон ҳоҳад буд.

Манигар саҳл ба риндон, ки агар дарнигарӣ,
Оламе дар таҳи ҳар ҳирқа ниҳон ҳоҳад буд.

Ҳалқ пурсанд, ки то қай бувадат мастии ишқ?
«То зи майхонаву май ному нишон ҳоҳад буд».

З-ин ҳадисам натавонанд пушаймон кардан,
«Бар ҳамонем, ки будему ҳамон ҳоҳад буд».

Эй хуш он шаб, ки фифони мани Маҷнун чу шунид
Он парӣ гуфт ба ёрон, ки фалон ҳоҳад буд!

Ҳоли дилро набувад шарҳ намудан ҳочат,
Чунки донам, ки бари дӯст аён ҳоҳад буд.

Аз май ар умри абад қасб шавад риндонро,
То абад бар дари майхона макон ҳоҳад буд.

Пираму шефта в-ин нақди ҳаётам ба нисор.
Баҳри ҳоки раҳи он турфа ҷавон ҳоҳад буд.

Гуфта Фонӣ, ки асир аст, магар ошиқи мост,
Ҳарчи фармудай, эй дӯст, чунон ҳоҳад буд!

Татаббўи Ҳоҷа

Мае ки майли дили мо сўи фано бибарад,
Зи зўҳд беҳ, ки ба сарманзили риё бибарад.

Чу бурд ёр дилатро, кунун ту фориг бош,
Аз ўст дил, бигузораш ба ҳар кучо бибарад.

Зи заъфам омаду шуд нест суи дўст, магар
Насим орад аз он манзилам, сабо бибарад.

Ҳавои сарви қадаш бошадам ҳанӯз ба сар,
Чу бод кард вучудам, сўи ҳаво бибарад.

Ҳаёли васл муҳол аст пеши он бадаҳд,
Чу ҳеч кас натавонад, ки номи мо бибарад.

Набоядам ду саро, лек дар гадои дайр,
Ҳаёли муғбачагонам ба ҳар саро бибарад.

Ҳаёти нақд бувад мугтанам, ки чарх ба лаъб
Фитода то зи ту нақди ҳаётро бибарад.

Тамаъ мадор зи хубон вафо, ки Эзиди пок
Ба ҳар ки дод ҷамол, аз дилаш вафо бибарад.

Ба ранҷидидаи даврон чӣ чора, эй Фонӣ,
Ҷуз он ки ҷониби майхона илтиҷо бибарад.

Айзан

Як нукта ҳар ки аз лаби чонони мо шунид,
Дар гўши ў қаломи Масҳост ношунид.

Гар хори бевафоиям он гул ба сина хаст,
Аз гулситони даҳр ки бўй вафо шунид?

Ошуфтаги ба муғбачагонам ниҳон набуд,
«Сад бор пири майқада ин моҷаро шунид».

Дил заҳми бўтирифтаи худро ба кас нагуфт,
Он гул агар шунид, зи боди сабо шунид.

Дўшам набурда хоб зи май буд, ё хумор,
Ё нолаҳои зори мани мубтало шунид.

Дар тоқи дайр арбадаи мо садо фиканд,
З-он сон, ки аҳли тоқи сипеҳр он садо шунид.

Дар базми ишқ шарти адаб нест эътиroz,
Гар нуктаи савоб шунид, ар хато шунид.

Дилро ба ишқ аз сухани душманон мапурс,
Аз дўстон нигар, ки дар ин раҳ чиҳо шунид.

Дил дар ниёзи субҳгаҳ аз хотифи саҳар,
Дишаб ба кунчи дайри мугон ин нидо шунид:

«К-оини аҳли дайр чу беихтиёри аст,
Осуда он, ки ҳар чий шунид, аз ризо шунид».

Фонӣ агар бақо талабӣ, боядат нахуст
Бўи гули тааб зи насими фано шунид

Татаббўни Хоҷа

Зи дайр мугбача ҳар гаҳ ба каф пиёла барояд,
Ба даҳр тафриқа афтад, зи ҳалқ нола барояд.

Зи рӯю чашми маҳи хеш ёдам ояду гирям,
Ба лолазор чу бозикунон гизола барояд.

Дилам кашад, ки бимолам ба ҳарду чашму бибўям,
Чу бўи дилкаши он анбаринкулола барояд.

Маро, ки ком май лоларангү орази соқист,
Қучо муроди дил аз аргувону лола барояд?

Чи сон тахайюли бўса кунам зи гулшани ҳуснаш,
Ба гирди моҳи рух аз хат кунун, ки ҳола барояд.

Чаро ба зўҳд чиҳил сол хун хўрам пай Кавсар?
Маро, ки-коми дил аз бодаи дусола барояд!

Зи ишқ дам назади, Фониё, чи суд пас аз марғ
Зи ҳучраат гар аз ин илм сад рисола барояд.

Айзан

Эй хуш онон, ки сахар домани ёре гиранд,
Кадаҳи бода паи дафъи хуморе гиранд.

Рафъати пири муғон бин, ки фалакро ба нучум,
З-оташи файрати ў дуду шароре гиранд.

Хоки он шоҳ ва шонам, ки гаҳи қуштани ҳалқ,
Тарки сад хун зи фифони дили зоре гиранд.

Мо ба ринди чу алам бар дари майхона задем,
Беҳ, ки арбоби насиҳат паи коре гиранд.

Авлий он аст, ки риндони ҷаҳон домани хеш
Дарнаварданд, vale домани ёре гиранд.

Гуфтамаш ҷон зи паи бӯсае гиранд бутон,
Зери лаб ҳандазанон гуфт, ки оре гиранд.

Ҳалқ зери фалак он рӯз бигиранд қарор,
Фониё, к-аз равиш афлок қароре гиранд.

Татаббӯи Мир

Ҳусни рўи ҳури ҷаннатро малак изҳор кард,
Чун рухи хуби ту дид, аз гуфта истиғфор кард.

Ваҳ, чи коғир буд он, к-аз дайр маст омад бурун,
Баҳри қайдам риштаи тасбехро зуннор кард?.

Боғбон то кард ташбеҳи даҳонаш фунчаро,
Дар дилам аз заҳми пайконе фузунтар кор кард.

Килки қудрат ҳалли он дар гардиши соғар ниҳод,
Мушкилотеро, ки дар нўҳ давраи паргор кард.

Риндияш бодо ҳалол, он к-ў ба ишқи муғбача
Хирқаву саҷҷода раҳни кулбай ҳаммор кард.

Лаъли ҷонбахшаш зи мардум ҷон ба осонӣ гирифт,
Саҳтҷониҳои ман ин қиссаро душвор кард.

Бар сари бозори ҳуснаш ҳудфурӯширо гузошт,
Юсуфу пеши рухаш бар бандагӣ иқрор кард.

Дўш чун мемурдам аз ҳичрон, суроҳӣ хун гирист,
Шамъ низ аз сўзи дардам ҳудкуши бисёр кард.

Масту ошиқ, Фони, аз дайри муғон омад бурун,
Ҳар ду событ шуд ба ў, гарчи басе инкор кард.

Татаббӯи Ҳоҷа

Тариқи шеваи ринди касе ба ҷо овард,
Ки рӯи дил сӯи майхонаи фано овард.

Надошт нуру сафо, шоми ҳаҷри мо, он маҳ
Зи ҷеҳра нур расониду май сафо овард.

Ҳаётбахши дилам шав, чу омадӣ, эй умр,
Даме марав, ки туро ин тараф Ҳудо овард.

Балои ишқ маро бар сар омад аз раҳи ҷашм,
Надил рӯзи хуш, ар бар сарам бало овард.

Даруни майкада дар базмгоҳи риндон рехт,
Зи сайри кӯи мугон ҳарчи ин гадо овард.

Қазо нашуд мутагайири, хуш он, ки дод ризо
Ба ҳар чи бар сари баргаштааш қазо овард.

Накӯ буд ин, ки сӯи Фонӣ омад он маҳ, лек
Ба ҳуд рақиби сияҳрӯйро ҷаро овард?

Татаббӯи Xоча

Чи ачаб гар хайи он чехра дили мо бибарад,
Кўҳро сел чунин гар расад, аз ҷо бибарад.

Ба тамошой чаман рафтани он сарв хуш аст,
Нест ин хуш, ки рақибаш ба тамошо бибарад.

Дили Маңнуншуда чун сайди ғизоли Лайлист, Суд набвад арабаш гарчи зи сахро бибарад.

Дил, ки бе ошиқи афсурда намояд, эй кош,
Ки самумаш дар ин дашт ба яғмо бибарад.

Андар он күй магү номи ту шайдо чун шуд,
Пеши ў кист, ки номи мани шайдо бибарад?

Ёр меҳмону маро заъф, ки оё пай май,
Тарафи майкада тасбеху мусалло бибарад.

Фониё, күшта зи дайраш магар оранд бурун,
Дили онро, ки маю соқиј тарсо бибарад.

Дар таври Шайх

Ду зулф, к-он маҳи номеҳрубон зи тоб афканд,
Ниқоб бар маҳу бурқаъ бар офтоб афканд.

Ба тарфи мусҳафи ораз намуд ҳалқаи зулф,
Нишонаро пари товус дар китоб афканд.

Муюширонро бедор кард баҳри сабӯҳ,
Маро чу дид равон хешро ба хоб афканд,

Ба даст ҷоми муродаш ҳамеша пурмай бод,
Маро ба дайри муғон он ки дар шароб афканд!

Ба оби Хизр магар кард заҳрро мамзуз,
Касе ки оби ҳазар дар шароби ноб афканд.

Дигар ба лаъли майолуд соқии сармаст,
Ба ҷонам оташу дар ҷисмам изтироб афканд.

Зи ишқ бо ҷигари сӯхта бувад, Фони
Чу муфлисе, ки дар оташ ҷигаркабоб афканд.

Татаббўъи ҳазрати Шайх

Чашмам чу бар он рўи чу рашки қамар афтод,
Аз чашм давид анҷуму дар рўй дарафтод.

Аз хай ба шафақ ахтари дуррӣ ба шафақ нест,
К-аз шабнами Фирдавс ба гулбарги тар афтод.

Хуни дилам аз дида зи бас қард ғамам фош,
Ҳарчанд чигаргӯша намуд, аз назар афтод.

Шомам, ки зи ҳичрони ту шуд рўзи қиёмат,
Чун рўз шуд, он ваъда ба рўзи дигар афтод.

Аз нолаи ман то ба саҳар хоб набурдаш,
В-ин тўҳмат дар гардани мурғи саҳар афтод.

Дар ҳасрати бўсе, ки ба ҷонам зи лабат буд,
З-он лаъл чи ҳунҳо ки маро дар чигар афтод?!

Фони, ба раҳи Саъдӣ агар зад қадаме чанд,
Бо ў суханаш бин, ки чу ширу шакар афтод.

Не-не, чи ҳади он ки дарояд ба муқобил,
К-аз партави иксирни вай ин хок зар афтод.

Татаббӯни Ҳоҷа

Ҳавои май ба сари ҳар ки чун ҳубоб равад,
Аҷаб набошад агар дар сари шароб равад.

Чу бахти хуфта сӯи мо ба сад ҳиял ояд,
Вале чу умри гиромӣ ба сад шитоб равад.

Зи бедилон ҳама шаб бишнавад фасонаи дил.
Чу навбати мани бедил расад, ба хоб равад.

Назар фиканда ба ағёр лаб магаз пинҳон,
Раво мадор, ки бар ҷони ман азоб равад.

Чу ринди майкада равшандарун бувад чи аҷаб,
Ки дар дарун-ш май ҳамчӯ офтоб равад?.

Хуш он ки субҳ ба дайри муғон зи маҳмурӣ
Ҳароб ояду шом аз қадаҳ ҳароб равад.

Ҳумор дар дилаш афканда изтироб чи айб,
Агар ба майкада Фонӣ ба изтироб равад?!

Татаббўи Хоча

Гадои дайр зи шоҳи замон чи ғам дорад,
Ки аз сафоли харобот Ҷоми Ҷам дорад?

Ба бояни даҳр хуш он дидавар, ки чун нарғис
Баҳои бодаву дар сар пиёла ҳам дорад.

Манаш ба тӯҳмати ринди ҷазо диҳам баракс,
Ба зӯҳдам он ки дар ин дайр муттаҳам дорад.

Ридои сурх зи май бар сари асо бандам,
Гадо, ки гарқа ба май шуд, чунин алам дорад.

Назар ба Қаъбаи мақсад бошадам аз дайр,
Чаро ки равзанае ҷониби Ҳарам дорад.

Биё ба майкадаву ғамгусорӣ аз май бин,
Агар дилат зи ҷафои замона ғам дорад.

Нишоне аз даҳнат ёбад он, ки чун Фони
Ҳавои нестӣ андар раҳи адам дорад.

Татаббўи Хоча

Алассабоҳ, мугон, қуфли дайр боз кунед,
Ду чом боиси гуфтори аҳли роз кунед.

Гар аҳли зўҳду риё бигзарад, маозаллоҳ,
Ба вақти нукта зи номаҳрами эҳтиroz кунед.

Ниёзи мо зи шумо куштан аст, эй хубон,
Зи ғамза хоҳ шумо қатлу хоҳ ноз кунед.

Ба абрӯи бути худ сачда карда чон додам,
Агар бароядатон инчунин намоз кунед.

Чу ҷилвагар шавад, эй аҳли равза, Тўбиро
Фидои қомати он сарви сарфароз кунед.

Ҳароби асту бас, эй ҷобуқон, агар сад раҳ
Ба қишвари дили ушшоқ турктоz кунед!

Чу ошиқ омада Фонӣ, ба гоҳи куштани ҳалқ,
Миёни муҷриму бечурм имтиёз кунед.

Татаббӯи Ҳоҷа

Риндон, ки майли бода ба дайри фано кунанд,
Оё бувад, ки чоме ишорат ба мо кунанд?

Ранчи хумор гарчи бувад муҳлиқ, эй ҳаким,
Бояд ки ҳам ба ҷоми шаробаш даво кунанд.

Моему ҳоки дайр ҳичобаш кунанд рафъ,
Онон, ки ҷашм равшан аз ин тутиё кунанд.

Надҳанд нимаҷони маро май ба майкада,
Чун қатрааш ба ҷони гиромӣ баҳо кунанд.

Аз килки сунъ он чӣ рақам шуд, савоб дон,
Фикри хато бувад, ки ҳаёли хато кунанд.

Риндон, ки тираанд зи бадмастиям ба дайр,
Як шиша май барам барашон то сафо кунанд.

Зуҳҳод агар қушод надиданд дар вараъ,
Фонисифат азимати дайри фано кунанд.

Дар таври Махдуми

Аз ғами як шаб, ки дар ҳаҷраш дилам зорӣ кашид,
Бо қасе монам, ки ў як сол беморӣ кашид.

Солҳо андӯҳи шоми фурқатам донад қасе,
К-аз ғами ҳиҷрон шабе то рӯз бедорӣ кашид.

Ишқ баҳри васл ҷустам, пешам омад ҳаҷр,вой,
К-ончи ман осон гумон бурдам, ба душворӣ кашид.

Дор, гӯ, маъзур дар девонагиу мастиям,
Он, ки дар даврон балои ақлу ҳушёри кашид.

Чид он қас аз гулистони ҳаёти худ гуле,
К-аз қафи соқии гулруҳ ҷоми гулнорӣ кашид.

Ман, ки мемурдам ба ғайр аз илтифоти андакаш,
Кай бимонам зинда чун акнун ба бисёри кашид?!

Соқиё, занги дилам биз(у)дой аз як даври ҷом,
З-он ки заҳри ғам басе аз ҷарҳи зангорӣ кашид.

Ҷонам, эй ёрон, фидои ончунон ёре, ки ў
Меҳнату андӯҳи ёре аз сари ёри кашид.

Фард шав, Фонӣ, ки ин бори гарон сангӣ худӣ,
Мард ё афканд, ё худ аз сабукборӣ кашид.

Мухтаръ

Соқии мо, ки ба гардиш май гулфом афканд,
Эй, басо фитна, ки дар гардиши айём афканд.

Хуши риндон бишуд аз ҷоми май ў, гӯё
Доруи бехуши омехта дар ҷом афканд.

Оташин май, ки ба ман дошт, вале дод ба ғайр,
Оташам дар дили бетоқату ором афканд.

Сӯҳт мурғи чаманам вақти сабӯҳ аз аффон,
Чун назар ҷониби он сарви гуландом афканд.

Нест бар оби шамар, мавҷ зи таҳрики насим,
Ки аҷал аз пай мурғони талаб дом афканд.

Магар он мубачаи маст бурун рафт аз дайр,
Қ-ин ҳама тафриқа дар кишвари ислом афканд.

Шайх шуд маст ба дайру бари бут мусҳаф сӯҳт,
Тӯҳматаш бар мани девонаи бадном афканд.

Шояд ар ҳубии анҷом расад з-օғозаш,
Ҳар ки з-օғоз назар ҷониби анҷом афканд.

Чорае нест ба ҷуз додани дин Фониро,
Чунки дил дар кафи он кофири худком афканд.

Татаббӯи Мир дар таври Хоҷа

Хуш он ринде, ки баҳри бода дар дайри муғон афтад,
Зи шӯри мастияш ҳар лаҳза «Ҳу»-е дар ҷаҳон афтад.

Чу дорад муғбача ҷоми маю пири муғон нуқлаш,
Гаҳ инро гирди сар гардад, гаҳе дар пои он афтад.

Аз ин дайри кӯҳан ронам сухан, к-афзоядаш ҳайрат,
Масеҳ ар паҳлӯям дар маҷлисе ҳамдостон афтад.

Зи истиғно зи хоки роҳ камтар бинамаш сад раҳ
Фалакро кор агар бо ин заифи нотавон афтад.

Зи заъфам гар куши, эй муғбача, ҳам бар сари кӯят,
Мабодо ҷуз сагони дайрро ин устухон афтад.

Зи сирри ваҳдатам дар дайр ҷӯ рамзе, на дар масҷид
Намехоҳам, ки ин рози ниҳон дар ҳар забон афтад.

Шафақгун бодаамро гар ба хун гардун мубаддал кард,
Шафақсон шӯълаи оҳе қашам, к-оташ дар он афтад.

Ман аз соқии гулруҳ бодае ҷун аргувон ҳоҳам,
Куҷо дар боғ ҷашмам, ё ба гул, ё аргувон афтад.

Нашуд ҳосил чу дар зӯҳд вараъ маҳсуд Фониро,
Аҷаб набвад, ки дар дашти фано бехонумон афтад.

Дар тағы Хөрт

Кас икенін тоғ түн құшат, әй симбօр, наңда.
Чүн альми майнасты ту гүлбарға тағ, наңда.

Чем из лябин ту рөзд сұчан, лек жо он дәди
Зодир шакарда жеч тақымалым, магар наңда.

Бо құснұ дәлбәрі ту ту фарзиди нозанни,
Модир ба маңын тоғ наңду папар наңда.

Эй мұшанға из барон Худо бас күн ин фитан,
К-жән шом немурдади мөрө саңар наңда.

Дар құспа құмалест, к-за он шүткө очыз ист,
К-онро ба тайри жарпумы соғыбашар наңда.

Соки!, зұмбор мекүштәм, ұмын май биңер,
Чүн маң талес бе май из ин дарын сар наңда.

Фони!, тарикә риңдән мөрө майдор айб,
1-он рү, киг кас ба мө ба тұз ин күндар наңда.

Татаббўи Шайх Камол

Гаҳи хумор чу бар ҷоми бодаам назар афтад,
Дилам ба ларза дарояд, танам зи пой дарафтад.

Чи оламест ҳароботи ишқ з-он, ки кас он ҷо
Чу даркашад қадаҳи май, ба олами дигар афтад.

Зи раҳни хирқаву саҷҷодаам чи кор кушояд?
Маро, ки соғари афлок даркашам, чу дарафтад.

Агар бувад дусадам сар, фидо қунам ба раҳи дайр,
Давои муғбачагонам чу ҳар замон ба сар афтад.

Зи хори меҳнату заҳри ҷафои ўзи чи нолам,
Ки коми ҷони маро он ба таъми гулшакар афтад?.

Ба таъни риндиям ар шайх рад қунад, чи аҷаб, з-онк,
Ба айби аҳли ҳунар кӯшад он, ки беҳунар афтад.

Маро ҷигар чу зи сӯзи ақиқи лаъли ту хун шуд,
Бар ҳарчи дида қушоям, нишонаи ҷигар афтад.

Зи шайхи савмаа чун мушкилоти ишқ нашуд ҳал,
Ба пири майкада ин моҷарои мо магар афтад?!

Суубати раҳи Фониву ошиқӣ-ш бидонӣ,
Ба мулки ишқ зи роҳи фано гарат гузар афтад.

Магү, ки дил ба парипайкаре дихъи шояд,
Чи ихтиёр маро, то чунун чи фармояд?!

Ба роҳи ишқ, ки дар ҳар қадам ҳазор балост,
Қадам задам ба ҳавои ту, то чи пеш ояд!

Дилам, ки несташ осудаги зи меҳнати даҳр,
Магар, ки як-ду қадаҳ дарқашад, ки осояд.

Надида ҳеч касе теги ишқро рангин,
Қуз он, ки дар дами куштан ба хунам олояд.

Дақиқу ширин будан такаллумаш чи ачаб,
Гуле, ки аз даҳани ғунчасон шакар хояд?.

Ҳазор лашқари ишрат расад ба кишвари дил,
Ба ғайри хайли ғамат дар дилам фурӯ н-ояд.

Бу ҷавру лутф аз ў бош қонеъ, эй Фони,
Чунон ки ояд, не ончунон ки мебояд.

Татаббӯи Мир

Шаб ки шуд, хуршеди ман аз диди пинҳон мешавад,
Ваҳ, надонам то киро шамъи шабистон мешавад?

Мизбонии хаёлаш кори ман шабҳо ба дил,
То киро, он сангдил, то субҳ меҳмон мешавад.

Эй мусулмонон, кунедам чора аз баҳри Худо,
Ин, ки динам дар сари як номусулмон мешавад.

Баъди умре, к-оварад андешаи раҳме ба дил,
Дарзмон аз айни бераҳмӣ пушаймон мешавад.

Чи гиребону чи домон ҷомаи сабри маро,
К-аз гиребон чок ҳар дам то ба домон мешавад.

Аз парешонҳолии он гул мазан дам, эй сабо,
К-аз хаёли он дили зорам парешон мешавад.

Соқиё, бехуши омад, ин суубатро илоҷ
Гар надори ҷоми май, корам зи сомон мешавад.

Чун дар ин вайрона бояд ҳок шуд з-аввал, хуш аст,
Ҳок агар болину манзил қунҷи вайрон мешавад.

Фониё, гар дар фано кӯши, бас аст ин фоида,
Сад якат гар аз худи душворат осон мешавад.

Дар шикояти аҳли замон

Хуш он касе, ки ду чашми худ аз замон пўшид,
Ки бори аҳли замонро бад-ин баҳона надид.

Замона мухталифу аҳли ў муҳолиф ҳам,
Зи истиқомати табъ аст, ҳар ки з-ў бирамид.

Ҳазор гиря бувад абрасон зи дунболаш,
Чу барқ ҳар ки дар ў бо ҳавои дил хандид.

Бувад ба қатли туvu мотами ту, пас зи чи рӯ
Фалак ба рӯз кабуду ба шаб сияҳ пўшид?

Диҳад зи сунбулаат ваъдаи дусад хирман
Фиреби ўро оқил ба нимҷав наҳарид.

Дар ин сароча зи ошӯби фитна он кас раст,
Ки раҳту бори иқомат ба қўи фақр кашид.

Зи фақр салтанати мулки ҷовидони ёфт,
Дигар фалак натавонист гирди ў гардид.

Фанои туст фалакро ниҳояти мақсад,
Ту чун фано бигузидӣ, бақо зи пай бирасид.

Фанои хеш ғанимат шумор, эй Фонӣ,
Ки боқист ҳар он, к-ў фанои хеш гузид.

Алами дайр, ки дар маъбади тарсош баанд,
Беҳтар он аст, ки бар олами болош баанд.

Токи риндони хароботи мугон наъразанон,
Ба дусад гулгула бар боми Масеҳош баанд.

Маҳчаашро зи зари холиси хуршед кунанд,
Шуққа аз атласи ин гунбади ҳазрош баанд.

Баъд аз он Ислии Марям шуда саркардаи қавм,
То фазои ҳарами Арши муаллош баанд.

Шуққаву маҳча яке баҳри ҷулу он дигар
Аз пай наъли Буроқи шаҳи Батҳош баанд.

Шаҳриёре, ки ҳазорон чу Масеҳу хуршед,
Рӯзи бозор шараф аз шаби Исроиш баанд.

Сар ба сар ҳайли малак сурмаи ҷашми равшан,
Чун Буроқаш бихиромад, зи таҳи пош баанд.

Аршиён дилхуши аз меҳри ҷабинаш ёбанд,
Ҳуриён саркаши аз зулфи сумансош баанд.

Рӯҳи худ Фонии дилҳаста бал-он қавм диҳад,
То фишонанд ба хоки раҳи ў, кош баанд.

Шаҳи иқлими хуби чобукону шаҳсуворонанд,
Гадои кўи ишқ афтодагону чонсупоронанд.

Саманди ноз чун чавлон диҳӣ, ҳар сў назар афкан,
Ки чон бар каф зи баҳри як назар уммедворонанд.

Ба гулшан дар санавбар илтифоте кун, ба гулбун ҳам,
К-аз он қалду даҳан афтода ҳар сў дилфиғоронанд.

Чу теги зулм ронӣ, пеши раҳшат бин, ки ҳар чониб
Кулоҳ аз фарқу фарқ аз тан фитода тоҷдоронанд.

Ба базмат сёйи риндони сабӯкаш бингар аз ибрат,
Ки дар даврат чунин расво шуда парҳезгоронанд.

Ба кўят хок гашта ошиқонат, рӯҳашон лекин
Даруни хок он к-ў ҷо гирифта хоксоронанд.

Гадоёни заиф афтода дарроҳаш чи мепурсӣ,
Зи ҳар мулке асири ишқ гашта, шаҳриёронанд.

Ту шаб дар хоби нозу дар дуо то рӯз дар кўят,
Ба «ё Раб, ё Раб!» аз ҳар гӯша шабзиндадоронанд.

Чу дар дашти фано Фарҳоду Маҷнунрову Фониро,
Баҳам бини мувофиқ дон, ки ошиқпеша ёронанд.

Айзан

Сокини куи бутон кист? Гирифтore чанд.
Не ба poi дилашон хор, ки мисморе чанд.

Аз fами турраи ошуфта парешон чамъе,
B-аз синони мижай тез дилафгоре чанд.

Кофиронанд ду чашми ту, ки аз риштаи зулф
Хар яке пеши худ овехта зунноре чанд.

Майли мо буд сёи қатъи биёбони фано,
Ишқу мастию ҷунун гашт мададгоре чанд.

Ба парихонаи Чин рафтаму чашм афкандам,
Дидам аз ҳусни ту ҳар сёй намудоре чанд.

Рав сёи дайри муғону бинигар муғбачагон,
Қатлгоҳею дар ў қотили ҳунхоре чанд.

Фониё, роҳи фано кай битавони шуд, агар
Нафкани аз хираду ҳуш зи худ боре чанд?!

Мухтараъ

Асири ишқ киёнанд? Нотавоне чанд,
Кашида пўст ба болои устухоне чанд.

Ҳадиси Вомиқу Фарҳод аз миён гум шуд,
Зи ҳоли ман чу шуниданд достоне чанд.

Бутони шамъи шабистон зи рух забоназанон,
Асири ишқ чу парвона безабоне чанд.

Чи хуш будӣ, ки зи аҳли замон наёзурдӣ,
Ҳар он, ки ҳаст дар ин базмгаҳ замоне чанд.

Бидон, ки он паи гумгаштагони фурқати туст
Ба дашти ишқ агар бингарӣ нишоне чанд.

Муоширон зи чи хуш нестанд, чун ҳастанд
Ба базми даҳр ду-се рӯза меҳмоне чанд.

Татаббӯи Мавлоно Шоҳӣ

Фасли баҳору ҳар касе бо сарви гулруҳсори худ,
Ман бо дили чун ғунча хун дар фурқати дилдори худ.

Гул бо ҷамоли дилқушо, булбул ба ў достонсаро,
Кумри ба лаҳни ҷонғизо, ман бо фифони зори худ.

Гулшан ҷамол ороста, сарв аз тараб барҳоста,
Ман ҳамчӯ булбул коста, аз нолаи бисёри худ.

Шуд ғунча ҳар сӯ ҷилвагар, ишвакунон гулбарги тар,
Сад ҳори ҳаҷрам дар ҷигар бе гулбуни гулбори худ.

Корам ба сина тухми ғам, борам зи ҷашм оби надам,
Дар ишқ бошам дам ба дам ҳайрони кору бори худ.

Бар тан ҳарошам то ба кай, соқӣ гуворад ҷоми май,
Марҳам ниҳам аз лои вай, бар синаи афгори худ?!

Гирён ба пешаш ҷон диҳад в-аз меҳнати ҷон вораҳал,
Рузе, ки Фонӣ сар ниҳад бар ҳоки пои ёри худ.

Ба чашми дилбари ман захме аз рамад марасод,
Ба мардумони накӯчашм захми бад марасод.

Бад-он ду наргиси раънои гулшани хуби,
Фубори ҳодиса з-ин сон, ки мерасад, марасод.

Бас аст мастии он турки шўх қатламро
Зи тирагиву парешониаш мадад марасод.

Чу чашм баста, ҷаҳонам ба чашм торик аст,
Зарар ба наргиси он шўхи сарвқад марасод.

Ба рўям ончи зи ошўби он ду чашм расид,
Ба кофирони сияҳдил яке зи сад марасод.

Агарчи офати он чашм аз ҳад афзун шуд,
Газанд аз офати даҳраш фузун зи ҳад марасод.

Агарчи ҳуш ба як чашмзад зи Фонӣ бурд,
Ба ў губори рамад нимчашмзад марасод.

Айзан

Дўш дар базми тараб, к-он маҳи меҳроин шуд,
Пеши ў шамъ бияфканд сару мискин шуд.

Бода гулранг зи акси рухи гулгуни ту гашт,
На ки аз нашъаи май барги гулат рангин шуд.

Талхкомӣ-ш ҳамон рӯз шуд аз заҳри фироқ,
Чони Фарҳод, ки машъуфи лаби Ширин шуд.

Пири майхона ҳакимест, ки чун дод қадаҳ,
З-оби май оташи савдои маро таскин шуд.

Хай, ки аз орази гулранти ту дар гулшан реҳт,
Гунаи рӯи гулу оби рухи насрин шуд.

Ишқ чун қатли шаҳидони ғамат кард ракам,
Қотили ҳаҷр пай күштани мо таъйин шуд.

Кас наёвард зи кайфияти ҳолаш хабаре,
Фониё, мисли ту дар роҳи фано чандин шуд.

Татаббӯи Мир дар таври Хоҷа

Чу акси соқии хуршедваш дар соғарам афтад,
Шароб аз соғари хуршед хӯрдан дар сарам афтад,

Чу ақди духтари раз хостам ҳар шаб ба хоби хуш,
Арӯси офтоб аз осмон дар бистарам афтад.

Даруни меҳр сад гул аз кавокиб бишкуфад ҳар гах,
Зи май гулҳо ба рӯи соқии маҳпайкам афтад.

Маро ҷон бурд сад раҳ аз барои ваъдаи бӯсе,
Зи мастию ҷунун дигар чу гӯяд боварам афтад.

Зи лаъли оташинаш сӯхтам, шояд ки борад ҳун,
Чу гардад абр аз он боде, ки дар хокистарам афтад.

Зи боми дайр аз масти мадеҳ бимам зи афтодан,
Чи бок он мастро, к-аз боми дайр андар ҳарам афтад?

Расам аз дашти ҳирмон ҷониби мақсад чун Фони,
Дар он саҳро агар Хизри ҳидоят раҳбарам афтад.

Мухтараъ

Чон бахшад, ар соқи май гулранг дар чом афканад,
Лекин кушад чун чилва дар рухсори гулфом афканад.

Гул дар назар хор оядаш, аз сарв сад ор оядаш,
Ҳар к-ў назар бар ҳусни он сарви гуландом афканад.

Чун ошиқонро боиси орому сабри дил шавад,
Сад изтиробам дар дили бесабру ором афканад.

Ҳар шаб ману дайри муғон, то рӯз ошӯбу фифон,
Он муғбача ин ҳолатам аз чилва ҳар шом афканад.

Солим намонад дин маро, к-ин шӯхи куфроин маро,
Сад рахна аз мижгони худ ҳар дам дар ислом афканад.

Чашм ар шавад равшан, vale сўзи дилу чон сар ба сар,
Соқи чу акси оташин рухсора дар чом афканад.

Фони чу аз зўҳди риё дар дўст натвонад расид,
Беҳ бошад ар мардона дар роҳи фано гом афканад.

Дар таври Мир

Маҳи оташпарастам оташ андар ҷони ғамкаш зад,
Дар оташгоҳи расвой ба ҳонумонам оташ зад.

Аҷаб набвад агар ғаш карда то машҳар фитад, он к-ӯ
Зи дасти соқии маҳваш ду ҷоми софи беғаш зад.

Гар аз дуди ҷунун шуд рӯзгорам тира, набвад айб,
Ки ин оташ ба мани савдой он шӯҳи париваш зад.

Чу маркаб тоҳт он ҷобуксавори маст дар майдон,
Ба ҳалқи даҳр оташ аз шарори наъли абраш зад.

Диҳад оби маяш таскину лутфи хандаи соғар,
Асириро, ки даврон шӯъла дар ҷони мушавваш зад.

Хуш он ринде, ки дар дайри муғон, гар соғари гардун
Зи дасти муғбача дар дasti ў афтод, яккаш зад.

Хуши он ёфт, эй Фонӣ, ки даврон ҳар май нохуш,
Ки додаш, ў ба фоли фарруҳу андешаи ҳ(в)аш зад.

Татаббўъи Мир Ҳусрав

Ёрон, ки як-як аз мани бекас ҷудо шуданд,
Касро вукуф нест, ки ҳар як кучо шуданд?

Бегонагӣ чу буда дар охир тариқашон,
Аввал ҷаро ба ҳаҷркашон ошно шуданд?

Эй кош, хоки водияшон будаме чу гард,
Аз боди марг чунки фарози ҳаво шуданд.

Сад ҳайф дон зи кӯҳвиқорони ҳокваш,
К-аз тунбоди ҳодиса ҳар сӯ ҳабо шуданд.

Ором рафт аз дили ман то зи боғи даҳр
Ором ногирифта ба сони сабо шуданд.

Гул чун гиё намоядам аз гулшани ҷаҳон,
З-андӯҳи ин ки он ҳама гулҳо гиё шуданд.

Буданд аз вафо ҳама чун умр бас азиз,
Умри азизвор ҳама бевафо шуданд.

Фойиб зи дилаанду ба дил ҷумла дар ҳузур,
Аз дил нарафтаанд, гар аз ҷашми мо шуданд.

Фонӣ аз он тариқи фано кард ихтиёр,
К-он ҳамраҳон шуданду ба роҳи фано шуданд.

Татаббӯи Мавлоно Котибӣ¹²

Нақди чон дар майкада оранду қути чон баранд,
Чонфишон он ҷо қадам неҳ, к-он чи оранд, он баранд!

Чун равам дар майкада бо хирқаи зӯҳду вараъ,
Дигарам з-он ҷо ба сад девонагӣ урён баранд.

Инчунин к-аз тирборони қазо гаштам ҳалок,
Сад сипаҳ баҳри ҳаданг аз хоки ман пайкон баранд.

Дилрабоён бедилонро дил ба душворӣ диҳанд,
Лек ҳар гоҳе, ки дил ҳоҳанд бурд, осон баранд.

Гар бувад хубони давронро сари хун рехтан,
Сар ба сар таълим аз он сарфитнаи даврон баранд.

Чон зи ҷашми ў ниҳон бурдам ба лаъли ҷонғизо-ш,
З-он ки ҳар ҷо дузд бошад, нақdro пинҳон баранд.

То ки вайрон гашт Фонӣ, бин, ки меъморони сунъ
Чун кунанд обод ҷое, хок аз он вайрон баранд.

Татаббӯи Ҳоҷа

Ҳар ки дар кӯи ҳаробот зи ринди дам зад,
Бояд аввал қадами худ ба сари олам зад.

Назди риндони ҳаробот, ки сад ҷон ба ҷавест,
Натавон беш зи анфоси Масеҳо дам зад.

Носеҳ ар марҳами пандам ба дили реш ниҳод,
Ваҳ, ки бар заҳм дусад нешам аз он марҳам зад.

Баҳри бетобии мо буд, ки машшотаи сунъ
Тобҳо дар сари он турраи ҳам дар ҳам зад.

Сарсари ишқ чу бар мазраи оғоқ гузашт,
Хирмани сабру шикебоии мо барҳам зад.

Бар дари майкадаи ишқ малак роҳ наёфт,
Ҳочибаш даст чу бар синаи номаҳрам зад,

Фониё, бори ҳуди з-он бификандам аз дӯш,
Ки ба он бор дар ин роҳ қадам н-орам зад.

Татаббўи Хоҷа

Ҳар солике, ки қасб тариқи фано кунад,
Бояд ба пири дайри мӯғон илтиҷо кунад,

Он қас ба рӯи мӯғбача донад назар фиканд,
Қ-аз хоки дайр дидай ҷонро ҷило кунад.

Ҳар к-ӯ сараш ба хоки ҳаробот шуд баланд,
Бо нӯҳ сипеҳр нисбати рифъат кучо кунад!?

Поям зи банди ишқ наҳоҳад шудан чудо,
Гар теги ҷарх банд зи бандам чудо кунад.

Чашмам ба сурмае, ки зи хоки раҳаш расад,
То ҷанд ҳоқбӯси насими сабо кунад!?

Дар умр ҳар намоз, ки он фавт шуд маро,
Ҳоҳад дилам ба саҷдаи он бут қазо кунад.

Бегона қард гарчи зи ҳушу хирад маро,
Шодам агар касе ба манаш ошно кунад.

Кай мубталоиям ба ҳаёл оядаш, магар
Ишқаш ба доти лоларухе мубтало кунад?!

Фони, ту сар матоб дигар аз ризои дӯст,
Гар ў чафо намояд, агар ҳуд вафо кунад.

Татаббўъи Хоча

Воизон то чанд манъи чому соғар мекунанд?
Чун димоги хешро ҳам гаҳ-гаҳе тар мекунанд.

Аз қадаҳ онон, ки гоҳи нашъя меёбанд файз,
З-ин шараф чун манъи маҳрумони дигар мекунанд.

Чун сафо аз тавба аҳли зўҳдро зоҳир нашуд,
Чун бад-ин таклиф риндонро мукаддар мекунанд?

Майфурӯшон бодаро рӯзе, ки месозанд соғ,
Мичмари рӯҳониён з-он бў муаттар мекунанд.

Аз пай наззораи булбул хуш аст авроқи гул,
Боду борон он саҳоиф аз чи абтар мекунанд?

Цуръаи пири мугонам дех ба даст, эй мугбача,
Рағми ононе, ки васфи ҳуру Кавсар мекунанд.

Содадил воиз, ки гўяд, ҳар чи ояд бар забон-ш,
Содатар онон, ки он афсона бовар мекунанд.

Он чи чашмонанд, к-аз мижгон ду саф ороста,
Оламе дар турфат-ул-айне мусаххар мекунанд.

Хозинони равза аз ашъори Фонӣ лаъту дур
Бурда бар рухсору гўши ҳур зевар мекунанд.

Татаббўни Хоча

Ҳавои муғбачагон ҳар киро зи сар наравад,
Гараш кашанд зи дайри мутон ба дар наравад.

Касе, ки покназар шуд, ҳамин муродаш бас,
Ки рӯи поки туаш ҳаргиз аз назар наравад.

Ба роҳи ишқ касе по ниҳад, ки гар ба сараш
Ҳазор тег расад, чониби дигар наравад.

Касе, ки шуд ба сари қўи ёри ман, чун дид,
Ки бегунаҳ кушадам, беҳ ки пештар наравад.

Чи сон зи дайри мутон шайх ҳушёр ояд,
Зи саҳву фафлати худ, он тараф магар наравад?!

Хабар зи ғарқаи баҳри фано наёмад боз,
Ба гўр кас пай овардани хабар наравад.

Ба қатъи дашти фано бо худӣ марав Фони,
Зи худ нарафта бурун кас, бад-ин сафар наравад.

Татаббўи Ҳоҷа

Агар ба майкадаам як шаб анҷуман бошад,
Чароги анҷуман он беҳ, ки моҳи ман бошад.

Чи майли боғ кунам бо вучуди қадду рухаш,
Ки сад фарогатам аз сарву ёсуман бошад?!

Зи зулфи пуршиканаш сайди дил чи сон бираҳад,
Ки сад каманди бало зери ҳар шикан бошад?.

Шаҳиди ишқи ту аз хок чун барорад сар,
Чу лола ғарқи маю доғ бар кафандан бошад.

Зи равза дайри муғон орзу кунам дар ҳашр,
Фарибро дили маҳзун сӯи ватан бошад.

Кӯчост май, ки бишёяд зи лавҳи хотир пок,
Гарат зи меҳнати даврон дусад сухан бошад.

Агар ба дашти фано хоки раҳ шавад Фонӣ,
Ба бод сӯи туаш майли омадан бошад!

Татаббўъи Хоҷа

Субҳ тоби маҳ, к-аз он оли равоқ афтода буд,
Бо маҳи хешам сабӯҳи иттифоқ афтода буд.

Ваҳ чи бошад ҳар, киро ҳаргиз чунин субҳе дамид,
К-офтобам дар сабӯҳи ҳамвисоқ афтода буд.

Гоҳ ҷашмам бар рухаш аз айни ҳайрат монда боз,
Гаҳ сарам бар пояш аз рӯи вифоқ афтода буд.

Аз нашоти инчунин васле, ки моро дод даст,
Дар ҳарифон ҳой-хую тумтуроқ афтода буд.

Не, ғалат гуфтам, хаёл аст ин, ки дидаст ин мурод,
Чун фалак бо номуродон дар нигоқ афтода буд?.

Гар дили сўзонам аз фурқат ҳамеша тира монд,
Кай сиёҳи ҳаргиз аз доғи фироқ афтода буд?

Ҳамчу доғи тоза Фониро аз он ҳуршедрўй,
Кавкаби иқболаш андар эҳтироқ афтода буд.

Татаббӯи Хоҷа

Гадои кӯи харобот тоҷдоронанд,
Хароби ҷоми май ишқ ҳушёронанд,

Қароргоҳи дил он турраро чӣ сон созам,
Дар он салосили мушкин чӯ беқароронанд?!

Ба гулшани рухаш аз булбуле чӯ ман чӣ ҳисоб,
Ки беҳисобтар аз ман дар ў ҳазоронанд?!

Ба ҳусни лоларуҳони шабоб бин, эй ҷашм,
Ки панҷрӯза чӯ гулҳои навбаҳоронанд.

Ба дайр муғбачаи масти ман ҷилва кунад,
Зи ҳайли ҷон ба таҳи по-ш хоксоронанд.

Саманди ноз чӯ ронӣ назора кун ҳар сӯ,
Ки ҷонфишон ба сари роҳ дилғигоронанд.

Бурун наёъм аз он ҷо чӯ Фонӣ аз масти,
Муоширон гарам аз маҷлиси фано ронанд.

Татаббўи Ҳоҷа

Дўшам аз сўзи фано бо қади хам ёд омад,
Шамъ дар гиря шуду чанг ба фарёд омад.

Бо ҳама тангдили раҳм кунӣ, гар донӣ,
К-аз ғами ҳаҷри туам дўш чӣ бедод омад?

Расми тороҷи ҳазоне чу бидид абри баҳор,
Гиряаш нолакунон бар гулу шамшод омад.

Аз ҳазон рехт ҷавонони чаман, сарв нигар,
К-аз ҷунон тафриқа аз ростӣ озод омад.

Аҷал аз ҳаҷри ту меҳост, ки қатл омӯзад,
Аз паи қасби ҳунар ҷониби устод омад.

Дўш рафтам ба ҳароботу ба ҷоме шуд дафъ,
Он чи аз ҷаври замон бар дили ношод омад.

Фониё, қатъи биёбони худӣ душвор аст,
Магар он қас, ки ба тавғиқи худодод омад.

Татаббўи Хоҷа

Иқбол раҳ ба кўи муғонам намедиҳад,
Идбор он чи толиби онам, намедиҳад.

Гўё наёфтаст зи матлуб кас хабар,
З-он кас ба ҷустуҷӯй нишонам намедиҳад.

Аз нақди ҷон гарон аст баҳош, ақаб мадон,
Гар майфурӯш ратли гаронам намедиҳад.

Як бўсаам аз он кафи по ваъда аст, лек
Бар пош, то ки ҷон нағишионам, намедиҳад.

Дор-ул-амони майкада бо ман нишон диҳед,
К-аз ранҷу фусса давр амонам намедиҳад.

Аз васли ў муроди дилам ваъда кард ҷарх.
Дорам умед, агарчи ки донам, намедиҳад.

Оини ишқ нотиқаро лол будан аст,
Фонӣ, аз он маҷоли баёнам намедиҳад.

Татаббўни Хоча

Чанд дилро ғаму андешаи дунё бибарад,
Май софе магар ин тирагӣ аз мо бибарад.

Боми дайрам зи паи қасби ҳаво беҳ, ки малак
Базми айшам зи бари боми Масехо бибарад.

Чанд он муғбача аз дайр бурун омада маст,
Нақди ҳуш аз дили бесабру шикебо бибарад.

Дили беишқ ҳалок аст, чи бошад, ки зи ғайб
Қотиле ҷилва кунад в-ин дили моро бибарад.

Кофири ман бувад он навъ, ки н-орад пешаш
Барҳаман номи буту дайру ҷалипо бибарад.

Кас агар ҷо ҳама дар Каъба кунад, чунки зи дайр
Сели май мавҷзан ояд, дилаш аз ҷо бибарад.

Хотири нозуки он шӯҳ наранҷад, Фонӣ,
Беҳ, ки аз кӯи вай ин «ё Раб!»-у ғавғо бибарад.

Татаббўи Хоча

Субҳгаҳ муғбачаам ҷоми май рангин дод,
В-он гаҳам мұжда паи бурдани ақлу дин дод.

Даркашидам май рангин чу зи дасташ, филҳол
Файри ишқаш ба ҳама ранчи дилам таскин дод.

Чон фишондам, ки диҳад ҷоми дигар, чон-ш фидо,
Ки садам чон зи май лаъли лаби ширин дод.

Кӯси шоҳи чи ачаб, гар занам андар кавнайн
З-ин ду ҷомам, ки чунин ҳури париоин дод.

Фориғ аз ҷилваи ҳусни гулу насринам кард
Он, ки рухсори туро ранги гулу насрин дод.

Май гулранг ҳуш ояд ба руҳи ҳамчу баҳор,
«Ҳоса акнун, ки сабо мұждаи Фарвардин дод».

Додҳо хост зи ҳичрон дили Фони, чи балост?
Шоҳи золим, ки ба гӯшаш нарасад, чандин дод!

Татаббӯи Хоча

Субҳ ринدونи сабӯҳӣ дари майхона заданд,
Дар харботи муғон соғари мастона заданд.

Май рангин ба хуми ишқ, ки буд моломол,
Давр карда қадаҳу ҷом ба паймона заданд.

Розҳое, ки шунидан натавонист малак,
Май зи паймона ба он нуктаву афсона заданд.

Чунки ман дер расидам, ба лабам як ҷуръа
Рехта дам ба дамам таънаи ҷурмона заданд.

Шукри Борӣ, ки аз он бода намондам маҳрум,
Ки дар он анҷуман он зумраи фарзона заданд.

З-оташи шамъ на танҳо дили парвона бисӯҳт,
К-оташи шамъ ҳам аз шӯълаи парвона заданд.

Дили ушшоқ фитоданд ба хоки раҳи дайр,
Турраи муғбачагонро зи чи рӯ шона заданд?

Хушам аз шодии тифлони париваш, гарчи
Санги бедоду ситам бар мани девона заданд.

Фониё, беш мақун нола зи вайронӣ, аз он-к,
Ганчи маъниталабон хайма ба вайрона заданд.

Татаббӯи Хоҷа

Физоли зар зи фалак дар мақоми мо афтад,
Ки чун ту оҳуи ваҳши ба доми мо афтад.

Ба рӯзи васли ту Ҷамшед нӯшад оби Ҳизр,
Агар ба соғараш аз дурди ҷоми мо афтад.

Муроди ҷарҳ шавад фавт, агар паси умре
Зи давр ҷоми муроде ба коми мо афтад.

Зи рӯзи ҳаҷр батар тира шуд ба мо шаби ғам,
Чи шуд, ки партави он маҳ ба шоми мо афтад.

Хироми он маҳ аз авчи рифъат аст, чи сон
Ба даст доманаш аз эҳти моми мо афтад?

Зи бодае, ки ҳури, мо ҳаёту ҷон ёбем,
Чу бӯи он қадаҳ андар машоми мо афтад.

Чу ном рафт зи мо, Фониё, чи суд акнун
Аз он, ки қуръаи давлат ба номи мо афтад?!

247

Татаббўъи Мавлоно Котиби

То хирқаву саҷҷодаам арзад дираме чанд,
Хоҳам тарафи майкада рафтан қадаме чанд.

Даркаш қадаҳе чанду фалакро адам ангор,
Дар хотират аз давр чу бинӣ аламе чанд!

Дар гулшани даврон ҳама дар даври қадаҳ кун,
Чун наргиси озода чу ёби дираме чанд.

Парвонаву булбул ба қуҷоянд, ки гӯянд
Аз фурқати он шамъи гуландом ғаме чанд.

Ҳамдам ба ҷуз аз бода масозед ҳарифон,
Аз умри гаронмоя чу боқист даме чанд.

Ҳоли дили ушшоқи ҷигархора чӣ турсӣ,
Дар майкада бо ишқу ҷунун муттаҳаме чанд.

Эй пири муғон, Фонии муфлис чу барат шуд,
Дидӣ камии чанду намудӣ қараме чанд.

Дар таври Хоча

Хуш он ринде, ки аз даврон дилаш чун занги ғам гирад,
Сафоли майкада бар каф ба ҷои Ҷоми Ҷам гирад.

Чу соқӣ аз пай соғар газак ҳам лаб ба лаб бахшад,
Мани девона меҳоҳам, ки соғар дам ба дам гирад.

Шавад чун ошиқу май нӯшад, аз ман хортар бинӣ,
Касе, к-ӯ дар ҳарими зӯҳд ҳудро мӯҳтарам гирад.

Чу дорам симу зар маҷмӯъ, ҳаққи майфурӯш аст он,
Вагар он сарф шуд, бояд гаравро хирқа ҳам гирад.

Набошад дар Аҷам в-андар Араб чун моҳи ман шоҳе,
Ки чун моҳи Араб толеъ шавад, мулки Аҷам гирад.

Бад-он монал, ки Юсуфро ба сими қалб созад байъ,
Касе к-ӯ гавҳари маъни дидад в-он гаҳ дирам гирад.

Чу Фонӣ, ҳар ки хоҳад давлати боқӣ, магар он кас
Вуҷуди хеш карда муртафеъ роҳи адам гирад.

Татаббӯи Ҳоча

Чу рафт хирқаву авроқи зўжду илм ба бод,
Кунун ману қадаҳи бода, ҳар чи бodo бод!

Май мугона ғанимат шумар зи муғбачагон,
Биё, ки мекунадат пири дайр ин иршод.

Бинўш бода, ки бар умр эътимоде нест,
Чунон ки нест бинои замонаро бунёд.

Чу нест ғайри ҳароби аз ин ҷаҳони ҳароб,
Даме ба оби қадаҳ соз қасри айш обод.

Бисоз ҳоки раҳи дайр кўҳли биной,
Ки то назар шавадат равшан аз ҷамоли мурод.

Бидеҳ ба дурдкашон ҷоми адл, эй соқӣ,
Ки ҳаст дар сари як қатра моҷарову инод.

Ба оби Замзаму Кавсар агар бишўям пой,
Ҳанӯз менатавонам ба ҳоки дайр ниҳод.

Зи ҷаври дай ба раёҳин магар ки ёфт ҳабар,
Ки кори абри баҳорист гиряву фарёд.

Дар ин сарочаи ғам, Фониё, макун тақсир,
Даме агар битавон дошт хештанро шод.

Мухтараъ

На аз май лаъли он маҳпайкар олуд,
К-аз оби Хизр гулбарги тар олуд.

Маҳ андар осмон аз шавқи рўяш
Бувад девонаи хокистаролуд.

Набошаъд лолазор андар баҳорон,
К-аз ашки хуниам дашту дар олуд.

Шафақ набвад, ки аз хунин сиришкам
Ҳама домони чархи ахзар олуд.

Ҳазорам чон фидои қотиле бод,
Ки дар куштан ба хунам ханҷар олуд.

Нам аз рўи замин аз сели ашкам,
Гузашт он сон, ки рўи дигар олуд.

Касе, к-аҳволи Фони хонд зи авроқ,
Ба хуни дида рўи дафтар олуд.

Татаббўъи Мир

Аз шаҳд нагўям лаби он симбар олуд,
Аз шираи чон аст, ки гулбарги тар олуд.

Аз хуни дилам буд рух олудаву мижгон
Чун хостам аз ашк бишўям ба таролуд.

Аз ҳачри лабат хун, ки ҳамерафт зи чашмам,
З-он захм ҳамеоядам ин дам ҷигаролуд.

Шаб саҷдакунон будаам андар сари кўяш,
Бинанд саҳар сар ба сар он хок заролуд.

Ҳар чуръа, ки з-ў навъи дигар гашт маро з-он-к,
Ҳар бор лаб аз бода ба навъи дигар олуд.

Зоҳид ба Самад саҷда накарду ба санам кард,
Дар дайр ба май хирқаи зўҳдаш магар олуд?

Фонӣ, тарафи дашти фано лоласитон нест,
К-он дашт зи хуни дили мо сар ба сар олуд.

Татаббўи Хоча

Дигар зи май кўхна хаёлам ба сар афтод,
Хоҳам зи сари нав ба харобот дарафтод.

Олуда шуд он лаб зи май лаъл чигаргун,
З-ин рашк чи хунҳо, ки маро дар чигар афтод?!

Он нахл, ки ҳар лаҳза ба ман санги чафо зад,
Монанди дарахтест, ки аз вай самар афтод.

Бо кўхнасафоли дари майхонаи масти
Қўтаҳназар он чашм, ки бар чоми зар афтод.

Аз ишқи ту бар ҳар тарафе барқи бало част,
Аз оташи сўзанда ба ҳар сў шарар афтод.

Дар ҳолай хат рўй ту рангин чу шуд аз май,
З-он рў чи балоҳо, ки ба даври қамар афтод.

Фони, зи биёбони фано сўи адам рафт,
Савдои даҳонат ба хаёлаш магар афтод?

Татаббӯи Хоча

Зи дарсу илм забонам чи нукта бикшояд?
Ки файри мутрибу май дар дилам намеояд!

Ба гайри ҳусни вафоят, ки нест дар хуби,
Ба ҳусну хубии ту ҳеч дарнамеояд.

Зи чоми май, ки Худованд қисматам фармуд,
Агар ба ком расам, зоҳидам чи фармояд?

Ба ҷои хол чи бошад, ки мардуми ҷашмам
Ниҳад рухашро машшотае, ки орояд?

Зи ҳусни моҳҷабинон дар изтироб афтам,
Надида рӯи туро хотирам наёсояд.

Зи базми дурдкашон бозгард, эй зоҳид,
Мабод домани покат зи бода олояд!

Чаримаи ту на ҳадди башар бувад, Фони,
Магар ки ҳам қарами Эзидат бибахшояд.

Татаббўни Ҳоча

Бар рухи ҳар ки дари дайри фано бикшоянд,
Чашмаш аз шашаъи чоми сафо бикшоянд.

З-он гадоям ба дари дайри муғон, к-он дарро
Гар бибанданд ба шоҳон, ба гадо бикшоянд.

Шоҳидон чун гиреҳ аз турра қушоянд ба рақс,
«Гиреҳ аз кори фурӯбастаи мо бикшоянд».

Дилбарон чунки ба пурсидани ушшоқ оянд,
Ҳуққаи лаъл магар баҳри даво бикшоянд?

Чашм онон, ки ба шоҳон накушоянд ба ноз,
Сўи ушшоқи гадошева кучо бикшоянд?

Азми сар бохтанам шуд, чи шавад, гар пай фол
Маҳвашон мусҳафи рӯ баҳри Худо бикшоянд.

Ба сабо гуфтам, к-он парда аз он рух бикшой,
Гуфт: он рух магар аз боди ҳаво бикшоянд.

Булбулон вақти саҳар аз пай наззорай гул,
Пардаи ғунча ба сад баргу наво бикшоянд.

Ҳамчу Фони магар онҳо сўи матлуб расанд,
Ки қадам бар тарафи дашти фано бикшоянд.

Татаббўъи Ҳоҷа

Дар сарам завқи май ишқ ҳамон аст, ки буд,
Сар ҳамон хоки раҳи дайри муғон аст, ки буд.

Чи нишон пурсиям аз дил, ки ба сахрои фано,
Ба ҳамон қоида беному нишон аст, ки буд?

Дили девона бувад шод, ки он рашки парӣ
Ҳамчунон аз назари файр ниҳон аст, ки буд.

Фамам аз ҳад мутаҷовиз шуда аз маҳмурӣ,
Ки ба ин фамзада соқӣ на чунон аст, ки буд.

Кай тавонад дилам аз дайри муғон берун шуд,
Ки ҳамон муғбачаеро нигарон аст, ки буд?

Даст дар домани пирони тариқат чи занам,
Ки дилам волаи он турфа ҷавон аст, ки буд?!

Фонияш ҷуст ба майхонаву гуфтанд, ки нест,
Лекинаш дар дили девона гумон аст, ки буд.

Татаббўи Ҳоҷа

Рўзи азал, ки дайри мугонам ҳавола буд,
Қисмат зи дасти мугбачагонам пиёла буд.

Дидам ба хоби хуш гулу сунбул, ки вақти хоб
Андар хаёлам он маҳи мушкинкулола буд.

Доги дилам, ки сўхт, вуҷудам аҷаб мадон,
Доги фироқ буд, на ин доги лола буд.

Булбул зи ишқ нукта ҳамеронд дар чаман,,
З-авроқи гул чу дар назари ў рисола буд.

Маълум гашт ин ки зи хори ҷафои гул,
Бар ҳоли зори хештанаш оҳу нола буд.

Гар солҳо бурун накунам сар зи майқада,
З-он дон, ки дар дилам алами дерсола буд.

Фонӣ, зи зулми ҳаҷр талаб кард дод, аз он-к
Султони додшева ба дор-ул-адола буд.

Дар таври Хоҷа

Суғи зи маям воқифи асрори ниҳон кард,
Ман низ чу нӯшам, бикунам, он чӣ тавон кард.

Човид сарафroz шуд он кас, ки сари худ
Дар дайри фано хоки пири мӯгон кард.

Аз хобгаҳ омад ба дару гашт қиёмат
Дилро, ки зи гарб омада хуршед гумон кард.

Бири аҷаб омад май дусола, ки ҳар пир,
Қ-аш ҳамдами ў як-ду нафас гашт, ҷавон кард.

Бар сӯги арӯсони чаман абри баҳорӣ,
Чун сарсари дай дид, ба сад ларза фиғон кард.

Гуфтам ба дил: «Ағғон накунӣ, чун-ш бубинӣ»,
Ҳар чиз, ки гуфтам накунӣ, диду ҳамон кард.

Қатъи раҳи ҳастӣ, ки аҷаб дуру дароз аст,
Фонӣ, на гар аз хеш бурун рафт, чи сон кард?

Татаббўни Хоҷа

Бода соф асту ҳаробот сафое дорад,
Равам он сў, ки ачаб обу ҳавое дорад.

Чомаи сурх ба бар карда, далел аст ба хун,
З-он ки аз хуни қасон ранги қабое дорад.

Чилваи абрўят аз май сарам афканд ба зер,
Гў: «Бикун саҷда, ки хуш қибланамое дорад».

Саг вафодору ҷафоҷӯ ба ҷаҳон, сагманишон,
Ман саги он қасам, эй дил, ки вафое дорад.

Дил, ки аз ҳасрати рухсору лабат ранҷур аст,
Зи гулу қанд ҳамоно, ки давое дорад.

Саги ў хуни дили ман хўраду ман ғами ў,
З-ин ки ранҷу аламолуда ғизое дорад.

Фониё, дурдкашонанд балокаш, гў рав
Сўи майхона тамаъ, он ки балое дорад.

Татаббўи Хоҳа

Субҳ натвон сўи масцид заданам гоме чанд,
Ман, ки дар дайр сабуҳи задаам чоме чанд.

Он муюшир ба чаҳон бархўрад аз гулшани умр,
Ки бувад ҳамнафасаш сарви гуландоме чанд.

Рашкам ояд сўи он гул зи насиму зи шамол,
В-арна дорам мани савдозада пайғоме чанд.

Набвад он файз ба рӯҳам зи дуоҳои Масеҳ,
Ки бувад аз лаби лаъли ту ба дашноме чанд.

Пири дайрам, ки диҳад бода, каромот аст ин,
Зоҳидонанд зи тазвиру риё доме чанд.

Номи нек аз дари майхона талаб натвон кард,
Ки бувад маскани бадмастиву бадноме чанд.

То кай аз нори сақар бим диҳандам зуҳҳод,
Фониё, сўхтам аз сардии ин хоме чанд.

Татаббӯи Хоча

Дил агар майл сўи согари саҳбо мекард,
Баҳри акси руҳи он соқии зебо мекард.

Он чи рўест, ки чун акс ба май меандоҳт,
Акси хуршед дар оби Хизр ифшо мекард.

Ҳамчун май маству чу он акс ҳамешуд бехуд,
Ҳар ки он акс дар он бода тамошо мекард.

Буд ў меҳри фалакрутбаву мо хоки замин,
Хок аз меҳр чи сон васл таманно мекард.

Бандаи пири муғонем, ки бо муғбачааш
Базм дар дайри фано баҳри дили мо мекард.

Кофири шўх гаҳи согари давр андар базм
Нақди имони дусад ғамзада яғмо мекард.

Шайх ин базм шунидасту муҳиқ буда ба дайр,
Гарави бода, ки тасбеҳу мусалло мекард.

Вақтро дор ғанимат ки хато буд, ки шайх
Нақди имрӯз пай насия фардо мекард.

Рафт Фонӣ тарафи дайр ба саҷҷода саҳар,
Шом табдил ба зуннору ҷалипо мекард.

Татаббӯи Xоча

Балои ғамзай соқи чу қасди мо биқунад,
Мабод он ки касе дафъи он бало биқунад.

Кўнад чафову ҳамемирар аз маҳаббати ў,
Чи гуна зинда бимонам, агар вафо биқунад?

Зи ҳаҷр хок шудам, лек ҳоҳам он сари кў,
Магар далолати ин давлатам сабо биқунад.

Ба хидмати бути худ саҷда карда гуфтам ҳол,
Ба ҳолам ар накунал марҳамат, Худо биқунад.

Ба юмни ҳиммати пири мугон чунон мастам,
Ки гўшмол диҳам, гар фалак хато биқунад.

Расад ҳазор ғамам аз замона, бода биёр,
Ба ғайри бода ки ин дардро даво биқунад?

Ба васли боқияш уммед ҳаст, чун Фони,
Ҳар он ки азм ба сарманзили фано биқунад.

Татаббӯи Мир

Гули навшукуфтаи ман, ки зи рух баҳор дорад,
Зи дили рамида булбул на яке, ҳазор дорад.

Зи май шабона дар боғ саҳар ба саргаронист,
Макунед нола мурғон, ки ба сар хумор дорад.

Ба шаби фироқ дил нақди ҳаёт агар нигаҳ дошт,
Ба умеди рӯзи васлат зи пай нисор дорад.

Ману чашми тира судан ба губори маркабат, ваҳ,
Чи сипоҳи фарруҳ он, к-ў чу ту шаҳсувор дорад.

Ба фигони дил гаҳи диданаш, эй, ки манъ кардӣ,
Ту чунон хаёл кардӣ, ки вай ихтиёр дорад.

Пай қатли дил яке ваъда намуда рапш рондӣ,
Чи кунам гузашт умрею вай интизор дорад.

Зи май тарабфизо, гӯ, дили хешро чило дех,
Зи кудурати замон ҳар ки ба дил ғубор дорад.

Ба ҳаёту ҷоҳи даҳрӯза маноз, з-он ки ҳар ду
Чу хаёлу хоб не аслу на эътибор дорад.

Талабад чу дӯст ҷонро зи ту, Фониё, равон дех,
Ки туро ба кор н-ояд, агар ў ба кор дорад.

Татаббўъи Ҳоҷа

Соқӣ ар акси маҳи чеҳра ба ҷом андозад,
Боз дар даври қамар шайни тамом андозад.

Ҳавасам ҳаст, ки бо ман шавад ўром, валек
Кас чи сон тойири хуршед ба дом андозад?

Чеҳраи шоҳиди мақсуд мушоҳид шавадаш,
Дида ҳар к-ӯ ба май оинафом андозад.

Гул бирезад ҳама бар хоку равад сарв зи даст,
Сарв худро чу гули ман ба хиром андозад.

Сӯфии субҳ чу бар сар фиканад пардаи нур,
Кас набояд, ки назар бар маю ҷом андозад.

Дар шабистони уфуқ ҷарх гаҳе нӯш кунад,
Аз шафақ май, ки саропардаи шом андозад.

Фониё, рав, ки ба сарманзили мақсуд расал,
Ҳар ки мардона дар ин бодия гом андозад.

265
Васфи майро ба навиштан талабам чун коғаз,
Ранг бояд, ки кунам аз май гулгун коғаз.

Нарасад шарҳ ба итмом агар, з-онки шавад
Шоҳи Тўби қаламу сафҳаи гардун коғаз.

Шарҳи сўзи дили худ бар варақе кардам сабт,
Аз рақам сабт шуду сўхт зи мазмун коғаз.

Варақи ол мапиндор, ки аз шарҳи ғамам,
Ки рақам ёфта фарқ омада дар хун коғаз.

Соф қун сафҳаи дил з-он ки шуд аз содадили,
Ганҷнома зи пай ганчи Фаридан коғаз.

Варақи сина зи лаълу алифу доғам ҳаст
Назди Лайлӣ магар аз ҷониби Мачнун коғаз.

Баски Фонӣ зи ғаму дарди дили хеш навишт,
Нашавад ёфт агар боядаш акнун коғаз.

Татаббўни Хоҷа

Эй гулшани ҷамоли туам навбаҳори умр,
В-аз бода лоларанг рухат лолазори умр.

Умрам ба шоми тираи ҳичрон гузашт,вой,
К-аз фурқати ту гашт сияҳ рӯзгори умр.

Дар гулситони умрам агар меҳмон шавӣ,
Ҷуз ҷон ба зери пои ту набвад нисори умр.

Хоҷам зи оби май хушии умри хеш, лек
Аз оби Хизр қабул надорам мадори умр.

Мо ихтиёри хеш бад-он умр додаем,
Лекин ба дасти кас набувад ихтиёри умр.

Гар умри Нӯҳ ёби, аз он як нафас чу монд,
Вақти шудан ба як нафас афтад шумори умр.

Фонӣ, ба коми гулшани гетӣ мабанд дил,
Чун мурғи рӯҳ мепарад аз шоҳори умр.

Мухтараъ

Саҳар вазид насими тарабфизои баҳор,
Ки гашт боиси май хӯрданам ҳавои баҳор.

Сипаҳ қашид сӯи боғу бин ба лола, ки шуд
Ба милу шуққаи ёқутгун ливои баҳор.

Беҳ аз баҳор чу фасле барои ишрат нест,
Зи мадҳ фасле созам адо барои баҳор.

Баҳор нақди латофат фидои ёрон кард,
Ки нақди ҷони чу мо бедилон фидои баҳор.

Баҳор гарчи зудояд ғам аз дил, аммо ҳаст
Тамаввузи май сӯҳони ғамзудои баҳор.

Кушод ғунча ба гулбун зи ҳад бурун, чу саҳар
Вазид сӯи чаман боди дилкушои баҳор.

Агар ба мурда диҳад ҷон, ачаб мадор, ки ҳаст
Насими рӯҳ дар анфоси мушксои баҳор.

Ғанимат аст баҳори ҷавонӣ аз пай айш,
Ки то баҳори ҷавонӣ бувад, чи ҷои баҳор?

Баҳори умр ғанимат шумор, эй Фонӣ,
Фанояш арчи, ки зуд аст чун фанои баҳор!

Татаббўъи Хоча

Соқиё, бода деху тавбаам аз ёд бубар,
Дафтари тоату тақво хама гў, бод бубар!

Ман чу чон медиҳам аз ҳасрати сарви қади ў,
Боғбон, рахти ман аз сояи шамшод бубар.

Фаразат нест чу ҷуз куштанам, эй шаҳнаи ҳаҷр,
Гарданам баста бад-он ғамзаи ҷаллод бубар.

Ёди ғайраш ба дил андӯҳ физояд, эй ишқ,
Ҳарчи ҷуз дўст аз ин хотири ношод бубар.

Хонаи тавба чу бунёд ниҳодам ба вараъ,
Сели май гў, раву ин хона зи бунёд бубар!

Оби ҷашмам нанишонд оташи дил, эй қотил,
Ин ҳарорат зи вай аз ҳанҷари пўлод бубар.

Мани Маҷнун чу шудам маҳзали тифлон, эй дил,
Баҳри ҳазлам бари он тифли паризод бубар.

Гар сабукборият аз гулшани даҳр аст талаб,
Ин тариқ аз равиши савсани озод бубар.

Фониё, зоди раҳи ишқ набошад ҷуз дард,
Чун дарой ту дар он дашт, ҳамин зод бубар.

Мұхтараъ

Агар аз шавқи лаълат пурмаи гулгун бувад соғар,
Тавон нўшиданаш гар худ ҳама гардун бувад соғар.

Ба базми ҳацр чун соғар зи хунобам бувад холи.
Ки аз сели сиришкам дам ба дам пурхун бувад соғар.

Гадои майкада то гаштаам аз давлати риндон,
Дамодам аз шароби ишратам афзун бувад соғар.

Чу дилхөхе нагирал соғарам, ҳаргиз нанўшам май,
Ки дилхоҳам ба ишқи соқии мавзун бувад соғар.

Хаёлаш чун бувад меҳмон, ба базми айш қўш дорам,
Маро аз косаҳои чашм пурмай чун бувад соғар.

Чу манъи соғари ишрат намояд муҳтасиб, ғам нест,
Ки моро баҳри дафъи ҳузн даҳри дун бувад соғар.

Малулам аз худ, эй Фони, кашам чун лаъли руммони,
Агар пур аз шароби бехуди акнун бувад соғар.

Мухтараъ

Шуд бало чашми ту, эй гулрухсор,
Нуқтаи зери бало холи узор.

Ин ки дар ҷону дил оташ задай,
Дил аз ин ҳаст ба ҷон миннатдор.

Бодаи лаъли лабат пеши назар,
Аз чи шуд чашми ту дар айни хумор?

Ҷилваи сарви равони ту ҳаёт
Диҳад, аммо кушадам дар рафтор.

Соқиё, согари айшат чу пур аст,
Нӯшу нӯшон, ба замин пур магузор.

Булбул ар шефтаи гулшан гашт,
Дид дар ҳар гулаш аммо сад хор.

Фониё, аз ҷамани даҳр бибур
Шоҳи уммад, ки он н-орад бор.

Татаббўъи баъзе аъизза

Дар саводи сояи абри баҳорӣ лолазор
Менамояд дар шаб оташҳои урдуи баҳор.

Ё баромад дуди оташҳои лола бар сипеҳр,
Абри наврӯзи, ки бинӣ бар фарози кӯҳсор.

То ҳаво дар ҳовани ёқути лола мушк суд,
Мевазад аз ҷониби саҳро насими мушкбор.

Тоҷи Парвез аст лола, қ-аш диҳад барбод ҷарх,
То намояд тоҷдоронро зи баҳри эътибор.

Ҷоми Ҷамшед аст монда аз май ишрат тиҳӣ,
Соқиё, не ҷоми Ҷамшед монад, май биёр!

Хуш бувад бо лоларӯён бодаҳои лоларанг
Ҳоса базми айш бошад бар канори лолазор.

Дар фироқи лоларӯе тозадогам бар дил аст,
Қ-аш сиёҳе, дар миёни хун нишаста лолавор.

Нест абнои замонро лоласон бӯи вафо,
Чун сабо з-ин дилсиёҳон беҳ, ки бигзинӣ канор.

Фониё, чун лолазори умрро рӯ дар фаност,
То бувад мумкин зи ҷоми лолагун сар бармадор.

Бимислих

Пур зи пайконат шикофи синаам, эй гулъузор,
Рост бо он рахна мемонад, ки гирандаш ба хор.

Оразат чун пеши чашм омад, сиришкам гашт хун,
Сел рангин мешавад, ҳар гаҳ ки меояд баҳор.

Рўзи ҳичрон мўниси дил шуд хаёли он даҳан
Хурдаи пинҳониям рузи бади омад ба кор.

Шоми ҳаҷр аз изтиробам гашт зоҳир сўзи ишқ,
Цумла маҳфиҳо шавад рўзи қиёмат ошкор.

Май ба ҳалқам рез, эй соқӣ, ки баргардонадаш
З-он ки меояд бурун ҷонам зи ташвиши хумор.

Шўру ошӯбам зи май карди хаёл, эй муҳтасиб,
Набвад аз мастиӣ, ки бошад аз ҷунун, маъзур дор.

Фонӣ аз зоҳид бихоҳад сарфа бурдан, з-он ки ҳаст
Ў зи зўҳди хешу мо аз лутфи ёр уммевор.

Рўзгоре шуд, ки ранчурам зи аҳли рўзгор,
Соқиё, хоҳи ки аз ин ранчам раҳони, май бидор.

Май нагўям, оби оташранг, к-аз вай ҳар ки хўрд,
Набвадаш дигар на дар обу на дар оташ қарор.

Ихтиёр аз даст берун кард дар ишқу чунун
Оқили зоҳид, ки аз вай соғаре кард ихтиёр.

Шорибаш гар гунги модарзод бошад, филмасал
Лаб бубандад пешаш аз мурғони гўё сад ҳазор.

Дидаро равшан қунад з-ин сон, ки аз абкори фикр
Мими маъдуми даҳан бошад ба наздаш ошкор.

Табъро аз вай нишоте рў диҳад, к-аз ҷаври чарх
Оби ҳайвонаш намояд дашнаи заҳробдор.

Кишвари дилро чунон вусъат диҳат, к-аз гулшанаш
Гунбади нили чу як нилуфар афтад бар канор.

Дил шавад Чоми Чаму Оинаи Искандарӣ,
Ҳар гадо, к-аш нӯшад Искандарвашу Ҷамшедвор.

Фониё, ин ҷумла ҳосил гардадат з-иқболи факр,
Гар ба як ҷоми фано созӣ аз ў дафъи хумор.

Зи дил в-аз дилситонам зору маҳчур,
Дил аз ман дуру ман аз дилситон дур.

Паричехра саманди турки моро,
Сазад кардан шикол аз турраи ҳур.

Чу чонам хости, кардам нисорат,
Агар густохам, «ал-маъмур маъзур».

Бидор, эй муғбача, чоми муғона,
Ки андар дайр натвон буд мастур.

Раҳон чун ҷашми мастат аз ҳуморам,
Ки ўдар айни масти ҳаст маҳмур.

Зи ишқу бода шайхам тавба фармуд,
Ба масти ошиқ ин кардан чи мақдур?

Зи май Фони ҳаёти ҷовидон ёфт,
Магар оби ҳаёт аст оби ангур?

Ихтироъ

Эй дил, зи ҳуши худ гила бо майфурӯш бар,
К-ўро бувад ба майзада доруи ҳуш бар.

Аз пири тавбакор нашуд кори аиш рост,
Ин мочаро ба муғбачаи майфурӯш бар.

Н-орад шудан ба хона зи масти ҳарифи мо,
Ман ҳомилаш, агар ту бигӯй ба дӯш бар.

Гар хирқа раҳни бода куни, ҳезу сӯи дайр
Рахти фано зи зовияи хирқапӯш бар.

Нақди бақо зи оби ҳаёт, эй Хизр, маҷӯй,
Аз дурди ҷоми он санами боданӯш бар.

Дар дарси ишқ нест ҷадал, боядат чу файз
Худро дар он макон ба забони ҳамӯш бар.

Фонӣ, пай наҷот ба майхона ҳешро
Аз зери тоқи ин фалаки саҳткӯш бар.

Татаббўи Хоча

Файр аз ў нест маро дар ду чаҳон ёри дигар,
Чуз ваям ёри дигар, чуз ғами ў кори дигар.

Ман на он булбулам, эй гул, ки дусад хори ҷафо
Гар ҳалад аз ту, кунам рӯй ба гулзори дигар.

Накунам қуфр қабул, ар кунадам пири муғон
Ба ҷуз аз турраи он муғбача зуннори дигар.

Қадаҳи давр ба мо чун бирасад, эй соқӣ,
Тобалаб, чунки шавад рехта миқдори дигар.

Он чи ҳусн аст, ки ашбаҳ ба ҷамоли мақсад,
З-ӯ накарда қалами сунъ намудори дигар.

Носеҳо, панди ту як бор қабулам нафитод,
Гуфта пиндор аз ин мавъиза сад бори дигар.

Ҷами вақтам, ки гирифтам зи сари хирқаи раҳн,
Ҷоми дигар ба дусад зорию зинҳори дигар.

Фониё, дард талаб, гар талабӣ, пайдо кун
Дили реши дигару синаи афгори дигар.

Мухтараъ

Дили садпораам аз лаъли ту хун аст дигар,
Ҳар дам аз раҳгузари дида бурун аст дигар.

Дили Маҷнун, ки дар он зулф шуд, эй боди сабо,
Гӯ, ки дар ҳалқаи он силсила чун аст дигар?

Зи сари нав магар ороста машшотаи сунъ,
Ки рухат чун маҳу хат ғолиягун аст дигар.

Он парӣ ишвакунон ҷоми маям дод ба даст,
Дар сарам оташи мастибу ҷунун аст дигар.

Дил, ки пирона дам аз бозуи тақво мезад,
Дар кафи ишқи яке тифл забун аст дигар.

Раста будам зи ғами ишқ чу ёр омад,вой,
К-он ғамам аз ҳаду андоза фузун аст дигар.

Эй табиб, аз сари Фонӣ магузар, з-он ки зи ҳаҷр
Заъфи берун-ш ба андӯҳи дурун аст дигар.

Мухтаръ

Хуш нест файри дайри мугон хонаи дигар,
В-он гоҳ файри мубача ҷононаи дигар.

Паймонаҳои мо зи май соф пур дихед,
То пур шудан зи ҳодиса паймонаи дигар.

Воиз, азоби дӯзаху майхорагон магӯ,
Чуз ин фасона нестат афсонаи дигар?!

Эй дил, магӯ ба ишқ, ки Маҷнун ки будааст,
Дар кӯҳу дашт мисли ту девонаи дигар?

Рӯи ту шамъи меҳру чу заррот аҳли ишқ,
Ҳар зарра пеши шамъи ту парвонаи дигар.

Эй ҷарҳ, ҷанд бим намоӣ зи куштанам,
Гар набвад ин ҳароби ту вайрони дигар?

Фонӣ, аз ин сарои фано баста рахти умр,
Дорад магар азимати кошонаи дигар?!

Мухтараъ

Эй ба ҳар оразат аз оташи май тоби дигар,
Тоби онро зада ҳар қатраи хай оби дигар.

Хоб дидам, ки шудам зинда зи нўшин лаби ту,
Нест чон дар танам аз орзуи хоби дигар.

Лаби лаълат, ки бувад мастиям аз вай, ба хаёл
Кай ба воқеъ хушам ояд зи мани дигар?

Хоҳам аз қибла бигардац рухам он дам, ки шавад,
Файри абруй туам саҷда ба меҳроби дигар

Ба чунун шодам аз он рўй, ки дар гардани ман
Нест чуз силсилаи зулфи ту қуллоби дигар.

Шаб хаёлаш, ки ба меҳмониям ояд, чи кунам?
Нест чуз бесару сомониям асбоби дигар.

Ба чаҳон чашм маро равшан аз он рўст, ки нест,
Фониё, чун рухи ў меҳри чаҳонтоби дигар.

Татаббўи Мавлоно Шоҳӣ

Ҳар дам расад ба дил чу зи олам ғаме дигар,
Ғам нест, чун зи май бувадат оламе дигар.

Дорад гадои майкада аз бодаву қадаҳ
Оинаи Скандару Ҷоми Ҷаме дигар.

Ў халқро кушад, ба ман он мотам асту нест
З-ин тиратар бар аҳли вафо мотаме дигар.

Гӯям ба назди пири мугон ҷаври муғбача,
Чун нестам ба дайр ҷуз ў маҳраме дигар.

Нобуд шуд дилам зи ғами ҳаҷр, кош Ҳақ
Бахшад нашоти васлу дили ҳурраме дигар.

Ин дам ғанимат аст бар он қас, ки набвадаш
Файр аз ҳарифи мушфиқу май ҳамдаме дигар.

Фонӣ зи сели ашки ту ғамхонаи сипеҳр,
Ҳам ёфт он ҷунон, ки фитад аз наме дигар.

Татаббӯи Шайх дар таври Махдум

Эй ниҳон дар ҳама аъён шуда аз айни зуҳур,
Ҳама нур аз ту аён, лек ту дар вай маствур.

Зулф шуд бурқаи рух, ҳарду вале бурқаи ту,
Он чи ҳусн аст, ки бурқаъ бувадаш зулмату нур?

Ба садат васф нишон баҳри чи дод аҳли назар,
Ношуда ҳусни ту бар дидай эшон манзур.

Лофи наздикият он к-ў занад аз зўҳду вараъ,
Хешро бошад аз ин васваса андохта дур.

Очииз аз васфи ту будан аҷабам нест, ки ҳаст,
Зарра моҳияти хуршед надонад, маъзур.

Хуррам он ринд, ки як лаҳза набошад бе ту
Хоҳ дар анҷумани тафриқа ё кунчи ҳузур.

Ориф он дон, ки гар афлок зи ҳам бишкофад,
Ба шуҳудаш нарасад шоибай нуқсу футур.

Дар таври Хоча

Дар тавба агар май диҳадам муғбача ё пир,
Розӣ наям аз хеш дар ин кор ба тақсир.

Эй шайх, ба майхона агар тавба шикастам,
Чун хомаи тақдир чунин рафт, чи тадбир?

Чун сурати ў нест ба мавзеъ як аз сад,
Наққош намояд чу дусад мавзеъи тасвир.

Сўзи дили зоҳид, ки ба тақвои риёист,
Набвад асарашибштар аз гиряи тазвир.

Озодиям аз қайд мабодо, агар афтад,
Дар гарданам аз силсилаи зулфи ту занҷир.

Эй шайх, зи тадбири ту акнун чи кушояд,
Чун мо сари таслим ниҳодем ба тақдир?!

Фонӣ, ту агар ошиқӣ, аз ишқ мазан дам,
Чун рост наояд сухани ишқ ба тақрир

Мухтараъ

Кайфу чон бахшадам он лаб, май ноб аст магар?
Руҳ соғи кунадам, лаъли музоб аст магар?

Хоб дар чашм надорам зи хаёли мижаат,
Хайли ҳинду зада саф раҳзани хоб аст магар?

Ҳумрати байзаи чашми ману хуноби сиришк,
Омада бар май гулранг ҳубоб аст магар?

Оби Кавсар зи кафи ҳур надорад масти,
Дар кафи соқии гулчехра шароб аст магар?

Тангу торик дилам, к-аз ғами ў гашт ҳароб,
Кунци вайрони мани хонахароб аст магар?

«Налиҳад ишқу маям нашъа ба пири» гуфтам,
Гуфт пири хирадам: «Аҳди шабоб аст магар?»

Сели май кишвари ҳушу хирадам кард ғариқ,
Фониё, дар аҷабам, олами об аст магар.

Соқиё, вақт ғанимат шумуру соғар гир,
Дастбўсат талабад, чом зи хокаш баргир.

Нест чун ҷоми муғонам зи кафи муғбачагон,
Филмасал гар зи кафи ҳур май Кавсар гир.

Заррае ҳуҷдилиям нест зи хуршедвашон,
Хоҳ аз сайри фалак, хоҳ асари ахтар гир.

Базми мо бе рухат афсурда бувад, рӯ бинмо,
Гӯ аз он шўълаи рухсори ту сўҳбат даргир.

Сарсари ҳодиса гар ҷарх зи ҳам баргусилад,
Рафта бар боди фано тӯдаи хокистар гир.

Тарки девонагӣ, эй дил, чу накарди дар ишқ,
Аз ҷунун домани он шӯҳи парипайкар гир.

Сарбаланд аз шарафи хоки раҳи риндон бош,
Эй ғаниӣ, тарки дуру гавҳари точи зар гир.

Воизо, ин ки ба маҷлис талаби Фониро,
Маслиҳатро ду-се кизби дигарат бовар гир.

Мухтараъ

Чун ў набувад шўхи ситамгораи дигар,
Чун ман зи ғамаш бедилу бечораи дигар.

Ояд чу сагаш, аз дили садпора ба тўъма
Сад пора дихам, ў талабад пораи дигар.

Бас хора, ки ў нарм шуд андар кафи Фарҳод,
Саҳт аз дили Ширин набудаш хораи дигар.

Аз ҳолати Маҷнун чи тафаҳҳус куни, эй дил,
Дар водии ҳайрат чу ту овораи дигар.

Дар ҳар назаре ҳайрати ҳуснат шавад афзун,
Ваҳ, к-он шавадам боиси наззорай дигар.

Як ҷониби руҳсора күшодию бимурдам,
Бикшо, ки куни зинда ба руҳсораи дигар.

Фони дигар аз ахтари май гашт тарабнок,
З-ин сон набувад кавқаби сайёраи дигар.

Татаббўни Хоча

Мастам, эй муғбача, чоми май хаммор биёр,
Гар зи динам бувадат дағдаға, зуннор биёр.

Софии бода, ки худ нўш қуни, аз дурдаш
Марҳаме баҳри давои дили афгор биёр.

То бисўзам ҳамаги ҳастии худ, рў во кун,
З-он гулистони Халил оташи гулнор биёр.

Дар тариқи муғи аз куфри ту гар баргардам.
Сабу аз майкада в-аз неши ҷафо хор биёр.

Дар мазиқи қафаси ҳастиям, эй тоири қудс,
Чони зорам бибару муждан дилдор биёр.

Боғбоно, дигар аз гулшани худ лоғ мазан,
Ё гуле аз руҳи он шўхи намудор биёр.

Хирқа шуд раҳну сарам хуш нашуд, эй бодафурӯш,
Як-ду паймона маям бар сари дастор биёр.

На фалак ёру на дар умр вафо, эй қосид,
Хабаре аз сўи он ёри вафодор биёр.

Гар ниёз орию ў ноз кунад, эй Фони,
Кори ту чунки ниёз аст, дигар бор биёр.

Рўят, ки оташаш битавон гуфту об низ,
Моҳ аз латофаташ хичил аст, офтоб низ.

З-онам гадои майкада, к-аз базми аҳли айш
Нуқлам расад зи ҳиммати риндон, шароб низ.

Мурдам зи зўҳд муғбачаи майфурӯш ку,
То маст созад аз май ишқам, хароб низ?

Хунхорагони ишқ чу меҳмони ман шаванд,
Аз хуни дида май диҳам, аз дил қабоб низ.

Чун мақсадат ба ғомшумор аст аз азал,
Таъхир нонакӯст дар ин раҳ, шитоб низ.

Эй пандгӯй, боиси расвоиям мапурс,
Ишқ асту ҷоми бодаву аҳди шабоб низ.

Фонӣ, саҳар ба майкада борони ашк рехт,
Биншаст гарди меҳнату шуд фатҳи боб низ.

Татаббӯи Ҳоҷа

Навбаҳорон ба қадаҳ оби тарабнок андоз,
Абрсон ғулгула дар гунбади афлок андоз.

Чанд аз даври фалак чун кура саргардонӣ,
Фитна аз даври қадаҳ дар кураи хок андоз.

Покбозӣ агар аз Эзиди покат ҳавас аст,
Чашм бар орази пок аз назари пок андоз.

Танам афсурда шуд аз зӯҳди риёй, эй ишқ,
Барқи оҳе сӯи ин хирмани хошок андоз.

Маст то кай фиканад рахна ба динҳо, ё Раб,
Раҳме андар дили он кофири бебок андоз?!

Ё Раб, ин зоҳиди худбин, ки нашуд қобили файз,
Аксаш аз ҷом дар оинаи идрок андоз.

Гули садбарги ҷамоли ту, ки сад ламъа дар ўст,
Партави он ҳама дар ин дили садҷоқ андоз.

Қасди ҷонат чу кунад ғам, сӯи майхона шитоб,
Ҷом аз он заҳр сӯи маъданӣ тарёқ андоз.

Фонӣ, аз ҷуръаи Ҳофиз шуда маст, эй соқӣ,
Хезу дар косаи зар оби тарабнок андоз!

Татаббўни Хоча

Ба дайр муғбачагонанд маству шўрангез,
К-аз оби талх кунанд оташи балоро тез.

Ба ғамза ақлшикору ба ишва тақвосўз,
Ба ваъда рўҳфиребу ба лоба рангомез.

Ба гоҳи сайд гирифтган камандашон дилкаш,
Ба вақти қалб шикастсан синонашон хунрез.

Ба ҳар диёр, ки бўе расад зи турраашон,
Сиёҳнома шаванд аҳли он, сияҳдил низ.

Биёр бода, ки ишқ асту қўи расвой,
Бисўз ҷомаи тақвою хирқаи парҳез.

Маро чи бим зи ошўби растахез, эй дил,
Зи хилқатам чу баровард ишқ растохез!

Ман он замон ки шавам аз қадаҳ сарандозон,
Чи ҷои хотами Кисро, чи афсари Парвез!?

Туро чи ҳодиса дар ҷавфи ҷарҳи даввор аст?
Чу з-он бурун натвони шудан, аз ин магрез,

Чу нест як сари мӯ ихтиёрат, эй Фони,
Равона шав ба тариқи ризо, чи ҷои ситеz?!

Мухтаръ

Кофири масте ба дайрам офати чон гашт боз,
Хонаи динам зи сели бода вайрон гашт боз.

Ҳар бинои зӯҳд тақво, к-аш ба чарх афроштам,
Ваҳ, ки аз тӯфони май бо хок яксон гашт боз.

Хирқаам, к-аз доғҳои тозаи май буд тар,
Чумла хушк аз сӯзу тобу доғи ҳичрон гашт боз.

Азми Каъба чун тавонам кард, к-аз дайри мугон
Н-омада берун, дил аз рафтсан пушаймон гашт боз?

Пардаи зӯҳдам чӣ суд, эй шайх, к-ин маҷнуни маст
Баҳри раҳни бода дар майхона урён гашт боз.

Ман, ки бастам бар миён зуннору гаштам бутпараст,
Боиси ин миллатам, он номусулмон гашт боз.

Чун сӯи дайри мугон рафтам ба ишқи мугбача,
Дину дил дар кори ў нокарда натвон гашт боз.

Доғҳои сина чун дорам ниҳон, к-аз ласти ишқ,
Мутгасил чоки гиребонам ба домон гашт боз.

Мурданам дар ишқ мушкил буд, чун ҳичрон расид,
Фониё, роҳи фано паймудан осон гашт боз.

Марав зи мацмаи риндан нагашта маст ҳанўз,
Ки дар ду чашмат асар аз хумор ҳаст ҳанўз.

Ба коми хеш чи бархостан ҳаво карди?
Даме накарда ба дилҳоҳи мо нишаст ҳанўз!

Чаро шикасти дили мо талаб кунӣ ба фироқ?
Надода ҳодиса ҳангомаро шикаст ҳанўз!

Зи по фитодаму аз даст рафтам, эй соқӣ,
Ба сӯи чоми маят норасонда даст ҳанўз!

Зи чоми мугбачаам чист манъ, эй сӯфи?
Дилам ба дайр кунун гашта майпараст ҳанўз.

Маро зи ҳуш чи пурсӣ, ки масти ишқ шудам?
Ба хеш н-омада аз мастии аласт ҳанўз.

Чи сон раҳам зи каманди ҷунун, ки чун Фонӣ?
Дилам ба ҳалқаи он турра пойbast ҳанўз!

Мухтаръ

Маро зи шиддати ҳичрон малолат аст имрӯз,
Ба ҳоли хеш наям, ваҳ, чи ҳолат аст имрӯз?

Расид баски зи девонагиам расвой,
Зи рӯи аҳли ҷунунам хиҷолат аст имрӯз.

Зи рӯҳи Вомиқу Маҷнун маро ба ҳикмату ақл
Ба сад навоҳт ҳазор истимолат аст имрӯз.

Равам ба майкада гӯё илочи ин аламам
Ба ҷониби маю мутриб ҳаволат аст имрӯз.

Далели раҳ, ки бувад пири дайр, чун бар каф
Қадаҳ гирифт, ба масти далолат аст имрӯз.

Маро насиб маю шайх манъ фармояд,
Ба амри олами ғайбаш ҷаҳолат аст имрӯз.

Ба коми муддаиён баста даст Фониро,
Магар, ки масти маро муддао лат аст имрӯз.

Айзан

Тарки ишқам кому набвад дил ба фармонам ҳанўз,
Тавба фармояндам аз мастию натвонам ҳанўз.

Тавбаву зўхдам чи ҷамъият расонад, чунки ман
Гаҳ зи ишқу гаҳ зи маҳмурӣ парешонам ҳанўз.

Носеҳо, пандат нафаҳмам, з-он ки то рафтам ба дайр,
Аз маю рухсори соқӣ маству ҳайронам ҳанўз.

Чун туро дидам, ба поят сар фикандан айб нест,
З-он ки сар аз пову по аз сар намедонам ҳанўз.

Як шабам он моҳ меҳмон буду з-ин умре гузашт,
Мекунад қасби зиё меҳр аз шабистонам ҳанўз.

Теги қатлам ронад он шўх он чи мумкин буд, лек
Тарки ишқаш бар забон рондан чи имконам ҳанўз?

Ҳаст умре то шаҳиди лаъли ҷонбахши ваям,
Бўй ҷон ёбанд ҳалқ аз қабри вайронам ҳанўз.

Нола аз тўли фироқи ёр кардам шоми ҳаҷр
Дар ҳами тоқи фалак печида афтонам ҳанўз.

Фониё, аз теги ҳичрон бин, ки чоки сина шуд,
Мушфиқон нодўхта чоки гиребонам ҳанўз.

Агарчи нест умеди висоли ў ҳаргиз,
Вале набуда дилам бе хаёли ў ҳаргиз.

Магў ба мисли вай дил деху аз ў вораҳ,
Набуду нест зи хубон мисоли ў ҳаргиз.

Зи сарви қомати ў ҷуст бар дили Мачнун,
Баре надод хаёли маҳоли ў ҳаргиз.

Чунон ки лозими баҳр аст нуқтагоҳи рақам,
Нашуд зи дида бурун нақши холи ў ҳаргиз.

Агарчи қадди ту берун зи эътидолам гашт,
Каму зиёда нашуд эътидоли ў ҳаргиз.

Малолати дили ман бину бода хўр, ки чуз ин
Набуда дофеъи ранҷу малоли ў ҳаргиз.

Зи дарди ҳаҷри ту Фони фитода беҳол аст,
Чи шуд, ки пурса накардӣ зи ҳоли ў ҳаргиз.

Татаббўи Мир

Дило, шаб баҳри он маҳ пўй то рўз,
На шабро гўй шаб, не рўзро рўз.

Шабам рўзи қиёмат шуд, валекин
Азоби сад қиёмат ҳаст то рўз.

Балое шуд сияҳ, бе он маҳам шаб,
Вале бе меҳри рўяш сад бало рўз.

Ҳамоно дарди ҳаҷрам бедаво шуд,
Ки шуд шоми фироҷамро даво рўз.

Ба шоми ҳаҷр аз рўзам чи пурси,
Куҷо, эй дил, шаби мову куҷо рўз?!

Шаби фурқат ҳалокам, кош, эй чарх,
Ки ёбам хоби худ, ё марг, ё рўз.

Сияҳ шуд рўзам, эй Фонӣ, зи ҳаҷраш,
Магар омад маро шоми фано рўз?

Мухтараъ

Нест шоми ҳацр чун шамъам рафиқи дилфурӯз,
З-он ки дар ҳичрон ба ў овардаам шабҳо ба рӯз.

То гузорад бўстонафрӯз лофи саркаши,
Каҷ бинеҳ тоҷу зи май бўстони ораз барфурӯз.

То наёзорад зи мижгонат рухаш аз нозукий,
Рӯзи васл, эй дил, ба рўяш чашм ҳар соат мадӯз.

Пур масўзонам зи ҳичрону зи оҳам ваҳм кун,
Ҳам гудозад шамъ, агарчи ҳаст дар парвона сўз.

Аз фиреби Золи чарх эмин мабош, ар Рустамий,
З-он ки шеронро зи макраш карда очиз ин ачуз.

Бас араб рамзест булбул ошиқу гул гарқи хун,
Аз ғаробатҳои ишқ афтода беҳад ин румуз.

Фониё, аз қатъи роҳи ишқ монеъ кай шавад?
Гарна аз бори худӣ зоҳид намудӣ пушткӯз.

Мухтараъ

Биё, ки шамъи чаман гашт бўстонафрўз,
Чанор фохтаро соҳт мурғи дастомўз.

Ба ҳуллаҳои мулавван расид ҷилвагарӣ
Ба базми аҳли шабистон зи шоҳиди наврўз.

Чу қадди гесёи симинтанон ба бешу камӣ
Намонд ҳеч тафовут миёнаи шабу рўз.

Баҳори умр ғанимат шумору май даркаш,
Ки дар ҳаётию умрат ҳазон нагашта ҳанўз.

Ба заҳмҳои дил аз лои бода марҳам неҳ,
Чаро ки мерасад аз ҷарх новаки дилдўз.

Даме зи оташи май гарм соз базми тараф,
Сипеҳр гӯ: «Нигар аз дур в-аз ҳасад месўз!»

Дило, ба Фонӣ агар шодиҳо кунӣ, лекин
Кӯҷо зи ҷаври фалак хотири нашотандўз?!

Дар татаббўни Хоҷа

Дило, зи ҳодиса дайри мугон паноҳат бас,
Гадоии дари майхона иззу ҷоҳат бас.

Ту узри кардаи худ гар наметавонӣ хост,
Инояту қарами дӯст узрҳоҳат бас.

Гули муроду насими инояти азали,
Ба шом хуни сиришку ба субҳ оҳат бас.

Агар зи зулмати зулфаш бурун шудан ҳоҳӣ,
Хаёли он қаду рухсора шамъи роҳат бас.

Ба дафъи лашкари ғам дар фазои дайри мугон,
Сафи суроҳию хум ҳар тараф сипоҳат бас.

Ба хуни ҳалқ гарат ҳаст даъвӣ, эй қотил!
Ду ҷашми дилсияҳи хиракаш гувоҳат бас.

Вафову меҳр гарат нест аз фалак, чи аҷаб?
Ту аҳли меҳру вафой, ҳамин гуноҳат бас!

Магӯ ҳадиси Масеҳову торами хурshed,
Назар ба он лаби лаълу руҳи чу моҳат бас.

Мамон сафоли гадой ба дайр, эй Фонӣ,
Ки вақт шуд, ки шавад майли ҷоми шоҳат бас.

Татаббўи Хоҷа

Ончунон сўхтаам аз ғами ҳичрон, ки мапурс,
К-оташам зад ғами ҳичрони ту дар ҷон, ки мапурс!

Дил ба занчири сари зулф кашу пурса макун,
Ки бад-он сон шуда маҷнуну парешон, ки мапурс!

Чанд пурсӣ, ки зи ҳаҷри лаби лаълам чуни?
Ҷони ширин шуд аз ин ҳаҷрам аз он ҷон, ки мапурс!

Соқиё, давр бигардону бидеҳ ратли гарон,
Ки гаронборам аз он гуна зи даврон, ки мапурс.

Ишқ нанхуфта ба сад гуна бало афтодам,
З-ин сабаб гаштаам он навъ пушаймон, ки мапурс!

Сари ринدونи ҷаҳон пири ҳароботии мост,
Суҳани оғият аз меҳтари риндон, ки мапурс!

Манъам аз ошиқиу бода кунанд аҳли хирад,
Ғуссаҳо мекашам аз мардуми нодон, ки мапурс!

Кард то ҷилвагарӣ мугбачаи бодафурӯш,
Ончунонам ба рухаш волаву ҳайрон, ки мапурс!

Талаби васл куни, ҷӯй фано чун Фони,
Мушкили ишқ чунон кардамат осон, ки мапурс!

Татаббүйи Хоца

Кавсару хур зи гулзори чинон моро бас,
Бодаву мугбача аз дайри мугон моро бас.

Тўбии нася туро зоҳиди худбин, ки ба нақд
Сояи рифъати он сарви равон моро бас.

Олам аз аҳли фино, к-аз наву аз кўҳнаи ў,
Бодаи кўҳнаву он тозачавон моро бас.

Чанд гўй, ки зи афлок ба чон оғатҳост,
Фамзаи шўҳи маҳи оғати чон моро бас.

Мо кучо, васл кучо, ин ки дилу чон бошад,
Ба ғаму дарди ту хурсанд, ҳамон моро бас.

Оташи ишқи ту чун з-аҳли муҳаббат чўянд,
Бар ҷигар доғи вафои ту нишон моро бас.

Чи ғам олудагии май чу дарояд дар мавҷ
Баҳри гуфронату як қатра аз он моро бас.

Эй сабо, ҳар яке аз аҳли вафоро ёрест,
Ерию меҳри фалонӣ ба ҷаҳон моро бас.

Фонӣ, аз ҳалқ буридан сабаби хушҳолист,
Бош хушҳол, ки ин сирату сон моро бас.

Мухтараъ

Чоми сабўҳат ар ба дафу най бувад ҳавас,
Савти нафири гулгулаи кўси шоҳ бас.

Он шўхи қотил он чи бифармоядат, равост,
То рўз шамъвор шудан мурдаи нафас.

Аз умр баҳра гир ба як соғари сабўҳ,
Чун нест то ба рўз ба вай эътимоди кас.

Бечораам зи ҳасрати васли рухи касе,
Во ҳасрато, ки ҳеч касам нест чорарас.

Бошад ба ишқи тозаҷавонон май қуҳан,
Чун равғане бар оташу мо дар миёна хас.

Зунноркўҳнаҳо, ки биёбӣ ба кунҷи дайр,
Бошад сагони кофири масти маро марас.

Фонӣ, бинӯш май, чу ба шаҳри фано расӣ,
К-он чо на бими шаҳна бувад, не ғами асас!

Мұхтараъ

Зи ман, эй дил, кафи он нозанин бўс,
Агар худ даст надҳад, остин бўс.

Гар ин ҳам нест, бўсе бар замин зан,
Зи ман яъне расон он ҷо заминбўс.

Кафи пои сагаш бўсиданам бин,
Туро ҳам гар диҳад даст, инчунин бўс.

Занам дар боғ бе он қомату рух
Ба пои сарву рўи ёсамин бўс.

Даромад меҳр аз равзан, ки гирад
Зи пои он маҳи хиргаҳнишин бўс.

Ғуломи онам, эй руҳуллаҳ, аз ҷон,
Ки дасташро диҳад руҳ-ул-амин, бўс.

Агар он маҳ фитад дар ласти Фонӣ,
Ба пояш кори ў бошад ҳамин бўс.

Татаббўи Хоча

Аз аҳли зўҳд майкадаи ишқро мапурс,
Сарманзили вусул зи аҳли риё мапурс.

Сирри гадои дайри муғонро зи шаҳ маҷӯй,
Аҳволи нақди маҳзани шоҳ аз гадо мапурс.

Кому нашоту айш ба хосон насиб шуд,
Аз мо ба гайри меҳнату дарду бало мапурс.

Мо дард дидаему даворо шунидаем,
Аз мо зи дард пурс, vale аз даво мапурс.

Аз аҳли ишқ пурс хатарҳои роҳи ишқ,
«Аз ошно ба ҷуз сухани ошно мапурс».

Набвад ба даври маҷлиси риндон баланду паст,
Ҳар ҷо расӣ, ба доира биншину ҷо мапурс.

Бошад забонбурида аминони сирри ишқ,
Месӯз, то биёбию рамзе зи мо мапурс,

Эй дил, чу дар замона вафо нест, зинҳор
Аз мардуми замона тариқи вафо мапурс.

Хўдбинӣ аҳли мадраса донанд, Фониё,
Аз мо ба гайри нуктаи факру фано мапурс!

Мухтараъ

Нест вазъи чарх чун дайри мүғон олиасос
Гар равам хүшёр он ҷо, оядам дар дил ҳарос.

Ҳар хуме ўро ба як гардун тавон гуфтан назир,
Ҳар ҳубоби май зи як ахтар тавон кардан қиёс.

Оламе дигар тавон гуфташ чаро, к-он ҷо касе
Ү фитад дар олами дигар, чу нүшад як-ду кос.

Чун Масехо рўҳбахшон бошад он ҷо аз нафас,
По ба иззат дар бисоташ неҳ, нафасро дор пос.

Аз дили пири мүғон в-он гаҳ зи рёйи мүғбача
Мехр аз равзан дарояд, то кунад нур иқтибос.

Хирқаи зўҳд вараъ он ҷо намеарзад ба ҳеч,
Рост дон инро, намегўям суханро дар либос.

Раҳ наёбад дар бисоташ ҳар зи раҳ афтодае,
Набвадаш то ҳодии тавфиқу пири раҳшинос.

Аз май он майкада набвад умеди чуръае,
Ҳар киро ҳосил нагардад аз вучуди хеш пос.

Фониё, ҳар гаҳ ки дунёи фано касбат шавад,
Ҷоме аз пири мүғон кардан тавони илтимос.

Мавъиза

Гарат зи халқ қаноре гирифтән аст ҳавас,
Канорашон агар аз дасти худ гузорИ, бас.

Гар аз машаққати даврон малул гашта дилат,
Фазои дайри мугонро гузин бар ин маҳбас.

Зи дасти пири мугон нўш соз ратли гарон,
Ба ғайри муббачагон мултафит машав бо кас.

Ба чашми гармравону баландпарвозон
Бувад ҳақир ҷаноҳи малак зи боли магас.

Бигў, чи гуна дил осояд андар ин манзил,
Ки азми роҳ ба гўш ояд аз фигони ҷарас?!

Агарчи водии мақсуд, Фониё, дўр аст,
Зи хештан бадар о, пас қадам бимону бирас.

Татаббуъи Ҳоча

Рўз маҳчубам зи пири хонақаҳ з-он рў, ки дўш
Вораҳондам аз ҳичоби зўҳд пири майфурўш.

Ман, ки дар майхона бехушам, чи хонедам ба зўҳд?
Чун ба ҳуш оям, ба масқид рў ниҳам, эй аҳли ҳуш!

Дин ба яғмои шумурдӣ, муғбача, бо пири дайр,
Ин ки дар дайри мӯғон ошўбу ғавғо буд дўш.

Чун ба дини ман расид, он худ наяфтодам қабул,
Чои он дорад, ки ҳезад аз ниҳоди ман хурўш.

Дин, ки дар дайри мӯғон мардуд шуд, ҳар кас ба дин
Хешро дорад мусулмон, шарм бод аз ришу рўш.

Муштарию Зўҳра бар атрофи маҳ дорад қирон,
То бувад бар даври хуршеди рухат дурҳои гўш,

Ман зи шавқи лаълу мижгони дарозат бехудам,
Ё аз он нешам дарор аз ҷой, эй маҳ, ё зи нўш.

Пеши аҳли дил сухан дигар бувад, маъни дигар,
Ин суханро ҳар касе, к-ў ёфт, маъни шуд ҳамўш.

Тарки кўшиш айни кўшиш гашт дар кори қазо,
Саҳт бекўшиш бувад, ҳар кас, ки гардад саҳткўш.

Дар ту ҳар айбе, ки пинҳон кард Ҳақ, зоҳир масоз,
Балки айби ҳалқ ҳам чандон, ки битвонӣ бипўш.

Фонӣ андар нуктаронӣ маству бебок омадаст,
Бодаи Ҳофиз магар аз ҷоми Чоми кард нўш.

Аз ҳонақаң ба майкада бурдам чу раҳти хеш,
Ваңхи май аст он ҳама, шодам зи баҳти хеш,

Ваҳ, чун зи тири ҳаҷр тани лаҳт-лаҳтровер
Пинҳон кунам ба пираҳани лаҳт-лаҳти хеш.

Тубии қалду Кавсари лаъли лабат чу дид,
Чаннат хичил бимонд зи обу дарахти хеш.

Урён гадои майкада бошад, ҳар он ки ў,
Чун ман ба сели бода диҳад раҳту баҳти хеш.

Дар дайр бин, ки муғбачагон баҳри шишаам
Доранд ҷумла санг зи дилҳои саҳти хеш.

Бошад гадои хокнишин гирди майкада,
Бо ҳашмате, ки шоҳ набошад ба таҳти хеш.

Хоҳи, ба роҳи ишқ сабукбортар шави,
Фони, зи оҳи дил бизан оташ ба раҳти хеш.

Дар таври Махдум

Шайхи худбин, ки ба ҷуз мову мани нест фанаш,
Бираҳонад магар аз мову мани як-ду манаш.

Чониби хонақаҳам дил накашад, эй зоҳид,
К-аз азал дайри ҳароботи мугон шуд ватанаш.

Ҷуз шикастам, чи бувад дар дили Маҷнун, к-он маҳ
Мекашад дар ҳами он силсилаи пуршиканаш.

Ба қаду рӯи ту нозам, ки гаҳи чилваи ноз
Сарви ҷаннат ҳасу ҳошок намояд суманаш.

Пири гумкардаписар, бе ту дили сӯзонам
Гар бидидӣ, бизадӣ ўйла ба байт-ул ҳазанаш.

Ваҳ, чи лутфи бадан аст, он ки намеорад тоб
Сояеро, ки ба ў мефитад аз пираҳанаш.

Аз хумор он ки қашад дарди сар аз баҳри илоҷ,
Сандали сурх бимоланд ҳам аз дурди данаш.

Баъди умре, ки ба хилват баҳам оянд ду ёр,
Эй фалак, руй бигардону баҳам бармазанаш.

Фонӣ, он дам, ки равад маст аз ин дайри фано,
Хоки майхона бисозед абири кафанаш.

Татаббўи Ҳоҳа

Ба ҷоми пири муғон бину бар фарозу таҳаш,
Табақчаҳои зару сим зи офтобу маҳаш.

Кулоҳгӯша гаҳи сархуши чу баршиканад,
Бувал ҳазор Каю Ҷам гадои базмгаҳаш.

Нашаста муғбачаи маст ҳам ба паҳлӯи ў,
Ки сад ҳазор дилу ҷон фидои ҳар нигаҳаш.

Ба даври базм зи риндони дайр ҳалқа зада,
Ба гирди шоҳ чунон, к-аз муқаррабон сипаҳаш

Касе, ки дид, чунон базму май кучо ояд,
Сараш фуруд ба оби ҳаёту базми шаҳаш?

Маро чу ҷуръае аз ҷоми хеш эҳсон кард,
Фиканда сар нағирифтам дигар зи хоки раҳаш.

Гуломи пири муғон бош Фониёву сарат
Фидои муғбачаи сарвқадди каҷкулаҳаш.

Айзан

Күшт аз як нигаҳам шеваи ҷашми сияҳаш,
Чун намирам, чу фитад ҷониби дигар нигаҳаш?

Тира шуд дила зи хуноби дил, эй боди сабо,
Ҷашм дорам, ки губоре бирасонӣ зи раҳаш.

Вақти оростани ҳусни ту машшотаи ҷарҳ
Тира шуд, баски хичил гашт зи хуршеду маҳаш.

Дил, ки дар дайри ҳаробот зи ман шуд ғоиб,
Боз пурсед аз он муғбачаи каҷкулаҳаш.

Кош бо ман қадаҳе нӯшаду он гаҳ қушадам,
Ки чу тифл аст маю қатл набошад гунаҳаш.

Дилам аз ғуссаи даврон сӯи майхона шитофт,
Ки ҳаводис чу расад, нест ҷуз он ҷо панаҳаш.

Зи маҳи ҷордаҳи ҳусн гаҳи тифлисти фузун,
Офтобе шавад, ар сол шавад ҷордаҳаш.

Нест дар шоҳиди гул бӯи вафо, эй булбул,
Гарчи дилҷӯии бисёр қунад, дил мадеҳаш.

Фониё, лоғ ба даъвои ғано ҳар ки занад,
Адами даъвии лоғ аст, дар ин ҷо гуваҳаш.

117
Қабову пираңаң аз тан агар расад ба манаш,
Кунад қабош ҳалокам, чи ҷои пираңанаш?

Нишони пои сагаш бехудам кунад, чи маҷол,
Ҳаёли бўса, ки орам ба дил зи настаранаш.

Чу нест тоқати онам, к-аз ў сухан шунавам,
Кучо таҳуммули дидан ба дигарон суханаш.

Дилам шикаст, vale тоза гашт рӯҳам аз он
Насим, чунки вазид аз ду зулфи пуршиканаш.

Ба сунъи Эзид нозам, к-аз он табассуми лаб
Ҳаёту қатл намояд надида кас даҳанаш.

Ба ишқ бин, ки зи ҷонбахши лаби Ширин,
Гузашт умреву зинда аст номи Кўҳканаш.

Биёр май, ки дилам лаҳзае шавад фориғ
Зи ранчи аҳли замону зи меҳнати заманаш.

Фариқ меравам аз даҳр, з-он ки дорад умед
Ба афви он ки зи май шуд таҳорати кафанаш.

Сабукрави талаби дар раҳи фано, Фонӣ,
Марав ба бори худиву зи дўши худ фиганаш.

Татаббўи Махдум

Кошкӣ имрӯз монад хуни ман дар гарданаш,
То тавонам дасти худ фардо задан дар доманаш.

Зиндагӣ ёбам зи пироҳан, чу ёбам бӯи ў
Ман, ки мемираам, чу ёбам бӯе аз пироҳанаш.

Захми теги ў намехоҳам, ки дӯзиҳ, эй рафиқ,
Гар зи Марям риштааш ҷӯй, зи Исо сӯзанаш.

Наъли тавсан равshan аст аз хоки аҳли дард, кош
Дидаам равshan шавад аз хоки наъли тавсанаш.

Баҳри ҳар як ин дили парканд-паркандам бубин,
Чисмро аз новаки он ғамза равзан-равзанаш.

Бандаи пири ҳароботам, ки мардон афкананд
Хешро бар хоки дайр аз соғари мардафканаш.

Нест шав, Фонӣ, агар васл аст қомат, к-ин мурод
Хосаи риндест, к-оини фано омад фанаш.

Мухтараъ

Нест гул дар гулшани даврон, ки хоре набвадаш,
Бода дар базмаш, ки осеби хуморе набвадаш.

Лоларўеро маҷӯ бо ошиқи хунинчигар,
Ваъдаи васле, ки доти интизоре набвадаш.

Мурғи дилро нест як соат ба гулрухсорае
Ком ҳосил, то ки фарёди ҳазоре набвадаш.

Аз фалак ҳар давлате, к-ояд, намонад барқарор,
З-он ки аз сайри шабонрўзи қароре набвадаш.

Чун чаҳон беэътибор омад бари арбоби фақр,
Ҳар нашоте, к-аз вай ояд, эътиборе набвадаш.

Дар чунин дори ҳаводис ёбад аз меҳнат амон,
Он ки як дам ҷуз маю маъшуқ коре набвадаш.

Ишқу мастиро магӯ, баҳри чӣ кардӣ ихтиёр?
Ҳар ки дар дайри муғон шуд, ихтиёре набвадаш.

Бешуурам соз, эй соқӣ, ба ҷоме, к-аз нифоқ
Вораҳад он, к-ӯ ҷуз ин маъни шиоре набвадаш.

Фонӣ, он к-ӯ бешууру маст шуд, вораст аз он-к,
Гар нишоте набвадаш, ғам низ боре набвадаш.

Татаббўъи Махдум

Зи май гулҳо шукуфту аз арақ шуд тоза рухсораш,
Баромезад ачаб рангину сероб аст гулзораш.

Сарам аз санги тифлон захму корам з-он парӣ зорӣ,
Касе к-аз ишқ шуд Маҷнун, чунин бошад сару кораш.

Ба хоки дашти ҳаҷр афтода ҷисмам чун ҳас, аз ҳоре
Вазида, эй насими қӯи васл, аз ҳок бардораш.

Ба суратхонаи Чин дар шудам, сурат набаст, эй дил,
Ки ёбам пайкаре дар ҳусну зебой намудораш.

Гиреҳ дар зулфи ў беҳад ки зоҳир шуд, далел аст он,
Ки шуд дилбастиғиҳо нотавононро ба ҳар тораш.

Фидои килки он наққош бодо ҷони муштоқон,
Ки чун меҳри ҷамолат нақш бандад даври паргораш.

Дар ин раҳ толиб аз ноёби мақсад аз чи рӯ нолад,
Ки раҳ сар карда аз дори фанои худ талабгораш?

Дилам девонаю бехуд зи худкомист, эй зоҳид,
Чу худ аз ҷоми худбиниву пиндораш мапиндораш.

Зи ҳалқи даҳр Фониро дил озурдаст, эй соқӣ,
Ба як ратли гарон озод кун аз даҳру озораш.

Дар ҳамон тавр

Соқи биё, ки дайри мугон ҳаст ҷои хуш,
Бошад зи ишку бодааш обу ҳавои хуш.

Медон гадоии дара什 афзун зи салтанат,
К-онрост кибри нохушу инро фанои хуш.

Эй дил, чу гашта қимати ҷон ҳоки кӯй ёр,
Бифрӯш, з-он ки ёфта коло баҳои хуш.

Пинҳон зи муддай зи лабаш ҳанда хост дил,
Ҳандиду гуфт, доштай муддаои хуш.

Ағфони аҳли ишқ муассир бувад, ки ҳаст
Мурғони боғи меҳру вафоро навои хуш.

Не монд муддаиу на он кибру нахваташ,
Эй дил, ҳазин мабош, ки дори Ҳудои хуш.

Фони, ба ҳуру ҷаннату Кавсар назар накард,
Нозад ба базми ёру шароби расои хуш.

Дар ҳамон услуг

Саҳар сарири дари дайрам ин расонд ба гӯш,
Ки гашт вақти сабуҳӣ, дарою бода бинӯш.

Вале ба ашк баровар нахуст ғусли тариқ,
Дигар зи сидқу сафо хирқаи фано дарпӯш.

Дигар намой ба бут саҷдаи ниёз, он гаҳ
Ба пири дайр заминбӯс кун, гирифта ду гӯш.

Чу ҷумла шарт ба ҷой омад, он гаҳе бихиром
Ба дайри дурдкашон бин ба сад ғифону хурӯш.

Яке зи мутриби хушнағма остинафшон,
Яке зи мӯғбачаи боданӯш рафта зи хуш.

Яке сурудкаш аз ҷоми ринди дурдошом,
Яке пиёлакаш аз дасти пири бодафурӯш.

Сазад, ки ҷазбаи риндони майпараст аз дил,
Хаёли дунию уқбо барандат аз як қӯш.

Ту низ ташналабонро ба ҷуръае бинвоз,
Чу ў фитод аз он қӯш дар димогат ҷӯш.

Мабош мункири риндони дурдкаш, Фонӣ,
Ки ҷоми ишқ нанӯшанд бе паёми сурӯш.

Чунон зад мүғбача аз чехра дар дайри мугон оташ,
Ки уфтод аҳли дину зўҳдро дар хонумон оташ.

Ба кунчи оғият осуда будам, чун бичаст он барқ,
Фитод андар дили вайрони ман ҳам ногаҳон оташ.

Чунон оташ, ки хурони биҳишти хешро сўзанд,
Агар дар дўзах афтад ламъае аз тоби он оташ.

Бидеҳ з-он оби оташрангам, эй соқӣ, ки чун нўшам,
Занад дар хонумонам, не, ки дар чону чаҳон оташ.

Ба гиря сўзи дилро кам кунам, гар нафқанад дар чон
Хаёли лаъли оташноки соқӣ ҳар замон оташ.

Набошад оташин гулҳову доги лолаҳо ҳар сў,
Ки зад рашки баҳори оразаш дар гулситон оташ.

Ба дашти ҳаҷр ҳайли ошиқонатро дили сўзон,
Бад-он сурат ба ҷашм ояд, ки шаб аз корвон оташ.

Ба хошоки тани садпора ҳоҳам ишқи ў пўшам,
Валекин кай тавон кардан ба муште хас ниҳон оташ?

Чунонам аз шаби ҳаҷри ту сўзад тан, ки гар чинанд,
Ба гирдам ҳема, бо он шўъла баркардан тавон оташ.

Даруни майкада дар май фитодан орзу дорам,
Самандарваш, ки дар оташкада созад макон оташ.

Ба қатъи дашти ҳаҷти соғари май гир, эй Фони,
Чу шаб тор асту дар раҳ ҷўю ҷар, аз каф мамон оташ.

Татаббӯи Хоҷа

Саҳар зи кӯи харобот мужда дод сурӯш,
Ки: «Заъфи шоҳ ба сиҳҳат кашид, бода бинӯш!»

Агарчи чанг буди гӯшагири даф носоз,
Дигар хуми маю найро фитод ҷӯшу хурӯш.

Хуш он ки боз ҳарифон ба базми айш кашанд,
Пиёлаҳои пуропур ба бонги нӯшонӯш.

Гаҳе таронаи мутриб чу бода созад маст,
Гаҳе карашмаи соқӣ чу май рабояд ҳуш.

Барои хилвати шаҳ шоҳидони ширинкор
Кунанд шамъи шабистон зи ламъаи дургӯш.

Чунон ки гарм шавад базми шаҳ зи оташи май,
Миёни хайли хароботиён ҳам афтад ҷӯш.

Ниҳанд пои иродат ба сӯи дайри мугон,
Кунанд хирқаву дафтар гарав ба бодафурӯш.

Дило, хатост ба вақте чунин шудан ҳушёр,
Бинои умр надорад бақо, ба масти кӯш.

Чу кори туст дуои шаҳ, охир, эй Фони,
Даме макун дил аз ин ғофилу забон ҳомӯш.

Татаббӯи Махдум

Арақ ҳар сў давад аз оташин рухсори зебояш,
Чу он тифле, ки сўзад дар замини тофта пояш.

Зи мушкинпарда он маҳ дар шабистон чун бурун ояд,
Чу шабнам анҷум ояд бар замин баҳри тамошояш.

Парӣ ё ҳур бошад ё малак он маҳ, ки ақли кулл
Даме н-ояд ба ҳоли худ зи шакли ҳайратсафзояш.

Ту пиндорӣ, ки шӯҳони чаманро хушсол омад,
Ба боги хусн чун дар ҷилва ояд сарви раънояш.

Ба рӯзи айши ман гӯй, ки гарди шом мебезад
Ба ораз, чун парешон мешавад зулфи сумансояш.

Қадаҳ дех, соқиё, қ-андешаи гети ҳалокам кард,
Ба зӯҳди офијатомӯзу ақли маслиҳатзояш.

Чу манъи дурднӯши кард зоҳид, соқиё, акнун
Чу дорӣ бода, аввал бигзарон аз бодаполояш.

Наёбам илтифот аз вай мани сархокирағашта,
Чу сӯи сарбаландон аз такаббур нест парвояш.

Зи сирри бода, эй Фонӣ, чу хоҳӣ аз хати соғар,
Намоям як-ду ҳарфат, лек бо ағёр манмояш.

Татаббӯъи Мир

Малак чу хост навиштан гуноҳи дам ба дамаш,
Зи барқи ҳусни вай оташ фитод дар қаламаш.

Ба мулки ишқ қашам хайли ғам ба шўълаи оҳ,
Шаҳе, ки он-ш сипаҳ бошад, ин бувад аламаш.

Зи ду рухаш чи таваҳҳум, дилам, ки сўхт зи ишқ,
Задаш самум зи гулҳои оташин, чи ғамаш?!

Чу фунча дил маро ранги он даҳан бигрифт,
Аз он ҳаст вуҷудаш баробари адамаш.

Ками ба хизмати пири мугонам аз ҳад беш,
Валек ҷоми мугона аст умед аз қарамаш.

Дили маро чу ба зулфаши наёфт боди сабо,
Чи ҳоҷат ин ки бичӯяд миёни печу ҳамаш?

Бидор ратли гарон, з-он ки олами бемехр
Ба ҷони ғамзода зоҳир накард ҷуз аламаш.

Чи гуна ҷарх қунад хор он азизеро,
Ки ишқ дар ҳарами васл кард мӯҳтарамаш?,

Чу ёр ҳамдами ман шуд, бирав ту, эй Фони,
Ки сина чок занам, дар миёни ҷон қашамаш.

Татаббуыи Хоча

Дардам агар кунанд ба ушшоқи зор бахш,
Бо ҳар яке яке расад аз сад ҳазор бахш.

Хубон дили рамидай моро ба вақти кин,
Карданд ҳамчүй сайд ба вақти ширкор бахш.

Эй дил, ба күи ишқ зи дарду балои дўст
Маҷмӯро мабар, пай мо ҳам гузор бахш.

Девона гаштаам зи ҳавои париваше,
Соқи, ба ман ду соғари девонавор бахш.

Дарду балову шавқу муҳаббат дили маро
Карданд теги ҳаҷр кашида чаҳор бахш.

Эй майфурӯш, аз пай мастию сархуши
Як ҷоми пур ба ман пай дафъи хумор бахш.

Фони зи ҳасрати қаду рӯят чу гашт хок,
Шамъи савобро ба гадои мазор бахш.

Айзан

Ҳар ки шуд нашъаи чоми азали дар кораш,
Натавон ёфт дигар то ба абад ҳушёраш.

Рақами доираи чом чу зад килки қазо,
Гүйё монд бурун нақши зам аз паргораш.

Бин ба дурдидаши майхона ба каф кўҳнасафол,
Ки гаҳи сархуши аз Чоми Чам ояд ораш.

Сарбаланди бишуд аз шайхи риёй, сал ҳайф,
Ки ба майхона шуду рафт ба май дастораш.

Дил чу аз ишқу ҷунун рӯ ба ҳароби овард,
Ту ризо дех ба қазо, панд магӯ бисёраш.

Гар сухан пири мугон гуфт баланд, эй соқи,
Бода камтар деху зинҳор макун инкораш.

Қасди кинат чу кунад ҷарх, ба майхона дарой,
Бе ду-се согари мастона адам пиндораш.

Шўхи масте, ки зи шарҳи замони мо хобаш бурд,
Кас ба таъцил наҳоҳам, ки кунад бедораш.

Ёр ҷун рафту дилат ҳамраҳи ў шуд, Фони,
Расти аз дарди вай, акнун ба Ҳудо биспораш.

Татаббўи Хоча

Ҳама зи теги ту гўям сухан мани дилреш,
Ниҳон ба гўши дили худ зи чоки паҳлўи хеш.

Дилам ба васли ту хушҳол шуд, vale дорад
Ҳама зи дурият андеша ақли дурандеш.

Ба узри тавба халосӣ чи мумкин, эй носеҳ,
Ки бода соқии маҳваш ба каф нишаст ба пеш.

Маро ба дайри муғон нақди дин күчо монад,
Ки мебаранд ба яғмо бутони кофиркеш?!

Зи дурди май барамаш дард чун маломатгар,
Ҳама ба теги забон карда синаамро реш.

Гадову шоҳ ба даъвои лофи дарвешӣ,
Ҳама низоъкунон омаданд, ҷуз дарвеш.

Талаб намуд ба сад нола дарди ў Фонӣ,
Расонд аз қарам он маҳ ба ҳар яке сад неш.

Мухтараъ

Бувад ба синаам аз новаки ту пайкон беш,
Валек дар адад аз қатраҳои борон беш.

Дар орзуи даҳонат чу фунча хуни дилам
Бувад ба зоҳираш андак, валек пинҳон беш.

Маро ба сурати хубат ҷунуну ҳайронӣ,
Зи ҳарчи ақл тасаввур кунад, бувад з-он беш.

Чи марҳала-ст биёбони ишқ, з-он ки расад
Зи лаҳну нағма ба гӯши дил оҳу афғон беш.

Ба давр беш зи ҳалқам бидеҳ май, эй соқӣ,
Ки масти ранҷу малолам зи ҳалқи даврон беш.

Магар ки боди наю оби май диҳад таскин,
Ки оҳу ашк маро шуд асар зи тӯфон беш.

Макун муболигаву даркаш, он чи соқӣ рехт,
Ба саъӣ ризқи муқаддар шудан чи имкон беш.

Сабо, марав сӯи он гул, ки сунбули ўро
Кунӣ чу беш парешон, шавам парешон беш.

Чу раҳ ба гоми шумор аст, Фониё, сӯи васл
Мадав, ҷаро ки ба таъцил рафт натвон беш!

Татаббўи Ҳоча

Ҳавои рӯҳбахш асту май софу баҳори хуш,
Вале кай хуш намояд ин ҳама, гар нест ёри хуш?

Маро гар ёр хуш бошад, бувад коғи, ки хоҳад буд
Зи ишқи ў ҳавои хуш, зи рухсораш баҳори хуш.

Зи май гулгун шуда боғи рухаш, эй дил, тамошо кун,
Ки бишкуфтаст боғи дилбариро лолазори хуш.

Маро рӯзе, ки будӣ комҳо як-як фалак бирбуд,
Фалакро шарм боду ёд бод он рӯзгори хуш.

Бишуд гар ёр, дорам нақши рӯй хубаш андар дил,
Ҳам аз ёдаш хушам, ҳам дорам, эй дил, ёдгори хуш.

Зи баҳри кони чашму дил зи ҳаҷрат дурру лаълам ҳаст,
Ба васлат гар расам, дар поят афшонам нисори хуш.

Туро чун ром шуд он оҳуи ваҳший кунун, эй дил,
Фурӯ чин домро, к-афтод дар дастат шикори хуш.

Дило, пур ноҳушат мебинам аз осеби маҳмӯрий,
Ба ду ҷоми пуропур метавон дафъи хумори хуш.

Рақиб овора гашту ёр ҳастат ҳамдам, эй Фони,
Ба шукри Ҳақ забон бикшо, ки дори Кирдугоре хуш.

Мухтараъ

Туро, ки гашт узоре чу гулситон оташ,
Бунафшазори хатат ҳаст дуди он оташ.

Зи ҳачри моҳи ҷамолат бидон, ки месӯзам
Шабе, ки шӯъла қашад то ба осмон оташ.

Агар бувад ба дилат сӯзи маҳфи аз ғами мо,
Бувад ҷунон ки ба хоро дарун ниҳон оташ.

Зи дил бишуд хираду ҳушу ишқат монд,
Ҷунон ки монд ба манзил зи корвон оташ.

Ватан ба сӯҳтагон нест ғайри қишвари ишқ,
Бале, ба ҳайли самандар бувад макон оташ.

Чи сон ба ваъдаи васлат ризо дихам ба фироқ,
Ба хештан натавон зад ба имтиҳон оташ!

Нишони бода нигар доғҳо ба хирқаи ман,
Ба ғайри доғ чи зоҳир қунад нишон оташ?

Дилам, ки сӯҳт, тани зорро тараҳҳум кун,
Ки ошиқе зи ҷунун зад ба ҳонумон оташ.

Рухаш зи оташи май, Фониё, ки олам сӯҳт,
Ба олами дили мо ҳам фитад аз он оташ.

Татаббўи Хоча

Чу шоҳият ҳавас аст, аз худи чудо мебош,
Гадои даргаҳи майхонаи фано мебош.

Нагӯямат ба рақибон мабош, эй маҳ, лек
Зи рӯи меҳру вафо ҳам гаҳе ба мо мебош.

Ҳавои соғу май соғу соқии соғе
Ту ҳам ба аҳли сафо бар сари сафо мебош.

Дило, гарат ҳаваси таҳту точи салтанат аст,
Ба хоки даргаҳи пири муғон гадо мебош.

Ризои Холиқу маҳлуқ агар ҳамехоҳӣ,
Чи оядат зи қазо, бар сари ризо мебош?!

Гарат ба гулшани кӯяш нишеман аст мурод,
Чу хоки роҳ шаву пайрави сабо мебош.

Ба ринд ринд шав андар мувофиқат, эй дил,
Ба порсо чу фитад кор, порсо мебош.

Агар ба дарди дили худ даво ҳаметалаби.
Ба дард хӯ куну озод аз даво мебош.

Шаҳию рифъат агар орзу куни, Фони,
Ғуломи Ҳофизу хоки ҷаноби Ҷоми бош.

Аизан

Субҳ аз он чомам, ки нүшонид пири майфурӯш,
Мушкил ар то субҳи маҳшар омадан донам ба ҳуш.

Ончунон чоме, к-аз он гар қатра афшонӣ ба чарх,
Чарх аз он ранги шафақгун ёфта, афтад ба ҷӯш.

В-ар сӯи хайли малоик атри ў орад насим,
Зикрашон яксар шавад мастона ғавғову хурӯш.

Нуктагӯёну ҳамӯшон гар забон з-ӯ тар кунанд,
Ҳам ҳамӯш аз вай шавад гӯёву ҳам гӯё ҳамӯш.

Қуввати бозуи ринди ёфтам, чун солҳо
Кӯзае з-он май кашидам ҷониби риндон ба дӯш.

Ҳар сабӯкаш бо қади ҳам дид чун оини ман,
Гуфт дарвешии дарвешон гирифта ҳарду гӯш.

З-он равад Фонӣ зи кунҷи шайх сӯи майкада,
К-ӯст пири худфурӯш, ин ҷост пири майфурӯш.

Татаббўи Махдум

Ё Раб, чи балоест, ки он шўхи қадаҳнўш,
Ҳар бода, ки бо ғайр хўрад, ман равам аз хуш.

Азбаски сабёи дари майхона қашидам,
Шуд чун кафи дасти шутури маст маро дўш.

Он ҷашми сияҳро набувад ҳочати сурма,
Дар сўги шаҳидони ғамаш гашта сияҳпўш.

Буд арчи маро ваъдаи васли ту ба бозӣ,
Ҳаргиз накунам лаззати он ваъда фаромӯш.

Сад ҳун кунад он ғамзай қотил ба ишорат,
Дар манъ яке дам назанад он лаби хомӯш.

Пинҳон суханам ҳаст ба он шўҳ, валекин
Ку заҳраи онам, ки барам лаб сўи он гўш?

Фони агарат даъвии оини фано ҳаст,
Аз рафта таассуф махўр, аз н-омада махрўш.

Татаббўъи Хоҷа

Мае хоҳам, ки тобад дасти зўҳду илмро зўраш,
Хиромал шергир аз рахнаи майхона ҳар мўраш.

Чунин май бошад аз хумхонаи тавфиқи Яздони,
Ки натвон ёфтган, эй дил, ба зорию зару зўраш.

Шароби талҳ бошад дўсттар аз чони ширинам,
К-аз он фориф шавам як дам зи дунёву шару шўраш.

Ба ҷашми дил тавон акси руҳи соқи ба май дидан,
Бад-ин бинандагӣ мункир бувад зуҳҳоди дилкўраш.

Ба сайди тоири давлат магар ачзу ниёз орӣ,
Ба дому дона натвонӣ, ки мебинам аҷаб сураш.

Чу зоҳидро ҳавои далқи ринди уфтад дар сар,
Бибояд аз либоси оғият аввал шудан ураш.

Аҷаб набвад ба сӯи кӯҳ майли хотири Фонӣ,
Ки андар шаҳр карда турки масте горати Ғураш.

Мухтаръ

Лаби лаълат, ки гўям чони покаш,
Ба ханда чони покон шуд ҳалокаш.

Дилам чун фунча з-он шуд ғарқа дар хун,
Ки кардӣ аз ҷафо ҳар сўй чокаш.

Дил арчи завқнок аз васл шуд, лек
Зи бими ҳаҷр бинам ҳавлнокаш.

Ҳар он касро, ки сўзад шўълаи ҳаҷр,
Зи тоби оташи дўзах чи бокаш?

Бараҳна з-он ниҳад бар хоки раҳ по,
Ки чони покбозон гашта хокаш.

Чу дар боти мугон урёнам аз май,
Чу Одам сатр созам барги токаш.

Кашад як сў чунун, як чонибам ишқ,
Чу Фонӣ мондаам андар кашокаш.

Айзан

Ин ки як соат хаёл аз дил бурун нагзорамаш,
Аз ҷунун дар қайди забт овардаам, пиндорамаш.

Дил, ки аз тегаш ҷароҳат шуд, агарчи муҳлиқ аст,
Гар бимирам, аз насими Исаеви н-озорамаш.

Санги бедодаш, ки кардам ҷамъ ҳар дам аз хуши,
Чун гадое, к-аш ба каф нақде фитал, бишморамаш.

Бода меорам, ки соқиро лаб олояд ба ў,
Ин балое дон, ки худ бар ҷони худ меорамаш.

Файри гулҳои пушаймонӣ чӣ бор орад зи ишқ?
Ҳар замин, к-аз ҷашм борони надомат борамаш.

Ҳамдаме з-аҳли замон набвад, ки дорад бодаам,
З-он чу худ менӯшамаш, ҳам худ ба худ медорамаш.

Чун дили пурзахмро Фонӣ зи тегаш дод об,
Мазраъ ар маъмур шуд, тухми фано мекорамаш.

Агарчи дар камини қатлат омад чашми айёраш,
Валекин нест дар оини айёрӣ камин кораш.

Чу хоҳӣ, к-аз аҷал шиддат фузун ояд асиратро,
Маозаллоҳ, макуш, чоно, ба дасти ҳаҷр биспораш!

Зи бори дил хиромат барнаёяд хуш гаҳи ҷилва,
К-аз он ғесӯ ҳазорон дил бувад баста ба ҳар тораш.

Ба заҳми дил, ки шуд аз теги ў, марҳам намехоҳам,
Аз он тарсам, ки ногаҳ кам шавад аз марҳам озораш.

Ба бом он маҳ чӣ сон орам ба поящ сар ниҳодан, кош
Сари ҳудро ниҳода ҷон диҳам дар poi девораш?!

Диламро хор-хори ишқу май ҳуд буду афзун шуд,
Чу дид аз тоби май гул-гул шукуфтга боғи руҳкораш.

Ба суратхонаи Чин дар шуда кардам тамошоҳо,
На дар сурат, на дар маъни яке дидам намудораш.

Шароби ҳушбурда, соқиё, гар вазъи ҷарх ин аст,
Наҳоҳам, к-аз хирад ҷашм афганам як лаҳза ҳушёраш.

Зи май в-аз ошиқӣ Фонӣ, чӣ ғам гар аз ту баргаштанд,
Касе, к-аз ишқу масти ҳалқ душман шуд, Ҳудо ёраш.

Ба хонаи дилам орост ёр сүхбати хос,
Ки дил ба сүхбаташ аз изтироб шуд раққос.

Қадаҳ қашидаму ворастам аз балои хумор,
Чу хўрдам оби бақо, ёфтам зи марг халос.

Дигар ба бода фитодам, чи айб, агар ёбам
Дури тараб, ки ба баҳри ачаб шудам ғаввос?

Ба субҳи васли ту куштам чу шамъро аз рашк,
Ба шоми ҳаҷр зи парвонагон расид қисос.

Шароби васли ту бар хайли ошиқон ом аст,
Зи баҳри ман қадаҳи заҳри ҳаҷр дорӣ хос.

Зи дasti муғбача ҷомат зи худ халос кунад,
Ба пеши пири муғон гар ниҳӣ сари ихлос.

Ба дил муҳаббати аҳли фаност Фониро,
Хилофи нуктаи: «Алқосу ло юҳибб-ул-қос».

Пири дайрам гар диҳад як ҷуръа, баҳшам ҷон иваз,
Бар миён зуннорам ар бандал, диҳам имон иваз.

Тирборони ғаматро сад ҳазорон ҷон кӯчост,
То диҳам баҳри баҳо ҷоне ба ҳар пайкон иваз?

Соқиё, мурдам зи маҳмурӣ ғарам ҷоме диҳӣ,
Лутфи Эзад баҳшадат сарчаши май ҳайвон иваз!

Бӯсае з-он лаб агар баҳши, иваз чун ҷон диҳам,
Нақди ҷонро додан аз хоки замин натвон иваз.

Бандаи пири ҳароботам, ки дар оини фақр,
Ҳар ҳато, к-ояд зи мо, з-ӯ нест ҷуз эҳсон иваз.

Гар зи зулми ишқ раҳмам кардию бинвохтӣ,
Баҳшадат Ҳақ дар камоли ҳусн сад ҷандон иваз.

Ҷони ширин дод Фонӣ дар раҳи ҷонон, валек
Номад аз вай қисматаш ҷуз талхии ҳичрон иваз.

Ҳаст дар хотирам аз лаъли дилором нашот,
Дар дил он навъ, ки аз бодаи гулфом нашот.

Гул нашот овараду сарв ба дил дар бўстон
Чун наяфзояд аз он сарви гуландом нашот.

Бе ту дар базми нашотам набувад ҷуз андўх,
Ки ҳама меҳнату ранҷ аст ба ў, ном нашот.

Айши даврони висоли ту гарам рафт зи даст,
Ба ки човид бимондаст дар айём нашот?

Соқиё, ҷоми маям дех, ки нашотам ҳавас аст,
З-он ки мумкин набувад ҷуз ба маю ҷом нашот.

Субҳ то шом нашот ар ба касе мумкин нест,
Муғтанам дон ба маю муғбача як шом нашот.

Фониё, мастии май шуд сабаби маҳмурӣ,
Ҳаст аз бодаи даврон тамаъи хом нашот.

То дилам ошиқ шуда алфози чонон карда ҳифз,
Ҳаст ҳамчун навмусулмоне, ки Қуръон карда ҳифз.

Дар баёни шарҳи гесёят дили маҷнуни ман,
Ваҳ, ки сар то сар суханҳои парешон карда ҳифз.

Дил зи шавқи рўю андўҳи фироқат рўзи ғам
Сураи Юсуф ба ранчи ҷоҳи Канъон карда ҳифз.

Нуктае аз сирри ишқ омӯхтан душвор дид,
Он ки хонда чор дафтаррову осон карда ҳифз.

Дар балои ошиқи пиронасар зорам чу дид,
Шуд зиёдаш он ки ҳоли Шайхи Санъон карда ҳифз.

Шайх ронад бар забон тавҳиду ҷонаш бехабар
Ори аз маънист Қуръоне, ки нодон карда ҳифз.

Ёр ҳифзи назми Фони карда в-ин набвад ачаб,
З-он ки аксар васфи ҳусни ў шуда, з-он карда ҳифз.

То ки як шом ба базми тарабаш даршуд шамъ,
Куштаву мурдаи он шўхи ситамгар шуд шамъ.

Дар шаби васл рухи он бути маҳваши кофишт,
Шамъҳо хуш набувад з-он, ки мукаррар шуд шамъ.

Шўълаи оташи рухсори туаш даргиронд,
Яъне аз нури ҷамоли ту мунааввар шуд шамъ.

Бо ҳама саркашию шўълаи ҳуснафрӯзи,
Кай ба қадду маҳи рӯи ту баробар шуд шамъ.

Соқиё, базми маро шамъ набояд имшаб,
К-аз май равшану з-он ҷеҳра мұяссар шуд шамъ.

Пой дар банд ба фонусу ба гардан занҷир,
З-он ки девонаи он сарви суманбар шуд шамъ.

Фони, андешаи афсар зи сарат берун кун,
Бин, ки чун афсари зар дошт, дар он сар шуд шамъ.

Мухтараъ

Соғари зар офтоб аз истидора в-аз шуоъ,
Каъби ў чун кавкабе бо офтобаш иҷтимоъ.

Ёфтган гар соғари зар инчунин дарди сар аст,
Лек чун гардад мүяссар, мекунад дафъи судоъ.

Рахту бахти ҳастии моро ба дурди май диҳед,
З-он ки бо соғи намеарзад ба қимат ин матоъ.

Чон фидои он қаландарваш, ки дар ҳар даври рақс,
Чарх гардад садқаи ў, чун дарояд дар самоъ.

Эй, ки хоҳи аз суубатҳои олам вораҳи,
Иттисоли ёр чӯ в-аз ҳарчи гайраш инқитоъ.

Нест чун қисмат зиёду кам ба саъю коҳилий,
Аз пай мақсум нодонист бо мардум низоъ.

Фони, аз ёрат, ки ҷони туст бигзар, з-он ки зуд
Гӯяд он як алфироқу ҷӯяд ин як алвидоъ.

Ҳофиз ар таърифи Шерозаш намуд аз ҳад бурун,
Ё шаҳи Шерозро маддоҳии бе инқитоъ.

Шаҳри Шерозаш набуди чун Ҳироти мо латиф,
Шаҳ Шуҷоъи ў кучо буди чу шоҳи мо шуҷоъ?

Даро ба дайру чу Фирдавс бин фазои васеъ,
Дар ўзи муғбача ҳар сў чу ҳуршакл бадеъ.

Фалак чу соя фитодаш, Худой хайр диҳад,
Бад-он ки кард иморат чунин бинои рафеъ.

Ҳазор сол зи бурҷаш ба бурҷ натвонад
Намуд қатъ чу соир шавад сипеҳри сареъ.

Зи шаш ҷиҳат ба насимаш равон табиати рӯҳ,
Ба чор фасл ҳавояш ба сони фасли рабеъ.

Дар ўзи солики раҳ тирагӣ расад ба сафо,
Ба ҳусни ҳулқ мубаддал шавад хисоли шанеъ?

Касе, ки чуръае аз бодааш кашад, гардад
Ҳазор ҷурми вараъро ба як латифа шафеъ.

Ба он диёру риндони ў бирас, Фонӣ,
Гузар зи оламу дар давраш аз шариfy вазеъ.

Рехт май бар хирқаам в-аз зўҳд ҳосил шуд фароғ,
Ҳамчу он дарди куҳан, к-ў бартараф гардад зи доғ.

Гунчасон сар дар гиребонам, ки бе гулрӯи хеш,
Нест дар ҳусни дилам майли баҳору гашти боғ.

Соқиё, дар ҳаҷри он руҳсору ҳат бо ман расон
Оби оташранг, то дудам барорад аз димоғ.

Хонаи дил равшанаш гардад зи ишрат, ҳар ки ў
Дар шаби торики ғам аз бода афрӯзад ҷароғ.

Чашми ибрат афканад ринде, ки андар боғи даҳр
Сар ба пеш афканда чун нарғис ба каф дорад аёғ.

Пиракони безабону нозуқони нуктагӯй,
Гар бувад яқсон ба боғи даҳр, чи булбул, чи зоғ.

Васл ҳоҳӣ Фониё, кам гард дар роҳи фано,
Кардамат ирсолу набвад бар расул илло балоғ.

Мухтаръ

Эй, диламро бо гули рёи ту аз гулшан фароғ,
Бо ду лаъли оташинат аз май равшан фароғ.

То ба кай созам гиребон чок, сад шукрам, ки дод
Дар чунуни ишқ урёни зи пироҷан фароғ?

Рав сўи майхона, эй дил, гар фароғат боядат,
З-он ки ҳосил нест касро ҷуз дар он маъман фароғ.

Ваҳ, чи ноз аст ин, ки гар ҳар лаҳза бинад сад ниёз,
Бештар дорад зи мо он сарви симинтан фароғ.

Кулбаамро соҳти равшан дару равзан кунун,
Дорам аз бехонумони аз дару равзан фароғ.

Шўхи масте, к-аш фароғат ҳосил аст аз коинот,
Ваҳ, чи хоҳад буд, гараш набвад зи ҳоли ман фароғ?!

Ҳар ки чун Фонӣ ҳалосӣ ёфт аз нангига вуҷуд,
Бошадаш аз дўст истиғнову аз душман фароғ.

Татаббӯи Хоҷа

Аҳтари саъди ҷоми май гар шабе афтадам ба каф,
Мастии ўзихӣ тараб, ламъаи ўзихӣ шараф.

Дайри муғон, ки соҳаташ бод масун зи ҳар бало,
Гарчи балост андар ўмуғбачае зи ҳар тараф.

Ҷум кунадат чу қасди ҷон, ор панаҳ ба майкада,
Қ-аз пай дафъи хайли ғам лашкари хум қашида саф.

Гармии рӯю ҳумраташ аз қадаҳи нахуст шуд,
Ҳар ду ғариф нест, чун з-оташи май расид таф.

Нақди ҳаёти ман талаф гашт ба ишқу май, вале
Ҳам ба чунин матоъ агар нақд қасе кунад талаф.

Мастии сарҳушон нигар, ё ки зи ҷӯши бода хум
Чун шутурони масти шуд, аз даҳан ў фиканда каф.

Гарчи ҳазор ҳавф шуд ҳар қадаме ба роҳи ишқ,
Ҳавфи ҳуди чу афқани, азм намою «ло тахаф».

Аз ҳами қавси ҷарх чун тир бичаҳ, ки вораҳӣ
Варна дар ўшавӣ дусад новаки зулмро ҳадаф.

Фонӣ агар зи маърифат нақди ҳаётат орзуст,
Даст бизан ба домани ҳозини ганчи «ман араф...»

Дар таври Махдум

Ниҳод пири мүғон бар кафат чу бодаи соф,
Ба узри тавба дигар хешро мадор маоф.

Зи чоки пираҳанам дўхтан чи суд, эй дил,
Маро, ки гашта зи тифи фироқ сина шикоф?

Шикаст қалби ҳама аҳли ишқ мижгонат,
Аз он сабаб ки саф ороста чу аҳли масоф.

Ба дарси ишқ даро, сўфиё, чу матлубат
Нагашт фатҳ зи «Мифтоҳ»-у кашф аз «Кашшоғ».

Тамоми дафтари одоби ишқ як ҳарф аст,
Сухан дароз кашид аз низои аҳли хилоф.

Маро ризои туvu дайр беҳ зи Каъбаву зўҳд,
Ки гуфтаанд, ки болои тоат аст инсоф.

Тариқи бехудӣ аз Фонию худӣ аз шайх,
Ки ин зи «ло» ҳама гаҳ нукта ронд, он аз лоғ.

Татаббўъи Хоҷа

Мақоми амн чу дайру чу пири дайр шафиқ,
Ҳар он ки ҳаст мусулмон, шуморад аз тавфиқ,

Рафиқ мебарал аз дил бурун маломати давр,
Дареф аз он, ки дар ин давр ёфт, нест рафиқ.

Суроҳиу рафиқею кунчи майкадаест,
Фараз зи равзаю аз ҳуру Кавсараш таҳқиқ.

Гадои майкадаву дурди май ба кӯҳнасафол,
Шаҳу зи Ҷоми Ҷамаш қути рӯҳу роҳи раҳиқ.

Чу ман ба бода фитодам, мапурс кайфияташ,
Ки аз ҳақиқати дарё ҳабар надорад фариқ.

Зи қотеъони тариқ он кас андар ин раҳ раст,
Ки кард қатъи биёбон ба амри пири тариқ.

Бало ба ваъдаи васлам ҳамедиҳӣ, лекин
Макун тасаввuri он, к-ин сухан қунам тасдиқ.

Ба ҳар фариқ дар ин кӯҳна дайр пайвастам,
Нишони дўст набурдам гумон ба ҳеч фариқ.

Висоли ёр чу хоҳӣ, фано гузин Фони,
Ки баҳси илму амал сар ба сар бувад тазриқ.

Татаббўи Ҳоча

Марост оташи дил, соқиё, нишони фироқ,
Биёр бода, ки оташ занам ба чони фироқ.

Ба даҳр оташи андӯҳ хонумонам сўхт,
Ки бод сўхта дар даҳр хонумони фироқ.

Ба кўи майкада риндон баранд дастонҳо,
Диҳам чу гирякунон шарҳи достони фироқ.

Кучост васл, ки ояд ба лутфу андозад
Муфориқат ба миёни ману миёни фироқ.

Ба фусса гарчи ниҳон доштам, vale шуд фош
Ба гоҳи мастии ман фуссаи ниҳони фироқ.

Фароғ дошт маро мулки дил, валек расид
Дусад матои малолат зи корвони фироқ.

Чи сон зи майкада оям бурун, ки меборад
Ба фарқ санги балият зи осмони фироқ?!

Хуш он замон, ки ба базми висол резам ашқ,
Ба ёр шарҳкунон меҳнати замони фироқ.

Ҳусули васл ба сайд аз фано мадон Фонӣ,
Ки он ба васл расонд туро дар они фироқ.

Наш

Зи чоми ишқ агар چуръаे чакад бар хок,
Кунанд сачда ҳазорон мусаббиҳи афлок.

Касе, ки ёфт ба он چуръа тинаташ тахмир,
Амини «аллам ал-асмош» кард Эзиди пок.

Чу аршиён накашиданد сар зи фармонаш,
Чи бок аз он, ки кунад саркаши яке бебок?

Саге набуд аз он рӯ зи даргаҳаш ронданд,
Шуд аз қалодай лаънаш насиб тавқи ҳалок.

Ҳарими дайри фано ҷилвагоҳи покон аст,
Гурезад аз саги нопок соҳиби идрок.

Биёр бода, ки дарёи раҳматаш ом аст,
Бизан бар оташам обе зи оби оташнок.

Ту хешро ба риёзат бисоз, қобили файз,
Ки фоиз аст мубарро зи тӯҳмати имсок.

Нашуд муносibi ҳолам ба зӯҳд ҷолоки,
Ки ҳар замон барад аз ҳолам он қади ҷолок.

Марост софии «мои маъин» зи дурдии май,
Чунон ки риштаи «ҳабл-ул-матин» зи риштаи ток.

Гурехт шайх сӯи хонақаҳ, маро чун дид,
Фитода маст ба дайри мугон ба хирқаи чок.

Чу рӯ кушод, зи Фонӣ асар намонд дигар,
Чунон к-аз отashi барқи таҷалли аз ҳошок.

Наът

Эй, туфайли тинати покат ҳазорон чони пок,
Не фидоят чисми ман танҳо, ки бал «руҳи фидок».

Мехри рахшон пеши зоти покат андар равшаний,
Ончунон бошад, ки пеши меҳри рахшон тира хок.

Чони худ хоҳам барафшонам ба хоки кўи ту,
Ваҳ, чӣ мурдан бошад он, к-аз ҳасраташ ҳастам ҳалок.

Чун қалам сар бар хатат нанҳод, аз он маъни бувад,
То қиёмат сарнагуну рӯсиёху синачок.

Гуфтаи моро талаб марҳам ба дағъи заҳми дил,
«Ё даво-ул-ҷарҳа қалбӣ айна матлубӣ сивок».

Ҳар ки уммеди шафоат аз ту дорад рӯзи ҳашр,
Андарин дайри фано-ш аз ҷурму бебоки чи бок?

Он шаҳи некон агар бошад шафеъат, ғам махӯр,
Фониё, ҳарчанд аз феъли бади андӯҳнок.

Татаббӯи Хоҷа

Бош аз хонақаҳи зӯҳд риё дуртарақ,
Гар сувӣ дайри мӯғон меравӣ, «Аллоҳ маак».

Ҷон зи лаъли намакини ту надорад серӣ,
Гарчи майро натавон хӯрд, чу резанд намак.

Абри раҳмат агараш об занад, нест аҷаб,
Шуд чу ҷорӯби дари дайри мӯғон боли малак.

Дӯст чун хона ба дил соҳт чӣ андеша зи файр,
Кай шавад монеи рӯхсори яқин пардаи шак?

Қуз ба боли малаку рӯҳи қудус мумкин нест,
Гар ту ҳоҳӣ, ки хиромӣ чу Масеҳо ба фалак.

Аз вуҷуд ар сариён нест шуунро, чӣ вуҷуд,
Сад ҳазор ар бувад аъдод, чӣ мумкин бе як?

Фониё, сафҳаи дилро рақами файз маҷӯй,
Нақшай ҳарфи худӣ, аз лавҳи бақо ношуда ҳак.

Татаббўни Хоҷа

Агар ту ҷуръа фишонӣ гаҳе зи май бар хок,
Маро зи хок шудан дар тариқи ишқ чи бок!?

Ба май фитодаам, аммо зи заъфи чисм дар ў,
Наям ғариқу равонам бар об чун хошок.

Ба ашки дила бишустам зи ғайр, рух бинмой,
Ки ҷуз паи назари пок нест манзари пок.

Фифон, ки ҷону дилам сӯҳт соқии гулчеҳр,
Гаҳе зи оташи май, гаҳ зи рӯй оташнок.

Сарам задиу хушам бар умеди побӯсат,
Агар бубандияш, эй шаҳсавор, бар фитрок.

Вазад чу сарсари ишқ, он замон равад ба адам
Ба сони ахгару хокистар – анҷуму афлок.

Зи ғунчаю гули боғ фано магар Фонӣ,
Нишон диҳад ба дили чоқу хирқаи садчок.

Айзан

Намоядам зи гиребони чок синаи садчок,
Зи чоки сина намоён даруни оташнок.

Ба ришта паҳлӯи чокам мадӯз, эй ҳамдам,
Чаро ки боз дилаш бигсалонад аз топок.

Маро чи бок зи ҷон бохтан ба хоки раҳаш,
Чу турки масти ман аз қасди ҷон надорад бок?

Сарам ғизои сагат соз, гарчи сайди туам,
Ки он на лоиқи овехтан шуд аз фитрок.

Малулам аз ғами моҳе, ба ман дех, эй соқӣ,
Мае ба ранги шафақӣ пур ба соғари афлок.

Чу ишқ ламъа намояд, чи ҷои хирмани зӯҳд,
Ба теги барқ кучо тоби лашкари хошок?

Ба ҳусни пок ба ҷуз покбозӣ, эй Фонӣ,
Макун, ки ин бувад оини дидаву дили пок.

Майхона бин зи май чу Бадахшон макони лаъл,
Ҳар хум дар ўзи бодаи чун лаъл кони лаъл.

Бозори айш бин, ки чу саррофи майфурӯш
Дар вай кушода аз май рангин дукони лаъл.

Аз ҳачри лаъли гӯши ту аз ашк қатрае
Овехта зи ҳар мижа чашмам ба сони лаъл.

Дар кӯҳсори ҳаҷр зи шавқи лаби ту ҳаст
Корам ба хуни дил талабидан нишони лаъл.

Набвад ба гайри хӯрдани хун ҳечашон насиб,
Гул пеши булбулон, ки кушодаст хони лаъл.

Акси май лаби ту ба майхона уфтод,
Шуд ҳар тараф зи бас май рангин чаҳони лаъл.

Дандон задию риштаи чонам гусехти,
Шуд дар миёнаи ду лабат ресмони лаъл.

Фурқат зи захми санги било-лаъл беҳ, агар
Фарқат бувад миёнаи сангумиёни лаъл.

Фонӣ, ҳаёли лаъли ту дорад ба дил, киро
Будаст дар миёни гадоён гумони лаъл?

Татаббӯи Мир

Меравад сарви ману рафтор мемонад ба дил,
В-аз гули рухсори ў сад хор мемонад ба дил.

Чон чу аз тан шуд бурун, дар дил намемонад фифон,
Дар фироқи ў фифони зор мемонад ба дил.

Нешҳои тири ҳичронаш зи баҳри ёдгор,
Не чу пайкон, балки чун мисмор мемонад ба дил.

Рост чун тире, ки захмаш монд, чун аз дил гузашт,
Меравад қаддаш в-аз он озор мемонад ба дил.

Чун мусофир, к-ў дирам дар хона мадфун карду рафт,
Доги пинҳоне аз ў бисёр мемонад ба дил.

Ҳам ба захми ҳар яке шодам, агарчи дар шудан
Хорҳо з-он сарви гулрухсор мемонад ба дил.

Бодаи софам дех, эй соқӣ, ки заҳри ғам басе
Аз ғами он шӯхи ширинкор мемонад ба дил.

Он парӣ аз хонаи ҷашмам ба сурат гар равад,
Нақши ў чун сурати девор мемонад ба дил.

Фониё, з-он кофират набвад ҳалосӣ, к-ат ба ҳаҷр,
Аз ҳаёли кокулаш зуннор мемонад ба дил.

Татаббўи Хоча

Зи тарки лаъли лабат шуд дили хароб хичил,
Чунон ки кас шавад аз тавбаи шароб хичил.

Чаро ба сунбули раъност дар чаман сад тоб,
Агар нагашта аз он зулфи нимтоб хичил.

На порсою на ошиқӣ тавонам кард,
Зи шуғли май шудаам пеши шайху шоб хичил.

Чаро зи базми шабистони мо гурехт, агар
Нашуд зи шаъшаъи бода офтоб хичил?

Умедвор ба авфи туем, з-он ки ба ҳашр
Зи ҷурми худ ба азобему аз савоб хичил.

Дило, агар ба қарам дастгир гардал дўст,
Гаҳи савол нагардем аз ҷавоб хичил.

Агарчи ҷурм зи ҳад беш дорӣ, эй Фонӣ,
Чу дўст мазҳари лутф аст, рӯ матоб хичил.

Мухтаръ

Ба махмурИ паёпай метапад дил,
Магар аз муждаи май метапад дил?

Лаболаб согараш созад магар дафъ,
Чу з-ин сонам паёпай метапад дил.

Магар соқии маҳваш хоҳадам дошт
Қадаҳ, к-аз шодии вай метапад дил.

Тапад дил аз маям, не з-оби ҳайвон,
Напипдори зи ҳар шайъ метапад дил.

Ба гул шабнам чи таскинам диҳад, з-он-к
Аз он рухсори пурхай метапад дил.

Тапиш дилро аз он маҳваш муганнист,
Магү к-аз нағмаи най метапад дил.

Дил, эй ФонИ, тапад бе соқию чом,
Зи ҳуру Кавсарам кай метапад дил?

Татаббўи Махдум

Зи мушкин зулфи ў ҳаргиз нашуд ҷуз мушкилам ҳосил,
Чу мушк афтад қарини лом, ҳосил нест ҷуз мушкил.

Ба бурқаъ чун бурун ои, назар бар ҳоли мо афкан,
Ки набвал пардаҳои ҷашм гоҳи диданаш ҳоил.

Чу пеш ояд рақибам, баҳри рафтан ёр биштобад,
Аҷал ҳар гаҳ шавад наздик, гардад умр мустаъчили.

Далели дуздии дил шуд ба ҷашмат хуни дил ҳӯрдан,
Далели дигарам ин бас, ки бошад ошиқат бедил.

Агар пеши бути худ сар ниҳам, эй дил, аҷаб набвад,
Ки шуд нӯши лабаш ҷонбахшу неши ғамзааш қотил.

Тариқи ақлу ҳушёри ба аҳли ҳонақаҳ авло,
Ҳӯш он ринде, ки дар майхона афтад маству лояъқил.

Агар ошиқ зи худ ёд оварад, аз дӯст маҳрум аст,
Чу пайванди дилат бо дӯст меҳоҳи, зи худ бигсил.

Дили аҳли савол овар ба даст, албатта, эй мунъим,
Ба шукри он ки масъул ў нашуд дар даҳру ту соил.

Агар ҳоҳӣ висоли қаъбаи мақсад, эй Фонӣ,
Ба ҷуз дар водии бехонумониҳо марон маҳмил.

Соқи аз ранчи хуморам бадхол,
Бар кафам неҳ қадаҳи моломол.

Қалаҳе к-ў бизудояд аз дил,
Гар зи даврон-ш бувад занги малол.

Кашам он навъ, ки бошад ба қадаҳ,
Аз рутубат асари бода маҳол.

То даме маст шавам лояъқил,
Н-оядам олами ҳастӣ ба хаёл.

Эй хуш он бода, ки аз буду набуд
Кунадат як нафасе фориғбол.

Гар азизат қунад эҳсони қасон,
Дар баробар бинигар зилли савол.

Фониё, илму амал маҳчур ист,
Ҳаст шаҳроҳи фано сӯи висол.

Татаббўни Мир

Ба қадаш баски аён гашт гирифтории дил,
Гулбуни ноз шуд он сарв зи бисёрии дил.

Шўълаи шамъсифат сўхтаву нолакунон,
Ҳар шабам кор хароб аст зи бемории дил.

Дилам оғўшта ба хун гашт, зи бас гиряи чашм,
Танам аз ранҷ ба ҷон омада аз зории дил.

Ҳаст коре ба дилам теги ғамат ваҳ, ки туро
Набувад ҳеч ғам аз тири ғами кории дил.

Дар дилам қўҳи ғамат гарчи гарон афтодаст,
Лек аз файри ту шодам зи сабукбории дил.

Соқиё. ҷоми маям деҳ, ки чу хун даркашамаш,
Ки маро кор ба ҷон аст зи хунхории дил.

Фонӣ афтод зи по, лек ба уммеди висол
Як дам аз по нанишинад зи талабгории дил.

Мухтараъ

Кашадам боз сўи чоми май гулгун дил,
Ки зи гулрангқабое шудаам маҳзун дил.

Аз ғами лаъли лабат шуд зи дилат чандон хун,
Ки ба ҷустан натавон ёфт, даруни хун дил.

Шуд дилам ғарқи май он навъ, ки монанди ғариқ
Сар кунад гаҳ-гаҳ аз он сели бало берун дил.

Дил маро ҷуста намеёфт ба кўяш, садвой,
Ки намеёбаму овора шуда акнун дил.

Кўи он гул шуда чун боғи санавбар вон ҷо
Зи санавбар барад аз дилшудагон афзун дил.

Хўрд хуни мани девона рақибу биҳил аст
Саги Лайли, чи аҷаб, гар хўрад аз Маҷнун дил.

Фони аз ишқи маҳе хўрд май, акнун хоҳад
Давраи ҷоми вай аз доираи гардун дил.

Айзан

Чанд ҳичрон созад аз нақди хирад яғмои дил,
Гар чунин бошад ғаму дарди чудой, вои дил.

Боги рухсорат, ки ороиш аз ў ёбад чаҳон,
Гуфтан ўро метавон боди Ҷаҳонорои дил.

Шаҳ шикор ар афканад, шояд ки аз ҷашми бутон
Гашта инак пур зи оҳуи Ҳутан саҳрои дил.

Рост ҳамчун мурғи нолон, к-ў нишеман сарв соҳт,
Нест ҷуз нахли қади раънои ў маъвои дил.

Гар дили овора аз дилбар напурсам, айб нест,
Васли дилбар чун мұяссар шуд, киро парвои дил?

То ба ҳушам забти ҳоли дил кунам, чун май ҳӯрам?
Мекунад бетоқатам фарёду вовайлои дил.

Дил, ки шуд савдои аз зулфи чу занчират кунун
Фонии овора Мачнун гашт аз савдои дил.

Мухтараъ

Зихй аз чилваи болои раъноят бало бар дил,
Зи ҳар як тори мушкинтурраат сад ибтило бар дил.

Чунон к-аз касрати борони найсон бишкуфад ғунча,
Кушояд аз ту ҳарчанд оядам тири ҷафо бар дил.

Чу рӯз ояд, шавад түгёни ў дар ишқ сад чандон,
Агарчи манъро ҳар шаб кунам сад моҷаро бар дил.

Дилу чашмам ҳалокат гаштаву ту чилвагар дар чашм,
Раво набвад, ки ин бедодро дорӣ раво бар дил.

Аз ин хушҳолам аз ишқат, ки гар тир афканӣ ҳар сӯ,
Маро бар ҷон расад, ё дила, ё бар сина, ё бар дил.

Фалак аҳли вафоро чун ҳамеша дорад озурда,
Хушам з-он бевафо озор агар ояд маро бар дил.

Зи рӯи мардумӣ ратли гаронам дор, эй соқӣ,
Ки аз номардумони даҳр дорам ғуссаҳо бар дил.

Ба ҷашми раҳмату дилсӯзиям бинӣ агар, донӣ,
Ки аз ҳаҷрат чиҳо бар ҷашми ман омад, чиҳо бар дил.

Аҷаб набвад расидан дар ҳарими боқӣ, эй Фонӣ,
Агар худ гуфтай қатъи биёбони фано бар дил.

Татаббӯи Ҳоча

Шўҳи маро, ки бошад чун сархушон шамоил,
Гардад диласам зи дасташ ҳар дам ба бода моил.

Равшантар аст он рў аз офтоби равшан,
Чун офтоби равшан, дорам бар ин далоил.

Азбаски ашки ғайрат рондам дар иштиёқат,
Аз дида нақши ғайрат якбора гашт зоил.

Дар гарданат ҳамоил таъвиз ҳам наҳоҳам,
Ҳаддам кучо, ки хоҳам, аз дасти худ ҳамоил.

Хуршедро бад-он сон, к-омад саҳоб монеъ,
Гайр аз худи-т набвад бар меҳри васл ҳоил.

Аз лаъли ҷонғизоят кай ҳочати савол аст,
Ҳар гаҳ куни назора бар ҳоли зори соил.

Фонӣ, ҳақиқати ишқ як ҳарф з-он фано дон,
Худро мадор ранча дар қасбаш аз расоил.

Айзан

Маҳи тамом миёни шафақ намуд ҷамол,
Чу акси соқии маҳваш даруни бодаи ол.

Валек моҳу шафақ мисли акси соқию май,
Ба дилкашию латофат намерасад ба хаёл.

Сипеҳро шафаку маҳ, маро маю соқӣ,
Ки аз сипеҳр сарам бигзарад ба ин тимсол.

Хушо маею хушо соқие, ки ман ҳар дам
Шавам аз ин яке хушҳол, зон яке беҳол.

Бидор, соқии гулчехра, бодаи гулранг,
Каз он зулол бишӯям зи сина гарди малол.

Шамол ҷон диҳадам, чунки бӯи ёр орад,
Магар шуда дами рухуллаҳӣ насими шамол.

Зи шайх мартабаи куфру дин маҷӯ, Фонӣ,
Мачол дех, ки намоям зи пири дайр савол.

Татаббӯи Махдум

Набошад аз ҷунуну ошиқӣ бар дил задан сангам,
Ки аз бедоду зулми дил ба ў афтода дар ҷангам.

Физояд бар ҳама фориғдилон андӯху дилтанги,
Ҳар он оҳе, к-аз андӯҳат барояд аз дили тангам.

Зи хуш барное андар сар ҳалонам лолаи хурshed,
Нашоту айш чун муфрит шавад аз ҷоми гулрангам.

Кашад гаҳ ҷониби майхона, гаҳ дар ҷониби ринди,
Ҳавои шоҳиди шӯҳам, навои мутриби шангам.

Зи сар то поям аз санги ҳаводис хӯрд бод, эй дил,
Агар бошад ба хотир орзуи тоҷу аврангам.

Муғона нағмаву оҳангӯ ноқусам бувад дар дил,
Сӯи дайри муғон ҳар гаҳ бувад мастона оҳангам.

Равад чун зикри бадномони кӯи ишқ, эй Фонӣ,
Ту номи некномиро мабар, к-аз вай бувад нангам.

Татаббўи Ҳоча

Паи сабўҳ ба дайр ар гузар фитад саҳарам,
Чу ҳоми май ба каф афтад, кучо бувад гузарам?

Хабар чӣ пурсиям аз худ даруни дайри муғон,
Зи худ кучо хабарам, аз худӣ чу бехабарам?

Ту коса-коса хурӣ май ба ғайру хун аз дил
Чакад чу май, ки хӯрӣ қатра-қатра аз ҷигарам.

Сарам ба точи вараъ буд, то ки н-омада буд
Зи ҳодисоти балоҳои ошиқӣ ба сарам.

На он ки ишқ сарам хок кард, бал нагузошт,
Ҳам аз вуҷуд нишонам, ҳам аз худӣ асарам.

Магӯ, ба манзили ин қўҳнадайр ишқ мабоз,
Ки зод нест ҷуз ин то ба манзили дигарам.

Ба даҳр дил чӣ ниҳам, Фониё, ки гар сад қарн
Бимонам, охир афтад азимати сафарам.

Чун саги девона ҳар паргола, к-аз тан барканам,
Қасдам ин бошад, ки дар пеши саги ў афканам.

Дорад аз хунҳои додги тозаам ҳар сў нишон,
Доғҳои бодаи гулранг дар пироҳанам.

З-он ба воми бода додам хирқаро, к-аз майкада,
Маст чун оям бурун, дасте нагирад доманам.

Мазраъи дилро, ки додги сина хирманвор сўхт,
Зад рухи соқиву май ин оташ андар хирманам.

Ростиро гоҳи сайри гулшани озодаги
Хуш наёяд ҳеч нахлу гул чу сарву савсанам.

Ҳашмати дунё наярзад душманиро, май биёр,
Дўсте, к-ў з-ин раҳам водошт, бошад душманам.

Фони аз пиру ҷавон шармам, ки дар пиронасар
Бо ҷавонон ошиқи меварзаму май мезанам.

Татаббўи Мир

Сайри бўстон чу кунам бе бути гулпираҳанам,
Пираҳанро чу гул аз фурқати ў чок занам.

Ёдаш он навъ диламро зи худӣ карда ҳалос,
Ки гаҳе ёд наёяд ба дил аз хештанам.

Ончунон ман зи миён рафта, ҳама ў шудаам,
Ки ба худ ҳеч тахайюл нақунам ин ки манам.

Гар бичўянд зи ман, ҳеч наёбанд ҷуз ў,
Ин тани орият ар з-он ки зи худ барфиканам.

Аллоҳ-Аллоҳ, чи фироқ асту ба зимнаш чи висол,
Ки маро ҷон шуда ҷонон ба ватангоҳи танам.

Соқӣ, оинаи май дех, ки дар ў чун худро
Нигарам, ҷилва кунад гулруҳи симинбаданам.

Нест чун анҷуману хилвати ман бе рухи ў,
Чи тафовут кунад аз хилвати ман анҷуманам?

Воизо, равза туро, з-он ки зи ёди рухи ў
Рашки Фирдавс шуда гӯши байт-ул-ҳазанам.

Фониё, давлати васлам зи ғами ҳаҷр расид,
Марҳами сина бувад ҳору гули ин чаманам.

Татаббўи Махдум

Чу бо сад ҳасраташ аз дур бинам,
Чи роҳи он ки бо он маҳ нишинам?

Зи ашкам остонаш низ тар шуд,
Чу оби ў гузашт аз ости нам.

Биронад тундбоди қаҳраш аз хашм,
Агар чун гард бар кўяш нишинам.

Паи як диданаш в-он тоҳ мурдан
Шуда умре, ки ҳар сў дар каминам.

Ниёзам сад ҳазору ҳар якеро
Фузун з-он ноз бо он нозанинам.

Ба уммеде, ки шояд по расонад,
Ба роҳаш суда шуд умре ҷабинам.

Чи сози манъ, Фони, зоҳид аз ишқ,
Ту дар қисмат чунону ман чунинам.

Айзан

Анвори таçалли зи махи рўи ту ёбам,
Меҳроби дуо тоқи ду абрўи ту ёбам.

Дил гар шавад овора зи ошуфтагии ишқ,
Ҳар сў талабам, оқибаташ сўи ту ёбам.

Аз меҳри ту ҳар субҳидамам тоза шавад рўҳ,
З-он рўй ки аз боди саҳар бўй ту ёбам.

Пеши лаби Иsonафасат чун надиҳам чон?
К-он мўъциза аз лаъли сухангўи ту ёбам.

Гесёй кашон чун кашӣ аз хок, нишонаш
Аз сояи сарви қади дилчўи ту ёбам.

Сар монда ба зонуи ғамам, ваҳ ки муҳол аст
Он к-аш нафасе бар сари зонуи ту ёбам.

Фонӣ, ки дилаш дар шаби савдои ту гум шуд,
Гар ёбамаш, аз турраи ҳиндуи ту ёбам.

Татаббўи Мир

Зи ҳаҷрат, эй маҳи балмехр дил нобуд шуд, тан ҳам,
Чи будӣ гар бад-он ду рафта ҳамраҳ будаме ман ҳам.

Агар мирам, наҳоҳам дўхт заҳми теги он қотил,
Зи Марям ришта гар оранду аз Иси-ш сўзан ҳам.

Зи ишқам сад гиреҳ даркор буд аз ҳаҷри ёр, инак
Гиреҳ афтод бар чоки гиребон, балки доман ҳам.

Чудо з-он зулфу рӯ солу маҳ аз бас ранчи маҳчурӣ,
Малул аз шоми тира гаштаам, аз рӯзи равшан ҳам.

Маро то бори сар бардошти аз гардан, эй қотил,
Сарам шуд зери бори миннати теги ту, гардан ҳам.

Зи ҳаҷрат хонаи дил тира буд, эй маҳ, хушам акнун,
Ки дар вай тегу тират раҳнаҳо афканду равзан ҳам.

Сарам гирди сарат гардад, чу хоҳӣ дураш андозӣ,
Зи бас санги ҷунун хўрдан шуд ў санги фалоҳан ҳам.

Шаҳу базми нашот, эй дил, гадову кунҷи майхона,
Чу набвад соғофар, бад набошад дурдии дан ҳам.

Аз он бадаҳд дилро гар тавонам кандан, эй Фонӣ,
Кунам шарте, ки дигар дил ба аҳди дилбарон нанҳам.

Татаббӯи Хоча

Акси рухсор чу бар соғари саҳбо фиканам,
Гунаи зардваши дар май хумро фиканам.

Эй гадоёни дари майкада, ҳиммат, ки ба ҷаҳд
Хештанро дигар аз савмаа ин ҷо фиканам.

Ваҳ, ки он муғбача парво накунад, гар худро
Бар дари дайр зи айвони Масеҳо фиканам.

Аҳли дин тавба диҳандам зи май, эй дил, чи араб,
Хешро гар ба миёни муғу тарсо фиканам?

Чоми минои агар пири муғонам дорад,
Аз хуши ғулғула дар гунбади мино фиканам.

Дили волашуда чун бед биларзад ҳар гаҳ
Чашм бар ҷилваи он қомати раъно фиканам.

Фонӣ он сайд шуд аз даст, чи суд, ар худро
Саги девонасифат ҷониби саҳро фиканам?

Татаббӯи Махдум

Зи дөғи тоза, ки кард аз ғам ошкора дилам,
Шудаст аз ғами моҳе сияҳситора дилам.

Ҳазор пора агар шуд зи теги зулми ту, лек
Ҳавои васли ту дорад ҳазорпора дилам.

Марост бехудии дил зи чашм, з-он ки зи дўст
Равад аз хеш зи чашмам ба ҳар назора дилам.

Маро бурун зи шумор аст пора дил, яъне
Ки пеши хайли ғамат нест дар шумора дилам.

Биёр бода, ки дар ҳалли мушкилоти сипеҳр
Ба гайри риндию масти наёфт чора дилам.

Ба ҷуз шароби сабӯҳӣ надод раҳ ҳарчанд,
Ба азми ту ба саҳар кард истихора дилам.

Шарорҳои фироқам, зи сина, эй Фонӣ,
Равад ба ҷарх яке дон аз он шарора дилам.

Татаббўни баъзе азизон

Бигуфт ишқ, ки май нўшу рав ба мулки адам,
Бигуфтамаш, ки бидех чоми май, дам асту қадам.

Ридо ба рёйи тағори май асту шўълаи оҳ
Марост кишвари ринди кунун ба таблу алам.

Дирам-дирам, ки шуда доғи май ба саҷчода,
Чи суд чун нашавад раҳни май ба ним дирам?

Мабин ба тавбаам, эй пири дайру чомам деҳ,
Зи ман агар ками омад, ту бош аҳли карам.

Хадиси дўст ба риндон бигў, не ба малак,
Ки аҳли ишқ бувад сирри ишқро маҳрам.

Ба ғайри чоми маю рёйи хубу гўшай амн,
Ба муфт низ наярзад ҳукумати олам.

Иморати дили вайрони реши Фони агар
Зи лои бода куни, ҳам гиласту ҳам марҳам.

Татаббўи Ҳоҷа Ҳасан

Мунаввар аст ба рӯи ту дидай чонам,
Муаттар аст ба бӯи ту кунчи эҳзонам.

Аз он замон, ки туро ёри хеш донистам,
Ба ёрият, ки дигар хешро намедонам.

Сабо, масоз парешон шиканчи турраи ёр,
Ки аз тахайюли он дил шавад парешонам.

Чи сон бурун равам аз дайр, эй мусулмонон,
Ки сарфи муғбачагон гашта нақди имонам?

Мабин ба майкадаам масти остинафшон,
Ки ҳаст остине, к-аш ба олам афшонам.

Ҷунуну бехудии ишқ оламе дигар аст,
Ба ақл ёфтани он набошад имконам.

Кучост гардиши соғар даруни майхона?
Ки ман ба гардиши ин корхона ҳайронам.

Ҳадиси тавбаву тақво зи ман маҷӯ, эй шайх,
Чи гуна даъвии коре кунам, ки натвонам?

Маҷӯ, ба хонақаҳи зоҳидонам, эй Фонӣ,
Ки ман ба дайри фано хоки пои риндонам.

Татаббӯи Ҳоча

Ман, ки ғампарвари ин дайри ҳаробободам,
Зонам обод, ки доим ба ҳароби шодам.

Ватанам гулшани Фирдавси барин буд, vale
Ба гуноҳи падар аз ҷарх ба ҳок афтодам.

Ҷурбате пешӣ ман афтод аҷаб дуру дароз,
Ки бишуд манзили асли ҳамагӣ аз ёдам.

Шуд зи омезиши ин чор мухолиф, ҳайҳот
Таҳтабанди қафас ин тоири қудсӣ зодам.

Гарчи ин лаҳза чу мурғони ба дом афтода,
Чанд рӯзе ба шабистони бадан мӯътодам.

Ин қафас чун шиканад, ҷост нишемангаҳи асл,
Боли рӯҳонӣ аз ин ғамкада чун бикшодам.

Лек ҷандон ки дар ин дайри муғонам ватан аст,
Ки ба ҷуз ҷоми маю муғбача дил нанҳодам.

Маст дар кӯи ҳаробот фитодан авло,
Ки надонам агар аз ҷарх расад бедодам.

Бӯса нодода, ки ҷон металабӣ, эй қотил,
Нукта ин гуна наёмӯҳт ба ман устодам.

З-аҳли ин дайр чи бунёди вафо дорам ҷашм?
Нест маҳкам чу дар ин дайри қуҳан бунёдам.

Фониё, сарсари оҳи ту шуда пайдарпай,
Тарсам ин оҳи дамодам бидиҳад барбодам.

Дар таври Махдум

Дар дайри мугон шефтаи пиру ҷавонам,
Хоки қадами мӯғбачаву пири мугонам.

Айёми қадаҳҳориам, эй шайх, чи пурсӣ,
Аз ғояти масти чу шаб аз рӯз надонам.

Ман бехуду пурсанд, ки чуни, чи ҷавоб аст?
Ин масъаларо чунки надонам, ки чи сонам?

Бе гуфтанам аз нуру сафои май равшан,
Бар ҳалқ бувад фош ҳама рози ниҳонам.

Чун бӯса ба пои ту задам, кард дилам заъф,
К-аз пои ту бардоштани сар натавонам.

Сайри малакут аз қадаҳи пур қунам, оре,
Ин навъ сабукрӯҳ аз он ратли гаронам.

З-он рӯй ба майхона қунам азм, ки як дам
Аз ранзи худӣ хотири худро бираҳонам.

Фарёд, ки осудагиам нест замоне,
Аз ранзи замон, балки зи абои замонам.

Фони, ба биёбони фано рафт, чу шуд масть,
Умmed аз ў, чунки шавам масть, намонам.

Шаби ҳаҷри ту худ май аз суроҳӣ дар қадаҳ резам,
Хаёлатро ҳарифи май қунам, сӯҳбат барангезам.

Худ аз дасти хаёлат коса дорам хешро в-он гаҳ
Паи бигрифтани он аз паи таъзим бархезам.

Аз он май чун димоги ман шавад ошуфта чун зулфат,
Мусалсал қиссаҳои шоми ҳаҷри худ фурӯ резам.

Гаҳ аз роҳи тахайюл сар ниҳам бар ҳоки пои ў,
Гаҳ аз рӯи таманно дасти дил дар зулфаш оvezам.

Дар он масти, ки дорам бо хаёлаш даст дар гардан,
Шабехунам агар хайли аҷал орад, напарҳезам.

Шавам бо айши пинҳони ҳаёле шод чун Фарҳод,
Муяссар нест з-он шириндаҳан чун коми Парвезам.

Намеёбам раҳи пайвастаги бо дўст чун Фони,
Магар ҳам к-аз худӣ гардам чудо в-аз хеш бигрезам.

Мухтараъ

Боз дар дайри мүғон оху фифон овардаам,
Оламеро зи фифони худ ба чон овардаам.

Аз гуноҳи тавба бо зуннор габри хешро
Дасту гардан баста дар дайри мүғон овардаам.

Ҳарчи меҳоҳӣ ба ин расво бикун, эй муғбача,
К-он чунон к-ат хости дил, он чунон овардаам.

Лутфи пири дайр ҳаст афзун зи ҷурми ман аз он
Аз гунаҳ шарманда, сар бар оston овардаам.

Соқиё, ратли гаронам дех, ки аз шармандагӣ
Сар ба зер афканда, худро саргарон овардаам.

Гарчи аз ному нишон озодам, аммо доғи ишқ
Бар ҷигар аз бенишониҳо нишон овардаам.

«Лоюқолӣ» гуфта сирри ишқро чун пири дайр,
Фониё, чун гӯям ар сад достон овардаам.

Татаббўи Хоча

Ман, ки хурсанд ба бўе зи май рангинам,
Беҳ, ки бар раҳгузари дайри муғон биншинам.

То бувад чунки дамодам гузаронанд шароб,
Ҳама бе миннати май масти шудан оинам.

Не ки бар садри ҳаробот кунам сарманзил,
Сафи риндони ҷаҳон аз ду суви худ бинам.

Нигарам неку бади маҷлиси риндону бувад
Адаби сўҳбату май хўрданашон талқинам.

Ҳаст чун оқибати кор паси пардаи ғайб,
Таъна, эй шайх, зи риндон чи занӣ чандинам?

Кофири ишқаму сармаст, ки дар дайри муғон
Дар сару кори маю муғбачагон шуд динам.

Ман ки дар арбада афтодаам аз мастию ҳаҷр,
Ҳам магар ҷилваи маъшуқ диҳад таскинам.

Доман аз хори тааллуқ раҳад андар раҳи ҳаҷр,
Гар диҳад даст, ки доман зи ҷаҳон дарчинам.

Фониё, нест чу маълум, ки аз чист начот,
Андар ин дайри қуҳан очизу ҳайрон з-инам?

Айзан

Ин, ки худро ба дари майкада урён кардам,
Хирқаро раҳни шароб аз пай риндон кардам.

Дўш як ҷуръаам эҳсон нанамудӣ, ҳарчанд
Ашк чун шамъ фишондам, чу най афғон кардам.

Умрҳо он чи дил аз илму амал ҷамъ намуд,
Ҳамаро дар сари он зулфи парешон кардам.

Ҳами чавгони фалак дасти умедам бикашид,
Даст ҳар гаҳ сўи он гўй занахдон кардам.

Бими оташ мадеҳ аз ҷурми маям, эй зоҳид,
Кончи қассоми азал амр намуд, он кардам.

Хирқаи чок маро бар сифати тутма шудаст,
Он гиреҳҳо, ки ба домону гиребон кардам.

Партави меҳри висол аз дару бомаш афтод,
Хонаи дил, ки ба савдои ту вайрон кардам.

Дил, ки гумраҳ шуда буд аз ҳаваси ҷаннату ҳур,
Бозаш аз ёди висоли ту пушаймон кардам.

Васл агар боядат, аз худ бигузар, эй Фонӣ,
Бин, ки чун қиссаи мушкил ба ту осон кардам.

Айзан

Дурде, ки аз сафоли сагони ту даркашем,
Беҳтар зи софи айш, ки аз ҷоми зар қашем.

Дар дайр ҷунки қаъбаи васлат мұяссар аст,
Баҳри чи сүи бодия րахти сафар қашем?

Баҳри симоъи муғбачагон бо фифони ҷанг,
Дар дайри мұғ таронаи мастана баркашем.

Дар рақс то қунанд ба мастан мутобаат,
Зоҳид зи ҳуҷра, шайх зи хилват ба дар қашем.

Дар дайру Каъба ёр мурод аст, ёр агар
Дар Каъба нест, րахт ба ҷои дигар қашем.

Бигрехтанд мӯҳтасибу шаҳна, беҳ бувад
Базми нашот бар сари бозор агар қашем.

Дигар магӯ, ки мастан шудӣ, рав зи базми ёр,
Бигзор, мон, ки як-ду қадаҳ бехабар қашем.

Соқӣ, ба як-ду ҷоми ҷигаргун ҳалос дех,
То кай зи ҷоми ҳодиса хуни ҷигар қашем?

Фонӣ чу васл нест мұяссар ба саъии мо,
То ҷанд нолай шабу оҳи саҳар қашем?

Дар таври Хоча Камол

Бувад ҳамчун дили ман сунбули он сарви симандом,
Парешону ду ниму нимай ў долу ниме лом.

Бад-он монад, ки резад дар шафақ аз ҳар сүе кавкаб,
Чу аз хай қатра ҳар ҷониб давонад он рухи гулфом.

Диламро андар он зулф аз тапидан ғамза таскин дод,
Диҳад қатл изтироби мурғи домафтодаро ором.

Ба васл он рух, ки медидам, ба ҳаҷраш чом менӯшам,
Ба ҷои офтоби субҳ, оре, маҳ бувад дар шом.

Чу мурғи рӯҳ ҳоҳам дар тани зораш диҳам таскин,
Кабутар, к-оварад з-ӯ номаву аз ман барад пайғом.

Шуоъаш хонаи торики дилро кард нуронӣ,
Чу тоқӣ дошт пешоби май ба зарринҷом.

Накӯ н-ояд, ба аҳли ринд шаҳди софии Кавсар,
Ки мӯтоди шароби талҳ бошад ринди дурдошом.

Зи хони вақти шайх омад яке маҳзузу даҳ маҳрум,
Ғуломи пири дайрам, з-он ки бошад файзи чомаш ом.

Фикан бори худӣ аз худ ба дашти фақр, эй Фонӣ,
Агар ҳоҳӣ сабуктар гардадат дар сайри ин раҳ гом.

Татаббӯи Хоҷа

Аз чӣ, эй муғбача, надҳӣ ба сӯи хумроҳам,
Ки зари нақд ба кафдораму май меҳоҳам.

Нақди ҷон низ физоям ба вайар аз пай май,
Бӯсае зон лаби ҷонбахш дихӣ ногоҳам.

Лутғ кун, зон ки шабасту сабӯи май бар дӯш,
То бари дурдкашон дур бағоятроҳам.

Дастбӯси санами ҷуръакашам ҳоҳад дил,
Ваҳ, чӣ хуш бошад, агар даст дихад дилҳоҳам!

Ҳоҷибам баҳри чӣ ронад зи дари дайри муғон?
Зон ки умрест, ки ҳоки дари ин даргоҳам.

Бутпарастист ба ҷуз дӯст, чи фирдавсу чи ҳур,
Кофирам зон ҳама гар нест ба табъ икроҳам.

Зоҳи ман парда барафканд бар оинаи рӯй,
Гашта ғофил, ки кунад пардакушоӣ оҳам.

Нест ҷуз дӯст маро қиблай ҷон, эй зоҳид,
Соқии дайр ва гар озими Байтуллоҳам.

Шайху асҳоби риё, Фонию арбоби фано,
Хуш бувад муттақиён бо ҳаму риндон боҳам.

Татаббӯи Махдум

Ба рўяш то ки моил шуд дили садпораи зорам,
Ба як дил не, ба сад дил ошиқи он моҳрухсoram.

Маро чун риштаи ҷон шуд ба ҳар мёи ту вобаста,
Биё, биншин даме вон риштаро магсил зи рафторам.

Агар хоҳам чудо созам, танам афгортар гардад,
Чунон часпида хунинпираҳан бар ҷисми афгорам.

Чунон дар хонаи дил нақш баста сурати он маҳ,
Ки бо нўти қалам он ҷо мусаввар гашта пиндорам.

Ниҳодам сар ба хоки пои ў, вах, хок бодам сар!
Агар хоҳам ки дигар ҳаргизаш аз хок бардорам.

Шаби ғам ахтари ашкам наёяд дар ҳисоб, арчи
Ки шаб то рўз ахтар мешуморад ҷашми бедорам.

Мусулмонон, ману дайри муғон, чун муғбача ҳар дам
Намояд аз лаби худ бодаву аз турра зуннорам.

Бигардон даври соғар, соқиё ваз давр камтар гў,
Ки ҷуз саргаштаги ҳосил нашуд зин даври паргорам.

Хуморам кушт, эй Фонӣ, бикаш аз хонақаҳ берун,
Маро ту раҳнамой кун ба сўи кўи ҳамморам.

Айзан

Ман, ки маҳмур саҳаргоҳ ба майхона равам,
Шом сармасты фазалхон сўи кошона равам.

Рӯз аз соғари май чунки бибандам паймон,
Ношуда шаб ба сари соғару паймона равам.

Ошноёни харобот маро нашносанд,
Баски аз худ ба сўи майкада бегона равам.

Тоири құдсаму холи рухи ёрам ҳавас аст,
Сўи гулзори чамолаш пай он дона равам.

Шаб малуланд муғбуға аз ман, ки ба дайр
Ҳама бо арбадаву наъраи мастона равам.

Чониби бօғ раванд аҳли танаъум, чу зи ишқ
Ман, ки вайрон шудаам, чониби вайрона равам.

Фониё, ҷуз ба фано раҳ натавон бурд ба дўст,
Ин муҳол аст, ки ман оқилу фарзона равам.

Татаббўъи яке аз акобир

Кунчи торики ғаматро то ба кай маскан кунам?
Бошад аз шамъи рухат он хонаро равшан кунам.

Гар тавон кардан май гулранг дар кўи ту нўш,
Хор дар чашмам, агар ёди гулушан кунам.

Душмани чони худам, к-аз ту ба лофи дўстӣ,
Дўстони хешро бо хештан душман кунам.

Бандаи озодагонам, з-он сабаб дар боғи даҳр
Тавфи пои сарву майли қомати савсан кунам.

Соқиё, май деҳ замоне, то кашам лаҳни нашот,
То ба кай аз меҳнати аҳли замон шеван кунам?

Зўҳд ачаб афзуд, ин дам аз пай қасби фано
Майпарастӣ пеша созам, ишқбозӣ фан кунам.

Фониё, аз лофи марди беҳ бувал афтодагӣ,
Чораи ин лофат аз як ҷоми мардафкан кунам.

Олуда хирқаи вараъ аз ҷоми бодаем,
Ин аст ҳол то ба шароб уфтодаем.

Гуфтан чи фоида аст, ки рӯ неҳ ба сӯи дайр,
Чун дӯш мо ба саҷдаи бут сар ниҳодем.

Аз таъни ҳалқ дида чи бандем, чунки мо
Бар ҳуд дари маломати олам кушодаем?

Мачнун агар зи мо нашиносӣ, аҷаб мадон,
Чун тавъамон зи модари айём зодаем.

Дилро нигоҳ доштан, эй шайх, баҳри панд,
Бо мо магӯ кунун, ки дил аз даст додаем.

Эй пири майфурӯш, туй олами қарам,
Мо дар камӣ зи ҷумлаи олам зиёдаем.

Фонӣ чи ҳуш металабӣ, чунки мо ба дайр
Бехуд зи ҳусни муғбачаю ҷоми бодаем?!

Хез, эй ҳариф, то сўи майхона бигзарем,
Дастору хирқа карда гарав чуръаे хўрем.

Гар шайхи хонақоҳ нагашт аз риёҳ халос,
З-он ҷо кашон-кашон ба ҳароботаш оварем.

Аз рози даҳр ҳарчи нагардад зи бода ҳал,
Он моҷаро ба хидмати пири муғон барем.

Бо он ки з-офтоб зиёд аст дар ҷамол,
Моро чӣ ҳадди васл, ки аз зарра камтарем?

То кай сипехру пардадарӣ, чун шавем маст
Аз рӯи ҳашм пардаи афлок бардарем?!

Эй пири дайр, з-он сабаб ин иқтидор шуд,
Моро, ки мо зи ҳайли гадоёни ин дарем.

Фонӣ, биё, ки бода бинӯшем, аз он ки нест
Дар даври рӯзгор бақое, чу бигзарем.

Дар таври Хоча

Мо сар ниҳодатар чиҳати чоми бодаем,
Бар остоңи пири муғон сар ниҳодаем.

Дар шоми ғам ба шўълаи оҳу ба хуни ашк,
З-иқболи ишқ ҳамнафаси шамъю бодаем.

Бинмуда ояти май Кавсар зи лаъли хур,
Фоле, ки мо зи мусҳафи он рӯ кушодаем.

Дар дайр ҳушёрию имон зи мо маҷӯй,
З-он рӯ, ки дил ба муғбачаи маст додаем.

Ҳастем ҳамвилояти қулдусиёни чарх,
Гарчи кунун ба дайри муғон уфтодаем.

Девонагию риндии мо ҷои айб нест,
Чун масти он парисифати ҳурзодаем.

Фонӣ, ту гар ба роҳи фано меравӣ, бирав,
Мо ҳолиё ба ишқи ҷавонӣ ситодаем.

Татаббӯи Мир

Чун акси рӯи мугбача хоҳам тамошо бингарам,
Оям даруни дайр дар миръоти саҳбо бингарам.

З-он сон даруни чашму дил ҷо карда он шӯҳи чигил,
К-ӯ рӯ намояд муттасил, хоҳам ҷу ҳар ҷо бингарам.

Абрӯву рухсори ту, вах, дар чашму дил то карда раҳ,
Не сар ниҳам дар қиблагаҳ, не дар мусалло бингарам.

Маҳ бинам андар осмон, гул бингарам дар бӯстон,
Ҳар дам ҷу натвонам, ки он рухсори зебо бингарам.

З-андешаи дунё магӯ, май дар қадаҳ рез аз сабӯ,
Он Ҷоми Ҷам дех то дар ў авзоъи дунё бингарам.

Чун рӯ намуд он маҳҷабин, эй дил, нақӯ дар вай бубин,
Фурсат кучо ёбам чунин, як лаҳза то ҷо бингарам.

Фонӣ, кучо бошад раво дар хидмати аҳли фано,
Гар монда нақди вақтро дар ҳоли фардо бингарам.

Дар таври Хоџа

Дар боғ аз хай рухи ў тоб мезадам,
Ҳар лаҳза таъна бар гули сероб мезадам.

Бўсе ба ёди қомати ў poi сарвро,
Дар гулситон зи худ шуда чун об мезадам.

Гоҳе зи шавқи абрўи ў сўи хонақаҳ
Рӯ карда сар ба гўшай меҳроб мезадам.

Гоҳе зи ҳасрати май лаълаш ба майкада
Аз диди хун чаконда май ноб мезадам.

Дар чустучўи гумшудаи худ зи ҳар касе
Ҷуста нишону пўя ба ҳар боб мезадам.

Пой талаб зи кор чу мондӣ ба сад малол,
Дигар қадам ба сўхбати аҳбоб мезадам

Фони, ба баҳри ашк абас буд солҳо,
К-ин дасту по ба-дон дури ноёб мезадам.

Татаббӯи Махдум

Аз бода табарро чи кунам, чун натавонам,
Андешаи тақво чи кунам, чун натавонам?!

З-ошуфтагии бодаву дармондагии ишқ,
Бо ин дили шайдо чи кунам, чун натавонам?!

Махмурам, агар Кавсарам орӣ, ки бинӯшаш.
Чуз соғари саҳбо чи кунам, чун натавонам?!

Чун бинамаш, аз ҳол равам, ваҳ ки ғами дил
Дар пеши вай ифшо чи кунам, чун натавонам?!

Додан сари мӯят, ки ситонам ҳама кавнайн,
Ин бехуда савдо чи кунам, чун натавонам?!

Он маҳ шуду бетоқатам ин ҷони ҳазинро
Дар ҳаҷр шикебо чи кунам, чун натавонам?!

Фонӣ, ба раҳи ишқ назар бар рухи хубон,
Чуз он рухи зебо чи кунам, чун натавонам?!

Татаббўи Хоча

Чи хуш бошад, ки бошад дар баҳорам,
Канори чўю сарве дар канорам.

Гаҳе бошад ба сабза афту хезам,
Гаҳе бошад ба соғар гиру дорам.

Бувад чун оби чашму оташи дил,
Тазарвон бар канори чўйборам.

Зи дасти соқии гулруҳ дамодам,
Май гулгун кунад дафъи хуморам.

Ҳаминам гар бувад арzonи аз ҷарҳ
Таваққӯй, шавкате дигар надорам.

Баландонро чу охир хоксорист,
Биҳамдиллаҳ, к-аз аввал хоксорам.

Зи бут гардид сўи қиблаам рӯ,
Зи пири дайр аз ин рӯ шармсoram.

Худи аз худ бияфкандам чу Фони,
Сабуктар шуд ба роҳи ишқ борам.

Айзан

Баҳорон гар ба гулшан тарҳи чому соғар андозем,
Беҳ ар ин сақф бишкофему тарҳи нав дарандозем.

Сиёҳи гар намояд ғам, ки созад вақти мо тира,
Ба як барқи шуоъи ҷом бунёдаш барандозем.

Зи раъноён дуранги то ба қай дидан дар ин бўстон?
Яке мо ҳам шароби лаъл дар ҷоми зар андозем!

Биёроем бар тарфи гулистон базми шоҳона,
Зи масти шўру ғавғо дар равоқи ахзар андозем.

Ба рақс орем ҳар сў шоҳидони шўҳро вон гаҳ
Ба дастон мутрибонро низ дар яқдигар андозем.

Гаҳи масти шаҳон гар по ниҳанд аз ҳадди худ берун,
Фаридунро сар андозему Ҷамро афсан андозем.

Бинеҳ зону, ки май нӯшему аз туркони яғмой
Тамошои аҷаб дар аҳли ин нӯҳ манзар андозем.

Бад-ин оин қадаҳнӯшону покӯбону сармастон,
Ба риндон хешро сўи ҳаробот андар андозем.

Шаби ҳар кас, ки чун Фони бад-ин сон масти хоб афтад,
Сазад ҷоми сабӯҳаш гар ба субҳи маҳшар андозем.

Айзан

Дил сўзад аз фами руҳи он шўҳи маҳвашам,
Соқӣ, кучост бода, ки биншонад оташам?

Девона гар ба дайри муғон рӯ ниҳам, чи айб,
Чун ман асири муғбачагони паривашам?

Гар нест ваҷҳи бодаам, аммо пай писанд,
Мастон шавам зи ҳар хум агар чуръае чашам.

Ҳастам гадои дайр, vale нақди ахтарон
Пошам ба пои муғбача он гаҳ, ки сарҳ(в)ашам.

Бехуд шавам зи ишваи соқӣ, ба рӯям об
Аз май занед бӯ, ки раҳонад аз ин ғашам.

Ранчи хумору андӯҳи даҳрам ҳароб соҳт,
Ку чорае ҷуз он ки ду паймона даркашам?

Фонӣ, зи зулфи ҳур чи ҳушдил шавам, ки ман
З-ошуфтагии турраи шӯҳе мушаввашам.

Айзан

Бе рёи хуб майл ба соғар намекунам,
Бе ҳур илтифот ба Кавсар намекунам.

Миоди тавба аз мани бедил талаб макун,
Он дар машият аст, муқаррар намекунам.

Дар даҳр ҳодиса-ст, сарам хуш намешавад,
То аз миёни майкада сар бар намекунам.

Дар коргоҳи дида шаб аз хомаи ҳаёл,
Чуз сурати руҳи ту мусаввар намекунам.

Гар ташна аз хумор бимирам ба чуз шароб,
Бо оби зиндагӣ лаби ҳуд тар намекунам.

Мастам ҳамеша аз қарами пири майкада,
Гар мекунам гадоии май, гар намекунам.

Дигар зи дурди бода макун манъам, эй ҳаким,
К-аш бо зулоли Хизр баробар намекунам,

Чандон ситам зи ҳалқи замон дидаам, ки майл
Сӯи суманбарони ситамгар намекунам.

Фонӣ, ғарам ба мулки ҷаҳон салтанат диҳанд,
Чуз ҳоки кӯи майкада афсар намекунам.

Айзан

Мастам он сон, ки гар аз дайри мугон бархезам,
Афтам, эй мугбача, худ гў, ки чи сон бархезам?

Саргаронам зи хумор, ин ки наёрам бархост,
Лутф карда чу диҳи ратли гарон, бархезам.

Магаси рӯҳ нишаста ба лабат, чун гўям,
Хез! Гўяд, ки чи сон аз сари ҷон бархезам?

Як замон нест, ки сад ранҷ ба дил наншинад,
Бех, ки аз анҷумани аҳли замон бархезам.

Гуфт: «мастию нишастан натавонӣ, бархез!»
Чун ба вақте ки нишастан натавон, бархезам?!

Ҳар замоне, ки бари пири ҳаробот даме
Бинишинам, ҳама бо бахти ҷавон бархезам.

Фониё, гўй аз он базм ҷаро бархезӣ?
Файр бо дӯст нишинад, ман аз он бархезам.

Татаббӯи Шайх

Набинам сўи ў, гарчи ба рўяш орзумандам,
Чу дар маҷлис бувад он маҳ, бад-ин миқдор хурсандам,

Зи ҳаҷрат гиряҳои талҳ заҳрам дар мазоқ афканд,
Чи бошад коми чон ширин куни аз як шакархандам?

Ба ҷашм он лаҳза биншондам ниҳоли сарви қаддатро,
Ки аз бӯстони дил нахли хаёли файр баркандам.

Хушам бо қатраи хун, к-аз ҷигар ояд, ҳамоно ҳаст
Ҷигарпарголаҳо фарзанду хун фарзанди фарзандам.

Шикофи теги ҳаҷрашро ба сўзан, эй, ки медўзи,
Раҳо кун, шояд аз миҷгон-ш ояд новаке чандам.

Зи зулфи кофире зуннор бастам бар миён, лекин
Дурӯги тӯҳмати ислому дин бар хеш мебандам.

Саги девона бигрезад зи ошӯби чунуни ман,
Чи нодонӣ ту, эй носеҳ, ки меҳоҳӣ хирадмандам.

Магар май қатра-қатра дар гулӯ резам, ки осояд
Зи теги меҳнати ҳичрон дили парканд-паркандам.

Ман аз девонагӣ расвои олам гаштам, эй Фонӣ,
Зи ман девонатар он, к-ӯ дар ин ҳолат диҳад пандам.

Айзан

Ба ду чашми ёр асирам, ки ҳамезананд тирам,
Ба мани ғариф раҳме, ки ба кофирон асирам.

Чу ба кўю қадди ў шефтаам, агарчи воиз
Диҳадам зи равзаву хур, ба фасона кай пазирам?

Аҷалам рақибу умрам шуда он лаби равонбахш,
На аз он бувад гурезам, на аз ин бувад гузирام.

Ман аз орзӯи он теги ҳалоку ў кушад ғайр,
Биқушед ҷои он аст, зи ғайрат ар намирам.

Ба ман аз ту ҷавр дур аст, ки чи ҷои васл, ҳайҳот,
Ки туро, ҷаноби олий, мани зор бас ҳақирам.

Чу ба меҳмонам ои, қашам оҳу нимчоне,
Ки ҷуз ин матоъ набвад зи қалилу аз қасирам.

Паи як назар ба кўи ту даромадам чу Фонӣ,
Назари нуҳуфта гаҳ-гоҳ зи ҳол во магирам.

Дар таври Хоча

Бодаполо зари доман, ки ба саҳбо фиканам,
Беҳ аз он аст, ки бар оби мусалло фиканам.

Чун чакад май зи лаби муғбачаи бодафурӯш,
Дар дили хомтамаъ ҳарза таманно фиканам.

Сар, ки бардорам аз он дар, наниҳам бар меҳроб,
Аз ҳамон ҷо ки гирифтам, магар он ҷо фиканам.

Дурди ҷоме, ки зи базми ту қашам з-он мастиӣ,
Дар ҳароботи муғон омада ғафро фиканам.

Он як олояду в-ин пок нагардад, гарчи
Солҳо далқи майолуд ба дарё фиканам.

Ба ҷунин дин, ки маро ҳаст, чу гардам кофар,
Ори бисёр ба зуннору ҷалипо фиканам.

Сар ба қавнайн фурӯ н-орам, агар чун Фонӣ,
Аз пай қатъи биёбони фано по фиканам.

Мухтаръ

Аз сафи Масcid мақом андар карон меафканам,
З-он карон худро сўи дайри муғон меафканам.

Гар наёбам чо ба садри майкада, ин ҳам хуш аст,
К-аз ниёзу ачз сар бар оston меафканам.

Кам-кам аз тақво шуда дуру ба ринди беш-беш,
Омада наздик худро дар миён меафканам.

Гарчи аз риндон наям, лекин гаҳи ғавғои май,
Хешро баҳри ташаббӯҳ дар фифон меафканам.

Баҳри оташгираи оташгаҳи дайри муғон,
Оташ андар ҷисми зори нотавон меафканам.

Ёр дар базме, ки нӯшад бода бо сад бими қатл,
Хешро он чо намедонам чи сон меафканам?

Ишкро бингар қиёматҳо, ки ҳар шом аз фироқ,
Рӯзи растоҳез дар охирзамон меафканам.

Як фалакро метавон кардан нуҷуми мӯҳтариқ,
З-ин сиёҳиҳо, ки аз доги ниҳон меафканам.

Фониё, бори худи бошад гарону мешавад
Қатъи роҳи фақрро монеъ, аз он меафканам.

Татаббӯъи Ҳоҷа

Боз дар дайр буте ишванамо мебинам,
К-аҳли динро зи вай ошӯбу бало мебинам.

Зоҳидо, манъ макун чун нигарам дар руҳи ў,
Айби ин чист, ки дар сунъи Ҳудо мебинам?!

Ману мой набувад дар раҳи ваҳдат, хуш дор,
Ки ман ин мову ман аз айни хато мебинам.

Бевафой магар, эй маҳ, зи ту дорад таълим,
Ки фалак душмани арбоби вафо мебинам.

Гар гадои дари майхона шудам, айб макун,
Ки бар он дар ҳама шоҳон, чу гадо мебинам.

Кофирон, к-аз паи имони риёй муҳлис,
Манзиле хубтар аз дайри фано мебинам.

Фониё, ҷоми фано чун накашам Ҳофизвор?
Ки ҳама дар равиши Ҳофизу Ҷоми бинам.

Айзан

Мо ба майхона пай дафъи гуноҳ омадаем,
Яъне аз зӯҳди риёй ба паноҳ омадаем.

Сар ба кавнайн наёрем фурӯз ду қадаҳ,
Чун нагӯем пай ҳашмату ҷоҳ омадаем?

Рӯй чун бар раҳи майхона ниҳодем, мазан
Таъни бeroҳии мо, чунки ба роҳ омадаем.

Пири майхона магар даст бигирад ба қарам,
Варна дар баҳри риёғарқи гуноҳ омадаем.

Хасу хошоки ғаму гусса чи санҷад, чун мо
Масту бехуд шуда бо оташи оҳ омадаем.

Рӯзгори сияҳ оварда ба ҷашми сияҳат,
Мо сияҳхона ба он хона сиёҳ омадаем.

Миннати хоки дарат монда ба ҷашми Фонӣ,
Бор бардошта бо пушти дуто(ҳ) омадаем.

Айзан

Мо сўи майкада аз фам ба паноҳ омадаем,
Раста аз бераҳӣ, ин лаҳза ба роҳ омадаем.

Буд дил аз сабаби сардии зӯҳд афсурда,
Чониби оташи соғар ба паноҳ омадаем.

Субҳ дар боз кун, эй муғбачаи бодафурӯш,
К-аз май дӯш ба аҳволи табоҳ омадаем.

Шояд ар пири харобот диҳад ғӯта ба май,
К-аз хаёлоти худӣ ғарқи гуноҳ омадаем.

Сурхрӯи магар аз бодаи афви ту шавад,
Баски аз дуди хато рӯйсиёҳ омадаем.

Бикишо турраи чун абр, ки мо дилшудагон,
Баҳри наззорай он рӯи чу моҳ омадаем.

Оҳ, агар ёр кунад рӯй ниҳон, эй Фонӣ,
Ки бари оина бо сарсари оҳ омадаем.

Айзан

Чи насим аст, ки аз дўст расонид паём,
Ки аз он рўҳ шудам тозаву осудамашом.

Гарчи шуд тоза маро рўху машом осуда,
Хабари васл валекин зи дилам бурд ором.

Метапад ҳар нафасам дил ба даруни сина,
Рост чун сайди рамида, ки дарафтад дар дом.

Аллоҳ-Аллоҳ, лаби чонбахши ту, к-олуда ба май
Чун Масеҳ аст, ки аз оби Хизр гирад ком.

Акси оина дар оина **КИ** дид, эй соқи?
Файри миръоти рухат дар қадаҳи оинафом.

Бода оғоз кун, эй соқии маҳваш, ки нашуд
Ҳеҷ маълум, ки сурат чи пазирад анчом.

Фони, аз куфри вай исломи ту гирад равнақ,
Гарчи беш аст бараш равнақи куфр аз ислом.

Мухтаръ

Эй кофири бадмаст, ки бурди дилу дин ҳам,
Чон низ фидоят, магузар ғофил аз ин ҳам.

Он турра ба гўши ту сухан гўяду абрў
Ҳам баҳри шунидан, зи камин холи ҷабин ҳам.

Нақши аҷабу сурати мушкил, ки зи ҳуснат,
Наққоши Хито ҳам заду суратгари Чин ҳам.

Он мугбача дар дайри муғон парда барандоҳт,
Сад парда даромад ба ғифон, парданишин ҳам.

Эй пири муғон, бори дигар тавба шикастам,
Як ратли гаронам деху дар ҷурм мабин ҳам.

Сад ҳалқаи ангуштари аз тири ту дар дил,
Дорам зи хати меҳри туаш нақши нигин ҳам.

Фони чи ғам аз ҷавр, чу ушшоқи балокаш,
Доранд иваз васли гумон, балки яқин ҳам.

Татаббўи Хоча

Нест дил ин ки мани зори балокаш дорам,
Аз ту дар синаи худ пораи оташ дорам.

Соқиё, чуръаи май дех, ки ба уммеди висол
Даркашам чанд, дил аз ҳаҷр ҷафокаш дорам.

Рӯ кушо ҷамъиятамро, ки мани савдой
Дил чу он турраи ошуфта мушавваш дорам.

Ҳар тараф ҷобуки раънои ман андар ҷавлон,
Ман сари хеш чу хоки сўми абраш дорам.

Ба қади ҳамшуда чун моҳи нав ангӯштнамо,
Ин ҳама шӯҳрат аз он ҷобуки маҳваш дорам.

Гарчи ғам мекунад он шӯҳи муқомиршева,
Ман ҳам аз лаъбу сабуқдастии ўғаш дорам,

Гар расад нохуши аз ҳалқ, ҳушам, чун Фонӣ,
Зонки бо нохушин аҳли замон ҳ(в)аш дорам.

Татаббўъи Шайх Камол

Гуфт: «Роҳамро бирўб!» Он симбар. Гуфтам: «Ба чашм!»
 Гуфт дигар: «Раҳ бизан обаш дигар». Гуфтам: «Ба чашм».

Гуфт: «Агар рўзе зи зулфу рўй мо мони ҷудо,
 Гиря мекун з-аввали шаб то саҳар». Гуфтам: «Ба чашм».

Гуфт: «Агар бар ёди лаълам бодай гулгун хури,
 Косяҳо пур соз аз хуни ҷигар». Гуфтам: «Ба чашм».

Гуфт: «Агар ҳоҳи ба рўям чашми ҷон равшан кунӣ,
 Аз ҳама хубон бикун қатъи назар». Гуфтам: «Ба чашм».

Гуфт: «Агар ёбад зи шоми ҳаҷр чашмат тирагӣ,
 Соз аз шамъи рухам нури басар», Гуфтам: «Ба чашм».

Гуфт: «Бо чашмат бигӯ, к-аз ҳоки роҳи тавсанам
 Нур ёбад, сурмаро миннат мабар». Гуфтам: «Ба чашм».

Гуфт: «Фонӣ, чунки аҳли ишқ сўи маҳвашон
 Бингаранд, он дам ту сўи мо нигар». Гуфтам: «Ба чашм».

Татаббўни Хоҷа

Дар дайр зори муғбачаи шўхи маҳвашам,
К-аз ҳаҷри ў чу холи узораш бар оташам.

Шоми фироқ аз тарафи кўи ў вазид,
Боди сабо кард чу зулфаш мушаввашам.

Нақди диле, ки буд чу туркони зулмхўй,
Аз каф қашиду бурд ҳамон шўхи дилкашам.

Маҷрӯҳам аз сипеҳру ғашиҳои ў, бидор
Соқӣ ба рағми ў қадаҳи соғу беғашам.

Таънам зи зоҳидӣ мазан, эй пири майфурӯш,
Ҳарчанд пур кунӣ қадаҳи бода, даркашам.

Гардун агар бувад хушу ноҳуш чӣ ғам, чу ман
З-икболи фақр ҳар чӣ ба пеш оядам, хушам?

Фонӣ, агар з-одамиён гаштаам малул,
Айбам макун, ки волаи шўхи паривашам.

Айзан

Ҳар сў қадам чу мардуми девона афканам,
Худро ба ҳар баҳона ба майхона афканам.

Тифлони кўй сангзанон, боз хешро
Баҳри панаҳ ба ҷониби вайрона афканам.

Ҳар шаб ба аҳли зўҳд риё дар намози шаб,
Сад тафриқа ба наъраи мастона афканам.

Нуқле, ки хирқа раҳнкунон оварам ба базм,
Мурғони айши майкадаро дона афканам.

Шармандаам зи шайх, ки ҳар рўз хешро
Паймон шикаста ҷониби паймона афканам.

Зору забуниям ҳама з-он ёри ошност,
Тўҳмат чаро ба мардуми бегона афканам.

Фонӣ, фано талаб кунам, аз шамъи васли хеш,
Ҳар шаб, ки ҷониби парвона афканам.

Айзан

То аз ҳавои муғбачагон нотавон шудам,
Дар дайр хоки даргаҳи пири муғон шудам.

Хоки раҳи ман аҳли назар сурма мекунанд,
З-он дам, ки хоки даргаҳи он остон шудам.

Пиронасар агар на ҷавонист дар сарам,
Баҳри чӣ ошиқи руҳи он навҷавон шудам?

Одамгари бувад чӣ, ин ки он савори шӯҳ,
Ҳар сӯй, ки ронд, чун сагаш аз пай давон шудам.

З-иқболи дарди ишқ манам оламе дигар,
Варна зи ҷашму дил зи чӣ дарёву кон шудам?

Дар ишқи он парӣ, ки нишонаш падид нест,
Андар миёни аҳли ҷунун бенишон шудам.

Аз бими ҳайли ғам ватанам гашт майкада,
Ғам нестам қунун, ки ба дор-ул-амон шудам.

Ворастам аз балои худӣ, то ба дашти ишқ
Овораи рамидаи бехонумон шудам.

Фонӣ, зиёда з-ин натавонам аён намуд,
К-ошуфта инҷунин зи ҳавои фалон шудам.

Мухтараъ

Гарчи дўш аз доги ҳичрон оташин таб доштам,
Сўзи ин оташ фузунтар буд, к-имшаб доштам.

Дарду заъфам ҳар ду мўхлик буд, гар меомади,
Пурсаро асбоби чон додан мураттаб доштам.

Чун ҳилоли идқўён дар хироми тавсанат,
Чашм равшан аз фурӯғи наъли марқаб доштам.

Аз туву худ дар замони ҳаҷру айёми фироқ,
Рўҳро бе қолабу берўҳ қолаб доштам.

Гар тақарруб чустам андар шурб бо маstonи дайр,
Айб набвад чун ба эшон қурби машраб доштам.

Дар хаёли хори мижгонаш набудам хоб дўш,
З-он ки андар пираҳан сад неши ақраб доштам.

Дар таби ғам, Фониё, сўзи дарунам кам нашуд,
З-он ки аз табхола буд обе, ки бар лаб доштам.

Татаббўи Ҳоча

Чун ба ёди лаъли ў майли май гулгун кунам,
Соғари даврон зи хуноби чигар пурхун кунам.

Бадписанд афтод ёру з-ин сабаб ман музтариб,
Чун зи ман ҳар чун кунам, напсандад оё чун кунам?

Аз пай дафъи хумори муфлисони майкада
Гар надорам ваҷҳи май, саҷҷодаро марҳун кунам.

Тарҳи ободи ба май гар афканам, бошад чунон,
К-аз пай ишрат бинои хона бар Ҷайҳун кунам.

Май, ки ҳамворам қадаҳгардон бувад, бошад аҷаб,
Илтифот аз сӯи ноҳамвории гардун кунам.

Нестам ринд, ар зи ошӯби ҳаводис даҳрро
Вазъ дигаргун шавад, ман ҳол дигаргун кунам.

Халқро ҳузн аз пай ҷоҳ асту ман дар майкада,
Фониё, дорам қадаҳ, худро ҷаро маҳзун кунам?

Татаббӯи Махдум

Мусулмонон, диле озурда дорам,
Тане селоби меҳнатбурда дорам.

Илочи дил макун чуз марҳами васл,
Ки аз неши фироқ озурда дорам.

Тане бе сўзи дил, аз чони худ сер,
Биайниҳ чун чароги мурда дорам.

Рафиқонро, ки аз ишқ оташинанд,
Зи оҳи сарди хеш афсурда дорам.

Гули уммеди худ чун гулшани даҳр
Зи айни ташнагӣ пажмурда дорам.

Маро чи гурдаи даврон кашидан,
Ки сад неши бало дар гурда дорам.

Чу Фонӣ нақши ғайр аз сафҳаи дил
Ба теги бедили бистурда дорам.

Татаббӯи Хоҷа

Зи пири майкада файзе, ки мерасад сўям,
Ба шайхи шаҳр наидам, дурӯғ чун гўям?

Маро чу қиблай мақсад гашт дайри фано,
Ба хоки даргаҳи риндон ачаб мадон рўям!

Аз он замон, ки ба майхона мўҳтасиб май рехт,
Чу мушк хоки хароботи ишқ мебўям.

Зи бими он ки наёяд бурун зи маҷлис маст,
Ба лоба монеъи он хубрӯи бадхўям.

Ба чехра гарди раҳаш дафъи ашку оҳам кард,
Ба бод чун диҳамаш, ё ба об чун шўям?

Махон зи дайр сўи Каъбаам барои Худо,
Чаро ба Каъба равам, чун ба дайр бо ўям?

Ба ҳою-ҳўй агар нўш мекунам май ишқ,
Умеди он, ки расонад ба ў ба як «ху»ям.

Куҷо ба афсари шоҳӣ сарам фуруд ояд?
Ки ман гадои хароботу хоки он қўям.

Ба роҳи ишқ агар мушкиле фитад, Фонӣ,
Зи рӯҳи Ҳофизу маънии Ҷомияш ҷўям.

Ҳашмати Җам расад сабўҳ аз қарами Илоҳиям,
Ҷоми ҷаҳоннамост меҳр аз май субҳоҳиям.

Ин ки ба май фитодаву ғарқа наям аҷаб мадон,
Чисми чу коҳбарги ман бину узори коҳиям.

Шайх зи ишқу бодаам таъназанону турфа он-к,
Ман ба ҳамин ду кори худ дар ду ҷаҳон мубоҳиям.

Гар ба вараъ малак шавам, пок зи ҳар гуноҳу ҷурм,
Ҷурму гуноҳ бас бувад даъвии бегуноҳиям.

З-оташи май чи сон шавад сурҳ узорам, эй рафиқ,
Чунки зи дуди маъсият омада рӯсиёҳиям.

Неку бадам мабин ба лутф, аз баду неки ман мапурс,
Нест ба ҷуз бади зи ман, гар ту накӯ наҳоҳиям.

Ман, ки чу Фониям гадо, даргаҳи пири дайрро,
Дил накашад ба ҷониби маснаду мулки шоҳиям.

Татаббӯи Xоча

Нишаст мурғи хаёлат чу дар нишемани чашм,
Аз он шудаст паридан ба ҷонибат фани чашм.

Чу субҳ рӯй кашиди дар абри тираи зулф,
Ба шоми ҳаҷри ту шуд тира рӯзи равшани чашм

Зи ашки сурх баровард лолаҳо, лекин
Гуле чу рӯи ту ҳосил накарда гулшани чашм.

Дуре, ки рехт ба поят, шуд он қадар подош
Зи хоки пои ту, к-омад даруни маҳзани чашм.

Зи айни мардумӣ, эй нури дида, сокин шав,
Ба сони мардумаки диддам ба маскани чашм.

Зи ашки сурх маёрам, агар ба хонаи дил
Рави зи баҳри тамошо ба сӯи равзани чашм.

Ба сад умед дили нотавони Фониро
Чи буд ҳастани мижгон зи баъди бурдани чашм?

Айзан

Гулбун нагашта сабз, таманной май кунам,
Худ гүй, чун ки гул шукуфад, тавба кай кунам?

Чун чилва кард шоҳиди бўстон ба обу ранг,
Гулгуна бар узори вай аз оби май кунам.

Дорам ба ноз васли ҷавонони боғро,
Ёд аз чи рӯ зи баҳману аз золи дай кунам,

Ин нуктаро, ки ҷумла ба бод аст кори умр,
Дар ҳар дам истимоъ зи овози най кунам.

Оинаи Сикандарам аз ҷоми май ба даст,
Хоҳи хабар зи точи Ҷаму таҳти Кай кунам.

Ҳодист пири дайр аз он аҳли зўҳдро,
К-аз раҳ фитодаанд, далолат ба вай кунам.

Ҳости миёни дилбару Фони фиканда бўйд,
Ин раҳ чу барқ бўйд, ки ба як гом тай кунам.

Мухтаръ

Аз хаёли он миён фикри муҳоле доштам,
Буд агарчи бас муҳол, аммо хаёле доштам.

Гарчи чун саг буд дар дашти ғамам саргаштаги,
Шод будам, к-аз ғами мушкинфизоле доштам.

Шоми айшамро зи гардун тирагӣ ҳаргиз набуд,
То зи соғар ахтари фарҳундафоле доштам.

Мулки дилро лашкари ҳичрону навмеди гирифт.
Он бишуд, к-аз баҳт уммеди висоле доштам.

Равшани медодӣ, эй соқӣ, ба як даври маяш,
Аз ҷафои давр агар бар дил малоле доштам.

Шоме аз бемории ҳичрат чунон гаштам, ки рӯз
Ҳар қасам дид, ончунон пиндошт, соле доштам.

Аз ҷунуни Фонӣ ар Маҷнун тааҷҷуб менамуд,
Буд он вақте ки аз ақл эътидоле доштам.

Мухтараъ

Зи доти бода, ки гул-гул шудаст пираҳанам,
Лаҳад шавад чу гулистон, гар ин бувад кафнам.

Зи даҳр масть равам он чунон, ки рўзи ҷазо
Муҳоли маҳз бувад омадан ба хештанам.

Чунон зи бодай васл он маҳам дигаргун соҳт,
Ки ман ба хеш надорам гумони он, ки манам.

Зи зўҳди хушк илоҷам бувад рутубати май,
Равам ба майкада, к-он буд аз азал ватанам.

Манам чу олами кубро, чи фам зи ҷурми қадаҳ,
Ки рўзи ҳашр нагунчад ба дўзах ин баданам.

Чу мурғи гулшани қудсам ҳамон бувад авло,
Ки хешро ба ҳамон обу он ҳаво фикнам,

Чи сон хаёли иқомат кунам ба боғи ҷаҳон?
Ки ҳаст орияти як-ду рўз ин чаманам.

Ҳавои мугбачагонам барад ба дайри мугон,
Ба ихтиёри худ он сў қадам чи гуна занам?

Агар ба боғ равам бе висолаш, эй Фони,
Чи бандаду чи күшояд зи сунбулу суманам?

Татаббўъи Махдум

Мани бедил, ки баҳри қомати он симтан мирам,
Гаҳ аз рафтори ръяно, гаҳ зи андоми бадан мирам.

Магар чину шикасти сафҳаи умру ҳаётам шуд,
Ки дар ранги қабои ў ба ҳар чину шикан мирам.

Ба ҳар тири ҷафояш синаи худро сипар созам,
Муродам ин, ки аз тираш ба ҳар оину фан мирам.

Ба ҷурми ишқ агар қатлам қунад, ҷонам фидои ў,
В-агар не пеши тегаш ман ба ишқи хештан мирам.

Азои Вомиқу Фарҳоду Мачнун доштам, акнун
Намонад чун мани соҳибазо рӯзе, ки ман мирам.

Зи сўзи ҳаҷр шоми бекасӣ, чун шамъ ҳоҳам мурд,
Аҷаб не, чун фитода оташам дар пираҳан мирам!

Ба истигнои зўҳд аз софи Кавсар ҷон ҳамечустам,
Фанои ишқ бин, Фонӣ, ки баҳри дурди дан мирам.

Чун пай он охуи Чин рўй дар саҳро ниҳам,
Ҳар қадам бар хок молам чашму вон гаҳ по ниҳам.

Хоки кўяшро ба хуни ман маёmez, эй рафиқ,
Марҳаме хоҳам, ки бар заҳми дили шайдо ниҳам.

Чун шиканчи зулфи ў болои ҳам бандам хаёл,
Бар дили савдои худ мояи савдо ниҳам.

Чун хаёли рўи худ бар рўи ў орам ба дил,
Дил чи сон дигар ба рухсори гули раъно ниҳам.

Кош пои худ ниҳад бар чашму рўи ман сагаш,
Ё манаш ёбам нишон, то чашму рўй он чо ниҳам.

Гаштаам он сон малул аз макри аҳли хонақаҳ,
Хоҳам ин дам рўй дар дайри муғу тарсо ниҳам.

Чун лаби соқи расад, зоил кунам нақши қадаҳ,
Дар кашидан чун даҳан бар соғари саҳбо ниҳам.

Ман, ки дурди чоми риндон хўрда бошам, эй Хизир,
Лаб ба оби зиндагонӣ бо сад истиғно ниҳам.

Фониё, зон пеш к-андар дайр паймоям қадаҳ,
Рў ба хоки пои ринدونи қадаҳпаймо ниҳам.

Ман, ки дурдикаши он мугбачай хамморам,
Чоми Чам кўҳнасафоли дари ў пиндорам.

Базми ў ҳалқаи чамъияти маҳсусон аст,
Ман, ки мардудаму ошуфта, набошад ёрам.

Чун кашам чониби риндон сабӯй бода ба дўш,
Таъни зоҳид шунавам, лек ба хешаш н-орам.

Пушт аз бори ҷафои фалакам гашта нигун,
Дўш зери сабӯй базми маҳе ангорам.

Зоҳило, қуфри худу дини ту дидам, нашавам
Розӣ, ар паҳлӯй тасбеҳ ниҳӣ зуннорам.

Шайхи шаҳрам чу диҳад тавба зи май, нест валек
Пири дайр ар шунавад кор ҷуз истиғфорам.

Гарчи оини фалак шеваи ноҳамворист,
Фониё, з-ӯ ситаму зулм расад ҳамворам!

Татаббўни Махдум

Ин ки хокистари гулхан шуда оромгаҳам,
Шонд девонагии ишқ ба хоки сияҳам.

Не ба хокистари гулхан, ки ба оташгаҳи ишқ,
Чун самандар шуда аз ҳачри ту оромгаҳам.

Сўзи ишқи ту ба ҳаддест, ки аз ҳирқати он
Чун гурезам, бувад оташкадай ғам панаҳам.

Ин ки теги ғаму андўхи ту дар хунам шонд,
Ашки гулгунा ба хунобаи дил бас гуваҳам.

Кавсар ояд ба кафам, ё на, чи донам фардо?
Авли он аст, ки имрӯз май аз каф надиҳам.

Гунаҳомурзам агар лутфи вай аст, эй зоҳид,
Бодаву ишқ агар ҳаст гунаҳ, бегунаҳам.

Рёи поки ту чу манзур бувад чашмамро,
Шўям аз ашқ ба хурshed, гар афтад нигаҳам.

Тарафи дайри муғон чун кашадам дасти қазо,
Эй дил, аз панҷаи тақдир бигў чун бичаҳам?

Фони, Искандараму Хизр аз он рў, ки расид
Хабари фатҳи шаҳам бо сухани васли маҳам.

Татаббўни Ҳоча

Чи асар дар назари пири муғон аз ҳушам?
К-аз пай хўрдани май муғбача тобад гўшам.

Бода нўшам чу баҳушам, ки шавад зоил ҳуш,
Чун нанўшам, ту бигў, гашт чу зоил ҳушам?

Нўшаму чашм бипўшам, ки набинам ғами даҳр
Чашм чун во кунам, аз ваҳм дигар раҳ пўшам.

Эй, ки гўй фитад аз май ба дилат ҷўши дигар,
Чи аҷаб з-оташи сўзон агар афтад ҷўшам?

Чун забонест маро ҳар сари мў дар васфат,
Гарчи аз шарҳи ғамат ҳаст забон хомўшам.

Рўзӣ аз «наҳну қасамно» чу нагардал каму беш,
Н-оядам беш зи қисмат, чи зиёдат кўшам.

Доғҳои маям аз хирқа чи пўшад, гар ман
Доғҳои бадан аз хирқа ба ҳар сў пўшам?!

Чун зи танҳоии ҳичрони ту нолам, ки бувад
Ҳама шаб гардани савдои ту дар оғўшам.

Фони аз пири муғон хост ба ҷон соғари май
Аз қарам гуфт, ки муфтат диҳаму нафрўшам.

Айзан

Бар дари дайри муғон ҳар рўз хидмат мекунам,
Сад тафохур з-ин шараф бар аҳли давлат мекунам

Пири дайрам гар ба ҳар умре диҳад як ҷоми май
Солҳо аз мастии он бода ишрат мекунам.

То надонандам, ки аз ишқи ки Мачнунам чунин
Ҳар паривашро ба меҳри хеш тӯҳмат мекунам.

Хӯгарам бо ҳур манмо лутфи беҳад, з-он ки ман
Мефитам дар ранҷ, агар ин тавр одат мекунам.

Гарчи дар дайрам гадо, лекин ба як паймона май
Бо сад Афредуну Ҷам изҳори ҳашмат мекунам.

Ваҳ, чи ишқи муфрит аст ин, з-он ки дар ҳар чанд рўз
Дар дигар навъи чунун дар шаҳр шўҳрат мекунам.

Гар мусулмонон бисўзандам, ҷазо набвад ҳанӯз,
Ман, ки баҳри кофири тағири миллиат мекунам.

Ин ки гаҳ мағрури зўҳдам, гоҳ ринди майкада
Аз талаввунҳои ҳоли хеш ҳайрат мекунам.

Хилвати зоҳид пай мақсад бошад, Фониё,
Лек ман чун ёфтам мақсад, хилват мекунам

Айзан

Ба узри тавба зи риндон агар канора кунам,
Чу пири дайр қадаҳ дорадам, чи чора кунам?

Маро зи зулмати тақво чу чашм торик аст,
Ба ламъаи май равшан чи сон наззора кунам?

Ба азми тавба набояд зи шайхам истимдод,
Ба кори хайр чи ҳочат, ки истихора кунам?

Хуш, он Dame, ки зи май талх-талх гирякунон
Ба ёди гулрухи худ ҷома пора-пора кунам.

Зи сарву лолаи даврон фузун бувад, зи ғамат
Ба сина гар алифи доғро шумора кунам.

Ҳароратам чу физояд зи шаҳдҳои нифоқ,
Рӯҷӯй сӯи май талхи масткора кунам.

Бувад фанои муродам зи баҳти бад, Фонӣ,
Шикоят аз чи зи гардуну аз ситора кунам?

Айзан

Дар харобот ар шабе майли қадаң камтар кунам.
Узри онро рўзҳо андар сари соғар кунам.

Хоҳам аз дөғи чафо в-аз захми гардун лолавор,
Хоку хун бар сар кунам в-аз хоку хун сар бар кунам.

Ман, ки нўшам дар сафоли кўҳнаи майхона дурд,
Майл кай бар софии ишрат ба ҷоми зар кунам.

То ки дар оташгаҳи дайри муғонам шўъласон,
Гоҳи мурдан бистари роҳат зи хокистар кунам.

Ҳар дам аз қайфияти май чун фитам дар оламе,
Маст бошам, чунки майли олами дигар кунам.

Баски дорам хори ғам з-ин гулшани нилуфарӣ,
Кай ба гулшан майл бар гулҳои нилуфар кунам?

Ман киу номи висол, ин бас, ки дар девонагӣ,
Чон фидои ишқи он ҳури парипайкар кунам.

Кор бе тақдир чун мумкин набошад, эй ҳаким,
Кай назар бар сайри чарху гардиши ахтар кунам?

Фониё, чун сурхрӯй боядам дар роҳи факт,
Хирқаву саҷҷодаро раҳни май аҳмар кунам.

Айзан

Зи хайли ғам, ки амон як замон намебинам,
Ба ғайри майкада дор-ул-амон намебинам.

Чунон ба кўи ту нобуд шуд танам, ки зи заъф,
Ба ҷаҳд ин бадани нотавон намебинам.

Дар он, ки муғбачаам соғаре диҳад, эй дил,
Ба ғайри хидмати пири муғон намебинам.

Саволи бўса, ки кардам, гарам ҷавоб надод,
Аҷаб мадор, ки ҳечаш даҳон намебинам.

Ҷаҳони аҳду вафо дар ҷаҳон туй, вар не,
Вафои аҳд дар аҳли ҷаҳон намебинам.

Маҳон зи Вомиқу Маҷнун, қиссаи ман хон,
Ки баҳри гиря, чунин достон намебинам.

Муназзаҳ аст зи дидан ҷамолаш, эй Фонӣ,
Назар ба ҷашм чу ҳоҳам аз он намебинам.

Айзан

Ман, ки ҳар дам зи фалак сад алам ояд пешам,
Файри бехушию масти чи салоҳ андешам?

Гар ба зуннор миён чуст қунам, айб мадон,
Ман, ки дар хидмати он қотили кофиркешам.

Чигару дил накунам тўъма сагатро, ки шудаст
Ҳам чигар хастай заҳри ғаму ҳам дилрешам.

Накунад суд маро кисвати дарвешона,
З-он ки дар хирқаи фақр омада нодарвешам.

Софи базмат зи чӣ рӯ кам расадам аз ушшоқ?
Чунки дар дурдкаший, аз ҳама риндон пешам!

Хуни ашкам аҷабе нест, чу он лўливш
Зада бар мардумаки дида зи мижгон нешам.

Маҳвашон гарчи балоянд чи ғам, эй Фони,
Ман чу дар ишқ гирифтори балои хешам.

Дар бевафоии аҳли замон

Зи бевафоии аҳли замон наёзорам,
Вафо ки дид аз эшон, ки ман тамаъ дорам?

Ба дасти ҳар кас гуле доштам зи гулшани меҳр,
Зи дашти ҷавр ба хотир нишонд сад хорам.

Зи ҷаврашон шудаам ончунон, ки дида ба ҳур
Агар фитад, ба ҳаросам, ки дев пиндорам.

Касе, ки чон диҳамаш дар вафову ў ба ҷафо
Дилам бихаст, ба ҷону дилаш харидорам.

Ба бевафоияшон ҷарх низ ҳаст шарик,
Ки ин ҷафо расад аксар зи ҷархи ғаддорам.

Зи аҳли одату расман мазаллат ояд беш,
Умедин чист зи хубони моҳруҳсорам?

Ба роҳи ҳар ки ниҳам сар, ҷаро ба ҷаҳши ситам
Ба ним ҷилва бисозад ба хок ҳамворам?

Ба ҳоли ҳар ки кунам мардумони дида ғидо,
Зи тири ғамза бидӯзад ба дида мисморам.

Аз ин балият агар вонарастам, эй Фони,
Зи ҷаврашон ба чи анҷомад охири корам?

Мұхтараъ

Рұз чандон бошад аз дарди фироқат мәхнатам,
К-аз барои нола кардан шаб намонад қувватам.

Чун дилам аз диданаш бетоқатиҳо мекунаң,
Дигаре гар бинадаш, ваҳ, чун бимонаң тоқатам?!

Гарчи ҳайронй ба ҳуснаш бошадам аз ҳал фузун,
Ҳаст дар ишқи худ афзунтар зи ҳуснаш ҳайратам.

Эй, ки гүй: «Чун рухаш диди, чаро ҳушат намонд?»
Ихтиёрам нест, к-ин бошад қадими одатам.

Дил зи дөғи ишқ шабҳо сүз беҳад дида буд,
Лек сүз ин буд, к-имшаб сүхт дөғи фурқатам.

Сүхбати ваҳши биёбонам зи мардум ҳуштар аст,
З-он ки ваҳши гаштаам, бошад аз инон ваҳшатам.

Баски аз мардум расида бар дилам номардуми,
Мардуми чашм ар бувад, ҳуш нест бо ў сүхбатам.

Соқиё, бардор аз хокам ба як ҷоми шароб,
З-он ки бошад бар уручи чарх моил ҳимматам.

Бевафоянд аҳли даврон, Фониё, лекин чу ман
Ҳастам аз аҳли вафо, набвад бад-эшон нисбатам.

Дар таври Хоча

Шабе, к-аз майкала мастиу сарандозон бурун оям,
Намояд чарху анчум сабзаву шабнам таҳи поям.

Нашоти мастиям чун дар суруд орад, ба ҳар нағма
Кунам Ноҳидро дар гиря аз мастона ғавғоям.

Ва гар муфрит шавад мастию дар лаъб оварам пўя,
Мидод аз Муштари в-он гаҳ давот аз Тир бирбоям.

Зи Кайвон точу аз Мирриҳ тегашро чу бирбудам
Барам ин ҷумларо дар базми моҳи маҷлисороям.

Матоъи чор гардунро ба хоки базми ў резам,
Пас он гоҳе ба ҷашму ҷеҳра хоки бандагӣ соям.

Ба як ҷомам агар аз лутфи беандоза бинвозад,
Кашам гар худ ҳама он ҷом, бошад чархи миноям.

Зи чарху анчум асбоби ҳаводис чунки шуд маъдум,
Набошад то абад аз оғати афлок парвоям.

Равам бо хотири ҷамъу дили фориг ба майхона,
Дигар аз қасби осоиш ҳаме як дам наосоям!

Ҳаёлоте, ки карди, дар фано дарҷуст, эй Фони,
Чу он ёби, дар ў ин орзӯҳо бо ту бинмоям.

Сармаст дар кӯи мугон худро ба ҳар сӯ афканам,
Бо ҳар баҳона хешро хоҳам сӯи ў афканам.

Раҳ гар наёбам сӯи ў аз ҷавру бедоди рақиб,
Боре ба ҳар лаъбу фусун худро дар он қӯ афканам.

Зулфаш ба дастам гар фитад, бошад ҳисоби дарди ман,
Ҳар лаҳзае гар сад гиреҳ бар тори ҳар мӯ афканам.

Аз баҳри чашмам тира шуд, равшан шавад аммо гаҳе,
Қ-ўро зи гарди ашҳаби он турк дору афканам.

Дил об гардад дар барам, аз дида ронам ҷӯи хун,
Ҳар гаҳ назар бо он қаду рафтори дилҷӯ афканам.

Кош афканам дар оташу сӯзам дили бадхӯйро,
То кай ба дил оташ зи ҳар раънои бадхӯ афканам.

Дар дайри муғ Фонисифат ҳар ҷо, ки ёбам бӯи май,
Дар маҷлиси аҳли фано худро ба он бӯ афканам.

Татаббўи Хоча

Эй шаҳи сафшиканон, хисрави новакфиканон,
Сад шикаст аз сафи мижгони ту бар сафшиканон!

Талхком аз шакари лаъли лабат нўшлабон,
Зарханд аз лаби ширини ту шириндаҳон.

Аз қадат паст шуда сояи шамшодқадон,
В-аз танат ларза чу симоб ба симинбаданон.

Хатти савдои ту бар ҷабҳакашон сабзхатон,
Санги бедоди ту бар синазанон ҷаврфанон.

Лаб ниҳон кун зи рақибон, ки ниҳон авлотар
Хотами мулки Сулаймон зи бари Аҳриманон.

Бандаи пири муғонам, ки гаҳи базми нашот
Ҳаст дурдикаши ҷоми қарамаш барҳаманон.

Дўш аз ҳолати парвона саволе кардам,
К-аз чи бар оташи сўзанда рави ҷархзанон?

Ҷоми май гирякунон гуфт, ки дони, чу шавад
Ҷилвагар дар назарат шўълаи ҷонсўз чунон.

Фониё, лоласифат ғарқа ба хун рав, ки басест
Ҳар тараф чун ту дар ин бодия хунинкафанон.

Татаббўи Хоча

Ҳаст савгандам ба тахту маснади Султон Ҳусайн,
К-аз пай ҷоҳу муродам нест бо кас шўру шайн.

Он ки бошад аҳли бинишро пай нури басар,
Рӯфтан хоки дари ўро ба мижгон фарзи айн.

Равзай дилро зи бўстони ҷамолаш фаррӯ зеб,
Гулшани ҷонро зи гулзори ҷамолаш зебу зайн.

Дайни ў дон нақди ҷони ҷумла шоҳон, лек ў
Менагардад в-ар талаб дорад, адо созанд дайн.

Қоф то Қоф ар қашад аъдои мулки ў сипаҳ,
Ҳаст дар пеши наби чун ғазваи Бадру Ҳунайн.

Рахши ў дар пўя дон чун тавсани гардун, аз он
Ҳаст наълашро ба моҳи нав тафовут байн-байн.

Фониё, то ҳашр бодо баҳри риндони ҷаҳон
Шоҳ Абулғозӣ мувиззи мулку дин Султон Ҳусайн.

Айзан

Дар харобот магү ком чи хоҳад будан,
Чуз рухи муғбачаву чом чи хоҳад будан?

Соқиё, чоми май оғоз бикун чун касро
Нест маълум, ки анҷом чи хоҳад будан?

Субҳидам чоми чу хуршед ба дастам дех, аз он-к
Равшанам нест, ки то шом чи хоҳад будан?

Эй ки гүй зи кафи соқии гулчехра некӯ,
Чи бувад, чуз май гулфом чи хоҳад будан?

Чоми май хоҳ, ки як лаҳза ба коме бирасӣ,
Дони охир, ки ба ноком чи хоҳад будан?

Ман дуогӯяму гӯяд, ки муродат чи бувад,
Ба ҷуз аз як-ду-се дашном чи хоҳад будан?

Гӯи: аз Каъба хаёлат чи бувад эй Фони?
Чуз сӯи кӯи ту эҳром чи хоҳад будан?

Татаббўи Хоҳа Исмат

Зи фурқати рухат, эй офтоби моҳвашон,
Маро ду чашм нигар то саҳар ситорафишон.

Кашон ту мўи парешон равию қоиди ишқ
Маро ба роҳ барад аз пай ту мўйкашон.

Чи роҳи он ки қунам саҷда пеши абрўят,
Бас аст, қиблаам аз пои тавсани ту нишон.

Зи давр аҳли вафо ноҳушанд, эй соқӣ,
Чи хуш бувад, ки қунишон ба як-ду чом хушон.

Маро, ки шўълаи дил бар фалак расид, эй маҳ,
Мапўш оразу ин шўълаи маро маншон.

Сабо, зи фурқати ёрон малулам аз ҳад беш,
Ниёзи ман бирасонӣ, агар расӣ баражон.

Бидор ҷоми пур, эй пири дайр, Фониро,
Вале ба зоҳиди худбин зи ҷуръа ҳам мачашон.

Татаббўъи Махдум

Тавон далер ба хуршеди осмон дидан,
Ва лек моҳи руҳашро наметавон дидан.

Садаш рақибу ҳазораши ҳарос, чун дидам,
Ба дил расид бало сад ҳазор аз он дидан.

Кунад ҷунуни маро лаҳза-лаҳза дар түғён,
Рухи париваси ҳудро замон-замон дидан.

Маро зи ҳачри руҳаш ҳорҳо ба дида беҳ аст.
Ҳазор бор зи гулҳои бӯстон дидан.

Ба сўи абрӯи ў бингарам ба гўшай чашм,
Бад-он мисол, ки дар гўшай камон дидан.

Чунон ки нуқтаи мавҳум дидан аст муҳол.
Ба назди ақл муҳол омад он даҳон дидан.

Хаёл фавт макун баҳри диданаш, эй дил,
Бирав зи дур ба хуршеди осмон дидан.

Зи ишқи худ ба ғалат афканам рақибонро,
Ба чашм аз ў сутуда сўи ину он дидан.

Зи чашми хеш ниҳон соз ғайри ў, Фонӣ,
Ки рӯи ёр зи ағёр беҳ ниҳон дидан.

Мухтаръ

Ба як май дар сарам, соқӣ, ҳавои лаъли ёр афкан,
Дамодам барқи шавқам з-он ҳаво дар ҷони зор афкан.

Аҷаб тира-ст, ҷоно, рӯзи ҳаҷру рӯзгори ғам,
Ба номи равшанам оташ ба рӯзу рӯзгор афкан.

Баҳористону шодурвони дебо шоҳро авло,
Фароши базми мо дар сояи абри баҳор афкан.

Раҳат набвад ба базми он парӣ, эй дил, шунав пандам,
Шуда Маҷнун дар он ҷо хешро девонавор афкан.

Миёни ваҳши саҳро солҳо гаштам, ки он ҷобук
Ба тири ғамза рӯзе бигзараҳ бар ман шикорафкан.

Хумору тавба дорандам ҳароб, эй дил, зи сели май,
Ҳароби дар бинои тавбаву тарҳи хумор афкан.

Ба боғи даҳр чун бар хок резад ғунчаву наргис,
Ба ҳуш овар дилу як лаҳза ҷашми эътибор афкан.

Май талҳ ар бинӯши, лабгазон як раҳ сӯи ман бин,
Ҳазорон орзӯ дар хотири уммевор афкан.

Фано мулкест эмин аз ҳудӣ, Фонӣ, агар мардӣ,
Зи роҳи бехудиҳо хешро бо он диёр афкан.

Татаббӯи Хоҷа

Бипӯшон рӯи хеш аз хирқапӯшон,
Ба риндон бода нӯш, он гаҳ бинӯшон.

Дар оташгоҳи савдои ту сӯзанд,
Риёи далқи худро хирқапӯшон.

Ридои раҳни мо бар май фиганданд,
Зи баҳри бодаполо майфурӯшон.

Хурӯш аз май хушаст, эй дил, аз он беш,
Ки кам гардем дар кӯи хамӯшон.

Фитод андар дили дурдикашон чӯш,
Чу дурди бода дар хум гашт чӯшон.

Хуморам сӯзад, эй соқӣ, карам кун,
Зи оби бода ин оташ фурӯ (ни)шон.

Зи риндон мансаби Фони, ба ҳар базм,
Ба души худ кашидан шуд сабӯшон.

Татаббўъи Махдум

З-оташи ишқи ту чун хок шавад манзили ман,
Алами қабр бувад шўълаи дуди дили ман.

Ранг аз хуни дилу об зи пайкони ту ёфт,
Фунчаҳои ғаму меҳнат, ки дамид аз гили ман.

Тег бар ғайр занӣ, то шавад аз фусса ҳалок,
Рӯҳбахши дигарон мешавию қотили ман.

Мушкили ман даҳани туст пай дашномам,
То даҳан во накунӣ, ҳал нашавад мушкили ман.

Баҳри май сокини майхона шудам, буда магар
Аз маю хоки дари майкада обу гили ман?

Карда сарҳайли ҳаробот маро пири муғон,
Ки шуд он муғбачаи масти маҳфили ман.

То ба фикри даҳанаш гум шудам, эй Фонӣ, нест
Як қадам беш сўи мулки фано манзили ман.

Татаббўи Шайх

Соқи ҳаёт бахшад чун боди навбаҳорон,
Чун абр раҳти ҳастӣ каш сўи кўҳсорон.

Хотир суханшунав кун, дафтар ба май гарав кун,
Дар даври фақр нав кун оини комгорон.

Бод аз Масеҳ дам зад, лала ба кўҳ алам зад,
Хуш бод, к-ў қадам зад он сў, ба хайли ёрон.

Мекун ба майпарастӣ, девонагиу масти,
Гӯ, шав зи ранги ҳастӣ шарманда ҳушёрон.

Зуҳҳод шуд нишона дар меҳнати замона,
Аз бодаи мугона ҳушвақт майгусорон.

Будам ба рўз хуррам в-аз рўзгор бегам,
Ку, эй рафиқи ҳамдам, он рўзу рўзгорон?

Фони бувад ба шеван, к-аз даври чархи пурфан,
Ҳам дўст гашт душман, ҳам чумла дўстдорон.

Татаббўи Ҳоҷа Ҳасан

Гарчи балои хумор кард фузун ҳузни ман,
Муғбачаву май валек азҳаба аннал-ҳазан.

Ҳар шикани зулфи ў чои ҳазорон дил аст,
Турфа ки он банди зулф ҳаст шикан бар шикан.

Шабнами хай бар гулаш бар шафақ омад нуҷум,
Не шафақу не нуҷум, хуни дилу ашки ман.

Бар тани ў пираҳан ҳаст гарон аз ҳарир,
Нест аҷаб, гар зи рашк пора кунам пираҳан.

З-оташи оҳи дилам ҳаст забоназабон,
Лаб шуда пуробила, бин асараш дар даҳан.

Синаи ман кӯҳи ғам, меканам аз ноҳунаш,
Бори дилам Бесутун, ман ба таҳаш Кӯҳкан.

Хисраву Ҳофиз туро, Фони, агар ҳодианд,
Пайравии Ҷомият ҳаст ба ваҷҳи Ҳасан.

Мухтараъ

Гўи бути моро, чи бало ишвагар аст ин?
Чи ишвагару бут, ки балои дигар аст ин!

Хуноби сиришкам зи ту ҳамранги гуҳар гашт,
Ҳамранги гуҳар не, ки нишони чигар аст ин.

Рухсори арақноки ту чун сафҳай насрин,
Афтода ба шабнам, на ки гулбарги тар аст ин.

Сад санги маломат зи ту бар синаам омад,
На сина, ки бар санги маломат сипар аст ин.

Диданд малоик ба шабистони вай анҷум,
Гуфтанд, ба он оташи ораз шарап аст ин.

Рўзи сияҳи ҳаҷри туви партави оҳам,
Бо он шаби дайҷур тулӯи саҳар аст ин.

Бигзошт худӣ Фонию, иқболи бақо ёфт,
Аз фоидаи касби фанояш асар аст ин.

Дар бевафони аҳли олам

Ҳарчи ҳастанд аҳли олам, беҳ ки н-ори ёдашон.
То ба хотир н-оядат аз ёдашон бедодашон.

Хўяшон чун бевафою фаромӯши бувад,
Беҳ ки берун оваранд аҳли вафо аз ёдашон.

Гарчи омӯзанд қўз номардию номардуми,
Золи пурмакри фалак ҳар гаҳ ки ҳаст устодашон.

Файри зиддият чи кор ояд аз эшон дар вуҷуд?
Хонаи хилқат чу шуд аз чор зид бунёдашон.

Чунки барбод аст аз эшон расму оини вафо,
Бевафо дон, он ки надҳад чун вафо барбодашон.

Бевафой зодаи табъ аст эшонро, магар
Модари даврон ба табъи бевафой зодашон.

Ҳар яке зарфест пурагроз, лекин мухталиф,
З-ихтилофи табъ з-он рӯ нест истибъодашон.

Зикрашон он беҳ, ки н-орам дар рақам, чун хомаро
Сарнагунию сияҳрӯист аз эродашон.

Фониё, аз бандагӣ гар з-он ки озодат кунанд,
Сарву савсанваш ту ҳам беҳ гар куни озодашон.

Мавъиза

Маро аз меҳнати гардун малолатҳост гуногун,
Ки гар як-як навишта ҷамъ созам пур шавад акнун.

Малолатҳои давронам зи гардун бешу в-аз аҳлаш
Зи ҳар як шиддатам бо ҳарду яксон аст, бал афзун.

Тамошо бин, ки бо ин меҳнату андӯҳи бефоят,
Бибояд ҳам қашидан соғари рёҳлат зи даври дун.

Май гулранг дех, соқӣ, ки гул бисёр чун Ҷамшед
Зарафшон ояду мо дар замин чун ганчи Афридун.

Басо нарғис, ки чун Мусо асоро бо яди байзо
Намояд, лек мо дар хок ҳамчун маҳзани Қорун.

Аз ин ҳам турфатар бишнав, ки баъд аз соғари рёҳлат
Ҳазорон ҷоми пурбим аст заҳр оғушта андар хун.

Маро з-андешаи ин ҷумла ҳоло мекунаф фориф
Замона бодаи гулгун зи дасти соқии мавзун.

Зи дасти соқии мавзун май гулгун, ки кардам шарҳ,
Лаболаб даркашиданро ту худ гӯ чун гузорам, чун?

Бикаш ҷоми фано то аз ҳама фориф шавӣ, Фонӣ,
Вагарна ин ҳикоятҳо бувад афсонаву афсун.

Мавъиза дар шикояти аҳли замон

Аҳли замон, ки меҳру вафо нест хўяшон,
Чун хўяшон набошад, аз эшон маҷӯяшон.

Аз гуфтутгўяшон чу забон ҳаст талхком,
Беҳтар, ки нагзарад ба забон гуфтутгўяшон.

Аз бевафой аст чу берёии ҳама,
Аҳли вафо сазад, ки набинанд рўяшон.

Оби ҳаёт агар расад аз нутқашон ба чисм,
Эй дил, гузар зи умру макун майл сўяшон.

Чун орзуяшон ҳама зулму тааддӣ аст,
Зулму тааддӣ аст ба худ орзуяшон.

Не миннат аст як сари мӯ пешашон, на музд,
Гар ҷон куни нисор ба ҳар тори мўяшон.

Дар ҳалқ бўю ранги вафо нест, Фониё,
Чашму димоғ баста кун аз рангу бўяшон.

Мавъиза

Гадои майқадаи ишқ бошу шоҳӣ кун,
Маҳоҳ хостаи нафсу ҳарчи ҳоҳӣ, кун.

Ба зулму ҷавр зи ту лофи салтанат, ки хирад
Паноҳи ту ба ҷаҳон бас, ҷаҳонпаноҳӣ кун.

Ба шарҳи тавбаву тақво маҷӯ қабул зи дӯст,
Ба арзи ҷурми ҳуд исботи бегуноҳӣ кун.

Бимол рӯ ба раҳи соликони роҳнавард,
Ба ин тариқи ҳуд изҳори рӯ ба роҳӣ кун.

Давои шоми ғамам чун намекунӣ, эй маҳ,
Ҳазар зи новаки ин оҳи субҳгоҳӣ кун.

Зи дуди ҷурм сияҳрӯям, эй қалам, бар дӯст
Адои нома ба унвони русиёҳӣ кун.

Агар зи моҳи то моҳ боядат ҳашмат,
Ба ў гадоият аз моҳ то ба моҳӣ кун.

Ба ҳаққи орази гулранги хеш, эй соқӣ,
Ба як пиёла маям дафъи лавни коҳӣ кун.

Ба зӯҳд ғарра машав, Фониё, чу битвонӣ,
Ба қасби таври фано хешро мубоҳӣ кун.

Айзан

Остинафшон ба кўи муг раву доманкашон,
Беҳ бувад гар з-остину доманат набвад нишон,

Лек чун раҳ ёби андар базми қаллошони дайр,
Харчи дар дастат бувад, чун остин ҳам барфишон.

Чунки дасту доманат холи шуд аз нақди худи,
Он замон гарди зи дурди ҷоми қаллошон хушон.

Соқиё, з-он пеш к-афшони ба хокам ҷуръае,
Хокворам, ҷуръае аз нимхўрди худ ҷашон.

Бандаи пири ҳаробатам, ки гоҳи сархуши
Бошадаш Ҷамшеду Афридун зи ҳайли ҷовушон.

Зоҳидон, роҳи маломатро буридан мушкил аст,
Ин риёзатро қашидан н-ояд аз беварзишон.

Эй дил, аз Фони ба базми хоси шаҳ ёд овари,
Чун бубини сархушону боданӯшон маҳвашон.

Дар таври Махдум

Ман ҳалок аз ҳаҷру он маҳ дилситони дигарон,
Зинда будан кай бувад мумкин ба ҷони дигарон?

Ҳоли худро кай бувад худ арза дорам, з-он ки нест
Эътиимодам беш бар шарҳу баёни дигарон.

Бошадам сад гуна тӯҳмат, ваҳ, ки ранҷуранд ҳалқ
Аз забони хештан, ман аз забони дигарон.

Озмуни дигаронро теги бедодам занӣ,
Дигаре сӯзи зи баҳри имтиҳони дигарон.

Дигарон мақбулу ман мардуд, к-аз қисми азал
Меҳнат омад з-они ман, ишрат аз они дигарон.

Дигаронро васл, ман ҷӯёни қадду оразаш,
Ошиқи сарву гулам аз бӯстони дигарон.

Коми ҷон ёбанд зи васлат дигарон, Фонӣ, накӯст,
Гар бурун ои паи қатл аз миёни дигарон.

Мухтараъ

Ҳаст алиф гуфтем он, боло баред аз мо сухан,
Пеши он бадхўй натвон гуфт алифболо сухан.

Як сухан гўяд зи васлам бо ҳазорон интизор,
Гарчи н-ояд з-ў дар оини висол, илло сухан.

Мурда будам, як сухан гуфтию рўҳам тоза шуд,
Кай Масехо инчунин гуфтаст рўҳафзо сухан?

Гар лабат ҷон хост, ҷустам дар баҳо бўсе, маранҷ,
Ҷони ман, з-он рў ки гардад аз сухан пайдо сухан.

Хуш намеояд сухан аз кас ба гўшам дар хумор,
Соқиё, дигар магў дар гардиши саҳбо сухан.

Дар сухан маънию дар маъни сухан набвад, ҳамўш,
Пеши риндон то ба кай изҳори маъни бо сухан?

Фониё, танҳо ба хилват як сухан дорам ба ёр,
З-он ки чун хилват шавад, набвад маро танҳо сухан.

Татаббўи Шайх

Эй, сад чу мани зор туро даст ба домон,
Бас булачаб аст ин ки куни чилва хиромон.

Ман хоки раҳу гирди сарат гашта шабу рўз
Аз Арш малоик, на чу ман пастмақомон.

Ту хисрави хубонию шоҳон ҳама пешат,
Дар бандагӣ, инак, чу бари шоҳ гуломон.

Дар дўзахи ҳаҷрам ману шайху талаби хулд,
Аз кайфияти шўъла мапурсед зи хомон.

Шуд субҳи ман аз ҳаҷр сияҳ, шукр бигўед,
Аз шамъи руҳи дўст барафрӯҳта шомон.

Бурди дилам аз ҷою фиканди ба сад ошӯб,
Ин нақд агар нест писанди ту, ба ҷо мон!

Дар кисвати фақранд зи ҷонон ба шикоят,
Доман макаш, эй Фонӣ, аз ин хирқаҳаромон!

Татаббўи Хоча

Май боядат, ба дайри мугон ою нўш кун,
Имон фидои муббачаи майфурӯш кун.

Дорам сухан ба гўши ту пинҳон зи муддай,
Ҳон, эй ҷавон, насиҳати ин пир гўш кун.

Дар хилвати висол пуро-пур бинӯш май,
То кас ҳабар бурун набараф тарки ҳуш кун.

Дар гуфтугӯи ишқ забони дигар бувад,
Зоҳид, ту ин тарона надонӣ, ҳамӯш кун.

Чун қавли пири дайр ба айшат далолат аст,
Эй ҳоҷа, истимои ниҳоди сурӯш кун.

Акси ту, соқиё, ба рухат лоф зад зи ҳусн,
Мункир шавад, бигир маю рӯбарӯш кун.

Эн муббача, кушо руху Фонисифат ба дайр,
Урён зи сатри ҳуш дусад хирқапӯш кун.

Татаббӯи Махдум

Зи чашми равшанам н-ояд хаёли он санам берун,
Ки акс аз оина ҳаргиз наёрад зад қалам берун.

Зи зулфи пурхаму печат гар оҳе баркашам аз дил,
Равад монанди зулфат дуди дил пурпечу ҳам берун.

Дарун дарду ғаму берун саросар меҳнатам, яъне
Сипоҳи хайли ишқат ҳам дарун бигрифт, ҳам берун.

Танам шуд хушк он навъ аз ғами ишқат, ки аз ҳар сў
Тамошоро сар оварданд пайконҳои ғам берун.

Ба васлам муғбача бинвоҳт, берун кай равам аз дайр,
Ҳар он к-ў маҳрами дил гашт, н-ояд аз ҳарам берун,

Ниҳон дорам ғами ишқи туро андар дилу дида,
Агар надҳанд розам ашку оҳи дам ба дам берун.

Чу Фониро зи фикри он даҳан пурсанд, гўй, эй дил,
Ки аз мулки бақо шуд ҷониби дашти адам берун.

Мухтараъ

Ту гашти кацкулоҳи ҷумла шоҳон,
Фалат гуфтам, ки шоҳи кацкулоҳон.

Чи ҳусн аст ин, ки ҳуни ҳар ки резӣ,
Ниҳад сар пеши рӯят узроҳон.

Чу ишқат даъвии ҳунам намуда,
Ду ҷашми ҳунфишонам шуд гувоҳон.

Занаҳдонат чу ёбам, барканам дил,
Зи себи равза не, себи Сипоҳон.

Зи ҳаҷрат ҳун равад аз мардуми ҷашм,
Ба ишқам сурхрӯ з-ин рӯсиёҳон.

Зи маҳрумӣ гуноҳи худ надонам
Чу резӣ ҳуни ҳайли бегуноҳон.

Ба Фонӣ бин, ки андозанд гоҳе
Назар сӯи гадоён подшоҳон.

Татаббӯъи Махдум

Ринде, ки по бурун ниҳад аз дайри сарх(в)ашон,
Ҳаст аз улуввашон ба раҳаш фарқи саркашон.

Маҷнунвашону васл құчо, з-он ки по ниҳанд
Бо сад ҳаросу бим ба кўи паривашон.

Хуш он ки шуд зи дунию уқбо ба майкада,
Доманкашон аз ину аз он остиинфишон.

Чун даркашид як-ду қадаҳ в-он гаҳаш намонд,
Не аз маю на майкада, не аз худаш нишон.

Махфист сирри кор, аз он шуд далели чаҳл,
Бар аҳли баҳсу мадраса даъвии илмашон.

Рӯхуллаҳаш зи торами меҳр аст ҷуръаҳоҳ,
Бар боми дайри пири муғон бин қадаҳкашон.

Фони, ба роҳи факру фано хок агар шавӣ,
Болои ҷарҳ ҷой кунӣ аз улуввашон.

Татаббўъи Хоҷа Исмат

Чу хоки роҳи туем, эй ту шоҳи ҷуръакашон,
Зи нимхўрди маят ҷуръае ба хок фишон.

Ҳазор шарм зи динам, ки ҳар шаб аз мастиӣ,
Муғон бурун фиканандам зи хоки дайр кашон.

Саҳар зи ранҷи ҳуморем ноҳуш, эй соқӣ,
Бисозамон ба ду ҷоми май сабӯҳ ҳушон.

Зи ҷоми васли ту сероб соғнӯшонанд,
Чи шуд, ба дурдкашон низ қатрае бичашон?

Ғуломи пири муғонам, ки хоки дайрашро
Ба боли хеш бирӯбад малак зи рифъати шон.

Чи ҳадди номи ту бурдан, ки ман ба ишқи туам,
Ғуломи моҳвашон, эй ту шоҳи моҳвашон?

Маҷӯ нишонаи Фонӣ, ки то бишуд ошиқ,
Аз ў ба дашти фано кас наёфт ному нишон.

Татаббўи Хоҳа

Субҳ аст, файз агар талаби, тарки хоб кун,
То чанд масти хоб, қадаҳ пуршароб кун!?

Моро ба шиша май фикану аз итобу лутф
Не санги хора афкану не лаъли ноб кун.

Мурдам дар интизори ту, эй умри нозанин,
Як дам ба омадан, на ба рафтан шитоб кун.

Рӯзи муқаддар аст, нагардад зиёду кам,
Гар ту виқор варзию гар изтироб кун.

Эй маҳ, туро ҳамерасад аз мастию ғурур
Хоҳи ба чарх нозу ба анҷум итоб кун.

Назди вучуди ишқ бақои сипеҳро,
Бар рӯи оби баҳр қиёси ҳубоб кун.

Фони, шаби висол май беҳисоб дор,
В-онро ба мо ба умри мухаллад ҳисоб кун.

Татаббўъи Хоча

Фами субҳат зи маю чом чи ҳоҳад будан,
Чун на пайдост, ки то шом чи ҳоҳад будан?

Гӯ: бидонанд ҳама кас, қадаҳ оғоз кунем,
Кас надонист, ки анҷом чи ҳоҳад будан?

Андарин дайри қуҳан тозадилороме ҷӯй,
Нест маълум, ки айём чи ҳоҳад будан?

Чанд пурсӣ, чи бувад коми ту аз гулшани даҳр,
Чуз маю ёри гуландом чи ҳоҳад будан?

Зоти Ҳақ боқию қавнайн ба ҷуз нақшу хаёл
Андар оинаи авҳом чи ҳоҳад будан?

Некномони риёпешаи ҳосидро кор
Чуз ҷафои мани бадном чи ҳоҳад будан?

Аз лабат н-омада ҳаргиз чу маро ҷуз дашном,
Бӯсае низ ба дашном чи ҳоҳад будан?

Фониё, ҷуз ба фано васл, ки ҳоҳӣ, аз дӯст
Чуз ҳаёлу тамаъи хом чи ҳоҳад будан?

Мұхтараъ

Күұна сафоли дайр бин, к-оинаи сафост ин,
Пурмаи соғ агар шавад, Җоми Җақоннамост ин.

Җоми Җамат агар бувад в-оинаи Сикандарй,
Ин чу ба қои ҳарду шуд, бин ба шараф күчост ин.

Ман ба фироқ өн дихам, ў ба висол өни халқ,
Дар раҳи ишқ инчунин зулм күчо равост ин?

Васл надошт мұғтанам, дил ба фироқ асир шуд,
Ҳар ки нагуфт шукри он, оқибаташ сазост ин.

Ман ба балои меҳри ў хок, валек ҳар дам ў
Гашта балои дигаре, ваҳ, чи ақаб балост ин!

Өн ба баҳои бўсае бурд, чу хостам, бигуфт:
Рўзе адo бихоҳамаш кард, ақаб адост ин.

Фони, агар қадам занад шайх, марав ба бори уҷб,
Савмааи риё мадон, бодияи фаност ин.

Айзан

Чи ҳол аст ин, ки соқиро чу давр афтаң ба сүи ман,
Диҳад соғар зи паҳлӯ нонишаста рӯ ба рӯи ман.

Аз он сон майкашам ҳар дам гулӯ дар хидмати соқӣ,
Ки ҳар к-ӯ бингарад, донаад, ки меҳорад гулӯи ман.

Шикебам нест аз як тори мӯяш, з-он ки дар ёри
Ба ў вобастагиҳо ҳаст аз ҳар тори мӯи ман.

Туро чи ҳусну ман чи орзумандам, ки дар ёри
Чу ҳуснат лаҳза-лаҳза беш гардад орзуи ман.

Ману дилро аҷаб хӯест, к-он дар ишқу расвой
Ба хӯи ў ману ў барнамеояд ба хӯи ман.

Дар ин дайри қуҷан ҳар сӯ сабӯкаш беҳаданд, аммо
Расид андар миён сангি балият бар сабӯи ман.

Наёсоям даме бечустуҷӯяш, Фониҷ, гарчи
Надорад фоида бе ҳоҳиши ў ҷустуҷӯи ман.

Татаббӯи Xоча

Он гул, ки нӯшад май бо рақибон,
Бинанду миранд мискин фарибон.

Эй гул, ба гулшан чун чилва сози,
Афғон макун айб аз андалебон.

Чун булбулу гул бе ҳам мабодо
Ишқи муҳиббон, ҳусни ҳабибон.

Бе ёр аз мо тоқат маҷӯед,
З-он рӯ, ки ҳастем аз ношикеbon.

Чун захми сина пӯшида дорем?
Созад чу зоҳир чоки гиребон.

Маст ар фикандам сар зери поящ,
Эй дил, Худоро, қ-аз ҷо макебон.

Фони, насибе з-он маҳвашат нест,
Хуш бо насиби аз бенасибон.

Мухтаръ

Чу мили қабрам ороял ба гулҳо гулъузори ман,
Шавад гулдастай мулки фано мили мазори ман.

Сиёҳ аз дуди оҳу қатраҳои хун ба ҳар захмаш,
Чу шохи аргувони дарду ғам шуд ҷисми зори ман.

Маро аз бодаи лаъли лаби соқист маҳмурӣ,
Чи мумкин аз шароби майкада дафъи ҳумори ман?!

Ба рӯзи рӯзгорам зулфу ҳаҷри ёр шуд боис,
Ки рӯзам тира гашту тиратар з-он рӯзгори ман.

Тани ҳоки зи наълу доф пур шуд, гӯиё, эй дил,
Ки раҳш он ҷо ба ҳар сӯ дод ҷавлон шаҳсувори ман.

Фалакро ихтиёре нест дар борону барқу раъд,
Куҷо дар ашку оҳу нола бошад ихтиёри ман?

Зи ҷашми ашкборам дар канор омад дури мақсад,
Ҳамоно шуд миёни баҳр, эй Фонӣ, канори ман.

Мухтаръ

Зи таърихи Чаму Искандар омад тираги бар ман,
Магар чоми чаҳонбин созадам оинаро равшан.

Маро аз оташи Намруду гулзори Ирам кам гӯ,
Бидеҳ он чоми оташгун, ки олам гардадам гулшан.

Фалак ҳар рӯз мардони чаҳонро афканад бар хок,
Зи чоми марг то кай боре аз як чоми мардафкан?

Чу бар умр эътимоде нею давронро бақое нест,
Хуш он, к-ӯ сохт дар умри гироми даври согар фан.

Зи абнои замон онро, ки гӯй дўсти чони,
Яқин медон ба чони хеш пайдо сохти душман.

Паи дунёи дун то чанд ласту по занӣ як раҳ,
Фурӯ каш даст андар остину пой дар доман.

Зи майхона шигофе гар бувад дар хилватат, эй шайх,
Аз он беҳтар басе, к-аз равза дар гӯрат бувад равзан.

Ҷавонони чаманро аз баҳори умр чун бар нест,
Ба ашку нола гӯё абр аз ин маъни кунад шеван.

Агар Фони дар ин дайр-ул-ҷаводис чанд рӯзе ҳаст,
Бувад беҳтар, к-аз оғатҳо кунад майхонаро маскан.

Татаббўъи Ҳоҷа

Эй пургулу шукуфа зи рўят баҳори ҳусн,
Равшан зи офтоби рухат рўзгори ҳусн.

Дар лаълат оби зиндагӣ, аммо чу Зиндарӯд,
Шодоб аз ҷамоли ту шуд ҷӯйбори ҳусн.

Хуршеду зар фишондани ҳаррӯзааш ба даҳр,
Бар пои ту зи ҷарх фишонад нисори ҳусн.

Дар осмон маҳе буду дар бўстон гуле,
Пайдо ба даври рўи ту шуд эътибори ҳусн.

Наҳли қади ту сарви сарафрози ҳусн шуд,
Боло гирифт, эй гули нав, аз ту кори ҳусн.

Маҷнун, ки буд ошиқи Лайлию ҳусни ў
Ҳаргиз набуд чун мани девона зори ҳусн.

Акнун, ки масти ҳусни, дарёб хотирам,
Зон пештар ки дар сарат афтад хумори ҳусн.

Султони ҳусн рўи туву ҳочиб абрўят,
Чаллоди ҷашму зулғ шуда пардадори ҳусн.

Бо ҳусни бениҳояти ў шукр, Фониё,
Каз рўи ошиқи нашудӣ шармсори ҳусн.

Айзан

Манам, ки шўҳраи дайрам ба дурд нўшидан,
Ба бода хирқа гарав карда, айб пўшидан.

Ба ғайри рўйи накӯ карданам назар хуш нест
Бираў рақиб, ки хуш нестам бар бадон дидан.

Басо, ки ранҷ кашад аз ҷафои аҳли замон,
Касе, ки дарнанавардад бисоти ранцидан.

Ки дид гуфту шуниде чунин, ки доим ҳаст
Зи мо фасонаи дил гуфтган, аз ту нашнидан.

Чу кард қисми ту қассоми ризқ бе каму беш,
Чи фуссаҳо, ки хўрий аз зиёда кўшидан.

Ҳама зи варзиши ишқам камол шуд дар ишқ,
Бувад ба кор маҳорат зи беш варзидан.

Ба ҳачри тира маро ҳаст бештар зори,
Ки шаб зиёда бувад з-аҳли дард нолидан.

Ба сарви нози ту дар бояи ҳусн ҷилваи ноз,
Маро назар ба хиромаш фиканда нозидан.

Чу хокбўсии дайри фано ба Фонӣ бас,
Лаби пиёлаву соқи чи ҳадди бўсидан?!

Айзан

Эй моҳ, майли соғари чун офтоб кун,
Бар офтоб таънаву бар маҳ итоб кун.

Ҳар дам зи мастият ба фитодан шудаст майл,
Сар неҳ ба зонуи ману як лаҳза хоб кун.

Обод кун ба ҷоми ниҳон олами дилам,
Ё фош ҷоми май ҳӯру олам ҳароб кун.

Онро, ки аҳли дард наёби ба кӯи ишқ,
Зинҳор, к-аз мусоҳибаташ иҷтиюб кун.

Ёрам парию ман шуда Мачнунаш, эй рафиқ,
Моро дигар ба Лайлию Мачнун хитоб кун.

Оби даҳони дўст, ки данданаш андар ўст,
Дандон магӯву тасмия дурри хушоб кун.

Онро, ки сар ба саҷдаи он бут қашад, бад-ин
Бо кофирӣ ба фатвии ман эҳтисоб кун.

Дар дил ҳаданги ишқи вай, эй ҷон, ҳалидааст,
З-он сиҳу оташаш ба саги ў кабоб кун.

Фонӣ, ҳичоб шуд чу миёни ману ҳабиб,
Эй ишқ, парда афкану рафъи ҳичоб кун.

Мухтараъ

Эй ринди дурдошом, чуз дайри муғон маъво макун,
Дилро ба гайр аз муғбача ҷои дигар шайдо макун.

Соқи ба сад фархундаги чун боядат пояндаги,
Гар ёби оби зиндаги дар ҷом ҷуз саҳбо макун.

Дар тарфи боғ, эй симбар, гулранг май дар ҷоми зар,
Афканда дар вай кун назар, майли гули раъно макун!

Дар дину дил оташ зада, карди чу азми майкада,
Ҳар лаҳза азми арбада бар зумраи тақво макун.

Чун мулки дил яғмо куни, ҷавру ситам бо мо куни,
Сад нозу истиғно куни, дар ноз истиғно макун.

Дилро чу бини сӯи худ маҷнуну зор аз рӯи худ,
Ҳар дам марон аз кӯи худ, девонаро бечо макун.

Аз ишқ, Фони, дам мазан, гулбонг дар олам мазан.
Ҳоли маро барҳам мазан, бешам аз ин расво макун!

Ихтироъ

Нест дар дайри мугон бадмасти бебоке чу ман,
Аз гиребон то ба домон пираҳанчоке чу ман.

Он чунон, к-андар камоли ҳусн поке чун ту нест,
Ёфт набвад дар камоли ишқ ҳам поке чу ман.

ўам чу набвад аз ғами ишқат ба олам саъттар,
Шуд яқин ин ҳам, ки набвад низ ғамноке чу ман.

Дархури идроки ҳуснат ҳар касеро ошиқист,
Нест дар ушшоқи зорат аҳли идроке чу ман.

Гар рабояд сарсари ишқат чу хас ушшоқро,
Нест дар дашти ғаму андӯҳ хошoke чу ман.

Қатъи дашти факр агар дар шеваи чолокӣ аст,
Фониё, дар қатъи ин раҳ нест чолоke чу ман.

Татаббӯи Xоча

Зи бас масти даридан чома бар тан,
Гиребонро намедонам зи доман.

Фалак ҳар гаҳ ки вақтам тира дорад,
Надонам чорааш ҷуз ҷоми равшан.

Ба рағми ҷарҳ ҷоми ҷархкирдор,
Лаболаб дар қашидан кардаам фан.

Маро ҳар к-ӯ қадаҳ дорад бувад дӯст,
Чу резад мӯҳтасиб, з-онаст душман.

Чи хуш бошад баҳорон ҷоми гулранг,
Зи дасти гулруҳон бар тарфи гулшан!

Зи ҷарҳам ҳонаи дил ҳаст торик,
Зи тираш гарчи сад беш аст равзан.

Зи дасти муғбача ҷоми муғона
Ба ман дайри муғонро соҳт маскан.

Ба боғи даҳр шуд озод номаш,
Чу шуд бо даҳ забон, ҳомӯш савсан.

Ману дайри фано, зуҳҳоду масцид,
Май, эй Фонӣ, кучо зӯҳду кучо ман?

Татаббӯи Мир

Зи сўзи шўълаи ҳаҷри ту мурдам, тарки ҳичрон кун,
Ҳалилосо даро в-ин оташам яксар гулистон кун.

Ба тегам фарқи хун карди ба саҳрои чунун оё,
Ки фармудат, ки ин хун кисвати маҷнуни урён кун?

Парад мурғи дилам дар шоми ғам ҳар сў ба лутф, эй шамъ,
Бигир он мурғро парвонаи худ дар шабистон кун.

Зи тегат чоки дилро дўхт натвонам мани маҷнун,
Бад-ин дўзандагӣ, ҷоно, илоҷ аз тири мижгон кун.

Намегӯям, ки бо ман лутф кун, ё ҷавр кун, ё ноз,
Ҳар он чи хотири нозук, бад-он мойил бувад, он кун.

Дили садпораро чун ҷамъ кардам, гар ту напсандӣ,
Насиме бар вай аз зулфат расон, бозаш парешон кун.

Аҷалро ор, ё раҳм омад аз ҳаҷри ту бар ҳолам,
Ту, эй қотил, чу напсандӣ, ба як таънаш пушаймон кун.

Зи даврони сабукрав дар дил аст ошӯбам, эй соқӣ,
Ба як ратли гаронам фориф аз ошӯби даврон кун.

Малул аз ҳушам, эй соқӣ, қадаҳ дардеҳ ба майхона,
Бинои тавбаву зӯҳдам ба сели бода вайрон кун.

Агарчи васл бетавфиқ мумкин набвад, эй Фонӣ,
Машав навмеду дар роҳи талаб саъӣ он чи битвон, кун.

Дар таври Хоча

Шаб чу шикаст тавбаам шўхи шаробхори ман,
Субҳ дуост кори ман, то шиканад хумори ман.

Ҳаст далел ин ки он маст шабам навохтаст,
Чашму рухи кабуди ман, рўю сари фигори ман.

Бод чарост ҷонғизо, гард зи чист сурмагун,
Гарна ба тавфи дашт шуд ҷилваи шаҳсувори ман!

Теги ҷафои қотилам чанд фитад ба хоку хун,
Аз дили заҳмноки ман в-аз тани хоксори ман?

Бурдани бори дардро ҷониби кишвари вафо,
Боркаше набурдааст аз дили бурдбори ман.

Куштаи он қаду рухам ҳаст муносиб, эй фалак,
Ин ки зи сарву гул кунӣ шамъи сари мазори ман.

Захми дилам зи марҳами сабр кучо шавад нақӯ,
Ҳар нафас, он чу мефитад, аз дили беқарори ман.

Ман кию дар канорам он тифл нишастан орзу,
Манзили тифли ашк шуд чун ҳама гаҳ канори ман.

Муғбачагони маст дар дайр ҳамекунанд ҳазл,
Аз пай илму дин нигар Фонии хастакори ман.

Айзан

Нест чун кори замонро эътимоде як замон,
Софари майро ту ҳам бас як замон аз даст намон.

Мурғро дар шаб рамидан нест з-оташ, лек ҳаст
Тоири сабру сукун дар ҳаҷр з-оҳи ман рамон.

Лаҳза-лаҳза оташи оҳам қашад сар бар сипеҳр,
Ал-амон аз шӯълаи шавқу муҳаббат, ал-амон!

Ҳар ки дар саҳро маро бинад, кунад Маҷнун хаёл,
Модари гети ҳамоно зода моро тавъамон.

Мугтанам дон ҳар дам аз умрат, ки як дамро аз ў,
Нест мумкин не Масеҳо, не Хизр гаштан зимон.

Хоҳам аз хайли малак пинҳон ҷамоли он пари,
Аз ҳарими васл чун маҳрум беҳ номаҳрамон.

Фонӣ, аз бори худӣ чун вораҳӣ, сӯи ҳабиб,
Умрҳо рафтан ҳамону як қадам мондан ҳамон.

Мухтараъ

Оядам баҳри заминбўси сагонат сар фурӯ,
Лек он сар ҳаргизам н-ояд ба точи зар фурӯ.

Сарв бо қадди ту лофи сарбаландӣ мезанад,
Як назар, эй шўхи саркаш, дар замин бингар фурӯ.

Буда андар сафҳаи гул шарҳи ҳоли андалеб,
Ашки борони баҳори шуста он дафтар фурӯ.

Дар сару рӯям зи дуди оҳ набвад тирагӣ,
Бурдаам ҳамчун самандар сар ба хокистар фурӯ.

Охирӣ базм аст соқӣ, бода камтар деҳ, мабод,
К-офтоби ман равад аз нашъаи соғар фурӯ.

Равшани н-афтода дар қасрат зи равзан, балки меҳр
Омада баҳри тамошоят зи бому дар фурӯ.

Ҳоли Фонӣ гарчи бошад кас мабинад, ар ҷунун,
Як назар ҳам бин ба ҳолаш, эй парипайкар, фурӯ!

Татаббўи Ҳоча

Муждаи васл мерасад, дар дили ман қарор ку?
Ҳар нафасам ба нолай бехудӣ, ихтиёр ку?

Дафъи чунуни ишқро ҳоҳиям, эй ҳакими ақл,
То бикаши ба силсила, ҳалқаи зулфи ёр ку?

Гуфтаме ар ғаме расад, даст бигирадам хирад,
Ишқ расиду ақлро пеши вай эътибор ку?

Чун гули хушнасими ман базми маро чу равза кард,
Мутриби хушнаво кучо, бодаи хушгувор ку?

Пири муғон ба хок агар ҷуръа чаконад аз қадаҳ,
Ташналабе ба майкада чун мани хоксор ку?

Хонаи тираи дилам пурхасу хори ҳаҷр шуд,
Шӯълаи шамъи васлро оташи он узор ку?

Соли дигар, ки оғаҳ аз ҳастии мо, биёр май,
Гӯй, ҳарифи майкада, ҷуръакашони пор ку?

Шарҳи фироқро магӯ, к-аз чи рақам намекуни?
Табъи сухантиrozам аз меҳнати рӯзгор ку?

Лофи фано ҳамезанад Фонӣ вагарна ин хатост,
Синаи оташин кучо, дидай ашкбор ку?

Айзан

Эй дил, фарози дайр чу бахти сиёхи ту,
Дудест гүиё ба фалак рафта оҳи ту.

Ҳоҷат кучо бувад ба шабистони мо ҷароғ?
Қ-он ҷо бас аст партави рӯи чу моҳи ту.

Эй нури ҷашм, сурмаи айн-ул-яқини мост,
Орад сабо чу тӯҳфае аз ҳоки роҳи ту.

Мебош дар паноҳи Ҳақ, эй пири майкада,
Қ-осудаанд дурдкашон дар паноҳи ту.

Узри ҳумори мо ба ду паймона хости,
Бодо Ҳудой дар ду ҷаҳон узроҳи ту.

Эй сарви ноз, ҳуш ба ҳиром омадӣ, мабод
Ҷуз дар риёзи ҷашму дилам ҷилвагоҳи ту.

Гардал ҳилол бар сари абрӯ-т аз шикаст
В-ин шуд аён зи ҳатти шикасти қулоҳи ту.

Эй, қ-аз ҳавои муғбачагон муҷримӣ, матарс,
Қ-аз лутф пири дайр бибаҳшад гуноҳи ту.

Фонӣ, агар зи сӯзи дарун лоф мезани,
Ку оташи дили туву ку дуди оҳи ту?

Татаббӯъи Ҳоча

Эй, зеби офтоби чамоли ту, холи ту,
Не-не, ки хол нуқтаи ҷими чамоли ту.

Дар хонаи дилам қадаме неҳ, ки гаштааст
Ҳамчун нигорхонаи Чин аз хаёли ту.

Бемислият чунон аст, ки даъво тавон намуд,
К-ат акс ҳам дар оина набвад мисоли ту.

Аз иштиёқи дўст дилам ончунон пур аст,
Эй сабри ҳарзагард, ки набвад маҷоли ту.

Аз бодаи ақиқвашу ним даври ҷом
Ояд ба хотирам лаби лаълу ҳилоли ту.

Эй пири дайр, маст ба зонуи муғбача-ст
Он сар, ки шуд ба роҳи вафо поймоли ту.

Бадҳолии маро зи хумори май лабат
Диди, мапурс боз, ки чун аст ҳоли ту?

З-афғону нола ҳалқи ҷаҳонро кунам малул,
Гар бим дар дилам набувад аз малоли ту.

Фонӣ, агар на бори худӣ афканӣ зи худ,
Худ кай ба кӯи васл бувад эҳтимоли ту?

Айзан

Тира шудаст чашмам аз фурқати ғамғизои ту,
Ваҳ, ки ҳароб дорадам шавқ ба хоки пои ту.

Рехта мушки судаву зулфи бунафша тофта,
«Тоби бунафша медиҳал турраи мушксои ту».

Ханда задиву ғунчаро лаб бикушодӣ аз нашот,
«Пардаи ғунча медарад хандай дилкушои ту».

Ҳаст чунон, ки дар бадан марг бувад ба ҷои ҷон,
Эй ту ҳаёти ҷон, агар ҷон бувадам ба ҷои ту.

Не ба қас, ар ба ман расад, аз дилу ҷон ҳуши қунам,
Хоҳ ба ҷон вафои ту, хоҳ ба дил ҷафои ту.

Захми дилам, ки ёфти аз нафаси Масеҳ ранҷ,
Ёфт шифо зи сарсаре, қомада дар ҳавои ту.

Кӯҳнасафолу дурди май, қаз ту расид, соқиё,
Дод зи даҳрам оғаҳӣ ҷоми ҷаҳоннамои ту.

Ман, ки шаҳони мулкро сар наниҳам зи саркаши,
Бин, ба раҳат фиканда сар, чун шудаам гадои ту.

Фонӣ, агар май муғон ҳаст насибат аз азал,
Хизру Масеҳро бувад умри абад салои ту.

Татаббӯи Хоча

Субҳ дар майкадаам хирқа ба май гашт гарав,
Рафт чилсола вараъ, рўзи науву рўзии нав.

Он ки дар хилватам орому сукун буд, намонд
Ману ин лаҳза пай мутрибу бода таку дав.

РостИ гар натавон ёфт, ачаб нест, ки ҳаст
Парвариш аҳли замонро зи сипеҳри каҷрав.

Чарх чун меҳр зи авҷат занад охир бар хок,
Бас ба таҳти фалаку соғари зар фарра машав.

Ҳоҷати равшаний шамъ мадон, чун ёбад
Хилвати тираат аз нури ибодат партав.

Лавҳи дилро зи ибодат чу расонИ ба ҷило,
Набувад ҳоҷатат он гоҳ ба мисбоҳу ба зав.

Соқиё, бода деху узр магӯ, к-он дар ишқ,
Дарки файзам чу диҳад, рӯ набувад гуфту шунав.

То ки бастам камари бандагии пири муғон,
Бо ҳама муғбача баҳшам камари Кайхисрав.

ФонИ, он тухм, ки дар мазраи ҷон афшонИ,
Неку бад нест ҷуз ин фоидат гоҳи дарав.

Татаббўи Хоча Ҳасан

Чун шуда шарманда рўи офтоб аз рўи ту,
Бошад он пўшиданаш рў дар саҳоб аз рўи ту.

Гул агар набвад рухат, пас вақти таъчили хиром,
Аз арақ баҳри чи резон шуд гулоб аз рўи ту?

Лаълу рўятро чу дидам, гаштаам маству ҳароб,
Маст аз лаълат шудам, лекин ҳароб аз рўи ту.

Шамъи рўят дар шабистон дид чун мурғи дилам,
Сўхт чун парвона бо сад изтироб аз рўи ту.

Рў намуда анҷуми гардун, чу афкандӣ ниқоб,
Кай намояд он замон, к-афтад ниқоб аз рўи ту?

Май ба рўят нўшам, эй соқӣ, ки ҳаргиз набвадам
Завқи май аксар наяфтад дар шароб аз рўи ту.

Фонӣ аз чон шуд Ҳасанро банда, эй маҳ, з-он ки гуфт:
«Эй мунаvvар гашта рўи офтоб аз рўи ту!»

Татаббўи Амир Вафой

Ҳаст рўи чун гулу холи лабат болои ў,
Чун ҳарири ол, к-аз анбар бувад тамғои ў.

Мурғи дилро з-он ба сўи гулшани васлат ҳавост,
То нагардад ранча хоки он чаман аз пои ў.

Бо қабои лолагун дар ҷилва шуд, гёё ки об
Хўрда аз хуни ҷигар нахли қади раънои ў.

Аз хаёлаш дидаву дилро бувад нуру сурур,
З-он ки гоҳе дидаву гоҳе дил омад ҷои ў.

Боиси қайди ҷунун омад туро занчири зулф,
З-он ки орад ҳар шабам ошуфтаги савдои ў.

Пири дайрам з-он ба май дилро зи ғамҳо қард пок,
К-аз ридои зўҳди покон шуд қадаҳполои ў.

Дин фидо кардам ба ишва, муғбача сўям надид,
К-аш ҳазорон дин фидои нозу истиғнои ў.

Дил зи раъноёни боғи даҳр баркандам, ки нест,
Чуз дурангию дурӯй дар гули раънои ў.

Ҳамчу Фони бандай шоҳам, к-аз ороиш ҷаҳон
Чун намудорест аз боғи ҷаҳонорои ў!

Мухтараъ

Чу оташест лаби лаъли пурфасонаи ў,
Забон ба ишва бароварданаш забонаи ў.

Баҳона дар дами қатлам агар кунад, чи зиён
Ба нақд мекунадам қатл чун баҳонаи ў?

Шаҳест бодафурӯшу ҳароба – майхона,
Зи лаъл пур хуми бисёр дар хизонаи ў,

Хуш аст баҳри май он сон, ки ақл н-орад шуд
Аз ин каронаи ў то бад-он каронаи ў.

Мутеи пири муғон кард, бас магӯ, ки чи кард,
Ҳавои муғбачаву бодай муғонаи ў.

Машав фирефтаи зулфу холи шоҳиди даҳр,
Ки част тоири зирак зи дому донаи ў.

Чу Фони он ки нишоне ба дўст бурд, эй дил,
Дар ин чаҳон натавон ёфтани нишонаи ў.

Татаббўни Ҳоча

Дар кўчаи мугон, ки бурун шуд маҳоҳ аз ў,
Мезан қадам, ки то ба Ҳарам ҳаст роҳ аз ў.

Даъвои нақди дин чу кунад чашми кофират,
Чуз айни эътироф, ки чўяд гувоҳ аз ў.

Бо афву бахшишат бувад он кас гуноҳкор,
К-андар тариқи фақр наёяд гуноҳ аз ў.

Соқӣ, биёр ҷоми ҳилолӣ пур аз шароб,
К-уфтад ба шарм меҳри фалак з-ину моҳ аз ў.

То даркашида аз сипаҳи ғам шавам ҳалос,
Дар ғам дилам чу ёфта доим паноҳ аз ў.

Аз тундбоди ҳаҷр қашам парда аз рухат,
Яъне ниқобро бираобоям ба оҳ аз ў.

Фонӣ гадои пири мугон гашту шоҳ шуд,
Доим кунад гадоии ҳиммат чу шоҳ аз ў.

Мухтараъ

Зи нола ҳоли дили зори нотавон бишнав,
Сухан агар нашавад зоҳират, фифон бишнав!

Ба ҷуз фасонаи ман гуфтутгӯ ба қўят нест,
Фиканда гўш ҳикоят аз ину он бишнав!

Ба дил ҳикояти ишқат кунам ниҳон аз ҳалқ,
Чу дар даруни диле пасту ҳам ниҳон бишнав!

Биёр шишаи май, пас зи нуктаи тавҳид
Ба ҳар пиёла зи ман турфа достон бишнав!

Фасонаи гули садбаргу шарҳи хори ғамаш,
Зи булбули саҳар, эй дил, ба сад забон бишнав!

Ба роҳи Каъба маҷӯ сирри ишқ, гар хоҳӣ,
Чунин тарона рав аз қўчаи муғон бишнав!

Ба шарҳи меҳнати ишқат бичӯй Фониро,
Замон-замон-ш бигӯю ягон-ягон бишнав!

Айзан

Май гарчи бошадам зи фами дил фароғ аз ў,
Дар сина сўз дораму бар хирқа доғ аз ў.

Шуд дар хазон ба гашти чаман он баҳори ҳусн,
Дар зеб гашт пур зи гулу лола боғ аз ў.

Оҳам, ки дил фурӯзад, аз ў ваҳм кун, ки бод
Оташ фурӯзаду нафурӯзад чароғ аз ў.

Овора шуд ба дашти ҷунунам дил, эй рафиқ,
Маҷнун агар бубинӣ, бипурсӣ суроғ аз ў.

Бемори ҳаҷр шуд тан, аз он кӯ бурун кашанд,
Не саг аз ў ғизо қунад, эй дил, на зоғ аз ў.

Савдоиям, зи ҳаҷр равам пеши майфурӯш,
Ҷӯям ба як пиёла илочи димоғ аз ў.

Фонӣ, ҳудӣ бияфкану по неҳ ба кӯи ишқ,
Фориғ шавӣ зи ҳавф, чу ёби фароғ аз ў.

Мухтараъ

Зи нафси тира, илоҳи, чу нест роҳ ба ту,
Чуз ин чи чора, ки орам аз ўпаноҳ ба ту?

Чиҳо зи чашму дил омад ба ман, кунун ҳастанд
Ба ашку оҳ зи ман ҳар ду узроҳ ба ту.

Чи сон шикаст наяфтад ба сўи ман, чу бувал
Сипоҳиям ҳам аз лашкари гуноҳ ба ту.

Ба рёйи субҳи мунавар кашам дигар шаби тор,
Саҳар чу нола фиристам зи хайли оҳ ба ту.

Шабеҳи ман ба гунаҳ гарчи нест, нанмудам
Зи кибру хирасари шакку иштибоҳ ба ту.

Чу ҳаст пеши ту «мо физ-замир»-и ман равшан,
Ба ин сухан гузаронам туро гувоҳ ба ту.

Ба ишқи ўгузар аз шоҳу аз гадо Фони,
Ки рёйи бандаги орад гадову шоҳ ба ту.

Мухтараъ

Оламе хоҳам, ки набвад мардуми олам дар ў,
К-аз ҷафои мардуми олам набошад ғам дар ў,

Не ба рӯз ашкӣ асиронаш намояд сели қатл,
Не ба шаб з-оҳи ғарифон кисвати мотам дар ў.

Не зи бедоди фалак дар вай диле бо сад алам,
Не зи шамшери ситам сад заҳми бемарҳам дар ў.

Н-аз паририӯён дар ў ҳайли ҳама ноодами,
Не ҳазорон дев аз ҷинси бани Одам дар ў.

Чун маҳал аст ин ҳавас, эй дил, сӯи майхона рав.
З-он ки бошад ҳар сафоли кӯҳна Ҷоми Ҷам дар ў.

Лаългун май рез дар вай, к-аз сафову мартаба
Сарнагун бинмояд ин фирӯзагун торам дар ў.

Ончунон даркаш, ки гарчи бошад он ҷоми сипехр,
Ёфт натвон чун таҳи дӯзах асар аз нам дар ў.

То чунон фориг шавад хотир зи хубу зишти даҳр,
К-аз таҳайюл боз натвон ёфт бешу кам дар ў.

Фониё, дар вазъи гардун пур макун андеша, з-он-к,
Нуктае набвад, ки набвад бар хирад мубҳам дар ў.

Татаббўъи Хоча

Зоҳидо, дасттиҳӣ ҷониби майхона марав,
Варна чун мо шавадат хирқаву саҷҷода гарав.

Ба май кӯҳна деху соқии нав, соз фидо
Зару сим, он чи ба дастат фитад аз кӯҳнаву нав.

Рўяш аз бода барафрўҳт, дилам низ, оре
Равшану тира зи хуршед пазиранд партав.

Бари неки талаби тухми бади афшонда,
Ҳосили кишти ту маълум шавад вақти дарав.

Эй дил, аз ахтари толеъ маталаб рўзи хуши,
Ки надонист ба ҷуз кисабурӣ ин шабрав.

Дорам эй шӯҳ, ба гўшат сухани пинҳонӣ,
Ки ба ҷуз вайдаи васли ту бигўям, машунав.

Ҳаст чун ҷуръакаши Ҷомӣ, аз он Фониро
Мадад аз маънии Ҳофиз шуду рӯҳи Ҳусрав.

Татаббўъи Маждум

Чашму дил аст ҷои ту, ҷои дигар марав,
Берун маё зи дидаву аз дил бадар марав.

Чун мерави ба кўи вай, эй дил, бубин маро
Он ҷо, ки қатл карда, аз он пештар марав.

Гуфти, равам ба дайру зи худ бехабар шавам,
Он сўй, то ки бошадат аз худ хабар, марав.

Як субҳ бо худ ою шунав нолаи маро,
Аз худ ҳама ба нағмаи мурғи саҳар марав.

Нозуқдило, агар раҳи ишқат ҳавас шудаст
Бишнав сухан чу булҳавасон, ин сафар марав.

Эй шайх, пур магӯ, ки равам сўи майкада,
Яксон бувад агар бирав он ҷо, агар марав.

Фони, ба дил зи раҳгузари дида шуд бало,
Бояд саломатат, сўи он раҳгузар марав.

Татаббӯи Ҳоҷа

Зи ишқи муғбачаи маству базми ишрати ў,
Муриди пири муғонам гирифта миллати ў.

Хушам ба чурми гунаҳ, з-он ки гар на ин буди,
Ки пок гашти аз амвоҷи баҳри раҳмати ў.

Ба шамъи васл чу парвона сўхт, з-он сабаб аст
Ҳазор барқи бало дар дилам зи ғайрати ў.

Мадеҳ ба равзаи Фирдавс ваъдаам бе ёр,
Чаро ки равза бувад дўзахам зи фурқати ў.

Дуои шайх ба омурзишам намебояд,
Чаро кашам, чу бувад лутфи дўст, миннати ў?

Зи ёди ў натавонам даме шудан ғофил,
Чи буди, ар набуди дар дили ман улфати ў.

Чаро ба рўзии нанҳода ғам хўрам каму беш,
Чу бешу кам нашавад, он чи ҳаст қисмати ў.

Ба дайр кўҳнасафоле, ки нўшам оби ҳаёт,
Ба Ҷоми Ҷам натавонам намуд нисбати ў.

Илочи зўҳди риё, Фониё, бикун ба фано,
Ки ҷуз бад-ин набувад маҳласат зи офати ў.

Айзан

Эй, ки гашти сўи майхона ба риндон пайрав,
Ваҷҳи май гар набувад ҷон гараву ҷома гарав.

Дар хаёлоти хати сабзи камонабрӯи хеш,
«Мазраи сабзи фалак дидаму доси маҳи нав».

Бехуд афтодаму бозам чу ба ҳуш омад дил,
«Ёдам аз киштаи хеш омад ҳангоми дараў».

Хонаи дил зи ғами гардиши гардун тира-ст,
Офтоби май агар нафканад он ҷо партав.

Эй дил, овози муганни шунав, он гаҳ воиз
Гарчи фарёд кунад, гӯш бигиру машнав!

Эй, ки аз ноз қулаҳгӯшай ҳуснат бишкаст,
Аз шикасти дигараш ёд куну фарра машав.

Фониё, бо ҳудии хеш ба ҷонон нарасай,
Ҳудӣ аз хеш ҷудо афкану бе хеш бирав.

Татаббӯи султон ул-фусаҳо Ҳусайнӣ

Дил ба кӯят рафта, чисм аз вай нишоне монда,
Мурғ чун карда ҳаво, з-ӯ ошёне монда.

Фориг аз мулки Ватан овора дар кӯят манам,
Хонумоне рафтаву бехонумоне монда.

Мурдаам дар ҳаҷру ў дар қасди қатли ман ҳанӯз,
Рафта ҷонам, лек ҷононро гумоне монда.

Афканам пеши сагат ҳудро, чу бояд тӯъмааш,
Ҳам хушам, гарчи танам хушк устухоне монда.

Пурсай заъфам агар ҳоҳӣ, назар қун бар дарат,
Нотавоне мурда, сар бар оstonе монда.

Ёди сарви қомате пушти нигунамро асост
Дар сари пиринасар ишқи ҷавоне монда.

Ҳаст Фонӣ бе рафиқон дар биёбони адам
Чун саге, к-аз заъфи тан аз корвоне монда.

Дар таври Махдум

Нигори турку точикам кунад сад хона вайрона,
Бад-он мижгони точиконаву чашмони туркона.

Муродам ин бувад, то чашми худ бар зулфи ў молам,
Агар хоҳам, ки ўро созам аз мижгони худ шона.

Бихоҳад мурғи дилро сўхт охир болу пар, як шаб
Зи бас гирди сари он шамъ мегардад чу парвона.

Бинои ишқро дар дил шикофи сина дар бошад,
Алифҳо паҳлӯи ҳам бар дараш хатҳои дандона.

Кашам худро зи баҳри соя ҳар дам зери деворе,
Чу афтод аз нами тафҳои оҳам сақғи кошона.

Гарат тира-ст хилват, рав сёйи дайри муғон, эй шайх,
Ки бошад аз фурӯғи бода равшан кунчи майхона.

Ба ҷурми дин буте барбаста гардонад ба зуннорам,
Чу баҳшад, нақди динро гирадам аз баҳри ҷурмона.

Ба ман паймона дех, соқӣ, чу бо риндон дихӣ соғар,
Хуми майро vale баҳри дили ман соз паймона.

Насиҳатгӯи Фони ҳам зи оини хирад дур аст,
Касе, к-аш ақл бошад, кай даромезад ба девона?!

Татаббӯъи Ҳоҷа

Саҳар ба дайри муғон омадам шаробзада,
Зи бими лашкари андӯҳу ғам шитобзада.

Ба дар чу ҳалқа расондам, расиду дар бикшод,
Ба лутф мүғбачаи ниммасти хобзада.

Зи май шукуфта ба боғи рухаш ҳазорон гул,
Зи хай ба гулшани рухсори худ гулоб зада.

Ба сар зи ўхию масти кулоҳ қаҷ карда,
Ба рух зи лутфу сафо роҳи офтоб зада.

Чу дид шиддати махмуриям, фусӯскунон
Ба ноз гуфт: «Ки эй муфлиси шаробзада!»

Бад-ин сифат зи кучо мерасӣ зи бадҳолӣ,
Ба ҷисм ларза фитода, дил изтиробзада.

Бигуфтамаш, ки: «Ҳаёли май лабу ҷашмат
Расонд сӯи ту роҳи мани ҳаробзада».

Гирифт дасту ба лутфам даруни дайр қашид,
Сафи сабӯҳи муғон буду шайху шоб зада.

Ба як-ду ратли гарон ҳуш рафту афтодам,
Ба ҳоки дайри муғон ҷеҳра бар туроб зада.

Ба рӯзи ҳашр аз ин ҳоб агар кушоям ҷашм,
Сӯи биҳишт равам ниммасту хобзада.

Гар ин ҳавас ба дилат ҳаст, Фониё, мебош
Ба ҳоки дайри муғон аз ду дида обзада.

Татаббӯъи Хоҷа

Аз ҷашми ман марав, ки туам нури дидай,
Монанди нури диди зи мардум гузидай.

Хубон кушандаанд, Ҳудоё, магар маро
Аз баҳри күштани дигарон оғаридаи?

Оромам аз фироқи ту, ҷоно, дигар намонд,
К-аз ман рамида, бо дигарон орамидай.

Пурҳодиса-ст даҳр, дило, муғтанам шумор,
Дар майкада чу раҳти иқомат қашидай.

То рафтай зи дидай ман, эй парӣ, ба ҳашм,
Муштоқам ончунон, ки зи ҷашмам паридай.

Пироҷани сабурии дил ҷок кардай,
Яъне ба ҷавр пардаи дилро даридаи.

Фонӣ, баҳои хоки раҳаш ҳар ду қавн шуд,
Дар диди ҷой дех, ки гаронаш ҳаридай.

Мұхтараъ

Хуш аст субҳ кулаҳ қаң ниҳода чун лола,
«Май дусолаву маҳбуби чордаҳсола».

Ба халқи оламе ин надиҳам, ар зи даст ояд,
Зи халқ агар фитадам оламе ба дунбола.

Ту мости нозиу мо дардманди ту, чи араб,
Агар ту арбада зоҳир кунию мо нола?

Зи ҳачри барги гулат меканам ба рўзи фироқ,
Ба шакли нохуне ҳар сўзи сина паргола.

Аз оташи дили ман бар забон маёр ҳадис,
Ки ҳирқаташ назанад бар лаби ту табхола.

Чу шишаи дили мо бишканад, тафовут нест
Зи абр дурри самин гар фитад ва гар жола.

Чи суд сеҳри ту, Фонию бешуурии хасм,
Ба халқ шуд чу яке Сомирию гўсола?!

Татаббӯи Махдум

Хол аз бунафша бар варақи ёсамин манеҳ,
Маҳро зи мушк доги бало бар ҷабин манеҳ.

Сунбул ба пои сарви равон бар замин макаш,
Сад миннат аз қашокиши он бар замин манеҳ.

Тарсам, ки поят обила орад зи нозуки,
По барҳана ба барги гули оташин манеҳ.

Лафзи фироқ аз даҳани тунд дур қун,
Ин заҳр баҳри қуштани мо дар нигин манеҳ.

Соқӣ, биёр май, ки малулам зи дарди ҳаҷр,
Доги баҳона бар дили андӯҳгин манеҳ.

Ҳар-ҷ оядат ба пеш, зи тақдир дону бас,
Бори малол аз он дили нозанин манеҳ.

Эй, он ки пои худ ба роҳи ишқ мениҳӣ,
Бечорагии Фонии бедил бубин, манеҳ.

Татаббўъи Хоча

Саргарон гаштам аз он нарғиси хоболуда,
Чигарам хун шуд аз он лаъли шароболуда.

Лабаш олуда ба май гашту ҳаётам бахшид
Чавҳари чон, ки ба ёқути музоболуда.

Гуфтамаш: кўи ту олуд зи ашкам, гуфто:
Бад набошад чаман аз ашки саҳоболуда!

Сурх шуд чашми ту аз хуни дили сўзонам,
Ҳамчу масте, ки ба хуноба кабоб олуда.

З-оби ибриқи риёи ту нашўем, эй шайх,
Хирқаи мо, ки шуд аз бодаи ноб олуда.

Гў бар он пири муғон: маству ҳаробам аз дайр,
З-ашки хунам чу шуд ин дайри ҳароб олуда.

Бандаи пири муғонам, ки зи баҳри қарамаш
Шуста шуд ҷурму нагардид ба об олуда.

Дафтари хуни дилам ҳар ки бихонад, гардад
З-оби ҷашмаш ҳама авроқи китоб олуда.

Фониё, роҳрав он аст, ки дар дашти фано
Мирад, ар ташна нагардад ба сароб олуда.

Татаббўъи Шайх

Чун дида туро дида дилат меҳр гузидা,
Меҳре бинамо, эй ба фидоят дилу дида!

Дар пеши қадат сарв бувад пири дуогўй,
Бо хирқаи сабз омада, бо пушти ҳамида.

Дашноми ту чонам ба тан овард, афаллоҳ,
Чуз ман зи ту дашном бад-ин сон, ки шунида?

Хубон зи пай таҳнияти Юсуфи мо бин,
Оини чафо карда зи кафҳои бурида.

Худро ту ба зулфаш чи фурӯши дигар, эй мушк,
Сад нофаат он турра ба мёе наҳарида?

Дил ҳастану тан күштану чон сўхтанат кор,
Чашмат нарасад бо ҳама ахлоқи ҳамида.

Фони зи сўи майкада чун омада сармаст,
Зоҳид шуда дар хилвату дар кунҷ ҳазида.

Ба чиҳати хонаи азизе гуфта шуда

Ин хона, ки аз хонаи чашм аст нишона,
Чун мардуми чашм аст дар ў соҳиби хона.

Хона на, ки аз равзай Фирдавс намуна,
Соҳиб на, ки аз ҳури паризод нишона.

Дар бому дара什 айшу нишот омада музмар,
Ояд зи сарири дари ў лаҳни тарона.

Дар обу гилаш завқу тараб омада мудғам,
Гар мадди садояш шунави савти чағона.

Қасре зи биҳишт аст, вагарна зи чи маънист?
Чун Кавсараш обе зи миён гашта равона.

Соқӣ, ба нишоти руҳи он соҳиби манзил,
Пур дех қадаҳе аз май гулранги муғона.

То Фонӣ аз он нӯшаду як дам шавад эмии,
З-ошӯби замону ситами аҳли замома.

Мухтараъ

Ба роҳи фақр аз тавфиқи Ҳақ бошад нишон тавба,
Мани тавбашикан меҳоҳам аз Ҳақ ончунон тавба.

Вагарна рӯз бастан тавба, чун шаб гашт, бишкастан,
Маро шарманда кард аз хеш, безорам аз он тавба.

Агар тавба чунин бошад, ки ман бишкастаму бастам,
Шикаста бастан сад ҳар рӯз кардан метавон тавба.

Кунам тавба мани бад аз бадиҳо, лек, эй носеҳ,
Накӯ набвад намудан аз ҳавои некувон тавба.

Чу гирад мӯҳтасиб ҳар рӯз мастам аз пай маҳлас
Ҳадиси аввалам бошад ба ў гуфтан равон тавба.

Агарчи пир гаштам, лек пири бехирad бошам,
Ки гарчи бишканам кардан зи ишқи он ҷавон тавба.

Шикасти ҳолам аз тавба шикастан гашт, эй Фонӣ,
Ба тавба ҳар чи ман кардам, кунад бо ман ҳамон тавба.

Айзан

Ба кўи аҳли хилват дўш рафтам, буд раҳ баста,
Дари дайри мугон аст, он ки набвад ҳеч гаҳ баста.

Маро ҳадди тавофи кўи ў набвад, ки ҳаст он сў
Зи бас ғавғои ҷонҳо, бар насими субҳ раҳ баста.

Ба рух в-аз ҳалқаҳои зулф бар қавқаб зада таҳрир,
Ки зулфаш низ мушкин ҳола бар атрофи маҳ баста.

Бад-он кофир, Ҳудоё, раҳм дех, к-аз баҳри қатл орад
Ба зуннори ду гесў гардани дил бегунаҳ баста.

Ба қатли ман миён дарбаста чуст он каҷкулаҳ, гўё
Азоимро катони мовие ҳам бар кулаҳ баста.

Бидех соқи май гулгун, ки бикшояд дили маҳзун,
Ки ҳамчун гунча хун аз даври гардун таҳ ба таҳ баста.

Савоб ар боядат, з-оби ҳароботаш гулў тар кун,
Ба зоҳид з-он ки дил бар нони хушки хонақаҳ баста.

Шавад ҳамчун саги девона қатлаш ҳар гадо, к-ўро
Дили шайдост, бар занчири зулфи подшаҳ баста.

Кучо гардад ҳалос аз шоми савдо то абад Фонӣ,
Ки ў тори умеди худ бад-он зулфи сияҳ баста.

Айзан (Татаббўни Мавлави)

Паймонаи май чўён рафтам сўи майхона.
Берун наравам з-он чо пур ношуда паймона.

Шайхони муночоти, риндони хароботи
Чўянд туро, чоно, дар Каъбаву бутхона.

Дар майкада сармастам, аз нанги худи растам,
Нўшам қадаҳи бода, бо наъраи мастона.

Шуд чому маям қотил, чуз ин чи кунад ҳосил,
Чун ёр қадаҳ дорад бо ошиқи девона?!

Воиз ба сари минбар гўяд ҳама аз Кавсар,
Ман масти барад хобам з-ин булачаб афсона.

Ту ҳам гули бўстони, ҳам шамъи шабистони
Ҳам рўз манат булбул, ҳам шаб шуда парвона.

Фони, суханам бишнав, чўёи хароби шав,
Дар ганҷ нашуд маъмур кас ношуда вайронা.

Татаббўи Мир

Дасти қазо, ки соғару паймона сохта,
Хоки вучудам аз гили майхона сохта.

Меъмори сунъ баста чу тоқи фалак баланд,
Моро ба хоки майкада кошона сохта.

Соқӣ агар нарехт ба май доруи ҷунун,
Чоми сабӯҳиям зи чи девона сохта?

Обод кун ба васли рухат ҳонаи дилам,
З-он рӯ ки сели ҳаҷри ту вайронса сохта.

Он к-ӯ зи ноз маству ҳароб аст наргисаш,
Моро ҳароби наргиси мастана сохта.

Бо ҳалқи даҳр баҳри вафо ошно машав,
З-ин шевашон сипеҳр чу бегона сохта.

Фонӣ, тариқи ишқу ҷунун варз, к-аблаҳ аст,
Худро касе, ки оқилу фарзона сохта.

Татаббўъи Хоча

Гар ҳукми қатлам фармуд дилҳоҳ,
Чон мужда додам алҳукму лиллоҳ.

Эй шайхи ҷоҳил, дар дайр воҳил
Моро, ки набвад сўи Ҳарам роҳ.

Соқии мастам, май деҳ ба дастам,
Гар тавбаам шуд, буд он ба икроҳ.

Оварда булбул афсонаи гул,
Моему сад оҳ аз ҳаҷри он моҳ.

Моро биронданд в-охир бихонданд,
Зуҳҳоди ғофил, ринданни огоҳ.

Эй шӯҳи саркаш, покӣ зи ҳар ғаш,
Бодо паноҳат покони даргоҳ.

Набвад ба Фонӣ, зӯҳди ниҳони,
Риндасту ошиқ, валлоҳу биллоҳ!

Айзан

Булбуло, рози гул оварда, чу боз омадай,
Турфа мурғе магар аз гулшани роз омадай.

Баҳри ҳар нози ту сад рўй ниёз аст ба хок,
Ки ба сад ноз сўи аҳли ниёз омадай.

Гўиё чоми сабўҳи задай, з-он ки ба шаб
Чониби дайри мугон арбадасоз омадай.

Роҳат аз оби висолат расад, эй дил, агар
З-оташи ҳаҷр ба сад сўзу гудоз омадай.

Пок ногашта дил аз ғайр чи судат зи сучуд?
З-он ки нокарда таҳорат ба намоз омадай.

Эзидат сўи ҳақиқат кашад охир дар ишқ,
Гарчи дар ошиқи аз роҳи маҷоз омадай.

Ба Ҳарам рафтаму гуфтанд, ки: «Фонӣ, баргард!
Ёр дар хона, раҳи дуру дароз омадай!»

Татаббӯи султон үл-фусаҳо Ҳусайнӣ хуллида мулкаҳу

Аз мани овора дар кӯят фифоне монда,
Бенишоне рафтаву аз вай нишоне монда.

Хонумон дар кӯи ту дарбоҳтам, бингар кунун
Хонумон гум гаштаву бехонумоне монда.

Гарчи мурдам дар сари кӯи вафо, ин ҳам хуш аст,
Тӯйма, к-аз баҳри сагонат устухоне монда.

Носеҳи афсонаи Фарҳоду Маҷнун шуд дилам,
З-он ки дар ҳар кӯй аз вай достоне монда.

Ҳамраҳон рафтанду ман нолон ба ҳоли хештан,
Чун саги гумгаштае, к-аз корвоне монда.

Марҳами васл аз қадаҳ ҳоҳам, ки дар пиронасар
Доғи ҳаҷрам дар дил аз ишқи ҷавоне монда.

Соқиё, ҳар май, ки паймуди ба Фонӣ, дарнаёфт,
Лутф фармо, к-ин замон ратли гароне монда.

Мухтараъ

Эй, ки дар дил бурдан оин ғорати дин кардай,
Аҳли динро дил ба яғмо шуд, чи оин кардай?

Дур набвад аз лабаш, эй чон, агар ёби ҳаёт,
З-он ки ўро дар дилат бисёр шириң кардай.

Бўстони рўят аз май шуд фурўзон, гўиё
Бодаро аз бўстонафрўз рангин кардай.

Сунбулу наргис ба гулзори рухат монад бад-он-к,
Дом афканда шикори оҳуи Чин кардай.

Дар маҳи рўи арақноки худ аз гулҳои май,
Бар зулолафшон гули сурию насрин кардай.

Дар чаҳони бинишат, эй дил, сафо з-он хоки пост,
То ки ўро сурмаи чаҳонбин кардай.

Фониосо нўш кун ҷоми ғанову шод бош!
Эй ки дил аз ҳодисоти даҳр ғамгин кардай!

Эй зи ишқат бар дилу ҷонам сад афзунтар бало,
Саътар лекин балои фурқатат аз ҳар бало.

Чашму абрӯи ту оғатҳо, балоҳо холу рух,
Офате бар оғат он шуд, ин балое бар бало.

Дар балову оғатам доим мани Мачнун, ки ҳаст
Ин парӣ сар то қадам оғат, қадам то сар бало.

Варзиши ман дар балои ишқу ҳичрон чун расид,
Саъб набвад, гар биборад бар сарам дигар бало.

Гар бало ин аст, к-аз соқӣ ба давр омад қадаҳ,
Ҳар бало, к-аз даври ҷарҳ ояд, фурӯ машмар бало

Бими ишқат дошт ранҷурам, ҳалокам соҳт ишқ,
Беҳтар аз бими бало будаст будан дар бало.

Ҳаст дар дашти фано мардон шаҳиди теги ишқ,
Фониё, дашти фано будаст дашти Карбало.

Фарози сабза ҳар сў, лолаи раъно зи бисёри
Бувад чун абри шингарфи ба рӯи чархи зангори.

Ва ё баҳри арўсони чаман бар бистари ахзар
Кушода сар ба сар чодар, шаби олист пиндори.

Ва ё густурда баҳри базми гул фарши зумуррадгун,
Ба рӯи фарш барпо карда шодурвони гулнори.

Латофат бин, ки дар оинагун дарёи ахзарфом,
Ҳама акси шафақро мезанад лофи намудори.

Чи хуш бошад дар ин фасл ар зи дасти соқии гулруҳ
Шароби лолагун дар ҷоми миной ба даст ори.

Ба як-ду ёри дамсозеву дастонзан хушовозе,
Бигири гӯши боееву фурсат муғтанам дори.

Сиришки лолагун аз мардуми чашмам күшод он гул,
Хисолаш ҳаст айни мардуми, ҷуз мардумозори.

Агар чун гард ҳоҳи сарбаландӣ, хок бояд шуд,
Ки бошад ҷарҳо ҳар дам нигунсори зи ҷаббори.

Агар худ боядат, Фони, ба каф домони пири дайр
Фитад, бояд ки то домони ҳашр аз даст нагзори.

Рухсори арақноки ту, эй турки таторй,
Бар сафҳаи гул рехта борони баҳорй.

Оташ ба дарунҳо чу чанор аст фитода,
То чилва кунӣ, карда қабо ранги чанори.

Тир ар ба ҳаво афканӣ ин навъ пай сайд,
Захмӣ шуда афтанд малоик чу шикори.

Теги ту, ки чун оби ҳаёт аст равонбахш,
Хоҷат ба ваям нест, чи ҳоҷат, ки барори.

Аз новаки он ғамза, ки дар ҷашм напайдост,
Тире, ки зади бар дили ман, омада кори.

Соқӣ, мае аз баҳри хуморам, ки кушандаст
Андешаи маҳмурию он ҷашми хумори.

Фони, чу намоӣ талаби ёр, фано шав,
Қ-абнои замонро набувад шеваи ёри.

Татаббўъи Ҳоҷа

Пири дайрат, эй сўфи, гар барад ба меҳмонӣ,
Соғар аз кафаш бистон он қадар, ки битвонӣ.

Воиз, ин ки аз дониш панди ҳалқ мегӯяд,
Даъвияш чу зоҳир шуд, пас далели нодонӣ.

Чашми ў, ки хунамро рехт мардумӣ карда,
Мардумаш фидо, к-аз вай буд айни инсонӣ.

Тавба мекуни, тарсам, чун ба маҷлиси риндон
Боши аҷнабӣ, суде н-орадат пушаймонӣ.

Гарчи пардагӣ бошад, пардадар ҳамаш хонанд,
Лаъб шав зи сар то по, макри хумми дехқонӣ.

Лаъли некувон ҷон аст, ў бувад саросар лаъл,
Қатрае чу боронат беҳ зи лаъли руммонӣ.

Соқиё, маям додӣ, ташнагӣ фурӯ наншонд,
Чоми дигарам дех, к-он ҷом бувад товонӣ.

Гӯш дор, то гӯям як-ду нукта аз ишқат,
Сирри ишқ чун гуфтам, беҳтар аст пинҳонӣ.

Пири дайрро гуфтам: «Сирри Ҳақ бигӯ!» Гуфто:
«Умр агар бувад боқӣ, бо ту гӯям эй Фонӣ!»

Ихтироъи

Шўълаи оҳам намояд майли гардун ҳар шабе,
Ҳар шарори ў кунад равшан чароги кавкабе.

Об агар бар лаб чаконандам, зи бемори чи ғам,
Гар шавад к-аз ҷашмаи нўши ту тар созам лабе.

З-ин гумон, к-он буд меафтам аз топоки дил,
Ҳар яке к-аз ҷобуқон ронад ба майдон маркабе.

Сўзи ҳаҷрам соҳт хокистар, Ҳудоро, эй табиб,
Дидай қасро ба умри худ чунин мўхрақтабе?

Кай бурун бинанд дил аз ҷоҳи зақан, он к-ў фитод
Ҳалқа андар гардани ҷонаш зи тавқи ғабғабе?

З-ў хумор аҳбобро бошад, рақибонро шароб,
Ваҳ, ки дорад соқии даврон ачиб машрабе.

Бонги нўшо-нўши риндон дар даруни қасри ёр,
В-аз бурун Фони надорад ғайри «ё Раб-ё Раб!»-е.

Татаббўъи Хоча

Гар ту як дам ба дари дайри мугон биншини,
Фақр бар салтанати рӯи замин бигзини.

Чун кунад ишвагари муғбачаи бодафурӯш,
Нақди чон бештар аз дин бидиҳӣ, чун бини.

То шудам волаи он ҷашми сияҳ, динам рафт,
Кас зи коғир чи кунад қасб ба ҷуз бедини.

Чи аҷаб гулшани лутф аст ҷамолат, ки дар ў
Мекунад сунбули он турраву рух насрини.

Дар гулистони узори ту сари зулфи бахам,
Ҳаст чун ҳиндӯи дузде, ки кунад гулчини.

Аз руҳат гесӯи мушкини ту гар сар метофт,
Сар ба пои ту кунун монда кунад мискини.

Хешро гар талабӣ хуш, қадаҳӣ май даркаш,
Зон ки афтода зи ҳушёрият ин ғамгини.

Меҳр аз ишваи соқӣ талабу даври қадаҳ,
Ки наёяд зи фалак шеваи меҳроини.

Фониё, васл талаб чора надорад ҷуз сабр,
Ту киву васл ки, бо ин ҳама бетаскини?!

Айзан

Халқаи зар бар баногүши ту ҳар сў, эй пари,
Ҳаст ду раҳшанда ахтар гирди моҳи ховари.

Маҳ нагўям, офтоберо магар карда қирон,
Аз камоли ҳусн як сў Зўхра, як сў Муштари.

Аллоҳ-Аллоҳ, ин бувад аз матлаи авчи шараф,
Дар миёни моҳрӯён фояти некахтарӣ.

Бар сари он моҳ ҳар як з-ин ду ахтар омадаст,
Фитнаи ҷони зи кокул шоми оғат бар сарӣ.

Тофта ҳар тор аз он кокул ба қасди сайди дил,
Аз сари ошӯбу дил бурдан каманди анбарӣ.

З-он камандаш ҳалқаҳо бингар дароварда дар ў,
Сар ба тавқи бандагӣ маҳпайкарони озарӣ.

Ҳалқаҳои гӯшро аз риштаҳои кокулаш
Хоста таҳир аз оини зебоманзарӣ.

Соқиё, май деҳ, магар даври қадаҳ созад ҳалос
Аз балоҳое чунин дар даври ҷарҳи чамбари.

Фониё, гар ҳалқаҳо з-ин сон бувад дар гарданат,
Сар зи тавқи ишқ натвони, ки берун оварӣ.

Айзан

Саодати ду ҷаҳонӣ бувад ба ҳамчу мане,
Ҳарифи тозаву аз бодаи қӯҳан ду мане.

Ҳар он касе, ки чунин давлаташ мұяссар шуд,
Ба ғайри дайри фано хуш набошадаш ватане.

Маро, ки кунци ҳарботи ишқ шуд маскан,
Күчо расад ба дилам сайри боғ ё чамане?

Ба бўи оташи ҳасрат чу мўй мепечам,
Бар оташи рухаш аз турра гар фитад шикане.

На ҷашми ў бувад аз бода сурх, к-аш набувад
Ба ғайри хўрдани хун дар тариқи ишқ фане.

Чи навъ Юсуфи маъни кашам зи ҷоҳи ҷафо,
Магар зи риштаи андеша афганам расане.

Чу Фонӣ, он ки ба дашти фано фитад, шояд
Чу барқ тай қунад он роҳ дар қадам задане.

Татаббўни Сайфи Турк

Хаёли тоати шаб мекунам ба рўз басе,
Чу шаб расид, барад аз худам хаёли каси.

Чи доми зулф ба қасдам ниҳи, чу ҳаст лабат,
Шакар бас аст зи баҳри гирифтани магасе?

Дилам ба дасти ту мурғест дар кафи он тифл,
Ки не кушад, на гузорад, на созадаш қафасе.

Видоъи умр расидасту орзу дорам,
Ки бо Масеҳдами худ бароварам нафасе.

Май муғона, ки хоҳам зи дасти мӯғбачагон,
Ҷуз ин набошадам аз пири дайр мултамасе.

Чу ман ба дайр саги кўи кофирон гаштам,
Муносиб аст зи зуннорам ар бувад марасе.

Чу Фони аз фалак овора гашт, чун ёбанд
Ба гирдбоди фано чунки уфтод хасе.

Ихтироъй

Холро, к-аз нил бар рухсори маҳваш мезани,
Дар дарун з-он шўълаи тўғирдам оташ мезани.

Ваҳ, ки дар сад тавба меори шикаст, эй муғбача,
Гом дар дайри муғон ҳар гаҳ ки сарҳ(в)аш мезани.

Мефитад дар риштаҳои ҷони зорам сад гиреҳ,
Ҳар гиреҳ, к-аз тор бар зулфи мушавваш мезани.

Хирқа аз хуноб нақшин мешавад, эй дида, об
Чун бад-ин рухсора аз хун мунаққаш мезани.

Мефитад дар мулки дил барқи бало ушшоқро
Сўяшон ҳар гаҳ шарар аз наъли абраш мезани.

Гўши гармат з-оташи май мушкил аст, эй муҳтасиб,
Мешавад осон агар оташ дар он фаш мезани.

Хун мазан бар рух зи чашм аз талхии ҷоми фироқ,
Фони, ин ҳам бигзарад, аз дур то чашмаш занӣ.

Айзан

Ҳар он ки дорад аз осебу ранчи давр ғаме,
Чи ғам, гараш сўи майхона ранча шуд қадаме?!

Ба дөғҳои ғамам раҳм карда бодафурӯш,
Агар диҳад қадаҳам, нест ҳочати дираме.

Кашам ридои майолудро ба чўб, агар
Паи гадоии майхона боядам аламе.

Қасе дар оинаи меҳр дид рўй мурод,
Ки нўш кард қадаҳ бо ҳабиб субҳдаме.

Ҳарими майқадаро муғтанам шумору макун
Ба сайри бодия қатъи масофати ҳараме.

Ба оби равшани май шўй, то сафо ёбад
Саҳифаи дилат, ар тира гардад аз аламе.

Халосиям зи худи күшт, кош, эй Фони,
Ба қатъи дашти фано беш аз ин қадам задаме.

Татаббуы Шайх Камол

Ба ишқат мани хастаро сўхти,
Хасеро ба барқи бало сўхти.

Зи шавқу лабу холҳоят ба рӯ,
Ба чони ҳазин доғҳо сўхти.

Диламро чу овора карди ба зулм,
Намедонамаш то кучо сўхти?

Чиҳо омад аз чашму рӯят ба дил,
Ки ё соҳти хаста, ё сўхти.

Диламро, ки аз дардат озурда буд,
Ҳамоно зи баҳри даво сўхти.

Зи ишқат наёсуд бечора дил,
Ки то кардияш мубтало, сўхти.

Ба ҳар кас, ки оташ зади, сўхтам,
Дар оташзданҳо маро сўхти.

Ба ҷаврам чу аз худ ҷудо соҳти,
Ба доғи ҷудой ҷаро сўхти?

Аз он Фони аз хеш якбора раст,
Ки ўро ба доғи фано сўхти.

Ихтироъ

Муҳтасиб, майли шикасти чому саҳбо мекуни,
Базмро барҳам зади, масти, ки инҳо мекуни?

Эй, ки гўй тарки расвой кун андар майкада,
Дар бари риндон маро ин лаҳза расво мекуни.

Нимчоне мондаам, чоно, зи бепарвоият
Мекуни корам тамом, он гах, ки парво мекуни.

Форати ақлам намуди, гар шудам шайдо чи айб,
Ақли кулро чун зи нозу ишва шайдо мекуни?!

Мекуши Хизру Масеҳоро зи теги ғамзаат,
В-аз ду лаб эҳёи сад Хизру Масеҳо мекуни.

Дил зи нилу ғозаат, чоно, ҳароби мекунад,
Гўй ин ороиш аз баҳри дили мо мекуни.

Қатъи саҳрои худи, эй Фони, авлотар аз он-к,
Баҳри ташҳизи дили худ сайри саҳро мекуни.

Татаббӯи Мир Вафоӣ

Дилам бурдӣ, ба рух чун парда бо сад макру фан бастӣ,
Чу дуздон гоҳи қасди нақд рӯи хештан бастӣ.

Зи хун гулҳои боғи дарду меҳнат гашт, эй ҳамдам,
Мудаввар пунбаҳо, к-аз ҳар тараф бар додги ман бастӣ.

Чу шаб шуд субҳи уммедак зи ҳар зевар, ки дар хубӣ
Зи анбар бехти бар маҳ, зи сунбул бар суман бастӣ.

Дигар, эй муғбача, ҳиндӯи гарданбастаат гаштам,
Ба гардун чунки аз зуннори он зулфам расан бастӣ.

Фараз буд, эй фалак, ишқи ҷавонону май кӯҳна,
Диламро ҷанд рӯзе гар дар ин дайри кӯҳан бастӣ!

Кунун мастам кун, эй пири муғон, чун аз гуноҳи зӯҳд,
Ба гардан дӯш дар дайрам сабӯи дурди дан бастӣ.

Бад-он, к-аз ҷумла ғамҳои ҷаҳон ворастӣ, эй Фонӣ,
Ба рӯи аҳли олам чун дари байт-ул-ҳазан бастӣ.

Татаббўи Шайх

Маро ба дайри мугон ин бувад ҳамеша гадой,
Ки кист он ки кунад лутф як-ду чом худой.

Агар на соғ бувад дурди чом, низ ҳисоб аст,
К-аз ин хумор бурун орадам ба комравой.

Агар ба чом набошад, бас аст қўҳнасафолам,
Дар он бирезаду з-он баҳшад нишотфизой.

Закоти ҳусни худ, эй муғбача, ки дурди маям деҳ
Аз он ки садқа кунад дафъи ҳодисоти қазой.

Дило, ба пири мугон шод бошу муғбача, з-он рӯ
Ки кори золи фалак ҳаст тифли ҳодисазой.

Давои ранҷу ғамам шуд май, эй фақеҳ, ту гуфтӣ,
Ки ҷоиз аст ба шаръ ар хўранд баҳри давоӣ.

Чу Фонӣ, эй ки туро орзу тариқи фано шуд,
Магар ки даркашӣ аввал зи дурди дайри фаноӣ.

Татаббўи Хоча

Дар дайри мугон будан масти май ноб авло,
Сар дар сари май кардан монанди ҳубоб авло.

Ҳам дафтари илми мо, ҳам хирқаи зўҳди мо,
Ин вазъи хумор афзал, он раҳни шароб авло.

Аз дидаву дил зорам, к-аз даст бишуд корам,
Ин сўхта дар оташ, он рафта ба об авло.

Гарчи рухи он маҳваш дар ҷилва намояд ҳ(в)аш,
Чун зад ба ҷаҳон оташ дар зери ниқоб авло.

Ҳам Ҷам бишуду ҳам Кай, мо ҳам биравем аз пай,
Дар дайри ҳароб аз май уфтода ҳароб авло.

Аз зўҳд чу ворастам, дар кунчи варабъ частам,
Бар майкада дил бастам, дар бода шитоб авло.

Фони, ба гаҳи пирӣ, бо тавба беҳ ар мири,
Риндана қадаҳ гирӣ дар аҳди шабоб авло.

Айзан

Чоми Чам аз чи ба огохии олам хоҳи?
Чоми май нӯш, ки набвад зи худат огохи!

Бода даркаш, ки бувад як-ду қадаҳ дар сари ту,
Агар аз дарди сари даҳр халоси хоҳи.

Тухми уммед, ки дар мазраи чон афшондам,
Нестам ранге аз ўғайри узори коҳи.

То ба моҳи зи маҳат файзрасонӣ бояд,
То бувад шокири ҷуди ту зи маҳ то моҳи.

Хоки наълайни гадоёни дари майкадаро
Гар биёби, маталаб афсари шоҳаншоҳи.

Лаб кучо тар кунӣ аз оби ҳаёти мақсад,
Гар ба зулмат накунад Хизри раҳат ҳамроҳи?

Домани ҳиммат агар бар ду чаҳон афшонад,
Фонӣ, ин бас бувадаш мансабу соҳибҷоҳи.

Айзан

Чи дигаргун зи заму меҳнати гардун боши,
Беҳтар он аст, ки аз бода дигаргун боши.

Чуръае даркашу хуш бош, ки ин гардунро,
Хушие нест бад инсон, ки ту маҳзун боши.

Гирдбоди тарафи манзили Лайли расадат,
Гар ту саргаштаи он дашт чу Маҷнун боши.

Чоми Ҷам боядату ганчи Фаридун бе ишқ,
Нашавад гар ҳама Ҷамшеду Фаридун боши.

Аз фироқаш, ки кунӣ ашк чу Ҷайхун, эй дил,
Нест судат агар ин ҷониби Ҷайхун боши.

Дар раҳи ишқ ҳама барқи равонанд, эй ҷашм,
Ту ба тардомани ин ҷо чи кунӣ, чун боши.

Фониё, мурданат авлост ба саҳрои фано,
Зон ки дар мулки ҳудӣ ҳокими ҳар дун боши.

Айзан

Ба риё чанд сар андар сари саччода куни,
Беҳ, ки дар дайри муғонаш гарави бода куни.

Бода ҳар гаҳ, ки диҳад даст, бихӯр, лозим нест
Ин ки оини танаъъум ҳама омода куни.

Нафитодаст чу ман бедиле андар қўят,
Раҳм чибвал, ки бар ин бедили афтода куни.

Сарбаландӣ талабӣ дар чамани даҳр чу сарв,
Ростӣ варз, ки худро зи ғам озода куни.

Аз пай қатраи нам лаб макушо чун ғунча,
Хун ҳӯрӣ, гар талаби рӯзии нанҳода куни.

Файри девонагият чист, ки бошад ҳар сӯ
Одамизодаву ту майли паризода куни.

Фонӣ, он рӯз бувал қисми дилат нақши фано,
Ки чуз аз сурати матлуб варақ сода куни.

Мухтаръ

Бо ҳарифон соғари масти дамодам мекаши,
Ҳамчу маҳмурон ба мо рӯ аз чи дарҳам мекаши?

Ҳаст баҳри рафтани нақди дил аз рӯи замин,
Чун гаҳи рафтани ба хок он зулфи пурҳам мекаши.

Чону дил пайкони тирашро гирифта, эй дареғ,
З-он намеояд бурун, ҳарчанд маҳкам мекаши.

Гар кашӣ заҳри ғам, эй дил, аз сафоли он сагон
Беҳ, ки оби зиндагӣ аз соғари Ҷам мекаши.

Кай ба сад олам нишот арзад пай Як ҷуръа май,
Эй дил, ин бедоду ғам, к-аз аҳли олам мекаши,

Гарчи нозебост ҷаври аҳли олам, шод бош,
К-аз пай зеботарин авлоди Одам мекаши.

Захми тегаш, Фониё, баҳшад ҳаёти ҷовидон,
Аз қасон миннат ҷаро аз баҳри марҳам мекаши?

Татаббӯи Мир

Чу наёрам ин ки нўшам ба ту май ба ҳою ҳӯе.
Бас агар кашам ба гардан сўи маҷлисат сабуе.

Сўи сарву гул шитобам ба ҳавас, вале наёбам
На зи қоматат мисоле, на зи орази ту бӯе.

Талабам бувад висолат, ҳавасам бувад чамолат,
На ҷуз онам эҳтиёче, на ҷуз инам орзуе.

Калимоти шайхи нодон ҳама Тўби асту ризвон,
Сари мову пои сарве, рухи мову хоки кӯе.

Ту, ки манъи ишқи он маҳ ба мани ҳазин кунӣ, ваҳ,
Бинамой боре аввал ба ҳама чаҳон чу ўе.

Ба ту мулку тахти Доро, ки бувад мурод моро,
«Ба фароги дил замоне, назаре ба хубрӯе».

Ману кўи майпарастон ба ҳазор савту дастон,
Ба хаёл бодаи соф, ба дил рухи нақӯе.

Ба ҳама сулуку сират надиҳанд раҳ ба дайрат,
Надиҳӣ чу хирқаи зўҳд ба бода шустушӯе.

Чу висол ҷӯй, эй Фонӣ, аз ў бидон, ки бояд
Худу файри худ бимониву зи файри худ начӯй.

Аизан

Аз баҳри дафъи ҳастӣ ҳоҷам тариқи масти,
Зон рӯ ки майпарастӣ беҳтар зи худпарастӣ.

Як нуқта аз даҳонат дар дидаям наёмад,
Умре назора кардам дар коргоҳи ҳастӣ.

Хоҳӣ чу гирдбодат сар бар сипеҳр сояд,
Худро чу хоки раҳ соз андар тариқи пастӣ.

Гуфтам, ки дар таҳайюл сӯи лабаш барам даст,
Бинмуд ғайрати ишқ манъи дароздастӣ.

Шуд сарфарози гулшан сарви сиҳӣ, магар хонд
Нақши нигини давлат дар ростию растӣ.

Бо ҳар ки ғайраш, эй дил, боши нишаста, бархез!
Гар бошад орзуят бо ёр ҳамнишастӣ.

Нашкаста хеш Фонӣ, беш аз фано мазан дам,
Лофат дуруст бошад, худро агар шикастӣ.

Дар майкада гадой бех, з-он ки подшоҳӣ,
Риндию майпарастӣ хуштар зи ҳар чи ҳоҳӣ.

Ишқи ту кард зоҳир бо ман чу даъвии хун,
Доданд дидаш дил аз ҷонибаш гувоҳӣ.

Султони мулки ишқам бингар, ки дар ғамат чун
Бигрифта оҳу ашкам аз моҳ то ба моҳӣ.

Радду қабул чун нест, зоҳир мабош, эй шайх,
Аз фисқи мо гурезон, бо зӯҳди худ мубоҳӣ.

Гар баҳри раҳмати ў ояд ба мавҷ ғам нест,
Гарчи зи дуди исён дорем рӯсиёҳӣ.

Чун ёр нукта гирад, бошад гуноҳаш афзун,
Онро, ки ҳаст дар дил даъвии бегуноҳӣ.

Соқӣ фикан май лаъл дар ҷоми қаҳрабогун,
То лоларанг созем аз вай узор гоҳе.

Он шӯҳи риндавашро нозам, ки гоҳи чилва
Афсар зи тоҷдорон бистуд ба қаҷкулоҳӣ.

Дайри фанову Фонӣ зуҳходу хонақаҳ, з-онк,
Дар дайр узр беҳтар аз учби хонақоҳӣ.

Татаббӯи Ҳоча

Кай раҳи ишқ тавон шуд зи сари булҳавасӣ,
Магар аз хеш бурун оиву он ҷо бирасӣ.

Ба аёдат қадаме бар сари ин ҳаста расон,
Эй, ки машҳури чаҳонӣ ба Масеҳонафасӣ.

Бекасонро ту касӣ, вой, ки нагрифт қарор
Корам аз бекасӣ, ишқ сӯи ҳеч касе.

Ман киву васли ту, ҳайҳот, ки ҳоҳам, ки расам
Ба нишемангаҳи анқо ба ҷаноҳи магасе.

Бин, ки дар бодияни ишқ дили чоки маро
Паҳлӯи маҳмили Салмост мақоми ҷарасӣ.

Шабрави кӯи ҳаробот даро шод, ки нест
Ваҳме аз шаҳнагӣ он ҷову ғаме аз асасӣ.

Сад кас аз саъю талаб роҳ набурданд ба дӯст,
Ту кучо раҳ барӣ охир, ба дусад ҳеч каси.

Фониё, дашти фано тай нашавад бе тавфиқ,
Раҳравон гарчи дар ўпӯя намоянд басе.

Мухтаръ

Эй шаби фам, чанд дар ҳичрони ёрам мекуши,
Зинда медорам туро, баҳри чи зорам мекуши?

Хунам, эй гардун, биҳил бодат агар аз рӯи лутф,
Зери пои раҳши он чобуксуворам мекуши.

Ихтиёрам нест дар ҷон додан андар пеши ту,
Гарчи аз масти ту ҳам беихтиёрам мекуши.

Рӯй аз май гашта гул-гул, менамой бо ҳасон,
Ман, ки нолон булбулам, з-он хор-хорам мекуши.

Соқиё, ҳарчанд к-аз май метавонӣ зинда соҳт,
Лек з-истигно дар андӯҳи хуморам мекуши.

З-он чу шамъам гиряву сўзи ниҳонӣ мӯҳлиқ аст,
К-аз саводи зулф дар шабҳои торам мекуши.

Оташи дил низ ҳоҳӣ кушта гардад, з-он сабаб
Ҳар дам, эй қотил, ба теги обдорам мекуши.

Аз барои куштанам доги фироҷат бас набуд,
К-аз пай васлат ба доги интизорам мекуши?!

Ин ки мондам зинда бе рӯи ту, ҷоно, з-ин ҳаёт,
Чунки донӣ, пеши рӯят шармсорам мекуши.

Аз ту шуд, эй ишқ, Фониро фано, к-андар фироқ,
Сўзиям пинҳону аз васл ошкорам мекуши!

Айзан

Чу даврон надонал ба чуз бевафой,
Вафоچўй аз аҳли даврон чарой?

Чунон з-аҳли даврон малулам, ки н-орад
Маро соғари давр ишратфизой.

Ниҳон, эй пари, бо ту дорам суханҳо,
Кучо гўямат чун надонам кучой?!

Маҷӯ ҳоли риндони оли зи зоҳид,
Ки н-ояд зи ҳар пашша фарри ҳумой.

Агар носеҳам тавба фармуд, соқи,
Бидеҳ ҷоми май, ман киу порсой.

Талоқи ситамгораи даҳр кардам,
Ки бас фитна зояд аз ин қадхудой.

Ба масҷид марав, Фониё, салтанат ҷӯ,
Қ-аз он бар дари дайр беҳтар гадой.

Татаббӯъи Махдум

Сўи чоми май лаъли ту дорам орзумандӣ,
Вале бошад зи нокомам ба чоми бода хурсандӣ.

Шавад зоянда сад гул даҳрро аз ҷашми хунборам,
Бале, абри баҳориро зи гулҳо ҳаст фарзандӣ.

Гаҳи куштан яке дар хоку хунам бингар, эй қотил,
Зи сина чоқ чоқе бин, зи дил парканд-паркандӣ.

Чу ман аз хори заҳролуди мижгони ту ҷон додам,
Чи судам ҳалқро аз ғунчай лаълат шакархандӣ.

Зи заҳми тан чу андар ҳонаи дил соҳти манзил,
Ҳамон беҳтар, ки ин дарро ба рӯи ғайр дарбандӣ.

Чу гаштам ошиқи расво, сари ҳуд гиру рав, эй ақл,
Ки аҳли ишқро дар васла наншинад хирадмандӣ.

Фариби дайрам, эй пири муғон, набвад аҷаб, к-аз лутф
Маро баҳри сабӯ бардоштан созӣ ҳудовандӣ.

Ба лутфи оразат миръоти дил ҳам акс бинмояд,
Мусаллам шуд туро дар дилбари бемислу монандӣ.

Писандад гарчи хайли ошиқонро ҷуз ту он маҳваш,
Валекин ҳеч қасро ҷуз вай, эй Фонӣ, ту напсандӣ.

Татаббўни Хоча

Ҳар сў саманди хеш сабукхез мекуни,
З-он бод оташи дили мо тез мекуни.

Гулҳо шукуфт ҳусни туро, з-он насим чун
Ҳар сў вазад ба даҳр, суманбез мекуни.

Бошад чунон ки кас ба Ҳарам тарки дин кунад,
Эй, к-аз қадаҳ ба майкада парҳез мекуни.

Овехта ба зулфи ту ҳар сў дусад дил аст,
Чоно, чиҳо ба зулфи диловез мекуни?

То субҳдам зи нолаат, эй дил, зи гулруҳи
Ҳар шаб шикасти мурғи саҳархез мекуни.

Н-аз май бувад тараб, ки ту бо он расонда лаб,
Майро бад-ин сабаб тарабангез мекуни.

Лаб баст Фони аз асари бода, соқиё,
Ин лаҳза ҷоми ўзи чи лабрез мекуни?!

Мухтараъ

Зи лаб дар ханда гарчи барги гул дар ангубин дори,
Вале сад неши тез аз ғамзаҳо андар камин дори.

Фарози он даҳан холест ё худ қатли ошиқро
Намуди хат, пай мӯҳраш сиёҳи бар нигин дори.

Ба дил бурдан чу моли даст, бинмой яди байзо,
Вале баҳри дили мо беҳ, ки андар остин дори.

Ба базми айш аз ҳар кас, ки дилтанги, бурун ронаш,
Фидоят аҳли базм, эй маҳ, чаро чин дар ҷабин дори?

Набошад ғунчай гулро ба ғайр аз ханда, эй булбул,
Аз ин фарёдҳо, қ-андар дили андӯҳгин дори.

Чаро тақсир дар ноз аст бо аҳли ниёз охир,
Ки сар то по зи хуби ҳарчи дори, нозанин дори?!

Аҷаб гулҳост дар таҳ ҳатти сабзатро, бигӯ, эй маҳ,
Суман дори ба зери сабза, ё худ ёсамин дори?

Суман бо ёсамин баҳри чи гӯям з-он, ки дар хуби
Рӯхе дори беҳ аз ҳар ду, ҳам он дори, ҳам ин дори!

Ба сурма хонаи он ҷашмро сози сияҳ, гӯё
Ки қасди хонумони мардуми гӯшанишин дори.

Кунун баҳри чи аз бутхона берун оям, эй зоҳид,
Чу кардам дар сару кори буте оину дин дори.

Ба ҷарҳат эҳтиёҷе нест, Фонӣ, чун ба баҳри дил,
Фузун аз ахтараш ҳар гӯша дурҳои самин дори.

Мухтаръ

Соқиё, нўшам равон, ҳар гаҳ май нобам дихӣ,
Дар хумор обе агар зон лаъли серобам дихӣ!

Ин ки кишти киштии май мекашам, лабташнаам,
Кош чун лангар ба баҳри бода партобам дихӣ.

Холи абрӯ марҳами заҳми дили решам кунӣ,
Баҳри сарпӯши хуми май хишти меҳробам дихӣ.

Гар дихӣ уммеди васлу гар дихӣ бими фироқ,
Заҳр нӯшонӣ аз он ҷоме, ки ҷуллобам дихӣ!

Рост чун торе, ки метобанд онро баҳри лаъл,
Чанд дар заъфи хумор аз баҳри май тобам дихӣ?

Баҳри хосон ҷоми моломоли айш омад, бас аст,
Гар таҳи соғар туфайли базми аҳбобам дихӣ.

Ман киям, эй Фонию базми висолаш то ба кай,
Ёди ҷизе, к-аз ба ҷон додан намеёбам, дихӣ?!

Айзан

Кўдаки дайрам занад санги маломат бешаке,
Ман, ки дар пиронасар гаштам асири кўдаке.

Гарчи аз тифлона тирам захм бар дил мезанад,
Лек дар куштан кунад кори синони новаке.

Андақе сабрам наву андўхи бисёрам ба дил,
Зулми ў бисёр, аммо ҳаст раҳмаш андақе.

Васлчўёнаш саду ман як ба ҳичрон монда, лек
Садяки ман дар вафои ў мадон чуз садяке.

Чун занандам кўдакон санги чафо, набвад ачаб,
Ҳар тараф аз чаврашон дар пўя бардорам take.

Базми тифлон асту дилкаш савт, лекин ман хамўш,
Эй муғаний, нола тезам кун зи мадди фижжаке.

Аз паи мақсад солик гар ҷавон, гар тифл дон,
Фониё, беҳтар зи роҳи ишқ набвад маслаке.

Татаббўъи Хоҷа

Боз дар кўи муғон ошиқи мастам چое,
На зи хешам хабару, не зи касам парвое.

Эй, ки расвои ман металабиди, хуш бош,
Ки зи ишқат натавон ёфт чу ман расвое.

Маст дар дайр ба ҳар нағма, ки аз ишқ кашанд,
Дасте афшонам аз он ҳолату қўбам пое.

Хориям бин, ки ба базми дигарон бояд шуд,
Орзу гар шавадам сўҳбати базморое.

Пиру барно агарам таъназанонанд, чи айб?
Ман, ки пиронасарам шефтаи барное.

Ёр бо ғайр кашад бода, бигў, ман чи кашам?
Чуз ба бадҳолии худ нолаву вовайлое.

Фониё, нест ба ҷуз тафриқа з-абнои замон,
Гар қашӣ рахт ба сарҳадди фаноосое.

Айзан

Мову май мугонаву гулбонги паҳлави,
Пири мугон ҳар ончи кунад кор, пайрави.

Май дех, ки дўш кўҳна бараҳман ба дайр маст
Май мезаду шунидам аз он пири маънави.

К-эй ринди дурдкаш, чу ба давр эътимод нест,
Аз даври бода бех, ки даме баҳравар шави.

Дунё рабуд чун ту ҳазорон ҳазорро,
Дил чун ниҳи ба васвасаву макри дуняви.

Дил дар нигорхонаи Чини мабанд аз он-к,
Монад гаҳи шудан ҳама ин нақши монави.

Бар дўстии даҳр манеҳ дил, чаро ки ту
Бас дўсте заифию ў душмани қави.

Бадмаст ринди арбадагар дар буруни дайр
Беҳтар ба кунци савмаа аз шайхи мунзави.

Тарсоҷавони шўх ҳамесозадам ҳалок,
К-аз нуктааш аён бувад анфоси Исади.

Фони, агарчи Чомию Шерозият хуш аст,
Натвон зи даст дод ҳам оини Дехлави.

Айзан

Дило, гар тўъмае баҳри сагони ёри ман созӣ,
Ҳам аз парголаҳои синаи афгори ман созӣ.

Чунунамро барад гар устухоне, к-аш сагат хояд,
Кашӣ ҳам бар таноби он сагу тумори ман созӣ.

Ба базмаш гар каши овоз, эй мутриб фанимат дон,
Саровозаш агар аз нолаҳои зори ман созӣ.

Паи озурданам ағёрро ҳозир кунӣ то кай?
Ҳузури дигаронро мӯчиби озори ман созӣ.

Сарам, эй муғбача, шуд хоки поят баҳри дурди май,
Чи бок, ар бодаполо гӯшай дастори ман созӣ?

Чу базм аз гиряҳои зор-зорам, соқиё, тир аст,
Бидеҳ ҷоми пуро-пур май, шавад гар кори ман созӣ.

Чу ту бисёр, эй Фонӣ, агар ҷӯянд, кам ёбанд,
Агар дар ишқ бо камсабрии бисёри ман созӣ.

Айзан

Ба ғайри дайр дилам чун ҳаво кунад چое,
Маро, ки баст ба занчири зулфи тарсое.

Шудам чу кофири ишқи ту, эй бути чобук,
Яқин, ки нест маро беҳ зи дайр маъвое.

Ба сад ҷамолу латофат, ки мекунӣ ҷилва,
Худойро нафасе, то кунам тамошое.

Ба шӯхи масти ман оё чи нозу истигност,
Ки ҷон ба пош фишондам, накард парвое.

Ҷамоли ў манамо, ё Раб, ар бувад дар дил,
Ба ғайри дидану ҷон доданам таманное.

Ту меравӣ ба дусад нозу ҳусн, аз он чи ғамат,
Ки дид рӯяту ҷон дод ношикебое?!

Агар ба майкада пиронасар равӣ Фонӣ,
Зи ишқи барное зинҳор бар н-ой.

Мухтараъ

Биё, ки хайма барафрўхт абри даймоҳӣ,
Чу абр масть шав акнун ба савти хиргоҳӣ.

Фурӯз манқали оташ, даровар он гаҳ май,
Бикун зи оташу май лаъл чеҳраи коҳӣ.

Чу оғаҳӣ нашгуд аз корхонаи олам,
Беҳ он ки набвадат аз май зи худ ҳам огоҳӣ.

Ба май шикастасафолу намадкулоҳи қуҷан,
Зи ҷоми зар бехӯ аз афсари шаҳаншоҳӣ.

Шаби дароз гузашту адои қиссаи мо,
Зи тӯли ҳаҷр наёвард рӯ ба қӯтоҳӣ.

Зи раҳ наяфти, агар пешвост пири тариқ,
Зи ҳамраҳи Ҳизр, эй дил, маҷӯй бероҳӣ.

Сулуки роҳи фано, Фониё, зи даст мадеҳ,
Халос аз худу аз ғайри ў агар ҳоҳӣ.

Татаббӯи Мир

Зи ғамза тиру аз мижа саф ошкор мекуни,
Магар ки оҳу дили маро шикор мекуни?

Бунафша тоб мезанад, шикасти сарв мешавад,
Ба рух чу нил мекашӣ, ба каф нигор мекуни.

Зи гиря баҳри ашки ман чу мерасад ба доманам.
Зи хирқа домани маро бад-он канор мекуни.

Ҳисоби күштагон туро чу шуд дусад ҳазор беш,
Алад чу бешумор шуд, чаро шумор мекуни?

Ба санги ҷавр күштиям, намекашӣ чу даст аз он
Магар ғариби күштаро аз он мазор мекуни?

Татаббӯи Мир

Шаби ҳаҷрам чӣ суд аз маҳ, ҷамоли ёр боистӣ,
Ба ҷашми тира шамъи рӯи он дилдор боистӣ?

Рӯхатро сер нодида фитодам дар балои ҳаҷр,
Ба гоҳи диданат наззораи бисёр боистӣ.

Надида рӯи ёрон субҳи реҳлат аз дарат рафтам,
Ба баҳти ман сагонат он саҳар бедор боистӣ.

Чи дидан буд рӯятро, ки мурдам, ваҳ, ки дар дидан
Ба ҷои ҳар миҷа дар дидай ман хор боистӣ.

Маро аз тавба гар алҳамду лиллаҳ бар забон омад,
Вале бар даргаҳи ту оби истиғфор боистӣ.

Ба кунци ҳонақоҳам ҳонд шайху аз риё мурдам,
Ҷаноби пири дайру кулбай ҳаммор боистӣ.

Паи васлаш, ки рӯ бар ҳоки раҳ молидӣ, эй Фонӣ,
Муяссар гар ба як борат нашуд, сад бор боистӣ.

Татаббўи Шайх

Шикеби дил барад аз хоби субҳоҳат рўй,
Ба оби чашмаи хуршед рўи хеш машўй.

Дилам ба кўи маҳе гум шуду маҳе беш аст,
Ки дар суроғи ваям рў ниҳода кўй ба кўй.

Ба гирди дидай гирёнам он қади раъно
Бувад чу сарви хиромон ба ҷилва бар лаби ҷўй.

Гуле зи дидай ман гашт ғоиб андар боғ,
Чу бод медавам аз изтироби он ҳар сўй.

Ту хубрёю ушшоқро маранҷон беш,
Ки хуб нест ба рўи накў шудан балхўй.

Магар зи бодаи лаълат ба ман расад бўе,
Ба сўи базми ҳарифон кашам ба дўш сабўй.

Чу Саъдӣ ар ҳарами васл ҳоҳӣ, эй Фонӣ,
Забон бубанду қадам неҳ, сухан зиёда магўй!

Татаббўи Ҳоча

Зи Кавсар дам мазан пеши лаби вай,
Касе кай об хоҳал, то бувад май?

Ба май монад, ки мамзуз аз гулоб аст,
Лабашро чунки резад аз рухаш хай.

Ба вазъи коргоҳи даҳр мангар,
Ки бо андеша натвон бурданаш пай.

Ҳамон беҳтар, ки нанҳӣ бода аз даст
Бисоти Бармаку Ҳотам куни тай.

Чу барбод аст кору бори олам,
Бинӯши бодаро бо нағмаи най.

Чу орад соқият согар лабо-лаб,
Каши чоми дамо-дамро паёпай.

Магӯ, Фони зи ишқи он парӣ мурд,
Касе к-ӯ мурд чи-твон кард, бо вай.

Татаббўи Махдум

Чу хас гум гаштам андар бори ҳусну нози гулрӯе,
Ки боди бениёзи мевазид он ҷо зи ҳар сӯе.

Ба бадхўй, ки мардум мекушӣ ҳар дам, нақӯ набвад.
Бади, эй маҳ, муносиб кай бувад аз чун ту некӯе?

Ба ишқат не тавонам панча афкандан на з-ӯ частан,
Ки аз заъфам таки пое намонду зўри бозуе.

Таку пўям, ки дар кўи муғон омад, чи айб эй шайх,
Зарурат гашт соликро давидан чун ба ҳар кўе.

Кушод аз машъали айн-ул-яқин гар ҳоҳи, эй дида,
Зи хоки даргаҳи пири муғон беҳ нест доруе.

Сари соғар мапўшон, соқиё, з-он рӯ, ки бошад нафъ
Ду чашмамро аз ў ранге, димогамро аз ў бӯе.

Маҷӯ дар қунчи хилват Фониё он лаб, ки бас бошад,
Агар ёби ба ёдаш қунчи боею лаби чӯе.

Татаббӯи Мир

Агар Фарҳоду Ширин ҳарду дар даврони ман будӣ,
Яке шарманда аз ман, он як аз ҷонони ман будӣ!

Агар Маҷнун ба дашти ишқ ҳамроҳам шудӣ як раҳ,
Ба ҷон з-ошуфтагиҳо дили вайрони ман будӣ.

Магӯ, к-аз ашк дар кӯи вафо рӯяд ниҳоли васл,
Ки гар будӣ чунин, аз дидай гирёни ман будӣ.

Чу гул ҷоки гиребонам нагаштӣ ҳар саҳар зоҳир,
Чу дурри ашк агар он шӯҳ дар домони ман будӣ.

Ҳазорон шаб ба бедорӣ ба рӯзам н-омадӣ дар ҳаҷр,
Шабе гар он маҳи номехрубон меҳмони ман будӣ.

Зи нозу ғамза ғоҳи ҷашм агар во кардӣ он маҳваш,
Зи ҳайронӣ, ки дорам дар рухаш, ҳайрони ман будӣ,

Вафоро дар дили хубон асар гар будӣ, эй Фонӣ,
Набудӣ ёр азони бевафоён, з-они ман будӣ!



Mycetidae



ФАЗАЛИ МАХДУМ АСТ, КИ БА ҲУКМИ ОЛИ МУСАДДАС КАРДА ШУДААСТ

Кардаме дар хоки күй дүст маъво, кошкى!
Судаме рухсори худ бар хоки он по кошкى!
Омади берун зи күй (он) сарви боло кошкى!
Бурқаъ афканди зи рёйи оламоро, кошкى!
Дидаме дидори он дилдори раъно кошкى!
Дида равшан кардаме з-он рёйи зебо кошкى!

Күй он маҳ то бувад, чаннат намебояд маро,
То бувад чаннат, ба дўзах дил фурӯ н-ояд маро,
Пеши лаълаш кай даҳан бо Кавсар олояд маро?
То бувад он сарв, тӯби хуш намеояд маро,
Хотир андар сояи тӯби наёсояд маро,
Соя карди бар сарам он сарви боло, кошкى.

Ди шудам афонкунон то күй он сарви баланд,
То ҷамолаш бингарам, ҳар гаҳ бурун ронад саманд,
Мунтазир мебуд то имрӯз ҷони мустаманд,
Чун бурун омад, ба рёйи хештан бурқаъ фиканд,
Гарчи имрӯз аз ҷамоли ў нагаштам баҳраманд,
Ваъдаи ин давлат афтоди ба фардо, кошкى.

Дар дили зорам ҳавас дидори он гулчехра буд,
Озими қасраш шудам, чун он ҳавас дар дил фузуд.
Монеъ омад ҳочибам в-он гаҳ ба сад гуфтушунуд,
Ҷониби гулзорам аз баҳри тамошо раҳ намуд,
Ошиқонро рухсати гул чидану дидан чи суд?
Буди он гулчехраро изни тамошо, кошкى.

Бо вучуди он ки дилро нест з-он гулрӯ насиб,
Не гули он рӯ, ки хоре аз сари он кӯ насиб,
Не ба ҷон як нукта з-он лабҳои ширингӯ насиб,
Не ба ҷашмам ҷилвае з-он орази некӯ насиб,
Кошкӣ гӯям маро гашти висоли ў насиб,
Бенасибонро насибе нест, илло, кошкى.

Нест аҳли зўҳдро огоҳи аз асрори ишқ,
Нақди дин беқимат афтодаст дар бозори ишқ,
Аз тариқи оқилий безор бошад зори ишқ,
Дин ҳаме барбод бояд дод дар атвори ишқ,
Бо вуҷуди ақлу дин сомон нагирад кори ишқ,
Дар ҳуҷуми ин шуди он ҳарду яғмо, кошқи!

Он, ки шарҳи ҳарфи ҳаҷраш, коми чонро соҳт мур,
Аз Забури ишқ дон ҳам баййиноташ ҳам Забур,
Баски васфи ў бувад вирди забони абду хур,
Гаштааст аз дурри назми аҳли табъ оғоқ пур,
Назми Ҷомиро, ки шуд дар васфи лутфи ў чу дур,
Чо набуди ғайри гӯши шоҳи воло, кошқи!

Хусраве, к-аз шамъи рояш мебарафт хуршед нур,
Моҳи нав баҳри гуломонаш сазад наъли сутур,
Бандагони ў гаҳи размовари ҳоқону фур,
Човушони ў ҳама шоҳон гаҳи айшу сурур,
Шоҳ Абулғози ки мегўяд шаҳи анҷум зи дур:
Будиям дар силки наздикони ў ҷо, кошқи.

Он ки гардун нест дар суръат ба сони азми ў,
Ақли кулл ангушти ҳайрат дар даҳон аз ҳазми ў,
Ларза дар андоми баҳр омад зи азми ҷазми ў,
Ҳарчи ронад бод мағлуб аз бисоти разми ў,
Ҳарчи ҳоҳад бод ҳосил дар ҳарими базми ў,
В-аз ҳарими базми ў садсола раҳ то кошқи.



Мария



МАРСИЯ¹³

МАРСИЯИ ҲАЗРАТИ МАҲДУМ

Ҳар дам аз анҷумани чарҳ ҷафоे дигар аст,
Ҳар як аз анҷуми ўдоги балое дигар аст.

Рӯзу шабро, ки қабуд аст сияҳ ҷома дар ў,
Шаб азое дигару рӯз азое дигар аст.

Балки ҳар лаҳза азоест, ки аз дашти адам
Ҳар дам аз хайли аҷал гарди фаное дигар аст.

Ҳаст мотамқадае – даҳр, ки аз ҳар тарафаш
Дуди оҳи дигару нолаи вое дигар аст.

Оҳи ў ҳаст ба дил тирагӣ афзоянда,
Вои ў низ ба ҷон яъсфизое дигар аст.

Гули ин боғ, ки садпора зи мотамзадагист,
Ҳар яке сӯхтаи ҷома қабое дигар аст.

Оби ў заҳру ҳавояш мутгааффин, чи аҷаб,
Ки дар ин марҳала ҳар рӯз вабое дигар аст.

Аҳли дил майл сӯи гулшани қудс ар доранд,
Ҳаст аз он рӯ, ки дар ў обу ҳавое дигар аст.

Назди арбоби яқин дори фано ҷое нест,
Ватани аслии ин тоифа ҷои дигар аст.

З-он сабаб масти май ҷоми азал орифи Ҷом,
Сарҳуш аз дори фано сӯи Ватан кард хиром.

* * *

Эй ҳарими ҳарами қурби Илоҳӣ ҷоят,
Тарафи ҷаннати Фирдавс, кучо парвоят?!

Чун шуди аз ҳарами мулк ба сайри малакут,
Буд дар анчумани хайли малак ғавфоят.

Түтиёни ҳарами қудс ба дил муштоқат,
Булбулони чамани унс ба ҷон шайдоят.

Симёкори қазо меҳри дигар дод тулӯъ,
Чарҳро аз асари равшани симоят.

Нӯҳ фалак чархзанон омада бар атрофат,
Буда гӯё ба сари ҳар як аз он савдоят.

Шӯр дар олами арвоҳ бияфтод аз он,
Ки нависанд ба ҷон нуктаи рӯҳафзоят.

Рӯҳи ақтоб расиданд ба истиқболат,
Чони автод фитоданд ба хоки поят.

Даст бар даст рабуданд туро то ҷое,
Ки дар ин ғамкада ҳам хости онро роят.

Ту шуди восили мақсади ҳақиқию бимонд
То қиёмат ба ҷаҳон шевану вовайлоят.

Дар фироқи ту ғамин монд дили ғамзадагон,
Тира з-ин гӯши мотамкада мотамзадагон.

* * *

Ту бирафтию дили ҳалқи ҷаҳон зор бимонд,
То қиёмат ба фироқи ту гирифтор бимонд.

З-оташин оҳи дили сӯҳтагон то ба абад,
Дудҳо дар ҳуми ин гунбади даввор бимонд.

Аҳли тавҳид, ки бе муршиди комил гаштанд,
Садашон мушкили ҳалношуда дар кор бимонд.

Соликонро, ки камол аз ту расиди ба сулук,
Аҷзҳо дар равишу нуқс ба атвор бимонд.

Умароро, ки шудИ машъали меҳр аз ту мунир,
Тира шуд машъалу то ҳашр шаби тор бимонд.

Сад ҳалал раҳ ба дин ёфт, ки диндоронро,
Субҳа бишкасту ба каф риштаи зуннор бимонд.

Сирри Ҳақ рафт паси пардаи китмон, ки зи ашк,
Ба гиландудаву дар маҳзани асрор бимонд.

На ки сад хори алам дар дили аҳрор ҳалид,
Ки дусад бори ситам бар тани аброр бимонд.

Толибонро равиши роҳи фано рафт зи даст,
Ҳар яке дар паси сад пардаи пиндор бимонд.

Чи тазалзул, ки зи фавти ту дар айём афтод,
3-он тазалзул чи ҳалалҳо, ки дар ислом афтод.

* * *

3-ин азо дар ҳама олам на гадо монд, на шоҳ,
Ки қашиданд ба сути ту дусад нолаву оҳ.

Абрсон гирякунон, наъразанон соя фиканд
Бар сари наъши ту хур shedi қарам зилли Илоҳ.

Гар муюссар шудияш наъш қашиди бар дӯш
Чун мани сӯхтадил, ҷониби мадған ҳама роҳ.

Шаҳриёрони ҷаҳон чок зада ҷома ба тан,
Пеши тобути ту пӯянда ба аҳволи табоҳ.

Сарбаландони замон дар таҳи наъшат шуда паст,
Ҳама гирёну қашон, бори ту бо пушти дутоҳ.

Шуда ҳар пояи маҳди ту ба дӯши як қутб,
Лек ҳар чор шуда нудбагару «во асафо!»

Оламеро ба сӯи олами дигар бурданд,
Натавон ҷуз ба чунин боркашонӣ огоҳ.

Чазаъи акбаре афтод, ки бо ин ҳама чашм
Чархи гардун натавонист бад-он сўй нигоҳ.

Гарчи шоми ту шуд аз нур чу маҳтоб сафед,
Ҳеҷ кас лек надидаст чунон рӯзи сиёҳ.

Ба намозат, ки ҳазорон зи башар пайвастанд,
Сад ҳазорон зи малоик ба ҳаво саф бастанд.

* * *

Ҳама бурданд ба аффону дили чок туро,
Ҷой карданд, чу ганче ба дили хок туро.

Хайли арбоби иродат ҳамаро хок ба дил,
Ҳар яке хост кашидан ба дили чок туро.

Сари покони ҷаҳон будӣ, аз он Эзиди пок
Пок оварду дигар бурд ҳамон пок туро.

Фарқаи баҳри висоле, ки ба ҷашми ҳиммат
Равза чун гулхану Тӯбист чу хошок туро.

Рӯҳи покат чу ба болои нӯҳум ҷарх шитофт,
З-ин ки тан зери замин рафт кучо бок туро?

Ҳама покони ҷаҳонро ба тани пок расид,
Он чи бар пайкари пок омад аз афлок туро.

Чун ту ганче, ки фалак дошт ниҳон кард ба хок,
На пай ҳифз, ки аз ғояти имсок туро.

Ақли кулл будӣ аз идроки маонӣ з-он рӯ,
Натавонад, ки тааққул кунад идрок туро.

Қисми ёрон зи ту гар зорию ғамнокӣ шуд,
Лек зоре набувад чун мани ғамнок туро.

Зада саф хайли малоик, ки барояд Маҳдум,
Муҳлисонро макун аз дидани рӯят маҳрум.

* * *

Дўстон, дар ҳама фан нодираи олам ку?
Афзалу аълами авлоди бани Одам ку?

Дар биёбони таманно-ш халоиқ мурданд,
Ба давои ҳама он Хизри Масиҳодам ку?

Дили асҳоб шуд аз теги фироқаш сад захм,
Он, ки буди ба ҳама хулқи хушаш марҳам ку?

Ҳуҷра холию парешон шуда авроқу кутуб,
Соҳиби ҳуҷра кучо, нозими онҳо ҳам ку?

Дар саро нест ба ҷуз ҳудкушии ғамзадагон,
Он ки таскин диҳад инрову ҳӯрад шон ғам ку?

Ҳома рӯ қарда сияҳ, синаи ҳудро зада чок,
Ки ҳуднованди ман он, бар уламо аълам ку?

Дар Ҳурисон натавон гуфт, ки қас ҳуррам нест,
Қас, ки дар рӯи замин ёфт шавад ҳуррам, ку?

На ки дар хонақаҳи зӯҳд фитод ин мотам,
Дар ҳароботи фано низ ба ҷуз мотам ку?

Гузарондан ба фано аҳд кунам боқии умр,
Қ-андар ин дайри кӯҳан аҳди бақо маҳкам ку?

Ишқбозон зи ғам оташ ба дил афрӯҳтаанд,
Чонгудозон ҳам аз ин оташи дил сӯҳтаанд.

* * *

Эй, ки дар пеш гирифтӣ сафари дуру дароз,
Ки бад-ин навъ сафар ҳар ки бишуд, н-омад боз.

На ки аз нӯги қалам боз бубастӣ раҳи сеҳр,
Балки аз банди забон бурдӣ аз оғоқ эъҷоз!

Нафаси құдсият аз кас натавон ёфт дигар,
Ваҳйро баъди наби з-он ки нашуд кас мұмтоз.

Шоҳро монд ба ҷон з-оташи ҳичрони ту сўз,
Бандаро дар дили садпора зи доғи ту гудоз.

На шаҳу банда, ки то рўзи қиёмат дар даҳр
Ҳар ки бошад, бувад аз мотами ту навҳатироз.

Гарчи рў дар тутуқи васл нуҳуфти, ки шави,
То абад чилвакунон дар ҳарами иззату ноз.

Мадад аз рўҳи пурандори худат низ расон,
Ки ҳаробанд зи ҳаҷри ту басе аҳли ниёз!

Ҳар ки сад қарн бимонад ба ҷаҳон, ҳам ба фусун,
Бира бояд зи ҷаҳонаш фалаки шўъбадабоз.

Эй рафиқон, ҳамаро оқибати кор ин аст,
Фикри анҷом касе беҳ, ки кунад аз оғоз.

Шоҳро агар маъни гар сурате афтодчунин,
Бод то ҳашр шаҳи сурату маъни, омин!



Nyfammom



МУҚАТТАОТ

-1-

Ҳар он, ки аз ҳама ашхоси пурмашаққати даҳр,
Буриду соҳт Ватан дар ҳарими танҳои.
Агарчи ҳеҷ надорад мушобаҳат ба насаб,
Ба воҳиде, ки мусаллам ба ўст яктои.

-2-

Аз авоми тираи пурҳирси дунъё дур бош!
Гар ҳамехоҳӣ, ки гардад сад машаққат аз ту рафъ.
Дур будан беҳ зи ғавғои магас з-он рӯ, ки ҳаст
Беҳадат ранҷ аз ҳуҷумаш, лек не имкони нафъ.

-3-

Ҳаст ошиқ ба намудор чу хок,
Лек маъшуқ бувад чун оташ.
Ин ҳам афтода бувад, ҳам помол,
Он ҳам афрӯҳтаву ҳам саркаш.

-4-

Ҷавонмард аз қарам муфлис нагардаид,
Сахиро аз ато чин нест дар чеҳр.
Ба пошидан чи нуқс ояд ба дарё,
Ба афшондан чи кам гардад зари меҳр?

-5-

Сер бар ҳар хӯшае даст мазан,
Ки шавад муциби сад ранҷу фасод.
Юз, ки абллаҳтари ҳайвонот аст,
Сер аз тӯъма чу гардад ба мурод.
Оҳу ар шоҳ занад бар ҳалқаш,
Натвонад сӯи ў чашм күшод.
Ту худ инсонию ҳикмат фани ту,
Камтар аз юз шавӣ, шармат бод!

Чу олим аз пай боло нишастан
Ба ҳар маҷлис равад, хуш пойкӯбон.
На олим, ҷоҳилаш дон, з-он ки ўро
Намояд хуш ба ҷуз болои хубон.

-7-

Фалон, ки пештар аз эҳтисоб мебудӣ,
Даруни дайр ба риндон намакхӯранда мудом.
Ба ҳуми бода намак реҳт оқибат дар дайр,
Ҳаром кард ба мо айш он намак ба ҳаром.

-8-

Зи ҳавзи Моҳиён дузданд моҳӣ,
Ки аз ҳалқ ўғитода бар карона.
Касе, к-ӯ ҳифз созад Моҳиёнро,
Муқаррар созам ўро моҳиёна.

-9-

Сарфарозо, ҳар киро аз ҳамдамон,
Пора буда пираҳан андар бадан.
Пираҳан баҳшидай аз лутфи хеш,
Файр аз ин маҳрум зори мумтаҳан.
То чиро маҳрумам аз эҳсони ту,
Пора меҳоҳам, ки созам пираҳан.

-10-

Ҳар киро гуфтӣ анису соҳти маъюси табъ,
Аз ғамаш сад доғ бар ҷони ҷафокаш будааст.
Унс бо ҳар кас гирифтам, сӯҳт ҷонамро зи ҷавр,
Саҳв кардам, он ки гуфтам, унс оташ буда аст.

-11-

Эй фалон, сӯҳти ҳалоиқро,
Мулкро шиддати ту вайрон кард.

Оташеро, ки чун ту сўзанда аст.
Чуз ба күштан илоч натвон кард.

-12-

Сифла, к-озодаро нагўяд бад,
Ё наёяд фарози хони касе.
На ба дарё расад забони саге,
Нанишинад ба суфраи саг магасе.

-13-

Ё раб, чи биност ин, ки бошад
Болое нўхум фалак равоқаш.
Гардун ба ҳилолу баҳр бо чанг
Ду това кашанд зери тоқаш.

-14-

Раҳраве, к-аш сафар андар Ватан аст,
Ҳаст душвор зи пай рафтани вай.
З-он ки андар сафараши не саҳрост
В-андар он саҳро на роҳу на пай.

-15-

Таваккул ҳар ки созад шеваи хеш,
Зи бори миннати мардум халос аст.
Ки набвад бори мардумро дар он базм,
Ки ў бар хони неъматҳои хос аст.

-16-

Чу иззат боядат, тарки тамаъ кун!
Гадоёнро аз ин маънист хорӣ.
Маҳ аз хуршед равшан чун зиёҳ хост,
Сияҳрӯ гашт аз он беэътиборӣ.
Дурафшон гашт чун бар фарқи мардум,
Ба шоҳон чатр шуд абри баҳорӣ.

Маро чоми май дар фироқи рафиқон,
 Бувад ҳамдам софию ғамзудой.
 Кунам гоҳ бар ёдашон ҳою ҳүйе,
 Кашам гоҳ аз ҳаҷрашон ҳой-ҳойе.
 Балое чунинро ба май мекунам дафъ,
 Маро буди ар май, набуди балое.

-18-

З-ошноён он қадар ранчу алам дидам, ки нест
 Майли он акнун, ки бо худ низ бошам ошно.
 Дил ҳарошу ҷон ано бинад аз эшон гүиё,
 Ҳаст як нисф аз ҳароши дил, дигар нисф аз ано.

-19-

Охуи хешро пай оху
 Чун тохти, эй савори оҳучашм!
 Тираш ту бидӯҳти ба ҷашм, аз бас,
 Қ-андар так дӯҳт бар ту оху ҷашм.

-20-

Эй хуш он равшан, қ-аз зулматободи ҷаҳон,
 Чист берун, ҳам дар он сурат, қ-аз абри тира барқ.
 Солике, қ-аш инчунин рифъат бувад гоҳи сулук,
 Як қадам бошад ба зери пай зи Фарбаш то ба Шарқ.

-21-

Дило, ҳарчанд қоил рост бошад, гуфтааш ҳам рост,
 Зи ноқил кизб гардад, з-он ки ўро қаҷ бувад поя.
 Таноби хаймаро бин, гарчи гардад бо қашидан рост,
 Замин чун қаҷ бувад албатта дар вай қаҷ фитад соя.

-22-

Нуктаи комил, ки дар сидқаш набошад иштибоҳ,
 Дар дили қоил ба оини накӯ ояд фурӯд.

Лекин андар хотири он ноқилони кацравиш,
Лаҳни Довуд ар бувад, ояд ҳама хориҷ суруд.
Чун рухи некӯ, ки дар оина бинмояд накӯ,
Зишту каҷ бошад агар бини-ш дар шамшеру хӯд.

-23-

Сўхбати шоҳро чу оташ дон!
Ки барафрӯзадат ҳарорати ў.
Лекин аз вай ба як шарап сўзи,
Дар ту гар уфтад шарорати ў.

-24-

Ба назди ақл зи ҳайвон кам аст инсоне,
Ки набвадаш асар аз дилпазирии овоз.
Дар уштурони Араб бин, чи навъ покӯbon,
Ба ваҷdu ҳол раванд аз худӣ аҳли Ҳичоз.

-25-

Дар ин манзилгаҳи фонӣ шаҳонро
Ба лашкаргаҳ, ки ҳар сӯ кӯсу пил аст.
Бад-он лашкар пагаҳ дар вақти шабгиҳ
Зи табли навбати кӯси раҳил аст.

-26-

Хуш он, к-ӯ андар ин дайри мухолиф,
Ба кас ёре наяфтод иттифоқаш.
Ки гар бар табъи даврон уфтад ёр,
Балои дил бувад ҳар дам нифоқаш.
Ва гар табъи туро афтад мувофиқ,
Ҳалоки ҷон шавад доги фироқаш.

-27-

Ҳаст Ҳақро сунъи беҳад фикри маснуоти ў,
Баҳри ибрат гашт соликро сафар андар Ватан.
Бо тамошои саноъе гар наёбад раҳ футур,
Дар шуҳуди ў бувад ин хилват андар анҷуман.

Он сафарнокарда ин хилват күчө ёбад касе,
Васл мумкин нест бе ҳичрону давлат бе миҳан.

-28-

Фониё, гар шодият бояд, тамаъ бигсил зи халқ,
З-он ки аз ранци тамаъ дилро расад ҳар дам fame.
Гар бувад дар хотират розе, фурӯ ҳӯр, дам мазан!
Чун зи абнои замон мумкин набошад маҳраме.
Боядат аз олам озодӣ, биравозода бош!
З-он ки бошад олами озодагӣ хуш оламе.

-29-

Рӯзу солу моҳ умрат гар бар ғафлат баргузашт,
Нест миқдори даме, гар дар ҳисоб ори ҳаме.
Рафт ҳуд аз рӯзу солу моҳ, рафта ҳосилат,
Эътиимодат мондаро бинмуд даме з-он ҳам каме.
Дил чи сон бандӣ ба умре, к-аш набошад эътиимод,
Не ба соле, не ба моҳе, не ба рӯзе, не даме.

-30-

Бувад инсон мураккаб аз аносир,
Ки набвад ҳеч якро эътиимоде.
Бимирад оташаш дар дам ба обе,
Равад дар лаҳзае хокаш ба боде.
Зи обу бод набвад ҷуз ҳаётат,
Агар дар яқдигар таркиб додӣ.
Бад-ин ашёи бебунёд бингар!
Ки аз ғафлат чи гуна дил ниҳодӣ?
Аз инҳо гар бақо бошад муродат,
Аҷоиб қалтабони номуроди!

-31-

Мадор ҷашми вафо аз халқи олам,
Ки ҳеч як ба умеди вафо намешояд.
На умрашон чу вафо дораду на ҷону на ҷисм,
Бигӯ, вафо зи ду-се бевафо күчо ояд?

-32-

Татаббӯй кардани ФонИ дар ашъор,
На аз даъвою не аз худнамоист.
Чу арбоби сухан соҳибдилонанд,
Муродаш аз дари дилҳо гадоист.

-33-

Маънии ширину рангинам ба турки беҳад аст,
Форси ҳам лаълу дурҳои самин, гар бингари.
Гүйё дар раста бозори сухан бикшодаам.
Як тараф дўкони қаннодию як сў заргари.
З-ин дўконҳо ҳар гадо коло кучо донад харид?
З-он, ки бошад ағниё, ин нақдҳоро муштари.

-34-

Сиҳат ар ҳоҳӣ, макун майли таом,
То набошад иштиҳои ғолибат.
Лек бояд даст аз ў вақте қашӣ,
К-аш ба ҳӯрдан нафс бошад толибат.

-35-

Зи назм нуктаро нони салаф ҳаст,
Агарчи дар дили мардум шукӯҳе.
Дигар ҳам достонсанҷони нозук,
Ки ҳоло дар миён бошад гурӯҳе.
Агар ман шарҳи дарди хеш гӯям,
Набошад ҳалқро ҷои сутӯҳе.
Ба боғ ар булбулу қумрӣ сароянд,
Кашад ҳам ҷуғз аз вайронса дуҳе.

-36-

Шеъри ман гар з-он ки дар маъни ба ман фарзанд шуд,
Лек маҳбуби манаст ашъори марғуби касон.
Ончунон к-афтод фарзанди касон маҳбуби ман,
Чи бувад ар фарзанди ман ҳам гашт маҳбуби касон?!

Душманат гар ҳасуд шуд, нек аст,
Ки ба ранҷ ояд ўзи феъли бадаш.
Феъли ўёру душманат бошад,
Аз пай қасди чисму чони худаш.

Н. Г.
С. Г.
Котиберо, ки бад нависад, ҳаст
Рўсиёҳи ҳам аз саводи хаташ.
В-ин балтар, ки зи хаташ афтад саҳв,
Ҳам ду сўи қалому ҳам васаташ.
Он саводаш бувад чу ҳиндуди зишт.
Ки ба ҳар лафз ҳам фитад ғалаташ.

Котибе, к-аз нуқтае бечо гаҳаш,
«Хуб» шакли «чўб» гирад, «нек» — «нанг».
Бояд он нанги ҳалоиқро шикаст,
Ҳам ба чўб ангуштҳо, ҳам сар ба санг.

Фалонро, ки дахл аст аз ҳад бурун,
Вале як дирам набвадаш ҳарқ аз ин.
Гузашта нишинад ба ҳар анҷуман,
Фарози бузургони бо илму дин.
Ба таърифи мазкур ин шахсро,
Тавон гуфт: камхарчи болонишин.

Китоб он кас, ки аз кас орият ҷуст,
Макун з-аҳли хирад, дигар шумораш.
Ки ҳаст он мўниси маҳбуб қасро
Гаҳе андар бағал, гаҳ дар канораш.
Чи аглаҳ мардаке бошад, ки гўяд,
Ба ман дех чанд рўзе мустаораш.

Эй, ки назми суханварони ҷаҳон,
Мекунӣ нағӣ, шеъри худ таҳсин.
Нестанд аҳли донишу инсоғ,
Ки бувад инчунинашон оин.
Ҳарни хешу айби кас дидӣ,
Ниги кӯр, акси ин ҳам бин.

Саҳӣ, аз ҳарчи дорад, мекунад базл,
Зи камтар кам, vale az бештар беш.
Зи дарё дур, зи кӯза қатраи об
Бувад ҳар як аз инҳо дархури хеш.
Саховатро ҳар он к-ӯ даст, ки хост,
Ки чун ҷамъ ояд, афшонад ба дарвеш.
Сахо набувад, ки бошад ҷамъ кардан,
Ҳама кори бахили ҳилятандеш.
Саҳӣ онро шумур, к-аз ҳарчи дорад
Сахо, бо ҳар ки пеш ояд, барад пеш.

Ҳар он шахсе, ки напсандат касеро,
Бувад дур аз тариқи дардмандӣ.
На ҷандон аст написандидани ҳалқ,
К-аз, инаш лозим ояд худписандӣ.

Ҷамоате, ки писанданд назми худро пеш,
Ки ин сифат пеши аҳли табъ напсанданд.
Ба гоҳи хонданаш аз ҳолу завқ гиря кунад,
Ки ҳалқи олам аз он гиря сар ба сар ханданд.
Вале агар дигаре дар баён намояд сеҳр,
Забон ба таҳсин чун сеҳр карда барбанданд.
Дар ин қазия худовандашон диҳад инсоғ,
Ки мункири қараму раҳмати худовандаанд.

-46-

Накүй бо бадон камтар кун, аммо
Ба некон бештар кун некии хеш.
Ба неку бад баробар гар куни лутф,
Фитад бо некувон кам, бо бадон беш.

-47-

Не ба зоҳид, не ба ошиқ ҳаст коре ихтиёр,
Мекунад онро, ки ҳар як аз азал дорад насиб.
Кай ба худ тасбеҳ дар гардан фиканда фохта,
Ё зи ишқи гул ҳазор афғон қашида андалеб.

-48-

Гар наҳоҳӣ дод чизе бо касе, гуфтан ки чӣ?
Чунки гуфти: саъӣ кун албаттаву он гуфта дех.
Гуфта нододан на кори одами дон зинҳор,
Гар тавон ногуфта дех, к-ин доданат ногуфта беҳ.

-49-

Чу фарзанди некӯст аз марди ноҳуш,
Таҳайюр наёяд, тааҷҷуб нашояд.
Зи хоро агар гавҳар ояд аҷаб нест,
В-ар аз пайқари хорбун гул кушояд.

-50-

Дило, дар даври гардун гӯшае гир,
Ки аз гирдоб беҳ чустан каноре.
Канора гар мұяссар нест, худро
Маяфкан андарин ғарқоб боре.

-51-

Булбуло, машъуфи ишқи гул машав,
Ёд кун аз шиддати хори фироқ.
З-он ки бандад бор гул дар панҷ рӯз,
Соле афтад бар дилат бори фироқ.

Тираам аз мардуми чашми худ, эй Фони, зи бас,
К-омадам бар рўзи мардум дар ҷаҳон номардуми.
Одами оби магар ҷўям зи дарё, фарқа гашт,
З-онки аз рўи замин гум гашта ҷинси одами.

-53-

Ба даҳр соири мардум кучо вафо доранд?,
Ки то талаб кунӣ онро зи зумраи хубон.
Ҷафову меҳнати аҳли замонро ночор,
Кашӣ, ҳам охир боре зи ҳайли маҳбубон.

-54-

Зи сар то по набошад шеъри кас хуб,
Ки ин мумкин набошад ҳеч қасро.
Баду нек ар баробар ҳаст, бад нест,
Басе доранд ин неку ҳавасро.
Зи бад гар неки ў бошад зиёда,
Надид аз сад яке ин дастрасро.
Каломи Ҳақ наёмад ҷумла яксон,
Чи бошад нукта мушти хору ҳасро.

-55-

Ҳар касе, к-аз рўи истиғно ба мардум хонд шеър,
Нек ҳам ҳаст, созад зишт пеши ҳалқ беш.
Даъвии мақбулии шеър ар кунад сар то ба пой,
Хештанро ҳам кунад мардуд ҳамчун шеъри хеш.

-56-

Шеър – холи кардани дил гашт аз андӯҳу дард,
Хоҳ аз бадсиратон, хоҳӣ зи некусуратон.
Дил чу холи гашт, қоил ҳам ба мақсадаш расид,
Даъви ин ҷо кай маҳал дорад зи олиҳимматон.
В-он ки даъво кард, бошад бар ақобир даъвияш,
Ҳошалиллаҳ, кори дунон бошаду бехурматон.
Ҳуҷҷати ислом Фаззоли надонад айб нест,
Гар Фаззолиро биёмурзанд бо қалби чатон.

Гурехтан талабам аз чаҳону аз халқаш,
Ба сони боди вазон, балки мисли барқи чаҳон,
Ки часта з-ин ҷо ҳудро ба оламе фиканам,
Ки чашм дигар нафитад рӯ ба рӯи халқи чаҳон.

-58-

Гар касе ёри мувофиқ дорад, эй дил, бок нест,
Гар зи даврони мухолиф ҷони зоре бошадаш.
Дарду ғам набвад касеро аз ҷафои даҳр, агар
Дардро ҳамдарду ғамро ғамгусоре бошадаш.

-59-

Шеъри ман чист, к-аз он лоф занам, шармам бод?!
Донам аз ҳар сухане камтару волас будам.
Ман нагӯям, ки аз он гиря кунанд аҳли дилон,
Ки агар аҳли диле ханда кунад бас будам.

-60-

Сарои даҳр, ки ҳар лаҳза корвони дигар
Дар ў нузул кунад баҳри ҳӯрдану хуфтан.
Муқим ношуда табли раҳил қӯбад боз.
Бад-ин ҷиҳат шавадаш корвонсаро гуфтан.

-61-

Олиму ҷоҳил агарчи ҳарду ҷинси мардуманд.
Фарқ бошад дар миён аз осмон то ҳоки раҳ.
Дурру жола ҳарду аз абранду дар ҳайъат шабеҳ,
ОН равад бар точи шаҳ, ин лек дар ҳоки сияҳ.

-62-

Чи ҳол аст ин муғаниро, ки лафзи шеър аз ў мағҳум
Намегардад зи бас илҳони таҳрироти пурпечаш?
Яке гуфто: «Ба ёдам буд ин шеъру нафаҳмида».
Бигуфтам: «Шеъри ман буду нашуд мағҳуми ман ҳечаш».


Эй ғани, аз мол базли аҳли истеҳқоқ кун,
Вақтро фурсат ғанимат дор аз баҳри қарам.
Дар ҷавонӣ барфишон ҳар сӯ дирамро, пеш аз он,
Қ-ӯ фитад аз раъши дастат гаҳи пирӣ дирам.

-64-

Ҳар ки ў рост гашту равшандил,
Дар сияҳчоли даҳр бадрӯз аст.
Шамъ, қ-ӯ рост асту базмафрӯз,
То дами мурданаш ҳама сӯз аст.



Рубинет



То андар дил тобу тавоне будам,
То дар бадан аз рўҳ нишоне будам,
Дил моили хусни дилситоне будам,
Чон волаи ошўби ҷаҳоне будам.

-2-

Эй, пургулу лола аз рухат гулшани чашм,
Равшан зи ҷароғи оразат маскани чашм,
Гар во нашавад ба ҷеҳраат равзани чашм,
Торик шавад ду машъали равшани чашм.

-3-

Эй, бе ту маро ба сабр ҷуз нуқсон не,
Дилро зи ғамат ҷуз алами ҳичрон не,
Ҷонро ҳам ғайри меҳнати ҳирмон не,
Не-не, сабр нею дил не, ҷон не.

-4-

Эй беҳаду адд, ҳар нафасат ҳамду сано,
В-аз сад ҷандин ҳамду сано-т истиғно.
Зикри малакут андар ин дайри фано,
Бо илми ту «субҳонака ло илма лано».

-5-

Аз гўшии бом орази моҳсимо,
Хуршед гарат надида бошад зи имо,
Шуд акси ду абрўят ба ҷашмам, санамо,
Он навъ, ки дар шиша бувад қибланамо.

Эй аз май лаълат ҳама сармастии мо,
Аз сарви баландат ба замин пастии мо.
К-аз пай ба ҳаёли туст ҳамдастии мо,
Вопас бошад зи нестӣ ҳастии мо.

Омад зи насими субҳ бўи ту маро,
Дар равза намуд ҷилва кўй ту маро,
Гул дидаму шуд нишони рўй ту маро,
Маълум нашуд валек хўи ту маро.

-8-

Шаб то ба саҳар ҳамекунам зориҳо,
Дар шиддати танҳоию бемориҳо,
Аз ҳаҷр фикандем ба душвориҳо,
Эй ёр, кучо шуд он ҳама ёриҳо?

-9-

Чонам ба ду лаъли чонфизои ту фидо,
Рӯҳам ба насими атроси ту фидо.
Ошуфта дилам ба ишваҳои ту фидо,
Фарсада танам ба хоки пои ту фидо.

-10-

То шуд ба ҳавои ишқи он моҳлиқо
Ашкам дарё аз ҷигари хунполо,
Гирянд ба ҳоли ман дар он ранҷу ано,
Мурғони ҳавои моҳиёни дарё,

-11-

Аз ҳаҷри ту корам изтироб аст имшаб,
Чон аз пай рафтсан ба шитоб аст имшаб,
Танро зи фироқ печу тоб аст имшаб,
Дарёб, ки кори дил ҳароб аст имшаб.

-12-

Дар баҳри сиришкам, ки нуцум аст ҳубоб,
Не-не, ки дар ўст оғариниш нобоб.
Гардуни ба ҳазор қавқаби дурри ҳушоб,
Афтода ба сони садафе дар гирдоб.

-13-

Оини талаб зи худписандон маталаб,
В-ин шева چуз аз ниёзмандон маталаб.
Бенақшى зи ахли зўҳд чандон маталаб,
В-ин нақш зи ғайри нақшбандон маталаб.

-14-

Дар гурбатам, афтода зи ҳичрони ҳабиб,
Аз шиддати заъф гашта бо марг қариб,
Ёре на, ки орад ба сари хаста табиб,
Зоре на, ки чўяд кафан аз баҳри ғариб,

-15-

Ҳар лаҳза, ки аз чарх ҷафое расадат,
В-аз ҳодисаи замон балоэ расадат,
Фам нест гар аз маҳе ҷафое расадат,
Сар чун сари зулфи ў ба пое расадат.

-16-

То кай ситаму меҳнати ҳичрон кашамат?
Бошад, ки шабе ба байт-ул-аҳзон кашамат
Аз чоки дарун дар дили вайрон кашамат,
В-онгоҳ зи дил ба хилвати ҷон кашамат.

-17-

Дил нест, ки дар зулфи парешони ту нест,
Ҷон нест, ки саргаштай ҳичрони ту нест.
Гўй, ки дилат з-они ман аст, они ту нест,
Ҷон они ман аст, гўиё ҷони ту нест.

-18-

Дар ҷоми булӯрин май ҳамчун ёқут,
Гар ёбам, созам шабу рўз онро қут.
То дар фалаки пиру сипеҳри фартут,
Чун ҳар ду шавад ҳавосу ақлам мабҳут.

Заъфамро он миёни чун мў боис,
Қатламро он турраи ҳиндү боис,
Умрамро он қомати дилҷў боис,
Чонамро он лаъли сухангў боис.

-20-

Чашмат, ки тариқи сехр аз ў ёфт ривоҷ,
Аз Бобилу Кашмир ҳамегирад боч.
Айёрсифат рабуда гоҳи тороҷ,
Аз танҳо сар чунон, ки аз сарҳо тоҷ.

-21-

Соқӣ, ба мани ғамзада пеш ор қадаҳ,
Ҳарчанд бувад бузург, бардор қадаҳ,
Гар з-он ки бувад сипеҳри даввор қадаҳ,
Дар як-ду кашиш кунам нагунсор қадаҳ.

-22-

Дар ишқ мабош пеши чонон густоҳ,
Чун банда бувад ба назду султон густоҳ,
Аз дўст чу васл ёфт натвон густоҳ,
Оқил ба адаб бошаду нодон густоҳ.

-23-

Дар ошиқӣ он кас, ки муҷаррад бошад,
Беҳ з-он ки ба ақлу ҳуш муқайяд бошад,
Он, к-ӯ зи қабул дам занад, рад бошад,
В-ар даъвии некуи кунад, бад бошад.

-24-

Ту н-омадию меҳри фалак ҷилва намуд,
Ту рафтию меҳр бувад бар ҷархи қабуд.
Ояд ба руҳам хуни дил аз дида фуруд,
Аз омадани дери туву рафтани зуд.

Омад ба мани хаста зи дилбар коғаз,
Аз масъалаи вафо муҳаррар коғаз,
Гирён мондам чу дидаро бар коғаз,
Чун ашки равон фурӯ шудам дар коғаз.

-26-

Омад ба чаман қофиласи боди баҳор,
Аз сунбули тар нофай Чин баста ба тор.
Аз гунча, ки карда ҳазза нарғис изҳор,
Гӯё ки ба ҷашмаш зи раҳат баст губор.

-27-

Ҷоно, дастат як дамам аз дӯш мабар,
В-аз нукта даҳони худам аз гӯш мабар,
Рух аз руҳи гарданам зи оғӯш мабар,
Аз ҷисмам рӯҳу аз танам ҳуш мабар.

-28-

Соқӣ, на зи оби талҳ, к-аз оташи тез,
Як ратли гарон сӯи ман овар, бархез!
Гар з-он ки зи тавбаат шавам узрангез,
Андоз ба остину дар ҳалқам рез.

-29-

Соқӣ, ба қадаҳ май тарабнок андоз,
Акси руҳи пок дар май пок андоз,
Бас шӯру шағаб бар мани бебок андоз,
З-он ғулғула дар гунбади афлок андоз.

-30-

Рафтию ба ҷисмам аз ту тоб аст ҳанӯз,
Ҷашмам зи хаёли ту пуроб аст ҳанӯз,
Тан з-оташи ишқи ту қабоб аст ҳанӯз,
Боз о, ки дил аз ғамат ҳароб аст ҳанӯз,

Рафтию дил аз ғамат фигор аст ҳанүз,
В-аз шавқи ту чашм ашкбор аст ҳанүз,
Во гард, ки қон зи ҳаçр зор аст ҳанүз,
Боз ой, ки дил дар интизор аст ҳанүз.

-32-

Ёрам нашуд он бути париваш ҳаргиз,
З-ў шод нагашт ин дили ғамкаш ҳаргиз,
Бе ўзи дамам кам нашуд оташ ҳаргиз,
Яъне назадам ба ўдами х(в)аш ҳаргиз.

-33-

Дорам зи вучуди худ парешонию бас,
В-аз ҷумлаи кардаҳо пушаймонию бас,
Аз ақл насибам шуда нодонию бас,
Бар нодонии хеш ҳайронию бас.

-34-

Он рўй, ки авчи ҳусн шуд ҷилвагаҳаш,
Наззора намудаам зи зулфи сияҳаш,
Нисбат натавон кард ба ҳуршеду маҳаш,
З-он рўй, ки назар фикандаам таҳ ба таҳаш.

-35-

Хоҳи, ки бадат рў надиҳад, ҳушхў бош!
Бо аҳли дукун, яқдилу яқрў бош!
Ҳар сў, ки равад ҳалқ, ту дигар сў бош!
Яъне ки мабош бо қасу бо ў бош!

-36-

Ҳар чиз расад зи аҳли даврон махурӯш,
В-аз қисми азал зиёдаро беш макӯш,
Барбанд зи ношуниданӣ рапхнаи гӯш,
В-аз ҳарчи нагуфтаниӣ, забон дор ҳамӯш.

-37-

Хоҳи, ки ба хосагони Ҳақ гардӣ хос,
Аввал зи авом хешро соз ҳалос.
В-он гоҳ даро ба роҳи сидқу ихлос,
То хос қунандату пазиранд ҳавос.

-38-

Хоҳи, ки туро расад зи дарвешон файз,
Ту низ расон зи ҷуд бар эшон файз.
Ин гуна гарат расад ба дилрешон файз,
Шояд ки туро даррасад аз пешон файз.

-39-

Э дил, ту магӯ, ки мушки ноб аст он ҳат,
З-он рӯ, ки зи занг дар ҳичоб аст он ҳат,
К-аз шом рақам бар офтоб аст он ҳат,
Не-не, ғалатам, нақш бар об аст он ҳат.

-40-

Эй, аз ту даруни нотавонамро ҳаз,
В-аз ҳусни ту ҷашми хунфишонамро ҳаз,
Аз қадди ҳушат рӯҳу равонамро ҳаз,
В-аз лаъли равонбахши ту ҷонамро ҳаз.

-41-

Дар рӯзи ҷудоӣ ғами дилсӯзи видоъ,
В-он оташи ҳаҷри шӯълаафрӯзи видоъ,
Сад ғуссаи муҳлики ғамандӯзи видоъ,
Нобуд намуданд маро рӯзи видоъ.

-42-

То шуд ба дарун оташи ҳичрон воқеъ,
В-он гаҳ зи бурунам ашки ғалтон воқеъ,
Шуд саъӣ бад-он чи буд имкон воқеъ,
Он шӯъла ба об қушта натвон воқеъ.

Эй з-оташи савдои ту доғам бар доғ,
Дар шоми ғам аз сипеҳрам афзунтар доғ,
Бигзашта дарун ҳам аз бурунам ҳар доғ,
Оё ба күчө ниҳий кунун дигар доғ?

-44-

Эй, қатли маро қашида мижгонат сағ,
Ҳар тире аз он ҷони маро карда ҳадаф,
Ҷуз он ки дар он варта шавад умр талаф,
З-он сағ натавон рафт бурун ҳеч тараф.

-45-

Ёрон чу қашанд дар баҳорон май соғ,
Ман гарчи зи зўҳду тавба беш орам лоғ,
Дорандам агар зи май бад-он ҳарза маоғ,
Дар олами ёри набувад аз инсоғ.

-46-

Мӯҳлик бувад, эй рафиқ, айёми фироқ,
Омехта заҳри ҳаҷр дар ҷоми фироқ.
Гар субҳи висолам дамад аз шоми фироқ,
Номам мабар, ар дигар барам номи фироқ.

-47-

То монд қазо бар сари ман афсари ишқ,
Дар баҳри дилам соҳт ниҳон гавҳари ишқ,
З-он афсарам афтод ба каф кишвари ишқ,
З-ин гавҳарам афрӯҳт ба дил ахгари ишқ.

-48-

Дар дайри муғон муғбачагони чолоқ,
Карданд маро ба бода маству бебоқ,
Махмуриям афканд чу бар хок ҳалоқ,
В-он гаҳ нағирифтанд ба май хирқаи чоқ.

Эй соқии шанг, дөх май оташранг,
К-ў об кунад агар чакони-ш ба санг,
Афтода гарон санги ғамам дар дили танг,
Шояд сабукаш кунам бад-ин ҳилаву ранг.

-50-

Дар оташи ишқ чисму ҷонам маҳу сол,
Он навъ расонад варзиши худ ба камол.
К-андар дўзах агар фитам, бошад ҳол,
К-аз дўзахи ҳаҷр сўй фирдавси висол.

-51-

Сарришта зи аҳли зўҳд бигсил, эй дил,
Дар дайри фано бисоз манзил, эй дил,
Чуз мутрибу май маҷӯй ҳосил, эй дил,
Як-як гуфтам, гўш кун, эй дил, эй дил!

-52-

Огоҳ нагаштам, ки дар ин дайр киям,
Ё худ чияму аз чияму баҳри чиям?
Маълумам не, ки одами ё зи маям,
Ё хоки замин зи ман, чи сон одамиям?

-53-

Аз меҳнати ошиқӣ ба ҷонам, чи кунам?
Девонаву расвои ҷаҳонам, чи кунам?
Сабр аст маро ҷораву донам, чи кунам?
Донам чи кунам, чун натавонам, чи кунам?

-54-

Эй, хоки ту тарфи кулаҳи подشاҳон,
З-он рӯ ки туй подшаҳи каҷкулаҳон.
Барқе зи рухат бар ҳаси ин ҷисми ҷаҳон,
В-аз қашмакаши аҳли ҷаҳонам бираҳон.

-55-

Эй дил, рўзат тира шуд аз аҳли замон,
З-он сон, ки бувад шабат ҳамон, рўз ҳамон.
Аз ҷабри замон чу як замон нест амон,
Гар ҳоҳӣ амон, ҷоми май аз даст намон.

-56-

Дар ҳаҷр макӯш, эй парипайкари ман,
Андеш зи сӯзи дили ғампарвари ман,
Ди чун нафасе дур шуди аз бари ман,
Рӯҳ аз тани ман париду ақл аз сари май.

-57-

То субҳ аён қунад зиё шамъи Ҳутан,
То рўз бувад ҷароғи хур шаъшаъазан
То шом бувад машъали маҳ нурафкан,
Ё Раб, ки бувад ҷароғи умрат равшан.

-58-

Як шом гар он шамъи саодатпартав,
Дорад май кӯҳнаам ба дайр аз сари нав,
Аз фикри ҳумори субҳи ў ранча машав,
Гар баҳри ваям, ҷон гараву ҷома гарав.

-59-

Майхона, ки ҷоми лаълнок аст, дурд,
Мастон аз ишқ ҷомачок аст, дурд,
Ғам нест, зи ғам он ки ҳалок аст, дурд,
Ҳар қатра зи май чу ҷони пок аст, дурд.

-60-

То даст ба домани яке кӯҳи шукӯҳ,
Маҳкам кардам, дилам шуд аз ғусса сутӯҳ.
Хоҳам, ки фишонда остин бар анбӯҳ,
Ин дам гирам ба коми дил домани кӯҳ.

-61-

Дар фақр ҳар он чи дар сарат ҳаст, бинех,
В-он чиз бувад андар кафу дар киса, бидеҳ.
В-он гаҳ коре, ки з-ин ду бошад ба даме(х),
Он шуд, ки зи ҳар чи оядат пеш, маҷеҳ.

-62-

Аз фикри муҳол, эй дили девона,
Хоҳӣ ба ту ҳамхона шавад ҷонона.
Он рашки парӣ чун шавадат ҳамхона,
Чун хона туро нест ба ҷуз вайронা.

-63-

Эй рӯи ту, кавқаби ҷаҳонорое,
В-эй бӯи ту ашҳаби равоносое,
Бе мӯи ту, ё Раб, ҷунон фарсое,
Гесӯи ту чун шаби ғифонафзое.

-64-

Гар заҳри ғамам кунад ҳалок, эй соқӣ,
Тарёки маям диҳӣ, чи бок, эй соқӣ?
Дил шуд чу зи тавба ҷурмнок, эй соқӣ,
Он ҷурм ба бода шӯй пок, эй соқӣ!

-65-

Дар дайр гарат ҳавост нӯшиданӣ май,
Бо муббачагон ба лаҳни ҷангӯ дафу най.
Мумкин набувад агарчи боши Ҷаму Кай,
Бе ҳиммати пири дайру бе рухсати вай.

-66-

Бар шӯҳӣ аз ин ишвагарон, эй соқӣ,
Пинҳон ба ту ҳастам нигарон, эй соқӣ,
Пур соз сабук ратли гарон, эй соқӣ,
Бехушам кун чун дигарон, эй соқӣ.

Дар майкадаи ринду шон, эй соқӣ,
Бурданд чу маро кашон-кашон, эй соқӣ,
Хоҳӣ, ки шавам зи майкашон, эй соқӣ,
З-он май, ки кашӣ, ба ман чашон, эй соқӣ.

-68-

Дар фасли хазон барги разон, эй соқӣ,
Шуд коргаҳи рангразон, эй соқӣ,
З-он май, ки хӯрӣ, диҳам аз он, эй соқӣ,
То нӯшам аз он мазон-мазон, эй соқӣ.

-69-

То моили ҷоҳи олами дун боши,
Ҳар лаҳза зи андӯҳ дигаргун боши,
Хоҳӣ зи Чаму Сикандар афзун боши,
Бе Оинаву Ҷом, бигӯ, чун боши?

-70-

То сокини кӯи бенишонӣ нашавӣ,
Шоистаи асрори ниҳонӣ нашавӣ,
Макрун ба ҳаёти ҷовидонӣ нашавӣ,
То аз асари вучуд фонӣ нашавӣ.

-71-


Эй, он ки дар ин дайри фано дар бандӣ,
Бар худ тааби роҳи бақо барбандӣ!
Бо ҷоҳи ҷаҳони бевафо хурсандӣ,
Гар шоҳи замонай, ки ҳочатмандӣ.

-72-

Лофтаз дониш нест ба ҷуз нодонӣ,
Донистани ҷаҳл илм шуд, то донӣ,
Мушкил ба худат кор ҷаро гардонӣ,
Чун бошад як нею ҳазор осонӣ.



Пасхалъ



ТАРРИХХО¹⁴

ТАЪРИХИ ВАФОТИ ҲАЗРАТИ МАҲДУМИЙ (ЧОМИЙ)

Гавҳари кони ҳақиқат, дурри баҳри маърифат,
К-ў ба Ҳақ восил шуда дар дил набудаш мосивоҳ.
Кошифи сирри илоҳӣ буд бешак, з-он сабаб
Гашт таърихи вафоташ: «Қашфи асрори илоҳӣ».

كتاب المسند

Сари арбоби маъни орифи Ҷом,
Ки буд ў муршиди аҳли тариқаг.
Чу шуд з-ин дори ФонИ, гашт таърих
Ба фавташ: «Ҳодии сирри ҳақиқат».

(هذا هو ملخص)

ТАЪРИХИ ВАФОТИ ХОЧА УБАЙДУЛЛОХ

Хочай Хочагон Убайдуллоҳ,
Муршиди соликони аҳли яқин.
Шуд ба ҳулди барин, ки аз фавташ,
Соли таърих гашт: «Ҳулди барин».

الفلكي

Бишкуфт ба гулистони олам,
Гулбарги риёзи комкори.
Таърихи валодаташ аз он шуд:
«Зебанда ба мулки шаҳриёри».

جیلیک سالک مکھری

Султон Маҳмуд'он кироми дурри пок,
К-аз гуссаи мурданаш чаҳонест ҳалок.
З-он «сурхча» таърихи вафоташ кардам,
К-аз «сурхча» сарви қадди ў рафт ба хок.

二三

Сари аҳли фано Саид Ҳасан рафт,
Ки чои ў биҳишти ҷовидон бод.
Паи он покрӯ ҷустанд таъриҳ,
Бигуфтам: «Ҷаннати покаш макон бод».

(Ҳөтт Ҷаннатин Ҳеклан Ҷад)

Ба нурӯ сафо равшан аст ин мақом,
Фақад сора анворуҳу боҳираҳ.
Чу бониш фарҳ асту худ фохир аст
Лақад кона таърихуҳу «фоҳираҳ».

(فاخره)

Сарви чамани ҳаёт Абдурраҳмон,
К-ў рафт аз ин дайри фано сүи ҷинон.
Таърихи ҷунин воқеаи ғуссарасон,
Гар меҳонӣ; «Худо биёмурзад»хон!

(خدا بیامرزاد)

Мири Султон Ҳасан, ки як соат
Набвадаш з-иштиғоли май дурӣ.
Мирзобек-нурӣ дидай ў
Буд масти шароби ангурӣ.
Ки қазошон расид з-офати май,
Лек вақти ҳумору ранҷурӣ.
Буд мобайни фавташон даҳ сол,
В-ин бувад маҳзи сидқу машкури.
Гашт таърихи фавти ин: «Махмур»,
В-он яке шуд аён: «Зи Махмур».

(ز مخموری) (مخمور)

Ба уштур ҷамъ кардан майл фармуд,
Ҳаёли шоҳ Абдулғозӣ баҳодур.
Пас аз як сол шуд з-он ҷамъ кардан,
Замири поки он шаҳро танаффур.
«Шутур» буд аввалишро соли таъриҳ,
Дувумро баъди соле гашт «Уштур».

(اشتر)

Нүхсад аз ҳичрат гузашта аз сўи Мозандарон,
З-иктизи чарх бас амри ғарибе рў намуд.
Золимеро кушта сўи шаҳраш оварданд сар.
Он чи оварданд қатлашро ҳамон таърих буд.

(۲)

ТАЪРИХИ ВАФОТИ ПАҲЛАВОН

Муҳаммад Паҳлавони ҳафт кишвар,
Ки дар даҳраш набуд ақрону амсол.
Сари сарҳалқаи аҳли тариқат,
Ки рафт аз қайди гети фориг-ул-бол.
Зи баъди кутби олам орифи Ҷом,
Ки ў маҳдуми даврон буд, аз иқбол.
Пас аз соле сўи ҷаннат хиромид,
Аз ин деринадайри мухталифҳол.
Агар пурсат касе таърихи фавташ,
Бигўям: «Баъди Маҳдуми ба як сол».

(بِدْ مَخْلُقَتِ بَنَكَ سَلَانْ)

Гар ҳавзи «Боги зоғон» кўҳна аст, бок набвад,
Дар ҷўи ўзи Кавсар ҳар сў чу обдав шуд.
«Боги Сафедро» ҳам карданд турфа ҳавзе!
Ин турфатар, ки инро таърих: «Ҳавзи нав» шуд.

(جَوَضَ لَوْ)

Фозил аз андешаи кўтаҳ, ки части ҳар тараф,
Не салоҳи ҳол буд андар дилаш, не оқибат.
Оқибат омад ба дasti шаҳ, намудаш ҳукми қатл,
Лек шуд таърихи қатлаш «Фозили беоқибат».

(فَلَعْلَلْ بِنْ هَمَّةَتْ)

Аҳмад, ки ачал ба қатли ў тег кашид,
В-аз даҳр ба ҷуз шаҳди шаҳодат начашид,
Доно чу назар кард дар ин воқеа ёфт,
Таърихи вафоти ў: «Зи мақтули шаҳид».


(رَمَطْلُلْ شَهِيدْ)

Фосеҳи замон Тўти он шоире,
Ки будаш зи бикри маони арўс.
Чу Тўти бирафт, ин араб турфа буд,
Ки таърих шуд фавти ўро «Хурўс».

(Сулҳон)



Museum



МУАММИЁТ¹⁵

1 Одам

Гар набошад дар дили хунин хаданги муттасил,
Аз чи бар болову поёнаш намояд хуни дил.

2 Одам

Мисли доту ҳумрати лола магү, кам мешавад,
Шўълаи оташ ба хуни дил ниҳодам мешавад.

3 Амин

Соқи зи миён гар қадаҳи хос ниҳон кард,
Ёам нест, ҳамонро чу ба шакли дигар овард.

4 Амин

Он шўх, ки матлуби ту бошад номаш,
Сўзад хирад аз ламъай оташфомаш.
Оғоз кунад арбада дурдошомаш,
Ёби номаш, чу бингарий анчомаш.

5 Омир

Зилли мамдуди ту бар сар дилаам,
З-он сабаб хоки дарат бигзидаам.

6 Амон

Шоми висол чилва кун, эй моҳи дилафрӯз,
Боло намо ба мо, аз он шамъро бисӯз!

7 Обил

Балост, к-он алифи қад ба саркаши шуд пеш,
Ки бо ҳамон ҳаракат чилва дорад акнун беш.

Ба ёди хеш судам чашми тар, акнун нишон бингар,
Зи як сўз мижа в-аз мардуми чашмам сўзи дигар.

9 Афлаҳ

Зи ҳичрони зулфаши нигар фоли дил,
Бад-он сон, ки бе қоматаш ҳоли дил.

10 Амин

Маҳе дар пай бувад дилро, ки сўзад,
Бидеҳ май, к-он чунин дилро фурӯзад

11 Анис

Дар боғ чу булбул сифати қадди ту гуфт,
Шамшод ғамин гашту бағоят ошуфт.
Он дам, ки қадат чилвакунон рафт ба боғ,
Шамшоди ғамин зи бўстон рух бинуҳуфт.

12 Аёз

Агар даме барат он бевафо шудан сокин,
Аён шавад дилат аз бехудӣ шавад эмин.

13 Илёс

Хизри хат, к-аз оби ҳайвони лаби ў боқӣ аст,
Ҳар ки бошад мисли ў, моро ба ў муштоқӣ аст.

14 Анис

З-оташи оҳам насими кўи ёр,
Ронд то мумкин бувад дуду шарор.

15 Афзал

Эй хоҷа, касеро, ки ту фозил донӣ,
Бояд номаш ба ваҷҳи аҳсан хонӣ.

16 Axū

Ёр агарчи рў намояд бо хушӣ,
Рў набинад муддай аз нохуши.

17 Иҳтиёр

Ҳар ки шуд аз давлати ў чуръаҳор,
Боҳт муқаррар сари худ пеши ёр.

18 Иброҳим

Қоматаш дар раҳ чу дидам, баҳри ашқам тез гашт,
Дар таҳи пояш бад-он сон, қ-обам аз сар даргузашт.

19 Искандар

Дар саводи зулф сўи чашмаи нӯшат шитофт,
Он ки баҳри оби ҳайвон шуд ба зулмот, наёфт.

20 Оҳи

Мани девонаро дорад мушавваш,
Чу моҳаст рўи некӯ, эй париваш!

21 Исфандиёр

Аз барои некномии абад пайванди ёр,
Як магас ҳаргиз наҳоҳам бар фарози қанди ер.

22 Ифтиҳор

Рафъи аъдоро шаҳи мо чун азимат кард ҷазм,
Сурати фатҳаш намояд дар синонҳо рўзи разм.

23 Исҳоқ

Саҳоби чашми ман ин сўй абрӯ, он сў барқ,
Набуд Масҳи бирр ло шудан зи ҳар сў гарқ (?).

24 Аюб

Қайюм, ки васфа什 абадиву азалий аст,
Андар дили мо нигар, ки ў ламязалий аст.

25 Ашк

Номи касе, к-ў ба қадр чун дурри пок аст,
Қатраи ғалтони ашми ҳалок аст.

26 Ашкбус

Ҳасад ба чашм намояд дили рамидай ман,
Ки пойбўси ту меҳоҳад оби дидай ман.

27 Аршад

Ҳар сўй шоҳиди мо, к-офот аст,
Чун бидидам санам аз Лот аст.

28 Анвари

Дар оразат шукуфта ҳазорон гули мурод,
Эй боги пуршукуфа, чамолат кушода бод.

29 Абубакр

Чу абрёи ў шуд ба шўхӣ намоён,
Нигар холи абрёяш акнун ба поён.

30 Аираф

Фош мегўям маҳи худро, ки ҳастам моилаш,
Он чи мегўям, яқин гардад ба охир ҳосилаш.

31 Уммат

Қаду даҳони ту то дид дил, ниҳод даҳан,
Ба-дон даҳан, ки нашуд ошкор ҷуз сухан.

32 Афридун

Аҳли давлатро худо бар маснади иззу хуши,
Офариду нест аммо бе ҳавои саркаши.

33 Анис

Ба сўям гар шавад озурда поят,
Маро чонест ҳар ҷониб фидоят.

34 Ардашер

Зи даврон он чи мёби, ду нимаш
Дил асту реш агар шуд дил, чи бимаш?

35 Илёс

Илтимоси дил нигар, бикшо гиреҳро з-он камар,
То гуҳарҳо резад аз боло ба поён, эй писар!

36 Ихтиёр

Ваҳ, ки дигар ишқ маро хоҷавор
Бесарупо сохта дар пеши ёр.

37 Адоиши

Дарди дил бингар, ки ошиқ дар ғамат дар кӯҳу дашт,
Шуд бе пову сар чунон, к-он суда в-ин фарсада гашт.

38 Абуқ

Канори об он сарв истодаст,
Валекин по ба рӯи гил ниҳодаст.

39 Алванд

Машав бо сунбулу сарв орзуманд,
Ба ҳадду зулфи он дилдор пайванд!

40 Амон

Номат чу ба ростى راڭام كاردى دىلەم،
3-ي ڇامچۇ نىگىن ناڭش باروارد دىلەم.

41 آخلى

Гүفتام، كى بار سارى خۇرshed مايىو مەكунاد،
Он ماخى زۇخروقابىن سارب боло مەكунاد.

42 Одина

Эй، كى دىل كاردا زۇلفاشى راڭام بى ساد فۇسۇن،
Бەخ، كى باخرى خونداناش он ساھىپ سۆزى نىگۇن.

43 ئۆخۈ

أز ماشتىي ناشوتى سابۇخى گاھى تاراب،
Он موخ رەخت سۆف مای، اممو گازىد لاب.

44 ىممات

Дили моро висол ар худ нашоист،
Даври дунё ڇام بுتى моро набоист.

45 Обил

Дар дىل чу ڇاۋوی қادду رېят افزۇد،
Дар چىستانى он روھى چامانرو پايىمۇد.
Аввал سارۋە با سارقاشى ئوماد پەش،
Он گوھ گولە با شاكلى راڭنۇ بىنمۇد.

46 Амин

مەھرى ئورا زىن نىخۇن كاردى، ماخۇ كاۋكاب نىغار،
Zىن نىخۇن گاشتاند، он رۇي نىخۇن بىنمۇ دىغار.

47 Обил

Zىن لابات رۇھىزىي كاردا،
Zىنلۇ دىل بەسەرۇپىي كاردا.

47 Аюн

Якero бо дили худ ошноист,
Ки ўро аз худаш боре чудоист.

49 Ифтихор

Дил, ки чўяд ком ҳар ҷониб зи гулзори дигар,
Фош гуфтам, то бубинад ҳар тараф хори дигар.

50 Ифтихор

Дил туро чўён сўи гулзорҳо,
Барҳана афтад миёни хорҳо.

51 Аёз

Шаҳриёри ман, ки ҳар сў бо маҳе вобаста буд,
Гар яке қомат намуд, он дигаре сурат намуд.

52 Одам

Қайд дар фақр омада чун маънни ворастагӣ,
Омадам з-он сон, ки мумкин набвадаш вобастагӣ.

53 Аёз

Гӯшай абрӯш мақсуди дили решам намуд,
Лек онро кам намуд он моҳ, то мақдур буд.

54 Оҳӣ

Зи хайли дилбарон он, к-ў маҳи мост,
Маҳи зўҳроҷабини сарвболост.

55 Иҳтиёр

Чун камони абрӯяшро ҳар тараф тири балост,
Сўи дигар тири он балои ҷони мост.

56 И мом

Як дам, эй дил, бош дар бетоқати ҳамрози мо,
Чун баромад бар канори об сарви нози мо.

57 И мом

НиҳонИ доғҳо, к-аз шиддати он ношикебоям,
Ки ояд ногаҳон доманкашон он моҳ бинмоям.

58 Амин

Дар чаман чун гулрухон ҳар як сүе маъво гирифт,
З-он миён сарви равони ман фаротар ҷо гирифт.

59 Улуг

Ёр омаду қалду зулфи ў пеш намуд,
Лек ин як дар он яке сокин буд,

60 Улуг

Чу дил аз доғи ў сўзад ба ғоят,
Бувад з-он доғ дардаш бениҳоят.

61 Амир

Мехру маҳ чун даъвиятро рӯ намуд, эй симбар!
З-ин хичолат гўиё пинҳон шаванд аз яқдигар.

62 Одам

Хубе, ки ба маҷмаъи бутон ҳозир гашт,
Дар сар ҳаваси дилбарияш зоҳир гашт.
Чун даъвии маҳвашикунон ҷониби ту
Омад ба сара什 ҳар он чи буд, охир гашт.

63 Ахтам

Баски он шўх намояд чу фалак майли ҷафо,
Мардум аз ахтари толеъ шуда бин бесару по.

64 Адҳам

Аз номаам ба ёр нашуд ҳеч ҳосиле,
Чи бувад ба дарди дил шуда пайғоми бедили.

65 Аёз

Гашт аз ҳаҷри лабат, ҷоно, зи ашқи лаълғом,
Дидай гирёни ман ҳоли дигар пур шуд, тамом.

66 Амон

Ба ёди қадди ту мурғи дили рамидаи мо
Ба пои сарв бувад чун тазарви бе сару по.

67 Асрӣ

Агар пӯшад либоси ахзар он моҳ,
Зи домонаш насозам даст кӯтоҳ.

68 Улуғ

Чун қаду зулфаш дар ҷилва оянд,
Дилҳои бехуд пеш намоянд.

69 Убоб

Бо воҳиди пок он, ки пайваст,
Аз буду набуди давр вораст.

70 Одина

Зи рӯзи аввал ба ҳарам ба интиҳои ниёз,
Кадом рӯз бувад дар миёни ту худ бин боз!

71 Амон, Амин

Шуд узораш ба ранги оташ ҳ(в)аш,
Он чу нӯшид оби оташваш.

72 Осаф, Сафо

Сафи хубон нигар, к-он қадди дилчү
Гаҳ ин сў меҳиромад, гоҳ он сў.

73 Амин, Монӣ

Монӣ зи ҳар тараф ба миён оварад ду бор,
Авроқи хешро, ки кашад номи он нигор,

74 Одам, Адҳам

Аз ҳайли одам, к-он шаҳи дурпош бар Адҳам нишааст,
З-Адҳам намехоҳам кунун дар хуни Одам бурд даст.

75 Амин, Амон

Он ки бошад гоҳ масти гоҳ маҳмuri ҳароб,
Аз дилу ҷашмам ҳурад гоҳе шаробу гаҳ қабоб.

76 Адҳам

Турки соғарнӯши ман он гаҳ барорад сар зи май,
К-ӯ ба маҳмурӣ тавонад ёфтан онро зи пай.

77 Амин

Ба пеш аз шавқи рӯят эй паричеҳр,
Ки маҳро маҳ нагӯям, меҳрро меҳр.

78 Аёз

Чамъи хубон омаданд, эй дил, vale он симбар
З-он миён ҳар сў ба навъи дигар омад чилвагар.

79 Бадр

Хуш бувад дилдори ман гар як шаб ояд бар сарам,
Чомаву пироҳан афканда дарояд дар барам.

80 *Бони*

Остони дар чу пўши аз саводи чашми тар,
Паҳлўи гулмехи ў созем гулмехи дигар.

81 *Баҳман*

Дил дар баданам, ки бувад ғамнок,
З-ў монд ғаму бисўхт худ пок.

82 *Баҳо*

З-он турки теғзан, ки хирад дар таҳайюр аст,
Аз хай ба зери лаб шуда машъуф як дур аст.

83 *Пир*

Аз ниёзи мо чу турки ноз кард он дилнавоз,
Шуд рухи покаш зи ҳар ҷониб паёпай чилвасоз.

84 *Бадр*

Кай аҷаб бошад, ки ёбам аз даҳони дўст ком,
К-аз пай бўсе ба ў пайваста гардад эҳтимом?

85 *Бадр*

Ёфтам чунки бирафтам бари ў,
Дили саргаштаи худ бар дари ў.

86 *Бек*

Эй, ки холи зери лаб аз анбари соро ниҳи,
Менамояд нек, агар он хол бар боло ниҳи.

87 *Бек*

Шаҳсавори ман, ки пайқ омад шитобон аз бараш,
Рехт як-як қатраҳои хун зи поящ в-аз сараш.

88 Бобо

Оху ашкам дар ғамат, эй дилнавоз,
Боду борон аст, аз он кун эҳтиroz.

89 Баҳо

Аз анбари зулфи чун бозигари ҳиндунаjход,
Сар ба чои пою poi худ ба чои сар ниҳод.

90 Баҳо

Ниҳоли сабр чун шондам замона,
Шикасту рехти онро бехудона.

91 Бадеъ, Зайн

Ди сарвинози мо зи рух чун хайфишон шуд бар замин,
Хуршед зар оварду харид он хоки поро баҳри чин.

92 Поянда

Ачаб мадор агар бигзарад зи чархи қабуд,
Чаро ки банда сари худ ба зери poi ту суд.

93 Баҳман

Абрӯят аз риштаи ҷон ҳар замон,
Баҳри дил бурдан ба раҳ дорад камон.

94 Баҳор, Баҳо

Магӯ баҳор ба рух баст пардаҳои саҳоб,
Ки аз хичолати рӯят ба рух қашид ниқоб.

95 Бобо

Куфру дин чун шуд зи ҳақ суратпазир,
Ҳар дуро з-он аз яке набвад гузир.

96 Баҳо

Чу танҳо ба он қади дилчӯ хироми,
Шитобон пай қатл ҳар сў хироми.

97 Баҳодур

Чу чашмам аз ғамат дар гиря шуд фош,
Ниҳон мебинамаш ҳар гўша дурпуш!

98 Баҳлул

Ҳар ки бар паҳлӯи моҳи хештан паҳлӯ ниҳад,
Доғҳоро аксар аз паҳлӯи худ як сў ниҳад.

99 Билол

Гуле, к-ў бениҳоят лол шуд аз васфи рухсорат,
Агар гардад губор, он гаҳ барад бўе ба гулзорат.

100 Пўлод

То дили урёни ман созад сияҳпӯши, к-аз ин
Пуду тор овард охир муттасил з-он зулф, бин!

101 Пир

Дар сари зулфи ту печида гиреҳ,
Дил аз он печ дар охир шуд беҳ.

102 Пир

Ваҳ, ки гаштанд аз мани девона чону дил барӣ
Аз пай қатлам чу доман бар миён зад он парӣ.

103 Башанг

Лўлиосо чун пай күштан кунад оҳангӣ ман,
Орази худро ба пушти по расонад шангӣ ман.

104 Баҳо

Эй фалак, бехи ниҳоли тараби мо кандай,
Баргаш аз сарсари бедод ба хок афкандай.

105 Парӯ

Дили девонагон тамом рабуд,
Он париҷеҳра чун тамом намуд.

106 Баҳор, Роҳат

Навбаҳорон дар наво, булбул ба ҳангоми саҳар
Хонд сар то пову по то сар ҳадиси гул зи бар.

107 Бобо, Убоб

Дили моро ду раҳ баст он ҷафокор,
Вале гардонд дар охир ба як бор.

108 (...)

Бо сари зулфи сияҳ дидам рухи он бут зи дур,
Чун зиёда гашт, аз шавқ гаштам носабур.

109 Баҳо

Дилам дорад ҳавои он қаду ҳад,
Мукаррар бин навои бедили ҳ(в)ад.

110 Бек

Номи он маҳ ҷустам, омад бар забонам бегумон,
Ҳарчи ҷуз ном аст, зоҳир кун ба маъни ҳамон.

111 Баҳо

Лобаҳо бинмуд он моҳи сухангӯ дар сухун,
Зони чи ў бинмуд, номи лафзи аввал ёд кун.

111a. Бадоф

Ишқи ту ба чонам оташи ғам афрўхт,
Ҳаҷрат ба дилам сўхтани чон омўхт.
Гуфтам: «Бинависам ба ту дарди дили хеш»,
Аз нолай зори ман дили хома бисўхт.

112 Байрам

Бў, ки доманкашон намояд даҳан,
Биниҳам сар ба пои он доман.

113 Баҳо

Бода гар набвад, ки сармасти кунам аз лои ў,
Зарфи ўро гар бубинам, сар ниҳам бар пои ў.

114 Бадоф

Дар сар чу гул аз дарам ҳавое фиканад,
Дар хаташ дар дарун балое фиканад.
То кай дорад бар сару охир гардун,
Ҳар якро з-он ба зери пое фиканад.

115 Бобур

Аъдо, ки тариқи рости кам бибаранд,
Аз зикри ҷамили касби он бехабаранд.
З-аҳбоби дилу зоҳири онон, ки якест,
Дар ҷустани номи нек аз сар гузаранд.

116 Баҳо

Нигар баҳори маро бе висоли он ҳуршед,
Ки ҳолҳои паёпай зи рӯи ў пўшид.

117 Пир

Дил гашт ҳалокаш, чу бидидам рухи покаш,
Пўшиду намуд он гаҳ дилам гашт ҳалокаш.

118 Баҳман

Ҳарими ҳуҷра, тан аз тараб нагардад шод,
Ки ҳаст манзили ғам ин бинои бебунёд

119 Боязиҳ

Моҳи турки ман миёни ошиқони хеш тоҳт,
Ҳар тараф чун дид як ошиқ, ба тифи кин ду соҳт.

120 Бикр

Рӯят, бути ман, кард миён ҳоли дигар,
Бинмуд чу ҳоли дигару ҳоли дигар.

121 Бадев

Дил, ки аз баҳри ту музтар гашта,
Дур аз васли ту бесар гашта.

122 Баҳо

Дил ҳамехоҳад, ки бинад рӯи ў,
Шаҳсуворе гар набинад сўи ў.

123 Бобо

Дилдор, ки расми дилнавозӣ фармуд,
Дар пурсиши дил маро басе лутф намуд.
Гуфтам: «Зор асту бесару по зи ғамат»,
Гуфто ки: «Маро низ гумон з-эшон буд».

124 Порсо

Маро саргашта помоли ҷафояш,
Сари ошуфтаам бин зери пояш.

125 Тоҷ

Хоки поят, ки ба ҳуршедвашон тоҷ кунӣ,
То бубинӣ дигар аз арбада тороҷ кунӣ.

126 Toč

Бе рафиқон ба боғ кун манзил,
То бубинй ҷаҳим, вале ҳосил.

127 Toč

Оҳи бепоён қашам баҳри дили он офтоб,
Дуди оҳамро бубин, охир бигир аз вай ҳисоб.

128 Taқӣ

Кай саодат ёбад аз тақвои худ ҳамчун шақӣ?
Гар намуда тарки сар якто нагардад муттақӣ.

129 Turobӣ

З-оташ ба сеҳри он парӣ гашта ҳароб кори дил,
Дар таби бешумори ў нест чу ғайри бори дил.

130 Tobon

Шитобон омаду шуд меҳр он ҷам,
Ба рӯяш аз ҳичолат дар замон кам.

131 Toč

Маволӣ зи ишқи ту шуд мӯтарош,
Чу шуд рӯи ҳубат ба по қатрапош.

132 Temur

Зайли оҳи ман чу пайвандад ба зайли осмон,
Моҳи турки ман қунад мазкур онро ҳар замон.

133 Tur

Номи моҳи турки худ ҷустам, «ба ёдам» гуфт: «нест»,
Чун равон гаштам ба лафзи ҳештан гуфто ки: «ист!»

134 Тиң

Дил, ки аз рўи туаш дар изтироб овардаам,
Оҳи бегоят кашидан дар ҳисоб овардаам.

135 Собит

Ҳар гуҳар дар зери поящ, к-аз Қазо маъво гирифт,
Пеши он бут зер шуд, з-он рў ба боло ҷо гирифт.

136 Ҷумҳур, Ҷавҳар

Бедилони ҳаҷр бин афтода аз дил бар канор,
Карда з-он бас, дил тариқи бехудӣ расму шиор.

137 Ҷумҳур

Ишқи ту, ки дар дил будаш таъсираш,
Мурдам зи ғаму наёфтам тадбираш.
Маҳҷур туро ба ҳеҷ чу ҳоҷат нест,
Гарчи охир шаванд домангираш.

138 Ҷунайд

Чи ҳалқаҳо, ки намудаст бар узори хушаш,
Паи ҷунуни мани зор зулфи домвашаш.

139 Ҷунайд

Қаддаш, эй ҷон, гар зи оғӯшат шавад,
Сарви бӯстонӣ фаромӯшат шавад.

140 Ҷунайд

Эй, фидо ҷонам ба ҷашми масти ту,
Бехудиҳо дилам аз дасти ту.

141 Ҷаъфар

Аз ҷафо ғунчай гул ҷилва чу бунёд кунад,
Булбули бесару дил бинаду фарёд кунад.

142 Чалол

Ба захми теги ту гашта дупора фарқи сарам,
Ачаб мадор ба рухсор пораи чигарам.

143 Чамшед

Бутонанд анҷум ба ҳар анҷуман,
Аз он ҷамъ хуршед шуд моҳи ман.

144 Чамол

Донаи холат ба зери лаб хуш аст, эй симбар,
Як гиреҳ некӯ бувад, гар ҳам бубандӣ бар камар.

145 Ҷумхур, Ҷаъфар

Ҷамъи бедилро, ки дар ҷоми ғамат пасти бувад,
Сар ба зеру ҷашм навъи дигар аз масти бувад.

146 Ҷӯғӣ

Гуфтам: «ӯ ҳаст, чу ҷашмаи зиндагӣ аст»,
Гуфто: «ӯро ба лаъли ман бандагӣ аст».
Гуфтам: «Зулфат?» Гуфт: «Парешонкорӣ»,
Ҳосил зи ҷавоби ӯ парокандагӣ аст.

147 Ҷавҳар

Ҷаври он маҳ зоҳир, аммо худ ба ҷашмам бенишон,
Хуш бувад гар ҷилвагар гардад дигар доманкашон.

148 Ҷобир

Эй, сари зулфат шуда абрӯ, ҷамолат офтоб,
Чи бувад толеъ шавад тарфи ҷамолат з-он ниқоб.

149 Ҷаъфар

Аз ҷамоли худ чу созад дур зулфи тобдор,
Фош гӯям меҳру маҳ, гардад зи ҳар сӯ бекарор.

150 Җамол

.....сабо булбули гулрух, ки гашта лол,
З-он дам, к-аз он чаман шуда Маңнуни бемисол

151 Җавҳар

Гавҳари лаълаш балоғат менамояд дар сухун,
Бас ту ҳам, эй дил, ба алфози балегаш ёд кун!

152 Ҳаким

Эй сабо, чонам ба зери хоки пои ў фишон,
Боз хоки пои ў бар гӯши чашмам нишон.

153 Ҳабаш

Зи халхолаш афтода бар по нишон,
Кунун дил бибояд бувад чонфишон.

154 Җомӣ

Чун бувад париро бад-он қомати дилчӯ,
Бас бол, ки зад дар талабаш, рехт пари ў.

155 Ҳалил

Дили девонаи зорам, ки шайдост,
Ба рӯи он париваш бе сару пост.

156 Ҳисом

Зади бар чашмам, эй турки шикорӣ,
Хаданге гири, ки афтод корӣ.

157 Ҳамза

Хубон буданд пеши он лўъбати Чин,
Оҳе ногаҳ кашидам аз чони ҳазин.
З-он ҷумла маҳам гашт дигаргуну бирафт,
Заррарезон қатраи хайро зи ҷабин.

158 Ҳочим

Маро дар ғамат кор беҳосилист,
Ба дил бехудиву ба тан бедилист.

159 Ҷайб

Гар яке зи аҳбобро пушт нашуд(?) пояндагӣ,
Мисли ўёро бақо бодо ба завқи зиндагӣ.

160 Ҳамза

Дар даҳони хум нигар, к-ӯ боз монда аз хуши,
Бар раҳи он маҳ, ки бошад моили дурдикаши.

161 Ҳабаш

Дар даҳони ёр дандонаш, дило, гар бингарӣ,
Боядат к-онро ба ин дигар мукаррар бингарӣ.

162 Ҳамид

Эй дил, ар пеши тани меҳнатзада з-он хоки кӯй,
Муҳтарам бояд маҳам то ҳамраҳам набвад бигӯй.

163 Ҳусайн

Он маҳ ба рухи хуб аз он шайн барангҳект,
К-аз орази маҳ қатраи хай ҷумла фурӯ рехт.

164 Ҳамза

Эй муғбача раҳ гил шуда аз ҷашми тари ман,
Хишти сари хум бар раҳи майхона бияфикан!

165 Ҳабаш

Ба ҳиммат барфишон дурри ягона,
Чи бикшояд аз он ҳашҳош дона.

166 Ҳамза

Ғамза бе рухсори хубу қадду зулфаш ҳам накүст,
Гүшаҳои чашм агар барҳам занад аз нози дўст.

167 Ҳисом

Оҳи беҳад даруни дида намуд,
Ҳамагӣ ранги холи ёр зудуд.

168 Ҳасан

Аҳбоб мувофиқанд ба пушти ҷонӣ,
Чун манбаъи лутфу маъдани эҳсонӣ.
З-эҳсони ту чун мухолифони бе мағз
Овора шуданд, бошад аз нодонӣ.

169 Ҷайб

Зеби ту маҳ ба далв в-эй шӯхи бадхӯ,
Чун рафт хирмани маҳ, охир чи бояд, баргӯ?!

170 Ҳомид

Чун бибарад ҷом ба сӯи даҳан,
Қатра зи лаб пок кунад моҳи ман.

171 Ҳон

Чу муҳтасиб сӯи майхона ёфт дасти газанд,
Дараш кушуду равоқаш кушуду бом фиканд.

172 Ҳусрав

Ҳуру Тӯби нест толеъ рӯи хуби он бадмаст, (?)
Аз дарахте, к-ӯ ба нахли қадди хубон ашбаҳ аст.

173 Ҳон

Шайх дар майхона шайн ангехта,
Дур шикаста, бодаро ҳам рехта.

174 Хон

Он ки бо лаъли лаби чонбахш чонони ман аст,
Чун намояд холи мушкин зери лаб, чони ман аст.

175 Холид

Нуқтаи мушкин зи ораз гоҳ пӯшад моҳи ман,
Гоҳ бикшояд пай сайди дили гумроҳи ман.

176 Ҳусрав

Халқро аз бедили сад чоки доман шуд аён,
Зад савори новакандозам чу доман бар миён.

177 Холид

Ҳамчу акси сунбули тар бар зулоле аз ҳ(в)аши
Зулф дар оинаи он рӯ нигар бо саркаши.

178 Ҳодим

Ман, ки дар наззорай рухсори хубон нодимам,
Он рухи некӯ ба рӯям неҳ, ки сози ходимам.

179 Ҳуррам

Пири дайри мо зи дасти муҳтасиб чун дарра канд,
Даставу нӯгаш бурид он гоҳаш андар хум фиканд.

180 Холид

Доно, ки лақаб баҳри диле мемонад,
Хоро гӯяд дили туро гар донад.

181 Хон

Он ҷавони содарӯ болои лаб бинмуд хол,
Даст шӯяд аз дили худ, з-он ки мушкил гашт ҳол.

182 Халиф

Он хол чу диди, бинигар бар рухи ёраш,
Бас, домани он зулф нигаҳ кун ба канораш.

183 Хайём

Сурати чашм баҳам барзадани он айёр,
Рӯ зи мо соҳт дигаргун ба ҷафо охири кор.

184 Халиш

Моҳи ман чун ҷилвагар шуд, муштарирухсор буд,
Пеш чун шуд муртафеъ, хуршед ораз менамуд.

185 Холид

Ҳоли дил бингар, ки то гашта ба зулфат пойбаст,
Чун худи гар ёбад, аз инсоғар дардан зери даст.

186 Ҳудодод

Фидо кунам дили худро ба ҷои он ногоҳ,
Ҳамдарди хеш магарам кунад маро он моҳ.

187 Ҳалаф

Зи зулфи ёр чу пӯшида шуд маҳи рӯяш,
Намуд ҷои маҳ рӯ камони абрӯяш.

188 Ҳалил, Ҷалил

Баст чун зевар ба зулф он гаҳ рухи некӯ кушуд,
Хол бар рӯи нақу гаҳ зеру гаҳ боло намуд.

189 Довуд

Сарват ба салом омада чун қадди ту дида,
Бинаш ба лаби чӯ ба ҳамон қадди ҳамида.

190 Дөвүд

Пеши ту агар аён шавад меҳнати мо,
Бо оби ду чашм оташи фурқати мо.
Шак нест, ки дар дилат асар хоҳад кард,
Дарди дилу дуди охи бефояти мо.

191 Дўст

Бўи зулфатро ду қисм омад ҳисоб эй нўшлаб,
З-он яке ратб-ул-лисон омад Ачам, з-ин як Араб.

192 Диlorом

Фунчай бугу гули раъно нигар,
Ҳар тараф бори дили моро нигар.

193 Доniёл

Ҳаст ҳар, сў бингарам, васли қадат ҳосил маро,
Нест бар ҳар сў хаданги ғамзаат дар дил маро.

194 Доро

Рухи некат бало в-он холи ҳинду,
Худоро, пўш холу рўи неку!

195 Деҳдор

Аз баҳри рухат дили балокаш дорам,
В-аз зулфи ту хотири мушавваш дорам.
Дар охи дилам даме нигар, к-андар дил
Бини, ки чи шўълаҳои оташ дорам?!

196 Дўст

Шамъваш қомат ,
Дўш ба худ чилва дод, ончи бар оро

197 Дарвеш

Зулфи рўи ў ба дарди дил чу омад ҳосилам,
Ин дам он хоҳам, ки гардад шод бо дарди дилам.

198 Довуд

Аз ў дод онҳо, ки зоҳиршон буд бо дил яке, (?)
Чун худӣ хоҳанд дар як паҳлӯи худ бешаке.

199 Довуд

Бурун натвонад зи ғам он бути бадхӯ,
Бечораву бетоқате ҳар тарафи ў.

200 Довуд, Нуҷум, Наҷм

З-оҳам шаби фурқатат ба мардум
Дар дуд намуда шамъи анҷум.

201 Зуннун (Зу-ал-нун)

Зулфу холат во баҳам доранд в-он рў аз ҷунун
Сар ниҳодам бар раҳат, аммо пушаймонам кунун.

202 Рустам

Гуфтам: «Эй дил, сустӣ андар меҳри гулрӯҳсори ман».
Гуфт: «Рустам» он чи гуфт, он аст номи ёри ман».

203 Райҳон

Ҳаст дарё гӯшиаш чашми дурафшонам, нигар!
То шуд аз як сӯ маҳ, аз як сӯ ҳилолат ҷилвагар.

204 Рамазон

Аз фироқаш чун ба ҷон ояд дилам,
Рў намояд ёру бирбояд дилам.

205 Рамазон

Чун даҳони ў нигин омад паи дафъи фифон,
Ҷўям он маҳро, ки касро мўҳр месозад даҳон.

206 Вайс

Шуд дили решам дуву аз вай шуд шарори шўъла пок,
Гўшай чашме гар он тифл афканад бар вай, чи бок?

207 Рашид

Дорам дили реш, ки з-ў маҳест бааффон,
Магар ҳар чи халоси зулм рӯ ба ман орад.

207a. Рукн

Зи оби дида бин дар баҳр ёрам,
Дури ғалтон, печад дар канорам.

208 Зирак

Чун дили сўзони маро дид ёр,
Сўхт дилаш бар дили мискини зор.

209 Зирак

Зор бингар бар сари кўяш мани bemorro,
Бар дили зорам нигар доги фироқи ёпро.

210 Зирак

Ёри моро дар хиром омад чу қомат бе шаке,
Мехру маҳ аз ҳар тараф пешаш намояд даҳ яке.

211 Зоҳид

На бар сари роҳат сарам андохти бо теги кин,
Чониби дигар тани хамгаштаам афтода бин!

212 Далин

Гуфт он кас, ки дури гўшу рухи хуби ту дид,
Гўё ё қатрае аз чашмаи хуршед чакид.

213 Зулайҳо

Моҳе, ки хол дорад агар дар дил оварад,
Худро дигар ба ғайри худ аз қибр нангарад.

214 Сикандар

Чун кушой ду сунбули мушкин,
Бишкану тобашон дар оина бин!

215 Сикандар

Ишқ санади вай, ҳоли ў гуфта,
Ҳар кучо ҳаст ринди ошуфта.

216 Суҳайл

Муштариvu Зўҳра гардад бо ҷамолат ҷилвагар,
Гар ба шамс он як ниҳад паҳлӯву ин як бар қамар.

217 Салмон

Диламро дар ҷаман бе қадди ў гар ҳаст фарёде,
Ба сомон бин, ки дорад пойбўси сарви озоде.

218 Сулаймон

Баски номи олият бар торами гардун нишаст,
Чун баромад Мехру Моҳу Муштарӣ, номи ту гашт.

219 Соғар

Чуз сар сўхтану оҳ надоранд дигар,
Зи аҳли меҳрат, ки намоянд ҳама зеру забар.

220 Санчар

Дар чаман то дид савсан қомататро, ҳам шацар,
Он яке бе об в-ин бебарг шуд, эй симбар.

221 Санчарбек

Чаро бар кини дил бар тарфи абрў афкани сад чин?
Ба рух меҳри аён мекун, худоро дар миён мебин.

222 Сўҳроб

Баски дар кўи ту ҳар сў ошиқи шайдо давид,
Ними дил аз сайри кўят об шуд, дар по чакид.

223 Сўҳроб

Рафт чун маҳбуби рўпўши мани шайдо зи шаҳр,
Оқибат аз шаҳр бояд канд, к-он ҷо нест баҳр.

224 Сўҳроб

Гуфтам: чу шакли бехуди он сарви моҳрў
Будаст паст пеши қадат. Гуфт: «Боз гў!»

225 Сироҷ

Зи инфиоли он маҳи фархундачеҳр,
Хешро навъи дигар бинмуд меҳр.

226 Сўҳроб

Анҷумани бекаронаи мо ҷӯ,
Гавҳари ноёб дону шукри наъим гў!

227 Саъди

Чашм бар хуршеду маҳ н-ояд маро,
К-он маҳи хуршедваш бояд маро.

228 Сироҷ

Киллагӯши он маҳ чу бишкаст, маст
Сару точи шоҳон бад-он сон шикаст.

229 Сўҳроб

Аз латофат ҳарчи дорад офтоб, эй моҳваш,
Дода фар хоҳад висолатро, ки бо он ҳаст x(в)аш.

229 Соқӣ

Бо ошиқ он замон, ки шуда рӯи ёр фош,
З-ошуфтаҳоли омада зарбахшу хўрда пош.

230 Сироҷ

Бар лаби ҷӯ то баромад қадди он моҳи Чигил,
Сарвро пеши қадаш бин сар ба зеру по ба гил.

231 Саъид

Булбули рӯҳам, ки хоҳам ҷои ў зери суман,
Донахораш карда дастомӯзони симинбадан.

232 Саодат

Орзуи сўзи ишқамро ба хотир доштам,
Дар дили худ доги ў аз бехуди бигзоштам.

233 Салмон

Номусулмоне, ки номаш гашта ҳар сў мунтасир,
Дур набвад, гар бувад бо номи охир муфтахир.

234 Сулаймон

Ба қўи ишқ зебу зинати Фирдавси аъло дех,
Чу шаъни ў азим омад ду ҷо, он ҷо маро ҷо дех.

235 Шаҳоб

Замоне, к-он шаҳи хубон бало ангехтан гирад,
Дили мо об гардонаду хун рехтан гирад.

236 Шаҳоб

Шаҳоб соз яке ба базму нўш кун май ноб!
Бигир, мутриби хушлаҳча, соз бо мизроб!

237 Шаҳоб

Моҳи шаҳрошӯби ман з-ошӯб дилҳо мебарад,
Не, ҳамин дил саркаши низ аз дили мо мебарад.

238 Шаъбон

Дўш майли базми ў кардам, дилам бетоб буд,
Шамъро дилмурда дидам, посбон дар хоб буд.

239 Шуҷӯз

Ваҳ, ки сўзанд ҳамчу ғамнокон,
Дил зи шамъи ҷамоли ў покон.

240 Шуҷӯз

Дили Мачнун ба кўи дўст биштофт,
Зи рўи хеш он шайдо даво ёфт.

241 Шомп

Зи баҳри мавъиза шайхе, ки сўи мо бигзашт,
Зи шўълаҳои ғами мо дилаш гудохта гашт.

242 Шомп

Аз шаробам талҳкомӣ шуд, Ҳудо безор аз ў,
Гарчи охир ногузир аст ин дили бемор аз ў.

243 Шаҳриёр

Шаҳриёре, ки дилозори ман аст,
Ҳам шаҳу ҳам маҳу ҳам ёри ман аст.

244 Шараф

Дид чун дил холҳои шӯхи он хуршедрӯй,
Аз шааф ду хол як-як канд аз хуршеди ў.

245 Шаҳриёр

Ба кунци оқибат чун овард рӯй,
Дили мо чун маҳи маснад зи ҳар сӯй.

246 Шуълайб

Дар самоъ омад ба аиш он дилбари олицаноб,
Чо ба дил карданд Мехру Муштари аз изтироб.

247 Шодӣ

Кушодӣ баҳори рухат, к-офтобест,
Чу зарра аз он дилам изтиробест.

248 Шамс

Зи шарму фисқ, эй маҳи шакарборӣ,
Яке дориву дигар як надорӣ.

249 Шамс

Он тифли сухангӯ чу ҳадис оғоз ў,
Вайро ҳама дар сухан ба бепардоз ў.

Ман мастаму
То орази маҳ намуд, хокам соз ў.

250 Шонур

Шукр дорам, к-он парӣ дар ҷилва чун ораз кушуд,
Рӯи дил нанмуд агар аввал, vale охир намуд.

251 Шонур

Зи ашки беҳади ғалтони ман шудаш маълум,
Ки бурчи авчи уммедак ба хок рехт нуҷум.

252 Шараф

Чун зи рӯи моҳ ҳоли мушксо созӣ аён,
Зулф пӯшад ҳоли моҳи рӯи худ гардад ниҳон.

253 Шаҳвор

Фаҳмро даъвои хубӣ шиор аст,
Касе, к-аш меҳр гуфт, он гоҳ дор аст.

254 Шуъайб

Кай намояд офтоби назархез андаке,
Моҳи рӯпӯши ман ар ҳудро аён созад яке.

255 Шаҳҳ

Лоиқи васлаш касе, эй дил, надонӣ ёфтани,
Халқи олам ҷамъ агар созӣ, тавонӣ ёфтани.

256 Шаҳоб

Чун ба хубӣ ҷилвагар шуд моҳи ман доманкашон,
Моҳ агар доманкашон ояд, бувад аз вай нишон.

257 (...)

Гарчи дилро бувад дар ҳичрон басе ранҷу малол,
Бар сӯяш бингар нишони сӯҳбат инак аз висол.

258 Соғӣ

Чу дорад соғ-соғи бода ёрам,
Дигад як қатра боқӣ кай гузорам?

259 Санам

То об шуда дил, аз ғами симбар аст,
Дар гүшай чашмам аз тарашибүх асар аст.

260 Садр

Ба чашм сарв күчө ояд аҳли бинишро,
Қабо чу ҹилва намояд аз он қаду боло.

261 Садр

Бувад к-он холи лаб боло намояд,
В-агар поён намояд, дил рабояд.

262 Тоҳир

Исме, ки аз шараф садафи пурҷавоҳир аст,
Аз нуқта зи ҳиндүи холи ту зоҳир аст.

263 Муин

Эй ёр, чу рух дар дили ман бинмуди,
Мехри дигарам бар сари меҳр афзуди.

264 Монӣ

Чу моро дид, он дар ҳусн ояд,
Ниҳон шуд бениҳоят бе ниҳоят.

265 Ҳорун

Оҳи дил кори мани шефта оҳир кард,
То ки он сарви равон шеваи худ зоҳир кард.

266 Ерӯ

Чун шўълаи он орази некӯ бинанд,
Дигар сўи он лаъли сухангӯ бинанд.

Худро сўзанд дилғигорони фақир,
В-он гоҳ фиреби беҳади ў бинанд.



Aymas



ЛУГАЗ¹⁶

БОБО ШАЙХИ

Чи маҳмисол бувад, он ки дар латофат нест,
Чунон, ки набвадаш аз маҳвашони даҳри мисол.

Агарчи омада дар исми чинси ў таънис,
Мураккаб vale номаш аз ду исми ричол.

Бувад ачиб, ки чун зод бошад обастан,
Ҳазор дар шикамаш бештар ниҳон зи атфол.

Ба шакли ў набувад з-он яке, vale бошад
Чу тавъамон ҳама бо ҳам шабеҳ дар ашкол.

Аҷабтар ин ки аз он ҳар яке тавонад зод,
Фузун зи даҳ чу падар гар бипарварӣ як сол.

ШАМЪ

Чист он нахле, ки баргаш нест, аммо ҳаст гул,
Лек, он гулро бувад андар назар андоми барг.

Гарчи набвад абр, лекин абрсон шуд қатрапез,
Қатра аз вай чун ҷудо афтод, бандад чун тагарг.

Ҳам кушанду ҳам бимирад, турфа бошад, лек он-к,
Куштанаш набвад зи қатлу мурданаш набвад зи марг.

МИҚРОЗ

Чист он, к-аш на сар бувад, на даҳон?
Лек ду ҷашм дораду ду забон.

Ҷашмҳо муттасил ба ҷониби пой,
Ду забон ҳам баромада зи миён.

На бувад ҷунбиши забон имкон.
На забонҳошро мачоли баён.

Ҳаракат ношуда зи ҷониби чашм,
Набувад ҷумбиши забон имкон.

ПАРВОНА

Чист он мурғ, к-аш ду бол бувад?
Лек дар болҳош набувад пар.

Ошиқи он гуле, ки бар нахле,
Сарвсон бишкуфад, вале бар сар.

Рӯз бошад ниҳону лекин шаб,
Ояд андар тавоф чун шабпар.

Васли ҷонбахши гул чу дарёбад,
Аз гули умри ў намонад асар.

ТИРГАЗ

Чист мурғе, ки несташ пару бол?
Лек минқор ҳасту гардану тан.

Нарасад ҳаргизаш ба ҳам минқор,
Нашавад ҳам ба худ сару гардан.

Таяронаш ба паҳдӯест, аммо
Афканад мурғҳо басе ба задан.

Бе пару болу панҷа ҳамчун ў,
Кас надидааст мурғе мурғафкон.

ТАХТИ РАВОН

Чист он пайкар, ки чораш поя бошад, чорпой?
Чор дasti дигар андар чор поя устувор.

Пойҳо чун тир гардад, пояҳо гардад баланд,
Пояҳо ҳоки шавад чун пойҳо гирад қарор.

Дар шикам низаш бувад шахсе, вале он кас на тифл.
З-он ки тифл андар шикам, ҳаргиз нагардад ошкор.

Чор поящ асли омад, чор поящ орият
Лек бе он орият он аслияш н-ояд ба кор.

Чисми ў шуд чору ҷонаш се, валекин з-он се шуд
Ду ба меҳнат боркаш, в-он як ба роҳат комкор.

КЕМА (киштӣ)

Чист он хонаи ба бод равон?
К-аш бишуд, низ бод шуд гузарон.

Хишт ё санг, об, ё ҳуд гил,
Кас накарда ба пайкараш дохил.

Ҳаст бар чӯбҳо вале на сутун,
Ҳашт дорад сутуну гӯям чун.

Ҳар сутунаш зи устухону зи пўст,
Лек ҳар як пай таҳарруки ўст.

Хона аз ҳок бенишона, ки дид,
Ба сутунҳо шудан равона ки дид?

Посутун санг кард соҳиби фан,
Посутунҳо ў шуд аз оҳан.

Пўши он хона ҳамчу пўшиши нос,
Чинси пўшидани зи ҳар ачнос.

Шоҳ шинад дар ў ба сад тазъин,
Магар ин шуд ба хона шоҳнишин.

Бод з-он моили ҳаво кардаш,
Ки Сулаймони, аҳд ҷо кардаш.

* * *

Он чист, ки ҳокро ба каф мола кашад?
Чун хеш се-чорро зи дунбола кашад.

Гарчи бошад чу пири садсола ба ҳилм,
Лекин ҳар сў-ш тифли даҳсола кашад.

* * *


Чи күхест он? Ки дар ҳайъат бувад, чун Бесутун, лекин
Равон аст он, агарчи күхро натвон равон гуфтан.

Бувад чун бесутун, аммо ба таҳ чораш сутун бини,
Ки ҳар якро аз онҳо пилпоя метавон гуфтан.

* * *



Kacowd



СИТТАИ ЗАРУРИЯ¹⁷ ДЕБОЧА¹⁸

Байт-ул-қасидаи ҳама хайли суханварон,
Шаҳбайти чинси назми ҳама мадҳустарон.
Ҳамду санои подشاҳе дон, ки аз раҳаш,
Як пора санг шуд гуҳари олиафсарон.

Тақдасат кибриёху ан идрок-ул-мутааммиқун ва таназ-заҳат олоуҳу ан эҳсор
ул-мутакаллимин ало лаҳул ҳалқу вал-амри таборакаллоҳу рабб ул-оламин.

Н а з м :

Ҳусни каломи қофиясанҷони сехри фан,
Лутфи адои нуктаварони шакаршикан,
Наъти шаҳе сазад, ки батаъиди зулминан,
Бинмуда моҳи мӯъцизаш аз матлаи сухан.

Саллаллоҳу алайҳи ва ало олиҳи савоҳиби девон-ун-нубувват ва навозими
аркон-ул-мурувват.

Аммо баъд: маърузи табъи соиб ва марфуъи фикри соқиби арбоби хирад ва
ҳибрат ва асҳоби зако ва фатнат, ки шукуфаи риёзи олам, балки самараи шаҷарон
бани Одаманд. Он ки чун риштаи ҳулуси иродат ва каман-ди русухи итоати ин
каминаи бебизоати ва ҳабл-ул-матин тасарруф ва иқтидори ҳазрати ҳидоятманза-
лати валоятманқабат.

Б а й т :

Дурри яктои баҳри некномӣ,
Имоми зумраи ақтоб Ҷомӣ.

Қаддасаллоҳу таоло руҳаҳу муттасил буд ва хотири шикаста ба имтисоли аво-
миру навоҳии он ҷаноб мутавассил. Ҳамвора фармони лозим-ул-ишлоъа ва амри
воҷиб-ул-итоъаи он ҳазрат ин камтаринро бад-он маъмур медошт, ки гоҳе инони
суханро аз водии туркӣ ба савби форсӣ мунсариф гардонад ва зимоми назмро аз
адои туркона ба ҷониби луготи фурс мунъатиф созад. Ва агарчи инқиёди амри
эшон бар сару ҷашм лозим буд ва итти-боъи он ба ҷону дил мутаҳаттам. Аммо бар
ҳасби «Ал-умури марҳунатун би авқотиҳо» дар айёми ҳаёти бо ба-ракоти он ҳазрат
ба ҳасби тақдир бар он амр маҷоли мубодарат набуд. Ва айёми нофарҷом ба ҳеч

ҳол му-соадат нанамуд, то ин ки аз лисони карим-ул-баёни ҳаз-рати Султони султоннишони малоз-ул-сақалайн, қаҳф-ул-хофиқайн.

Н а з м :

Сояи Ҳақ, меҳри Сикандарчаноб,
К-омада ҳам сояву ҳам офтоб.
Бозу миллат қави аз чаҳди ў,
Дин алам афрохта дар аҳди ў.

Ас-султону бинн-ус-султон муз-зус-салтанати вал хилофат Абулғози Султон Ҳусайн Баҳодурхон ҳалладаллоҳу таоло фиссурайё аъломаху З ва нафаза байн-ал-хофиқайни авомираҳу ва аҳкомаҳу, ки рибқаи убудийят ва робитаи чокарии ин камина борситони рафеъ-уш-шаъни он ҳазрат ирсан ва иктисобан мутаҳаққик аст ва алоқаи таламмуз ва шогирдИ дар санъати шеър ва услуби назм ба нисбати табии суханшинос ва зеҳни хирад иқтибоси он ҳазрат мутаяққин ҳам бад-он навъ маъмур гашт. Ва баъд аз имдоди тавфиқ ва саодати таъйид дар таърихи санаи иснайн ва тисъа миата тасвиди қасидае чанд, ки тасдири инҷунин назм бад-он лоиқ мебуд ва тастири он дар мабодии ин услуб муносиб менамуд ва бар вафқи адади ҷиҳоти сittа иттифоқ афтод.

Қасидаи аввал, ки сухангузории он мубтани бар адой маҳомиди ҳазрати Бори буд, тасмияшро «Рӯҳ-ул-қудс» нозил гашт. Ва сони, ки аз рашҳи зулоли наъти набавӣ ва файзи сарчашмаи мадҳи мустафавӣ мутарашиҳ буд ба «Айн-ул-ҳаёт» иттисол ёфт. Ва солис, ки бар тариқаи «Баҳр-ул-аброр» и Амир Ҳусрави Дехлави бар «Тӯҳфаи нисор»-и ҳазрати маҳдумии кӯтб-ул-аноми мӯҳтавӣ буд, аз лисони фикрат ба «Тӯҳфат-ул-афкор» мавсум шуд. Ва робеъ, ки мавоизи судманд ва насоиҳи дилписандаш аҳли дилро сармояни футӯҳ ва арбоби риёзатро ба масобаи ғизои рӯҳ буд, ба «Кӯт-ул-қулуб» номзад гашт. Ва хомис, ки ба шарафи мидҳатгузории ҳазрати шаҳриёри, ки шукри неъматаш мусталзими саодати абади ва дуои давлаташ мустатбеъи начоти сармадӣ аст, музайян ба «Тӯҳфат-ун-наҷот» тасмия пазируфт. Ва содис, ки ба имдоди насоими риёзи фазлу ато шарафи татаббути қасидаи «Миръот-ус-сафо» ёфта буд, ба «Насим-ул-хулд» мухотаб гашт ва маҷмӯи онҳо «Ситтаи зарурия» номвар омад. Раҷои восиқ ва аҳли содиқ, ки агар рӯзе чанд дasti аҷал саҳифаи амалро мунтавӣ нагардонад ва боди нестӣ ҷароғи кулбай ҳастиро фурӯ нанишонад, ҳарчи дар мусаввада аст парешон аз ин услуб рақами сабт ёбад, хотири шикаста ба ҷамъ шитобад. Маъмул аз маҳосини одоти киром ва макорими аҳлоқи аном, он ки агар ҳалале бинанд, зайл ислоҳ бар он гуморанд ва онро аз қабили саҳв дошта, аз мақулаи ғабоват ва ҷаҳл нашморанд.

Вассаллому ало манит табаъ-ал ҳудо.

I. «РУХ УЛ-ҚУДС»

Зиҳи ба хомаи қурдат – мусаввири ашё,
Ҳазор нақши ачиб ҳар замон аз ў пайдо.

Чи хомаест, ки дар коргоҳи «кун фаяқун»
Нагашта бе рақами ўзи қатра то дарё.

Чи қурратест, ки дар боргоҳи чархи баланд,
Нагашта бе сабаби ўзи зарра то байзо.

Мутеъи амри ту гар сифлияст, агар улви,
Иёли ҷуди ту гар уммаҳот, агар обо,

Қави ба лутфи ту гар худ заъиф, ағар азъаф,
Забун ба ҳукми ту гар худ қави ва гар ақво.

Залили ишқи ту Маҷнун зи чехраи Лайли,
Ҳароби ҳусни ту Вомиқ зи орази Узро.

Ба нури рӯи ту парвона гашта саргардон,
Валек шамъи шабистон ниҳода ном ўро.

Ба нори шавқи ту булбул шуда чу хокистар,
Валек зеби гулистонаш карда васф адo.

Касе ба ҷоҳу фино нест аз ту мустағни,
Туғанию мусаллам турост истиғно.

Чу соз карди зи таркиби ҷисми инсонӣ,
Зи хок таъбия соҳти ба зебу баҳо.

Чу аз замин-ш бардоштӣ ба сад эъзоз,
Ба мартаба гузарондӣ зи торами ҳазро.

Ба хоки ҷисмаш борони раҳмат афшондӣ,
К-аз он мулоимат овард тинаташ пайдо.

Ба дасти ҳикмати худ карда тинаташ тахмир,
Се зидди дигараш афзуда аз ачоибҳо.

Чаҳор зидро карди ба яқдигар таркиб,
Ки хоку оташ бувад он гаҳ об буваду ҳаво.

Зи устухону зи мух в-аз уруқ то аъсоб,
Зи лаҳму хуну рибототу меъда то амъо.

Дигар димоғ, ки он шуд мақарри панҷ ҳавос,
Ки ботини ба лақаб гуфтаандашон ҳукамо.

Дигар тиҳолу кабад, боз қалбу боз реҳ.
Дигар масонаву ғазруфу мурра боз кало.

Ба яқдигар ҳама пайвасту чор табъ омад,
Ки хуну балғаму сафрост баъд аз он савдо.

Чу гашт пайкараш ороста ба зебой,
«Нафахту фиҳи мин руҳи» он будаш мабдо.

Ҳавоси зоҳирияш низ чун, ки карди рост,
Зи нури ақл ба коҳи димоғ тофт зиё.

Фарид кишваре оростӣ зи шаҳри бадан,
Ки мулк то малакут он чи ҳаст, ҳаст он чо.

Дар ў нишондӣ дилро ба таҳти султонӣ,
Ки шуд ба расми салотин хидеви мулкоро.

Хирад вазорати он шоҳро муайян шуд,
Гадои шоҳу вазирон, камина банда туро.

Бас он гаҳе ба улумаш чу раҳнамун гашти,
Нахуст кардӣ таълими «аллам-ал-асмо».

Зи илми маърифаташ чунки баҳравар карди,
Малоикаш ба сӯҷуд омаданд абдосо.

Зи оғариниши худ он чӣ кардай мавҷуд,
Уюну баҳру ҷиболу нуҷуму арзу само.

Дар он ачуба намудори аз ҳама карди,
Амонататро ҳам додияш ба расми хифо.

Чу гашт мазҳари кул баъд аз он лақаб додеш,
Миёни мохалақаллоҳ олами кубро.

Чаҳор табъ ниҳоди ба вазъи гулшани даҳр,
Яке рабеъу дигар сайф, бас харифу шито.

Вазид чун ба гулистони даҳр боди рабеъ,
Намуд накҳаташ амвоти боғро эҳё,

Насими номия з-анфоси Исави бар кард,
Сари гиёҳ чу явм ун-нушур аз ғабро.

Ки дид пири фурӯрехта ба хоки замин,
Ки сар бароварад атфолсон ба нашъу намо?

Расад зи тифлиашон то шабоб зебу чамол,
Зи шири дояи аброн ҳама ба қуту ғизо.

Чу чанд рӯз бар ин рафт, доди оројаш,
Зи шоҳидони раёҳин ба гулшани дунё.

Фурӯҳт гул чу ҷавонони лоларух ораз,
Кашид сарв чу хубони нахлқад боло.

Бунафша бар гиреҳи турра баст маргула,
Суман ба ҷилва даровард орази зебо.

Ба зулфи мушкин афганд тобҳо сунбул,
Қ-аз он салосил бетоб шуд дили шайдо.

Зи нисфи пӯсти норанҷ баҳри нарғис шӯҳ,
Пиёла кардию ў маст гашт бе саҳбо.

Зи барги настаран он сон нуҷум бинмуди,
Ки шуд кавокиби Шеъро ба назди ў чу Суҳо.

Рабеъи навбати хубии боғ чун гузаронд,
Чу барнахӯрда арӯсе зи ҳусну лутф сафо.

Фиканд оташи айёми сайф дар олам,
Чу барқи ох зи анфоси ошиқи шайдо.

Намуд дил зи раёхин сўи фавокеҳ майл,
Чу аз сароби сувар сўи луҷтаи маъно.

Либоси барг чу ашҷори боғро пўшид,
Шуд аз намоиши ҳар як чу гунбади мино.

Шамол чун ба таҳарруқ фикандашон омад,
Ба ҷашми ақл намудор сайру даври само.

Туюри ҳар як аз он ҷарҳро чу анҷум шуд,
Зи шоҳ бар шоҳ оянда бурҷ-бурҷосо.

Валек анҷуми собит шуда фавокеҳи у,
Ба бурҷи шоҳ савобит мисоли побарҷо.

Намуда мисли шаҳоб он ки ўзи авчи баланд
Хатитавилкашон ўзитад сўи ғабро.

Чу аз ҳарорати меҳр фикандӣ андар даҳр,
Ба сони кори сақар шӯълаҳои танфарсо.

Паи илочи вай аз меваҳои бори рутаб,
Мизочи инсонро соҳти қарини шифо.

Зиҳӣ ҳаким, ки бо ҳикмати ту Афлотун
Бувад ба назди Фалотун чу бақлат-ул-ҳумқо.

Басо қасон, ки зи пошандагони тухми амал,
Ҳазор хирмани водӣ зи мазраъи дунё.

Валек бастияшон ҳалқу баҳра пеш гирифт,
Ҳаме ба гоҳи ғизо хӯшачину донарабо.

Зи хони сайф ба маъмураи ҷаҳон чу расанд,
Ниъам ба шоҳу гадо лоюадду вало юҳсо.

Бад-ин ғаноими муфрит зи туркози ҳариф,
Сипоҳи бард расонидӣ аз паи яғмо.

Чаман зи алвон шуд коргоҳи рангрезӣ,
Ҳазор ранг зи ҳар ҷинс шуд дар ў пайдо.

Замин зи бӯстонафрӯз гашт хунолуд,
Зи теги қуфр ба-дон сон, ки тораки шуҳадо.

Ҳазон ба бӯстонафрӯз қатл кард он навъ,
Ки тоҷ аз сару сар шуд ҳаме зи ҷисм ҷудо.

Дурангии гули раъно падид шуд ба ҳазон,
Чу соҳти қалақи лолаи хитоиро.

Далел он ки дурангист кори гулшани даҳр,
Чи дар баҳору ҳазону, чи дар сабоҳу масо.

Ду рангу даҳ ранг чи бувад, ки ҳар варақ аз барг,
Нигошта ба дусад ранг шуд зи килки қазо.

Чу нахли мум шуд аз баргҳои рангоранг,
Бисоти боғ бад-он сон, ки коргоҳи Хито.

Расондӣ аз ақибаш тоҳттози сарсари дай,
Ки рафт як-як аз он ҳуллаҳо ба боди фано.

Саҳоби симфишон пардаҳои симобӣ,
Чунон қашид зи даври уфуқ ба рӯи ҳаво.

Ки меҳр гӯй ҳарғиз набуду гар ҳам буд,
Ҳарорат аз асараш заррае набуд асло.

На балки буд яке пораи яҳ мудавваршакл,
Даруни согари баста зи шиддати сармо.

Зи барф шуд қураи арз-байзаи кофур,
Дар ў фурӯ шуда гум гашт байзаи байзо.

Шуда ба гулшани ашҷор ҳар тараф урён,
Чу ҳиндувон ҳама аз турктози Чин ба ҷафо.

Шаб аз саводу дарозӣ чу гесӯи хубон,
Ба қатли ошиқ карда аён яди туло.

Чунон расондИ шиддат зи барди дай, ки бимурд,
Аз он фусурдагИ оташ чунон ки аҳли вабо.

Шито, чунон, ки дар ў мирад оташ аз шиддат,
Чи мумкин аҳли ҷаҳонро бувад нишони бақо.

Дигар зи боди баҳори ҳаёташон додИ,
Ки рафт рӯҳи наботИ ба пайқари мавто.

Чунин, ки силсила бастИ ба ҳалқу гардани давр,
Ҳаме ба давру тасалсул қашид ин аҷзо.

Ба сунъ нўҳ фалак оростИ сареъу рафеъ,
Дар ў қавокиби соир зи меҳр то ба суҳо.

Муқими манзили аввал нигори симтане,
К-аз ў расад ба шабистони даҳр нуру сафо.

Гаҳе чу орази хубон мудаввару рахшон,
Гаҳе чу қомати ошиқ ҳаме наҳифу дуто.

Ба ҳуҷраи дуввум андар қаламзани чобук,
НишондИ омада бар сар ба имлову иншо.

Мулоиме, ки барояд ба ранг ҳар гаҳ расад,
Ба сони об, ки зоҳир шавад ба лавни ино.

Ба манзари сеюмин шоҳиди тараннум соз.
Муқим кардию ў лек дар мақоми наво.

Ба соз карда аён нағмаҳои довудИ,
Вале ба нутқ мисоли Масеҳ рӯҳафзо

Ба мулки чорумИ маҳпайкаре фиристодИ,
Ки Маҳ гадой аз ў карда нақди нуру зиё.

Агар ба вазъ чу оинаи Сикандар шуд,
Вале ба шоҳваши ҳукм ронда бар Доро.

Макони панҷум додИ, ба тегзан кардИ,
Ки аз маҳобати ў баст хун дили хоро.

Дами қатилаш гулгунай узори ачал,
Чисоми қотилаш оинай чамоли бало.

Шашум маконро бо поксирате додӣ,
Ба нури шамъи саодат мунааввараш симо.

Ба риштаҳои таҳораташ донаи тасбех,
Зи ҳуллаҳои саодаташ тайласону ридо.

Ба кутволии ҳафтум ҳисор кардӣ амр,
Бадеъ пайкари қатрон ниҳон қири лиқо.

Чу шахси ҳилмгарон ҷунбиш онҷунон ки шуда,
Зи бурҷи ҳиснаш то дигаре ба муддатҳо.

Паи фурӯғи шабистони ҳаштумин кардӣ,
Ҳазор лӯъбате дар ҷилва, ҷумла маҳсими.

Фарози ҷумла нӯҳум қалья чун бино кардӣ,
Ба даври қалья фиганди буруҷро марво.

Чу ҳиснро ба аداد соҳти дувоздаҳ бурҷ,
Ки ҳар яке ба дигар нав гашт ҷилванамо.

Аз он дувоздаҳ шуд аввалин ҷарогоҳе,
Ки аз барои Ҳамал гашт соҳаташ маръо.

Дигар яке ба гулу лола марғзори назаҳ,
Ки Саври ҷарх хиромад дар ўзи баҳри ҷаро.

Чу хинги ҷарх барорости зи баҳри хиром,
Ба зери зинаш кашидӣ зи пайкари Ҷавзо.

Зи баҳри он ки ҳаме қаҷравист шеваи ҷарх,
Чу ҷарх рутбаи Ҳарҷанд соҳти воло.

Қаноми дигаре оростӣ ба шавкату зеб,
Мақарри Шер, вале манзиле зи Гов ҷудо.

Ба мазраъи дигар аз ҳӯша дона афшондӣ,
Нуҷум гашт ҳамон донаҳо бари доно.

Паи кашидани ў рост сохти каффа,
Ба рости, ки ғалат нест, бар Худой раво.

Ба бурчи дигар Ақраб ба чунбиш оварди,
Чу қаңдуме, ки кунад хона дар қадим бино.

Фарози бурчи дигар сохти Камонхона,
Ки чарх тири бало афканад сүи дунё.

Зи саҳми новаки ў Ҷаддирамониди,
Ки част чун бузи кўҳи ба авҷ аз он пайдо.

Ба Даљ Юсуфи хуршедро зи ҷоҳи уфук,
Бурун кашида накарди дар он мазиқ раҳо

Ба Ҳут Юнуси Маҳро расонда карди амн,
Зи ҳодисоташ ҳарчанд бувад ранҷу ано10».

Бурун зи чарх ҳазорон-ҳазор ҳайли малак,
Паи ибодату тасбех хонда ҳамду сано.

Зи Аршу Курсию Лавҳу Қалам аҷуба басе,
Падид кардию бар ақл аз он назора амо.

Расид кор ба ҷое, ки шаҳсувори русул,
Буроқ тоҳт бар он авҷ дар шаби Исро.

Бидоди аз қарамат қурби «қоба қавсайн»аш,
Ки кўфт қўси ҷалолат ба авчи «ав адно».

Ба васли хеш расонди, ҷамол бинмуди,
Бидоди, он чи талаб кард бе раҳину баҳо.

Навад ҳазор сухан гуфта боз гардонди,
Ки гарм буд зи сайри чунин ҳанӯзаш ҷо.

Заломи қуфр зи рӯи замин барафканди,
Ба ў чу равшан карди шариати фарро.

Ба ҳикмати ту шудаш ҷумлаи милал мансух,
Чи дини Одаму чи Нўҳу Исибу Мўсо.

Ба авчи қурбати хешаш чу роҳ бинмуди,
Ба ҳалқи олам шуд раҳнамои дини ҳудо.

Сабаб муҳаббати ўву зуҳури сунъат буд,
Ки ҳалқи мохалақаллоҳ соҳти ифшо.

Чунончи, ҳар чи бипўшид хилъати хилқат,
Падид гашт ба як амри «кун», ки кардӣ адо.

Биниҳи камтар аз он метавонияш, ки кунӣ,
Чунон набуд, ки набувад асар аз ў пайдо.

Аҷабтар он ки дигар сад ҳазор олам агар,
Бино кунию тавонӣ, ки созияш ҳаққо.

Ва гар ба ним нафас ҳоҳияш, ки нест кунӣ,
Равад ба камтар аз он низ сар ба сар ба фано.

Зи будашон на тафовут ба корхонаи сунъ,
Набудашон ҳам яксон ҷалолу қадри туро.

Бузургвор Худоё, ба ҳаққи тасбеҳат,
Ки зокиранд бад-он ҳайли олами боло.

Ба зоти покат, к-аш мисл набваду монанд,
Ба файзи қудсат, к-аш шабеҳ набваду ҳамто.

Ба ҳурмати набијуллоҳ, ки ҳаст чун ҳуршед,
Ба фарри макраматаш ҳайли зарра ҷумла гуво.

Ки то муқайяди дори фано бувад Фонӣ,
Бидор сирати ў дар тариқи фақру фано.

Чу мурғи рӯҳи вай аз маҳбаси бадан парвоз
Кунад, намуда таваҷҷуҳ ба сӯи мулки бақо.

Ба рӯзи ҳашр, ки шоҳи русул барафрозад,
Паи шафоати аҳли хато ба Арш ливо.

Ба лутфи хеш чунон кун, ки ў фитад назара什
Ба сӯи бандай осӣ чу ҷашми шаҳ ба гадо.

Бас он гаҳ аз вай бошад талаб зи ту бахшиш,
Зи банда касби ҳусули мурод байнахумо.

Зи иқтизи қазо ин қасида шуд таҳрир,
Аҷаб набошад таъриҳаш аз «ҳисоби қазо».

Ба фикри ном чу рафтам саҳаргаҳ аз ҳотиф,
Хитоби исмаш «Рӯҳ ул-қудс» шуд аз асмо.

Умед он ки ба анфоси қудсиям бахши,
Такаллуме, ки сароям пай ту ҳамду сано.

II. «АЙН-УЛ-ҲАЁТ» ДАР НАҶТИ РАСУЛ АЛАЙҲИС-САЛАВОТ

Ҳошибони шаб чу шодурвони савдо афгананд,
Чилва дар хайли бутони моҳсимо афгананд.

Сад ҳазорон кирми шабтоб аз шабистони сипехр,
Ламъаҳо бар пардаи шабгуни ғабро афгананд.

Ҳар замон сад гуна ашколи бадеъ аз килки сунъ,
Нақшбандони қадар бар тоқи ҳазро афгананд.

Ашкрезон наъш бар дӯши банот аз сӯти меҳр,
Чумла бар сарҳо паранди анбаросо афгананд.

Қутб чун пири батамкин в-аҳтару анҷум самоъ,
Чун муридон гирди пири пойбарҷо афгананд.

Симбар туркони қотил аз миҷарра баста саф,
То ба мулки оғият дар даҳр яғмо афгананд.

Булаҷаб туркон, ки ҳар дам ҳиндуосо аз шаҳоб
Ҳарбаҳои симгун ҳар сўй амдо афгананд.

Дар чунин ҳарб аз барои тӯъма насройни фалак,
Гоҳ бикшоянду гоҳе болҳоро афгананд.

Раста бедоранд дурҷи дур зи шоҳи гови ганҷ,
Дида ононе, ки бар Савру Сурайё афгананд.

Насри воқеъ дар дил ояд-шон зи рўи эътибор,
Чашм агар бар нуқтаҳои шини Шеъро афгананд.

Моҳи нав бошад миёни хайли атфоли нуҷум,
Устухоне, к-аш ба бозӣ шаб ба саҳро афгананд.

Гирди шамъи моҳ хуффошони симини нуҷум,
Хешро парвонаосо зеру боло афгананд.

Зўҳаро бар чамбари даф пўст аз шакли қамар,
Мутрибони ҷарҳи баҳри лаҳн хунё афгананд.

Тири раммоле, ки баҳри гайбати меҳр ахтарон
Бар бисоташ музди раммоли дирамҳо афгананд.

Меҳрро ёбанд гоҳе ҷониби шарқаш ҳабар,
Шаш раванда чун сурогашро ба ҳар ҷо афгананд.

Чобуки гардун ба нўти найза бирбоянд агар,
Ҳалқаи даври Ҷадид бар дашти ҳайҷо афгананд.

Зоҳиди афлокро саҷҷодаи нуру сафо,
Дар шабе з-инсон аҷаб аз баҳри эҳё афгананд.

Кутволи ҳисни гардун чун намояд расми пос,
Аз машоил равшаний дар ҷарҳи воло афгананд.

Бар чунин ҳангома хайли лўъбатони событот,
Чашм аз ҳаштум гураф баҳри тамошо афгананд.

Хайли анҷум з-ихтиёри ҷарҳи аъзам дам ба дам,
Хешро аз пояи аъло ба адно афгананд.

Ҷарҳ бо он ҷашмбозӣ, анҷумаш бо он сипеҳр,
Руқъаҳои ҷашмбанди сӯи дунё афгананд.

Ахтарон аз айни бехобию ноосудагӣ,
Хоби осоиш ба ҷашми пири барно афгананд.

Ғайри ушҳоқи балокаш, к-аз ғами ҳичрон чу ман,
Наъраи «во ҳасрато!» бар ҷарҳи мино афгананд.

Халқи беишқу вафо монда ба хоб, аммо сагон
Дар вафои ошиқон то субҳ ғавғо афгананд.

Эй, хуш ононе, ки карда хобро бар худ ҳаром,
Дар чунин шаб бар фалак оҳи шабосо афгананд.

З-оби ҷашми ҳасрат аввал дода зоҳирро вузу,
Оташ аз ботин ба ҷони ношикебо афгананд.

Ҳешро бар гӯшай меҳроби тақво афгананд,
Сар ба ҳоки даргаҳи Эзид таоло афгананд.

З-оҳи ҳасрат парда бар руҳсораи ахтар қашанд,
З-ашки маҳҷури ҳалал дар тоқи ҳазро афгананд.

Чун ба тавфи равзаи хилватгаҳи дил рӯ ниҳанд,
Бурқаи номаҳрамӣ бар рӯи ҳавро афгананд.

Бар бисоти қурби васл ар лаҳзасе сокин шаванд,
Дида бар ҳайли малоик аз мувосо афгананд.

Бар сипехри иззу тамкин гар даме манзил қунанд,
Аз тазалзул раъша гардунро бар аъзо афгананд.

Гар сӯи нузҳатгаҳи ҷамъи вусул оранд рӯй,
Ҳоки нисён бар сари дунёву уқбо афгананд.

Ҳаст уммеди Фонӣ ин давлат, ки гардад ҳоки роҳ,
Ҳар кучо ин раҳравони гармрав по афгананд.

Нисфи ин водии зулматро чу навбат бигзарад,
Навбатдорони шаҳ дар кӯс ово афгананд.

Аз ғиреви кӯсу бонги ною ғавғои нағир,
Растахез андар ҳами тоқи муалло афгананд.

Ҷашм накшояд зи ғафлат мурдагони хобро,
Гарчи сӯри ҳашр аз фарёди сурно афгананд.

Боз баҳри бут парастидан пагаҳҳезони қуфр,
Нолаи ноқусро дар дайри тарсо афгананд.

Роҳибони масти мусҳафсӯзи ин дайри кӯҳан,
Дар миён оини зуннору ҷалипо афгананд.

Комилони куфри лои Лоту лои «ло илоҳ»,
Тавъамон дида дар иллаллоҳ муҳоко афгананд.

Мӯъзинони субҳи «Субҳоналлоҳ», аз ғайратзанон,
Ғулгули «Аллоҳу акбар» бе муҳобо афгананд.

Боз риндони ҳароботи мӯғон ҷоми сабӯҳ,
Дар миён оранду тарҳи даври саҳбо афгананд.

Вақти ҳушҳолӣ зи бода ошиқони покбоз,
Дида пинҳон гаҳ-гаҳе бар ёри зебо афгананд.

Гулруҳон чун гул гиребон чоку чун мурғони боғ,
Ошиқони бехуд аз масти алоло афгананд.

То ки меъморони гардун қасри ҷарҳи тираво
Фарши сим аз партави субҳи зарандо афгананд.

Шомро чун қатъ дар зулфи сумансо афгананд,
Дар суманбӯёни субҳ оини ғавғо афгананд.

Равшани дар арсаи олам, ки аз шаб тира буд
Аз талолоҳои субҳи оламоро афгананд.

Тайласони сӯфии рӯз аз таҳи шабгун лиҳоф,
Карда берун бар сари дӯшаш ба паҳно афгананд.

Жолаи анҷум, ки бошад дар шабистони сипеҳр,
Дар гудоз аз машъали сӯзон байзо афгананд.

Гар судоъе бошад аз савдои шаб оғоқро,
Сандали пешонияш аз абри ҳамро афгананд.

Хоста партав зи шамъи Юсуфи Мисри ҷамол,
Нур дар зиндони Шоми ваҳшатафзо афгананд.

Офтоби пардагиро ҷониби рӯз оваранд,
Юсуфи гумгаштаро сӯи Зулайҳо афгананд.

Сарбасар аз хоби гафлат чашм бикшоянд халқ,
Чун қиёмат муждаи эҳё ба мавто афгананд.

Оқизони шаҳвату тардомани бо сад шитоб,
Хешро дар об аз кисват муарро афгананд.

Ҳақпастон камтар аз таҳқиқу аз тақлид беш
Сўи масцид рафта худро бар мусалло афгананд.

Аҳли қилу қол ҳар сў аз пай илзоми хасм.
Чашмро аз хоб ношуста бар ачзо афгананд.

Девмардум, яъне аҳли байъ баҳри раҳзаний,
Ҳар яке худро ба суқ андар ба маъво афгананд.

Дар замони байъ чун туғён кунад инсофашон,
Бўрёро тўхмати зарбафтколо афгананд.

Кофирони даргаҳи қозӣ пай як ҳабба сим
Хонумони сад мусулмонро ба фатво афгананд.

Золимони соҳиби девон ба нўги килки тез
Қофро аз ъайн агар ёбанд, аз по афгананд.

Беҳамиятваш забунон хешро аз ҳирси шум
Бар дари ҳамчун худи баҳри таманно афгананд.

Аз ҳиял тифлони мактабро ба дилҳо изтироб,
Нукта бе тақриб ронда дида ҳар чо афгананд.

Пойбандони аёл аз баҳри касби ризқашон
По ба шахру кўй ҳар сў ошкоро афгананд.

Борбандони сафаркарда сўи манзил хиром,
Бор накшода марокибро ба маръо афгананд.

Чонгудозон оташ андар ҷони шайдо афгананд,
Барқсон худро фарози хору хоро афгананд.

Бо ниёзу ачз аз реги биёбон бештар.
Рӯди сайли ашк сўи реги Батҳо афгананд.

Нақди чон бар дасту сими ашк бар ораз фишон,
Сар ба хоки қиблағоҳи дину дунё афгананд.

Хоҷаи кавнайну фахри анбиё, қ-асҳоби ў
Соя бар хуршед, бал Арши мулло афгананд.

Гарди роҳаш ахтарон дар дидай равшан қашанд,
Хоки пояш равшанон дар ҷашми бино афгананд.

Муддао бошад биҳиштоин дарашро рӯфтан,
Ҳуриён бар ҷеҳра чун зулфи мутарро афгананд.

Қасдашон ҷуз соя афгандан набошад дар раҳаш,
Ҳулдиён дар ҷилва чун қадҳои раъно афгананд.

Дар шаби Меъроҷ пояндози раҳшаш аҳли Арш,
Аз дури ахтар мукаллал сабз дебо афгананд.

Чун фалакпаймо Буроқ андар рикоби ў қашанд,
Фошия аз Мехр баста, зин зи Ҷавзо афгананд.

Қабли ҷандин сол бинанд офтобаш зери абр,
Чун ҳарифон бор дар дайри Буҳайро афгананд.

Нақшбандони қазо тарҳи ҳазорон офтоб,
Гоҳ пўя бар замин аз пои Қусво афгананд.

Ҳам рисолат, ҳам нубувват буда хоси зоти ў,
Пеш аз он қ-овозаи ирсолу анбо афгананд.

Аз раҳи иззат шутурмурғони барру баҳри ту,
Бар малоик сояи рифқу мадоро афгананд

Мусҳафатро дўхта аз ҳуллаи ҷаннат ғилоф,
Тутмаҳо аз ҷавзаҳар бар раҳли Ҷавзо афгананд.

Ҳочибони даргаҳи қудратгаҳи қурби вусул,
Бар дари борат асо дар пеши Мусо афгананд.

Нўҳ фалак ёбанд роқеъ навбати ҳамси туро,
Дидаро гар бар ҳисоби ҳарфи Тоҳо афгананд.

Ҳам баробар дон ба тарзи чордаҳ маъсумро,
З-онки дар исмат ҳалал дар кори Яхё афгананд.

Ҳаст машхур ин, ки Наҷмиддинвашони умматат,
Ҷазба баҳшанд аз яқин бар саг назар то афгананд.

Остонатро сагон бошанд, к-андар як назар
Сад ҳалал дар кори Наҷмиддини Кубро афгананд.

Зери тобути шаҳиди теги шавқат хешро,
Ҳар нафас баҳри шараф сад чун Масеҳо афгананд.

Қўдакони новакандози қазои ҳикматат,
Сад камонча дар буни реши атиббо афгананд.

Насру фатҳи эзиди бошад қарини чайши ту,
Бар сафаш гар чашм чун сатри «Изоҷо» афгананд.

Раъяти чайши ту чун дўзанд хайётони сунъ,
Шуққаашро зинати «Инно фатаҳно» афгананд.

Аз губори тираи ҳайлат димофу чашмро,
Аршиён ҳам тўтиё, ҳам мушки соро афгананд.

Н-ояд аз кўҳи бало, он к-ояд аз як мушти хок,
К-аш зафарчӯёни тегат сўи аъдо афгананд.

Ҳаст то домони ҳашрат мулк дар тавқеъи дин,
Муншиёни сунъ чун домони туғро афгананд.

Аз аҳодисат саҳеҳиро равот андар рақам,
Бору боб аз ҳадди Батҳо то Бухоро афгананд.

Донаи Одам бувад бедом шайтон ҳар яке,
Устухонҳое, ки худдомат зи хурмо афгананд.

Аршпарвозон бияндозанд худро дар раҳат,
Ҳамчун мурғоне, ки худро пеши Анқо афгананд.

Ё расулаллоҳ, ба ҳолам бин, ки меҳру моҳи нур
Ҳам бар адно афгананд, арчи бар аъло афгананд.

Подшоҳон дида рўзи ҷашн бар шерони нар
Афгананду бар сагонат дил ҳамон афгананд.

То ба қай ҳайли шаётин дам ба дам сад васваса
Дар дили ошуфтаам пинҳону пайдо афгананд.

Исианфосон ачаб набвад ки ҷашми марҳамат
Гаҳ-гаҳе бар ҳоли тарсоёни марзо афгананд.

Лек маълулам чунон к-имкон набошад зистан,
Сад Масеҳ ар сояам баҳри мудово афгананд.

Ҳам магар раşҳе зи шарбатхонаи эҳсони ту,
Дар гулуи ин алили нотавон афгананд.

В-он замон ҳар дам дусад мурда зи нутқи Исави,
Рӯҳи худ дар поям аз баҳри тавалло афгананд.

То бад-он анфос наътатро сароям ончунон,
К-аш малоик рӯҳи исораш зи боло афгананд.

Ҳарфе аз наътат, ки бинвисам малоик нуқтааш
Аз саводи дидашои навмфарсо афгананд.

Аз зилоли инчунин наъте агар лабташнагон,
Қатрае бар ҳалқи хушки ранҷпаймо афгананд.

Баъд аз он амвот ҷон ёбанд, агар оби даҳан
Бар фаромӯшгаштагони хоки ғабро афгананд.

Гар ниҳам «Айн ул-ҳаёт»-аш ном, шояд, з-он ки ҳалқ
Аз насимаш ҷони нав дар ҷисми мавто афгананд.

Дар адад ёбанд байташ тавъами оби бақо,
Дар ҳисоби ў назар гар сӯи имло афгананд.

Ё Раб, он рӯзам шафоат аз ҳабиби худ расон,
К-аҳли исёнро ба дӯзах бе муҳобо афгананд.

III. «ТҮХФАТ УЛ-АФКОР» ТАТАББҮЙИ «ДАРЁИ АБРОР»

Оташин лаъле, ки точи хусравонро зевар аст,
Ахгаре баҳри хаёли хом пухтан дар сар аст.

Шаҳ, ки ёд аз марг н-орад, з-ўст вайронии мулк.
Хусрави беоқибат хусри билоду кишвар аст.

Қайди зинат мусқити фарру шукӯҳи хусравист,
Шери занчирий зи шери беша камсавлаттар аст.

Лозими шоҳи набошад ҳоли аз дарди саре,
«Кўси шаҳ ҳолию бонги фулгулаш дарди сар аст».

Бо даҳони хушку чашми тар қаноат кун, аз он-к
«Ҳар ки қонеъ шуд ба хушку тар, шаҳи баҳру бар аст».

Хоҷа дил дар ваҷху сар афканда пеш аз фикри аҳз,
Садр аз баҳри тамаъ биншаста, чашме бар дар аст.

То бувад шайхи риёи нуктагӯ, дилрост ранҷ,
То шиторо ях бувад, урён зи сармо музтар аст.

Ақл ҳандад, ҳар чи гўянд аҳли зарқ аз воқеа,
Ҳанда орад ҳар ки хоб андар фасонагустар аст.

Воизу томеъ-гадои нон бувад, фарқаш ҳамин,
К-ин ба зери минбар омад, он фарози минбар аст.

Тухми расвой диҳад бар донаи тасбеҳи зарқ,
Оре-оре, дона чинси хешро боровар аст.

Фиқҳро чун иллати макру ҳиял сазад фақеҳ,
Не фақеҳ аст он, ки ҳафри иллати фиқҳ андар аст.

Қозии пурҳила ояд бо сицилли пургувоҳ,
Маҳзи кизб аст аз барои ҷарғагӯй маҳзар аст.

Ҷониби ҷавр ар бигирад аҳл бешак ҷоҳил аст,
Ҷоҳил ар ёбад ҳалос аз ҷаҳл, илмаш мазҳар аст.

Рахравони боркашро саҳл доношоми фақр,
Дар даҳони нока хори хушк хурмои тар аст.

Лофи беваҷҳи ҳаким омад ба назди аҳли дил,
Офати беҳад бар Афлотун агарчи афсар аст.

Нуктаи нодон зи баҳри ришханди ўнакӯст,
Мӯҳраи хар дархури тазини афсори хар хаст.

Ҳар шаб ахтар бин чу буме чашм бар сар дӯхта,
То чи кизб орад бурун гар худ ҳама бўмаъшар аст.

Чарх маълулест, к-аз вай воҷиб омад эҳтиroz,
К-аш бар аъзо ҳар тараф холи сафед аз ахтар аст.

Гунбади ахзар, ки хунрезист кораш, дур нест
Барги ҳино ахзар омад, лек рангаш аҳмар аст.

Душман аст аз доти озор он ки ҳастат луқмаҳӯр,
Ханҷар аст аз нуқтае онро, ки гӯи ҳанҷар аст.

Сифла гар мирад пай иксуну атлас дур нест,
Ҳаст аз баҳри кафан кирме, ки абрешимгар аст.

Рахравонро фоқаву неъмат қунад манъи сулук,
Асби раҳ он аст, ки ўна фарбеху на лоғар аст.

Чин ба рӯе нафганад шиддат, ки шахсашиrost ҳилм,
Мавҷ азобе н-оварад сарсар, ки номаш мармар аст.

Неши тардоман бувад ҳар мӯи марди гармрав,
Чони батро ҳар паре аз боли шоҳин ҳанҷар аст.

Марди пурмаъни чи гар бини ҳақираш пешвост,
Пеши ў кам, бал ду марворидро як музмар аст.

Марди раҳбинро дили махфинамо в-он Ҷоми Ҷам,
Хизрро оби ҳаёт оинай Искандар аст.

Гар шараф н-аз ашку сӯзи дил, бувад бар ҳамсарон
Шӯши ях шамъи кофур ист, бал софитар аст.

Тавъамони бад бувад монанд чун наҳсу начас,
Зодаи неку мушобеҳ чун абиру анбар аст.

Мулки дил пиру ҷавонро ҳаст ободон зи ишқ,
Бонии Марви қуҳан Санҷар зи нав ҳам Санҷар аст.

Ранги зарди ошиқи фонӣ бувад аз тири ишқ
Ҳамчӯ сафро, к-аш алиф шинад ба паҳлу асфар аст.

Нест саргардони баҳри ишқро ҳочат ба қайд,
Киштии гирдобро гирдобро некӯ лангар аст.

Дил зи беишқи сияҳ бошад, зи ишқ оташфишон,
Ҳаст аз сарди зутол он, к-ӯ зи гармӣ ахгар аст.

Маснади иқболи ошиқ гулхани девонагист,
Фарши санҷоби самандар тӯдаи хокистар аст.

Нозири қасри бутон ушшоқи зор аз ҳар тараф,
Чун асирони араб гирди ҳисори Хайбар аст.

Ақлу ғанҷи некномӣ ишқу ҳар дам оламе,
Хонадорӣ кори зан, лашкар насиби шавҳар аст.

Мардро ҳатти начот амвоҷи хуноби дил аст,
Риндро ҳирзи қадаҳ арқоми даври соғар аст.

Хораи хоре асиронро ба болин муттакост,
Ҷомаи хунин шаҳидонро ба паҳлӯ бистар аст.

Мардро як манзил аз мулки фано дон то бақо,
Мехрро якрӯза раҳ аз Ҷохтар то Ҳовар аст.

Сифларо ҳар нақд, к-андар даст дорад, боқӣ аст,
Хуфтаро ҳар айш, к-андар хоб бинад, бовар аст.

Даллаи пурҳила, к-аш шӯҳест ҳар сӯ ҷилвагар,
Лӯъбатакбозист, инак хаймаи ў ҷодар аст.

Деви раҳзан дон, на зан, он к-ӯ ба ҷашмат чун парист,
Даври китфи ў ду бол афганда атфи меъчар аст.

Бар сари амволи мадфун золими нақшинқабо,
Бар фарози ганң бо ҹилди мунаққаш аждар аст.

Точи зар бигзор, эй музиву наздикИ гузин,
Курб мемонад чу шуд айне, ки ақрабро сар аст.

Зарбати мард омад инак, он ки озар хонияш,
Бе зар Иброҳимро точ асту бо зар Озар аст.

Бармакаш теги забон ҳар дам, к-аз ин рў шамъро
Сар буранд арчи ба фарқ аз шўъла заррин мифтар аст.

Бегунаҳро сохтан озурда аз теги забон,
Нотавон кардан раги беранҷро аз наштар аст.

Ҳокими норостиро оқибат саргаштагист,
Давр гардад бе алиф онро ки гўй довар аст.

Ҳокиён дар пои болотар зи ҷабборон, ки мўр
Беҳ хиромад бар манор, аз шер агарчи аҳқар аст.

Золиму одил на яксонанд дар таъмири мулк,
Хук дигар дар шиёри мулку деҳқон дигар аст.

Мулкро аз мавқаби ду шаҳ вазад боди футур,
Чун зи қайсар қайсар омад, нукта ҳосил сарсар аст.

Дил, ки набвад ҷамъ дар мадди ҳаёташ кӯтаҳист,
Аз парешонИ қасираш хонИ, он к-ў қайсар аст.

Марди косибро зи ранчи касб бар каф обила,
Шуд далели гавҳари мақсад, к-аш даст андар аст.

Шуд сироти мустақими саҷдасозон ростИ,
Шоҳроҳи раҳрави хома хутути мистар аст.

Аз бидоят ҳар чИ овардИ, ба мурдан он барИ,
Дар туфулият чИ омӯзи, ба пирИ аз бар аст.

Мард аз зан кам на дар гавҳар чи гар бошад ҳақир,
Дур зи байза кам на дар қимат агарчи асфар аст.

Меҳнати ифлоси муфрят дар гарони Қоф дон,
Қоф чун шуд фоқа беҳад гашт в-ин мустанкар аст.

Аҳли ҳимматро зи ноҳамвории гардун чи бок?
Сайри анҷумро чи ғам, к-андар замин ҷӯю ҷар аст?

Нест бархӯрдан зи қавли ҳилагар чун қавли рост,
Тарраи фолизи бозигар на чун барзигар аст.

Зиллат омад ҳосили хоин, ки мушон чун кунад,
Байзадузди он яке, занбаркаш ин як занбар аст.

Чашм бар моли фақиронанд уммол ар баранд,
Шаҳсириштон мол мемонанд, ки қути лашкар аст.

Маънни ширин бувад ширин, чи гар сода-ст лафз,
Ҳам шакар бошад шакар, бе нуқта гарчи суккар аст.

Ишқ асфалро ба ҷашм аъло дарорад ҷилвагар,
Шамъро қомат бари парвона сарви Кашмар аст.

Эй, басо нуқсон, ки дар зимнаш бувад як навъ суд,
Чун дафи лули дарид, аз баҳри маймун чанбар аст.

Бармапар аз авчи рифъат, к-андар ин дайри кӯҳан
Бар фарози Иси аз анҷум ҳазорон шабпар аст.

Олами дилро чи ҳоҷат зевар аз ҷарҳи кабуд,
Гулшани Фирдавсро зинат на аз нилуфар аст.

Ҳар ки дӯзад ҷашм бар зар, ҳамчӯ абҳар ҷашми ў
Лоиқи нӯғи синон монанди ҷашми абҳар аст.

Ҷашми комил ҷашмаи Хизр асту бошад ҳарду айн,
З-ин ду ҳар якро касе к-ӯ ёфт, умри бемар аст.

Он ки дил бандад ба зар аз ғафар, бошад ризқи маҳз,
В-он чи дар ризқаш бувад аз ғафар, ғафри бефар аст.

Аз шараф данданаи фарши ғадой ғафар дон,
«Кунгурӣ айвони шаҳ аз коҳи кайвон бартар аст».

Баҳри мусҳаф қунгури раҳле, ки созанд аҳли ҷоҳ,
«Рахнаҳо дон, к-аш ба девори ҳисори дин дар аст».

Монеъи фақр аст шаҳро муддао, инак зи сар
Он чи нав дар дорад, андозад ба хокаш бӯ, дар аст.

Раҳ сўи Ҳақ беҳад, аммо ҳаст ақраб роҳи фақр,
Баҳри он-к «Ал-фақру фахрИ» гуфтаи пайғамбар аст.

Андар ин раҳ он ки дорад гом бар гоми расул,
Аршпарвозест, к-ў ҳам роҳрав, ҳам раҳбар аст.

Ҳомии шаръи наби ҶомИй, ки ҷоми шаръро,
Дошта бар каф лаболаб аз шароби Кавсар аст.

Он ки аз илми фузун аз ҳад набиро ворис аст,
Балки аз қавли наби пайғамбаронро ҳамбар аст.

Равзай раъийи мунираш гулшане дон, к-аш зи лутғ
Қатраи руҳсораи ҳар барг меҳри анвар аст.

Гулшани табъи рафеаш равзае дон, к-аз шараф
Тутмаи пероҳани ҳар гул сипеҳри ахзар аст.

Чарх аз илмаш фитад як сў, кучо ҷоми хубоб?
Зарфи дарёро пай сарпӯш будан дарх(в)ар аст.

Хотираш дурҳои маъниро бувад шоиста дурҷ,
Чарх баҳри ахтари анҷум муносиб миҷмар аст.

Зояд аз килкаш ҳама абкори маъни гүйё,
Ум, ки дар ҳома-ст бикри маънишро модар аст.

Бикри маъни холати ҷонбахш агар зодаш чи дур
Шуд набера Иси он касро, ки Марям духтар аст.

Илми рояш аз дилам сар зад бад-ин сон, к-абр сўҳт.
Оташ андар пунба н-аз оина, к-аз тоби х(в)ар аст.

Оқиз аз төъдоди авсофи камоли ўст ақл,
Анҷуми гардун шумурдан кай тариқи аъвар аст?

Динпаноҳо, аҳли дўзахро чу уммеди биҳишт,
Чони хокиро ҳавои васли он хоки дар аст.

Жоласон, к-андар даруни фунча афтад, муддатест,
К-орзуи дурри фақрам дар дили ғампарвар аст.

Подшоҳе, к-аш гадои фақр гаштан орзуст,
Чун гадое бошад он, к-аш подшоҳӣ дар сар аст.

Орзуи мурданам дар зулмати ҷонбахши фақр,
З-орзуи мурда сӯи зиндагонӣ аксар аст.

Тухми идборам дамодам дарди дил бор оварад,
Айб набвад гар бад-ин сон донаро з-инсон бар аст.

Бар тан аз наълу алиф танҳо на дардам шуд аён,
Бас ҷароҳат з-он камону тирам андар пайкар аст.

Як назар афкан, ки мустасно шавам з-абнои ҷинс,
Саг, ки шуд манзури Наҷмиддин сағонро сарвар аст.

Шамъи ҳиммат ғурфаи ғамро ба мақсад мӯмиёст,
Нури ахтар киштии шабро ба соҳил раҳбар аст.

Дар татаббӯй кардани ин назм озодам зи таън,
Тобеи суннат бувад ҳар к-ӯ набиро чокар аст.

З-илтифоти хотират ин нуктаи ширин марост
Ҳамчунон, к-аз партави хурshed найро шаккар аст.

Дар адад абёти ў сад кам як омад, гӯиё
Ҳар якеро равнақ аз як номи ҳайи акбар аст.

Месазад ҳар байти ў гар гӯямаш Байтуллаҳ аст,
Аз матонат в-аз либоси асвадаш, к-андар бар аст.

Лек ҷанби ҷарҳ, к-ӯ бошад ҳусусан пурнуҷум,
Ҳуққа чи-бвад, гар гирифтам, пур зи дурри азҳар аст.

«Тӯҳфат-ул-афкор» агар номаш ниҳам навбад аҷаб,
Тӯҳфа наздат чун зи баҳри фикратам ин гавҳар аст

Гашт «Явми чомеъи шаҳри раҷаб» таърихи он,
Турфатар, к-ин моҳу рӯз итмоми ўро мазҳар аст.

Толибони рубъи маскунро зи зилли олият,
Файз бодо, то мақоми меҳр чорум манзар аст.

* * *

IV. «ҚУТ-УЛ-ҚУЛУБ» ТАТАББҮЙИ ҲАҚИМ АНВАРИ

Чаҳон ки марҳалай танги шоҳроҳи фаност,
Дар ў маҷӯй иқомат, ки роҳи шоҳу гадост.

Күчо маҳалли иқомат, ки қотеони тариқ
Ба нақли дину дил андар камин пай яғмост.

Чи марҳала-ст, ки по нанҳода баҳри шудан
Зи боми марҳала кўси раҳилро ғавғост.

Аҷаб раҳе, ки на мабдаъ бувад дар ў зоҳир,
Фарив бодияе, к-аш на мақсаде пайдост.

Дар ў накарда макон марду зан ҳамегузаранд,
АЗ он замон, ки гузаргоҳи Одаму Ҳаввост.

Чу кори умму аб ин аст, бас ба фарзандон
Ҳаме ба ирс расад, к-он иборат аз туvu мост.

Ҳазор сол дар ин кўҳна дайр агар монӣ,
Ки муддаташ ба яке ламҳа гар ниҳӣ, на сазост.

Чаро, ки вақти шудан баъди тӯли ин муддат,
Агар ба нимнафас гирияш, наёяд рост.

Дар ин макон на умеди нишастан аст ба кас,
Ки аз таҳаттуки ў нонишаста бояд хост.

Аҷаб нигар, ки маконе чунин мазиқ ба туст
Чунон васеъ, ки гӯй ломаконаш фазост.

Ачабтар он ки туро бо ҳазор ранҷ дар ў
Зи чарх сад ғаму аз ахтарон ҳазор ҷафост.

Зи чарх ин расадат давраи шабонрӯзи,
Ки субҳи айши ту ҳар рӯз аз ў ба шоми аност.

Ба ҷоми ахзари гардун агар накӯ нигарӣ,
Зи баҳри ратли ту донӣ, ки пур зи заҳри фаност.

Ба даври меҳраш агар бингарӣ, шавад маълум,
Ки аз шуоъ ба қасдат дусад синони балост.

Зи чарх низ бидон ихтиёри ин гардиш,
Ки ў ҳам андар гардиш забуни дастӣ қазост.

Чи ихтиёраш бошад, ки дар ҳазорон қарн,
Ки дастӣ қудраташ афганда дар таҳу болост.

Ба қоми хеш наёраст як дам осудан,
Чунин ки чун мани саргаштаҳоли бесарупост.

Ба қадри меҳр нагӯям, ки қадри як зарра,
Зи ҳоли худ на физоиш гаштаву на кост.

Зи саъду наҳси нуҷумаш, ки дар ҷаҳон асар аст,
Ҳама ба амри Ҳудованди қодири яктост.

Ҳар он ки кавну фасоди ҷаҳон ба ҷарҳи нуҷум,
Ниҳода дидай ҳақбинашро расида амост.

Кас ар ба фусҳати ғаброву рифъати ҷарҳ аст,
Ки ин забуни бо вай зи ҷарҳ то ғаброст.

Дилаш зи кон шуда сад пора ҳуну бар сари ҳок,
Агарчи кӯҳ ба қадри рафғоъ гардунсост.

На беша шер қушанд, на муш мурда ба кӯй
Зи ҷаври мӯри заифаш ҷунон, ки ранҷу аност.

Бубин ба пили фалак ҳайкали қавипайкар,
Ки бар тан аз сари ҳартуми пашишааш чӣ балост.

Ҳамон паланг, ки хоҳад ба маҳ занад панча,
Ба пушт боз шуда панчааш чи сон таҳи пост.

Ба талхкомие чинҳо ба рӯш бин, гарчи,
Ки аз талотуми амвочи баҳр қуллазудост.

Наҳанг агарчи бувад қаҳрамони кишвари баҳр,
Ба кирми обие аз худ фузун ҳамеша ғизост.

Ба аждаҳо чи нигаҳ мекуниӣ, ба ганҷ бубин,
Ки монда ҳар яке аз ҳирс чанд аждарҳост?!

Суҳан магӯй зи анқо, ки ҳар ки қонеъ шуд,
Фарози Қофи қаноат бидон, ки ў анқост.

Нигар ба абри баҳорию ашку фарёдаш,
Ки чун сиёҳлибос аз барои худ ба фазост.

Дигар ба сарсари бунёдкан нигар, ки чи навъ
Зи хокзорие дар даштҳо ҷаҳонпаймост.

Уқоби каргфикан бин, ки дар кафи сайёд
Ба ҷуз ду болу думаш хурд рӯбаҳи саҳрост.

Ба банди туғралу шоҳин нигар, чу күштаниён
Бубаста ҷашм пай қатлашон замони дағост.

Чу з-офориниш золимвашон барин наҳҷанд.
Тариқи зулмкашон ҳам ба ҷанби ин пайдост.

Агарчи оҳуи Чинрост нофай пурмушк,
Чу нофа пӯст канандаш бигӯй, к-аш чи ҳатост?

На тавқи мушкин дорад тазарв бар гардан,
Нишони ҷанғоли бозаш бимонда бар аъзост.

Дар ин ки қаҳқаҳазан кабк хун хӯрад доим,
Нишони ҳумрати минқору ранги панча гувост.

Залил он ки фасеҳони нукташириҳ ҳаст,
Забуни маҳбаси зоҳир зи тӯтии гӯёст.

Нишони он ки сабеҳони покораз шуд,
Асири хории осораш аз гули ҳумрост.

Ба наълҳои музахҳаб мабин пари товус,
Ки наълҳош бар аъзо зи теги ранҷу аност.

Фитода булбули бедил даруни хокистар,
Даруни боғи малоҳат зи оташи савдост.

Ачабтар ин ки гули дилрабои оташранг
Ба хун нишаста з-андӯху чок карда қабост.

Агарчи нест зи саргаштагӣ ба парвона,
Ба файри сӯзу гудозе, ки волаву шайдост.

Ба шамъ сӯхтану мурданаш нигар, ки чӣ сон
Паи азои худаш гоҳ нола, гоҳ бикост.

Зи мӯр агарчи ҳаме шарзашер дар ранҷ аст,
Чӣ суд, чунки худаш поймол дар таҳи пост?

Зи пашса гарчи ба пили дамон расад озор,
Зи дуди як саргин дудсонаш рӯ ба қафост.

Агарчи ҷавҳари улвишт оташи равшан,
Чӣ ларзаҳо зи таби муҳриқаш, ки бар аъзост.

Ҳаво мумидди ҳаёт аст ҳалқро, лекин
Нигар, ки чун зи тааффун аз ў ба даҳр вабост.

Агарчи «ҳаст мин-ал-мои қулла шайъин ҳай»,
Фариқи ўро мавт аст, аз ў кучо эҳёст.

Магу, ки хок бувад манбаи сукуну қарор,
Зи бод ҷархзанон пайкараш нигар ки сабост.

Ба ҳеч шайъ зи ашё, зи ҷинси маҳлуқот,
Агар қавию заифу агарчи шоҳу гадост.

Ба даҳр коми бемеҳнате муюссар нест,
Ба файри қодири бечун, ки холиқи ашёст.

Ҳар он чи шуд зи азал офарида то ба абад,
Забунияш ҳама бар офаридагор гувост.

Чу шуд яқин, ки чунин аст кори холиқи ҳалқ.
Бағыри он нашавад ҳар чи ҳаст, ўро хост.

Пас он чи карда туро амру наҳий моамкан,
Бибояд аз паи он хешро гирифтан рост.

Нахуст ҳарчи туро фарзу воқиб аст ба шаръ,
Навофилу сунан он ҷумларо тариқи адост.

Баёни мұльтакидотат, ки ном шуд имон,
Ки гүфтанаш ба забон, доштан ба дил шуд рост.

Нахуст доштани зоти поки Ҳақ медон,
Бад-ин тариқ, ки боқист, балки айни бақост.

Вучуди ўст, ки ў ҳасту буду хоҳад буд,
Ба нисбати аҳадият, ба хўрди ҳамду саност.

Сифоти ў набвад мунҳасир ба чуну ба чанд,
Ҳаёту илму иродат ба қудрату асмост.

Дигар ки фоили муҳтор ўст, феъл аз ўст,
Вучуд гирад неку бад он чи карда фазост.

Дигар малоика медон мусаббеҳони сипеҳр,
Ки зикри ҳар як тасбеҳи номи поки Худост.

Дигар бувад кутуби ў, ки ҳар чи он ҷо ҳаст,
Ҳама ҳақ асту каломи муҳаймини доност.

Дигар бувад русул ин навъ, к-ў фиристодаст
Ба ҳалқу ҳар якашон раҳбару тариқи худост.

Муҳаммади араби – пешвои хайли русул,
Агар ба ҳалқ муаххар, vale ба зот улост.

Дигар ба зиндаги баъди марги явми нушур,
Ақида кардан бошад, ки ҳаст он ҳама рост.

Дигар вүчуди ҳама хайру шар, ки аз қадар аст,
Бад-он сифат, ки ба тақдири хештан орост.

Зи баъди мұнтақадотат, ки ном шуд имон,
Зи панҷ руқн мар исломро ҳамеша биност.

Баёни «Ашҳаду ан ло илаҳа иллаллоҳ»,
Мұхаммад, он ки рисолат ба зоти ўбарпост.

Салоти ҳамса дигар панҷ ганчи ислом аст,
Маоф набвад аз ин, гар зукур ёки нисост.

Зи бист ним дирам, баъд аз он тасаддуқ дон,
Ки доданаш бувадат фарз, к-он ҳақи фуқарост.

Дигар зи соле, си рўз рўза доштан аст,
Ки рўзе, он ки хўрад, доштан ду моҳ ҷазост.

Дигар азимати ҳаҷ шуд ба шарти амни тарик,
В-ар иститоати он набвадаш ба кас, на равост.

Зи баъди мұнтақадот ин бувад ибодотат,
Ки бас шароити бисёр ҳам дар ин асност,

Агарчи зоҳиришон ҳаст ҷисми ҳар якро,
Нуҳуфта рӯҳе бошад, ки номи он тақвост.

Бад-он чи шаръ накардаст амру аҳлуллоҳ,
Шаванд муртакибаш гунагун риёзатҳост.

Зи «ло илоҳа» ки мазкур гашту «иллаллоҳ»,
Басе касе, ки бад-ин навъ гарқи ин дарёст.

Агар қатор фалак ҷумла бигсиленд аз ҳам,
Фариқро зи ҳаси мавҷрав кучо парвост.

Шуҳудбин, ки зи захмаш қашанд пайконро,
Гаҳи салот на воқиф, ки рафт, ё барҷост.

Басо мусалли, к-ў аз пай ду ракъати шаб,
Зи баҳри ҳатми қаломуллоҳ истода ба пост.

Закот бин, ки чу шуд чил дирам яке дигар,
Гирифта фарз кунад сарф, к-ин зи айни ризост.

Ба савм бин, ки чиҳил рўзро ба як ният,
Намуда қатъ, ки дил фориғ аз шаробу ғизост.

Чи тавфи Каъба ки эҳромаш аз дари хилват,
Зи Шарқ меҳрисифат рў ба ҷониби Батҳост.

Равандагони раҳи Ҳақ бад-ин сулуку тариқ,
Раванду хотирашон пок аз хутуру риёст.

Ту гар гувоҳии ваҳдат диҳи ба зоти Худо,
Куни таваққуи музду бар ин Худой гувост.

Ва гар саре ба сучуд оварӣ ба ғайри вузӯй,
Ба шӯҳраташ чу муаззин ба оламият ниҳодст.

Ва гар зи маҳзани қоруният ба ним дирам
Халал расад, ҳама рўзат газофу лоғу сахост.

Варат ба хотири савм аст рўзе аз си ғизоз,
Ғизои шоми ту аз хони бевазан яғмост.

Варат азимати ҳаҷ шуд мурод аз он сафарат,
Умеди даҳ, сию чил суд кардани савдост.

Ҳама, ки зикр шудат, шеваи мусулмонист,
Зи фисқи зулми ту ронам, чу ним нукта балост.

Пиёлаҳои пуропур ҳўрӣ, зи номардӣ,
В-аз он ба хотири ту дам ба дам хаёли зиност.

Чу он-т гашт мояссар, накарда ғусл ҳанӯз
Миёни ҳалқ ба даъвои мардият ғавфост.

Аҷабтар он ки занатро ба мардаке чун ту
Ҳамин муомила рафтаст, худ ҳаминат сазост.

Туро зи тақвии хешу зи иффати зан ҳам
Вуқуф, лек ҳаёлат зи марду зан ихфост.

Чуз он-т феъл набошад чунин ки қуввату қут,
Ҳама зи гүшти хўкест, зи ваҷҳи рибост.

Ба фарқи сад Закариё агарчи арра қашанд,
Ба маҳласаш чу дихӣ як дирам, ба ҷонат азост.

Ба ин лаймию дилмурдагӣ ҳама даъвият
Зи иффати Закариёву исмати Яҳест.

Дилат, ки ҳайли шаётину девро ватан аст,
Ватан на мазбалашон гашта, бал аз он авлост.

Малоик ар гузаранд аз фарози он қишвар,
Ки чун туеро дар вай нишеману маъвост.

Зи матни ботини шумат ҳама ҳалок шаванд
Чунон, ки гӯй он ҳайлро фитода вабост.

Бад-ин сифот, вале пеши ҳеш маҳбубӣ,
Чунонки бар ҳама ҳалқи ҷаҳон-т истиғност.

Азоби оташи дӯзах ҳама-т бувад, сад ҳайф,
Ки шӯъларо зи азоби ту мурдану итфост.

Бузургвор Ҳудоё, ба ҳар чи кардам шарҳ,
Манам, на балки фузуниям аз он зи нафси дағост.

Ҳаёти ҳеш ки он як нафас агар бошад,
Ба ёди ту хуштар аз ҷаҳони «мо фиҳост».

Ба амру тоати шайтон намудаам зоеъ,
К-аз он қунунам воҳасратову вовайлост.

На балки ҳайли шаётин маро шуда тобеъ
Бад-ин татаббӯъашон дев низ аз шуракост.

Ҳазор фарсанг аз чун худӣ чу бигрезам,
Ба ҷост, лек чу ман мудбаре ба даҳр қучост?

Ба деву шайтон таълим карда шуд нафсам,
Ки ҳеч як натавонист кард, ончи ў хост.

Гаҳи ҷавониям ин навъ буд каҷравиши,
Ба гоҳи пирии худ каҷравӣ наёяд рост.

Ҳазор бор агар хешро кушам, чӣ аз он
Ба дарди мӯҳлики ман хештанкуши чӣ давост?

Вале ҳазорам ҷандин агар гунаҳ бошад,
Ба пеши раҳмати омат чу пеши ҷарх Суҳост.

Зи баҳри раҳмати ту қатрае тавонад шуст
Сиёҳномагӣ аз дуди маъсият, ки марост.

Нагӯям ин ки чӣ сонам бидору чунам бар,
Бидор розиям охир туро ба он чӣ ризост?

Зи ғайри хеш раҳон, лутф карда Фониро,
Насиб соз тариқи фано, ки айни бақост,

Чунон ба ёди худаш маҳв созу мустағрак,
Ки нагзарад ба дилаш ҳар чӣ ғайри ёди Ҳудост.

Шуд ин қасида чу қути қулуби аҳли сулук,
Аз он таайюни «Қути қулуб»-аш аз асмост.

Ҳар он ки хонаду бо ин амал қунад, шак нест,
Ки аз ҳадиқаи қалбаш самари биҳиштосост.

Аз он наими биҳишташ чу қути қалб расад,
Шикаста қалби маро низ аз он наим риҷост.

Чунон ки аҳли тараб соғ май чу нӯш қунанд,
Зи даври соғарашон қатрае насиби турост.

Ҳудо ба нозиму қорию роқимаш баҳшад,
Ҳар он чӣ маслиҳати дину дунёву уқбост.

V. «МИНХОЧ-УН-НАЧОТ» ТАТАББҮЙИ АНВАРЫ ВА ХОҚОНИ

Зиҳи аз шамъи рўят чашми мардум гашта нурони,
Чаҳонро мардуми чашм омади аз айни инсони.

Малакро аз пай овардани хоки ту ҳаммоли,
Фалакро баҳри тарҳи мулк таркиби ту майдоне.

Тилисми хилқататро дasti қудрат карда меъмори,
Дар он ҷо ганчи ҳикмат аз малак бинҳода пинҳони.

Зи илмуллоҳ ба таълими шарифи «аллам-ал-асмо»,
Бароварда миёни аҳли дониш исми пурдони.

Гаҳе чилрӯза тифле гуфта бо пирони чилсола,
Нукоту дарси асрори яқин аз илми раббони.

Туюри гулшани улви, ки қуту тўъмашон зикр аст,
Ба пешат ҷумла бинҳоданд сар аз бас хушилҳони.

Ҷуз он як мурғи ваҳши, к-ў ба пешат сар фурӯ н-овард,
Ки дар гардан фитодаш тавқи лаън аз қаҳри яздони.

Туро дар олами мулку малоик аз раҳи рифъат,
Мусаллам шуд хилофат бар гурӯҳи инсию ҷони.

Ҳарифи хирасар чун аз сарири мулк шуд хориҷ,
Туро ҳам сарвари, ҳам сарфарози гашт арzonи.

Ҳама каррубиёнро сар ба наздат зилли худдоми,
Аз он маъни, ки гашти сарфароз аз зилли субҳони.

Зи тоби кавсари май соқиёни базми ҷоҳатро,
Ҳазорон гул ба рух чун лолазори боғи ризвони.

Намедонам чи шуд бо он ки Ҳақ «Ло тақрабо» фармуд,
Гирифти бо рафиқат нуктаи он душмани ҷони.

Чаро бояд ду маъсуми биҳиштиро ба як афсун,
Шудан бо он камоли зўҳд ду мардуди исёни.

Магар з-он рўз гандум синаи худ чок зад з-ин фам,
Ки аз чи душманат фармуд тарки бандафармони?

Чу доди зулфи ҳур аз даст, з-он дам рўзгоратро
Чу зулфи ҳур шуд ҳамтиарўзи, ҳам парешони.

Чи расвоист к-он навъ одами комил зи боғи хулд
Шавад дар дашти фам саргашта чун фули биёбони.

Сияҳрўю даргаҳрондаги ғурбату меҳнат,
Чи буд ин ҷумларо боис ҳамин як ҳаззи нафсони.

Ба чандин сол инобат кардану рў бар замин мондан,
Ҷаҳонро ғарқа дар хун сохтан аз сели мижгони.

Ки дил з-аффони зорат мурғу моҳиро ба дард омад,
Ўалат гуфтам, ки санги хораро з-он доғи ҳичрони.

Ба ҳар навъе, ки буд, боре қабул афтод он тавба,
Ки шуд мардуд чандин сол аз истиғнои султони.

Агарчи сўи тахти кишвари аслий набурдандат,
Вале мулки ҷаҳонро ёфти ҳукми ҷаҳонбони.

Чунон волии борафъят, ки будаш он ҳама макнат,
Ба як ҷурмаш чиҳо омад ба пеш аз макри шайтони.

Чи сон арзу ниёз овард, то шуд рафъ он уқда,
Бас он гаҳ бандаги кардан ба сад ҳавлу ҳаросони.

Ту, эй ғофил, ки бишмори яке худро зи авлодаш,
Куни сад ҷурм ҳар соат, валекин бе пушаймони.

Наҳустат ҳаст ин зоҳир, ки ҷуз Ҳақ ҳолиқе набвад,
Асоси даҳрро нозим, бинои ҷарҳро бони.

Бад-ин сон оғаринанда, ту нафсатро гузинанда,
Паростишро, ки хокат бар сари ин нафси зулмони.

Ҷаҳон равшан зи нури офтоб, аммо ту чун хаффош,
Ҳама дар пардаҳои зулмати шаб часта китмони.

Забуни нафси кофир гаштай з-он сон, ки метарсам,
Чу гўи «ло илаҳа иллаллоҳ» аз дунбол натвони.

Чу лои ло илоҳат лои Лот омад илоҳ он чо,
Чи фунҷоиш пазирад, гарчи ту хоҳи, ки гунҷони?

Даруни зарраи саргашта чун пинҷон шавад хуршед,
Миёни қатраи гандида баҳри оби ҳайвони.

Чи ислом аст ин, к-аз сустиаш куффор агар хандад,
Бар ў шояд, ки охир шарм бодат з-ин мусулмони.

Санам, к-аш худ тарошад, бингар орад бандаги барчо,
Самадро бандаги некӯ надони кард, то дони.

Шаҳодат гарчи бошад бар забонат, лек дар тасдиқ
Муқаддар карда миръоти дилатро занги нисёни.

Вуҷуди поки товусони қудсиошёнро ҳам,
Ниҳи аз рӯи ақли худ бурун аз ҳадди имкони.

Вале баҳри мулавван мурғаки бозигари чархи
Муаллақҳо занӣ чун чархи таҳтонию фавқони.

Китоби эзидӣ, к-аз азми пушташ бар замин часпад,
Агар як ҳарф аз он бинвишта бар пушти фалак мони.

Зи хиффат коҳбарге нашмарӣ ҳар ҳарфи савташро,
Ки бошад вақти каҳгил соҳтан муздури каҳ дони.

Шаҳони миллату эъҷоз напсандӣ, ки напсанданд,
Дуои «Рабби ҳаб ли» кардан аз нанги Сулаймонӣ

Валекин донаи пӯсидаро аз сустии ҳиммат,
Агар худ даст ёби аз даҳони мӯр бистони.

Қиёмат қомати хубон шуморӣ ҷаннату дӯзах,
Висолу ҳаҷрашон гӯй зи фарти ноқисимони.

Зиҳи кӯре ба боғи оғариниш, к-аз сари ғафлат
Фалакро нибуфар донию тубиро гияҳ хони.

Вучуди хайру шар з-он рўй бар пои қадар банди,
Ки поятро зи банди амру наҳий шаръ бирҳони.

Вале дар гарданат он банд чун ҳабл-ул-варид омад.
Бувад душворат аз гардан бурун кардан ба осони.

Намозеро, ки маъмур омади баҳри убдият,
Ки дар кардан наӣ маъзур ар одобею аркони.

Ба ёдат н-ояд, ар ояд, кунӣ з-он сон, ки дар бурдан
Бисӯзонад малакро болу пар аз фарти нирони.

Қабули омро аз масҷид оӣ дертар берун,
К-аз ин масҷидгузини хубтар сад бор раҳбони.

Кунад раҳбон ба ҳар саҷда вузуе, пеши бут бингар,
Ки ту бегусл пеши Ҳақ ниҳӣ бар хок пешони.

Закотеро, ки хоҳӣ дод гоҳи киса во кардан,
Гиреҳ бар банди киса афкани, ҳам банди ҳамёни.

Наёри базл кард аз чил яке ҳам соҳибонашро,
Чили дар чил гар амволи ту бошад ҷумла толони.

Надори рўзи моҳи сиём он сон, ки Ҳақ фармуд,
Агар дорӣ, бувад он ҳам барои сарфай ноне.

Кучо нонрезаат мавҷуд гардад заррасон гар худ,
Гаҳи ифтор бошад қурси меҳрат гирдаи хоне.

Надори рўза в-ар дорӣ, накарди саҷдаро ранча
Ва гар карди вузуро оби ҷӯ аз худ наранҷони.

Ва гар аз ғояти Ислом майли ҳаҷ кунӣ, ногаҳ,
Матоъи Макка пурсӣ аз гарони, ё худ арzonи.

Агар суди накӯ умmed бошад, бор барбанди
Дар ин ҳаҷ, фарқ кай. бошад дар исломию насрони.

Ва гар суди умеди нафъ некӯ бошадат, сад узр
Зи хавфи роҳу камсармоягию заъфи ҷисмони.

Бувад имонат он, исломат ин, эй мўъмини муслим,
Чуз ин ҳам кофириҳо бошадат дар парда пинҳони.

Дуруштиҳои ҷарҳат баҳшад андоме, магар з-ин сон,
Ки зоҳир карда аз роҳи Мичарра шакли сухони.

Вале з-инсоф ноҳамвории нафсат, агар бини
Дуруштии фалак бо он баробар ҳам нагардони.

Паи мушкинғизолон ҳуллаи каттон биёрои
Вале худро фузун гирӣ зи ўаззолию Каттони.

Чу Қорун гар диҳад дастат, ки сози ганҷҳо пинҳон,
Наҳоҳӣ баҳри он дар мулки дунё ғайри вайрони.

Ҳазорон бут даруни ҳирқаат пинҳону афзунтар
Намоӣ ҳешро дар ҳориқи одат зи Ҳарқони.³²

Напоши дар замини дил ба ҷуз тухми амал ҳаргиз,
Чи сон уммедин бархӯрдан бувад з-ин донаафшони.

Ниҳӣ дар мазраи ҷон ҳирмани ҳирсу ҳавас ҳар сӯ,
Ки оташ уфтад дар ҳирман, ар ин аст деҳкони?

Дар он ҳирман чу баҳри қаҳр оташ зад, наёрад қушт
Агар зоҳир кунад сели сиришкат мавчи тӯфони.

Фаришта, филмасал, дар шакли инсон гар шавад зоҳир,
Намояд роҳи шайтонат, ки ҷӯй баҳри меҳмони.

Лаболаб роҳи райҳониш дорӣ, то кунӣ маставӣ,
Сиришта доруи бехуши андар роҳи райҳони.

Фалак эмин намонад аз ту бо ин девфеълиҳо,
Наметарси зи қаҳри эзидӣ, эмин чи сон мони?

Гаҳи аҳзат бувад сангин, к-аз истинҷо шуда рангин.
Зи дasti соҳиби хуни шикам лаъли бадаҳшони.

Ба гоҳи базл агар худ қатра бавл аст аз истифно,
Чунон боши, ки мепоши ба олам дурри уммони,

Ба нафсат гарчи фиръавнист в-ар пайдо шавад Фиръавн,
Ба худ напсанди андар хидмат ўро гайри Ҳомони.

Чу Фиръавну чу Ҳомон гар диҳад дастат, чунон ҳоҳи,
Ки сад Фиръавну сад Ҳомон туро бошад ба дарбони.

Натарси Мусӣ ар ояд, ки аз кӯи сари Фиръавн,
Асои саркаҷаш ҳар дам намояд лаъби чавгони.

Намудан дар яди байзо чу соя аз асои ў,
Фитад бар хок, аз ў ояд ба дафъи сеҳри Сўъбони.

Арӯси соҳири ҷарҳат ба дурҳои қавоқиб ҳаст,
Чу ҷашм аз ҳоби ғафлат во кунӣ, кампирдандони.

Кунӣ ҳамчун арӯсон ҷома сурху зард, беҳ бошад
Бари мардон аз он пӯшидаҳо сад бор урёни.

Агар поёну болои ҷаҳон они ту шуд яксар,
Зи мағрури шиори худ кунӣ, чун субҳ ҳандони.

Ки то шомат фалак ҳар субҳ меронад, занон ҳар дам
Зи поёни ту шаллоқӣ, зи болои ту апёни.

Чи аз лаълу дури гӯшат, ки чун гардун пай таъдиб,
Бимолад гӯш, натвони, ки гӯши худ бичунбони.

Каломи Ҳақ наёяд бар забонат аз раҳи нудрат,
Агар сад раҳ тановарҳои ишрат бар забон рони.

Вале мусҳаф туро рухсори шоҳид бошаду дар вай
Пай зинат ниҳода ҳолҳо оёти қуръони.

Агар пеши Азизе як дирам дорӣ, пай ахзаш
Ҳама гар Юсуфи Мисри бувад, созӣ-ш зиндони.

Набахши, ё раҳо надҳӣ муруватт карда, гар сад раҳ
Шафоат ё замоният намояд пири Канъони.

Ва гар ганчи касе пешат буду гашта мӯҳтоҷат,
Диҳӣ гар ҳаббааш норе ба хислатҳои эҳсони.

Касе бар осмонат гар расонад аз раҳи таъзим,
Агар дастат дихад ўро дихӣ бо хок яксони.

Шавӣ оташ, ки сад сол ар маҷусаш равшани бахшад,
Чу як дам дар вай афтад, зоеъаш созад зи ниронӣ.

Зи бас, тори либосат ончунон кисват кунӣ худро,
Ки не домоне аз вай фаҳм гардад, не гиребоне.

Чу кирми қаз ба сад расвоият берун кашанд аз вай,
Ки ҳам гӯри ту буда, ҳам кафанд аз айни печони.

Тани аз риштаи ҷон пардае з-он сон, ки гар мири,
Шавӣ беларда аз бозичаҳои ҷархӣ гардонӣ.

Гаҳи май ҳӯрдан он гаҳ рӯҳбозӣ бо бутон кардан,
Бувал ҳар ҳаззи нағсонӣ, барад як файзи рӯҳонӣ.

Аҷаб набвад, ки рӯҳат мурдаву ту зиндаи нағсӣ,
Ба ҷои файзи рӯҳоният будан ҳаззи нағсонӣ.

Саги мардон бувад нағсу ту аз сағсирате гашта,
Саги ин нағси коғир он-т марди, ин мусулмонӣ.

Бари мардон зи марди чун занӣ дам чун саги эшон,
Сагат карда зи маҳзули, на бал к-аз фарти ҳазлонӣ.

Тамошо бин, ки лофи шермарди ҳам занӣ аз кибр,
Агар чун юз нишинӣ бар фарози хинги ҷавлонӣ.

Гумонат ин ки он хингест ҷавлонӣ ба зери рон,
Надонӣ юз аз марқаб набошад ғайри половонӣ.

Зи май тардомани в-аз бехуди сози гиребон чок,
Магар гаштат гиребон чок аз ин олудадомонӣ.

На танҳо доманат тар шуд ба лои бода аз берун,
Ба лое аз дарун ҳам боиси ин гашт, то донӣ.

Бад-ин сон домани тар ҳар тараф доманкашон то кай,
Наҳоҳад гашт домангир як роҳат пушаймонӣ?

Туро ҳарчанд ин гумроҳи омад аз падар мерос,
Ҳам аз ғабғои нафсонӣ, ҳам аз васвоси шайтонӣ.

Вале ло ҳавл вон гаҳ боз гаштат низ маврусиҳт,
«Заламно раббано»-гуён ба маҳҷурию гирёни.

Аҷаб набвад, ки сад чандин гунаҳро пок шӯяд, гар
Шавад зоҳир ба рӯи баҳри раҳмат мавҷи гуфронӣ.

Худовандо, манам он бандай золим ба нафси худ,
Ки сад чандин, ки гуфтам, оядам аз нафси зулмонӣ.

Агар сад дӯзахи дигар бисози баҳри таъзивам,
Сазоворам ва гар ҳам баҳшиям, ҳастат ба осонӣ,

Ба сад чандин, ки гуфтам қоилам, аммо се кор аз ман
Ба даргоҳи ту ҳаргиз н-омад аз бад сирату сонӣ.

Бигӯям, то бидонад ҳалқи олам, зон ки дар пешат
Ба гуфтан нест ҳоҷат, зон ки медонам, ки медонӣ,

Яке он буд, к-аз ман гарчи сад исён ба феъл омад,
Накардам фарҳ ҷуз бо сад сияҳрӯйи пушаймонӣ,

Зи нафсам гар хато омад, вале аз бими корам буд,
Зи ағфон оташ афроӯзи, зи мижғон ашк ғалтонӣ.

Дигар як, он ки дар шарҳи расулат он шаҳи миллат
Гули нори Бироҳимию фахри оли Аднонӣ.

Расули абъазу асвад, имоми Ясрибу Батҳо,
Умеди фосиқу фоҷир, шафоъи сориқу зони,

Ба феъл ар қосир афтодам, вале аз рӯи сидқи дил,
Ҳамеша будаам комил зи тавфиқоти раҳмонӣ.

Дигар дар хидмати Махдум тақсирам, агар ҳарчанд
Нагунҷад дар замину осмон аз бас фаровонӣ.

Валекин гавҳари сидқи дуоям аз барои шаҳ,
Фузун шуд дар баҳор аз қатраҳои абри найсонӣ.

Чи шаҳ он шаҳ, ки натвон гуфт андар торами рифъат,
Чу хуршедаш нашуд сонӣ, ки хуршедаш бувад бонӣ.

Гаҳи кишварситоӣ гавҳари дурҷи Умаршайҳи,
Дами соҳибқиронӣ ахтари авҷи Темурхонӣ.

Абулғозӣ шаҳи олигуҷар Султон Ҳусайн омад,
Ки омад хон бини хон то ҳарими Ёфас ўғлонӣ.

Зи иззу макрамат то Ёфасаш хоқонию шоҳӣ,
Зи ирси салтанат то Одамаш хонию Қоонӣ

Зиҳӣ аз рӯи рифъат пояи пастат фалакқадри,
Зиҳӣ аз роҳи шавкат рутбаи зотат ҷаҳонбонӣ.

Зи анҷум қасрати хайлат фузун аз нисбати ақли,
Зи гардун рифъати қадрат бурун аз ҳадди имконӣ,

На дарки диққатат мағзи хирадро майли мабҳугӣ,
На нутқи дилкашат зикри малакро ранги ҳазёни.

Паи санҷидани барри ту будан каффа гардуно
Бувад ду нимаи арзан пӯстро оини мизонӣ.

Ба назди раъи покат ҳам басе равшан шудан аз худ,
Ба ҷурми маҳрасад қири, ба қурси меҳр қатронӣ.

Чу баҳри шамсаи хиргоҳи ҷоҳат зарварақ ҷӯянд,
Наёбад сафҳаи хуршед он ҷо қадри камсонӣ.

Бувад ҳар давраеро ҷарҳи аъзам нуқтаи марказ,
Ба қасри ҳашматат чун густаранд атбоқи саллонӣ.

Аноре бошад аз тоси фавокеҳ базми ҷоҳатро,
Қазо гар ҷавфи гардуно кунад пур лаъли руммонӣ.

Чу дуди оташи меҳрат шавад ҷарҳи дигар, бошад
Шарор он ҷо ба Баҳромӣ, зукол он ҷо ба Кайвонӣ.

Бутон ҳар сӯ чу анҷум, анҷумаш чун кирми шабтоб аст,
Чу гардад меҳри роят моили базми шабистонӣ.

Нафози ампро чун бишкани тарфи кулаҳ набвад,
Қадарро ғайри маъмурӣ, қазоро ғайри ҳомони.

Зи хинги чархи сайрат нимаи наъли кӯҳан афтад,
Сазад, к-ин кӯҳнагунбадро кунад тоқию айвони.

Шаҳо, мадҳи ту набвад ҳадди ман, з-он рӯ гаҳи алкан
Расуллуллоҳро гуфтан наёрад наъти Ҳассони.

Валекин доштам табъозмоиро ҳавас як раҳ,
Ки гўям чанд байти мавъизат дар таври Ҳоқони.

Намедонистам он то дар чӣ рангам рӯ диҳад в-акнун
Расид аз мабдаъи файз, он чи бинмудам сухандони.

Мусалсал з-ибтидои оғариниш то бад-ин соат
Сухан дар як қасида рондам аз рӯи сухандони.

Ба ҳар байташ китобе дарҷ кардам сар ба сар ҳикмат,
Ба ҳар як дурҷ пинҳон соҳтам сад гавҳари кони.

Баёни ҳоли худ з-инсоф кардам в-он гаҳ авсофаш
Бувад, ҳам баҳра гирад аз таваҷҷӯҳои вичдони.

Чунон бедор кардам аҳли оламро аз ин гулбонг,
Ки н-ояд хобашон то ҳашр аз андӯху пазмони.

Чу манҳаҷ шуд начоти ҳалқро аз төҳи гумроҳи,
Ниҳодам номи «Минҳоҷ-ун-наҷот» аз лутфи субҳони.

Сухан ҳарчанд ҷонпарвар бувад, ҳомуши авлотар,
Тарииқи авли ар дорӣ нигаҳ, сокит шавӣ Фони.

Ҳамеша то ки дар арзи сухан гарчи бувад нофеъ,
Мумилл афтад адо мақсадро афтад чу тӯлони.

Бувад тӯли ҳаёти шоҳ чандоне, ки дар арзаш,
Аторуд очиз ояд, гар кунад сад даври қайвони.

* * *

VI. НАСИМ-УЛ-ХУЛД ТАТАББҮЙИ ХОҚОНӢ

Муаллим ишқу пири ақл шуд тифли дабистонаш,
Фалак дон баҳри таъдиби вай инак чархи гардонаш.

Дабистон бин, муаллимро, ки бошад аз раҳи маъни,
Аносир чор девору равоқи чарх айвонаш.

Аҷаб қаҷ-маҷ забони тифл, ки устоде бад-ин диққат
Ба умре як сабақ омӯхтан натвонаш осонаш.

Аҷабтар он ки баъди умре ар донист, дар соат
Зи лавҳи хотири худ пок шўяд з-оби нисёнаш.

Чи гўи тифл, к-он пири ҳарза даъвои донои
Расонд он чо, ки гуфтанд аҳли дарду шавқ нодонаш.

Аз он устоду шогирди натиҷа кай шавад ҳосил,
Ки он шуд нуру ин зулмат, баҳам омехт натвонаш?

Ки таълиме, ки гўяд ин муаллим сарбасар ёби
Масун аз нуқси ҷаҳлу комил аз оини ирфонаш.

Намояд раҳ ба сўи гулшане, к-аз ғояти нузҳат
Бувад Тўби қади ҳурову Кавсар лаъли ризвонаш.

Магӯ Тўби, ки бошад сарвҳои он чаман яксар,
Алифҳое, ки бошад ҷилвагар дар бояни имонаш.

Зи бас зебу назорат аз қаломи поки субҳонӣ,
Шуда «ҷанноту таҷри таҳтиҳ-ал-анҳор» дар шонаш.

Зулоли ҷашмаи Хизр омада як соғар аз ҳавзаш,
Мисоли сафҳаи ҳуршед як вард аз гулистонанаш.

Насими Исавианфос суккони хушоинанаш.
Забури лаҳни Довудӣ зи мурғони хушилҳонаш.

Зи санги резай анҳор аз бас ҷавҳару қимат,
Хиҷил сад раҳ дури уммонию лаъли Бадаҳшонаш.

Ба фарроши ў хас рўфта аз дам Исии Марям.
Ба дарбони ба каф карда асо Мўсии Имронаш.

Чунин гулшан набошад ғайри боди маъфират, эй дил,
Ки кард ороста аз баҳри комил сунъи Яздонаш.

Чи комил он ки аз таълимҳои ин муаллим ёфт
Шараф вайронай зоҳир, заҳоир ганчи пинҳонаш.

Аз он вайрона ҳар чуғз омада з-он сон ҳумоюнфар,
Ки андар соя баҳри касби давлат рафта султонаш.

В-аз ин ганчи Каёни камтарин гавҳар бад-он қимат,
Ки гар ғоиб шавад мулки Чаму Кай, нест товонаш.

Хушо, ҷамъияти ботин бад-он сон солики фони,
Ки ҳифзи инчунин ганче кунад зоҳир парешонаш,

Хушо, маъмурии мулки дили он раҳрави комил,
Ки шуд шаҳри бадан аз баҳри поси ганҷ вайронаш.

Ба зоҳир ҳор дар пои бараҳна рафта, дар маъни
Бурун оварда ҳур аз нўғи сўзанҳои мижгонаш.

Ба зикри ботини доим, валекин хирқаи садчок
Гули ҷаннат, ки бар авроқ бошад байти Қуръонаш,

Зи сар то по маломат, лек зоти воҳидаш дар дил
Алифсон дар маломат омада шамъи шабистонаш.

Ба қатъи роҳи ҳастӣ ҳайфишон аст ҷашми мустаъчили,
Чу абри раҳмату дурҳои баҳри файз боронаш.

Ба ботин ғарқи дарёи вусул, аммо ба зоҳир даст
Ба ҷисми муктасиб қишиғи раҳон аз баҳри уммонаш.

Ба тайии арз аз Машриқ ба Мағриб турфат-ул-айнене,
На дар рўзи хиром аз коҳили меҳри фалаксонаш.

Бараш аз ҳиммати олию тарки ҳаззи нафсони,
Фалак чун шоҳиди марду ду ҳоли чехра Кайвонаш.

Күхан хирқа, ки дар ваңду самоъ афканда аз гардан,
Ба домонии чарх афтода хуш тавқи гиребонаш.

Шуда аз бас ҳақорат чархи аъзам нуқтасон маръи,
Чу гоҳи ваңд дар давр омада паргори домонаш.

Магасмонанд ғавғо дар малоик омада ҳар сў,
Чу гашта паҳн хони ваҳдат андар зикри меҳмонаш.

Масеҳо субҳи фитрат файзёб аз поси анфосаш,
Хизир дар шоми зулмат ҷуръанўш аз оби ҳайвонаш.

На бокаш з-он ки ғарқоби ҳаводис сар қашад бар чарх,
Чи ғам суккони гарди Аршро аз Нуҳу тӯфонаш.

Ту эй дил, гар ҳамехоҳӣ, к-аз атвори чунин комил.
Ки аз аҳди аласт афтода бо Ҳақ рост паймонаш.

Насибе бошадат в-он филҳақиқат гар мұяссар нест,
Мадад ногашта тавфиқи Илаҳ аз лутфу эҳсонаш.

Вале он ҳам, ки табъи бадманиш бар шеваи некон
Шавад моил, нишоне бошад аз тавфиқи субҳонаш.

Агар марди раҳӣ, аз нафси нопокат гузар в-онгаҳ
Даро дар шореъи даште, ки паймуданд поконаш.

Вале аввал баровар ғусле аз ашки пушаймонӣ,
Хуш он к-ӯ Ҳақ насозад з-ин пушаймонӣ пушаймонаш.

Пас, он гаҳ гар тавонӣ муршиди комил ба даст овар,
Ки раҳ дур асту пурбиму мусоғиркуш биёбонаш.

Аҷаб водӣ, ки дӯзад пои раҳравро ба ҳар гоме
Ба манъи васли мақсад бар замин хори мағелонаш.

Гирифтор омада насройни гардун чун магас ҳар сў,
Ба доми торҳои анкабут аз баргу ағсонаш.

Баҳорашро бувад селоб ҳар ҷониб сароб он гаҳ,
Самум аз бас мулавван тоза гулҳое ба алвонаш.

Фазояшро ба ҳар гом омада сад офати мұхлил,
Ки ёби аждақо дар қатын он аз қон ҳаросонаш.

Дусад күхи бало дар вай қашида теги хунрези,
Ба доман санг бар ҳар сүзи баҳри санғборонаш.

Ҳазораш баҳри офат ғарқи ҳар гирдоб, сад гардун
Ба ғаввоси хирад не соҳилаш пайдо, на поёнаш.

Наҳангашро чу моҳии замин ҳар рўз ду тўъма,
Вале аз илтиҳоби ҷӯни деги меъда тафсонаш.

Ҳазорон беша дар вай, лек бар ҳар барг бинвишта
Зи хатти обкаш ҷуз ҳарфҳои яъсу ҳирмонаш.

Вале дар бешаҳо афтода оташҳои ҷонсӯзе,
Ки фавқи сабзай гардун қашида шўъла ниронаш.

Ба ҳар манзил баланду пастии он дашт то ҳадде,
Ки афтода саро боло, Сурайё монда поёнаш.

Раҳе з-ин сон, ки шарҳ омад, чу пеши роҳрав афтад,
Яқин аст ин, ки бе роҳбар намудан қатъ натвонаш.

Бувад он роҳбар аз рўи маъни муршиди комил,
Ки дар қатъи чунин роҳ аст ҳар душвори осонаш.

Нахуст он муршидат андар раҳи дин ҳар чи фармояд,
Ҳамебояд қабулаш кардану пазруфтган аз ҷонаш.

Бувад фарз аввалат маъмур кардан нафси кофириро,
Пас андар ҳазрати султони дил кардан мусулмонаш.

Нафармуда риёзатҳои гуногун, дар кучо гардад
Мулоим ончунон кофир, ки орӣ зери фармонаш?

Зи фарқи пили ҳинду кам намуда зарбай чангак,
Чу мўраш гар забун гардад, кунад бо хок яксонаш.

Ба чўби саҳту занчири мукаррар шербон, гар худ
Наранҷонад, кучо гардад мулоим шери дарронаш.

На шер ин ҳирси рўбаҳбоз, бал рўбоҳи ҳирсоин,
Ки шерони ҷаҳон омад забуни макру дастонаш.

Раҳе ин гуна пурофат туро ин навъ ҳамроҳӣ,
Ки шогирдон бувад дар раҳзаний сад деву шайтонаш.

Ба водие чунин ҳоил нашояд шуд ба ҳамроҳӣ,
Ки тобеъ ҳаст дар ҳар гом сад фули биёбонаш.

Фароғи раҳ чӣ сон бошад, даруни пераҳан афъӣ,
Фурӯ рафта таҳи ҳар мӯй баҳри қатл дандонаш.

Чи афъӣ кирми шуме, муҳлике мақсадро монеъ,
Набурда раҳ ба мақсад то накушта шоҳи Кирмонаш.

Чу гашта душмани одам, ки масҷуди малоик буд,
Бурун карда зи баҳри донае аз боғи ризвонаш.

Падарро карда чун мағлуб бар авлод маврусист,
Бар аъзо санги бедодаш ба сина неши хизлонаш.

Касе, к-ӯ бар чунин душман шавад ғолиб, тавон гуфтан,
Ки дар нишонагӣ Рустам либозад морди майлониш.

Ту да амири чунин мурзиҷӣ шурӯп шавад берун,
Забуннат гаранду шигар ҳизофат наёни никонаш.

Назе ҳалымур шуд бўланг-т з-он соне, ки мебонди,
Зи ҳар чӣ спойтар з-он избод им дон спойтар з-ониши.

Тура гўнда, ки тун из макру шийди наифе норастӣ,
Ҳамедир из пайи осонини ҷони кору тинҷониш.

Вузун донимиро либоди туп куз, ҳашнири ҳастӣ,
Агар ҳозӣ, ки сезӣ з-он шурофат сел вайрониш.

Фавону равшанире из киёму тарин шаб дон,
Ки шамъи ўн кард, то додима ҷони мекри раҳмонаш.

Ҳаротир баҳри дилро ҳамту либоди пайдӣ дон,
Ки бас қаштий, ки гаранд гориҷа из осеби тутенаш.

Киро ёрои таскини чунин амвоҷ бошад, ҷуз
Сулаймонэҳтишоме, он ки бод омад ба фармонаш.

Ба дил нафийу субути «Ло илаҳ» овар ба «Иллаллоҳ»,
Бад-он сон, к-омада таълимат аз муршид бад-он сонаш,

Мурод аз ло илаҳат мосив(о)аллоҳ бошад андар дил,
Задан нафий улуҳият зи таҳқиқоти ваҳдонаш.

Зи «иллаллоҳ» маъбуди ҳақиқи боядат мақсуд,
Ки насси «Кул ҳуваллоҳу аҳад» шуд шоҳиди шонаш.

Вале он зикр бояд ончунон дар хотир овардан,
Ки ҷуз мазкур набвад оғаҳ аз даъвою бурҳонаш.

Алифҳо боядат мисморҳо то дӯзияш дар дил,
Бад-он исботу нафй он сон, ки монад ақл ҳайронаш.

Дилат чун аз раҳи ботин ба Ҳақ шуд восили мутлақ,
Ба зоҳир ҳам риоят шаръро воҷиб ҳамедонаш.

Салоти хамса, к-омад панҷаи исломро қувват,
Адо месоз маръи дошта одобу арконаш.

Закот аз бист як шуд, лек чун шуд бистро дода,
Бале, шукронаро доданд карда қарзи мардонаш.

Ба савмат ҷумла аъзоро зи номашрӯъ шуд монеъ,
Валекин савми дил омад зи манъи ёди раҳмонаш.

Пас он гаҳ иститоат шарти Ҳақ медону амни раҳ,
Ки натвон по ниҳод аз рӯи зоҳир дар биёбонаш.

Вале пас роҳрав сар, по бараҳна меҳрсон рӯзе
Шуда ин роҳу по буда ба чорум ҷарҳи гардонаш.

Ба рафтани мӯр чун озурда гардад дар таҳи пойе,
Ки ҳар мӯр аждаҳо омад зи рашки васли ҷононаш.

Аз он бар ҷисми лоғар жандай пашмин қашад солик,
Ки ноҳамвории нафси ҳашинро ҳаст сӯҳонаш.

Ҳазорон дөф аз санги риёзат бар тани сүфи
Бувад як сўю пас як сўй дар дил доғи ҳирмонаш.

Агар ҷурми ту дар мизони маҳшар кўхи Қоф омад,
Ба як оҳи надомат метавонӣ кард парронаш.

Туро сад баҳри тоат гар бувад, лекин риёлуд,
Чи гўй баҳри тоат беҳ, ки гўй баҳри исёнаш.

Даруни тира аз нақши дирамҳо ҳаст мадхалро,
Зи берун пур дирам з-он сон, ки гўй шакли ҳамёнаш.

Агар сад ҷон баҳо дода харидастӣ тариқи фақр,
Худоят дорад арzonӣ, ки бигрифтастӣ арзонаш.

Аду гар қасди ҷонат кард, чун қодир шудӣ бар вай,
Зи тақдирӣ Ҳақаш медон яқин, пас дил маранҷонаш.

Ҳўрӣ хокистар авло з-он бувад, к-аз сифла нон ҷўй,
Агар худ курси маҳ бошад таҳи хокистаре нонаш.

Зи Ҳақ ҷўй, ҳар чи ҷўй, балки аз Ҳақ ҳам маҷӯй, з-он рӯй,
Ки бе ҷустан расад, ҳар чи паймуд қисми инсонаш.

Балоё, к-аз Ҳақат ояд, ба ҷои неъматаш медон,
Баҷо гар шукри он неъмат наёри, ҳаст куфронаш.

Дили равшан, ки дар ҷоҳи риёзат афканӣ, бинӣ
Ба таҳти Мисри иззат оқибат чун моҳи Канъонаш.

Ба тарки зарқ шайҳи ҳилагарро нест ҷуз нуқсон,
Чи ёбад суд бозоре, ки шуд барбаста дўконаш.

Ту сирри Ҳақ агар дорӣ, ниҳон набвад аҷаб гоҳе,
Ки сирри бут ниҳон дорад даруни сина руҳбонаш.

Буте к-ат ҳаст маҳбуби маҷозӣ, дорияш пинҳон,
Ба маҳбуби ҳақиқӣ он шаб омад сирру китмонаш.

Ризои дўст ҷустан он бувад, к-ат ҳарчи пеш ояд,
Шавӣ розию аз тақдир донӣ суду нуқсонаш.

Ба панди воизи ғофил маяғган гүшү з-он бигзар,
Ки дар хоб аст аз ғафлат ҳамон афсона ҳазёнаш.

Машав машъуфи амри хориқи одат дар ин води,
Ҳама гар во намояд тайи арзат шайхи Харқонаш.

Бувад оини дарвешони комил ин равиш, бингар,
Чи зебо ояд, ар зоҳир кунад шоҳони давронаш.

Зи шоҳон низ набувад лоиқи ин рутба ҷуз шоҳӣ,
Ки дарвешӣ зи шоҳӣ бартар аст аз айни ирфонаш.

Шаҳи дарвешваш, султони фақроин, ки аз Эзад
Фарози таҳти шоҳӣ фақру дарвеш аст дар шонаш.

Абулғозӣ сипеҳри салтанат Султон Ҳусайн омад,
Ки то Одам бувад аҷдоди Султон ибни Султонаш.

Магӯ султон, ки султонони олам ҳаст ҳудомаш,
Аз он маъни, ки собит гашт нисбати хон бинни хонаш.

Ба тоҳи мулқдори бандагон Дорову Доробаш,
Гаҳи сомони кишвар чокарон Сосону Сомонаш,

Паи ороми боғи мулқдори гулшани даҳраш,
Дар ўду мавзеъи базм омада Эрону Тўронаш.

Гаҳи оин санои нописанд оини Ҷамshedаш,
Ба вақти мулқбахши, муҳтасар мулки Сулаймонаш.

Чанобаш ончунон оли, ки гар чӯб аз кафи ҳочиб
Фитад, бошад пас аз сад қарн ҷо бар фарқи кайвонаш.

Хитобаш ончунон ноғиз, ки бар кӯҳ ар шавад ворид,
Сароби дашти нобуди шавад аҷзои ларзонаш.

Яке аз ҷовишиони камтараш Кударз бин Кашвод,
Яке аз чокарони лашкари Соми Наримонаш.

Бувад бўстони хулқи ў, ки созад мурдаро зинда,
Насими рӯҳбахше, к-ояд аз насрину райҳонаш.

Ҳавои ҷуди ў бошад, ки дар фасли баҳори ў
Садаф чун ҷарх сад пурдур шавад аз абри найсонаш.

Чу атбоқи фалак бошад ҳазорон густаронида,
Кашида чун шавад дар рӯзи бори ом шелонаш.

Дусад чун Ҳотаму Бармак барад сад сол аз он рӯзи
Чу рӯзи ҷашн бошад бар замин нонрезай хонаш.

Ба рӯи Кисравон нури сӯҷуди ҳоки даргоҳаш,
Ба пушти Қайсарон ҳатти нишони чӯби дарбонаш.

Ҳаворо қатраи борон бад-он навъе, ки бишкофад,
Бад-он сон бигзарад аз ҷисми хоро нӯти пайконаш.

Бувад тегаш чу ҷаллоде, ки пӯшад кисвати аҳмар,
Зи хуни ҳасм чун пӯшида гардад ҷисми урёнаш.

Чунон гар абри боранда дарояд барқ дар хоро,
Дили сангиндилонро пора созад ҷашми гирёнаш.

Шаҳо, дар мадҳат ин назми маро ҳар қас, ки барҳонад,
Нагардад мултафит бо шеъри Ҳоқонию Ҳоқонаш.

Пас аз вай соҳири ҳинди чунон ин назми худ орост,
Ки «Мирот-ус-сафо» шуд ном аз табъи сухандонаш.

Дигар шуд орифи Ҷоми «Ҷило-ур-руҳ»-ро нозим,
Мушарраф сохта аз наъти олии «Фаҳр-ул-аднон»-аш.

«Насим-ул-хулд» кардам номи ў дар мадҳи шаҳ з-он рӯ,
Ки ҷонро ҳаст ҳар байте насим аз хулду ризвонаш.

Зи рӯҳи ин ду истимдод кардам назди Ҳақ, лекин
Дилам ҳар ҷон зи Ҳақ меҳост, фоиз шуд бад-он сонаш.

Ба Ҷоми гар надорам роҳи даъво андар ин маъни,
Ки ҳаст устоди ман в-ин назм гашта зеби девонаш.

Ба Ҳусрав ҳочати даъво набошад з-он, ки хонанда
Шавад воқиф, чу ояд дар назар ҳам ину ҳам онаш.

Агар ҹавҹарфурӯшон баҳри савдо сўи Ҳиндустон
Баранд ин тӯхфаро ё тоцири дарё ба Шервонаш.


Зи рӯҳи Ҳусравам ояд дусад инсофу сад таҳсин,
Зи Ҳоқонӣ малолатҳо ки кардан шарҳ натвонаш.

Ҳамеша то ки дар маръои дашти дилкаши олам,
Раият чун рама, султони одил ҳаст чўпонаш.

Дар ин маръо раият сад ҳазорон бод беш он навъ,
Ки ҳар якро бувад чокар ҳазорон хону Қоонаш.



Русыи археа



ФУСУЛИ АРБАЊА¹⁹

САРАТОН

Боз оташи хўр соҳт Самандар саратонро,
Афрӯҳт чу оташкада гулзори ҷаҳонро.

Ҳам кард аён боди самум оҳи ҳазинро,
Ҳам соҳт баён оташи ҳаҷр сирри ниҳонро.

Аз шўълаву дуди саҳару шом ҷаҳон сўхт,
Мирриҳу Зуҳал, кай кунад ин навъ қиронро?

Хуршед пай шўъбадабози чу мушаъбид
Аз шўраву аз талқи тар орост дўконро.

Гулрез нигар ҳар тараф аз хатти шуоъаш,
Оташбози карда ҳама сирату сонро.

Анчум қатароти қалай омада ҳар сў,
Дар тоси фалак тофта аз хур завабонро.

Дар дуд маписанд аз шарап, к-аз дами фосид,
Гаштаст аён сурхча аъзои духонро.

З-оташ на забона-ст, ки аз фарти ҳарорат,
Кардаст бурун аз даҳани кўра забонро.

Бар хок агар пўя занад кас, натвон ёфт
Аз пошна, ё худ сарангушт нишонро.

Гўё кўрай нор таҳ афтода зи ҷояш,
В-афканд ба даври кўрай арз маконро.

Гаштаст ҳаво шўъла, бубин, дар ҳаҷару тин,
Хоҳи нигари ахгару хокистари онро.

Дар чашма, ки ҷўшида барояд зи замин об,
Чун ҷўш зи гармост бубинаш ҷараёнро.

Гоҳи ҷараёнаш на ҳубоб аст, ки гашта,
По обила аз тоби замин оби равонро.

Гармову арақ сохта чун мокиси ҳаммом,
Аз чини бадан пир ҳама шахси ҷавонро.

Дар тофта регаш бинигар хори сум, инак
Бишкофтаву сӯхта оҳуи давонро.

Варна зи чи н-осояд аз частани муфрят,
Раҳ дода дар анфосу вучудаш хафақонро?!

Аз орзуи шӯши ях ҷо битавон дод.
Дар синаи тафсидаи лабташна синонро.

Дар кӯзай гардун шуда ҳуршед чу оташ,
Заррот шарораст ҳаме шӯълаи онро.

Оташ, ки забоноварии ўзи забона-ст,
Кас олами не маъни он савту баёнро?

Гӯё, ки чу ҳумо шуда муфрят ба мизочаш,
Кардаст аён гоҳи такаллум ҳазаёнро.

Н-аз ҷаври фалак ҳун шуда аз лаъл дили кӯҳ,
К-афтода зи гармо ахгар синаи конро.

Он рафт, ки аз отashi ишқу дили маҳрур,
Кас нуктасигол омада абнои замонро.

К-аз гуфтани оташ ба хилофи масал акнун
Сӯзад, ки занад обила атрофи забонро.

Монанди сияҳсина шавад доф вучудаш,
Ҳар мурғ, ки бар хок ниҳад ҷисми тапонро.

Шуд он, ки дами субҳ зи анфоси Масеҳо,
Додӣ ба тани хок ҳаме муждаи ҷонро.

Он воқеа омад, ки ҳаво аз дами мӯҳлик,
Зоил кунад аз санги сияҳ тобу тавонро.

З-ин гармии хуршед бираст, он ки панаҳ сохт,
Зилли шарафи рояти Чамшеди замонро.

Султони фалакқадр Ҳусайн – он шаҳи ғозӣ,
К-аз адл чу Фирдавси чинон сохт ҷаҳонро.

Шоҳе, ки зи як қунгури қасраш ба дигар як,
Садсола паридан фиканад мурғи камонро.

Аз ҷовушияш қадру баҳо Ҳисраву Чамро,
В-аз ҷокарияш иззу шараф Қайсару Ҳонро.

Аз савлати ў мӯртани шери аринро,
В-аз шавкати ў пашибашӣ пили дамонро.

Базлаш ба ҳаёли хирад афканда тамаъро,
Эҳсонашу аз нафси тамаъ бурда ҳавонро.

Ояд чу насими қарам аз гулшани ҳулқаш,
Созад ба назар нори сақар варди чинонро.

В-ар з-он ки шароре ҷаҳад аз оташи қаҳраш,
Хокистари бевазн қунад кӯҳи гаронро.

Эй файзрасоне, ки ба ҷуз файзпазири,
Коре набувад пеши ту як файзрасонро.

Ҳам абр зи дасти ту қунад қасб қарамро,
Ҳам ҷарх зи хоки дари ту рифъати шонро.

Бар қисвати умри аду аз моҳи ливоят,
Он омада, к-аз партави маҳтоб катонро.

К-ӯ қатраи хуни адую төғи туро бин,
Нодида ақиқи Яману барқи Ямонро.

Дар водии адли ту з-ифроти сиёsat,
Калбест нигаҳдори рама гурги шубонро.

Аз тарбиятат сарвқаде омада гулҳад,
Дар тарфи чаман чун нигарӣ сарви чамонро.

Зарпошии дастат на чу абр аст, ки гоҳе
Равшан кунад аз соиқа як сүйи чаҳонро.

К-он рӯз, ки чун меҳр фишонд зари эҳсон,
Пўрзар кунад офоқ карон то ба каронро.

Бар рӯи мунири ту чу наззора кунад меҳр,
Зоил кунадаш ҳумрати хичлат ярақонро.

Чун бар чамани ҳилму виқори ту вазад бод,
Аз дил барад он тоза ҳавояш зарабонро.

Он рӯз, ки аз абри бало қатраи пайкон
Борад, ки занад об фазои майдонро.

Ду саф чу ду кўхе, ки бувад раста зи оҳан,
Бинмуда чу баргу шаҳарашиб туғу синонро.

З-он кўху ҷанон пашшаялон арбадаойин,
Бинанд чу дар тўъмаҳўри шери жаёно.

Ҳар гурд ба ҳамчун худӣ овехта дар разм,
Ангехта дар кинаварӣ барқи чаҳонро.

Аз хун, ки ба ҳар сў шуда чун сел равона,
Саҳрои вағо карда аён лоласитонро.

Минқорсифат карда зи ҳар гӯша даҳан боз,
Чун майл шуда хўрдани хун зоғи камонро.

Бар бухтии кафрез ғиреви ҳуми рӯин,
Он навъ наттоқи фалак афканда фифонро.

К-аз ҷазри асам пардаи мағз аз таабу ранҷ,
Ангушт ба гўшомада фарёди амонро.

Он лаҳза агар пошна бар рони сабукхез,
Чунбониву таҳрик занӣ қўхи гаронро.

З-ин сон фаръи акбар аз офоқ барояд,
К-афлок ба худ ёбад аз он варта зиёнро.

Ҳар сүе, ки рўй овари гар ҳасм бувад кўҳ,
Чун коҳ чи қувват будаш ҳамли чинонро.

Дар як нафас осор намонад зи аъоди,
Чун аз асари барқ ҳасбоди паронро.

Кори адуву размгаҳ оварда фаро ҳам,
Тобе чу сўи базмгаҳ айши инонро.

Қаҷ карда ба фарқи сари худ точи Каёни,
З-иқболи қидам зеб диҳи тахти Каёнро.

Мулке, ки зи шоҳе бигирифтӣ ба гадой,
Бахши чу диҳӣ ҷилва кафи мулкситонро.

Андар ҳури базлу қарамат нақд расонӣ,
Набвад ба яқин ҳавсала не баҳру на конро.

Ёбад зи суҳо то фалаки аъзамат эҳсон,
Яъне, зи ато моя диҳӣ ҳурду қалонро,

Дар базми наволи ту ду қурсанд маҳу меҳр,
Чун паҳн кунад ҳодими эҳсони ту ҳонро.

В-ин турфа, ки дар даври ту мӯҳтоҷ, на соил,
То бишканад аз ҳони ҷанин нони чинонро,

З-он рӯ, ки гадоён сари ҳони ту баҳшанд,
Бисёр ба шоҳон зи чунин моида нонро.

Диндорият он гуна, ки як нукта, ки гӯй,
Билхосия сози чу ҳарам дайри муғонро.

Шоҳо, чу зи аввал ба дусад айб ҳариди,
Ин бандай бефоидай ҳечмадонро.

Беҳтар зи туам қас нашиносад зи баду нек,
Аз неку бади ман чи яқинро, чи гумонро.

Нашниданат авлист зи таърифу зи таъриз,
Андар ҳақи ман нуктаи баҳмону фалонро.

Аз айбу ҳунар ҳар чи ту гўй, ки чуноне
Ман банда қабул аз дилу чон карда ҳамонро.

То дар саратон аз асари гармии хуршед,
Хуршедвашонанд харидор катонро.

Бодо ҳама маъмури ту в-аз маҳзани лутфат,
Омода катон, дар саратон хильъаташонро.

ХАЗОН

Дигар шуд баҳри санҷидан баробар адли давронро,
Зи кофӯру зи мушк рӯзу шаб ду палла мезонро.

Валекин мушк афзунтар шавад, гарчи ҳаво аз бард
Кунад кофуркорӣ ҳар нафас кӯҳу биёбонро.

Шуд аз юбси димоги даҳр савдо ғолибаш он навъ,
Ки созад дар саводи шаб ниҳон аъзои урёнро.

Нигар савдои маҷнун шуда ҳар сӯ шаҷар аз чӣ?
Либос аз бар фиканда баркашад аз бод афғонро.

Ба шухони шаҷар бингар, ки аз бемории муфрит,
Аён гарданд ҳар сӯ заъфаронии ранги бӯстонро.

Ба ҷӯи об чун гул хӯрад он зарди бубин, ё худ
Фалак дар об афкандаст акси барги ағсонро.

Агар гул хўрданаш ҳоҳӣ, ки гардад бар дилат равшан,
Нишона дар лабаш ёби, гул дар коми пинҳонро.

Ҳама зарди нагӯ, к-аз рӯзи бозори нишоти дай,
Ҳазон ороста аҷноси рангоранг дўконро.

Ҳазон набвад магар шўхони гулшанро баҳор омад,
К-зоҳир карда ҳар як дар либоси хеш алвонро.

Кафи худро ҳино баста чанор аз маҳзи раъной,
К-аз ин дар изтироб афканда хубони гулистонро.

Шикаста сарв баҳри дасти ў монанди машшота,
Нигор аз баргу зоҳир карда нақшу ҳайъати онро.

Чанор оташ аз он созад аён, к-аз фояти шӯҳӣ,
Зи тарӣ нигор баста, созад хушк дастонро.

Сапедор аз ҳарири лимӯй в-аз ҳуллаи асфар,
Басе шармандагӣ оварда хур shedi дурахшонро.

На барги тут, к-аз мум аст, карда нахлбандиҳо,
З-санъати нахлбанди даҳр зеби боғу бӯстонро.

Бад-он ҳайъат, ки тубиро ту гӯй баргҳо раста,
З-шакли событиу сайёр ҳусни боғи ризвонро.

Чаман аз барги руммон шӯъла афрӯзад. vale созад
Дар ў ахгар мисоли ҳуққаҳои лаъли руммонро,

Ба ҳар як ҳуққа бинӣ сад ҳазорон лаъли руммонӣ,
Агар ори бурун з-он ҳуққа гавҳарҳои пинҳонро.

Зи рашк аз қатраҳои хун, ки зоҳир кард аз ў гардун,
Ҳамоно, гар ҳамон дам карда хунолуд пайконро.

Самоқ оташ зада дар пуштаи худ, то ки бирҳонад,
Зи сармо пуштапарвозони атрофи кӯҳистонро.

Дар авроқи разон наққоши сунъ аз хомаи ҳикмат,
Ба рӯи зарварақ аз ранги лаъли рехт афшонро.

Магӯ лаъли магар аз бодаи лаъласт он афшон,
Паи тарғиби май дар инчунин фасле ҳарифонро.

Ба боғ аз булбули дастонсаро гарчи асар набвад,
Муғаниӣ, гӯ бад-ин матлаъ музайян соз дастонро.

Ҳазон з-авроқ беҳ з-акнун ки зинат дод бӯстонро,
Хуш ояд сурхрӯй аз шароби зард мастанро.

Бидеҳ соқӣ май асфар ба ранги шӯълаи озар,
Ки бошад рӯшноиҳо майи рангин дехқонро.

Ачаб мадфун, ки аз چўи зараш деҳқон чу бикшояд,
Зи хок орад бурун гўй хавоси оби ҳайвонро.

Чи зебо бикри шўхе, к-ў чу берун ояд аз парда,
Дар-ў сад парда аз кофарвашиҳо аҳли имонро.

Чи хуршеде, ки чун аз машриқи соғар шавад толеъ,
Барафрӯзад ба шоми айш сад шамъи шабистонро.

Ва гар аз рўи оташнокаш афтад партаве дар дил,
Чу нори Муси афрӯзад дили арбоби ирфонро.

Ва гар аз лутф бинмояд тариқи маҷlisорой,
Диҳад ороши фирдавси аъло базми султонро.

Валекин нек н-ояд ҷуз ба боғе, к-аш ҳазон созад,
Зи авроқи нуҷумосои равшан коҳу айвонро,

Ба барги зальфаронӣ обкаш ҳатҳои шингарфи,
Нишони хуни ашк афтад руҳи ушшоқи гирёнро.

Кунад барги муруд аз лаълфомӣ нозиронро, ҳаст,
Магар май дар қаду оварда буд ойини бўстонро.

Агарчи нест он мавсим, ки аз гулҳо шавад гулшан,
Чи суратхонаи Монӣ зуҳури сунъи Яздонро.

БАҲОР

Вазад боди баҳор эҳёи амвоти гулистонро,
Зи анфоси Масеҳо тоза созад олами ҷонро.

Кунад гул ҷилваю, афғон қашад булбул ва-з он ҳар ду,
Расад баргу наво маҳзундилони байт ул-эҳзонро.

Ниҳад ҳар лолаи кўҳӣ пуроташ анбари суда,
Фурӯ пӯшад ба қасби атр бар кўҳ абр домонро.

Даҳони ғунчаро дандону точи лоларо зевар,
Чу меёбад, аз-он дурпош созанд абри найсонро.

Бувад аз пар задан мақсудаш ин, к-оташ барафрӯзад,
Зи ахгарҳои барги гул саҳар мурғи саҳархонро.

Фарози инчунин оташ зи таҳрики сабо ҳар субҳ,
Чинор аз фояти сармо кушояд дасти ларzonро.

Кашанд аҳли сабӯҳи бодаи гулгун ба пои гул,
Навоҳо бо ҳазор оин музайян карда дастонро.

Баҳоре инчунин рафту ҳазоне инчунин омад,
Ҳамеша худ ҷуз ин коре набошад чархи гардонро,

Шуда гулчеҳраи маъшуқ чунону ҷарх оварда,
Ба ранги ошиқона ошиқи маҳчури пазмонро,

Агар нашмурдӣ онро мугтанам, инро шумур боре,
Ки инро ҳам наёби, то бичӯй ҳамчунон к-онро.

Ба рӯи шоҳи зард ин дам, ки барги лаългун бинӣ,
Бибояд реҳтан дар ҷоми зар лаъли Бадахшонро.

Баҳори умрро дидан, ки чун рафту ҳазон омад,
Ҳазон ҳам бигзарад то бингарӣ ин коҳи вайронро.

Агар хоҳӣ баҳори бехазон бинӣ, варо бингар
Баҳористони ҳалқи ҳусрави Эрону Тӯронро.

Магӯ Ҳусрав, ки то ҳафтум падар султон бин султон,
Чи султон, балки то ҳафтод волид хон бин хонро.

Абулғозӣ сипеҳри салтанат Султон Ҳусайн – он шаҳ,
Ки аз дарёи ҷӯдаш қатра ёби баҳру уммонро.

Зи нутқаш бастагиҳо нуктаи Исои Марямро,
Зи рояш тирагихо панҷаи Мӯсои Имронро.

Камина чокари румияш бин дар ҳайли Қайсарро,
Камина бандай чинияш дон дар пеши Ҳоқонро.

Шаҳаншоҳе, ки сад ҳоқону қайсар бандасон бошанд,
Чу андозад ба фарқи аҳли олам зилли эҳсонро.

Фалак ҷоҳе, ки дарбонони даргоҳаш даме сад раҳ
Зи наъли мӯза ҷунбонанд мағзи фарқи Кайвонро.

Чу наъли зар ба як-ду меҳи кавкаб рахшро бандад,
Ба по то афтаду ёбад гадой меҳри рахшонро.

Чу андар ҳикмати асрори хилқат фикр бигморад,
Биёбад, ончи маҳфи монда Афлотуни Юнонро.

Зиҳи шоҳе, ки аз ройи ту бошад равшани ҳар рӯз,
Ба гардун меҳрро з-он сон, ки аз вай моҳи тобонро.

Бувад ҷазмат ба ҳар коре ки бояд кард то ҳадде,
Ки аз хотир ба боди тир бӯстон дода нисёнро.

Ба баҳру кон з-абру офтоб он дурру ёқуте,
Ки ҳоҳанд ар наёбанд. аз кафат ёбанд товоноро.

Фалак ҳамчун кавокиб гардад аз даврони худ роҷеъ.
Ба раҷъат гар расонад қосиди амри ту фармонро.

Шаванд афлоку анҷум гар ба ҷашми тарбият, бини.
Ба рӯзи бор хиргахро дар ўгулҳои камсонро.

Ба баҳру бар ғараз қасди дараҳти умри ҳасми туст,
Наҳанг ар аррапаро дар кор дорад пилдандонро.

Дусад майдони ҷаҳд, чун гӯй ҳар гаҳ ҷобуки азмат.
Ба тарфе гумбази гардун расонад нӯги чавгонро.

Зи қаъри тираи ҷоҳи таҳайюл ҳикмати раъят,
Бурун ояд на сад моҳи Муқаннаъ, моҳи Кањонро.

Бувад банду қушоди коинот аз амру наҳийи ту,
Хирад бар ҷарҳи анҷум бандад ин бехуда бӯхтонро.

Басе нон чун маҳу ҳуршед соилро шавад рӯзӣ,
Ба базм ар густарад қассом ҷуду ҳашмати ҳонро.

Таҳайюл гар набандад нақш чун зоти ту мавҷуде.
Дар ин мабҳас хирад ҳар дам намояд манъ имконро.

Ба дафъи сеҳри аъдо гар қадам мони, замон фаҳмад
Ҳам аз зоти ту Мўсоро, ҳам аз румҳи ту Сўйбонро.

Ба рўзи растахези кин, ки гурдони дағо хоҳанд,
Фурӯ шондан ба оби тегу пайкон гарди майдонро.

Фиреви кўси ҳарби ҳар замон дар изтироб орад,
Ба маҷрои миёҳ андар уруқи арзи шарёнро,

Синонҳоро найистони бало бинӣ, зи анбуҳӣ
Зи бас гулгуналам оташ фитода он наистонро.

Аён гардад қиёмат аз таҳаррук дар ду кўҳи саф,
Ки уммеди ҳаёт он дам намонад навъи инсонро.

Зи гарди размгаҳ абри бало рӯ бар сипеҳр орад,
Фалак з-он абр бар атроф резад тири боронро.

Зи бас ғилзат ғубори сарсари оғат кунад тира,
Ҳама чашм зарраро, сар ба сар бал ранги хуфтонро.

Кашида теги кин чун офтоб он рӯз ҳар ҷониб,
Ба пўя афқани чун ашҳаб афлоки яронро.

Бурун орӣ димор аз рӯзгори хокиву оби,
Нагӯям пури дастонро, ки бал Соми Наримонро.

Ба ҳар зарбе ки андозӣ чи аз ҳанҷар, чи аз руин,
Зи тан орӣ бурун ҳонро, ба хун омехта ҷонро.

Ба ҳар найза, ки бар пойи савори афқани бар чарх,
Наёяд бар замин наспурда андар осмон ҷонро.

Ки гар кўшиш намой фатҳи иқлиме ба ҳар ҳамла,
Гаҳи бахшиш ба як соил бубаҳшӣ ҳосили онро.

Чу аз майдони разму ҷайш баргашта ба фирӯзи,
Паи оини базму айш зинат бахший айвонро.

Фарози таҳти Ҷамшеду Фаридун афқани маскан,
Фурӯ шишта зи хуршеди ду ораз кард майдонро.

Пай хушҳолии аҳли тараб аз нуктаи ҷонбахш,
Сикандарваш фурӯз резӣ ба соғар оби ҳайвонро.

Ба даврат соқиёни моҳпайкар бода гардонанд,
Кашида мутрибони Зӯҳраоин савту илҳонро.

Туро бо он тавоноиву зарби теги оламгир
Диҳад рӯ олами дигар, ки резӣ ашки ғалтонро.

Ҳаёли дардмандиҳои ишқат уфтад дар сар.
К-аз оҳу ашк зоҳир созӣ андар базм тӯфонро.

Зи оҳи сард аҳли базмро дар дил занӣ оташ,
Ки дида бурд, к-ӯз зоҳир кунад чун барқ ниронро.

Ба базли баҳру ҷудат, к-он наёрад тоб аз он маънӣ,
Ки созӣ хушк зарфи баҳрро, ҳолӣ кунӣ конро.

Шаҳо, аз ўҳдаи мадҳи ту берун омадан созад, —
Маро оқиз, чунон к-аз васфи Хайруннос Ҳассонро.

Ҳамон беҳтар, ки н-орам бар забон ғайр аз дуогӯй,
Насозам мунфаил аз мадҳатат табъи парешонро.

Ҳамеша то ки баъд аз рафтани фасли баҳор ояд,
Ҳазону шаън ин бошад дурангиҳои давронро.

Баҳори боди ҷоҳат бод аз боди ҳазон эмин,
Мабинад аз камол оини иқболи ту нуқсонро.

З-мулкороиву адлат ҷаҳонро бод маъмурӣ,
Хусусан мулки Эронро, дар ўз ҳалқи Ҳурсонро!

ДАЙ

Зи хиргаҳи фалак оташ нуҳуфт дуди саҳоб,
Даро ба хиргаҳу оташ фурӯз аз май ноб.

Намуна баҳри мушаммаъ намуд қавси қузаҳ,
Пайи лифофаи хиргоҳи осмон зи саҳоб.

Агар на абр лифоф аст баҳри хиргаҳи чарх,
Зи тори қатра чаро ҳар тараф кашид таноб?

Зи баски симфишон гашт абри симоби,
Зи сими барф замин шуд чу Қулзум симоб.

Зи баҳри дай агар-т орзў бувад дар айш,
Биёву киштии дарёи лаълро дарёб.

Шаҳест гулхане аз шўълаву зи хокистар,
Ки ҳаст он якаш алтойе ин дигар санҷоб.

Ба сўи мағриб н-орад шудан зи машриқ меҳр,
Агар наяфканад аз абр пул ба рӯи ҳалоб.

Даромадан ба рикоб асту бурдани сармо,
Дар ў фано шуда, гўё ба пои ҳалқ рикоб.

Ҳаво ҳазида зи сармо дар оҳанин гунбад,
Ба руи об, ки ях баста қуббаҳои ҳубоб.

Магӯ ҳубоб, ки аз шиддати бурудати дай,
Чу фарши сим шуда сатҳи мӯҳраи гирдоб.

Фурӯғи орази ҳубон ба гоҳи яхмола,
Бувад чу бар фалаки обранг нури шаҳоб.

Чу бүм шўъла шавад парзанон, зи шиддати бард,
Зутолвор дар-ӯ уфтанд ҳайли гуроб.

Зи бас баёз, ки бар ҷашмҳо расид аз барф,
Ба сони сурма азиз омада саводи туроб.

Магӯй сурма, ки чун мушки ноб ҳоки сиёҳ
Ба зери пардаи кофургун шуда ноёб.

Зи парда, бин, ки сиришт аст анкабутосо,
Ки дар даҳонаш ҳама тори сим гашта луоб.

Ба ларза ҷуссаи муфлис зи шавқи оташи тез,
Мушобехи дили маҳмур аз ҳавои шароб.

Шуда чу ҹазри асам гүши муфлисон зи самоъ,
Ки ду китф шуда бар раҳгузори гүш ҳичоб.

Ба ҹисми шахс таҳаррук намонда ҹуз ларза,
Чу майити мутаҳаррик зи қурдати ваҳҳоб.

Дар об моҳи беҳис чу меҳ рафта ба хок,
Ба хок мор фитода ба сони баста таноб.

Гузашта чун малах аз пушт ҳар тараф зону,
Ҳар он ки буда баҳам дастсой ҳамчӯ зубоб.

Чу дида шўъла ба ранги пари малахи ҷаста
Дар ў ба сони малах карда хешро пуртоб.

Даруни ҳалқаи ҷашм ашк баста чун айнак,
Вале ба ҷашм аз он не фурӯғи қасбу на тоб.

Зи боди қотили дай мурда оташи Зардушт,
Ки гашта аз дами Исояш зиндагӣ ноёб.

Дар ин замон ки зи сўроҳи сўзани сарсар
Чунон вазад, ки шавад зи ў бинои умр ҳароб.

Чу нор хона талаб қун, гирифта равзани ў,
Дар ў чу донааш ахгар, чу оби ў май ноб.

Муғанини ҳарифию соқии дилкаш,
К-аз ин се-чор наёяд адад фузун ба ҳисоб.

Нишот қун, ки муғанини адо кунад, ин шеър:
Ба ёди маҷлиси шоҳаншаҳи рафеъ ҷаноб.

Ки эй, зи оразу лаб гоҳ майли базми шароб.
Дар об соҳта оташ аён, дар оташ – об.

Ба ғайри рӯю даҳонат надида қас зарра,
Даруни доираи офтоби оламтоб.

Гаҳи хироми қадат гу: «биё муояна бин»,
Ҳар он қас, ки надидаст – умрро ба шитоб.

Ниқоб монеи нури рухи ту нест, ки нест
Чаҳор пардаи гардун ба офтоб ҳичоб.

Кашам хаёли туро риштаҳои ҷон баста,
Зи баҳри васл ҳаминам мураттаб аст асбоб.

Чу роҳи чашм бубастам ба пораҳои ҷигар,
Дарун хаёли рухат монда буду, берун – хоб.

Ба бӯи васл ниҳад рӯ ба даргаҳат, Фонӣ,
Чунон ки аҳли ибодат ба гӯшай меҳроб.

Муяссар ар шавадам рӯ ба даргаҳи шоҳӣ,
Ниҳам, ки кӯҳли мурод аст ҳокаш аз ҳама боб.

Ба килки сунъ Абулғозияш лақаб гашта,
Лақаб, ки гуфта қазо к-он аҳсан-ул-алқоб.

Нуҷуми кавқабаи Султон Ҳусайнӣ дарёдил,
Ки баҳри рифъат ўро фалак шудаст ҳубоб.

Сипеҳр чатри муъаллошро ба таҳи соя,
Чаро, ки қуббаи ў гашта меҳри оламтоб.

Нуҷум рахши сабукпошро ба наъли Сиём,
Чаро ки пӯяни ўро сипеҳр гашта туроб.

Зиҳӣ, ба пояи рифъат туро макон ҷое,
Ки ломаконаш чу таҳт-ус-саро шуда ба ҳисоб.

Ҳаҳӣ ба зирваи ҳашмат туро маҳалли авҷе,
Ки Арш гашта ба ҳоки ҳазизи ў ноёб.

Саманди азми туро суръат онҷунон, ки ба тӯ(й)
Намуда ҷарх сареъаш чунон, ки ҳар ба ҳалоб.

Рикоби ҳилми туро он субот, қ-андар ҷашм
Намуда арзи каронаш чу осмон ба шитоб.

Зи дасти ҷӯди ту шуд баҳру кон чунон ҳолӣ,
Ки кӯҳ тӯдаи ҳошок гашта, баҳр сароб.

Зи лутфи оми ту гар неку бади чаҳон мунъим,
Ки кас савол наёбад ба сад ҳазор ҷавоб.

Насими гулшани хулқи ту чун вазид ба рӯҳ,
Дами Масеҳ намуда чу дуди нори азоб.

Шарори шӯълаи қаҳрат чу ҷаста ҷирми сипеҳр,
Ҳазор барқи бало карда бар замини пуртоб.

Шуда зи теги ту вайрон иморати тани ҳасм,
Шавад чунон, ки иморат зи оби тез ҳароб.

Дили адут зи пайкони новакат мурда,
Чунон, ки шӯълаи нори кӯҳан зи қатраи об.

Зи саҳми тири ту фатҳ ҳазор ҳисни ҳасин,
Бале, ғамом зи борон намуда фатҳ- ул-боб.

Пайи фузуни ишрат ба базми ҳашмати ту,
Ки он зи мадди камонча аст ё навои рубоб.

Фалак зи гесёи Ноҳид бандад онро мӯе,
Қазо зи пари малойик ба ин диҳад мизроб.

Сипеҳри қадри ту баҳре, ки ба ҳар ғарқаи ҳасм,
Бувад ҳазор чу гардун доираи гирдоб.

Дар он замон, ки зи боди фитан ғубори бало,
Кашад ниқоб ба рухсор меҳри оламтоб.

Ҷиреву кӯси дағо он қиёмат андозад,
Ки бигсаланд зи ҳам уштурони ҷарх таноб

Ду саф ба ҳайъат ду кӯҳи оҳан аз пай қатл,
Ки раста дар вай аз тегу найза сурати ғоб.

Пай ширкори тазарви ҳаёту тӯтии рӯҳ,
Парад ҳаданг зи зоги камон ба боли уқоб.

Дирам ба сиккай мулки адам расад аз гурз,
Чу бар пашиза ҷавшан зананд чун зарроб.

Ба сони төг ҳама аз фавод хүн лесанд,
Чунон ки гоҳи гизо аз чигар забони зубоб

Чу ҳамла ҷониби хасм оварӣ, дар он соат
Кашида төг зи зилли ливои фатҳмаоб.

Чунон зи ҷо равад аз садмаи ту сафи адӯ,
Ки кӯҳи ҳору ҳас аз пеши тундрав селоб.

Вазад насими зафар бар ливои мансурат,
Ба ҳар тараф, ки таваҷҷӯҳ қуни барои савоб.

Зафарпаноҳ, сипоҳи туро ба ҳар ҷумла,
Нидои фатҳи мубин бишнавад зи ғайб хитоб.

Зи размгаҳ чу ба айвони базм ронӣ рапш,
Ҳазор Кисрову Қайхусрават равон ба рикоб.

Даруни қасри фалак рифъати ҷаҳоноро,
Ниҳода базми Каёни қуни чу майли шароб.

Яқин, ки дархури он разм бошад ин базмат,
Ки даври ҷарҳ надидаст мисли ҳар ду ба хоб.

Ба саъӣ ҳар ҷо зи шоҳон гирифта боши мулк,
Қуни атои гадоён ба мадҳи беитноб.


Ҳамеша то ба шито пӯшад абри кофурӣ,
Зи барф пардаи кофургун ба ҷурми туроб.

Ба маҷлиси май кофуртабъу мушкинатр,
Ба айш бод муқавви ба ранги лаъли музоб.

Ҳазор бор ҷавонмардият чу Бармаку Тай,
Ҳазор сол ҷавонбахтият чу аҳди шабоб.



Mysore



МУФРАДОТ²⁰

Бисмиллоҳир-раҳмонар-раҳим,
Номай фатҳ аст зи Ҳайи қадим,
Таъмия дар исми мусаммост ин
Аллоҳ-Аллоҳ чи муаммост ин?

Ва баъд чунин маъруз медорад, ки дар ин замони латиф ва даврони шариф, ки илми муаммо шоёй гашта буд ва латофат ва диққати он аз ҳад гузашт ва хавотири атфоли хурдсол ва атроки ҳаваснок бад-он моил ва аз ғояти нозуки дарёфти он мушкил. Ба хотири фотир чунон расид, ки муҳаққар муҳтасаре тартиб дода шавад ва дар ҳар қоида аз қавоиди муаммой чанд муаммое мақсур бар тавзиъи он оварда шавад ҳоли аз такаллuf ва зебой ва орӣ аз зеби маъни шеъри ва муаммой ва дар он кӯшид, ки дар тавзиъи ҳар қоида муаммое, ки оварда шавад, ғайри он қоидаро дар он муаммо дахле набошад. Магар он ки мазкур шуда бошад ва ҳақиқати он иттилоъ афтода, ба ҷуз як-ду қоида, ки аз эроди он нозимро гурез нест ва дар иҷтииноб аз он тадаббур не. Ва филвоқеъ табъи мубтадиро аз идроки он кулфате ва зеҳнашро машаққате намерасад ва агарчи ин муҳтасарро қобилияти он нест, ки дар силкирасоил дарояд ва ин муҳаққаро салоҳияти он нест, ки ба ҷашми аҳли биниш дарномайд. Валекин ба ҷиҳати тасҳили таълими аъмол хондани атфодро шояд.

Агарчи ҳаст дебо тезбозор,
Вале карбос ҳам дорад харидор.
Дур ар бошад сазои гӯши шоҳӣ,
Барад наққоши шоҳӣ гӯши моҳӣ.

Ва чун ин муҳаққар дар ин фан ба мушобиҳаи «алиф» ва «бе» буд, мусаммо ба муфрадот намуд. Ва ҳувал азизул вадуд.

Муаммо каломест мавзун, ки ҳуруфи исме аз вай ҳосил шавад ба ҳамон тартиб, ки дар исм аст. Чунонки табъи мавзуни салим ҳусулашро қабул намояд ва зехни мустақим ба сиҳаташ ҳукм фармояд.

Ва аъмоли муаммой бар се қисм аст: Чи баъзе ба ҷиҳати таҳсили модда ва ҳуруфи исм аст ва онро аъмоли таҳсили гўянд. Ва баъзе ба ҷиҳати тақмили сурат ва тартибаш ва онро аъмоли тақмили хонанд. Ва баъзе ба ҷиҳати тасҳили ин аъмол фоида ва нафъи он ҳар ду қисмро шомил аст ва инро аъмоли тасҳили номанд. Аъмоли тасҳили чаҳор аст: интиқод, таҳлил, таркиб, табдил.

Интиқод – ишорат кардан аст ба баъзе ҳуруфи калима ба чиҳати навъе тасар-
руф дар ўбад-он навъ, ки: «аввал», ва «нахустин» ва «рух», ва «сар», ва «точ» ва
«чайб», ва «боло», ва «соғиғ», ва «шўъла», ва ончи далолат кунад бар ҳуруфи
аввали калима гўянд ва ҳарфи аввалро хоҳанд. Чунон, ки дар исми Одам¹:

Дили моро чу хоҳи боз чусташ,
Зи оху дарду меҳнат ҷӯ нахусташ.

Ва чунон, ки дар исми Малик²:

Чониби ҳўру сўи Кавсару Фирдавс мапўй,
Рўҳи он моҳу лаби лаълу сари қўяш ҷўй.

Ва ҳамчунин «охир», ва «ниҳоят», ва «по» ва «доман», ва «поён», ва «дурдӣ» ва ончи далолате дошта бошад бар ҳарфи охири калима гўянд ва ҳарфи охир хоҳанд. Чунон, ки дар исми Валад³:

Чун кунӣ гашти чаман баҳри тараб,
Пой сарву гулу шамшод талаб.

Ва чунон ки дар исми Вали⁴:

Чу гирӣ домани ў, пои гул ҷўй,
Пас он гаҳ дурди май гиру гуле бўй.

Ва ҷомеъи ҳар ду қисм аст ин мисол чунон ки дар исми Омили⁵:

Шўълаи оташи ишқи туvu он гаҳ сари мо,
Пой гул чун бувад ў дурдии май, хезу биё.

Ва бар ин қиёс «миёна», ва «миён», ва «дил» ва «камар» ва ончи далолате бар ҳуруфи васати калима кунад гўянд ва ҳарфи миёнаи калима чун ҳуруфаш фард бошад ирода кунанд. Чунонки, дар исми Вали⁶:

Чун намояд кофири бебоки ман,
Дил зи ҳушу илму дини худ бикан.

Ва чунон, ки дар исми Киё⁷:

Миёни майкада бинӣ дили рамидай ман,
Камар намуд бутонам баҳри дил бурдан.

Ва мисоле, ки ҳар ду қисмро шомил бошад чунонки, дар исми Шамс⁸:

Аввали шому миёни чаману домани нарғис,
Бо чунин шамъу қадаҳ хуб бувад дилбари мўнис.

Ва гоҳ бошад, ки «канор» ва «гӯша», ва «лаб», ва «тараф», ва «гарон» ва ончи омтар аз аввал ва охир бошад зикр, кунанд, аввал ё охир хоҳанд. Чунон, ки дар исми Убайд⁹

Чониби аиш чу хоҳӣ биталаб гӯши бое,
Лаби ҷӯю тарафи руд гузин баҳри фароғе.

Ва мешояд ки «сонӣ» ва «солис» ва мисли он гӯянд ва ҳарфе, ки дар он мартаба бошад ирова кунанд, чунонки дар исми Ҳуррам¹⁰:

Косаҳо дорад чу соқӣ, аввалиш хоҳам зи хум,
В-ар дирам бошад, тамъя дорам зи сониву сеюм.

Ва тавонад буд, ки ончи омтар аз аввал ва охир бошад тасния ё ҷамъ кунанд ҷун «тарафайн», ва «атроф», ва «ду гӯша», ва «ҷониб», ва «канорҳо» ва маҷмуъи тарафайнро хоҳанд. Чунонки, дар исми Рӯкн¹¹

Чу тарфи рӯи ҳуд бинамуд бо ман,
Ҳамехоҳам кунун атрофи гулшан.

Ва ҳамчунин «хирқа», ва «пӯст», ва «филоф», ва амсоли он гӯянд ва маҷмуъи тарафайн хоҳанд. Чунон ки дар исми Зангӣ¹²

Масти маро нигар ки ҷун гашт ба аиш майли вай,
Хирқаи зоҳидон кашад, сӯи кабобу сӯи май.

Ва бар ин қиёс: «дилҳо», ва «миёнҳо», ва «магз» тавон гуфт ва маҷмуъи мобайн-ут-тарафайн хост. Чунонки, дар исми Салами¹³

Бингар, ки аз тараҳум он шоҳи аҳли ислом,
Дилҳои муслиминро мечӯяд аз пай ном.

Ва аз туруқи интиқод бошад ишорат кардан ба як ҳарф ё бештар бар сабили ибҳом, ки мақсад муайян нашавад ҷуз ба қаринаи ном. Чунон, ки дар исми Амон¹⁴:

Инчунин к-аз оби ҷашми ман ҷаҳон вайрон шавад,
Андак аз ашқи ману бисёр аз уммон бувад.

Таҳлил – иборат аст аз он, ки лафзоро, ки ба эътибори маънои шеъри муфрад бошад, ба эътибори маънои муаммои мураккаб доранд аз ҷуз ё бештар. Чунонки, дар исми Шамс¹⁵

Мондаст зи лаҳни боданӯшам,
Бар ҷониби он суруд гӯшам.

Ва чунонки, дар исми Мазид¹⁶:

Охир аз ҷашми ту бозӣ ёфтанд шуд ҳӯи дил,
Оҳ, агар нанмой, эй сарви сиҳиқад, рӯи дил.

Ва чунонки, дар исми Тақӣ¹⁷

Чу набвад меҳру маҳ, эй турфа соқи,
Бувад пайваста рухсори ту боқи.

Таркиб – иборат аз он аст, ки лафзоро, ки ба эътибори маънои шеъри мураккаб бошад, аз рӯи маънои муаммои муфрад доранд, ба шарти он ки мақсад аз ў маъний бошад на лафз.

Чунон, ки дар исми Қаро¹⁸

Аз рӯи қаҳр чун ёр ҷашмам ба пой сояд,
Бар рӯи оби ҷашмам домони ў намояд.

Ва чунонки, дар исми Зиё¹⁹

Бо мани муфлис ҳадиси бодаи соғи магӯ,
Қонеъам аз ғояти файзу хуши болои ў.

Табдил – иборат аст аз он, ки баъзе ҳуруфи ҳосиларо бадал қунанд ба ҳуруфи дигар бевасилаи сувари китобии ҳуруф. Чунонки, дар исми Бурҳон²⁰:

Гӯшай боғу дили ҳурраму рухсори нигор.
Чун ниҳон ёбӣ, аз он пас қадаҳ аз каф магузор.

Ва чунонки, дар исми Каркин²¹

Чун равад аз пеш ман, кораш ҷафову кин бувад,
Гар ба пеш ояд, ғамам бинад, дилаш ғамгин шавад

Ва чунонки, дар исми Қадам²²:

Чун ба кӯи ошиқон мондам қадам,
Охир аз ишқу ҷунун дидам надам.

Ва чунонки, дар исми Шараф²³:

Зи рўй шўхию таррорӣ он ёр,
Тараф гирад ҳамеша баҳри ағёр.

Ва чунонки, дар исми Беҳзод²⁴:

Сарви хоки пои ту чун дил бар сар шод шуд,
Буд банда, чун баҳо овард, аз он озод шуд.

Ва аз тариқи табдил аст он, ки ду ҷузв қалимаро, ки ҳосил карда бошанд, ба
ду ҷузви дигар бадал қунанд. Чунонки, дар исми Ҷомӣ²⁵:

Мурғи дилам ба кӯи ў боз ҳаво ҳамекунад,
Майл ба кӯяш ар қунад беҳ, ки баҷо ҳамекунад.

Аъмоли таҳсилӣ ҳашт аст: тансис, тахсис, тасмия, талмеҳ, тародиф ва ишти-
рок, киноят ва тасҳиф, истиора ва ташбех, ҳисоб.

Тансис ва тахсис иборат аз он аст, ки байзे ҳуруфи исмро ба сареҳ зикр
қунанд ва ба ваҷҳе аз вуҷӯҳ таъйин намоянд. Чунонки, дар амсилаи собиқа ба
зухур мерасад, чи собиқаи партави ишорат бар ин тофта, ки нозими муамморо аз
ин чора нест ва низ чунонки, дар исми Дијором²⁶:

Кучо дар ҷаннат-ул-маъво барад ком,
Ки дар кӯяш дили ман гирад ором.

Ва чунонки, дар исми Лоло²⁷:

Дар салому дар қаломи ёри ман,
Нест илло номи гулруҳсори ман.

Ва тавонад буд, ки ҳуруфи исм ба тартиб дар як маҳал дар назм индироҷ ёбад
ва ишорат ба тахсиси он карда шавад. Чунонки, дар исми Ҳақдод²⁸:

Раҳмати Ҳақ дод моро номи ў,
Дар миёни раҳмату мо ном ҷӯ.

Ва чунонки, дар исми Рустам²⁹

Гуфтам: Эй дил, сустӣ андар ишқи гулруҳсори ман,
Гуфт: «Рустам» он чи гуфт, он аст номи ёри ман.

Ва чунонки, дар исми Осаф³⁰:

Восифе, к-аш васфи ў қомат бувад,
Ҳар чи дар вай бингарӣ, номат бувад.

Ва чунонки, дар исми Салмон³¹:

Дар мусулмонӣ нигар онро, ки бинӣ ғарқӣ май,
Гарчи некӯ нест, аммо коми мо дон номи вай.

Тасмия иборат аст аз ишорат кардан ба мусаммои ҳарфи мундариҷа дар назм ва исми ўро хостан ба ишорат кардан ба исмаш ва мусамморо хостан. Аммо қисми аввал, чунонки, дар исми Кофи³²:

Тамошои рӯяш гумонам набуд,
Зи рӯи қарам ёр ораз намуд.

Ва чунонки, дар исми Салом³³:

Дилам, к-аз сунбулат дар қайди дом аст,
Аз ў як гӯша сӯи дил тамом аст.

Ва аммо қисми сонӣ, чунонки, дар исми Обил³⁴:

Гӯшай абрӯи худ он бут ба ораз чун намуд,
Ваҳ, ки аз аҳли саломат ҷумлаи дилҳо раЖуд.

Ва чунон ки дар исми Шоҳид³⁵:

Шак нест, к-аҳли олам дар сояаш дарояд,
Шоҳе, ки аз адолат дилҳо ҳамерабояд.

Ва ҷомиъи ҳар ду қисм аст ин мисол, чунонки, дар исми Муъин³⁶:

Дилҳо зи шамиме, ки зи қӯят ёбанд,
В-он аз тарафи анбари мӯят ёбанд.

Талмеч иборат аст аз ишорат кардан ба ҳарфе ё бештар, ки дар мавзӯи машҳур таҳрир ёфта бошад. Ва дар ин фан он чи аксар мугаориф шуда, ишорат кардан аст ба рақамҳои тақвим, ки аҳли танаъюм аз ҷиҳати ихтисор вазъ кардаанд. Чунонки, дар сабти номҳои сабъаи сайёра:

Қамарасту Уториду Зұхра,
Шамсу Мирриху Муштарию Зұхал.

ба ҳарғи охир иктифо кардаанд ва рақами қамарро «р», ә менависанд ва Шамсро «с» ә ва алоқозалқиёс ва ба ҳамин тариқ аз барои шараф «ф» ғ – ва хубут «т» – ь ва барои лайл «л» ә ва аз барои рүз ба эътибори наҳор «р» ә ба эътибори «явм» «м» ғ ва дар айёми ҳафта аз якшанбе гиранд ва рақами ў ба тартиби ҳуруфи «абчад» то он ки рақами шанберо ә » гузоранд. Ва ҳамчунин дар сабти асомии буручи давоздағонаги, чун Ҳамал, чун Савр, чун Ҷавзо, ва Саратон ва Асад, Сунбула, Мизон, ва Ақраб, Қавс ва Дағын, ва Ҷади ва Ҳут. Аз барои Ҳамал «ә» рақам ниҳанд ва аз барои Савр «і» ва ба тартиби ҳуруфи «абчад» то он ки рақами Дағын «ى» ва рақами Ҳут «ә». Ба ҳамин тариқа истилоҳе чанд доранд, ки пеши асҳоби ин фан муқаррар аст. Пас ҳар яке аз он мавзұй, ки доранд дигар тавон кард ва ҳарфе, ки рақами он кардаанд хост. Чунонки, дар исми Сары³⁷:

То нуру сафову баҳшишат ом шуда,
Шамсу Қамару Муштарият ном шуда.

Ва чунонки, дар исми Комил³⁸:

Пеши қуфри зулфу исломи рухат созам туфайл,
Чони худ з-эшон агар ёбам, нишони явму лайл.

Ва тавонад буд, ки ҳарфе, ки аломати яке аз ин чизҳо бошад, дигар кунанд ва он чиз ҳоханд. Чунонки, дар исми Шараф³⁹:

Қиссаи шоми ғам ар пардозам,
Рақам аз домани зулфат созам.

Ва қомеъи ҳар ду қисм аст ин мисол чунонки, дар исми Ҳалил⁴⁰:

Намудаст Миррих дар шоми тор,
Ба он ломи зулфи сияҳ холи ёр.

Ва аз тариқи талмек аст ишорат кардан ба қалимоти Қуръоний. Чунонки, дар исми Қули⁴¹:

Бар мусҳафи ҷамолаш чун ҷашми худ расондам
З-ихлос лафзи аввал то рўи ёр хондам.

Ва чунонки, дар исми Рукн⁴²:

Чу дидам қамарамрову рёи ўст ниҳон,
Бигў ду ҳарф, ки аз вай падид гашт чаҳон.

Тародиф ва иштирок бибояд донист, ки ду лафз, ки аз барои як маъни мавзӯй бошанд, мутародифон гӯянд. Ва агар зиёда аз ду лафз бошад алфози мутародифа гӯянд: Чун дар лафзи «моҳ» ва «қамар», алфози «шамс» ва «айн» ва «юҳ» ва «хур» ва «мехр» ва «офтоб». Ва агар бар акси тародиф, чи лафзро ду маъни бошад ё бештар онро лафзи муштарак хонанд. Чун лафзи «айн», ки муштарак аст миённ «чашм» ва «чашма» ва «зар» ва «хур» ва ҳарфи муайян. Ва лафзи «шаст», ки муштарак миёни адади муайян ва олати маъруф. Пас агар дар назм лафзе мазкур шавад, аъам аз он ки ба истиқдол ё ба файри истиқдол ва мақсуди нозими муаммо муродифи он бошад, ба воситай мағхуме, ки ҳар як аз ин ду лафз барои он мавзӯанд, таъбир аз ин амал ба тародиф карда мешавад. Чунонки, дар исми Дувуд⁴³:

Ба даври рухат чун ба бое дароям,
Зи ҳар сўй гулбарги ўро рабоям.

Ва агар лафзе мазкур шавад ва мақсуд маъни дигар бошад, аз маонияш ва раъий маъни шеъри, таъбир аз ин амал ба иштирок карда хоҳад шуд. Чунонки, дар исми Пир⁴⁴:

Қалби сипаҳ гирифт хат аз тарафи рёи ёр,
Бояд гирифт ин дам аз он ёри худ канор.

Ва чомеъи тародиф ва иштирок аст ин мисол, чунонки, дар исми Умар⁴⁵:

Ба рёяш чу аз бода афтод тоб,
Рухи моҳи ман шуд кунун офтоб.

Ва чунонки, дар исми Ҷамшед⁴⁶:

Бутонанд анҷум ба ҳар анҷуман,
Аз он ҷамъ хуршед шуд ёри ман.

Киноят ва он бар ду қисм аст. Қисми аввал иборат аст аз зикри лафзи дигар ба воситай маъни, ки мавзӯе, ки лафзи мақсуд бошад, на лафзи мазкур. Чунонки, дар исми Юнус⁴⁷:

Расуле аз бара什 оварда турфа номай ў,
Вале ба ҳарфи нахустини нома рафта фурӯй.

Ва қисми дуввум иборат аст аз зикри лафз ва иродай лафзи дигар ба воситай маъни, ба шарти он ки далолати аввал ба тариқи талмех набошад. Чунонки, дар исми Бек⁴⁸:

Эй ки холи зери лаб аз анбари соро ниҳӣ,
Менамояд нек, агар он хол бар боло ниҳӣ.

Ва чунонки, дар исми Ҷавҳар⁴⁹:

Гавҳари лаълаш балоғат менамояд дар сухан,
Бас ту ҳам, эй дил, ба алфози балегаш ёд кун.

Ва чунонки, дар исми Афзал⁵⁰:

Эй хоҷа касеро, ки ту фозил донӣ,
Бояд номаш ба вачҳи аҳсан хонӣ.

Ва чунонки, дар исми Хон⁵¹:

Он, ки бо лаъли лаби ҷонбахш ҷонони ман аст,
Чун намояд холи мушкин зери лаб ҷони ман аст.

Ва чунонки, дар исми Тоҳир⁵²:

Номе, ки дар сафо садафи пурҷавоҳир аст,
Аз нуқта зи ҳиндуди холи ту зоҳир аст.

Тасҳиф иборат аст аз тағиیر кардани сурати ҳаттии лафз ба маҳв ва исботи нуқта. Ва он бар ду қисм аст. Тасҳифи вазъӣ он аст, ки лафзи муқарраре зикр кунанд, ки далолат қунад бар он, ки мурод аз қалима, ки тасҳифи он хоста шавад, сурати ҳаттии ўст бе таъарруз ба маҳви исботи нуқта. Бахусус, чун лафзи «сурат» ва «нақш» ва «расм» ва «чун» ва «шакл» ва «намуна» ва «нишон», ва «мисол» ва «монанд» ва «ашбаҳ» ва амсоли он. Чунонки, дар исми Борик⁵³:

Сурати ёре ҳамехоҳад хирад,
Гӯ, чу ояд бар сари ў, дил барад.

Ва чунонки, дар исми Раҷаб⁵⁴

Чи сон аз гул шавад ҳалли мушкили ман,
Ки бар шакли рухат ҷӯяд дили ман.

Ва чунонки, дар исми Шамс⁵⁵:

Чу он маҳ асб ҷаҳонид бар фарози сипеҳр,
Нишони суми самандаш бимонд бар рухи меҳр.

Ва чунонки, дар исми Фаррух⁵⁶:

Чу рӯи моҳро пурси, чи гуна аст?
Нигаҳ кун, к-аз рухи ёрам намуна аст.

Ва тасҳифи ҷаъли он аст, ки дар назм ишорате шавад ба маҳв ва исботи нуқта.
Ба ҳусусҳо ва таъбир аз нуқта ба анвоъи мухталифа кардаанд. Чун «қатра» ва
«дур» ва «ашк» ва «гавҳар» ва «дона» ва «хол» ва «хўрда» ва амсоли он. Чунонки,
дар исми Самуд⁵⁷:

Магӯ, ки бурд дилатро рӯи хеш намуд,
Намуд, лек ба рух як-ду хол барафзуд.

Ва чунонки, дар исми Сафо⁵⁹:

Чу дорад соф-софе бода ёрам,
Дигар як қатра боқӣ кай гузарам?

Ва чунонки, дар исми Борак:

Шоҳи замон чу дар сар пайдо кунад ҳавояш,
Дурҳои точи торак резад ба зери пояш.

Ва чунонки, дар исми Фаррух⁶⁰:

То дили худ соҳтам ҳоли руҳашро маҳал,
Ҳоли рухи дигарон ҳаст чу доги асал.

Истиора ва ташбех ва он иборат аст аз он, ки лафзе зикр кунанд ва аз ў як
ҳарф ё бештар ҳоҳанд ба воситаи мушобаҳат дар сурати ҳатти. Чунонки, дар исми
Саъд⁶¹:

Бар зулф чу меҳри оразат намудӣ,
Меҳри дигарам бар сари меҳр фузудӣ.

Ва чунонки, дар исми Зиё⁶²:

Сабо ду барги гул овард аз боғи рухат ҳосил,
Ниҳодам он яке бар чашму ин паҳлӯй доғи дил.

Аъмоли ҳисобӣ ва он панҷ услуб аст. Услуби исмӣ ва он иборат аст аз дарҷ
кардани исми ададе дар назм ба қасди далолат бар адад, хоҳ мақсуд исми он адад
бошад. Чунонки, дар исми Воҳид⁶³:

Дуиро дар хаёли хеш мабанд,
Дили худро ҳамеша бар яки банд.

Ва хоҳ ҳарфе, ки далолат кунад бар он. Чунонки, дар исми Қули⁶⁴:

Даруни дил, ки хаданги ту беадад бошад,
Бале, камини ададаш бингарӣ, дусад бошад.

Услуби ҳарфӣ ва он ишорат аст бар таъинни ҳарфе ё бештар, то зеҳн интиқол
кунад аз вай ба ададаш. Хоҳ мақсуд исми он адад бошад ва хоҳ ҳарфе, ки дол
бошад бар он. Чунонки, дар исми Дӯст⁶⁵:

Бӯи зулфатро ду қисм омад ҳисоб, эй нӯшлаб,
З-он яке рутб-ул-лисон омад аҷам, з-он як араб.

Ва чунон ки, дар исми Шайх⁶⁶:

Баҳри нақди васли он маҳ симу зар кардам шумор,
Чун руҳе бинмояд он дам, нақди ҷон созам нисор.

Услуби ақсойӣ ва он иборат аст аз зикри аҳвол ва авсофи ададе бар ваҷҳе, ки
зеҳн аз мулоҳизаи он интиқол кунад ба ҳамон адад. Чунонки, дар исми Баҳтиёр⁶⁷:

Садяки моҳи ману даҳсади хурshed шумор,
То тавонӣ ки ба ваҷҳе бибари раҳ сӯи ёр.

Ва чунонки, дар исми Фалакӣ⁶⁸:

Бингар ғайри тоқи афлоке,
Ки бар қасри ёр шавад хoke.

Услуби инҳисорӣ ва он иборат аст аз зикр кардани маъдуде, ки ҳасри ў адади
муайяни маъруф ва машҳур бошад бар ваҷҳе, ки зеҳн интиқол намояд ба ададаш.
Чунонки, дар исми Тайиби⁶⁹:

То моҳи сипеҳр қадри ман қард уруч,
Ҳар лаҳза кунам ҳисоби афлоку буруч.

Ва чунонки, дар исми Баҳдул⁷⁰:

Ҳар ки бар паҳлӯи моҳи хештан паҳлӯ ниҳад,
Доғҳоро аксар аз паҳлӯи худ як сӯ ниҳад.

Услуби рақами ی ва он иборат аст аз ишорат кардан ба рақаме аз арқоми ҳисоби ба ваҷхе аз вуҷӯҳ то зеҳн мунтақил шавад ба ададе, ки он рақам барои он мутаъайин шуда. Ва сувари арқоми ҳисоби ин аст: 1 – ፩ -як, ду 2 – ፪ , се 3 – ፫ , чаҳор 4 – ፬ , панҷ 5 – ፭ , шаш 6 – ፮ , ҳафт 7 – ፯ , ҳашт 8 – ፱ , нӯҳ 9 – ፻ , ва зобита. Дар ин арқом чунон аст, ки аввали рақам ҷониби ямини нозири мартабаи оҳод аст, ва сониян, ашарот ва солисан, миъот ва робиъи улуф ва хомисан ашароти улуф ва содисан миъоти улуф, ва собиъан улуфи улуф ва алоҳозал қиёс ило файринтиҳоя. Ва дар мартбае, ки сифр иборат аз доираи сафира бад-ин нигоранда дар ҳеч наёяд, балки ба ҷиҳати ҳифзи мартаба бошад. Пас аз барои даҳӣ ин сурат 10 – ፪ • бояд нигошт, на аз барои сади ин 100 – ፩ • • , ва аз барои ҳазору яки ин 1001 – ፩ • • • ва аз барои ҳазору даҳӣ ин 1010 – ፩ • ፪ • , ва аз барои ҳазору сади ин 1100 – ፩ • • • ва бар ин қиёс. Чун ин қоида дониста шуд, пас тавонад буд, ки ҳамчунон чи ба воситай сурати ҳатти тавассул тавон ҷуст ба ҳуруф. Чунонки, дар амали ташбех гузашт. Ҳамчунин тавассул тавон ҷуст ба воситай сурати рақаме ба аъдод. Чунонки, дар исми Садр⁷¹:

Аз ду зулфу қоматаш ду ҳалқа бину ду алиф,
Гар ду чандон ҳам алиф, ҳам наъл ҳоҳӣ муҳталиф.

Ва чунонки, дар исми Зирак⁷²:

Зор бингар дар сари кӯяш мани беморро,
Бар дили зорам нигар доғи фироҳи ёрро.

Ва тавонад бӯд, ки аз аъдод низ тавассул ҷӯянд ба сурати рақами.

Чунонки, дар исми Ҳисом⁷³:

Қомати ёре, ки медонад ҳисоби ҳандасӣ,
Оварам дар ҷашм, зон сурат раҳам аз бекасӣ.

Ва мисоле, ки ҳар ду қисмро шомил бошад. Чунонки, дар исми Ҳаким⁷⁴:

Эй сабо, чонам бибар, бар хоки пои ў фишон,
Ё зи хоки кўи ў бар гўшаи чашмам расон.

Ва ин мисол бинобар он аст, ки чун сурати сифр аксар бар ҳайъати нуқта воқеъ мешавад, пас ба ҷиҳати сифр иктифо ба нуқта мекунанд.

Аъмоли такмилӣ се аст: Таълиф, исқот, қалб.

Таълиф иборат аст аз ҷамъ кардани алфози мутафарриқа, ки дар ҳар маҳал аз назм индироҷ ёфта бошад ва он гоҳ бар сабили иттисол бошад, ки аҷзоро ба ҳам пайвандад ва бе он ки ҷузве дар ҷузве дарояд ва инро таълифи иттисолӣ хонанд. Чунончи, дар амсилаи собиқа зоҳир аст, чи собиқаи партавӣ ишорат бар ин тофта, ки дар назми муаммо иҷтииноб аз ин қоида мутаассир аст, балки мутааззир. Чунонки, дар исми Ҳомид⁷⁵:

Чун бибарад ҷом ба сӯи даҳан,
Қатра зи лаб пок кунад моҳи ман.

Ва чунонки, дар исми Темур⁷⁶:

Зайли оҳи ман чу пайвандад ба зайли осмон,
Моҳи турки ман кунад мазкури онро ҳар замон.

Ва чунонки, дар исми Ҷобир⁷⁷:

Эй, сари зулфат шуда абрӯ, ҷамолат офтоб,
Ҷуд ар толеъ шавад, тарфи ҷамолат з-он саҳоб.

Ва чунонки, дар исми Ғаріб⁷⁸:

Холе ба ҷашм кардам бар рӯи дилрабое,
Савдо нигар, ки пухтам ҷоеву ваҳ чи ҷое!

Ва гоҳ бар сабили имтизоҷ бошад ба он навъ, ки баъзе аҷзо доҳил бошад дар баъзе ва инро таълифи имтизоҷӣ хонанд. Чунонки, дар исми Дониёл⁷⁹:

Ҳаст ҳар сӯ бингарам васли қадат ҳосил маро,
Нест бар ҳар сӯ ҳаданги ғамзаат дар дил маро.

Ва чунонки, дар исми Камол⁸⁰:

Зулфат аз тоби сунбули пуртоб,
Рухат аз хай шуда гули сероб.

Ва чунонки, дар исми Содир^{*1}:

Эй сарви равон, пешам як лаҳза чу биншиний,
Дар синаам аз ҳаҷрат пайваста алиф биний.

Ва чунон ки дар исми Ҷалол^{*2}:

Ба захми теги ту гашта ду пора фарқи сарам,
Аҷаб мадор ба рухсора порай, чигарам.

Амали исқот иборат аст аз нүқсон кардани ҳарфе ё бештар аз лафзе, ки инди-роҷ ёфта башад дар назм ва он бар ду қисм аст: Исқоти мислии ва исқоти айни. Исқоти айни он аст, ки он чи қасди андохтани он карда бошанд, дар ҳамон лафз, ки аз он ҳоҳанд андохт, мутаайиин сохта бияндозанд. Чунонки, дар исми Содик^{*3}:

Бувад, к-он ҳоли лаб боло намояд.
Дигар раҳ чун намояд, дил рабояд.

Ва чунонки, дар исми Зирақ^{*4}:

Чун дили сўзони маро дид ёр,
Сўҳт дилаш бар дили мискини зор.

Ва исқоти мислии он аст ки он чи қасди андохтани он карданд, дар ҷои дигар таъиин карда бияндозанд. Чунонки, дар исми Убайд^{*5}:

Нест ғайр аз аҷз дилро дар ғамат, эй нозанин,
Рӯ ба аҷз орад зи бедоди ту, идрокам бубин.

Ва мисоле, ки ҷомеъи ҳар ду қисм аст, чунонки, дар исми Ҷамшед^{*6}:

Чу нигаҳ намуд он ҷамоли камол,
Ёфт ҳуршед хешро ба завол.

Ва чунонки, дар исми Малик^{*7}:

Шамими зулфу қаломи лабат бувад бешак,
Ки аз шикофи дилам рахнаҳо барад як-як.

Ва дар ин амал ба ҳар лафзе, ки далолат ба ваҷҳе аз вуҷӯҳ бар нести ва завол тавассул тавон ҷуст ва ин ҷумла аст. Чунонки, дар исми Камол⁸⁸:

Гӯ, меҳру маҳ аз сипеҳр манамой дигар,
Гар ҳаст ба он узору рухсор назар.

Ва чунонки, дар исми Вайс⁸⁹:

Фам мадор аз тиру теги он санам,
То ки вай бошад, туро з-инҳо чи фам?

Ва чунонки, дар исми Алиҷон⁹⁰:

Рӯ зи олам бар дари ҷонон биёر, эй беқарор,
Нози ҷонон мангару дарди диле кун ошкор.

Ва тариқи нафи, чунонки, дар исми Коко⁹¹:

Чанд гӯй, ки ҳисоби дили худ соз тамом баён,
Ҳар шигофест, ки ақлаш бинад, набараид поён.

Ва чунонки, дар исми Вали⁹²:

Ҳадиси бӯса гарчи арз кардам як-ду бор ўро,
Валекин менаёрам гуфт лафзе аз канор ўро.

Ва аз он ҷумла тавассул ҷустан аст ба феъле ҷанд, ки бе қалимаи наҳӣ ва нафи далолат бар исқоти шайъ қунад. Мисли «кашидан» ва «пӯшидан» ва «афшондан» ва «рондан» ва «раҳондан» ва «рехтан» ва «рамидан» ва «паридан» ва «гусехтган» ва «гудохтан» ва «шудан» ва «фаромӯш шудан» ва «равон шудан» ва «пора шудан» ва «безор шудан» ва «ниҳодан» ва «нухуфтган» ва «буридан» ва «хиромидан» ва «эҳти-роз кардан» ва амсоли ин. Ба ҳамин тартиб ҳоҳад мазкур шуд. Чунонки, дар исми Ҷақмоқ⁹³:

Аз Ҷақар шуд моҳи ман навъи дигар доманқашон,
Ҳар чи ёбад дар Ҷақар, гӯ ҷарҳ дар пояш фишон.

Ва чунонки, дар исми Рашид⁹⁴:

Рӯи ҳури ман ниҳон буд, ин ки гуфтам зоҳираш,
Аз ҷамолаш гӯшае бинмуду пӯшид охираш.

Ва чунонки, дар исми Киё⁹⁵:

Аз ламъай оташи рухат чун дармонд,
Хуршед хайи орази худро афшонд.

Ва чунонки, дар исми Оҳи⁹⁶:

Дили худро зи кўи ёр рондам,
Сару дил аз балои ў раҳондам.

Ва чунонки, дар исми Ҳамро⁹⁷:

Аз мастии нашоти сабўҳи, ки тараб
Он моҳ реҳт соғ май, он гаҳ газид лаб.

Ва чунонки, дар исми Тоҳир⁹⁸:

Аз ошёни хеш чу дур афканад қазош,
Дар мурғи дил рамида нигар оҳи дилхарош.

Ва чунонки, дар исми Борак⁹⁹:

Бар сари кў дид беморе худ он паймонгусил,
Чун сараш бибрид аз ҷавр, он гаҳаш бигсехт дил.

Ва чунонки, дар исми Шуъайб¹⁰⁰:

Оташи шавқи дили шамъ гудоҳт,
Айбаш ин, к-ў сўи ту меҳр андоҳт.

Ва чунонки, дар исми Ҳуд¹⁰¹:

Оҳуе, к-аз тири ў бигрехт, тираш дарзамон
З-ў гузашту гашт андар пои ў ҳамчун камон.

Ва чунонки, дар исми Ҷунайд¹⁰²:

Қадаш, эй ҷон, гар зи оғӯшат шавад,
Сарви бўстони фаромӯшат шавад.

Ва чунонки, дар исми Шибли¹⁰³:

Дил аз шавқи рўи ту овора гашт,
Бале, чунки он дида сад пора гашт.

Ва чунонки, дар исми Шоми¹⁰⁴:

Аз шаробам талхкоми шуд, Худо безор аз ў,
Гарчи охир ногузир аст ин дили бемор аз ў.

Ва чунонки, дар исми Зуннун¹⁰⁵:

Зулфу холат вола ҳам доранд, гарчи аз чунун
Сар ниҳодам дар раҳат, аммо пушаймонам кунун.

Ва чунонки, дар исми Наҷм¹⁰⁶:

Булбул аз фунча рў нуҳуфту парид,
То даҳони ту фунчсон хандид.

Ва чунонки, дар исми Зирак¹⁰⁷:

Ёр моро дар хиром омад чу қомат бешаке,
Мехру маҳ аз ҳар тараф пешаш намояд даҳ яке.

Ва чунонки, дар исми Бобо¹⁰⁸:

Оҳу ашкам дар ғамат, эй дилнавоз,
Боду борон аст аз ў кун эҳтиroz.

Ва аз он ҷумла аст, ки лафзи «холи» ва «тиҳӣ» ва мисли он зикр кунанд ва исқоти мобайн-ут-тарафайн ҳоҳанд. Ва чунонки, дар исми Наҷм¹⁰⁹:

Ринди муфлисро, ки дайр омад мақом,
Бесаранҷом аст, к-аш холист ҷом.

Ва аз бадоеъи сувари исқот аст ин мисол, чунонки, дар исми Комил¹¹⁰:

Зи оби Хизр наҳоҳам, ки ҷон ба ком расад,
Маро бас аз лаби ў гар забон ба ком расад.

Қалб ва он иборат аст аз ишорат кардан ба тағири тартиби ҳуруф мияссар шавад. Пас агар маҷмӯъи ҳуруф аллаттартиб мунқалиб шавад, ўро қалби кул ҳонанд. Чунонки, дар исми Шаҳоб¹¹¹:

Дил, ки аз тегат ба хун оғўшта аст,
Гарчи бехуш буд, боҳуш гаштааст.

Ва чунонки, дар исми Шараф¹¹²:

Ҳар тараф дилҳои сахти дилбарон,
Гашта фарши кўят, он чо раҳш рон.

Ва чунонки, дар исми Мазид¹¹³:

Ҳар шабе дорам дил аз ҳаҷри ту пур хуни чигар,
Пораҳо бингар бар ў бар ҳар яке доги дигар.

Ва агар на ончунон бошад онро қалби баъз гўянд. Чунонки, дар исми Зайд¹¹⁴:

Нафаси ошиқонаи зоҳид,
Дар дилаш гашта чун дами фосид.

Ва чун ин тасаррӯф ба тақдим ва таъхирӣ ду калима ё бештар воқеъ шавад ва
бемулоҳиза тасаррӯф дар тартиби ҳуруфашон, онро қалби кулли хонанд. Чунон-
ки, дар исми Дилором¹¹⁵:

Ман аз ў орому ў дил хост аз ман, бин, ки чун
Ҳарчи мечустем, шуд зеру забар аз ҷарҳи дун.

Ва чун ишорат ба тағири тартиби ҳуруфи калимот ба муфрад карда шавад, ки
ба ҳасби вазъи далолат бар он қунад, чун калимаи «қалб» ва «акс» ва «давр» онро
қалби вазъи гўянд. Чунонки, дар исми Малик¹¹⁶:

Навбаҳорон гарат ҳавои мул аст,
Соф май гир, з-он ки даври гул аст.

Ва чунонки, дар исми Faюр¹¹⁷:

Гарчи булбулро зи гул ҳори чафо шуд мутгасил,
Саҳл бошад, гар намояд сўйи булбул рўи дил.

Ва агар фаҳвои сухан мушаъар бошад, ба тағири тартиби ҳуруф бе он ки
муфрадоти қаломро далолате бошад бар он, онро қалби ҷаъли хонанд. Чунонки,
дар исми Камол¹¹⁸:

Комил он бошад, ки як чо тири ишқаш аз ҹигар,
Чун барояд гираду маҳкам кунад чои дигар.

Ва чунонки, дар исми Нацм¹¹⁹:

Дар чаман он шўх шайн ангехта,
Барги насрин бар лаби ҷӯ рехта.

Ва чунонки, дар исми Лутф¹²⁰:

То лўлиёна шўхиву лаъб оварад ба чой,
Он тифл сар ниҳод мукаррар ба зери пой.

Ва чунонки, дар исми Амон¹²¹:

Номат, ки ба рости қалам кард дилам,
З-ў ҳамчу нигин нақш баровард дилам.

Қитъа:

Умедам бувад ин ки чашми худованд,
Бар ин нақшҳои парешон фитода.
Пас аз ҳакку ислоҳ гўяд, ки гоҳе
Кунад илтифоташ худовандзода.

Таммат


Рубои

Ин нусха, ки шуд ба юмни саъий ту тамом,
Маҳбуби табоеъи хавос асту авом,
Дар фанни муаммо чу машоҳири киром,
Кас чун ту надидам, ки бурун орад ном¹²².

Хотима:

Чун ҳусни адой ин манзум вассофи ин тасниф аст ва лутфи баёни ин марқум маддоҳи ин таълиф, мантиқи суханорӣ аз ситоиши он маоф бояд дошт ва хотири нуктафазойро бар таърифи он набояд гумошт. Вассалому алайкум.

**ХАМСАТ
УЛ-МУТАҲАЙИРИН**



Ул олими алломға юз ҳамду сано –
Ким, Одам ила тузди чу бу дайри фано.
Илмиға малак сурмоди бир ҳарф яно,
Жуз нукта «Субҳонака ло илма лано»¹.
(жалла шаңнуху ва азума султонаху)

Юз наът ангаким, хүлқи карим ўлди фани,
Яньики, карам кони Расули мадани,
Мундоқ деди илм аҳлини айларга фани,
«Ман акрама олиман фақад акрамани»².

(Саллаллоҳу алайҳи ва ало олиҳи ва асҳобиҳи ва атбоиҳи ва саллама ва байду)³.

Бани одам ашроф ва хавосси хилватларида хусусан, аҳли олам сойир авоми анжуманларида, умуман, тасаввур ва аноният умурининг худройи ва ужбу нафсоният оламининг даштпаймойи Алишер ал-мутахаллис бин-Навоий (гуфира зунубаҳу, сутира уюбаҳу)⁴ андоқ арз қилур ва бу навъ шарҳа еткуурким, Олий ҳазрат, валоят манқабат, кошифи асрори раббоний ва олими румузи асрори самадоний «Ал-уламоу варасат ул-анбиё»⁵ қисматгоҳида илми ўн оламча эрканлардин юз тир ортуқроқ тарақа олғон ва «Ал-уламоу уммати каанбиёни бани исроил»⁶ нузҳатгоҳида юз йигирма тўрт минг ҳариф аросида ўзини тўрт соҳиб миллат мушобаҳатиға солғон, тариқат аҳлиниң муқтадоси ва имоми ва шариат хайлиниң мужтаҳид ва шайх ул-исломи, яъни нур ул-Ҳақ вад-дин, каҳф ул-ислом ва муслимийна шайхуно ва Мавлоно Абдураҳмон ул-Жомий (қаддасаллоҳу сирраҳу ва наввараллоҳу марқадаҳу)⁷.

Рубоий:

Ким гунбази гардандаи олий бунёд,
То даврида таъжилға бўлғай мўътод,
Одамки бўлуб халифа ёйди авлод,
Авлодида бир уйла халаф бермас ёд.

Бу навъ соҳиб давлати бузургвор ва бу янглиғ соҳиб камоли нубувват-кирдор бу хоксори паришон рўзгорни азим илтифотлари била сарбаланд ва ғариф навозишлари била аржуманд қилиб, абнойи жинс аро сарфароз,

балки жинси башардин мумтоз қилур эрдилар. Чун покиза руҳларининг күдсий ошён тоири бадан қафасидин равзай фирдавс гулшани сори парвоз тузди ва муборак жисмларининг олий макон пайкари дор ул-фано мажлисидин дор ул-бақо анжуманига майл кўргузди, агарчи аҳли оламға мотам юзланди, аммо соҳиб мотам бу номуроди сўгвор эрдим ва сойир авлоди одамға азо воқеъ бўлди ва лекин соҳиб азо бу ношоди таъзият шиор эрдим.

Чун бу мотамда мажруҳ кўнгул озори ва маҳзун хотир изтиробу изтириро ҳаддин ошти. Бу ранж таскини ва бу ошуб итмийнони учун хаёлга андоқ келдиким, ул сипехри иззу иқбол била бу хокийваши фурумоя ва ул меҳри авжи камол била бу зарраи камсармоя орасида ўтган ҳолотдин бир неча варақ нигориш қилғаймен ва мақолотдин бир неча муқаддима гузориш берғайменки, ул умур зоҳиру ботинимға мужиби мубоҳот ва қувонмоқ ва дунёю охиратимға боиси ифтихор ва ўқунмоқдур. Ва агар ул навъ илтифотларни маҳбубдин муҳибга халойик бовар қилмасалар – ул ҳазратнинг мусаннафотида мазкурдур ва ул тарийқ хусусиятларни муроддин муридга жуз маҳолот билмасалар – куллиётларида мастурким, бу даъвога икки далили мувофиқ, балки икки гувоҳи содикдур, чун бу рисола хаёлга келди, биносин бир муқаддима ва уч мақола ва бир хотимага кўюлди ва бу беш дафъя сўзгаким, ўқуфувчиларға кўп мужиби таҳайюр эрди – «Ҳамсат ул-мутахайирин»⁸ тасмия қилилди.

Муқаддима – аларнинг насабларию валодатлари ва сойир авқотларининг сулукию бу фақир алар хизматларига қачон мушарраф бўлғоним.

Аввалги мақолат – алар била бу фақир аросида ўтган иттифоқий умуру гаробатлиқ сўзларким, андин аларнинг бу фақирға хусусият ва илтифотлари маълум бўлур.

Иккинчи мақолат – алар била бу фақир аросида битилган руқъалар бобидаким, ҳоло аларнинг куллиётида мазкурдурур ва муншаотларида мастурким, фақир жавоб битибмен ё акс.

Учунчи мақолат – кутуб ва расоил бобидаким, аларнинг мусаннафотидур ва бу фақир аларнинг таълифиға боису таснифиға сабаб бўлубмен ва бу маъни ҳамул кутубнинг кўпроғида зоҳирдур.

Хотима – ул кутубу расоил бобидаким, бу фақир алар хизматида таълим ва истифода юзидин ўқубмен ва аларнинг ҳаётларининг охирининг тарихи ва ул ҳолот кайфияти.

МУҚАДДИМА

Аларнинг шариф валодатлари ўзларининг муборак назмлари мазмунидин андоқ маълум бўлурким, санаи секиз юз⁹ ўн еттида эркантурким, ўз валодатлари замонидин секиз юз тўқсон уч¹⁰ йил ўтган таъриҳда жамеъи

ҳолотким, аларга ўтгандур – назм қилибтурлар ва ул ғариб қасидадур ва анга «Рашх ул-бол»¹¹ от қўюбтурлар ва матлаи будурким:

Манам чу гўй ба майдони фусҳати маҳу сол,
Ба савлачони қазо мунқалиб зи ҳол ба ҳол.

Ба соли ҳашсаду ҳафдаҳ зи ҳичрати набави,
Ки зад зи Макка ба Ясриб сародиқоти ҷалол.

Зи авчи қуллаи парвозгоҳи иззу қидам
Ба-дин ҳазизи ҳаво суст кардаам пару бол.

Ба ҳаштсаду наваду се қашидаам имрӯз.
Зимоми умр дар ин тангнои ҳиссу ҳаёл¹².

Ва бу қасидани айтқон таъриҳдин сўнгра яна беш йил умр гулзоридин баҳраёб ва ҳаёт ҷашмасидин сероб эрдилар. Секиз юз тўқсон секиз¹³даким, ёшлари замонидин сексон икки йил ўтмиш бўлғайким, пок руҳларининг қудсий ошён булбули риҳлат навосин оғоз қилиб, гулшани фирдавс ҳавосиға парвоз қилдиким, анинг кайфияти шарҳ била ўз ерида, иншоллоҳ, сабт бўлғай.

Аларнинг олий наслаблари имом ул-мужтаҳидин¹⁴ Муҳаммад бинни Ҳасан бинни Абдуллоҳ бинни Товус бинни Ҳурмуз Шайбоний¹⁵фа борурким, Ҳурмуз бани Шайбон қабиласининг малики эрмишким, Бағдодда салтанат қилибдур ва жоҳилият замонида амир ул-мўъминин Умар (рази-яллоҳу анҳу)¹⁶ халифанинг илгида ислом шарафига мушарраф бўлубтур ва Бани Шайбон қабиласи наслаб шарафиди арабнинг кўпроқ қабойилиға мујиби мубоҳот ва тафоҳурдур ва ўз оталари ва улуғ оталари зуҳду тақво била машҳур ва қазоу фатво била доим машғул эрмишлар ва Жом вилоятида сокин ва шайх ул-ислом Аҳмади Жом¹⁷ ватанида мутаваттин ва аларнинг бу қитъаси бу маънига далилдур:

Қитъа

Мавлидам Ҷому рашҳаи қаламам
Ҷуръаи ҷоми шайхулисломист.
Лоҷарам, дар ҷарида ашъор
Ба ду маънӣ тахаллусам Ҷомист¹⁸.

Алар кичик ёшлиғ эканда ҳам алардин муфрит фаҳму табъ осори зоҳир бўлур эрмиш. Ва ул жумладин будурким, орифи комил ва муршиди мукаммал мавлоно Фахриддин Луристоний¹⁹ки, ўз замонининг ягонаси ва ҳақиқат баҳрининг гавҳари яқдонаси эркандур – Жом вилоятида аларнинг оталари уйига тушгандур, алар тўрт ё беш ёшларида эмди мактабға борур вақтлари эмиш, ҳазрати Мавлоно аларни ўз қошларида ўлтуртуб, бармоқ ишорати била

ҳавоға машхур отларни: «Умар» ё «Али»дек битир әрмиш ва алар тааммул била ўқур әрмишлар ва ҳазрати Мавлоно аларнинг туфулиятда бу навъ зеҳну закосидин мутабассим, балки мутаажжиб бўлур әрмишлар. Андоқким, бу сўз «Нафаҳот ул-унс»²⁰да дағи мазкур бор. Туфулиятлари айёмидағи бу навъ осору аломот кўп манқулдур. Сабт этарға машғул бўлунса, сўз узалтур.

Бори кичик ёшидин шабоб аҳдининг авойилигачаким, Жом вилоятида әрмишлар – аларға фойда еткуур қиши оз топилғон жиҳатидин:

Қуёш ул навъки мағриб сори,
Ё Наби уйлаки Ясриб²¹ сори.

шаҳрга азимат қилибдурлар ва Ироқ дарвозасида «Низомия» мадрасасида-ки, мавлоно Зайнуддин Абубакр Тоёбодий²² ва мавлоно Саъдуддин Тафтазоний²³ ва баъзи Амир Ҳусрав Дехлавий²⁴ни ҳам дерларким, анда сокин бўлғондурлар, маскан қилиб, таҳсилға машғул бўлубтурлар ва оз фурсатда абнойи жинсдин ишни ўткариб, балки шаҳрнинг мутабаҳхир уламосидин илму фазлни ошуруб, аларға улуму фунундин ҳеч қайсида замон аҳлидин қишига эҳтиёж қолмайдур.

Рубоий:

Ҳар кимга етар мавҳибати субҳоний
Ким, айлагай они олимни раббоний.
Билмоққа улум истилоҳин жоний,
Оз вақт фалак муштағил айлар они.

Агарчи бир неча вақт бizzарурat улум қасбиға иштиғол кўргузубдурлар, аммо ҳеч вақт назм ойинидин холи эмас эркандурлар. Чун аларға бizzot машраби тавҳид бийик воқеъ бўлғондур, ҳақиқат жамолин мажоз мазоҳири мушоҳадасида муояна кўруб, беихтиёриғлар даст берур экандур. Ул маънини назм либосида адо қилмоқдин гузирлари йўқ эркандурким, бу восита била ўтқа таскин ва ўтлуқ кўнгулга ором бўлур эркандур. Бу жиҳатдин назмдин ҳаргиз фориғ бўла олмайдурлар ва бу боисдин назмфа тадвину девонға тазийин бўлубтур ва мурури айём ўтуб, аларнинг назми ҳар синф шеърдин оламнинг золининг қулоқ била билагин самин дуррлар била музайян ва жайб билан этагин оташин лаъл била мамлуван қилибтурлар ва ғаридурким, зоҳир улумининг такмили вақтида неча иш аларға мұяссар бўлубтурким, бу умматда аксари акобир ва соҳиб камоллардин ҳеч қайсиға воқеъ бўлғони зоҳир эмас.

Ул жумладин бири шеърдурким борча аснофин ул навъким, ҳар синфидаким бирор саромад ва мусаллам бўлғондур, алар ул кишидек, балки ортуғроқ ўз ҳақ ва мулки қилдилар.

Яна бир: тасаввуф масоили истилоҳотин андоқ тақмил қилдиларким, ўтган машойих ва авлиёуллоҳ (қаддасаллоҳ асрорахум)²⁵нинг расоил ва кутубидинким, фояти ийҳомдин ул шариф илмининг идрокидин кўпроқ толиби номуродлар маҳрум, балки орий эрдилар – ул илмни ўз рисола ва китобларида хўброқ алфозу адo била ул наvъ таснифлар қилдиларким, кўпроқ фақирлар аниng мутолаасидин ҳазз топиб, баҳраманд бўлурлар.

Яна бир: тариқат одоби сулукода андоқ дақиқ равиш била тарийҳларини туздиларким, ҳеч киши аларнинг зоҳир улуми ва шеър ва муаммо ва иншо ва бу наvъ нималардин шарифроқ ниҳоний амрға машғул эрконларин билмадилар ва фаҳм ҳам қилмадилар ва бу ишта чун ҳеч мутанаффис-қа муршиди комил мулозамати ва иродатидин гузир йўқдур, ҳазрати қутби тариқат ва favси ҳақиқат мавлоно Саъдуддин Кошғарий²⁶ким, «Нақшбандия²⁷ хожалари силсиласининг ул замонда комил ва мукаммил муршид ва халифаси эрди – суҳбатин ва мулозаматин ихтиёр қилиб, замонининг сойир муршиidlари ва комиллари хидматлариға – Ҳазрат шайх Баҳовуддин Умардек ва мавлоно Боязид Пуроний ва мавлоно Муҳаммад Асад²⁸дек бузурглар суҳбати шарафиға доди мушарраф бўлур эрдилар.

Аммо толиби илмлиқ ва шоирлиқ суратидаким, бу шариф илм сатр ва китмонига бу икки ишдек парда мумкин эрмас топилмоқ, невчунким дарвешлиқ фано касбидур, балки фанойи маҳздор ва бу икки иш маҳз даъвою жадал ва анонимига худписандлиқдур.

Аларнинг камолоти овозасин эшитиб, йироқ йўллар қатъ қилиб муборак суҳбатлариға мушарраф бўлурга келгандар аларни асҳоб орасида фояти бетаайюнлиқдин мутлақо танимаслар эдиким, ўлтурур қўпарда ва айтмоқу эшитмоқ ва емоку киймоқда ўзлари била сойир мулозимлари орасида тафовут йўқ эрди.

Киши улуми зоҳирийдин ва маънавийдин бир масъала илқо қилғунча ҳаргиз алар оқдин қарони маълум қилғонлари маълум бўлмади. Аммо масъала илқосидин сўнгра доди бори улумға маҳорату истиҳзор ул мартабада эрдиким, ҳаргиз ҳеч китобга боқмоққа эҳтиёж бўлмади.

Мунча ишнинг зимнида ишқи зоҳир тариқиким, «Ал-мажозу қантарат ул-ҳақиқат»²⁹ иборат андин бўла олғай – аларға андоқ муставли эрдиким, ҳар мулойим мазҳарининг ҳусну малоҳатиким, Ҳақ жамолияти тажаллиси била зухур қилмиш бўлғай ё жавру бедоди оғатиким, жалолият сифати била жилва кўргузмиш бўлғай, ул сифотидин зоти айният мушоҳада қилиб, сабабни мутлақо ародин муртағеъ кўруб, кўзлариға мусаббидин ўзга нима келмаган жиҳатидин бетоқат бўлиб, ҳарне ул изтиробда аларға ишқ шиддатидин ва шавқ субатидин юзланса эрди жонсўз шеърлар ва дилфурӯз ғазаллар иштиғоли била ул таҳаммулсизлиққа итмийнон берурлар эрди.

Ва бу ҳол доди аларға одоби тариқатдаким, тасаввуфда боиси фано бўлғай, кўп мадад берур эрди. Чун фанойи вужуди мавҳум ҳосил бўлди ва ишқу шавқ ўти забона торта киришти, ҳар ойинаким, беихтиёрлиғлардин қалан-

дарвашлиғ ва сару по бараңналиғ ва төгү водий тутмоқ ва маңсуди аслийдин ўзга барчани унтумоқлик даст берур, аларнинг бу шевасин зоҳир аҳли ишқи зоҳири маҳзға ҳамл қилиб, аслий мақсадларидин ғоғибу отил қолурлар эрди. Аммо, аларға ғайри мақсуди ҳар навъ суратдаким, ўзларин кўргузур эрдилар – барча ўз ҳолларининг пардаси ва рўйпўши эрди.

Бир неча йилким, бу ҳолға ўти – зоҳир улум фазоилида даврнинг уламою фузалосиға фоиқ бўлуб, ботин ҳолида дағи бийик маротиб ҳосил қилиб, ғарип кутуб ва расоил тасаввуф илмида алардин рўзгор авроқини музайян қилиб даврон аҳлиға бу шариф илмнинг истилоҳоти била дақиқ масоилин равшан ва мубарҳан қилдилар, андоқким, мусаннафот теъодидида, иншооллоҳ, битиб бўлғай.

Шоҳруҳ³⁰ султоннинг замони авоситидин султон Абусаид³¹ замонининг автоилиғиша шаҳрда сокин эрдилар. Андин сўнгро Хиёбон бошида ҳазрати пир маҳдум Мавлоно саъдул миллати вад-дин Саъдуддин Кошғарий мазори бошида иқомат расмин зоҳир қилдилар ва шаҳрнинг жамеъи уламо ва акобирию ашрофи аларға мулозамат ва тарааддул бунёд қилдилар, то ул подшоҳи замоннинг³² аркони давлат ва аъёни ҳазрат ва олийшон умаро ва рафъе макон судур ва вузаро, балки аср подшоҳи аларнинг остонигаким, мақсуд Қибласи ва мурод Каъбаси эрди – ташриф келтуурлар эрди, балки ўзларин мушарраф қилтурлар эрди. Андоқки, даврнинг аржумандлари ва аҳднинг сарбаландлари ул ҳазратнинг олийшон остонига юз еткуурлар эрди ва илтижо келтуурлар эрди. Сойир ниёзмандлар ва оммаи бехеш ва пайвандлар ҳам қўзларин ул эшик туфроғидин ёрутурлар эрди.

Бу фақири ҳақир бу сўнгги жамоат зумрасида Хиёбон бошида кўрган замонида мухтасар битилган рисола сабақиға мумтоз бўлдум (алҳамду лилаҳи алат-тавфиқ)³³.

АВВАЛГИ МАҚОЛАТ

Ул ҳазрат била бу фақир орасида ўтган иттифоқий умур ва гаробатлиқ сўзларким, андин аларнинг бу фақирға илтифот ва хусусиятлари зоҳир бўлур.

* * *

Бир кун мавлоно шайх Абдуллоҳ котиб муқарраби ҳазрати Борий¹ Ҳожа Абдуллоҳ Ансорийнинг «Илоҳийнома»ға мавсум «Муножот» рисоласин фақир қошиға келтуруб эрди ва мавлонои мазкурнинг кутуб байъ ва широсиға ҳам муносабати, ҳам ҳазрати ҳожаға авлодлиғ нисбати бор. Фақир ул рисоланинг аввал саҳифасин очиб, хутбасин ўқумоқ бунёд қилдим, бу хаёл билаким, бир саҳифа ё ғояташ бир варақ ўқулғай, андоқки эл маъхудидур, сўзнинг хўблуғ ва равонлиғидин ҳеч ерда бас қила олмадим, то рисолаким, икки жузвдин ортуғроқ эди – итмомға етти. Мажлис ҳуззо-

ри воқиғ бўлуб, таажжуб қилдиларким, бир рисолаким, икки жузвға яқин, балки ортуғроқ бўлғай, бир таважжуҳ била боштин-оёққача ўқумоқ холи аз гаробат эмас.

Тонгласи ҳазрати Маҳдум бандахонаға ташриф келтурдирлар. Ул рисола ҳозир эрди, олиб очиб, муборак назарларин солдилар. Туно кунги асҳоб андоқки рўзгор аҳлиниң ойину даъби бўлур, таажжуб изҳори юзидин туно ўтган воқеани ул ҳазрат хизматларида арз қилдилар. Алар табассум қилиб, дедиларким: «Ажаб амри иттифоқий бизнинг ва сизнинг оралиқда воқеъ бўлғон эрмиш: икки ё уч кун бурунроқ мавлоно шайх Абдуллоҳ ушбу рисолани бизнинг қошимизга келтуруб эрди, биз доғи аввалдин бунёд қилдук, охириға дегинча ҳеч ерда турмоқ бўлмай туганди».

Тонгласи мавлоно шайх Абдуллоҳ келди, то китобин ё баҳосин олған. Баъзи анга айттиларким: «Фалон яъни банда бу китобни аввалдинким ўқумоқ бунёд қилди, тугагунча иликдин қўймади».

Ул таажжуб юзидин дедиким: «Ҳазрати Маҳдумий хизматлариға ҳам элта бердим, аларға ҳам ушбу ҳол воқеъ бўлди».

* * *

Бир кун ул ҳазрат хизматларида асҳоб ҳозир эрдилар ва ҳар навъ сўз ўтадур эрди. Бурунроқ фақир аларнинг шайба қасидалариғаким, матлаи будур:

Сафед шуд чу дарахти шукуфадор сарам
Ва з-ин шукуфа ҳамин меваи фам аст барам³.

Изҳори бу навъ ақида эрдиким, бу навъ ғариб манойиқлиқ ва кўп чошлинилиқ ва нозук хаёллиқ, салис иборатлиқ, латиф адолиқ шеър фақир кўрмайдурмен, бовужуди улким, қасидагўйларким муқаддамдурлар, қасойидларин кўп мутолаа қилибмен ва асҳобдин баъзи мусаллам тутса, баъзи мусаллам тутмоқға кориҳ кўринур эрдилар ва ул ҳазрат мажлисларида сўз қасойид услуби сори тортти, чун ҳар навъ ўтти, фақир шайбанинг васфин ораға солдим ва таърифида беихтиёр бўлдум, то сўз ҳамул ерга еттиким, арз қилдимким: «Фақир муқаддимин малик ул-каломлардин ҳеч қайсидин андоқ қасида эшитмайдурмен»⁴.

Ул ҳазрат табассум қилиб айттиларким: «Мутааххирлардин биз ҳам андоқ шеър эшитмайдурбиз»⁵.

Жамъи сокит бўлуб, фақир бир неча ул бобда баст қилиб, абъёт ўқур эрдим. Алар мунбасит бўлуб, тасдиқ била талаққи қилур эрдилар, то ул жамъға фақирнинг сўзининг сидқи тамом зоҳир бўлуб, ўз ақидаларидин айланиб, фақирнинг ақидасига келдилар.

«Фаноийя» боғчасин ясадаким, ул ҳазрат ҳавлиларининг ичинда ер иноят қилиб бериб эрдиларким, фақир ўзига мухтасар манзил ясабмен.

Подшоҳ Марв қишлоғиға азимат қылғонда фақир Дарвеш Ҳожи Ирқбандниким, замоннинг чобукдаст боғбонларидиндур – таъйин қилдимки, баҳор ўлғоч, ул боғчага раёхин ва ашжор эккай. Баҳор бўлғонда Дарвеши мазкур келиб, ул боғчанинг буйрулғои ишиға қиём кўргузурда ул ҳазрат дағи гоҳи келиб, муборак хотирлари ташҳизи учун бир оз замон анда бўлтур эрмишлар ва баъзи йиғочларға дағи илтифот қилиб, ер кўргузур эрмишларки, қайда эккай.

Дарвеш Ҳожи тунд мизожлиқ девона кишидур. Баъзида муноқаша қилур эрмиш ва ул ҳазратга хуш келиб, мунбасит бўлтур эрмишлар. Бир кун йиғочқа алар ер таъйин қилибтурлар. Девона боғбон инод юзидин дебтурким: «Мунда экмасмен». Алар инбисот била дебтурларким «Невчун экмассен?» Ул дебтурким: «Ражадин ташқаридур, тонгла черик келса, Мир Шайхим⁶ боғбонликда воқиф кишидур, кўруб эътиroz қилғусидур». Алар дебдурларким: «Боғча Шайхимнинг эмас, Алишернингдур, ул эътиroz қилмағусидир».

Черик шаҳрга келгандин сўнгра Дарвеш Ҳожининг тундлиқларидин асҳоб нақллар қилурлар эрди. Ул ҳазрат дағи завқу нишот юзидин ул йиғочни кўргузуб, ўтган ҳикоятниким, алар била Дарвеш Ҳожи орасида воқеъ бўлғондур, нақл қилур эрдилар.

* * *

Бир кечаси бир улуғ киши маҳаллида жамоати азизлар хизматида туштум. Мутаҳҳари Удий⁷ким, хушвозлиқда Зуҳра⁸нинг отаси ва хушхонликда анинг фарзанди руҳафзоси бўла олур эрди, Тағаний маҳаллида Ҳожа Ҳасан Деҳлавий⁹нинг бу шеърин ўқуидур эрдиким:

«Зиҳи дарунаи дилро замон-замон ба ту майле»¹⁰ то бу байтға еттиким:

Мисоли қатраи борон сиришки ман ҳама дурр шуд,
Чунин асар диҳад, оре, тўлӯи чун ту Суҳайлे!¹¹

Мажлис аҳли мутааййин хуш табъ эл эрдилар ва мири мажлис ҳам хуштабъ ва подшоҳнишон. Муғанийга баъзи эътиroz юзидин ва баъзи танбеҳ юзидин дедиларким: «Сиришки ман ҳама дурр шуд» ўқума, «дурр шуд» ўрниға «хун шуд»¹² ўқуки, «дурр шуд»нинг маъноси йўқтур. Мири мажлис дағи аҳли мажлисга муттағиқ бўлди. Бу фақир ҳеч нима демадим. Мажлис ҳуззори фақирға дағи машғуллуқ бунёд қилдиларким: «Сен дағи невчун бу сўзда асҳоб била мувоғиқ эмассен?» деб, фақир дедим: «Мен ул жонибменким қоил адо қилди, яъни:

Мисоли қатраи борон сиришки ман ҳама дурр шуд ростдур, балки мундоқ керак».

Барча ҳужум қилиб, фақирға ғулу қилдилар. Фақир айттимким: «Чун сиз барча бир жониб бўлдунгиз, мен ялгуз. Сизга ўз муддаомни событ қила олмон, аммо бир кишини ҳакамлиқға мусаллам тутсангиз, гарав боғлармен».

Барча иттифоқ қилиб айттиларким, Ҳазрати маҳдум олам афозилининг ҳаками, балки ҳокими дур, аларни мусаллам тутмас киши йўқтур. Чун сўз мунға қарор топти. Фақир алар била гарав боғлаб, мажлиснинг кайфиятин ва ул баҳснинг сабабин ва ул байтда «хун» лафзи муносиброқ ё «дурр» лафзи мувофиқроқдур деб, мақсаднинг иснодин ҳамул замон битиб, ул Ҳазрат хизматлариға йиборилди. Бир яхши замондин сўнгра борғон киши жавоб келтурди ва ул Ҳазрат бу мисрани битиб эрдиларким:

«Сухан «дурр» асту тааллуқ ба гўши шаҳ дорад¹³.

Ул жамоат мулзам бўлуб, фақирға аларнинг тарбият ва мададлари бу навъ етти. Маълум эмаски, ҳаргиз киши бу навъ мухтасар жавоб ҳеч саволда айтмиш бўлғай. Тонгласи бу сўз шуҳрат тутти. Эл ёд тутуб мажолисда нақл қилурлар эрди.

* * *

Подшоҳ ул йилки Хуросон таҳтин олғондаким, «Жаҳоноро» боғи тарҳин солдилар. Бир панжшанба куни ул ҳазрат хизматларида Гозургоҳидин¹⁴ Даشت юзи била Хиёбон¹⁵ сори бориладур эрди. Сайийд Фиёским, ул боғнинг таъмири ва боғбонлиғи анға мутаайян эрди, йўлда йўлуктиким, аробаларға улуғроқ сарв йиғочларин боғлардин сотун олиб, қўнгариб юклаб, «Жаҳоноро» боғига элтадур эрди: Ул Ҳазратға салом бериб, илтифот қилиб, мутояба била дедилар:

— Яна ҳеч сарв йиғочи қолдиму? Не, буйла сарв йиғочи юклабсен, оё неча йиғоч бўлғай?

Ул дедиким:

— Санаббиз, юз тўрт ададдур. Алар дедиларким:

— Ажаб ададдур.

Фақир дедиким:

— Муносиб ададдур, невчунким, «қад»¹⁶ адади била муносибдур.

Алар дедиларким:

— Ростдур, — дағи фақирни таҳсин қилдилар.

* * *

Бир кун алар йўл била борадур эрмишлар. Маҳмуд Ҳабиб отлиғ девонаи хуморийи аbstарий бор эрди, маст ва ошуфта, аларға йўлукуб, беадабона сўзлар айтиб, балки сафоҳатлар қилибтур, аммо алар мутлақ илтифот қил-

майдурлар, даги анинг сори боқмайдурлар. Яна бир кун фақир алар хизматида борадур эрдим. Ҳамул девона фақирни алар била кўрдиким, борадурмен. Ул ердинким, жунун аҳли ва абтар ҳалойик фосид хаёлоти бўлғай, соғинмиш бўлғайлар, алар анинг туно кунги беадаблиқларидин фақирга шаммаи изҳор қилгайлар ё қилмиш бўлғайлар. Аларга бетақриб сўз қотиб, узроҳчиликлар бошлади. Фақир таажжуб қилиб, алардин истифсor қилдимким: «Бу девонанинг паришон узроҳчиликлари, оё, не жиҳатдин эркин?»

Алар сўзни ўзга сори юткаб, туно кун ўтган ҳолатдин ҳеч нима изҳор қилмадилар. Аммо асҳобдин туно кун ўтган сўз маълум бўлди. Ул девона беэътидоллиқлар қилса эрди, анга таъзир ва адаб қилилур эрди. Фақир тиладимким, анга адаб буюргайман. Алар дедиларким:

— Сен ҳеч нима демагилким, анга адаб етгусидур. Бир неча кун ўтмадиким, яна бир девона ани уруб ўлтурди.

* * *

Куррат ул-айни салтанат Музофар Ҳусайн мирзо¹⁷нинг Аҳмад Ҳусайн отлиғ фарзанди Тенгри раҳматига борганда алар азо сўрар дастур била «Боғи Сафед»га келиб эрдилар. Фақир ул азиз фарзанд марсияси била ул азиз ота дуоси бобида бу байтни айтиб эрдимким:

Гар шамъ мурд, меҳри фалакро мадор бод!
Гар қатра рехт, оби бақоро қарор бод!¹⁸

Ул Ҳазрат хизматларида оҳистагина ўқудум. Султонзода мажлисларида алар давот ва қалам ва коғоз тиладилар, даги бу байтни битидиларким:

Фарзанд меваест зи шохи дарахти умр,
Гар з-он ки мева рехт, шаҷар пойдор бод!¹⁹

Ва султонзода ниёзмандлиqlар қилиб, бу байтнинг мусаввадасин олиб, ул Ҳазратга азим таъзимлар қилиб узоттилар.

* * *

Алар Макка сафаридин²⁰ қайтиб шаҳарға келганда, подшоҳ рўзгор ҳаводиси иқтиносидин Балх юрушиға бориб эрдилар. Чун ҳумоюн раъятким, Балхдин қайтиб, таҳтга озим бўлдилар, истиқбол расми била Мурғоб вилятиғача келиб эрдилар. Подшоҳ била мулоқотдин сўнгра бандахонаға ташриф келтуруб, кеча анда бўлдилар. Кеча алар истироҳат қилур учун бир янги такаллуфлиқ оқ уй бор эрди, ани тиктурулди, то ул Ҳазрат анда осойишға машгул бўлдилар.

Иттифоқо ул кеча бир ғарыб тунд ел эстиким, ўрдунинг кўпроқ оқ уй чодирларин йиқиб, ажаб ошуб эл аросига солди. Алар учун тиккан оқ уйни даги йиқиб, ушотибдур.

Алар хизматидағи асҳоб дегандурларким:

— Ҳайф бу уйдинким, хейли яхши уй эрди, ажаб пора-пора бўлди.
Муни тиккан фаррошлар, оё, не дегайлар?

Алар дебтурларким:

— Не дегайлар, айтғайларким, кошки бу шумқадамлиқ муллолар бизнинг уйга келмасалар эрди.

* * *

Ҳам ушбу тарихда эрдиким, фақир сипоҳликдин мутанаффир бўлуб, маносибни тарқ қилиб, мулозиматни ўксутуб эрдим. Алар танбеҳ ва насиҳат юзидин сўрдиларким:

— Бу навъ амре масмую бўлди, бу жиҳат на эрди эркин?

Фақир дедимким:

— Инсон жинси суҳбат ва ихтилотидин малул бўлуб эрдим, бу ишга ул боис бўлди.

Алар дедиларким:

— Инсон кимни хаёл қилиб эрдинг, бизга даги кўргуз?

Кўрқуб эрдимким, манъ қилғайлар. Бу жавобдин билдимким, муборак хотирлариға бу иш хейли ноҳуш келмаган эрмиш. Хотирим жамъ бўлди.

Ул Ҳазрат Мавлоно Соғарий²¹ била кўп мутояба қилурлар эрди. Бир кун алар хизматида Мавлоно Соғарий ҳозир эрди. Алар анинг шеърин таъриф қилур рангда анинг била мутояба қилур эрдилар. Ва Мавлоно Соғарий ўз шеърин бағоят эҳтимом юзидин карру фар била ўқуғувчи эрди. Андоқки, бир оз нима бевуқуфроқ киши қошида ўқуса эрди, кўп яхшилиқға ўткарур эрди. Фақир ўқумогин ҳам таъриф қилдимким, бовужуди хўб айтмоқ хўб ҳам ўқур. Алар табассум била айттиларким: «Бизга мундо бозий берур». Алар бу қитъани айтиб эрдиларким,

Қитъа

Соғарӣ мегуфт: дуздони маонӣ бурдаанд
Ҳар кучо дар шеъри ман як маънии хуш диданд.
Дидам аксар шеърҳояшро, яке маъниӣ надошт,
Рост гуфтаст ин ки маъниҳояшро дуздидаанд²².

Ул вақтким, фақир «Ҳамса»ға татаббӯй қилдим, бир достонда Ҳазрати Шайх Низомий ва Амир Хусрав Дехлавий ва ул Ҳазрат маддоҳликларида-ким, ўзумни ихлос ва ниёзмандлик юзидин аларға тобеъ ва пайрав тутуб, сухангузорлиқ воқеъ бўлуб эрдиким:

Каҳфи фано ичра алар бўлса гум,
Мен ҳам ўлай робиухум қалбуҳум²³.

Ул учурда Мавлоно Соғарий доги бу маснавийга бир неча байт татаб-
буъ қилиб эрди ва факрни мухотаб қилиб, бир мақсад орасида бу навъ бир
байт айтиб эрдиким:

Мир ки гуфт: робеъхум қалбуҳум,
Ёфта файзи сухан аз қалбуҳум²⁴.

Фақирға ўқуғонда бу байтғаким етти – фақир мутояба юзидин айттим-
ким:

– «Аз қалбуҳум» таркибида «аз» – «мин» маъноси биладур, «мин»
хуруфи жоррадиндор ва мадхулин мажрур қилур ва бу таркибда ўз амалин
қиласа, қофия ғалат бўлур?²⁵.

Мавлоно Соғарий мундоқ жавоб бердиким:

– Бок йўқтур, Ҳазрати Маҳдум ҳам бу эътирозни қилдилар.

Бу сўз тақриридин фақирға неча ғараздур. Бири: Мавлононинг бир
байтда бурунқи мисраида номавзунлуғи ва иккинчида: қофияни ғалат айт-
гениким, бирорвум бир маснавий байтида мундоқ фоҳиш ғалатлар қиласа,
андоқ улуғ ерларға не навъ илик ургай, яна бири: фақирнинг эътирозига
жавоб берганининг ғаробати, куллийроғи ва мутоябаомиз эътиrozда ул
Ҳазрат била фақир аросида таворуд воқеъ бўлғони.

* * *

Бир кун Подшоҳ ҳазратлари бандахонада эрдилар: «Тортиладурғон атьи-
мадин, айттилар, ул Ҳазратға доди нишона бермак муносибдур».

Қарор анга туттиким, Хожа Деҳдор²⁶ элтгай. Элтган нималар орасида
ҳамоноким бир эътидолдин ташқари семиз қўй учаси даги бор эрмиш.
Хожа Деҳдор андинким, фарти иштиҳодур, ул уча таърифида муболага
андоқ қилмиш бўлғайким, аларға андин Хожанинг рағбати, балки ортуғ-
роқ тамаи маълум бўлмиш бўлғай. Демишиш бўлғайларким: «Ўлтур ва маш-
гул бўл». Хожа андоқ пешакорлар ул таомни емоқда кўргизмиш бўлғай-
ким, аларға бу рубоийни айттурға боис бўлмиш бўлғай.

Эй Ҳоҷа, маро ба лутфи худ парварди,
З-овардани пушти дунба фарбек карди,
Биншастию дунбаро ба рағбат хўрди,
Бурди ба шикам он чи ба пушт оварди²⁷.

Яна бир қатла Хожа Дөхдордин мутанаввиъ атымалар била алар хизматыға йиборилиб эрди. Анда дөғи бир қўй-қўзи учаси бор эрди. Анга ўшарки, Хожа ўзига ул ҳадоёни иснод қилиб, мубоҳотгуна қилмиш бўлғай – алар бу бобда бу қитъани айтиб эрдиларким:

Қ и тъ а

Хоча овард баҳри суфраи мо
Пушти он як-ду гўсфанд, ки күшт.
Лекин аз дасти нахвати чудаш
Нашуд олудаам ба-дон ангушт.
Ҳаст аз он ба худаш тасаввuri он,
Ки ба Ҳотам ҳамерасад ба ду пушт²⁸.

Фақир кўпроқ авқот ниёзмандлиқ юзидин нақд ё жинсдан тухфа ва табаррук алар хизматиға йиборса, Хожа Дөхдордин йиборилур эрди. Анга ўшарки, баъзи вужуҳни санамоқда бобил-хилоғгуна воқеъ бўлғондур. Алар бу қитъани айтиб эрдиларким:

Қ и тъ а

Хоча Дөхдор аз атияи Мир
Ҳар чи орад зи дирҳаму динор,
Музди по баргирифта, мегўяд:
Ношумурда, ки понсад асту ҳазор.
Ҳеч дар хотираш намегардад
Фикри шармандагии рўзи шумор²⁹.

Яна бир қатла ушбу навъ моддада ҳам бу қитъани айтиб эрдилар:

Қ и тъ а

Ба Дөхдор гуфтам, ки бардор баҳш!
Аз он суфра, ки аз вай сар афроштам.
Зи инсоф дам зад, к-аз он баҳши худ
Ҳамон бас, ки дар роҳ бардоштам³⁰.

* * *

Бир қатла фақир аларнинг қадимий девонин Мавлоно Абдуссамадғалим, замоннинг хушнависларидиндур ва хуш табъ ҳам бор, буюруб эрдим ва улча мақдур такаллуғфур қилилиб эрди. Ва девон тугангандин сўнгра алар хизматиға элтиб, муқобала истидъоси қилилди. Алар айттиларким:

«Бир-икки кун мунда турдик. Биз миқдоре мулоҳаза қилали. Котибин хуштабъ киши дерлар. Шоядки, эҳтиёт қилиб эркинким, муқобала қилура өхтиёж бўлмағай».

Тонгласи фақир алар хизматига еттим, айттиларким: «Бу китобни ғарифавъ битибдур, анга ўҳшарким, илтизом қилмиш бўлғайким, ғалатсиз мисраъ битмагай, баъзи ерда бирор-иккирор, балки ортуқ абъёт ҳам тарк қилибтур, ўзи-ўқ мунда бўлса, чун хушнавис кишидур, кўп эҳтиёт жиҳатидин шояд хейли рўзгори зоеъ бўлғай».

Гуфту шунид кўп ўтти, охир фақир дедимким: «Агар сизнинг муборак қаламингиз била ислоҳ топса мужиби мубоҳот ва зебу зийнат бўлур». Оқибат қарор анга туттиким, ўз муборак қаламлари била ислоҳ қилғайлар. Ҳад ва ниҳоятдин ортуқ ғалатлар эрдиким, ҳам ҳак ва ҳам ислоҳ қилдилар, то итмомға етти, девоннинг охирида бу қитъани битиб эрдиларким:

Қитъа

Хушнависе чу орази хубон
Суханамро ба хатти хуб орост.
Лек ҳар ҷо дар ўзи саҳви қалам
Гоҳ чизе фузуд, гоҳе кост.
Кардам ислоҳи он бо хати хеш,
Гарчи н-омад чунончи дил меҳост.
Ҳарчи ў карда буд бо суханам
Ба хати ў қусур кардам рост³¹.

Султон Яъқуб³² фақирдин китоб тилаганда андин нағисроқ китобим ўйқ эрдиким, ҳар мисраида ул ҳазратнинг муборак қалами кириб эрди ва аларнинг – ўқ қудсий осор анфоси эрди – йибордим ва бу битилган кайфиятни шарҳ била битидим. Ўқуб, хушвақтилар қилиб, қитъани ёд тутуб, мактубда миннатдорлик изҳор қилиб эрдилар.

* * *

Бир сабоҳ ул Ҳазрат бандахонаға ташриф келтуруб эрдилар. Ул уйда бир-икки жуфт товус бор эрди. Сўз асносида андоқки, товуғ не дастур била сабоҳлар катакдин чиқормоқ маъхуддур, товусларни асрағучи ҳам уйларидин суруб чиқорди, ҳамул замон жилва қила бошлаб, қўйруғларин чатр қила бошладилар. Алар сунъ наққошининг нақшбандлиғи ғаробатида мутаажжиб бўлуб, товус бобида ҳар навъ сўз ўтардур эрди, то сўз анга етиштиким, баъзи эл қошида бу сўз борким товус жуфт бўлмай байза қўяр, баъзи қошида будурким, мастилиқ вақтида эркагининг кўзидин бир қатра сув модасининг кўзига томиб, ул тухм моддаси бўлур. Алар фақир

сори боқиб, айттиларким: «Бу сўз йироқ эрмаским, эътибори бўлғай, невчунким, – машхурдурким, Мир Хусрав бъэзи расоилида бу маънини изҳор қилмиш бўлғай, ул Ҳиндустонда бўлғон кишидур, то анга таҳқиқ бўлмайдай, битмамиш бўлғай».

Фақир агарчи бу сўзниң маҳзи кизб эканин билур эрдим, аммо алар юзида Амир Хусрав сўзин не тасдиқ қилдим, не такзиб ва ҳеч жавоб бермадим. Алар жавоб бермаганнинг сабабин сўрдилар. Заруратдин фақир айттимким: «Шояд Ҳиндустонда товусга бу ҳол воқеъ эркин». Алар мута-ажиб бўлдилар: на Мир Хусрав сўзи исботида муболага қилдилар, на фақирнинг сўзининг нафийида. Невчунки, ҳеч жониб аларға яқин эрмас эрди. Аммо фақирға ажаб ҳол воқе бўлдиким, Мир Хусравдек кишининг сўзиким, алардек бузургвор айтқайлар ва мен тасдиқ қилмағаймен. Бу фикрга тушумким, ўз муддаом исботини не навъ қилғайменким, бу ҳолатда маст нар товус югурди, дағи модасин босиб жуфт бўлди. Алар кулуб дедиларким: «Мундоқ иттифоқий иш-оз воқеъ бўлмиш бўлғай, шубҳа рафъ бўлуб, муддао исботи зоҳир бўлди».

* * *

Аларнинг Сафиууддин Мұҳаммад отлиғ фарзандлари Тенгри раҳматиға борди. Банда, азо сўрар ойинин бажо келтууррга отланиб, алар хизматиға борадурғонда ёри азизим Шайхим Суҳайлий йўлда йўлуқти, қаён борадурғоним билгач, ҳамроҳ бўлди. Андин сўнгра Мавлоно Сониъий йўлуқти, ул доғи қўшулди. Алар хизматиға борғоч, акобириу ашрофдин жамъи касирлар хизматида эрдилар. Мажлисда ўлтурғоч, фақирларнинг рутбаси шавкатидин ва мажлис савлатидин ҳаср бўлуб ҳеч навъ сўзким, далолат азо сўрмоқға қилгай – айта олмадим. Ҳамроҳларим худ ўзларин менга тобеъ тутуб эрдилар. Бир ламҳа ўтгандин сўнгра худ сўз айтурнинг вақти ўтти. Бу фақир бағоят хижолатзада бўлуб, таърихға муносиб алфоз хаёлиға туштум. Иттифоқи ҳасанадин «бақои ҳаёти шумо бодо»³³ алфозин аввал қатлаким, ҳисоб қилдим, рост келди. Эҳтиёт учун яна бир қатла ҳисоб қилилди. Шубҳа рафъ бўлғондин сўнгра давоту қалам тилаб, бу алфозни битиб, рақамин устита сабт қилиб, аларға эътизор тута бердим. Алар таҳсинлар қилиб дедиларким: «Бу таърихни биз назм силкига тортали».

Бу навъ қилдиларким:

Қ и тъ а

Гули бўстони латофат-Сафи
Чу шуд сўи чаннат зи боғи фано,
Азизе бадиҳа ба таърих гуфт:
Ки «бодо бақои ҳаёти Шумо»³⁴

* * *

— Бир кун фақир алар хизматида эрдим ва яна қиши йўқ эрди. Анварий³⁵ қасойиди бобида сўз ўтадур эрди. Алар бу навъ таъриф қиласлар эрдиларким: «Биз анинг ашъорин, батахсис қасойидин оз кўруб эрдик, бу яқинда бир-икки девони бизнинг илигимизга тушубтур, гоҳи анга машғул бўладурбиз, баъзи ерда айтса бўлғайким, башар қаломидин ўтуб, эъжоз ҳаддига етмиш бўлғай, ғариб таркиблар ва ажиб адолар назарға келадур».

Чун фақир асҳоб орасида муттаҳам мунга борменким, Анварийга мультақидурур ва анинг шеърин кўп ўқур. Фильвоқеъ мундоқдур. Бағоят хушвақт бўлуб айттимким: «Илтимосим борким, ул қасидасинким будур:

Гар дилу даст баҳри кон бошад,
Дилу дasti худойгон бошад³⁶.

бир қатла ўқуб мулоҳаза қилилса».

Алар мутабассим бўлуб айттиларким: «Ажаб сўз айттинг, биз бу учтўрт кунда бу қасидасин ўқуб, хушҳол бўлуб, ғоят хуш келгандин жавоб ҳам айтибмиз, — деб мусаввадани бир худранг варақда чиқариб, фақирнинг илгига бердиларким: «Ўқуб кўр». Матлаи бу эрдиким:

Ҳар киро дар даҳон забон бошад,
Дар санои шаҳи ҷаҳон бошад³⁷.

Биз фақирлар не истиҳқоқ била таъриф қила олғайбиз. Мунча густоҳлиқ қилилдиким, ул қасидани сеҳр хаёл қилур эрдук, бу шеър ани паст қилғондек кўрунадур, ҳамоноки мўъжиз деса бўлғай.

* * *

«Нафаҳот ул-унс» мутолаасида бир кун бу маҳалға етиб эрдиким, Шайх Абулҳасан Дуррож³⁸ (куддиса сирруху) йироқ йўл қатъ қилиб, Имом Юсуф бин Абулҳусайн Розий³⁹ (қаддасаллоҳу сирраҳул-азиз)⁴⁰ зиёратиға Райфа борди. Ва имом маломатиядин эрди. Шайх муддате ул диёрда имомни тилаб, ҳар кишидин сўроғ қилса эрди, айтур эрдиларким, ул кофирини истарсан, ул зиндиқни истарсен. То бир кун ани бир бузуқда топтиқим, Куръон ўқуйдур эрди. Онча турдиким, ул Куръон ўқумоқдин фориг бўлди. Шайх юруб салом қилди. Имом жавоб бериб айттиkim: «Хуш келдинг, Абулҳусайн, бир байт ўқи!» Шайх бир байт ўқуғач Имомға вақт хуш бўлуб, важд⁴¹ юзланниб, самоъ⁴² тузди. Бу самоъда айтур эрдиким: «Сен бу муддатдаким, мени севар эрдинг ул кофирини, ул зиндиқни севарсен деб чин айтурлар эрдиким, муддате эрдиким, Куръон тиловат қилур эрдим, менга важду ҳол юзланмади. Ҳоло сен бир байт ўқуғон учун мунча важд даст берубдур. Бу сўзни муқарраби ҳазрати борий Ҳожа Абдуллоҳ Ансорий (қад-

дасаллоху сирраху) дебтурларким: «Оё, Юсуф бин Ал-Хусайнға Абулҳасаннинг муддате кезиб, они сўргани ва ул сўзни элдин эшитгани ҳамул важд ҳолатида макшуф бўлди. Ё ул муддатдаким, ул сўрар эрди, бу воқиф эрди. Агар ҳамул замон макшуф бўлғон бўлса, мунинг мартабаси бийикроқдур. Ва ҳол улки, зоҳир аҳли қошида шон будурким, бирининг мартабаси бийикроқ бўлғай». Дойим бу сўз фақирнинг хотирига эврулур эрди ва ўз хаёл ва фикрим била бу шубҳа рафъ бўлмас эрди, то бир кун ҳазрати иршодпаноҳ ва валояти дастгоҳ ҳаллоли мушкилоти маъоний Мавлоно Муҳаммад Табодгоний⁴³ (қудиса сирруҳу) хизматларида арз қилиб, бу шубҳам рафъини истидъо қилдим. Алар айттиларким: «Бу тойифанинг куллийига ҳазрат Ҳақ субҳонаху таолонинг мутолаа жамолида бир шуҳуд ва истироқи дойимиий бўлурким, андин ўзга нима сори илтифот қилмас, ҳар қачон Вожиб зоти мушоҳадасидин имкон оламиға таназзул ва илтифот воқеъ бўлмаса, бу жонибға шуур воқиф бўла олмагай. Бас ҳамул замонким, ул таважжуҳдин бу сори таназзул қилди, агар анинг мазкур бўлғон ҳолатига мутталеъ бўлди. Эрса ҳар ойина мунинг мартабаси андин кам, мунинг аҳволига мутталеъ бўлғон бўлғай бийикроқ бўлғай. Невчунким, дойим анинг аҳволига мутталеъ бўлғондин таважжуҳ ва шуҳуди аслий нуқсони лозим келур. Ҳар қачон ул ҳолғаким, ҳаёт ва зиндагонлиғдин мақсад улдурким, футур юзланса муқаррардурким, бу рутбадин ул мартаба бийикроқ бўлғай. Бу фақирға Ҳазрат Мавлононинг бу фараҳафзо ва руҳосо такаллумидин ниҳоятсиз хушҳоллиқ даст бериб, ҳаёлға келдиким, бу масъалани Ҳазрати Маҳдумдин илқо қилғай. Ҳамул замон андин чиқиб, ул ҳазрат мулозаматига мушарраф бўлуб, ўтган дастур била сўзни арз қилиб, ул Ҳазратдин ҳам истидъои жавоб қилилди. Алар дағи биайниҳ Ҳазрати Мавлони мазкур адо қилғондек фойда буюрдилар. Фақирға аввалғи нишот ва фараҳ бирга ўн, балки юз бўлди.

Хушо, ул замонким, замон мундоғ бузургворлар шариф вужудлари била ороста ва даврон мундоқ рафев миқдорлар азиз хилқатлари билан пийроста эрди. Ҳайф ва юз минг ҳайфу дарифким ва юз туман минг дарифким ул қуёшлар ўёқиб, бир неча тийра рўзгор хуффошлар пару бол очиб, назар-бозлиқ ва баланд парвозлиқ ҳавосида жилва қилурлар.

Ва ул тенгизлар суголиб, бир неча кудуратосор хайдек мулавваслиққа фошлиар нахват елидин зулолосор таҳарруқ ва баҳркирдор тамаввуж нукуши кўргузурлар (наузы биллаҳи мин шурури анфусино ва мин саййиоти аъмолино)⁴⁴.

ИККИНЧИ МАҚОЛАТ

Ул Ҳазрат била бу фақир орасида ўтган руқъалар бобидаким, ул руқъалар ҳоло аларнинг қуллиётидаги мазкурдур ва муншаотлар аросида мастурким, бу фақир жавоб битибмен ё акси.

Бу руқъани бу фақир Марвдин арзадошт қилиб эрдимким, ихтисор жиҳатидин анда битилган рубоий била ихтисор қилилур.

Рубой

То дур фитода сарам аз хоки дарат,
Хар рўз диҳам бо номае дарди сарат.
Бехуд гардам чу нома ояд зи барат,
Ман бехабар аз нома, чӣ донам хабарат?¹

Алар бу руқъани битиб эрдиларким:

Рубой

З-он дам, ки фитод иттифоқи сафарат,
То бў, ки кунам гаҳе ба хотир гузарат,
Гар мурғ парад сўи ту, ё бод вазад,
Хоҳам, ки диҳам ба номае дарди сарат².

Чун қалам бардоштам ва андеша гумоштам, ҷуз эътизори руқъаҳои мутабебеъ, ки дар чанд рўз воқеъ шуда, маъние дар дил нагашт ва сурате ба хотир нагузашт. Агар чи ин низ ҳоли аз дағдағаи тасдей нест ва авқоти шарифро бе шоибаи тазъеи не.

Балит

Гар бинолам пеши ту, он нола дарди сар бувад
В-ар бихоҳам узр, он дарди сари дигар бувад³.

Неча кундин сўнгра ҳам Марвда бу руқъа алар Ҳазратидин келдиким:

Маснави

Таҳийёте, ки чун аз дил барояд,
Ҳама рӯҳониёнро ҷон фазояд.
Шамими он дар ин фирӯзаманзар
Димоги қудсиён дорад муаттар⁴.

Руқъанинг охирида бу икки байт эрдиким:

Маснави

Ҷуз ин коре мабодат гоҳу бегоҳ
Ки дар зилли залили давлати шоҳ,

Хати ҳаззи худ аз дил бартароши,
Барои Ҳақ паноҳи ҳалқ боши!⁵

Вассалом. Фақир жавобида ва аларнинг руқъаси таърифида бу руқъани арз қилиб эрдимким, маснавий:

Маснави

Саломе, к-аш чу мурғи ҷон сарояд,
Чу Руҳуллаҳ⁶ равонбахши намояд.
Ҳама алфозаш аз айни мувосо,
Чу нутқи Аҳмади мурсал⁷ дилосо⁸.

Сўнгги икки байт жавобида бу икки байт битилиб эрдиким:

Умедам он ки аз иршоди Махдум
Ба рӯи нома гардад ҳарчи марқум,
Ба тавқеи вуқӯаш баҳра ёбам,
Зи амраш чун қалам сар барнатобам⁹.

Подшоҳ Марв қишлоғида эрканда Устод Ҳасан Нойининг фавтиниңг хабари Ироқдин келди, Фақир Ҳазрати Мавлавий¹⁰ маснавийсининг аввалғи байти муносабат жиҳатидин тазмин¹¹ қилиб эрдим. Бу навъким,

Тазмин

Шарҳи ҳаҷри шоҳи устодон Ҳасан
«Бишнав аз най чун ҳикоят мекунад».
Банд-банди ўчудо гашта зи ғам
«Аз ҷудоиҳо шикоят мекунад»¹².

битиб, шаҳрда ҳазрати Махдум хизматлариға йиборилиб эрди. Алар келур кишидин ҳам бу байтни, тазмин қилиб, бу руқъани йибориб эрдиларким,

Тазмин

Шуд наи ҳома¹³ диламро тарҷумон,
«Бишнав аз най чун ҳикоят мекунад».
Бо забони тезу ҷашми ашкрез
«Аз ҷудоиҳо шикоят мекунад»¹⁴.

Ҳикояти тамодии айёми фироқ ва шикояти таволии оломи иштиёқ беш аз он аст ки ба мадаргории давоти даҳонбаста ва ба дастёрии хомаи забоншикаста дар тули ин нома арзи он мақдур бошад ва дар тайиин ин саҳифа нашри он маншур, лоҷарам садди он боб карда илтимос меравад ки:

Маснави

Дар он соат, ки бе ташвиши ағъёр,
Дар он фархундамаҷлис бошадат бор.
Замин бӯси ба таъзиме, ки донӣ
Заминбӯси дуогӯён расонӣ.

Давлате аз интиҳо масун ва саодате аз инқитоъ маъмун бод¹⁵.

* * *

Ҳамул юрушда фақир бу руқъани битиб йибориб эрдимким:

Қитъа

«Най килкат шакари маъниро
Карда чун найшакар аз ҷавф бурун,
Хати ўро хати мушкинсурат
Дар таҳи хат руҳи зебо мазмун.
Балки ҳар донае аз нуқтаи ў
Точи маъниро дурри макнун.
(Точи маъни шуда дурри макнун)¹⁶.

«Руқъае, ки аз рӯи илтифот фиристода буданд, бал гавҳаре, ки аз баҳри табъи Уммон симот берун оварда, – расид. Бар ҳар тақдир бар тоҷи торак дӯхта шуд ва хонаи ҷашму дил бад – он афрӯҳта гашт. Офтоби иршод бар сари толибони рубъи маскун ва бар сарвақти қобилони ҷавфи гардун тобандада бод, вассалом»¹⁷.

Ул Ҳазрат бу руқъани жавоб битиб, йибориб эрдиларким,

Қитъа

Най килки ту тифли маъниро
Ба наботи ҳасан бипарварда.
Фурраи субҳро зи турраи шом
Рашки руҳкори нахшатон карда.
Қисса кӯтаҳ, шаби дарози маро
Пора-пора ба рӯз оварда¹⁸.

Саҳифаи шарифаи машхун ва маони вайбороти латифаи мамлу аз нукот ва хурдадони наздикони дур ва дурони наздик ба ҳузурро мушарраф соҳт. Дар сурати ҳар ҳатте ҳаззе рӯй намуд ва аз акси ҳар ҳарфе фараҳе партав андоҳт. Аз шавкати шиква ғунчаҳои шукру сано дамонид ва аз хоригила гулҳои маҳмадату дуо шукуфонид.

Шеър:

Гар лутфи ту бигзарад ба хористонҳо,
Хористонҳо шавад баҳористонҳо.

Ҳикояти гила ва шикоят бинобар он воқеъ шуд, ки эшон аз руқъаи ин фақир тасаввур кардаанд ва дар таҳти тақрир ва таҳрир овардаанд ва илло маснавӣ:

Н-омад аз ту чунин муомилае,
Ки касеро расад аз он гилае.
Нест аз ту ба ҷуз гила, гиламанд
Зи он ки лутфи туаш зи бех биканд.

Ҳаққ субҳонаҳу ҳамвора дар назари раъфати худашон дорад ва ба оғати назари бехудашон нигаҳ дорад. Вассалом¹⁹.

* * *

Бир кун ул Ҳазрат хизматида эрдим ва ҳар навъ назмдин сўз ўтар эрди. Сўз асносида Мир Ҳусрав (алайҳар-раҳма)²⁰нинг «Даръёи аброр» отлиғ қасидаси мазкур бўлди. Бу фақир гёё аниңга таърифида муболага қилдим ва муҳиқ эрдим. Невчунким, Мир Ҳусравдек кишидин мундоқ машҳурдурким, демиш бўлгайким: «Агар афлок ҳаводиси ва рўзгор навоибидин менинг борча назмим замона саҳифасидин маҳв бўлса ва бу қасидам қолса менга басдур, невчунким, ҳар киши ани ўқуса билурким, назм мулкида менинг тасарруф ва иқтидорим не мартабада эркандур». Аммо неча доғи мундоқ бўлса, бу фақирдин ул Ҳазрат мажлисларида таърифда ифрат муносиб эрмас эрди. Ул Ҳазрат ҳеч нима демадилар, то мажлис тарқади.

Ҳамул учурда подшоҳ Марв қишлоғига озим эрдилар. Иттифоқо, неча кундин сўнгра азимат бўлди: Фақир ул Ҳазратдин ижозат тилай хизматла-рига бордим. Истижозадин сўнгра фотиҳа ўқуб, рухсат бердилар. Дағи қўюнларидин бир жувз чиқориб, фақирға иноят қилдилар. Олиб очтим, эрса «Даръёи аброр»²¹ жавоби «Лужжат ул-асрор»²² эрдики, ҳамул кунларда айтиб эрдилар. Ҳар киши ўқуса билурки, «Даръёи аброр»дин яқдастроқ ва рангинроқ воқе бўлубтур. Ниёзмандлиқ қилиб, қулоқ тутуб, отланиб, манзилға таважжуҳ қилдим ва манзил тўқуз работ эрди. От устида қасидани

ўқуб, хушхоллиқ била борурда хаёлға «Тұхфат ул-афкор»²³ қасидасининг матлаи келди. Манзилға түшгандын сүнгра битиб бир пайқдин ул Ҳазрат хизматлариға йибөрилдиким, агар тутатурға лойиқ бўлса ва ишорат бўлса, машғуллуқ қиласин, йўқ эрса хайр.

Ул Ҳазрат руқъаларидаги таърифлар қилиб, муболағалар айтиб эрдилар-ким, «албатта тутатсан», деб.

Фақир Марвға боргунча ани ул Ҳазрат отига тутаттим ва Марвдин ул Ҳазрат хизматлариға битиб йибөрилди. «Даръёи аброр» матлаи будурким:

Кўси шаҳ холиву бонги фул-фулаш дарди сар аст,
Ҳар ки қонеъ шуд ба хушку тар, шаҳи баҳру бар аст²⁴.

«Лужжат ул-аспор» матлаи будурким:

Кунгури айвони шаҳ к-аз коҳи кайвон бартар аст,
Рахнаҳо дон, к-аш ба девори ҳисори дин дар аст²⁵.

«Тұхфат ул-афкор» матлаи будурким:

Оташин лаъле, ки точи хусравонро зевар аст,
Ахгаре баҳри хаёли хом пухтан дар сар аст.

Буд явми чомеъи шаҳри раңаб таърихи он,
Турфатар к-ин рўзу моҳ итмоми онро мазҳар аст.

Бу таърихда гаробат борким, таърихнинг ой ва кунининг зикридин иили ҳисоби «жумал қоидаси» била ҳосил бўлур²⁶.

* * *

Ул Ҳазрат бу руқъани битиб йибөриб эрдиларким: «Баъд аз адой вазо-ифи дуо мақрун ба иҷобати «самиаллоҳу лиман дао» марфуъ он ки ба тозагӣ қосиде расида ва қасидаи тоза расонид.

Шеър

Чу ҳарфе чанд хондам з-он қасида,
Дили хосонаш андар қайд дидам.
Дар он асно чу шуд ҷашми басират
Кушода, ҷумла дилҳо сайд дидам.

Ҳарчанд аз матлаъ то мақтаъ дар ҳар байт ва мисраъ хотир ба суръат нуфузи мубоҳи ба ҳар ҳарфе фурӯ шуд, чун сиёҳи ҳеч нуқсоне ҷуз он ки

дафъи айнул-камолро дар ҳусни калом ва лутфи мақол қўшида буданд ва аз ҳеч чизе сохтаи ин ноқисро либоси авсофи камол пўшида ба назари андеша дарнаёмад, Оре:

Назм

Машшота чу чехраи бутон орояд.
Аз нил хате кашад пай дафъи газанд.

Аз фаҳвои он чунон маълум шуд ки хизмати эшонро иродати иқбол бар қиблии мақсуд ва эъроз аз намудҳои бебуд мутааккад шуда (Алҳамду лиллоҳ алал-уммат). Аммо агар чунончи дар тағийири умури суварӣ ва тарки иштиғоли ғайри зарурӣ, чун мулоими мизоҷи азизон нест, муболага наравад ва дур наменамояд, ҳеч то нест, ки мақсуд зоҳир нест ва ҷамоли зуҳурашро ҷуз камоли зуҳур сотир не.

Моҳӣ андар оби ҷӯй аст обҷӯй,
Мезанад бо ҷашми гӯшаш оби ҷӯй.
Гар шавад аз об оғаҳ ҳам ба об
Вораҳад ҷонаш зи банду аз ҳичоб.

Ҳақ таоло субҳанаҳу ҳамгинонро аз ҳақиқати қурб ба мақсуд огоҳ гардонад ва дасти ҳиммат аз набудҳои бебуд кўтоҳ, вассалом²⁷.

Ва руқъа ҳошиясида қасида силаси бир бўрк била сарафroz қилиб, бир рўймол мужиби обрўй қилиб эрдилар. Мундоқ битиб эрдиларким: «Тоқияи фарқи тоҷи такаллуфро ва пораи карбоси нашфи рутубати дасти аз ҷаҳон шустаро фиристода шуд»²⁸.

Чун «Туҳфат ул-афкор» қасидаси шуҳрат тутти, подшоҳ ҳазратлариға етишти Чун Амир Ҳусрав ва алар, балки ҳар кишиким айтибтур – салтанат тариқининг нафии воқеъ бўлубтур, факир чун азизларға татаббуъ қилиб эрдим – ҳамул тариқ маръий бўлуб эрди. Подшоҳ чун ўқуб таҳсин қилдилар. Подшоҳнинг камоли вусъати машраб ва ниҳояти ҳусни ҳулқалиридин бу факир маҳжуб бўлуб, ҳаёлға келдиким, бу қасида ва яна бир татаббуъ қилиб, дарвишлар маддоҳлигини қилиб, аммо ҳукумат таврини таъйин қилилмай, подшоҳнинг муборак отига тутатилгай. Бу матлаъ хотиримға келиб эрдиким,

Назм

Хирқаи пурбахя, к-аҳли факрро, к-он дар бар аст,
Бар фарози олами маъни сипехру ахтар аст²⁹.

Чун бурунғи матлағ айтилғонда алар ҳазратыға йибориб, ниёз юзидин арз қилиб, татаббуғ қилурға истижоза қилиб эрдим ва ишорат бўлғондин сўнгра айтилиб эрди. Бу матлаъни даги Марвдин битиб, шаҳрга алар хизматыға йиборилди. Мунинг даги таърифида рангин руқъа битиб, истиҳсонлар кўргузуб йибориб эрдилар. Бу икки байт бул руқъадиндурким,

Б а й т

Зиҳӣ, карда аз шавқи шаҳбози табъат
Ҳумоёни қудсӣ ҳавои тазарвӣ.
Зи мардум фиристода як матлаи хуш,
К-аз аҳли сухан мисли ў нест марвӣ³⁰.

* * *

Фақир ул вақтдаким, мулозаматға машғул эрдим – доим ул Ҳазратға маҳласим бобида илтимослар қилур эрдим. Алар ҳар навъ сўз била фақирға таскин берур эрдилар.

Бир кун Мурғоб навоҳисида эрконда мулозимат машаққати ва ашғол қасратидин изтиорор юзланганда алар хизматыға бир киши йибориб, ул рубоийни руқъада арз қилдимким,

Р у б о и

То кай чу сабо ҳар тарафам чилвагарӣ?
Хоҳам сүи сарви худ кунам пайсипарӣ.
Фарёдкунону хок бар сар фиканон
Гўям, ки халосам деҳ аз ин дарбадарӣ!³¹

Алар насиҳат юзидин мавъизаомиз руқъа битиб, бу рубоийни айтиб эрдиларким,

Р у б о и й :

Аз дидай ҷон агар ба ҷонон нигарӣ,
Аз тафриқаи ҷаҳон кучо ғусса хурӣ?
Ин тафриқа ҳаргиз чу нагардад сипарӣ,
Бо тафриқа ҷамъ бош, то баҳра барӣ!³²

* * *

Алар Макқа сафариға борғонда Бағдоддин бағоят рангин нома битиб эрдилар. Ул нома аввалида бир ғазал битиб эрдилар. Матлаи будурким:

Бар канори Даңла дур аз ёру маҳчур аз диёр,
Дорам аз ашки шафақгун даңлаи хун бар канор³³.

Борур кишидин ул ғазалға татаббуъ қилиб, нома йибориб эрдим.
Матлаи будурким:

Шоми ҳичрон, к-ў ба магриб шуд ниҳон хуршедвор,
Ё Рабаш, субҳи висол аз ҷониби машриқ барор!³⁴

Аммо руқъанинг охирида бу рубоийни ҳам битиб эрдим,

Рубои

Ин нома на нома, дофеи дарди ман аст,
Ороми даруни ранҷпарварди ман аст.
Таскини дили гарму дами сарди ман аст,
Яъне хабар аз моҳи ҷаҳонгарди ман аст³⁵.

Алар Маккадин қайтғонда Ҳалабдин бу руқъаға жавоб битиб эрдилар
ва бу рубоий анда эрдиким;

Рубои

Ин руқъа на руқъа, мояи ҳар тараб аст,
Таҳсили нишоту айшро хуш сабаб аст.
З-ин сон, ки бувад мухтасару пурмаъни,
Гӯё зи «Ҷавоҳир-ул-калим» мунтаҳаб аст³⁶.

Алар Макка сафаридин келганда подшоҳ Балхда эрдилар ва фақир бир
қосидни аларни кўруб, саломатлиғ хабарларин келтурсинг деб шаҳрға йибор-
дим. Таҳниятомиз руқъа ҳам битиб эрдим. Анда бу рубоий маствур эрдиким,

Рубои

Инсоф бидеҳ, эй фалаки миноғом!
То з-ин ду қадом хубтар кардӣ хиром:
Хуршеди ҷаҳонтоби ту аз матлаъи субҳ,
Ё моҳи ҷаҳонгарди ман аз ҷониби Шом?³⁷

Алар бу руқъанинг муқобаласида бағоят рангин руқъа битиб йиборди-
ларким,

Рубей

Бо килки ту гуфт номае гоҳи хиром,
Сад тӯҳфаи хуш ба Рум овард(а) зи Шом.
Гар пои ту дар миён набошад, нарасад
Маҳчуронро зи чониби дӯст паём³⁹.

Ул вақтдаким, шаҳзодаи беҳамто Кичик мирзо³⁹ тоба сароҳу золлу музиллии хатокӯш, девонаи сияҳ рӯй сияҳпӯшқа йўлуқмайдур эрди, бидъатлар тариқиға носих ва аҳли суннат ва жамоат қоидасига росих эрди, тавозуъ ва ниёз наҳажига хурсанд ва факру фано аҳлиға муҳлис ва ниёзманд эрди, фақирнинг «Түҳфат ул-афкор» қасидамдинким, аларнинг отиға айтилибтур ва юқори мазкур бўлди – ул маҳаллидинким, алардин назари қабул истидъоси қилиб, арзи ниёз изҳори бўлур эрди, бу байтниким:

Як назар фармо, ки мустасно шавам з-абнои чинс,
Саг чу шуд манзури Наҷмиддин, сагонро сарвар аст⁴⁰.

битиб, ҳамул истидъо била Самарқандга ҳазрати малозу паноҳи аҳдуллоҳ Хожа Носируддин Убайдуллоҳ⁴¹ (куддиса сирруху) хизматига йибориб эрди. Эл Кичик мирзодин бу тарийқни мустаҳсан тутуб, ани дуо қилурлар эрди. Ул тоифадин баъзи бу байтни ҳам таъриф қилурлар эрдиким, бу мазмунда яхши воқеъ бўлубтур.

Мирсарбараҳна⁴²ким, замон аҳлиниг мутаайин хуштабъ ва зарифи эрди, фақирни муҳотаб қилиб, бу байтга эътиroz қилдиким: «Агарчи сен бу байтда изҳори касри нафс қилибсен ва ўзунгни итга нисбат берибсен, аммо абнойи жинсга даги ушбу нисбат воқеъ бўлубтур. Шоядки абнойи жинс бу нисбатдин ор қилиб, қабул қилмағайлар. Ташбиҳеким, кишининг ўз касри нафси жиҳатидин бир жамоатга иҳонат етгай – яхши бўлмағай».

Фақир айттимким: «Ўзумни итга ташбих қилибмен – касри нафс жиҳатидин эмас, балки нафсоният туғёнидин баёни воқеъдур. Абнойи жински дебмен, сизни демаймен, сойир итларни дебменким, кўй-кўчада юрурлар».

Мири мазкур бу сўзимдин мутаассир бўлиб, кўз ёши била дуо ва таҳсин қилди. Ва Мирнинг бу саволи ва фақирнинг жавоби шуҳрат тутти. Аларнинг даги муборак самъиға етишганда истеҳсон қилиб дебдурларким: «ул байти худ яхши байтдур, аммо жавоби ҳам ул байтидин яхшироқ воқеъ бўлубтур», – деб, бу фақирни ғойибона фотиҳа била баҳраманд ва аржуманд қилибтурлар. Фақир эшитгач, мужиби нишоту хушҳоллиқ ва боиси инбисоту форигулболлиқ бўлди.

Фақир Астробод йўлида Тахти Сулаймон даҳанасидин алар хизматига бу рубоийни битиб эрдимким, рубоий:

Рубои

Эй бод, дилам бишуд дигар ҷониби ёр,
Ҷон ҳам бибару ба пои ў соз нисор!
В-он гаҳ қадаре зи хоки пояш бардор,
Баҳри ивази ҷони мани дилшуда ор!¹⁴³

Алар жавобида бу рубоийни битиб эрдиларким, рубоий:

Рубои

Эй бод, чу омадӣ зи сарманзили ёр,
Омад ба дилам з-омаданат сабру қарор.
Н-омад ба қарор аз ин қадар ҷон зинҳор,
Ўро бибару ба-дон, ки дони, бисупор!¹⁴⁴

Чечакту ҳаддида алардин бу руқъа келиб эрдиким:

Маснави

«Саломе карда аз «син» тездандон,
Кушода уқдаҳо аз риштаи ҷон.
Саломе аз каманди турраи «лом»
Дили соҳибдилон оварда дар дом.
Саломе хуштар аз фирдавси аъло,
«Алиф» дар вай кашида қад чу Тубо.
Ба зери он алиф сарчашмаи «мим».
Аён дар пои Тўбо айни Тасним.

Тұхфаи суҳбати шариф ва ҳадия мағлуси муниф гардонида маъruz он ки чун хизмати Мавлавиро шавқи рикоббўси инонгир шуда буд, худро ба фитроки ў бастан воқиб намуд, лоҷарам ин руқъаи масҳуб бар рисолае, ки ба таҷдид ва таҳрир пайваста ба ҳузур фаристода шуд, агар маслаҳат до-нанд ба арзи ҳумоюн расонанд ва илло – байт:

Ҳар чи на мақбули дили поки туст,
Боядаш аз сафҳаи авроқ шуст.

«Давлати очили муфизи ба саодати очил барвачхи акмал муюссар бод ва муҳасссал, вассалом»⁴⁵.

Бу руқъалари келган вақтда аларнинг муборак мизожлариға ориза воқеъ бўлуб, неча кун бехузур бўлуб, яна сиҳатлари хабари келди. Фақир бу руқъани битиб йибориб эрдиким:

Ниёзе, ки аз саҷдаи аз ҳад афзун
Шуда ҷабҳааш доғ аз нуқтаи нун.
Пас он гаҳ зи «ё» аз паи шавқи дидор.
Зи рўи рақам оҳи дил карда изҳор.
Ва гар аз «алиф» дар вафо буда якто.
Чу сарви чаман омадӣ пой бар ҷо.
Зи «зо» то кунад шоми ғамро мунаввар,
Аён соҳта моҳи болояш ахтар⁴⁶.

Баъд аз арзи чунин ниёзе, ки марқум гашт ва рафъи ихлосе ки бар забони хома гузашт, маърузи ройи бандагони остони қудси ошъён он ки чунин истимоъ афтод, ки даҳ-понздаҳ рўз орисае даст дода буда ва моҳи тамоми сипеҳри маъни рў ба заъф ниҳода, мухлисонро аз ин хабар сипеҳ-росор саргардони ғарбий парешони даст дод.

Алҳамду лиллоҳ вал-минна, ки баъд аз ду ҳафта ҳамон пайкари улвихром рў ба бурчи сиҳҳат ва ҷамол оварда ва майл ба авчи қуввату камол карда, саҷадоти шукр ба ҷо оварда, фалонро ба ҷиҳати таҳқики ин ҳол ва тасдиқи ин мақол фиристода шуд. Мултамас ин, ки ба зуди бозаш гардонанд ва фақиронро аз хушии он хабар ба хушҳолии тамом расонанд ва кайфияти рисолаи аз нуқот мамлӯ ва машҳун ва гузаштани он дар маҷлиси ҳумоюн ба зуди маърузи маҷлиси оли ҳоҳад шуд.

Сояи иршод бар сари бандаву озод муаббад ва муҳаллад бод, вассалом».

* * *

Подшоҳ Қундуз вилояти азиматига черик отланғонда аларнинг ва ҳеч кимнинг ул юруш дилҳоҳи эмас эрди. Фақирға деб эрдиларким: «улча мумкин бор, бу юрушнинг манъига саъӣ қилгайсен ва ул матлуб сурат боғламағай, азимат жазм бўлса, бизга битиб йиборгайсан».

Улча мумкин ва мақдур эрди – саъӣ қилилди. Чун Ҳақ субҳонаҳу ва таоло тақдирни борурға эркондур, Тахти хотун деган ердин азимат мусаммам бўлди. Фақир алар хизматига бу кайфиятни битиб, руқъа йибордим. Бу рубоий ул руқъанинг аввалида эрдиким,

Рубои

Гуфтам: фалакам ба ҳар тараф ронандаст.
Саргаштагӣ орандаву гирёнандаст.
Не, не, донад ҳар он ки ў донандаст,
К-ӯ низ асири дасти гардонандаст⁴⁷.

Алар руқъага бу навъ жавоб илтифот қилиб эрдиларким,

Рубои

Эзид, ки ба ҳарфи мо қаламронандаст,
Бар мову ту асрори қидам хонандаст,
Бо ў дили мо ба он паре монанд аст,
К-аш бод ба пушту рӯй гардонандаст⁴⁸.

Шибирғон навоҳисида алардин бу руқъа келдиким,

Рубои

«Хонда ба сарири килки ту дуронро,
Дардода салои васл маҳчуронро,
Қонуни шифо навишта ранҷуронро,
Биншонда ба оташ дили маҳруронро!

Чун вуруди руқъаи шариф аз ҳудуди он буқъаи муниф бар муҳлисони сидқ «Антумо каврудил моъи алаҳ-замои» ба зуҳур анҷомид, ҳар як аз дидай рамадрасида ва синаи камадкашида аз қалақи ҳиддати марорати фироқу изтироб ва шиддати ҳарорати иштиёқ ба мавтини улфат ва ниши-мани зулфи вуслат биёромид.

Байт

Ба роҳат қарин бод он дасту панҷа.
Ки худро ба-дин макрамат соҳт ранҷа⁴⁹.

Фақир бу руқъа жавобида арзадошт қилиб эрдимким,

Рубои

«Наздик шуд аз давлати дидори ту дур,
К-аз ҳам гусиланд ҷисму ҷони ранҷур.

К-ү аз ғайбат бирасад ба-дин ҳар ду футур,
То ман шавам аз ҳузури васлат масрур.

Руқъе ки назмаш чону дили парешонро дар силки интизом кашид ва насраш гавҳару дурри дидай ашқафшонро бар рўи қаҳрабофом пошид, дар ин вило ба муҳлисони давру даврони аз давлати висол маҳҷур расид. Паи таскини изтироби жону дили ғамандуз бар синааш ниҳодам ва ба ҷиҳати ороми гириҷои ҷонсӯз болои ҷашми гирёнаш ҷо додам. Умедвори он ки сӯхтагони фироқро гоҳе ба ҳамин сиёқ ба ёд оранд ва дили афрӯхтагони оташи иштиёқро ба навозиши руқъа шод доранд»⁵⁰.

* * *

Алар хизматидин Андҳуд навоҳисидин бу руқъа келиб эрдиким: «Дуюе бидояти он мазмум мааш-шавқи вал-ғиром ва ниҳояти он мамдуд ило явмил-қиём валайни мафтуҳатун илал-ижобати миналлаҳи-маликил аллом ба сурати ниёз нисори бисоти журъат ва инбисот мегардад. Ва майлу шааф ба найлу шарафи мулоқот беш аз он аст, ки ба сарфи ашийёт ва ғадавот дар аъмоли адавоти қалам ва давот адои шаммае аз он тавон кард, лоҷарам инони қасду ният аз савби он амният маътуф дошта ба ин ду байт масруф мегардад.

Қитъа

Зирак он кас, ки дар ҳаробаи даҳр
Дари ганҷинаҳои роз занад.
Ҷоҳи кӯтоҳ зери пой ниҳад,
Даст дар давлати дароз занад.

Лоязол равзai умед баруманд бод ва шоҳи давҳаи саодати ҷовид ба он пайванд, вассалом»⁵¹.

Фақир жавобида бу руқъани арз қилдимким:
«Номае, ки аз ҳарфи аввал рўи ниёз зоҳир карда бошад ва аз дуввўм шуълаи оташи шавқ аз дил бароварда ва аз рўи дигар ғами дил намуда ва аз печи сафҳаи навардаш ҳамон тариқ паймуда ба мавқифи арз расонида маъруф мегардонад, ки дар ин вило, ки руқъаи шариф омад.

Маснавӣ

Бўсида ба ҷашми худ ниҳодам,
Болои сараш мақом додам.
Ҳам боиси нури ҷашми ман гашт,
Ҳам фарқи сарам зи ҷарҳ бигзашт.

Қосид, ки ба суханҳон забони навохт, ба ирсоли китоби «Мұхаббатнома» ва шароби сандал мушарраф сохт, қар дуро ба хизматаш дода шуд ва ўро ба шарафи хизмат фиристода шуд. Умед он ки сурати меңнати фироқ аз мутолааи он тасаввур намоянд ва дарду ранчи иштиёқро аз шарбати висол муолача фармоянд. Зилли оли бар мафориқи аҳли иродат лоязоли бод, вассалом»⁵².

* * *

Фақирни подшоҳ баъзи маслаҳатлар учун Мурғобдин таъжил била Машҳадға йибориб эрдилар ва ҳукм андоқ эрдиким, шаҳрға етмай ўтгаймен. Иттифоқо шаҳр навоҳисиға етган маҳалда тавочи⁵³ нишон келтуруб, ўрду сори қайтарди. Бу сабабдин алар хизматига мушарраф бўлмоқ мұяссар бўлмади. Алар бу руқъани битиб йибориб эрдиларким,

Рубой

Бинмуд абрे зи ҷониби дашту бирафт,
Аз ташналабон зи дур бигзашту бирафт.
Баргашт умеди мо ҷигарсӯхтагон,
Норехта нам, зи роҳ баргашту бирафт.

Ҳарчанд умеди ноумедон ба ҳусул нарасид ва муроди номуродон ба вусул наянчомид.

Умед аст, ки ҳар чи маслаҳати дини ва дунявӣ ходимони он оston ба он манут бошад ва саодати суварӣ ва маънавӣ мулозимони он давлатхона ба он марбут бир ваҷҳи аҳсан ва тариқи акмал мұяссар гардад, биманиҳи ва ҷудиҳи вассалом»⁵⁴.

Фақир жавобларида бу руқъани йибориб эрдимким,

Рубой

Дил чун алами давлати васлат афрошт,
Ҷон низ хаёли худ ба-дон азм гумошт.
Ҳар як чу ба-дин мурод наздик расид,
Гардун ба муроди номуродон нагзошт.

Арзадошт он ки ахтари толеъ агарчи аз матлаи иқбол ломеъ шуд, аммо чи суд, ки аз гардиши фалаки ҳасуд ба бурчи шараф норасида роҷеъ гашт.

Ёроне ки по ба роҳ ниҳода, эҳроми давлати мулозамат бастанд ва ба силки давлатмандоне, ки дар мулозамат ҳастанд, пайвастанд, дидай маҳруми бар кафки поящон молида ба ҷониби ўрду муовадат намуд (Залика фазлуллаҳи ютияҳи ман яшъа).

Гарчи хуршед бувад толеи рўзафзунам,
Нарасонад ба Исонафасе гардунам.

Агар хотири анвар ба он оранд ва ҳиммати олии ба дон гуморанд, ки
роёти ҳумоюн майли шаҳр намоянд ва аркони давлати рўзафзун ба ҳамроҳи
азимат фармоянд, шояд ки ба туфайли азизон ин хори ашкрезон низ ба
дон саодат ва иқбол, яъне ба шарафи давлати висол мушарраф ва мустаъ-
сид тавонад шуд, вассалом»⁵⁵.

УЧИНЧИ МАҚОЛАТ

Кутуб ва расоил бобидаким, аларнинг мусаннафотидур ва мазкур бўлғон
мусаннафотнинг төъдоди будурким:

«Шавоҳид ун-нубувват»¹;
Ва яна: «Нафаҳот ул-унс»;
Ва яна: «Нақд ун-нусус»²;
Нақшбандия хожалари тариқида битилган рисола;
«Ашиъат ул-ламоат»³;
яна: «Фусус»⁴ шарҳида битилган рисола;
яна: Ҳазрати Мавлонойи Румий «Маснавий» сидин икки байтиға шарҳ
битилган рисола;
яна: «Лавомеъ»⁵;
яна: «Лавоех»⁶;
яна: Ибн Форизнинг «Тоия»⁷ абъётидин баъзига шарҳ битилган рисола;
яна: Рубоиёт шарҳи⁸;
яна: Амир Хусрав Дехлавий байтиға шарҳ битилган рисола;
яна: Ибн Заррин ул-Ўқайлий⁹ ҳадисиға шарҳ битилган рисола;
яна: Ҳазрати Ҳожа Муҳаммад Порсо¹⁰ сўзларин жамъ қилғон рисола;
яна: «Арбаъин ҳадис»¹¹ таржимаси;
яна: сўғи ва мутаккаллим ва ҳаким мазҳаблари таҳқиқининг рисоласи;
яна: рисола вужуд¹² бобида;
яна: «Маносики ҳаж»¹³ рисоласи¹⁴;
яна: «Ҳафт авранг»¹⁵ки муштамилдур етти китобга; аввал:
«Силсилат уз-захҳаб»¹⁶ки, уч дафтардур;
иккинчи: «Саломон ва Абсол»;
учунчи: «Тухфат ул-аҳрор»¹⁷;
тўртунчи: «Субҳат ул-абброр»¹⁸;
бешинчи: «Юсуф ва Зулайҳо»ким «Ошиқ ва маъшуқ»ға мавсумдур;
олтинчи: «Лайли ва Мажнун»;
еттинчи: «Хирадномаи Искандарий»;
яна: «Баҳористон» китоби;

яна: Муаммо фанида битилган рисолалар, төъдоди: аввал: «Ҳулият ул-хулал¹⁹»ға мавсум бўлғон рисола;
яна: рисолаки, «Мутавассит»ға машҳурдур;
яна: рисолаки, «Сағир»ға маъруфдур;
яна: манзуми асфардур;
яна: арузда битилган рисола;
яна: бир рисола қофия бобида битилган;
яна: бир мусикий илмида битилган рисола;
яна: «Муншаот»²⁰ рисоласидур;
Девонларнинг төъдоди;
аввал: «Фотиҳат уш-шабоб»²¹;
иккинчи: «Васитат ул-иқд»²²;
учунчиси: «Хотимат ул-ҳаёт»²³.

Ва бу фақир алар таснифиға сабаб ва таълифиға боис бўлубмен ва бу маъни кўпрак кутуб ва расоилда мазкурдур. Ул жумладин бири «Нафаҳот ул-унс мин ҳазарот ул-қудс» дурким, андоқ китобни ҳаргиз ҳеч киши не битибдур, не битмакнинг имкони ҳам бор ва анинг шарҳи будурким, доим бу фақирнинг хаёлиға эврулур эрдиким, ҳазрати муқарраби борий Хожа Абдуллоҳ Ансорий (куддиса сирраху) асҳоби тариқат ва арбоби ҳақиқат зикридаким, иборати суфия машойихидин бўлғай қадасаллоҳу асрораҳум китобе битибдурлар ва ани беш табақа қилибтурлар: ҳар йигирмини бир табақа қилибтурларким, ани «Табақоти машойихи суфия» дерларким, борчаси юз кишининг зикри бўлғай ва алардин сўнгра Шайх Фаридиддин Аттор²⁴ (куддиса сирруху) дағи бир навъ китоб битибдурларким, «Тазкират ул-авлиё»ға машҳурдур ва ҳазрати Шайх Абу Абдураҳмон Сулламий²⁵ (куддиса сирриху) дағи бу азизлар зикрида битибдурларким, «Табақоти Сулламий» дерлар, аммо улча ўзларидин бурунғи замондағи машойихдур, борчасининг зикрин қилмайдурлар ва ўз мусирларининг кўпини ҳам ва ўзларин ҳам битмайдурлар. Ва ўзларидин тўрт-беш юз йил мобайнida зуҳур қилғон машойихи изом ва авлиёи киром зикри худ ул кутубда йўқтур. Агарчи баъзининг мақомотин тиласа, топса бўлғай, аммо оз ва ҳеч ким бу мазкур бўлғон бузургворларни бир китобда жамъ қилмайдурким, замон аҳлиға нафъи куллий андин етишгай ва мумкиндурким, фалак сайри изтиробидин ва замон ҳаводиси инқилобидин бу авроқ ҳам нобуд бўлғай ва ҳайфдурким, бу бузургвор тоифанинг муборак отлари ва фархунда аҳвол ва сифотлариким, мақсад оғаринишдин аларнинг шариф вужудлариidor – ародин чиққай. Оё, замон акобиридин кам бўлғайким, бу шариф амра муртакиб бўла олғай? – деб кўнглумға кечуур эрдим ва сабр ва тақсим била ўз қошимда ҳазрати Маҳдумга қарор берур эрдим, аммо густоҳлиқ қила олмас эрдим. Бир кун ҳаёлға келдиким, умрға эътимод йўқтур, бўлмайким, бу орзуни гўрга элтгайсен, авло улдурким, аларға арз қилгайсен. Эмдиким, маҳал топиб, бу мазкур бўлғон муддаони арз қилдим – фарид

ҳол даст бердиким, аларнинг ҳам муборак хотиралариға биайниҳи ушбу навъ ўтар эрмиш, аммо баъзи мавонеъ сабабидин тавқиф ва таъвиқа қолур эрмиш. Андоқким, «Нафаҳот ул-унс» феҳрастида битибдурлар, ҳар киши ўқуса, аларнинг бу ҳолни баён қилғонин шарҳ била маълум қилур.

Бу китоб таълифнинг тақрибини алар бу навъ битибдурларким:

«Дар таърихи санаи иҳдо ва самонина ва самона миа муҳибби дарвешон ва мӯътакиди эшон, аз ҳамаи шуғл сер ва бар фақр далер Амир Низомиддин, Алишерки, ба тавъ ва ихтиёр аз аъло маротиби ҷоҳ ва эътибор эъроз намуда ва ба қадами таслим ва ризо сулукни жоддай фақру фано иқбол фармуда аз ин фақир мисли он сурате ки, бар дил гузашта буд ва дар хотир мутамаккин гашта, истидъо кард ва дояни қадим сурати таҷдид ёфт ва дағдағаи собиқ самти тақвият ва таъкид пазиранфт. Лоҷарам ба сидқи ҳиммат ва хулуси тавийят дар имзои он ният ва истиқсои он амният шурӯй афтод.

Маъмур аз макорими ахлоқ ва маросими ашфоқ мутолаа кунандагон он ки чун эшонро аз юмни анфоси тайибаи (авлиёуллаҳи ва файаза арвоҳа муқаддасиҳи), мутасадди ва боиси ин ҷамъ ва таълифроки; таҳияти ишти-мол бар нафаҳот ул-анфоси тайиби машойихки, аз ҳазойири қудс қасида ва бар машоми ҷони муштоқони муҳосири унс вазида мусаммо мегардад бар «Нафаҳот ул-унс мин ҳазарот ул-қудс» аз гӯшаи хотир фурӯ нагзоранд ва бо дуои ҳайр ёд оранд»²⁶.

Боре алар бу илтимосдин хушҳол бўлуб, қабул қилиб, машойих ҳолоти шарҳида акобир кутубин жамъ қилиб, бу хатир амр ва азм шуғлга машғул бўлдилар ва ҳар жузвким, битилур эрди – илтифот қилиб, фақирға берурлар эрди ва ҳам ўз қошларида ўткарилур эрди. Оз фурсатда «Нафаҳот ул-унс» китоби туганди ва ул соҳиб давлат саъидидин бу бузургворлар исми олам саҳифасида қолди. Умид улким, андоқким, алар ўқуғучилардин истидъо қилибдурларким, ҳар кишига бу азизлар зикр ва маноқибидин вақт хуш бўлса, боису мутасаддини дуойи ҳайр била ёд қилсунлар, деб бу фақирға ҳам куллий натижа бергай ва ҳар киши ул китобни ўқурға тавфиқ топса бу мазкур бўлғон сўзларни хутбасидин сўнгра мулоҳаза қилгусидур.

Ва бу шариф китоб тугангандин сўнгра хотирға андоқ келур эрдиким, ҳазрати рисолат (саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саҳбиҳи ва саллим)²⁷ мульжизоти бобида азизлар кутуб ва расоил битибтурларким, ул ҳазратнинг нубувватига умматларға мужиби издиёди яқин бўлғай, андоқ истийро воқеъ бўлмайдурким, табъ хурсанд бўлғай. Аввали оғаринишли» инқирозға дегинча аҳволеки-воқеъ бўлубтур ва бўлгусидур, барчасида ул ҳазратнинг мұжизотидин бор. Битгувчилар баъзи била ихтисор қилибтурлар.

Бир кун, алар хизматида бу навъ сўз мазкур бўлур эрди. Фақир бу таманнони зоҳир қилдимким: «Бағоят сўзнинг инбисоти еридур ва андоқ-ки ҳаққидур – киши бажой келтирмайдур, шариф замирингиз не нима хаёл қилғайким, мундин шойистароқ бўлғай ва дурбор қаламингиз не нукта таҳрир қилғайким, мундин бойистароқ бўлғай?»

Иттифоқо аларнинг хаёлиға дағи бу навъ нима ўтар эрмиш. Дедилар: «Бизнинг дағи хаёлимизға бу навъ муддао бор эрди, эмдиким, сен мұхаррик бўлдинг – ул хаёл тоза бўлди, иншоллоҳ таоло, анга машғул бўлғайбиз».

Фақир хушҳол бўлуб, алар мулозаматидин чиқтим. Алар ҳамул кун-ўқ бу ишга муносиб кутуб жамъига машғул бўлубдурлар ва «Шавоҳид ун-нубувват ли тақвияти яқини аҳл ул-футувват»²⁸ китоби таҳририға шурӯй қилибтурлар. Бу фақир алар хизматига яна қатла мушарраф бўлғоч, зоҳир қилдилар. Фақир хушҳол бўлиб, ҳар кун хабар тутар эрдим. Оз фурсатда тутатуриға муваффақ бўлдилар.

Ва китоб феҳрастида бу фақирни илтифот юзидин мундоқ мазкур қилибдурларким:

Чун мушоҳадаи оёт ва мўъцизоти бо истимиои он аз удул ва сикот чунонки, донисти нисбат ба баъзе дигар муциби зиёдати иқон ва изъон мегардад ва лоҷарам уламои дин ва муқтафиёни осори Сайийд ул-мурсалин (саллаллоҳу алайҳи ва саллама шафқатан ало умматиҳи ва тарғибан фи мутобаати суннатиҳи) дар зикри «Шавоҳид-ун-нубувват ва далойили рисолати вай» кутуб соҳтаанд. Дар баёни ҷудо аз соири аҳвол ва осор мусаннифот пардоҳта ва чун ин фақир ба мутолааи баъзе аз онҳо мушарраф шуд ва фоидай мутолааи онро, ки қуввати мұҳаббат, ва доияни ҳусни мутобаат аст, дар худ бозёфт. Хост, ки аз он фоида сойири мусулмонон мунтафеъ шаванд. Батаҳсис азизоне, ки ин фақирро нисбат бар ишон сидқи мұҳаббате ва ҳулуси ақидате ҳаст ва бештар аз ин ки истидъои ҷамъи китоби «Нафоҳот ул-унс мин ҳазарот ул-кудс», ки дар баёни сиару аҳволи машойихи суфия аст, карда буданд. Лоҷарам ончи дар он китоб пароканда буд (тасҳилан лимуънатиҳи) дар як ҷой ҷамъ карда шуд ва (тафҳиман лифоидатиҳи) ба иборати форси эрод уфтод. «Талаққиян лил ихтисор» ҳарфи тариқи мухталифа ва асониди мутаннавиъа кардаанд. Чун камоли мутобеонро ба воситаи мутобаат ҳосил мешавад ва мушоҳада камоли мутаннаввиъист ва қаромат ва фазилат, ки аз уммат зоҳир мегардад, аз қабили мўъцизоти пайғамбари эшон аст. Зикри баъзи аҳвол ва осор ва асҳоби он ҳазрат тобиъин ва табаъа тобиъин то табақаи суфия, ки дар баёни аҳволи эшон чунончи гузашт ба он мунзам гардонида омад. Чун нубуввати он ҳазрат ба воситаи тавотури ахбори ғанавъи мўъцизот ба ҷой расидааст, ки ҳеч саодатмандеро дар он дағдағай иштибоҳ намондаст.

Чун фоидай азиме дар ин таълиф тақвияти яқине роҳнавардони тарикат ва ҷавонмардони аҳли ҳақиқат тавонад буд, агар онро ба «Шавоҳид ун-нубувват ли тақвияти яқинил аҳл ул-футувват» тасмия кунанд, дур на-менамояд²⁹.

Ва «Баҳористон»да назм аҳли асомийиси зайдида бу фақирни бу навъ мазкур қилибтурларким:

«Соҳибдавлате, ки замони мо ба вуҷуди ў мушарраф аст, ҳарчанд пояи қадри вай назар ба маротиби ҷоҳ ва ҳашмат ва қурби подшоҳи соҳибшав-

кат ва қиёс ба маноқиби маънави аз фазлу адаб ва фазоили мавҳибат ва муктасаб аз он баландтар аст, ки вайро ба шеър таътиф қунанд ва баҷавдати назм тавсиф намоянд. Аммо чун хотири шарифаш ба воситай қасби фазилати тавозӯй ва қасри нағс ба он фуруд омадаст, ки худро дар силки ин тоифа мунхарит гардонидаст, дигаронро ҳичоби таҳоши аз он маъни, ки вайро аз табақаи эшон доранд ва аз зумраи эшон шуморанд, муртафेъ гашта, аммо инсоф онаст, ки ҳар ҷо ин тоифа бошанд, вай сар бошад ва ҳаргоҳ номи ин табақа нависанд вай сардафтар.

Чунонки ин муаммо ба исми шарифаш мабни аз ин маънист:

Б а й т

Он тофта вай бар дили вай зуд на дер,
Рози фардо чи ҷои вай, балки, парир.

علي شیر الا فاضل سرت دهرا
وا لحرزت الفضائل بالفواضل
و باسمك فقلت اهل الفضل طرا
کذا صورته فرق الا فاضل

(Тарж.: Алишер дунёдаги улуг фазилатларни эгалладинг ва олий сифатлар орқали юксак фазилатларни сақлаб қолдинг. Барча фазилат аҳлини сенинг номинг билан атадим. Шунингдек, унинг исмини юксак фазилатлардан устун деб масаввур қилдим.)

Ва чун гавҳари номаш бузургтар аз он аст, ки ҳар маҳалле аз назм садафи он тавонад шуд ва ҳар мақоме аз шеър шарафи он тавонад ёфт. Тахаллуси ашъораш ба ончи аз ин муаммои дигар мағҳум мегардад, номзад гашта.

Муаммо ба исми «Навой»:

М у а м м о

Кунҳи номаш дар тахаллусҳо наёбад ҳеч қас,
Бар лаби ёбандагон аз вай навое дону бас.

Ва агарчи вайро ба ҳасби қуввати табиат, вусъати қобилият ҳар ду навъ шеър – турки ва форсӣ мүяссар аст, аммо майли табъи вай ба турки аз форсӣ бештар аст ва ғазалиёти вай ба он забон аз даҳ ҳазор зиёда хоҳад буд ва маснавиёте, ки дар муқобалаи «Ҳамса»и Низомӣ вуқӯй ёфта, ба си ҳазор наздик ва ҳамоно ки ба он забон пеш аз вай касе шеър нагуфтааст ва гавҳари назм насуфта ва аз ҷумлаи ашъори форсии вай аст қасидае ки дар ҷавоби қасидаи Ҳусрави Дехлави ки мусаммост ба «Дарёи аброр» воқеъ шуда ва муштамил бар бисъёре аз маонии дақиқа ва хаёлоти латифа. Матлааш ин аст:

Оташин лаъле, ки точи ҳусравонро зевар аст,
Ахгаре баҳри хаёли ҳом пухтан дар сар аст.

Ва ин рубой дар таҳнияти қудуми баъзе аз ояндагон аз сафари Ҳичоз дар руқъа навишта буд.

Рубои

Инсоф бидеҳ, эй фалаки минофом!
То з-ин ду қадомӣ ҳубтар кард хиром:
Ҳуршеди ҷаҳонтоби ту аз матлаи субҳ,
Ё моҳи ҷаҳонгарди ман аз ҷониби Шом?

Ва ин рубоии дигар дар руқъаи дигар:

Рубои

Ин нома на нома, дофеи дарди ман аст,
Ороми даруни ранҷпарварди ман аст.
Таскини дили гарму дами сарди ман аст.
Яъне ҳабар аз моҳи ҷаҳонгарди ман аст.

Ва ин рубоии дигар ба таҷдид дар руқъаи дигар.

Рубои

Гар дар дайрам, ба гуфтутгӯят бошам,
В-ар дар ҳарамам, ба ҷустуҷӯят бошам.
Дар вақти ҳузур рӯбарӯят бошам,
Дар ғайбати рӯй дил ба сӯят бошам³⁰.

Бу фақир «Мажолис ун-нафоис» отлиғ китобидаким, Султони Соҳиб-қирон замонидағи назм аҳли зикрида битибмен, аларнинг васфи маноқибин «учунчи мажлис»нинг аввалида бу навъ битибменким:

«Қүёшеки, ройи олам оройи била бу замон мубоҳий ва аҳли замонга шарафи номутаноҳий мұяссардур ва дарёеки, табыи гавҳарзойи била бу даврон жайби гавҳардин тұла ва даврон аҳли қўйни ва этаги жавоҳирдин мамлұт бўладур.

Ҳазрати Махдумий Шайхул-исломий Мавлоно Нуруддин Абдураҳмон Жомий (мадда зиллаху)³¹ дурурким, то жаҳон бўлғай аларнинг ёруқ хотири-нинг натойижи жаҳон аҳлидин кам бўлмасун ва то сипеҳр эврулгай, аларнинг очуқ кўнгулларининг фавоиди даврон халойиқидин ўксулмасун. Чун бу муҳтасарда мазкур бўлғон жамоатнинг раъс ва раиси ул зоти нағисдур ва бу рисолада мастур бўлғон гуруҳнинг муқтадо ва пешвоси ул гавҳари яктодур, муборак исмлари бу авроқда сабт бўлурдин гузир ва ёзилмаса дилпазир эрмас эрди, журъат бўлди: Чун аларнинг латойифи назми андин кўпракдурким, ҳожат бўлғайким, баъзи битилгай ва андин машҳурроқ-ким, эҳтиёж бўлғайким, бир оз сабт этилгай. Кутубларининг оти битилса, бу авроқдин ошар ва мусаннафотлари дуррлари зикри қилилса, гардун баҳри андин тошар, ложарам чун бу маъни билилур ва дуо била хатм қилилур.

Ё Раб, бу маъоний дуррининг уммони,
Бу донишу фазл гавҳарининг кони.
Ким, айладинг они олам аҳлиниң жони,
Олам элига бу жонни тут арzonий.

Ул вақтдаким, алар «Арбаъин ҳадис»ни форсий назм била таржима қилиб эрдилар ва маъхуд одат била борча асҳобдин бурунроқ фақирға илтифот қилиб, мусаввадасин бердилар. Чун мутолаасига машғул бўлдум, алфозидин ҳадойиқи номутаноҳий азҳори ва маонисидин ҳақойиқи ило-ҳий анвори зоҳир бўла киришти.

Ҳамул «Арбаъин»га туркича тил била таржима орзуси кўнгулға тушти. Алардин рухсат шарафиға мушарраф бўлғондин сўнгра ҳамул кун ул са-мин жавоҳир назм силкиға кирди ва ул гавҳарлар аларнинг қулоғиға етти. Шафқат ва марҳамат юзидин дуойи хайр била таҳсинлар қилдилар ва хутба³²сининг аввалги байти будурким,

Б а й т

Ҳамд ангаким, қаломи хайри маол,
Қилди элга расулидин ирсол.

Аларнинг оти бу навъ манзум бўлубтурким:

Ул сафо аҳли пок фаржоми,
Пок фар жому пок фар Жомий,
Ул фано сори дастгир манга,
Муршиду устоду пир манга.

Бу сўнғи байтда таламмуз ва иродати нисбати зоҳир қилилибдур. Ул вакътдаким, фақир алар хизматида сүфия рамузу ишорот ва алфозу иборот истилоҳин ўткарур эрдим. Ҳазрати қутб ус-соликин Шайх Фахруддин Ироқий (куддиса сирруҳу)нинг «Ламаот»и орзуси хаёлға кўп эврулур эрди. Бир кун тақриб била бу маънини изҳор қилдим. Алар дедиларким: «Тариқат машойихининг форсий кутуб ва расоили оз мутолаа қилилибдур, аммо чун ҳавасинг бор, андоқ бўлсун».

То улким, ул шариф китобни фақирға сабақ айтурға муртакиб бўлдилар, ҳар кун сабақда хушҳол бўлиб таъриф қилурлар эрдиким ҳазрати мусаннаф «Бар сунани «Савониҳ» ба забони вақт имо рафт» дебтурлар. Биз «Савониҳ»³³ мутолаасида дағи мунча хушҳол бўлмайдур эрдукки, мунда, деб айтурлар эрди.

Бир неча сабақдин сўнгра сўз мушкилроқ бўлиб, шуруҳға эҳтиёж изҳори қилдилар ва шайх Ёраги³⁴ шарҳин ва яна баъзи шуруҳни муборак на зарлариға кўюб, ул сабақни айтурлар эрди, то улким, кўп мавозиъда шориҳларға таънлар қила бошладиларким, «бу сўзнинг ва ул сўзнинг аросида кўп фарқ бор. Ҳамоноки, маънисиға етмай шарҳ битибтурлар» ва бу сўз тақрор топқондин сўнгра фақир арз қилдимким: «Мундоқ нафис ва мушкул китобдин фақирире баҳра топай деса ва шарҳ бу шарҳлар бўлса, оё, не чора қилғай? Магар ҳам ҳазрати Махдум шафқат юзидин толибларға бу мушкилни осон қилғайлар».

Андин сўнгра алар «Ашиъат ул-ламаот»ки бу тоифа кутуб ва расоили аросида маълум эмаски, ҳаргиз андоқ шарҳ қаламға келмиш бўлғай – бунёд қилдилар. Ва ул шарҳнинг фиҳристини бу рубоий била ибтидо қилиб турарларким:

لولا لمعلت نور سر القدم
من نحوي العروض حي الكرم
من يخرجنا من ظلمات القدم
و يعصمنا من هفوات القدم

(Тарж.: Доимий карам ва доимий саҳоват каби агар қадимийлик сиррининг нури бўлган «Ламаот» бўлмагандан эди, ёмонлик зулматларидан ким бизни чиқариб олардию ким бизни қадамлар тойилишидан қутқарарди?!)

Ва ул шарҳни битирда «Фусус» ва «Футуҳот» ва «Нусус» ва «Фукук» ва аксар қавмнинг умда кутуби муборак назарларида эрди, агарчи ҳеч қайсиға боқғали эҳтиёжлари йўқ эрди. То улким, бу шарҳ била «Ламаот»ни алар қошида фақир тутгаттим, бирорки ул китобни ўқуса, фақир бу варақда битилган сўзлардин нишонлиғ сўзлар топар ва мундоқ давлатға абнойи замондин оз киши, балки ҳеч киши мушарраф бўлмайдир (Алҳамду лиллоҳи ало наъмоиҳи)³⁵.

Бир кун бу фақирни муаммо фикри бу водийға солиб эрдиким андин бериким, устоди фан Мавлоно Шарафуддин Али Яздий³⁶ (раҳматуллоҳи) бу фанни тадвин қилиб, бу фан аҳлиниң отин тиргузди, бу замонғачаким, азизлар ҳам кутуб ва расоил битибдурлар ва фан гарид зебу зийнат топибдур ва турфа қавоиду истилоҳот пайдо бўлубтур. Аммо истилоҳотни тартиб била адо қилмайдурлар. Масалан: қавоид аввалида интиқод қоидасин адо қилурда истишҳодға муаммоким келтурубтурлар, агарчи интиқод ҳам муаддо бўлубтур, аммо «таркиб» ё «таҳлил»³⁷ ё гайриҳиким мубтадининг аларга ҳануз шуури йўқ турур, бу мусташҳад муаммода мундариждур. Шарт бу эрдиким, бу муаммода бу қоидадин ўзга мазкур бўлмағай, аммо бу қоидаким, вуқуф ҳосил бўлди, яна ўзга қоида адосида агар мазкур бўлғон қоида ўтса бок йўқ эрди. Фақир бу хаёлда эрдимким, ҳазрати Маҳдум ташриф келтурдилар, фақир мунбасит бўлуб, истиқбол қилиб, алар таскин топиб, дедиларким: «Башарангда инбисоте зоҳир бўлур, не ҳолинг бор?»

Айттимким: «Ҳазрати Маҳдумнинг шариф мақдамлари мүжиби инбисотдур, аммо бу навъ ҳам хаёлим бор эрди», — деб ўтган мақолатни арз қилдим, алар ниҳоятдин ташқари хушҳол бўлуб, таҳсинлар қилиб, дедилар: «Ҳаққи ва шарти будурким, сен хаёл қилибсан».

Аларни чун мундоқ хушҳол кўрдум, айттимким: «Ҳиммат тутсалар бу дастур билан бу фан қоидасида муҳтасаре рақам қилсан».

Алар дедилар: «Сен бу ташвишни тортма». Ҳамул икки-уч кунда манзуими муҳтасарни таҳrir қилдилар. Кўп ихтисорға кўшиш қилғон учун кўп дақиқ ва тор воқеъ бўлубтур, андоқки, мубтадига идроки сухулат била даст бермас.

Фақир яна истидъо қилдимким, амр бўлса, мундин осонроқ қилса бўлғай, деб маъмур бўлғондин сўнгра «Муфрадот»га мавсум муҳтасарни битидим ва алар хизматиға еткурдум. Қабул нишонаси мундин ўтмаским, бовужуди мунча расоилким, ҳоло ародадур, маҳдумзодаға ул муҳтасарни ўқурға ишорат бўлди ва ул бу муҳтасарда муаммо фанниға вуқуф топти.

Алар «Ҳафт авранг»дин — ҳам ҳар лафзи етти иқлимға сармоя ва ҳар ҳарфи етти кавқабға пироядур — «Субҳат ул-аҳрор»ким, аларнинг муҳтариждурким, не ул баҳрда маснавий айтибдурлар ва не ул зобита ва адо

била манзум китоб тартиб берибдурлар, хатми китоб ва хотимайи хитобда чун ул маъшуқаи зебо ва мухаддараи оламорони жилва бериб³⁸, қабули хотир таманноси ва назари қабул истидъоси қилибтурлар, бу абёт анда мазкурдурким,

Маснавий

Ё Раб, ин ғайрати ҳурил-ийнро,
Шоҳиди равзай иллиййинро.

Аз дилу дидай ҳар дидаваре,
Бахш тавфиқи қабули ҳар назаре!

Хоса он дар равиши фақр далер,
З-он далереш шуда ном ду шер.

Он яке дар раҳи дин шери Ҳудой,
В-ин дигар панча ба ҳар сайдкушой³⁹.

Бу бесомони кам бизоат ва бу нотавони беиститоат бу алтоф муқобала-сида не дей олғаймен. Аммо туҳфат ул-фақир ул-ҳақиқир расми⁴⁰ била «Ҳамса»нинг аввалғи дафтарида «Ҳайрат ул-аброр»да аларнинг васфидаки, васфа сиғмас, достоне ниёзмандлик қилибменким, бу абёт андиндурурким,

Маснавий

Улки буқун қутби тариқатдур ул,
Кошифи асрори ҳақиқатдур ул.

Қўкси ҳақойиқ дури ганжинаси,
Қўнгли маоний юзи ойинаси.

Олий анга етти фалақдин маҳал,
Етти фалак мушкили оллида ҳал.

Мадрасаи қудс аниңг маъмани,
Хонақаҳи унс аниңг маскани.

Жилвагаҳи гулшани чархи барин,
Обхўри чашмаи айн ул-яқин.

Қасри каломи чиқиб андоқ баланд
Ким, анга гардун сола олмай каманд.

Анда шаётин хасиға йўқ сабот,
Баски уруб хайли малоик қанот.

Бу достон олтмиш байт бор эркин ва алар мажлисида «Ҳамсатайн» сўзи мазкур бўлғоннинг кайфияти ва алар «Тухфат ул-аҳрор»ни бунёд қилиб, ул тақриб била тутатгонлари, бу фақирға элдин бурун кўргузгонларининг шарҳи ва фақир «Ҳайрат ул-аброр»нинг назм қилур тақриби бу достонда мазкур бўлубтур, ўқуғон маълум қилур.

«Ҳафт авранг» китобидин «Юсуф ва Зулайхо» достониким, «Ошиқ ва маъшуқ»га мавсумдур ва ул китоб назири Юсуф ҳусни ва Зулайхо ишқидек маъдум, охирида подшоҳ дуоси зайдида бу навъ банданавозлиқ қилибтурларким,

М а с на в и й

Муборак бар шаҳу аркони давлат,
Фазанфарҳайбатони шерсавлат.

Ба тахсис он ҷавонмарде, к-аш аз дер,
Насаб чун ном бошад шер бар шер.

Зи бас дар шеваи марди далер аст,
Зи мардони ҷаҳон номаш ду шер аст:

Яке дар аз дизи даврон кананда,
Яке сарпанча бо гўрон зананда.

Ба расми таъмия з-он бурдамаш ном,
Ки монад дур аз он андешаи ом.

Вагарна кай тавон з-он фаҳми идрок,
Ба сад ҳуққа нуҳуфт ин гавҳари пок?

Кунад дар шеър табъаш мўшикофи
Ва з-он мў нўти килкаш шеърбофи.

Ниҳад з-ин шеъри мушкин доми дилҳо,
Диҳад з-ин шеъри шириң коми дилҳо.

Дили ушшоқ аз он як монда дар банд,
Лаби хубон в-аз ин як дар шакарханд.

Ба зикраш хатм шуд ин равшан анфос,
Ба сони нури мунзал хатми бар нос.

Бале, дар боргоҳи одамият,
Чуз ў кам ёфт роҳи маҳрамият.

Ҳамеша то атои даври олам,
Кунад табъи лаймон шоду ҳуррам.

Чунон дил бо Ҳудои оламаш бод,
Ки н-ояд аз атои оламаш ёд!

Суханро аз дуо доди тамомӣ,
Ба омурзиш забон бикшой, Ҷомӣ!⁴¹

Аларнинг бу маснавийлари баҳрида фақирнинг «Ҳамса»сидин «Фарҳод ва Ширин» воқеъ бўлубтур ва аларнинг мадҳида турфа достоне гузориш топибдур. Борчасин бу мухтасарда баст қилмоқ мумжиби итноб бўлур. Аммо бир неча байтдин гузир йўқтур. Сўз таърифида бир неча сўз деб, шайх Низомий била Мир Ҳусрав (куддиса сирруҳумо) маддоҳлиқларин қилиб, ул тақриб била алар мадҳифа кириб, бу навъ адо топибдурким.

Маснавий

Кел, эй соқийки, тушмиш жонима жўш,
Кетур бу икки ёди бирла бир қўш.

Алар ишқида нўш айлаб ики жом,
Тутай Жомий майи мадҳин саранжом.

Ики пил ўлса Ҳусрав ё Низомий,
Эрур юз пил чоғлиғ пил Жомий.

Муҳаббат жоми дурдошоми улдур,
Ҳамоно Зинда пили Жомий улдур.

Кўруб сармаст жоми ваҳдат они,
Демишлар Зинда пили ҳазрат они.

Чу ул май дурдидин бўлмиш хурўши,
Сафо аҳлидур онинг дурднўши.

Майи таҳқиқ этар ҳолатда ошом,
Чекиб ложуръа гар гардун эрур жом

Бўлуб зоҳир фано тимсоли андин,
Тутуб оламни олам холи андин.

Фано ул навъ этиб нафий вужуди
Ки, ер топиб набуд ўрнида буди.

Бўлуб андоқ фано даштида маълум
Ки, сайри шоҳроҳи хатти мавҳум.

Бу хатқа нуқтаким мавжуд эмастур,
Хирад олинда жуз нобуд эмастур.

Фано мулкида жисми уйла фоний
Ки, фаҳм айлаб саводи аъзам они.

Жаҳонниким қила олғай таваҳҳум
Ки, бўлғай нуқтаи мавҳум аро гум.

Ўзин худ бир жаҳони бегарон бил,
Камолотин ўзидек бир жаҳон бил.

Жаҳон ичра жаҳонким топти макнат,
Солиб икки жаҳон халқиға ҳайрат.

Жаҳон йўқ, олами кубро де они,
Жаҳонда мақсади ақсо де они.

Ки ҳарне олами сугрода⁴² мавжуд,
Бори бу олами куброда⁴³ мавжуд.

Бу достон ҳам тавил уз-зайлдур, мунча абёт истишҳодфа келтурулди⁴⁴.

Аларнинг «Лайли ва Мажнун» китобида ул достонким, сарсухани бу навъ битибдурким: «Дар зикри баъзе берун рафтагони аз доираи моҳу сол ва дуои баъзе марказнишинони нуқтаи хол»⁴⁵ ва анда рамз ва ишорат била тахаллусни зикр қилиб, бу фақирни ўз ёрлиғлариға баҳраманд ва ўз муҳаббатлариға аржуманд қилибтурлар. Бу навъдурким:

Соқи, бидең он май күхансол,
Еқути музобу лаъли сайёл.

Он май, ки чу дүстон бинүшанд,
Бо ҳам ба вафову меҳр кўшанд.

Ором шавад рамидагонро,
Пайванд диҳад буридагонро.

Ёре, ки кунад ба ёр пайванд,
Нахли амалаш шавад баруманд.

Ёр аст калиди ганчи уммед,
Ёр аст навиди айши ҷовид.

Мақсуди вуҷуд кист, ҷуз ёр?
З-ин савдо суд чист, ҷуз ёр?

То хотимати вуҷуд аз оғоз
Мурғе накунад чу ёр парвоз.

Хоса ки ба боғи ошной,
Бар шоҳи вафо бувад Навоӣ.

Яъне ки навои лутф созад,
Дилҳои шикастагон навозад.

Коре набувад ба ҷои ин кор.
Ёрони ҷаҳон фидои ин ёр!¹⁴⁶

Бу фақир ҳам «Ҳамса»да бу дафтар аввалида алар мадҳида достоне
ороста қилибмен ва бу абъёт андиндурким,

Маснавий

Сўз гулшанининг шукуфта варди,
Илм оятининг варақнаварди.

Қадриға ул авж узра поя
Ким, меҳр тутуб тагида соя.

Наълайнидин айлабон малак ҳал,
Суртарга судоъ бўлса сандал.

Ҳамдинки, асоси бошида тоб,
Чекмакка ики жаҳонни қуллоб

Нўгида санин айлагач кин,
Кўр айлаб дев ила шаётин.

Юз донаки субҳаси аро ҳайд,
Юз файз қушини айлабон сайд.

Ул торки доналар белига,
Бил ҳабли матин жаҳон элига.

Ибриқи вузуси баҳри гардун,
Ҳар қатраки томса дурри макнун.

Лўла анга файзи жовидоний,
Андин оқиб оби зиндагоний

Каъби ери давраи иродат,
Давр аҳлиға ҳалқаи саодат.

Алар «Хирадномаи Искандарий»даким, «Ҳафт авранг»нинг еттинчи дафтаридур, китоб хатми достонин чун сурубтурлар, сўз хотимасини бу ерга еткурубтурларким,

Маснави

«Биё, Ҷоми, эй умрҳо бурда ранҷ,
Зи хотир бурун дода он «Панҷ ганҷ».

Шуд ин «панҷ»ат он панҷаи зўрёб,
К-аз ўдасти дарёкафон дида тоб.

Ачаб аждаҳоест килкат дусар,
Ки резад бурун ганҷҳои гуҳар!

Кунад аждаҳо бар дари ганҷ ҷой,
Вале кам бувад аждаҳо ганҷзор.

Шуд он аждаҳо ганҷ дар мушти ту,
Бар ў ҳалқа зад мори ангушти ту.

Чу гавҳарфишонанд ин ганҷу мор,
Ки шуд пургӯҳар домани рӯзгор!

Вале бинам аз килки ҳар ганҷсанҷ.
Пур аз «Панҷ ганҷ» ин сарои сипанҷ.

Ба он панҷҳо кай расад панҷи ту?!
Ки як ганҷашон беҳ зи сад ганҷи ту.

Ба тахсис панҷе, ки сарпанча зад,
Ба шере, ки сарпанча аз Ганҷа зад.

Ба туркизабон нақше омад аҷаб,
Ки ҷодудамонро бувад мӯҳри лаб.

Зи ҷарҳ оғаринҳо бар он килк бод,
Ки ин нақши матбӯъ аз он килк зод!

Бибаҳшид бар форсӣ гавҳар он,
Ба лафзи дарӣ дурри назмоварон,

Ки гар буди ин ҳам ба лафзи дари,
Намондӣ маҷоли сухангустарӣ.

Ба мизони он назми мӯъҷизнисом,
Низомӣ ки будию Ҳисрав қадом?

Чу ў бар забони дигар нукта ронд,
Хирадро ба тамийизашон раҳ намонд.

Зиҳӣ табъи ту, устоди сухан,
Зи мифтоҳи килкат күшодӣ сухан.

Суханро, ки аз равнақ афтода буд,
Ба кунҷи ҳавон раҳт бинҳода буд,

Ту доди дигарбора ин обрӯй,
Кашиди ба ҷавлонгаҳи гуфтутгӯй.

Сафоёб аз нури рои ту шуд,
Ҳамин гуфтаи ман барои ту шуд.

Бар ин нахли назме, ки парвардаам,
Ба хуни дилаш дур бар овардаам.

Нашуд боисам ҷуз сухандоният,
Ба дастури дониш суханроният.

Вагарна ман инро чу оростам,
На эҳсон, на таҳсин зи кас хостам.

Чи хезад зи мудхил, ки эҳсон кунад,
Чи ояд зи таҳсин, ки нодон кунад.

Ба лутфи сухан гар сутудам туро,
Ҳади дониши худ намудам дуро.

Ки ин молу ҷон арчи ҷонпарвар аст.
Камоли сухан аз ҳама бартар аст.

Равад як сар аз сайри ҷархи куҳан,
Вале то ҷаҳон ҳаст, монад сухан.

Сухан низ ҳарчанд донам бақост,
Ҳамӯши аҷаб дилкашу ҷонфазост.

Биё, соқиё, ҷоми дилкаш биёр,
Май гарму равшан чу оташ биёр!

Ки то лаб бар он ҷоми дилкаш ниҳем,
Ҳама килку дафттар бар оташ ниҳем.

Биё, мутрибо, тез кун ҷангро,
Баланди деҳ аз заҳма оҳангро!

Ки то пунба аз гӯши дил баркашем,
Ҳама гӯш гардему дам даркашем»⁴⁷.

Бу фақир ҳам бу китобнинг аввалида алар мадҳида айтқондин бир неча байт била ихтисор қилинур:

Бирор олди сўз кишварин яққалам
Ки, қилди қаламни сутуни алам.

Қўлиға олиб найза ўрниға килк,
Сўз иқленини сарбасар қилди милк.

Билик авжининг меҳри тобони ул,
Қаю меҳр, сўз жисмининг жони ул.

Чу суръат аро ўт сочиб хомаси,
Яна гарм ўлуб нукта ҳангомаси.

Ҳамул ўтқаким, назм шамъин тутуб,
Маоний шабистонини ёрутуб.

Чу табъидин оқиб маони суйи,
Келиб чашмаи зиндагони суйи.

Ҳамул чашмадин чун су бермак тузуб,
Суханварлик ўлган танин тиргузуб.

Чу истаб тараб табъи озодаси,
Қуюб назм жомиға сўз бодаси.

Анинг журъаси элни маст айлабон,
Демай мастким, майпараст айлабон.

Не жомеки, май журъасидин наме,
Тарашшуҳ қилиб, маст ўлуб оламе.

Буянглиғки жоми маоний тутуб,
Малак хайлиға дўстгоний тутуб.

Бўлуб чун анинг жомидин журъачаш,
Бўлуб чарх сўфилари журъакаш.

Ки, машъуф ўлуб жоми мастонаға,
Гаров айлабон хирқа майхонаға.

Янги ойни жоми ҳилолий қилиб,
Нечаким тўла бўлса холи қилиб.

Жаноҳайн ўлуб сукрдин хокрӯб,
Гаҳи дастафшон, гаҳи пойкӯб.

Бу навъ ўлсалар Арши Аъзам эли,
Не бўлғай, хаёл айла, олам эли.

Бу достон доги эллик-олтмиш байт борким, барчасин битмак мужиби итноб бўлур учун бас қилилди.

Бу факир Имом Али Мусо ар-Ризо⁴⁹ (алайхит-таҳиятиҳи вас-сано)⁴⁹ зиёратидин ҳамул йилким алар нақл қилдилар, шаҳрға келдим. Маъхуд тариқ била аввал алар хизматиға туштум, алар учунчи девонлариға тартиб бериб эрдилар. Фақирға ўз муборак хатлари била битилган девонни иноят қилдилар. Фақир илтимос қилдимким, Мир Хусравдин ўзга назм аҳлидин эши-тилмайдурким, мутааддид девон тартиб қилмиш бўлғайлар. Аммо аларким, мутааддид битибдурлар, ҳар қайсиға бир муносиб от қўюбтурлар. Сиз дағи бу девонларға муносиб отлар қўйсангиз деб. Алар қабул қилдилар. Икки кундин сўнгра яна алар хизматиға еттим: жузв қўюнларидин чиқориб факирға бердилар; девонлар учун феҳрист битиб эрдилар ва ҳар бирин мавсум бир қисмға қилиб эрдилар ва бу ишға факир боис бўлғонимни дағи зоҳир қилиб эрдилар ва ҳоло куллиётларида давовин ибтидосида битирлар ва ул феҳристда ҳамд ва наътдин сўнгра мундоқ адо қилидурларким:

«Намуда меояд ки чун ин камина ба ҳасби фитрати асли ва қобилияти қибилли ҳадафи сиҳоми аҳкоми хучаста фарҷоми сафваткалом афтода буд ва садафи ҷавоҳири асрори исми бузургвор «ал-мутакаллим» омада, ҳаргиз натвонист, ки авқоти худро билкуллия аз ибдои назми, ё ихтирои насрӣ фориф ёбад ва холи гардонад, лоҷарам аз таволии аъвом ва шуҳур ва тамодии аъсор ва дуҳур расоил ва кутуби мутааддida аз мансурот ва дафотири мутанаввия аз маснавиёт ва давовини мутафарриқа аз қасоид ва ғазалиёт ҷамъ омада буд ва дар ин воло аз таърихи ҳичрати набавия то такмили миата тосиа се сол беш боқӣ намондааст, муҳиб ва мўътақиди дарвешон, балки маҳбуб ва мўътақиди эшон:

نظام الملة و الدين امير عليشیر الذى هو مستغنى باسمه تعالى
عن المبالغة فى الا لقاب فتعرض بالاشتغال بالدعاء عن
مرارة الاطنا ب وفقه الله لما يحبه ويرضاه و
جعل اخيره خيرا من اولاه

(Тарж.: Миллат ва диннинг низоми – Амир Алишер – У юксак исми билан лақабларнинг(исмларнинг) муболага билан(мақтаб) тилга олиншишидан беҳожатдир. Бас, дуо қилиб, сўзни (номини)такрор чўзиб юборишга машғул бўлишидан сақланилсин. Аллоҳ унинг яхши кўрганига ва унинг рози бўлганига муваффақ айласин. Ва охирини аввалидан хайрли қўлсин!)

Ҳиммати шариф бар он овардааст, ки давовини қасоид ва ғазалиётро, ки адади он ба се расидааст, дар яки ҷилд фароҳам оварда ва чун се мағзи тозаи писта дар як пўст парварда, аз ин фақир истидъои он кард, ки ҳар ба исми хос самти ихтисос гирад ва аз ў самти ибҳом ва иштирок сурати истихлос пазирад, лоҷарам ба мулоҳазаи авқоти вуқуашон девони аввал ки дар овони ҷавони ва авоили замони амну амони ба вуқуъ пайваста ба «Фотиҳат уш-шубоб» иттисом меёбад ва девони сони ки дар авосити уқуди айёми зиндагони интизом ёфта ба «Воситат ул-иқд» номзад мешавад ва девони солис, ки дар авоҳири ҳаёт оғози тартиби он шудааст ба «Хотимат ул-ҳаёт» мавсум мегардад.

Умедвори ба қарами ҳазрати Парвардигори азза шаънуҳу восиқ аст, ки номи ҳама азизон ба саволиҳи аъмол ва латоифи ақвол бар сафаҳоти рӯзгор бимонад ва воситаи дуои хайр ва василаи саодати охират гардонад.

Рубои

Ҳаргиз накунад ин фалаки пуршутулум
Номи маро аз номаи ҳастӣ гум.
Зоро ки бақои он пас аз марги нахуст,
Гӯянд ҳакимон, ки ҳаётест дувум.

Валлоҳу таоло яқулул ҳаққа ва яҳдис сабила ва ҳува субҳонаҳу ҳасбу-
наллоҳу ва неъмал вакил⁵⁰.

Чун фақир алар хизматида бу феҳристни ўқудум, бу фақирга ҳам амр қилдиларким: «Сенинг доғи назминг туркча алфозда чун мутааддид бўлуб-
тур, сен доғи ҳар бирисини бир исм била мумтоз қил ва ҳар қайсини бир
лақаб била жилвасоз этгил».

Алар амрининг итоати чун вожиб эрди – фақир доғи аввалғи девонға-
ким, туғулиятда рангин назмнинг ғаробати бор – «Ғароиб ус-сигар»⁵¹ от
қўйдум ва иккинчи девонким, шабоб айёмидаким, маоний нодиралари назм
силкига кирибтур – «Наводир уш-шабоб»⁵² лақаб бердим; учунчи девон-
ким, умр авоситида воқеъ бўлғон бадеъ нукотдур – «Бадоеъ ул-васат»⁵³ қа
мавсум бўлди ва тўртунчи девонким, шайхухат синнидағи фойдалардур –
«Фавойид ул-кибар»⁵⁴га иттисом топти. Умид улким, сафиру кабир, шайху
шобнинг хотиралариға дилпазир ва кўнгуллариға ногузир бўлғай.

Устод Қулмуҳаммад⁵⁵ кичик эркандақим, мусиқий ўрганур эрди, чун бот ўрганмоки била хүб ишлар ясамоги шұхрат тутти. Фақирға доия бўлдиким, бу фаннинг илмийсими дағи билгай, мавлоно Бу Алишоҳ⁵⁶ бўқаким, бу фанда асрининг бебадалидур – анга сипориш қилилди. Агарчи акнун афъюн касрати ани ақыл ҳулъясидин орий қилибдур, ул вақтда бу фанда «Асл ул-васл» отлиғ китобни тасниф қилди, дағи Мир Муртоз ва Ҳожа Шаҳобуддин Абдуллоҳ Марворид ва мавлоно Биноий⁵⁷ дағи бу фанда рисолалар битидилар. Аммо чун барча изҳори истеъдод қилиб эрдилар – мубтадиға бот баҳра олмоқ душвор эрди. Ул ердинким, аларнинг бу фақир сори иноят ва илтифотлари бор эрди, мусиқий ва адвор⁵⁸ рисоласин битидиларким, бу фанда андоқ мунаққаҳ ва муфид рисола йўқтур.

Ул вақтдаким, бу фақир Мир Ҳусравнинг «Дарьёи аброр»иға Марвда татаббұу қилиб, алар отига тугатиб, шахрға йибориб эрдим, андоққи юқори мазкур бўлди. Ул қасидада йигирмадин ортуғроқ байт муаммо тариқи ва истилоҳи била муаддо бўлуб эрди. Алар мунунг муқобаласида муаммо тариқи била бир қасида айтиб, анда басе дақиқ ва ғариб тарокиб дарж қилиб, битиб йибориб эрдилар ва ул шеърнинг матлаи будурким:

Чоҳ дори ҷоҳилосо дар сар, эй комил мудом,
Ҷоҳилат хонам на комил, чун туро ҷоҳ аст ком⁵⁹.

Бир қатла бу фақирнинг туркча бу матлаиким:

Очмағай эрдинг жамоли олам оро кошки,
Солмағай эрдинг бори оламға ғавғо кошки.

Эл орасида шұхрат тутуб эрди ва подшоҳ ҳазратларининг сұхбатларида дағи ўқилур эрди. Шуюъ ва шұхрати ул ерга еттиким, ҳазрати Махдумға дағи масмұу бўлуб, аларға ҳам дағдаға улким, бу баҳр ва қофия ва радиғида шеър дегайлар, бу доия пайдо бўлуб, чун туркча алфоз била назмға илтифот қиласас эрдилар, бир форсий ғазал айттиларким, матлаи будур:

Дидаме дидори он дилдори раъно, кошки,
Дида равшан кардаме аз хоки он по, кошки⁶⁰.

Битиб подшоҳ хизматлариға йиборгандин сўнгра мақбул ва матбуть тушуб, подшоҳ ҳазратлари эҳсон ва таҳсинлар қилиб, бу фақирға ҳукм қилдиларким, аларнинг бу ғазалин мусаддас боғлагаймен. Чун маъмур ва маҳкум эрдим – маоф ва маъзур бўлсан ажаб эрмас. Мусаддас айтилғондин сўнгра подшоҳ ҳазратлари эҳсон ва таҳсинлар қилиб, мусаввадасин алар хизмат-

лариға йибординдар. Алар дағы банданавозлиғ юзидин илтифотлар қилдилар. Матлаи бу навъ boglaniбурким:

Кардаме дар хоки күи дүст маъво, кошқи,
Судаме рухсори худ бар хоки он по, кошқи,
Омади берун зи күй он сарви боло, кошқи,
Бурқаъ афканди зи рой оламоро, кошқи,
Дидаме дидори он дилдори раъно, кошқи,
Дида равшан кардаме аз хоки он по, кошқи⁶¹.

ХОТИМА

Ул, расоил ва кутуб теъдодиким, бу фақир алар хизматида таълим ва истифода юзидин ўқубмен:

Аввал алар битиган «Қофия»¹ рисоласидурким, аниңдек мұхтасар ва муфид рисола бу фанда ҳеч ким билмайдур.

Яна «Муаммо»нинг иккинчи рисоласидурким, «Ҳулият ул-хулал» дин сўнгратароқ битилибдур.

Яна ҳам аларнинг «Аруз» рисоласидур.

Яна «Лавоен» дурким, сўфия машойих истилоҳида битилибдурким, андок рисола ҳеч роқимнинг қаламидин ва ҳеч қаламнинг рақамидин таҳрир топмайдур.

Яна «Лавомеъ»дур, ҳам бу истилоҳдаким, ҳар ламъасининг партави соликка ҳирмон қоронғу тунида ҳидоят шамъининг осоридур, балки иноят машъалининг анвори.

Яна «Шарҳи рубойёт»дур, ҳам бу истилоҳдаким, фано тариқида мосиваллоҳ азосиға тўрт тақбир² урмоқ аниңг мутолаасидин мұяссардур.

Яна ҳам бу истилоҳда «Ашиъа»дурким, барқининг талолойидин хира кўзларга очуглиқ ва қуёшининг шаъшаасидин тийра кўнгулларға ёруғлук этишур.

Яна «Нафаҳот ул-унс» дурким, ошнолиг насоими унс равзасидин жон машомиға келтурур ва улфат шамоили құдс гулшанидин рух димогиға еткурур.

Яна бири «Шавоҳид ун-нубувват» муқобала қилилибтурким, алфози иймон жўйбори ашжорин яқин анҳори била сероб ва маонийси ийқон ашжори асморин таҳқиқ саҳоби амтори билан шаҳди ноб этар.

Яна баъзи машойих (қуддиса асрорахум) расоилидин: Хожа Мұхаммад Порсо (қуддиса сирруҳу)нинг «Қудсия»сидурким, ҳазрати қутбул-авлиё Баховуддин Нақшбанд раҳматуллоҳнинг фирмавсойин мажлисларида ул ҳазратнинг мұжизи баён тиллариға ўтган ҳақойиқ ва маоний баъзи хулафоқим, жамъ қилурлар эрмиш Хожа Мұхаммад мазкур анға маоний битибдурлар ва толиблар учун аниңг дикқатлари ийҳомин возих этибдурлар.

Яна ҳазрати шайх ул-машойих Фахр ул-миллати вад-дин Ироқийнинг «Ламаот»идурким, Ҳазрати Маҳдум ул китобни бу фақирға сабақ айтурда айтур эрдиларким, «Бу китобни нодон ва беандом таврлиғ ва ноҳамвор равишилик әлнинг кўпроқ машғуллук қилғони хавос аҳлида бадном қилғон эрмишким, баъзи ўқумас эрмишлар. Бу жиҳатдин бу китобнинг хўблуқлари яшурун қолғон эрмиш». Асру изҳор хушҳоллик ва суур қилурлар эрди, шарҳ битмагига даги бу боис бўлди. Ушбу аниг таърифида басдур.

Яна Ҳазрати Хожа Убайдуллоҳ (тоба сароҳу)нинг оталари ишорати била битилган рисолалари дур, ҳам фақр ва фано тариқидаким, оз ўғулга бу давлат мусассар бўлуб эркинки, ота амри била бу навъ шойиста хизмат қилмиш бўлгай ва андоқ писандида амр бажо келтирмиш бўлгай.

Яна муқарраби Ҳазрати Борий Хожа Абдуллоҳ Ансорий (қуддиса сирруҳу)нинг «Илоҳийнома»сидурким, аниг васфида қалам тили ожизу лол ва қаламзан хомаси алкану шикаст мақолдур.

Яна «Хамса», балки «Ҳафт авранг»ларининг кўпрагин муқобала дастури била алар ўқуғонда қулоқ тутулубтур ё қулоқ тутқучилар мадади учун алар мажлисида ўқулубтур.

Яна даги баъзи расоил бор, агарчи сабақ дастури била ё муқобала қонуни била алар хизматида ўқулмайдур, аммо мушкил маҳаллари алардин сўрулуб, таҳқиқ қилилибтур.

* * *

Агарчи хавориқи одат изҳориға Ҳақ таоло амри била маъмур эмаслар эрди ва покиза ҳолатлари «Маломатия»³ тариқини шоирлиқ ва муллолиқ тариқида яшурун тутарлар эрди. Аммо гоҳи ғарип нималар алардин зоҳир бўлур эрди.

Ул жумладин даги бир нечаким, айнил-яқин бўлубтур битимаги муносиб кўрунди.

* * *

Сайдам Ироқий деган йигит Музaffer барлоснинг⁴ ўбдан навкари, балким эшик оқоси эрди, фояти нодонлиғидин аларға мункир эрмиш, фояти инкоридин аларнинг девонин бирин-бирин узуб, ўтға солиб, куйдурубтур. Ҳамул уч-тўрт кунда гўё бир узвифа туган қўпуб, ул жароҳат газак бўлуб, охир бўлди.

* * *

Мажидуддин Муҳаммад⁵ки, олам машҳуридур, таърифға эҳтиёж эмас. Подшоҳ ани ёзурғонда андин итлоқиға зомин тилагандур. Ул аларға илтимос қилибдур ва алар тааҳҳуд қилғондин сўнгра қочти. Оз фурсатда, ўн

беш кунга тортмадиким, тутулди. Азим қийинлар тортти ва бору йўқ жиҳотин девоний қилдилар. Шаҳрдин бошин олиб, овора бўлди ва ҳамул оворалиқда фаноға борди.

* * *

Бир кун панжшанба куни алар хизматида Гозурugoҳдин қайтиб келиладур эрди. Маҳмуд Ҳабиб отлиғ девонаи фосиқи аbstарий шаҳарда бор эрдиким, доим маст юрур эрди ва йўлуқғон элга ташнеълар ва сафоҳатлар қилур эрди. Бу фақирни чун алар хизматида кўрди, аларга аbstар ва девоналиғ юзидин узромиз ҳикоятлар дей бошлади. Чун андин бу хилофи маъхуд эди. Фақир таажжуб қилдимким, девонани не нима мунга тутуб эркинким, одмиёна ва хушмандона сўзлар андин зоҳир бўладур. Баъзи мулозимлардин сўзин тақрир қилдиларким, туно кун девонаи аbstарийи усрук аларга йўлуқуб, кўп беадабона ҳарзалар деб, оғзига келган сафоҳат қилғон эркантур. Буқунким, фақирни алар хизматида кўрубтур, бу хаёл билаким, ногоҳ алар туно кунги ҳолни фақирға изҳор қилсалар, фақир девонаи аbstарға изо қилғаймен деб кўркунчдин мулоямат қиладур эрмиш. Фақир бу сўзни эшитгач, беихтиёр бар он бўлдумким, анга изо қилғаймен. Алар манъ қилиб айттиларким:

Ул ўз сиёсатин топқусидур, сен ҳеч нима дема. Ҳамул беш-ўн кунда аbstар девонани бўзахонада яна бир ўзидек аbstар бўйинин чопиб ўлтурди.

* * *

Толиби илмлар аросида Ноҳиқийким, ани дев била шаётиндин мутаваллид бўлғон ўғул деса бўлур, ноҳамворлиқ ва беандомлиғи андин кўпрак эрдиким, ани шарҳ қилса бўлғай.

Ул жумладин бири буким, аларға мункир эрди ва ҳазёнот кўп айттур эрди. Бир кун Гавҳаршодбегим мадрасаси толиби илмлари бир боғда суҳбат тутуб, буғро⁶ пиширадур эрмишлар. Алар таърифида баъзи муболага қиладур эрмишлар. Ноҳиқий инкор юзидин бемаъни ҳашвлар айттур эрмиш. Иродат аҳли аларнинг девонин очибтурларким, кўрали: ул ҳазрат Ноҳиқий бобида не нима зоҳир қилурлар, деб сафҳанинг аввалида бу байт келибтурким.

Шеър

Пур аст гўши ман аз субҳаи малак чу Масеҳ,
Кучо мушаввashi хотир бувад нахиқи Ҳарам!⁷

Ўз фавтлари воқеасидин ўттуз беш йил бурунроқ, ул йилким Султон Абусаид⁸ мирзо аввал қатла Шоҳрухия қўргонин бориб қабаб эрди, ул юрушта Хожа Дехдор билан эрди ва Мавлоно Қутбиддин Нафис мулозими эрди.

Бир кеча аларни воқеада күргандурким, анинг сори боқиб айтибтурларким, «Куръон бихон!». Ул подшоҳ замониким ўтти ва салтанат тахти султони соҳибқирон Абулғози Султон Ҳусайн Баҳодирхон (халладаллоҳу мулкаҳу ва салтанатаҳу)⁹га муқаррар бўлди, ул воқеа тарихидин етти ё секкиз йилдин сўнгра Ҳожа Деҳдор бу фақирға мусоҳиб бўлди, ул тушни изҳор қилди. Фақир сойй ва боис бўлдумким, ул Куръон ўқуб, ёд тутти ва хўб ҳофизи мужаввид бўлди.

Алар фавт бўлур йилким, ул воқеа кўрган тарихдин ўттуз-ўттуз тўрт йил тахминан ўтуб эркин, Ҳожа Деҳдорни баъзи муҳим учун Астробод вилоятига йибориб эрдим. Ул муҳимни саранжом қилиб, қайтиб келадурганда шаҳарнинг бир манзилида эканда аҳмол ва асқолни қўюб, бежиҳат илғаб, шаҳарға келди ва алар назъ ҳолатида ва мавт сакаротида эрдилар, ҳеч ҳофиз ҳозир эрмас эрдиким, алар бошида Куръон ўқуғай. Бу маҳалда Ҳожа Деҳдор етишти. Аларнинг видоъ дийдорлариға мушарраф бўлуб, Куръон ўқуғали бошлади, ҳатмни тутатмак ҳамон эрдиким, алар руҳ вадиатин жон офаринға топшурдилар. Бу навъ каромат авлиёнинг камидин воқеъ бўлмиш бўлғайким, ўттуз йил ортуғроқдин сўнгра натижа зоҳир бўлмиш бўлғай.

Аларнинг бу навъ ҳолот ва камолот ва каромотларида азизларки, мисли: Мавлоно Абулвосеъки, басе фазоили ҳамида била оростадур ва Мавлоно Аҳмад Пир Шамским¹⁰, басе ҳасоили писандида била пироста кутуб ва расоил битибтурлар, маълум қиласай деган киши ул китоблардин маълум қила олур. Бу фақир ўз кўрганларимнинг юзидин бирин битсан сўз узар жиҳатдин бир неча била ихтисор қилдим.

Ул ҳазратнинг фавтлари воқеаси шарҳиға шурӯй қиласи: аларнинг вадодатлари тарихи ва ҳёстларининг замонининг тарихи юқори мазкур бўлубтур. Аммо фано доридин бақо гулзориға риҳлатлари жумъя куни муҳаррам ойининг ўн еттисида тарих секкиз юз тўқсон секкизида¹¹ воқеъ бўлди.

Ва анинг шарҳи будурким, шариф жисмлариға ҳаво асаридин заъф юзланиб эрди, бир кун соҳибфирош бўлдилар. Бу фақир дамбадам хабар тутар эрдим. Панжшанба куни хотирим аларнинг заъфидин бағоят мутарраддид эрди, жумъя кечаси бу тарааддудда уйқум келмас эрди. Ярим кеча изтироб юзидин отланиб, алар хизматиға иёдатға бордим. Баъзи азизлар ва асҳоб аларнинг бошларида жамъ эрдилар, гоҳ беҳол, гоҳ ўз ҳолларида эрдилар. Фақир густоҳлиқ юзидин хотир итмийони учун ҳолларин сўрдум, илтифот қилдилар. Ва Ҳазрати қутбис-соликин Ҳожа Абдулазиз Жомий даги бошларида ҳозир эрдилар. Тонг отқунча бир ҳолда эрдилар, чун тонг намозидин халойиқ фориғ бўлдилар, аларнинг ҳоли ўзгачарак бўлди. Ҳазрати Ҳожа Абдулазиз¹² чун кўрдиларким, ҳол ўзга навъдур, ўзлари мадад бериб, аларнинг бошин машриқ жонибидин шимол жонибига қилиб, юзларин қибла сори қилдилар. Мавлоно Зиёвуддин Юсуфким, аларнинг аржуманд фарзандлари дурлар, аёғлари сори кўзлариға ўлтуруб

эрди, алар қачон күз очсалар анга илтифот юзидин боқадурлар эрди. Бу фақир густохлиқ қилиб, илтимос қылдымким, маҳдумзода ўтрудин қўптилар. Андин сўнгра алар нақшбандия хожалари тариқи била зикри хафийға машғул бўлуб, ўз таважжӯхлариға иштиғол кўргуздилар, то жумъа салоти чиқти, андоқки, юқорироқ мазкур бўлди – Хожа Ҳофиз Фиёсiddин Мұхаммад Дехдор келиб, аларнинг бошида Қуръон хатмиға машғул бўлди, то ул замонким, ҳануз эл намоздин фориғ бўлмайдур эрдиларким, алар касрат анжуманидин күз юмуб, ваҳдат хилватхонасиға нузул қилдилар. Аларнинг мутаҳҳар руҳи чун малаил-аълоға азимат қилди ва асҳобнинг ҳаёти қуши ҳамул тойири қудсийдин ирашти, фазай акбар малаи аълоға етишти, чун ул пок муҳиб ўзин пок маҳбуб висолиға солди – олам жонсиз бадандек холи қолди.

Шеър

Кўкка мотамзадалар навҳаси гар ёвушти,
Мен мотамзадаға, лек қатиғ иш тушти.

Не ўзга бедод қилмоқдин фоидае, балки не ўзни-ўлтурмоқдин натижасе. Бу фақирға воқеъ бўлғон суубат шарҳи чун мумкин эрмас ва шурӯй анга таҳайюр ва таazzурдин ўзга фойда бермас, шурӯй мақсадға қилмоқ авлодур.

Алқисса, бу мудҳиш хабар шаҳрға муштаҳир бўлғоч, акобир ва жавониб ва атрофдин етиштилар. Барча сўгворлик либосида, балки мотам ва азо балосида то улки ҳазрати Султон соҳибқирон (халлада мулкаҳу ва таввала умраҳу)¹³ – ташриф келтурдилар, ҳой-ҳой йиглаб ва талх-талх шўробалар тўкуб, ҳар замон ўлтуруб, Мавлоно Зиёвуддин Юсуфни шафқат юзидин қучуб, муддате бошин қўйнида асраб йиглаб, сойир асҳобға кўнгул бериб, бу фақирни соҳиб азо тутуб, ҳолимға дилсўзлуқлар билан ашк тўкуб, на-сойиҳ ва мавоиз дурбор алфозларидин зоҳир қилиб, чун муборак мизожларида заъф бор эрди – хилофат тахти ва салтанат маснади азимати қилдилар ва султонзодаларни ва аркони давлатни борчасин анда аларнинг кўтарур ишига қўйдилар. Султон Аҳмад мирзо¹⁴ ва Музаффар Ҳусайн мирзо¹⁵ бошлиғ салотин ва подшоҳзодалар бир-бирига навбат беришмай, аларнинг маҳфуф маҳофасин эгинлариға кўтариб, Мусаллоға элттилар. Халойиқ ғавғоси ул мартабада эрдиким, неча юз минг ҳалқни тасаввур қилса бўлғайким, бир жисм бўлуб эрдилар. Намозгоҳда Ҳазрати Хожа Азизуллоҳ ул ҳазратға сойир ашроф била намоз қилиб, яна мутаҳҳар равзалариға олиб қайттилар ва ҳалқ ғавғосидин миҳаффани келтурмак душвор эрди. Подшоҳзодалар ясовуллуқ қилиб, элни қўруб, йўл очиб, наъш мадғанға етти ва ҳазрати кутб ул-авлиё Мавлоно Саъдуддин Кошғарий ёнидаки; зоҳиран тариқат одобида аларнинг пиридуру – дағн қилдилар.

Ва ҳазароти олиёт маҳди улё Бикабегимки¹⁶, сойир абнойи жинсдин фазлу камол ва ақлу ҳамида хисол била мумтоздурлар ва аларға иродат ва ихлослари бениҳоятдур, ҳам сүгворлиғ ва мотамзадалиғ таврида келиб, азо сүрар қоидасин бажо келтурдилар ва бу фақирға навозишлар қилиб, борча асҳобни ва маҳдумзода¹⁷ни илтифотлар била мушарраф қилдилар.

Дөғи сойир азизларким, атрофдағи вилоятдин аларнинг азоси учун келдилар, чун филҳақиқат бу фақир соҳиб азо эрди, ҳамул дастур била фақирни-ўқ соҳиб азо тутуб, сўрмоғ расмин маръий туттилар. Ҳаттоким, ҳазрати салтанат – шиор, хилофатдисор Султон Бадиuzzамон мирзо¹⁸ (аббадаллоҳу таоло зилола шафқатиҳи ало мафориқил-муҳиббин или явмиддин)¹⁹ Мозандарон мулкидин киши йибориб, алар азоси учун баъзига либослар илтифот қилиб эрдилар ҳам мухотаб фақир эрдим ва ул Ҳазратнинг Ҳазрати салтанатшиорнинг ҳам аларға иродат ва ихлоси бениҳоят эрди. Ҳазрати салтанатшиорнинг ҳам аларға иродат ва ихлоси бениҳоят эрди.

Бир йилғача олам аҳлиға умуман ва Хуросону Ҳирот аҳлиға хусусан, мотам эрди. Йил бўлғондин сўнгра Ҳазрати Султони соҳибқирон аларнинг йил ошин басе эъзоз ва эҳтиром била подшоҳона бериб, муҳлисларидин баъзи ул ҳазратнинг мутахҳар марқади бошида олий иморат солиб, ҳуффозу имом ва муқрию худдом тайин қилди. Ва назм аҳли кўп таърихлар айтиб ўқудилар. Ул жумладин хуруф роқими²⁰ бу марсия била таърихи айтиб, йил оши тортарда Султони соҳибқирон олий мажлисларида ўткарди ва ҳукм бўлдиким, Мавлоно Ҳусайн Воиз²¹ минбар устида ўқуди.

Таъриф будурким:

Гавҳари кони ҳақиқат дурри баҳри маърифат,
К-ў ба Ҳақ восил шуду дар дил набудаш мосивоҳ.
Кошифи сирри Илоҳи буд, бешак, з-он сабаб
Гашт таърихи вафоташ: «Кошифи сирри Илоҳ»²².

Ва марсия будурким:

МАРСИЯ²³

МАРСИЯИ ҲАЗРАТИ МАҲДУМ

Ҳар дам аз анчумани чарх ҷафое дигар аст,
Ҳар як аз анҷуми ў дөғи балое дигар аст.

Рӯзу шабро, ки қабуд аст сияҳ ҷома дар ў,
Шаб азое дигару рӯз азое дигар аст.

Балки ҳар лаҳза азоест, ки аз дашти адам
Ҳар дам аз хайли ачал гарди фаное дигар аст.

Ҳаст мотамкадаи даҳр, ки аз ҳар тарафаш
Дуди оҳи дигару нолай вое дигар аст.

Оҳи ў ҳаст ба дил тирагӣ афзоянда,
Вои ў низ ба ҷон яъсфизое дигар аст.

Гули ин боф, ки садпора зи мотамзадагист,
Ҳар яке сӯхтаи ҷома қабое дигар аст.

Оби ў заҳру ҳавояш мутааффин, чӣ ачаб,
Ки дар ин марҳала ҳар рӯз вабое дигар аст.

Аҳли дил майл сӯи гулшани қудс ар доранд,
Ҳаст аз он рӯ, ки дар ў обу ҳавое дигар аст.

Назди арбоби яқин дори фано ҷое нест,
Ватани аслии ин тоифа ҷое дигар аст.

З-он сабаб масти май ҷоми азал орифи Ҷом,
Сарҳуш аз дори фано сӯи Ватан кард хиром.

* * *

Эй ҳарими ҳарами қурби илоҳӣ ҷоят,
Тарафи ҷаннати Фирдавс, кучо парвоят.

Чун шудӣ аз ҳарами мулк ба сайри малакут,
Буд дар анҷумани хайли малак ғавғоят.

Тӯтиёни ҳарами қудс ба дил муштоқат,
Булбулони ҷамани унс ба ҷон шайдоят.

Симёкори қазо меҳр дигар дод тулӯй,
Чарҳро аз асари равшани симоят.

Нӯҳ фалак ҷарҳланон омада бар атрофат,
Буда гӯё ба сари ҳар як аз он савдоят.

Шӯр дар олами арвоҳ бияфтод аз он,
Ки нависанд ба ҷон нуктаи рӯҳафзоят.

Рұхи ақтоб расиданд ба истиқболат,
Чони автод фитоданд ба хоки поят.

Даст бар даст рабуданд туро то өле,
Ки дар ин ғамкада ҳам хости онро роят.

Ту шудай восили мақсуди ҳақиқиү туро то өле
То қиёмат ба қашан шевану вовайлойт.

Дар фироқи ту ғамин монд дили ғамзадагон,
Тира з-ин гүшай мотамкада мотамзадагон.

* * *

Ту бирафтию дили ҳалқи қашан зор бимонд,
То қиёмат ба фироқи ту гирифтор бимонд.

З-оташин оҳи дили сўхтагон то ба абад,
Дудҳо дар ҳуми ин гунбади даввор бимонд.

Аҳли тавҳид, ки бе муршиди комил гаштанд,
Садашон мушкили ҳалношуда дар кор бимонд.

Соликонро, ки камол аз ту расидай ба сулук,
Ағзҳо дар равишу нуқс ба атвор бимонд.

Умароро, ки шуди машъали меҳр аз ту мунир,
Тира шуд машъалу то ҳашр шаби тор бимонд.

Сад ҳалал раҳ ба дин ёфт, ки диндоронро,
Субҳа бишкасту ба каф риштаи зуннор бимонд.

Сирри Ҳақ рафт паси пардаи китмон, ки зи ашқ,
Ба гиландудаву дар махзани асрор бимонд.

На ки сад ҳори алам дар дили аҳрор ҳалид,
Ки дусад бори ситам бар тани аброр бимонд.

Толибонро равиши роҳи фано рафт зи даст,
Ҳар яке дар паси сад пардаи пиндор бимонд.

Чи тазалзул, ки зи фавти ту дар айём афтод
З-он тазалзул чи ҳалалҳо, ки дар ислом афтод.

* * *

З-ин азо дар ҳама олам на гадо монд, на шоҳ,
Ки кашиданد ба сути ту дусад нолаву оҳ.

Абрсон, гирякунон, наъразанон соя фиканд
Бар сари наъши ту хуршеди карам зилли Илоҳ.

Гар муюссар шудияш наъш кашидӣ бар дӯш
Чун мани сӯҳтадил, ҷониби мадған ҳама роҳ.

Шаҳриёрони ҷаҳон чок зада ҷома ба тан,
Пеши тобути ту пӯянда ба аҳволи табоҳ.

Сарбаландони замон дар таҳи наъшат шуда паст,
Ҳама гирёну қашон, бори ту бо пушти дутоҳ.

Шуда ҳар пояи маҳди ту ба дӯши як қутб,
Лек ҳар чор шуда нудбагару «во асафо!»

Оламеро ба сӯи олами дигар бурданд,
Натавон ҷуз ба ҷунин боркашони огоҳ.

Чазаъӣ акбари афтод, ки бо ин ҳама ҷашм
Ҷархӣ гардун натавонист, бад-он сӯй нигоҳ.

Гарчи шоми ту шуд аз нур чу маҳтоб сафед,
Ҳеч кас лек надидаст ҷунон рӯзи сиёҳ.

Ба намозат, ки ҳазорон зи башар пайвастанд,
Сад ҳазорон зи малоик ба ҳаво саф бастанд.

Ҳама бурданд ба афғону дили ҷок туро,
Ҷой карданд, чу ганҷе ба дили ҳок туро.

Хайли арбоби иродат ҳамаро ҳок ба дил,
Ҳар яке хост кашидан ба дили ҷок туро.

Сари покони ҷаҳон будӣ, аз он Эзиди пок
Пок оварду дигар бурд ҳамон пок туро.

Фарқаи баҳри висоле, ки ба ҷашми ҳиммат
Равза чун гулхану тӯбист чу хошок туро.

Рӯҳи покат чу ба болои нӯҳум ҷарх шитофт,
З-ин ки тан зери замин рафт қучо бок туро?

Ҳама покони ҷаҳонро ба тани пок расид,
Он чи бар пайкари пок омад аз афлок туро.

Чун ту ғанҷе, ки фалак дошт ниҳон кард ба хок,
На паи ҳифз, ки аз ғояти имсок туро.

Ақли кулл будӣ аз идроқи маони з-он рӯ,
Натавонад, ки тааққул кунад идрок туро.

Қисми ёрон зи ту гар зорию ғамнокӣ шуд,
Лек зоре набувад чун мани ғамнок туро.

Зада саф ҳайли малоик, ки барояд Маҳдум,
Мухлисонро макун аз дидани рӯят маҳрум.

* * *

Дӯстон, дар ҳама фан нодираи олам ку?
Афзалу аълами авлоди бани одам ку?

Дар биёбони таманно-ш ҳалоиқ мурданӣ,
Ба давои ҳама он Ҳизри Масиҳодам ку?

Дили асҳоб шуд аз теги фироқаш сад заҳм,
Он, ки будӣ ба ҳама ҳулқи хушаш марҳам ку?

Ҳуҷра ҳолию парешон шуда авроқу кутуб,
Соҳиби ҳуҷра кучо, нозими онҳо ҳам ку?

Дар саро нест ба ҷуз ҳудкушии ғамзадагон,
Он, ки таскин диҳад инрову ҳӯрад шон ғам ку?

Ҳома рӯ карда сияҳ, синаи ҳудро зада чоқ,
Ки ҳудованди ман он, бар уламо аълам ку?

Дар Хурсон натавон гуфт, ки кас хуррам нест,
Кас, ки дар рўи замин ёфт шавад, хуррам ку?

На ки дар хонақаҳи зўҳд фитод ин мотам,
Дар ҳароботи фано низ ба ҷуз мотам ку?

Гузарондан ба фано аҳд кунам боқии умр,
К-андар ин дайри қўҳан аҳди бақам ку?

Ишқбозон зи ғам оташ ба дил афрўхтаанд,
Чонгудозон ҳам аз ин оташи дил сўхтаанд.

* * *

Эй, ки дар пеш гирифти сафари дуру дароз,
Ки бад-ин навъ сафар ҳар ки бишуд, н-омад боз.

На ки аз нўти қалам боз бубастӣ раҳи сеҳр,
Балки аз банди забон бурдӣ аз оғоқ эъчоз!

Нафаси қудсият аз кас натавон ёфт дигар,
Ваҳиро баъди наби з-он ки нашуд кас мумтоз.

Шоҳро монд ба ҷон з-оташи ҳичрони ту сўз,
Бандаро дар дили садпора зи доғи ту гудоз.

На шаҳу банда ки то рўзи қиёмат дар даҳр
Ҳар ки бошад, бувад аз мотами ту навҳа тироз.


Гарчи рӯ дар тутуқи васл нуҳуфти, ки шавӣ,
То абад чилвакунон дар ҳарами иззату ноз.

Мадад аз рӯҳи пурандвори худат низ расон,
Ки ҳаробанд зи ҳаҷри ту басе аҳли ниёз.

Ҳар ки сад қарн бимонад ба ҷаҳон, ҳам ба фусун,
Бира бояд зи ҷаҳонаш фалаки шўъбадабоз.

Эй рафиқон, ҳамаро оқибати кор инаст,
Фикри анҷом касе беҳ, ки кунад аз оғоз.

Шоҳи маъниро гар сурате афтод чунин,
Бод то ҳашр шаҳи сурату маъни омин!



«ДЕВОНИЙ ФОНИ» ИЗОХЛАРИ

1. *Татаббұу* – луг. маңноси бирор нарсанинг кетидан тушиш, изидан боришни англатади; адабиётшунослиқда бирор шеърдан таъсирланиб, ундағы вазн, қофияни (радиф бўлса, уни ҳам) сақлаган ҳолда асар ёзиш, баъзан бундай шеърларни ўҳшатма, жавобия, назира ҳам дейдилар. Навоий қитъаларидан бирида камтарлик билан айтади:

Татаббұу кардани Фони дар ашъор,
На аз даъвою не аз худнамоист.
Чу арбоби сухан соҳибдионанд,
Муродаш аз дари дилҳо гадоист.

Яъни Фонийнинг (форс шоирлари) шеърларига татаббұу ёзишдан мақсади бирор-бир даъво ёки ўзини кўрсатиш учун эмас. Бу сўз арабблари маърифат аҳлидирлар, (Фонийнинг) муроди кўнгиллар эшигидан гадоликдир.

2. *Шайх Саъдий* – (1203, Шероз – 1292, шу шаҳар) Муслиҳиддин Абу Мұхаммад Абдуллоҳ ибни Мушрифиддин Саъдий Шерозий улуг форс шоири. Унинг «Гулистон», «Бўстон» асрлари ва 4 девони таркибидағи газаллари фоят машҳур бўлган. Унинг араб тилида қасидалари бор. Саъдий асрларининг кейинги адабиётга таъсири фоят кенг бўлган. «Девони Фоний»да Саъдийнинг 22 фазалига татаббұу ва унинг газаллари таврида Навоийнинг 2 фазали бор.

3. *Хожа Ҳофиз Шерозий* – Шамсуддин Мұхаммад (1321, Шероз – 1389, шу шаҳар) буюк форс шоири. Ундан бир девон қолган. Ҳофиз шеърларида ишқи мажозий ва ишқи ҳақиқийнинг ранг-баранг таътиф ва тавсифлари мавжуд. Хусусан, шоир мажоз ўйли билан ҳақиқат асроридан баҳс юритган. Мавзунинг турли-туманлиги, улардаги бадииятнинг фоят юксаклигидан Ҳофиз шеърлари ўз замонасидаёқ шуҳрат қозонади, кейинги давр шеъриятига ҳам баракали таъсир кўрсатади. XVII асрдан бошлаб Farb адабиётига ҳам таъсир ўтказади. Гётенинг Ҳофиздан илҳомланиб «Farb ва Шарқ девони»ни яратгани унинг Farb тафаккур оламига таъсир қилганига бир далиллариди.

Навоий Ҳофиз газалларига маҳоратни юксак баҳолаган. «Девони Фоний»да Ҳофиз газалларига 211 татаббұу мавжуд. Айтиш керакки, Навоий Ҳофиз газалларидан тасаввифий мазмундагиларни олган.

4. *Хусрав Деклавий* – (1253, Патёлий – 1325, Декли) Яминуддин Абулҳасан Амир – Хусрав Деклавий номи билан машҳур шоир, адеб, мутафаккир, бастакор. Отаси Сайфуддин Маҳмуд туркий лочин қабиласидан бўлиб, мўғуллар истилоси арафасида оиласини Шаҳрисабздан Ҳиндистонга кўчириб кетган эди. Хусрав илк шеърларида «Султоний» тахаллусини кўллаган. У узоқ муддат Бангола ва Декли султонлари хизматида бўлган. Турли номлар билан девон тартиб берган.

Хусрав Низомий Ганжавийнинг 5 достонидан таркиб топган «панж ганж»ига жавобан 5 достондан иборат «Хамса» яратган. Алишер Навоий Хусрав Деклавийни «Хамса»даги ҳар достони аввалида ўзининг мўътабар салафи сифатида таътифлайди, унинг бадиий маҳорати юксак баҳоланади. Ишқ ва муҳаббат машрабидин тўла хабардор ориф, шеъриятда мажозий муҳаббат ва ҳақиқий ишқ таътифида ёниб-ёниб қалам тебратган шоир газалларига Навоий «Девони Фоний»да 32 татаббұу қилган.

5. *Мухтара* – арабча сўз бўлиб, кашф этилган, асосланган маңносини англатади. Ихтироъ ҳам шу маңносини билдиради.

6. Амир Шайхим Сүҳайлий – (1444–1502) Низомуддин Аҳмад. Амир Шайхим номи билан машҳур шоир. Навоийнинг дўсти ва мусоҳибларидан. Давлатшоҳ Самарқандий «Тазкират ут-шуаро»да Сүҳайлий таҳаллусини унга устоди Шайх Озарий тавсия қилган ва туркий девони ҳам бор, деб хабар қиласи.

«Девони Фоний»да Сүҳайлпийнинг 3 газалига Навоий татаббуъ боғлаган.

7. Абдураҳмон Жомий – (1412, Жом – 1492, Ҳирот) Нуруддин Абдураҳмон Жомий «Ҳазрати Махдум» номи билан машҳур бўлган шоир, аллома.

Навоийнинг устози ва пири. Жомий «Ҳафт авранг» (Етти таҳт) номли асарини (7 достондан иборат) Низомий ва Ҳусрав Деҳлавий достонларига жавоб тарзида ёзган. Жомийнинг учта мустақил девонлари бор. Жомийнинг «Нафаҳот ул-унс» тазкирасини Навоий туркийга таржима қилган ва унинг вафотидан сўнг у ҳақда «Ҳамсат ул-мутаҳаййирин»ни ёзган. «Девони Фоний»да Жомийнинг 31 газалига татаббуъ ва 8 шеъри тавридаги ғазаллар мавжуд.

8. Салмон Соважий – (1310, Сова – 1376, шу шаҳар) Жамолуддин Ҳожа Салмон ибни Ҳожа Алоуддин Муҳаммад. Салмон Соважий номи билан машҳур форс шоири. Салмондан «Куллиёт», «Жамшид ва Ҳуршид», «Фироқнома» достонлари етиб келган. Навоий «Девони Фоний»да Салмон Соважийнинг 2 газалига татаббуъ ғазал битган.

9. Шоҳий Сабзаорий – (1385, Сабзавор – 1453, Астробод) Амир Оқ Малик ибни Малик Жамолуддин Ферузкуҳий, таҳаллуси Мир Шоҳий. Тазкираларда Шоҳийнинг шеъриятида Ҳусравнинг ёниши, Ҳасан Деҳлавийнинг латофати, Камол Ҳўжандийнинг на зокати, Ҳофизнинг ёрқин ва теранлиги жамъ бўлгандир, деб таърифланади. Навоий «Мажолис ун-нафоис» асарида ёзишича, Шоҳий қандайдир юмуш билан Журжонга борганида Астрободда қазо қиласи. Унинг наъши Сабзаворга келтирилиб, иззат-хурмат билан дағн этилади. Шу асарда Навоий Шоҳийни кўрмаганини, лекин ораларида ёзишмалар бўлиб турганини эътироф қиласи. «Девони Фоний»да Навоий Шоҳий ғазалига ҳам татаббуъ ёзган.

10. Камол Ҳўжандий – (1318, Ҳўжанд – 1401, Табрез) Камолуддин Масъуд, Шайх Камол, Камол Ҳўжандий номлари билан машҳур шоир. Камол ниҳоятда билимдон шахс бўлган: адабиёт, араб тили, фикҳ, ҳадис, қалом, ҳикмат, тафсир ва тасаввуфни пухта билган.

Камолнинг 7989 байтдан таркиб топган «Девон»и етиб келган.

«Девони Фоний»да Камолнинг 4 та ғазалига татаббуъ битилган.

11. Соҳиб Балхий – Давлатшоҳ Самарқандий бу шоир таҳаллуси «Шарифий» бўлган, дейди. Навоий «Мажолис ун-нафоис»да: «Шеър фанида маҳоратли киши эрди. Адвор – мусиқий илмида комил эрди», – дейди. Соҳиб ўз ғазалларига ўзи кўй басталар экан, Жўти Мирзо (Шоҳруҳ Мирзо ўғли) мажлисларида унинг «Чоргоҳ» амалидан бошқа бир асар айтилмас экан.

«Девони Фоний»да Соҳиб Балхийга 1 та татаббуъ ғазал бор.

12. Котибий – (ваф. 1435, Астробод) Шамсуддин Муҳаммад ибн Абдуллоҳ – машҳур шоир, хаттот ва мунши. Яхши хаттот бўлғанлигидан Котибий таҳаллусини олган. Котибийнинг Нишопурда таҳсил олгани, Ҳирот, Самарқанд, Мозандарон, Гilon, Ҳижоз, Табрез ва Исфаҳонларда бўлғани ҳақида маълумотлар бор. Навоий «Мажолис»ида шоирнинг «Тажнисот», «Зул-баҳрайн», «Зул-қофиятайн», «Ҳусн ва ишқ», «Нозир ва манзур», «Баҳром ва Гуландом» номли асарлари борлигини, умри охирида эса «Ҳамса» ёзишга киришгани, лекин у туталланмай қолганини хабар қиласи.

«Девони Фоний»да Котибий ғазалига татаббуъи бор.

Алишер Навоий «баъзе аз зурафои замон», «баъзе аз акобир», «татаббуъи баъзе ёрон» каби сарлавҳалар остида яна бир неча машҳур шоирларга татаббуъ қилган. Улардан

бири Навоийнинг болалиқдан дўсти, Султон Ҳусайн Бойқаро (1438 – 1506) бўлса, яна бири Шоир Сайфийдир.

Сайфий (ваф. 1503, Бухоро) – шоир, адабиётшунос. Бухоро ва Ҳиротда таҳсил олган. 1487 й. Бухорога қайтган. Сайфийнинг 2 девони, аруз ҳақида ва мусиқа бобида рисолалари бор.

«Аруз рисоласи»да шеър ва шоирлик, аруз қонун-қоидалари баҳр ҳамда доиралари анчайин содда ва равон тил ҳамда услубда ёзилган. «Девон»идаги шеърлар анъанавий газалчилик йўлида яратилган. Шоир касб-хунар эгаларини мадҳ этиб, кўп шеърлар ёзган. Кейинчалик бу хил асарлар «Шаҳрошўб» деб аталган. «Девони Фоний»да Сайфийнинг бир фазалига Навоийнинг татаббут газали бор.

13. *Марсия*. Махдум Ҳазрат вафотига марсия. Алишер Навоий устози ва пири Абдураҳмон Жомий (1414 – 1492) вафотига бир йил тўлганда, унинг қабри бошида катта мақбара қурдириб, улкан маросим ўтказади. Шу маросимда устози Жомий вафотига багишлаб ёзган марсиясини ўз даврининг машҳур олими ва нотиқи Мавлоно Ҳусайн Воиз Кошифий ўқиб беради.

Ҳар бири ўн байтдан иборат 7 бандли (140 мисра) бу таркиббанд марсия «Хамсат ул-мутаҳаййирин» асарининг хотимасида келтирилган ва маълум маънода унга якун ясаган.

14. *Таърихлар* – Шарқ шеъриятида содир бўлган воқеалар санасини шеърда ҳарфлар воситасида ифодалашга таърих дейилади. Бундай шеърларда асосан бирор шахснинг вафот санаси кўрсатилади. Шеър мисралари таркибида маҳсус сўз ва жумлалар қўлланадики, улардаги ҳарфларнинг абжад рақами қўшиб ҳисоблаганда маълум бир тарихий сана – йил келиб чиқади.

Алишер Навоий таърихларида ҳам у ёки бу воқеалар содир бўлган йилга ишора қилинади, асосан, Ҳожа Аҳрори Валий, Абдураҳмон Жомий, Паҳлавон Муҳаммад каби улуғ зотларнинг фазилатлари мақталиб, вафот этган саналари кўрсатилади. Масалан, Жомий вафоти ҳақидаги I-рақамли тарихда у киши сифатланиб, «کاشف سراله Кошифи сирри илоҳ» (Аллоҳ сирларини кашф этувчи) жумласи тарих санаси сифатида келтирилди. Бу жумланинг араб ёзувидаги ҳарфлар йигиндиси абжад ҳисобида Жомий вафот этган 989/1492 йилга тўғри келади.

15. *Муаммолар*. Муаммо – арабча: яширган, беркитилган, демакдир. Муаммо Шарқ шеъриятида кичик лирик жанр турларидан бири. Мисраъ, бир-икки байтда (баъзан жумла, ибора ёхуд бир сўз ҳам бўлиши мумкин) исм ёки бирор сўз яширган бўлади. Муаммода эса унга мураккаб имо-ишоралар бўлади. Муаммони маҳсус қоидаларга асосан (унга рамз, имо, киноя, ўҳшатиш, сўз ўйини, араб алифбосидаги ҳарфлар нуқталарини алмаштириш, сўзларнинг бошқа тиллардаги синонимларини топиш, тескари айлантириш ёки «абжад» ҳисоби: (ҳарфларнинг рақам маънолари) ва ҳ. к. йўллар билан топиб олиш, ечиш керак бўлади. Муаммони тузиш ва уни ечиш қоидаларига бағишлиланган маҳсус рисолалар ҳам яратилган. Айниқса, XV асрда муаммо кенг тарқалган эди. Жомий ва Навоий ҳам муаммо ҳақида рисола ёзганлар.

16. *Лугз* (*луғаз*) – Шеърий топишмоқ, нарса тушунчанинг номини айтмаган ҳолда, ўҳшашлик ёки алоқадорлик белгиларини тавсифлашга асосланган жанр. Мумтоз адабиётда шеърий санъатлардан бири сифатида ҳам кўрсатилади. Лугазда шоир нарса тушунчага ишора қиласи, тингловчи (ўқувчи) эса зикр этилган белгиларга таяниб яширилган номни топиши лозим бўлади ва ўқувчига теран фикрлаш, кузатувчанлик, ҳозиржавоблик каби кўнникмаларни шакллантиради. Бу жанр форс-тожик адабиётида X – XII асрлардан, ўзбек адабиётида эса XV асрдан бошлаб кенг оммалашган. Ҳусусан, Алишер Навоийнинг форс-тожик тилларидаги лугазлари ҳам бу жанрнинг ёрқин намуналариридир.

17. *Қасидалар*. «Сигтai зарурия» қасидаси. Алишер Навоий ўзининг она тилидаги «Ҳилолия» қасидаси билан бир қаторда форсий тилда «Сигтai зарурия» ва «Фусули ар-

баъа» номлари билан маълум бўлган иккита қасидалар мажмуасини яратди. «Ситтай зарурия» олти қасидадан иборат бўлиб, Навоий уларнинг мавзу кўлами ҳақида: «Бу олти қасида ҳамд ва наът ва сано ва мавъизотдур ва аҳли тасаввуф ва ҳақиқат тили била маърифат», – деб ёзган эди. Шоир қасидаларга битган дебочасида эътироф этишича, ҳазрат Абдураҳмон Жомий унга форс тилида ҳам ижод қилишни ва бу тилда ёзган қасидаларини жамлашни тавсия қиласди. Лекин бу иш баъзи сабабларга кўра ҳазрат Жомийнинг вафотларидан сўнг 902 ҳижрий қамарий (1496 милодий) йил Султон Ҳусайн Бойқаро амри билан амалга ошади.

Навоий дебочада ҳар бир қасиданинг қайси шоирга татаббуъ қилгани, мавзу йўналиши ва ёзилиш тарихи ҳақида маълумот беради. Алишер Навоий форс адабиётининг за-бардаст сўз усталари қасидаларига юксак маҳорат билан татаббуъ битган. Шоир умри-нинг сўнгти йилларида ёзилган бу қасидаларда унинг бор диний ва тасаввуфий билими, фалсафий ва ахлоқий қарашлари ҳамда ҳаётий тажрибалари ўз ифодасини топган. Бу қасидаларда, аввало, Яратувчини таниш ва уни севишга, пайғамбаримиз Муҳаммад алай-ҳиссаломга эргашишга, ахлоқан пок бўлишга даъват этилади. Аллоҳ инсонни мукаррам хилқат қилиб яратганлиги, Холиқи кибриё иродаси билан ҳар бир ашёда ҳикмат, санъат ва мутаносиблик борлиги, дунёнинг фонийлигию охиратнинг боқийлиги, иймон ва диё-нат билан боғлиқ теран тушунчалар ўрин олган.

Навоий ҳар бир қасидасида аввало инсонни ҳушёрликка чақиради. Одамнинг асл душманлари – нафси аммора, Шайтони лаъин ва ёлғон дунё муҳаббатидан уни огоҳлантиради. Ибодатларни сидқ ила бажариш, гуноҳлардан сақланиш ва ахлоқни гўззаллаштириш билан Ҳақ таолога қурбат ҳосил қилишни, бир пири комил раҳнамолигида сайру сулук йўллари-ни ихлос ва сабот билан босиб ўтиб, диёнатли ва маҳбуб инсон бўлишни уқтиради.

Ҳазрат Навоий бутун коинотни ҳаракатга келтириб турган Илоҳий низом, яратиқ-ларни узвий боғловчи қонуниятлар ва тартиботларни синчковлик билан кузатади ҳамда уларни бадиий санъатлар ва тимсоллар воситасида балогат ва фасоҳат билан ифодалаб, китобхонни фикру мушоҳада юритишига ундаиди.

«Ситтай зарурия»нинг олти қасидасидан бири Аллоҳнинг яратувчилик қудрати вас-фида («Рух ул-қудс»), иккинчиси ҳазрат Муҳаммад пайғамбаримизнинг наъти, улуғвор сиймосининг таърифига бағишлилангандир. Қолган тўрт қасида («Туҳфат ул-афкор», «Кут ул-қулуб», «Минҳож ун-нажот», «Насим ул-хулд») Шарқда шуҳрат тутган қасиданавис-ларнинг асарларига татаббуъ тарзида яратилган. Шоир уларда ижодий баҳрамандлик йўли билан бир қаторда шеъларидаги ўз даври ҳаётининг муаммоларига, маънавий ҳаётнинг инсон истиқболини кўзлаган масалаларига дикқат киласди.

Навоий «Туҳфат ул-афкор» ҳақида сўз очиб ёзган эди: «Ва кўп маъниангиз иборат ва таъмияомез ишорат изофа қилибменким, бу фан аҳлиниң моҳирлари мусаллам тутуб-турлар». «Насим ул-хулд» ҳақида эса шоир «Бу қасидага даги кўп умр нақди харж бўлуб-дур» деб таъкидлаган эди. Навоийнинг қасидаларига замондош олиму аллаомалар юқори баҳо беришган.

18. Дебоча. Навоий «Ситтай зарурия»нинг дебочасида ҳамду наътдан кейин, Султон Ҳусайн Бойқаро ва Жомийлар билан бўлган илиқ муносабатларига тўхталади. Сўнгра шундай фикрлар билдиради: «... ва (Аллоҳнинг) ёрдаму тавфиқи ва саодатли кўмагидан кейин 902 ҳижрий йил бир неча қасидаларнинг қораламасини ёздим. Бундай назмларнинг юзага келиши мазкур услуг (қасидагўйлик)ка лойиқ ва сатрларининг ёзилиши бу услуг тамойилларига муносиб эди. Сон жиҳатидан улар олти тарафга мувофиқ келди.

Биринчи қасидада айтилган сўзлар ҳазрати Бори таоло ҳамдига тааллуқли бўлгани учун «Рух ул-қудс» (Муқаддас рух) деб номланди. Иккинчисида пайғамбар наъти зило-лидан қатралар ва Мустафо мадҳи сарчашмасидан файзлар томчилар эди (номи) «Айн

ул-ҳаёт» (Ҳаёт булоги) деб белгиланди. Ва учинчиси, Амир Хусрав Дәхлавийнинг «Баҳр ул-аброр»и равишида ва инсоният қутби ҳазрати Махдумий (Жомий)нинг «Тұхфаи нисор» услубини ўзида қамраб олган эди, фикр тилидан «Тұхфат ул-афкор» (Фикрлар тұхфаси) деб от қўйилди. Ва тўртинчисининг фойдали ўйтлари ва кўнгилга ўтирувчи насиҳатлари ахли дил (солик)ларга фатху зафар сармояси ва риёзат аҳлига руҳий озуқа ўрнида эди, «Кут ул-қулуб» (Қалблар озуқаси) деб атади.

Ва бешинчиси, ҳазрат шаҳриёрни мадҳ этиш шарафига бағишлиланган бўлиб, неъматига шукр этиш – абадий саодатни лозим қиласи ва давлатини дуо қилиш – абадий нажотга сабаб бўлади. Шунинг учун у қасида «Тұхфат ун-нажот» (Нажот тұхфаси) номи билан зийнатланди.

Ва олтинчиси, фазлу ато богининг шабадаси ёрдами ила «Миръот ус-сафо» қасидасига татаббулик шарафига эга бўлган эди, «Насим ул-хулд» (Жаннат шабадаси) деб унга хитоб этилди ва қасидаларнинг мажмуаси «Ситтай зарурия» номи билан машҳур бўлди».

«Ситтай зарурия»нинг тўртинчи (робеъ) қасидаси Ҳаким Анварийга татаббуль тарзидан ёзилган.

Анварий Абиварднинг Ховарон ниҳияси – (ваф. 1187, Балх) машҳур форс шоири. Маълум муддат Марв ва Нишопурда истиқомат қилган, ниҳоят 1154 й.да Балхга келган. Анварийнинг ҳажвиялари foят ўткир бўлиб, замона адолатсизликлари, зулмкорликлари ва ҳукмрон табақаларнинг ахлоқий тубанликлари қарши қаратилган эди. Уни қасиданависликнинг пайғамбари деб таърифлаганлар. Шоирнинг қаламига 250 та қасида, 337 та фазал, 472 та рубоий, 557 та қитъя мансуб бўлиб, шеъриятининг умумий ҳажми 15000 байтни ташкил этади. Анварий девонидаги шеърларга Алавий Шодиободий (XVI аср) ва Абдулҳасан Фароҳоний (XVII аср)лар томонидан шарҳлар битилган.

Шоирнинг бешинчи «Минҳож ун-нажот» ва олтинчи «Насим ул-хулд» қасидалари Анварий ва Хоқонийларга татаббуль тарзида ёзилган.

Афзалиддин Хоқоний Ширвоний (1120 – 1199) буюк озарбайжон шоири. Асарларини форсий тилда яратган ва ўз мероси билан озарбайжон адабиётигагина эмас, форс тилидаги адабиёт тараққиётига ҳам катта ҳисса кўшган. Хоқонийдан катта ижодий мерос қолган бўлиб, улар газал, маснавий ва рубоийлардан иборат. Шоирнинг «Қасидаи шиния» асарида замонаси ва замондошлари ҳәётидаги иллатлар қаттиқ танқид остига олинади. Алишер Навоий бу устоз-шоир қасидаларига зўр эътиқод билан қараган ва улардан айримларига жавобия асарларини яратган. Шулардан «Минҳож ун-нажот» ва «Насим ул-хулд» қасидалари шоирнинг «Ситтай зарурия» тўплами таркибига киритилган.

19. Фусули арбаъа. «Фусули арбаъа» – Алишер Навоийнинг ҳарорат ва совуқлик, рутубат ва қақроқликнинг хоссаларига бағишлиланган, турли вазнларда ёзилган тўрт форсий қасидадан иборат асари. «Фусули арбаъа» («Тўрт фасл») деган умумий номдан келиб чиқиб, унинг қисмларига шартли равища «Саратон», «Ҳазон», «Баҳор» ва «Дай» деган сарлавҳалар қўйилган. Аммо бу тўрттала қасида биргаликда, туталлик касб этган.

20. Муфрадот. «Муфрадот» Алишер Навоийнинг муаммо жанри назарияси ҳақидаги асари бўлиб, у 890 ҳижрий – 1485 милодий йилда ёзилган. Рисоланинг ёзилиш тарихи ҳақида Навоийнинг «Хамсат ул-мутаҳаййирин» ва Хондамирнинг «Макорим ул-аҳлоқ» асарида маълумотлар бор. Абдураҳмон Жомий ва Хондамир бу асарга юқори баҳо бергандар. Бу рисола ўз даврида ва ундан кейин ҳам шуҳрат қозонди. Навоий томонидан юборилган бу рисолани таърифлаб Жомий шундай деб ёзади:

Расули дўст бадастам яке рисола супурд,
Рисола, ки зи дил ранчи дерсола бибурд.

(Дүстимнинг элчиси менга бир рисола топширди, бу рисола кўнгилдаги кўп йиллик қайғуларни олиб кетди) ва давом этиб:

Ба ҳар сатре зи насраш чун бари пай,
Шави ориф баасли кулли аз вай.
Чу назмашро балавхи дил нигори,
Зи ҳар байтэ аз он номе барори.

Яъни:

Агар насиридан бир йўлини аниқласанг,
Унинг асл ҳақиқатидан хабардор бўласан.
Назмини дил лавҳасига чизсанг,
Ундаги ҳар бир байтдан бир ном чиқарасан, —

деб баҳо беради ва бу рисолани ўғли Зиёвуддин Юсуфга дарслик сифатида тавсия қиласди ҳамда кўлётмага ўз баҳосини тақриз сифатида ёзиб қўяди.

Маълумки, Навоийнинг муаммо ҳақидаги бу рисоласидан ташқари «Девони Фоний»га кирган форс-тожик тилидаги 500 дан ортиқ муаммосидан 373 таси ва «Наводир ушшабоб» девонидан ўрин олган 52 та ўзбек тилидаги муаммолари бизгача етиб келган. Улуғ шоирнинг икки тилда яратган шеърий ва насирий асарлари таркибида ҳам юзлаб муаммо ва муаммо унсурлари мавжуд. Уларни англаш, ечиш, шарҳлашда «Муфрадот» рисоласи дастур ва очқич вазифасини бажаради.

Шоир «Муфрадот» рисоласини камтарлик қилиб шундай бошлайди:

Агарчи ҳаст дебо тез бозор,
Вале карбос ҳам дорад харидор.
Дураг башад сазои гўши шоҳи,
Барад нақоши шоҳи гўши моҳи.

Мазмуни:

Қимматбаҳо ипак кийимнинг бозори чақон бўлса-да,
Бўзниң ҳам харидори бордир.
Агарчи дур шоҳларнинг қулоқларига муносиб бўлса ҳам,
Шоҳнинг нақоши балиқнинг қулогини олиб кетади, —

деб ёзади. Қадимда балиқ пиширилаётганда кераксиз деб олиб ташланадиган унинг боши подшоҳ саройидаги нақошларнинг қимматбаҳо ҳом ашёси бўлар экан, нақошлар балиқ бошидаги тангачаларни безаклар учун, унинг боши ичидаги айрим суюқликларни қимматбаҳо бўёқлар тайёрлашда ишлатишар эканлар. Навоий ҳам шунга ишора қилиб, муаммо ҳақидаги бошқа рисолаларни қимматбаҳо дурга, ўзининг рисоласини эса, балиқ бошига ўхшатиб, унинг ҳам ўқувчилари топилишига умид қиласди.

Алишер Навоий «Муфрадот»да муаммо ечишнинг 3 қисми, 15 амали ва 43 та услугуб қоидаларини баён қиласди ҳамда бу қоидаларга 121 та муаммо мисол келтиради. Ушбу изоҳда бу муаммолардан 108 тасининг ечими ва изоҳи берилди. 13 та муаммо ечишмагани сабабли улар изоҳланмади. Рисоладаги мисол-муаммолар асл матн воситасида ечилади. Шу боис, муаммо матни билан унинг ҳаллини қиёслаш қулагай бўлиши учун асл матн ва унинг ечими бир хил рақамлар билан ифодаланди.

1. Муаммо ҳалли: «Нахусташ» (биринчисидан) ишорасига асосан **أه** – «Оҳ», «дард» ва **مهنات** – «мехнат» сўзларининг биринчи ҳарфлари сараланса, **آدم** – Одам исми ҳосил бўлади.

2. Муаммо ҳалли: Ойнинг юзи **ماه** – «Моҳ»дан м ҳарфи, **لعل** – «лаъл»нинг лаби ҳарфи ва кўча **کوي** «Кўй»нинг боши ڭ – ҳарфлари кўшилса, **ملک** – Малик исми ҳосил бўлади.

3. Муаммо ҳалли: «Сарв» **سر** нинг таги ҳарфи гулнинг таги **ل** ҳарфи ва «Шамшод»нинг таги ڈ ҳарфлари таркиб топса, **ولد** – Валад исми ҳосил бўлади.

4. Муаммо ҳалли: **می او** – «ў» – унинг этаги ۋ – ҳарфи, **کل** – гулнинг таги ڦ ҳарфи, **می** – майнинг қўйқуми (таги) **ی څارفلاري** بىرىخسا، **ولی املى** – Вали исми ҳосил бўлади.

5. Муаммо ҳалли: Ишқ ўти, яъни **اشش** – «оташ»нинг шуъласи ڦ ҳарфи, «сари монинг боши **م** ҳарфи, **کل** – гулнинг таги **ل** ҳарфи ва **می** «майнинг лойқаси (таги)» **ی څارفلари** بىرىخса، **املى** – Омилий исми ҳосил бўлади.

6. Муаммо ҳалли: **هوش** – хушнинг дили (ўрта ҳарфи) ۋ ҳарфи, илмнинг дили **ل** ҳарфи ва **دین** – диннинг дили **ی څارفلари** بىرىخса، **ولی** – Вали исми ҳосил бўлади.

7. Муаммо ҳалли: «Майхона» – «Майкада» **میکده** – **پستانم** Ҳурккан сўзининг ҳарфи «Рамида – رمیده» – «Хурккан» сўзининг дили **ی څارفلي** ҳарфи ва – «бутонам» **بستانم** гўзалларим сўзининг бели (ўрта ҳарфи) **کیا** Киё исми ҳосил бўлади.

8. Муаммо ҳалли: **شام** – «шом» – кечанинг аввалги **ش** ҳарфи, «чаман»нинг ўртаси **چام** ҳарфи ва **نارгис** наргис»нинг таги **نرکس** ҳарфлари кўшилса, **شمس** – Шамс исми ҳосил бўлади.

9. Муаммо ҳалли: **عیش** – «айш»нинг томони **ع** ҳарфи, **بغ** – «бог»нинг бурчаги **ب** – ҳарфи, – «жўй» **جوی** ариқнинг лаби **ی څارفلي** ҳарфи ва **رود** – «руд» – анҳорнинг томони ڈ ҳарфлари таркиб топса, **عبد** – Убайд исми ҳосил бўлади.

10. Муаммо ҳалли: **خرم** – «хум»нинг аввали **خ** ҳарфи, **ديرام** – «дирам» – танганинг иккинчи ва учинчи ҳарфлари, кўшилса, **خرم** – Хуррам исми ҳосил бўлади.

11. Муаммо ҳалли: **روی** – «рўй» – юзнинг тарафи ҳарфи ва **گلشن** – «гулшан»нинг атрофи (чекка ҳарфлари **ک** ۋا **ن** ҳарфлари йигилса, **رکن** – Рукн исми ҳосил бўлади.

12. Муаммо ҳалли: **زاهدان** – «зоҳидон» – зоҳидлар сўзининг тўни, яъни аввалги **ز** ва охирга ҳарфлари **ن** ۋا **کاب** – «кабоб»нинг томони ڭ ҳарфи ва **می** – майнинг томони **ی څارفلари** بىرىخса, **زنگى** – Занги исми ҳосил бўлади.

13. Муаммо ҳалли: **مسلمین** – мусулмонлар сўзининг диллари, яъни ўртадаги ҳамма ҳарфлари **سلیمان** – Салами исмидан иборатdir.

14. Муаммо ҳалли: **اشک** – «ашк» – кўз ёшининг озгинаси **ا** ҳарфини олиб **عمان** – денгизнинг кўпи **مان** га кўшилса – Аман исми ҳосил бўлади.

15. Муаммо ҳалли: **مزود** – «суруд» – кўшиқ томони **ش** ҳарфи «гўшам» ишорасига асосан **ش** «шам» деб айтсан таркиб топса, **شمس** – Шамс исми ҳосил бўлади.

16. Муаммо ҳалли: **چشم** – «чашм» – кўзнинг охирги ҳарфи **م** бўлиб «бо зий» яъни **ز** – зи билан кўшилса, **مزى** – ҳосил бўлади. Энди «Рўйи дил»дан **دل** «дил»нинг юзи ڈ ҳарфи кўшилса, **مزید** – Мазид исми ҳосил бўлади.

17. Муаммо ҳалли: «Рұхсори ту» – сенинг юзингдан **تو** – «ту»нинг юзи **ت** ҳарфи «пайваста бо қи»дан **قى** билан уланса, **تفى** – Тақи исми ҳосил бўлади.

18. Муаммо ҳалли: **قهر** – «Қаҳр»нинг юзи **ق** ҳарфи, **بار** – «йор»нинг оёғи **ر** ҳарфи ва **اشك** – «Ашк» – кўз ёшининг этаги **ا** ҳарфлари йигилса, **قرار** – Қаро исми ҳосил бўлади.

19. Муаммо ҳалли: **فريض** – «Файз»нинг фояти – охири **ض** ҳарфи, **خوشى** – «Хуши» – Хурсандчиликнинг фояти **ی څارفلاري** ҳарфи «болойи ўдан او» нинг юқори **ا** ҳарфлари йигилса, **ضياء** – Зиё исми ҳосил бўлади.

20. Муаммо ҳалли: **باع** – «бог»нинг бурчаги ҳарфи, **خرم** – «хуррам» – шодлик-нинг дили **نکار** ҳарфи ва **نیگور** – «нигор» – гўзалинг руҳсори юзи **ن** ҳарфлари қўшилса, **برهان** – «ниҳоя ёби» **ها** – «ҳо»ни топиб, унинг ичига яширсак, **بیرن** – Бурҳон исми ҳосил бўлади.

21. Муаммо ҳалли: Агар **қин** – «кин» – душманлик сўзининг олдига «гар» сўзи келса, **каркин** – Каркин исми ҳосил бўлади («гар бапеш ояд» ёки «гар» олдинга келса ибораси бунга ишорадир).

22. Муаммо ҳалли: **شق** – «ишқ»нинг охири – **جنون** – «жунун»нинг охири – **قىسىم** – «надам» пушаймонликдаги ҳарфи – **ن** – қарфидир. Бундан – **نەدمى** – Кадам исми хосил бўлади.

23. Муаммо ҳалы: شوخى - «Шүхі» - шүхлик сүзининг юзидағи ҳарфи طرف ش - «тараф» сүзидаги ڭ ҳарфига табдил қиласа, شف - Шараф исми ҳосил бўлади.

24. Муаммо ҳалли: بە - «баҳо»ни келтириб, آزاد - «озод»га қүшсак бўла-ди. Энди ундан икки алиф озод бўлса, بەز اد - Беҳзод исми ҳосил бўлади.

25. Мұыммо жалли: «бაқо жәмә» иборасидаги «бек» жаһшироқ сүзи парвоз қылса, — Жомий исми ҳосил бўлади.

26. Муаммо ҳалли: «Дил» – دل – сүзи ёр күчасида ором ни олса, – دلارام – Дилором исми ҳосил бўлади.

27. Муаммо ҳалли: سلام – «Салом» ва کلام – «калом» сүзларидаги үз – «ло»лар күшилса, үз – Лоло исми ҳосил бўлади.

28. Муаммо ҳалли: «Раҳмати Ҳақ дод моро номи Ў» мисрадаги «Раҳмат» ва «мо» – биз сўзлари орасида – Ҳақдод, яъни Ҳудайберди номи мавжуддир («Раҳмат» ва «Мо» – «биз орасидан ном қидир» унга ишорадир).

29. Муаммо ҳалли: Муаммо байтингин мисрасидаги «Рустам», яъни «Яшири наман» сўзи – Рустам номи ҳамдир.

30. Муаммо ҳали: **واسفی** – «восифи» сўзидағи – «вай» у сўзини ёки биринчи ва охирги ҳарфларини олиб ташласак, **اوساف** – Осаф исми қолади (Иккинчи мисрада ишора бор).

31. Муаммо ҳалли: مسلمانی — «Мусулмони» — мусулмончилик сүзининг биринчи ва охирги ҳарфлари می — «Май» бўлиб, бу майга гарк бўлган ном امان — Салмондир.

32. Муаммо ҳалли: Крм – «Қарам» сўзининг юзи қ ҳарфи бўлиб, унинг номи қаф «коф»дир. Унга – «йор»нинг юзи ى ҳарфи қўшилса, қафи – Кофи исми келиб чиқади.

33. Муаммо ҳалли: دل – «дил» сўзининг тамомловчи ҳарфи ل дир. Унинг номи – Лом агар نبل لام – сунбулнинг чеккаси س ҳарфига кўшилса, سلام – Салом исми ҳосил бўлади.

35. Муаммо ҳалларни – шоҳ – شاه – «адолат»дан дилларни, яъни ўрта ҳарфларни олса, бўлади. Унинг шакли д бўлиб «шоҳ»га қўшилса, Шоҳид исми ҳосил бўлади.

36. Муммик ҳалли – «шамим» – хушбўй сўзидағи уч ҳарф میم «мим»дан унинг шакли عینидан. عین – «анбар» сўзининг тарафи ع نинг – «айн»и олиниб, мазкур ә га қўшилса, معن – Муъин исми хосил бўлади.

37. Муаммо ҳалли: «Талмех қойдасиг асосан — **شمس**» — Шамс» — қүшдай ҳарфи, «Камар» — ойдан ҳарфи ва **مشترى** — «Муштари»дан ҳарфлари олиб таркиб топса. **قمر** — Сари исми хосил бўлади.

38. Муаммо ҳалли: **کفر** – «Куфр» сўзининг олди **ك** ҳарфи, **اسلام** – «Ислом» сўзининг олди **ل** ҳарфи бўлиб, улар бирикса, **ک** ҳосил бўлади. «Кун» сўзининг арабчаси – **يوم** – «йавм»даги **م** ҳарфи ва «тун» сўзининг арабчаси **ل** – «лайл»дан **ل** ҳарфи олинниб, мазкур **ک** га кўшилса, **کامل** – Комил исми ҳосил бўлади.

39. Муаммо ҳалли: Талмеҳ қоидасига асосан муаммо исми **شرف** – Шарафнинг белгиси ғ ҳарфи бўлганлиги учун ундан **مرخ** – Шараф исми талаб қилинади.

40. Муаммо ҳалли: Талмеҳ қоидасига асосан **مرخ** – Миррихдан **خ** ҳарфи олинади. Коронги кечада яъни **لیل** – Лайлда Миррих (Сатурн планетаси) кўринса, **خلیل** – Халил исми ҳосил бўлади.

41. Муаммо ҳалли: «Куръондаги «Ихлос» сурасининг биринчи сўзи **قل** «кул» сўзини **ر** – «ёр»нинг юзи **ى** ҳарфигача ўқисак, **قل** – Кули исми ҳосил бўлади. Муаммода ёрнинг юзи очилган Мусҳаф – Куръонга ўхшатилган.

42. Муаммо ҳалли: **قمر** – «Қамар» ойдан талмеҳ қоидасига асосан **ر** ҳарфи олинади. Айтилганда жаҳон пайдо бўлган икки ҳарф **ك** ва **ن** ҳарфлари бўлиб, бирикса – «кун», яъни «бўл» сўзи ҳосил бўлади ва таркиб топса, **رکن** – Руҳ исми ҳосил бўлади (Худо – «кун», яъни «бўл» деганда жаҳоннинг пайдо бўлганлигига ишора қилинади).

43. Муаммо ҳалли: **دور** «давр» сўзи айланниш ва «доира» «замон» маъноларида келади. Шу **دور** – «давр»нинг юзи **د** ҳарфи бўлиб, бу ҳарф **او** – «у»нинг ҳар иккала томонида келса, **داود** – Довуд исми ҳосил бўлади.

44. Муаммо ҳалли: **کالب** сўзи дилни билдиради. **سپه** «сипаҳ» – аскарнинг дили **پ** ҳарфи ва **پار** – ёрнинг юзи **ى** ҳарфидир. **کانلار** – канор-қўйин сўзининг иккичи маъносига «чекка», «қирғоқ» бўлиб, **کانلار** нинг чеккаси **پ** ҳарфлари бирикса, **پیر** – Пир исми ҳосил бўлади.

45. Муаммо ҳалли: **قمر** – «Қамар» – ойнинг юзи **ق** ҳарфи офтобга, яъни **ع** «айн»га айланса, **عمر** – Умар исми ҳосил бўлади (Араб тилида «айн» қўёш ҳамдир).

46. Муаммо ҳалли: **جمع** «жамъ»даги, яъни йигилишдаги «хур» – қўёш – «айн» ҳарфидир. «Хуршид шуд ёри ман» ишорасига **کورا** **جمع** – «жамъ»даги «хур», яъни қўёш **شید** – шидга айланса, **جمشید** – Жамшид исми ҳосил бўлади.

47. Муаммо ҳалли: **رسول** – элчи пайғамбар бўлиб, пайғамбарлар орасида дарёга ташланиб, балиқ қорнига тушган киши **یونس** – Юнус пайғамбардир.

48. Муаммо ҳалли: **نیاڭ** – «Нек» – яхши сўзи **بېڭ** – бек сўзидан киноядир. Холини, яъни нуқтасини юқорига кўйганда **نیاڭ** «нек» – «яхши» кўринадиган сўз **بېڭ** – Бек сўзидир.

49. Муаммо ҳалли: **کوہر** – «гавҳар» сўзи **جوھر** жавҳардан киноядир. Гавҳарни етуклил билан ёдласак, **جوھر** – Жавҳар исми ҳосил бўлади.

50. Муаммо ҳалли: **فاضل** «фозил» сўзини «баважҳи аҳсан» – яхшироқ ёки «Аҳсан» шаклида ўқисак, **افضل** – Афзал исми ҳосил бўлади (Фозил сифатининг арабча ортирима даражаси «Афал»дир).

51. Муаммо ҳалли: **خان** – Жон сўзи **خان** – «хон»дан киноядир. Агар хондаги мушкин, хол, яъни нуқта лаб остига тушса, **خان** – жон бўлади. Холи лаби остига тушганида жон бўладиган сўз **خان** хон бўлиб, у муаммонинг ҳалли ҳисобланади.

52. Муаммо ҳалли: Нуқта ёки хол кўйганда «намоён» ёки «Зоҳир» бўладиган ном **ظاهر** – Тоҳидир.

53. Муаммо ҳалли: **باری** – «ёре» – бир ёр сўзига **کو** «кў» кўчанинг бош ҳарфи кўшилса, **باریڭ** – ҳосил бўлади. Бу сўзининг ҳамшакли **باریڭ** – Борик исмидир.

54. Муаммо ҳалли: **رخت** «рухат» – «юзинг» тасҳиф амали асосида ўзгартирилса, **رجب** – Ражаб исми ҳосил бўлади.

55. Муаммо ҳалли: سم «Сум» – отнинг туёғи شمس – «Шамс» – күёшнинг юзи شاد қолса, سمن – бўлади. Нуқталар тасҳиф этилса شمس – Шамс исми ҳосил бўлади.

56. Муаммо ҳалли: قمر – «Қамар» ойининг юзи ق – ҳарфи бўлиб, ёр юзи رخ – «рух»га қўшилса, قرخ – бўлади. Тасҳиф қоидасига асосан رخ – Фаррух исми бўлади.

57. Муаммо ҳалли; نمود «Намуд» – кўрсатди сўзининг юзига, яъни ن ҳарфига яна икки хол ёки нуқта ортирилса, شود – Самуд исми ҳосил бўлади.

58. Муаммо ҳалли: صاف «соғ» – тоза сўзидаги صاف ни олиб «як қатра боқи кай гузорам» ишорасига кўра қўни فی нинг бир қатрасини ёки нуқтасини қолдирмасак فی фи бўлади ва у мазкур صاف га бирикса, صفا – Сафо исми ҳосил бўлади.

59. Муаммо ҳалли: تارك «торак» – усти сўзининг нуқталари маҳв этилса, ارك бўлади. Энди تاج «тож»даги дур, яъни нуқта унинг остига тўкилса, بارك – Борак исми ҳосил бўлади.

60. Бошқа нусхаларда муаммо номи тушиб қолган. Тошкент нусхасида Фаррух исми кўрсатилган.

Муаммо ҳалли: قاب – «қалб» – дилдаги ق ҳарфи رخ – «рух» – юзга қўшилса, بўлади. Ундаги бир нуқта тасҳиф этилса, فرح – Фаррух исми ҳосил бўлади.

61. Муаммо ҳалли: عارض «Ораз»нинг меҳри, яъни қуёши خ ҳарфидир. У зулф, яъни د ға кўрсатилса, د بўлади (Зулф – сочга ўҳшатилади).

Яна бир меҳр-қуёш شمس – шамс бўлиб, талмех қоидаси асосида охирги ҳарфи س ни олиб, мазкур د ға қўшсак د سعد – Саъд исми ҳосил бўлади.

62. Муаммо ҳалли: икки гул барти икки нуқта бўлиб, уларнинг бирини صبا – Сабонинг кўзига, яъни ҳарфига (ص ҳарфи кўзга ўҳшатилади). Иккинчисини дил доғига, яъни ўртадаги ب ға нунг нуқтаси ёнига қўйилса, ضبا – Зиё исми ҳосил бўлади.

63. Муаммо ҳалли «Яккалик» – «Бирлик» сўзининг арабчаси واحد – Зоҳид бўлиб, ҳисоб амалига асосан у муаммонинг ечимиdir.

64. Муаммо ҳалли: بالي – «Бали» – «Ҳа» сўзидагп энг кичик сонни ифодаловчи ب ҳарф бўлиб, (у абжад ҳисобида 2 га тенг) агар у 200 га тент бўлса, ق ға нинг сон қиймати 200 дир). بالي – «бали»даги ب ға айланса, قللى – Кули исми ҳосил бўлади.

65. Муаммо ҳалли: قسم – «Қисм» сўзи «абжад» ҳисобида 200 га тенг (ق 100, م 60, م 40), унинг икки баробари 400 бўлиб, у «абжад»да ت ҳарфини билдиради. Бу ҳарф دو – «ду» – икки ёнига ёзилса, دوت – бўлади. Зулфдан мақсад ل ҳарфи бўлиб, 30 га тент ва икки баробари 60 дир ва س ҳарфини билдиради, Ҳаммаси таркиб топса, دوست د ۱۰۰ دўст исми ҳосил бўлади (Мазмунига қараб бу муаммо Навоийнинг дўсти Абдураҳмон Жомийга аталган бўлиши мумкин).

66. Муаммо ҳалли йўқ!

67. Муаммо ҳалли: «Сад яки моҳ» – ойнинг юздан бири – бир бўлади. Қўёшнинг ўн юзтаси 1000 бўлади. Юздан бирнинг бири бир ҳам унга қўшилса, 1002 бўлиб, у بخت – «баҳт» демакдир, (ب 2, خ 600, ت 400)ни پيار – «ёр» олдига олиб борсак, بختيار – Бахтиёр исми ҳосил бўлади.

68. Муаммо ҳалли: افلوكى – «афлоке» сўзининг тоқи – гумбази ёки چарфларига қарамасак، فلكى – Фалакий исми ҳосил бўлади.

69. Муаммо ҳалли: Осмон буржларининг сони 12 та, «Афлок», яъни осмонлар сони эса 9 та ва ҳаммаси 21 та бўлади. Бу сон طبیب – Таййиб исми ададига тенгдир (ط 9, ب 10. ب 2, ҳаммаси 210).

70. Муаммо ҳалли: (ойдан мақсад ل ҳарфидир (у «абжад»да 30 га тенг, ой ҳам 30 кундир). Шу ойнинг پهلو – «паҳлу»сига ёки ёнига ўтирсак, پهلو бўлади. Энди ўз ёнидаги

доғлардан ёки нұқталардан күпини (учтадан иккитасини) ташласак, **بهلول** Баҳтүл исми ҳосил бўлади.

71. Садр – ҳалли йўқ.

72. Муаммо ҳалли: **کوي** «кўй» – кўчанинг боши **زار** да «зор»ни кўрсак **زيرك** бўлади. Энди **زار** «зор»нинг дили | ҳарфи ўрнида **يار** – «ёр» доғини кўрсак **Зийрак** исми ҳосил бўлади.

73. Муаммо ҳалли: **يار** **چشم** «чашм» – кўз олдига келтирасак, **حشام** бўлади. «3-он сурат» ишорасига кўра тародиф қоидаси асосида унинг муродифи **Ҳисом** бўлади.

74. Ҳаким – ҳалли йўқ.

75. Муаммо ҳалли: **جام** жом» – қадаҳни **داҳан** – оғиз томонга, яъни **خ** ҳарфига олиб борсак, **حامد** – бўлади. Энди лабдаги қатра – нұқта артилса, **حمد** – **Хомид** исми ҳосил бўлади.

76. Темур – ҳалли йўқ.

77. Муаммо ҳалли: **جمال** «Жамол»нинг тарафи **خ** ҳарфи бўлиб, агар «Саҳоб», яъни **ابر** – «абр» – булутдан тулуъ қилиб чиқса, **جابر** – Жобир исми ҳосил бўлади.

78. Фарид ҳалли йўқ.

79. Муаммо ҳалли: Ҳар томонда кўринган қад || икки алиф бўлиб, уларнинг дили **ني** «не», яъни «йўқ»дан иборат бўлса || **انى** бўлади. Энди ишорага кўра, **دل** – «дил»га гамза ўқи тегмаса, **دانیل** – Дониёл исми ҳосил бўлади.

80. Муаммо ҳалли: **كل** – «гул»нинг ичига сув, яъни араб тилида **ما** + **كمل** = **كمال** Камол исми ҳосил бўлади.

81. Муаммо ҳалли: «Сийна» сўзи араб тилида **صدر** – садр дейилади. Унинг ичига | – алиф пайваста бўлса; ёки уланса, **صدر** – Содир исми ҳосил бўлади.

82. Муаммонинг ҳалли йўқ.

83. Муаммонинг ҳалли йўқ.

84. Муаммо ҳалли: **سوزان** «Сўзон» – Ўртанувчи сўзининг дили – **ج** ҳарфини **يار** «ёр» кўрса, **مسکين** – **زیار** «Мискин» – бечоранинг дили, яъни ўрта ҳарфи унга қўшилса, **زیارک** – **Зийрак** исми ҳосил бўлади.

85. Муаммо ҳалли: **عجد** – «ажз» – ожизликнинг томони **خ** ҳарфи **بیداد** – «бедод» – зулмдаги **عید** – «бед»га қараб борса, **عید** Убайд исми ҳосил бўлади (Иккинчи мисрада ишора бор).

86. Муаммо ҳалли: Исқот амалига кўра **jam** – «жамол»дан **ح** ҳарфи **خورشید** – «Хуршид»дан **حور** – «хур», яъни қуёш завол топса, **شید** Қолади ва улар таркиб топса, **چشدید** – Жамшид исми ҳосил бўлади.

87. Муаммо ҳалли: **شامیم** – «Шамим» – хушбўй сўзидан **م** ҳарфи **کلام** – «Калом»-дан ҳарфи ва **شکاف** – «шигоф» – тешикдан **ل** ҳарфлари таркиб топса, **ملک** – Малик исми ҳосил бўлади («Шамим»дан «мим», «Калом»дан «Лом», «Шигоф»дан «Гоф» ҳарфлари олинади).

88. Камол – ҳалли йўқ.

89. Муаммо ҳалли: «токи вай бошад» иборасига кўра **وی** «вай», яъни уни олиб, **ست** – санамнинг ўқ ва қиличидан бошқаси **ویس** – **ویس** Вайс исми ҳосил бўлади.

90. Муаммо ҳалли: **عال** – «Олам»нинг юзи **خ** ҳарфидир. «Нози жонон манигар» ишорасига кўра **جان** – «Жонон»дан **ن** «но»га қарамасак, **جان** – «жон» қолади. Энди **دلی** «диле» дан **لى** – «ли»ни ошкора қўлсак ва таркиб топса, **علی** **جان** – Алижон исми ҳосил бўлади.

91. Коко – ҳалли йўқ.
92. Муаммо ҳалли: Иккинчи мисрадаги ишорага асосан **ولکرن** – «ва лекин» сўзининг каноридан, яъни чеккасидан бир лафз ёки сўзни **کین** «кин» сўзини келтирмасак, **ولى** – Вали исми ҳосил бўлади.
93. Муаммо ҳалли: **چق** «Чақар»нинг этаги ёки охирги ҳарфи ташланса, **قا** – қолади, **ماه** – моҳ – гўзалнинг этаги ҳарфи ташланса, «мо» қолиб, иккаласи **چقما** – бўлади. Энди чақардан топган **ق** ни унинг оёғи остига ташласак, **چقماق** – Чақмоқ исми ҳосил бўлади.
94. Муаммо ҳалли: **رو** «рў» Жамол юзнинг юзи ҳарфи бўлиб, ишорага асосан **پوشید** – «пушид»дан **پ** пу исқот қилинса, **شید** «шид» қолади ва у билан қўшилса, **رېшид** Рашиб исми ҳосил бўлади.
95. Киё – ҳалли йўқ.
96. Муаммо ҳалли: Иккинчи мисрадаги ишорага асосан **بلای** – «балойи» сўзининг боши ва дили **ب** ва **ل** ҳарфлари исқот қилинса, **ای** қолади. Энди унга **رهاندم** – «Раҳондам»даги **ه** кирса, **آمی** – Оҳи исми ҳосил бўлади:
97. Ҳамро – ҳалли йўқ.
98. Муаммо ҳалли: «Мурғ» қуш сўзи араб тилида **طیر** «тайр» бўлиб, унинг дили, яъни ўрта ҳарфи **ي** хуркби кетса, **طر** – қолади. Энди дили хурккан қушнинг дили ўрнига кўнгил тирновчи **ه** «оҳ» кирса, **طاهر** – Тоҳир исми ҳосил бўлади. Бу муаммода ватанидан айрилганларнинг аҳволи моҳирона тасвирланган.
99. Муаммо ҳалли: «Сари кўйдан **کو** «кўй» кўчанинг боши **ک** ҳарфидир. Энди **بیمار** – «бемор»нинг боши **ب** ни кесса ва дили **ه** ҳарфини дафъ қилса, **پیار** қолади ва таркиб топса **پارک** бўлади. Тасҳиф қоидасига биноан унинг ҳамшакли **پارک** Борак исмидир.
100. Муаммо ҳалли: «Шамъ»нинг дили, яъни **ع** ҳарфи эриса, **شمع** қолади. **عیش** «айбаш» – айби сўзининг томони **ش** ҳарфи ва меҳри (куёши) **ع** ҳарфи кетса, **یب** қолади ва у мазкур **شعب** га қўшилса, **شعب شع** Шуъяб исми ҳосил бўлади.
101. Муаммо ҳалли: **اهو** – «оҳу» – кийикдаги ўқ | ҳарфи бўлиб бу ўқ – нинг оёғига яъни охирига тегиб эгилса, **د** – **هود** – Ҳуд исми ҳосил бўлади.
102. Муаммо ҳалли: **قاد** – «қад» сўзидағи **د** ҳарфи **جانای** га қўшилса, **قاد** бўлади. Энди бўстондаги сарвлар эсдан чиқса ёки алифлар исқот қилинса, **جنون** – Жунайд исми ҳосил бўлади (Инв. 558 нусхада муаммо номи тушириб қолдирилган. Тошкент нусхаларида ном бор).
103. Муаммо ҳалли: **سوق** – «шавқ» сўзининг юзи **ش** ҳарфини олиб, **بلی** – «бале» – «ҳа» сўзига қўшсак. **شبلي** – Шиблий исми ҳосил бўлади.
104. Муаммо ҳалли: **شراب** «Шароб»дан Худо безор бўлса, яъни ундан **رب** – «Раб» кетса, **شا** – қолади. Энди ишорага кўра даги **می** – май қўшилса, **شامی** – Шомий исми ҳосил бўлади.
105. Муаммо ҳалли: «Зулф» ва «Хол»нинг иккаласи **زوال** – «зул» бўлади. Энди «жунун»нинг боши олиб қўйилса, **نون** – қолади (байтда бунга ишора бор). Улар таркиб топса, **ذوالنون** – Зуннун исми ҳосил бўлади.
106. Муаммо ҳалли: «Гунча» икки юзини, яъни олдинги ва охирги ҳарфлари **ع** ва **ه** ҳарфлари исқот қилинса, **نج** қолади. Ундан булбул учиб кетса, **نج** бўлади. Энди ёрнинг оғзи фунча каби кулса, **نجم** Нажм исми ҳосил бўлади.
107. Зийрак – ҳалли йўқ.
108. Муаммо ҳалли: «Боду борон аст» – «Шамол ва ёмғирдир» иборасида сўз ўйини бор. «Бо ду бо» бирикмаси «Икки бо билан» бўлғанлиги учун бу икки «бо»дан **بابا** – Бобо исми ҳосил бўлади.

109. Муаммо ҳалли: **جام** – «жом» бўш бўлса, ичидаги । ҳарфи исқот бўлиб, **جم** – қолади, жом бўш бўлғанлиги сабабли камбағал «ринд» – бесаранжом» бош ва охири бўлмаса **ن** қолади («сар» – бош, – «Анжом» – охир) ва улар кўшилса. **نجم** – Нажм исми ҳосил бўлади.

110. Муаммо ҳалли: **كام** – «Ком» сўзи «мақсад» ва «танглай» маъноларини англатади. **لاب** – «лаб»дан тил мақсадга ёки танглайга етадиган қисми **ل** ҳарфидир (бу ҳарф талаффуз этилса тил танглайга тегади). Бу ҳарф «танглай». Яъни **كام** – «Ком»га етса. **كامل** Комил исми ҳосил бўлади. Навоий бу муаммони исқот амалининг энт бадиий кўринишидир, деб таъкидлайди.

111. Муаммо ҳалли: Иккинчи мисрадаги «Боҳуш гашта аст» – ҳушига келибди «боҳуш гашта аст», яъни «Боҳуш» айланиди тарзида ҳам ўқилади ва мазкур **باہوں** «боҳуш» сўзи айланса ёки қалб қилинса, **شہاب** Шаҳоб исми ҳосил қилинади.

112. Муаммо ҳалли: Иккинчи мисрадаги «Гашта фарши кўят» – «кўчанинг саҳнида юрибди» ибораси «кўчанинг саҳнини айланиди» тарзида ҳам ўқилади ва **شفر** – «фарш», «саҳн» сўзига айланса, яъни қалб қилинса. **شرف** Шараф исми ҳосил бўлади.

113. Мазид – муаммо ҳалли йўқ.

114. Муаммо ҳалли: **زاهد** – «Зоҳид» сўзининг дили яъни ўртадаги । ва **ه** ҳарфлари бузилса, **زید** – Зайд исми ҳосил бўлади.

115. Муаммо ҳалли: **أرام** – «Ором» ва **دل** – «дил» сўзлари зеру-забар яъни остин ва устин бўлса, **دلارم** – Дилором исми ҳосил бўлади (бунда ҳарфлар эмас, балки сўзлар қалб бўлади).

116. Муаммо ҳалли: **می** – «май»дан **کل** ҳарфини олиб, **گول** «гул»ни айлантирасак, («даври гул» бунга ишорадир **دلی**) бўлади ва улар таркиб топса. **ملک** – Малик исми ҳосил бўлади.

117. Муаммо ҳалли: «булбул»нинг иккинчи номи «Ҳазор» яъни мингдир. Бу 1000 сони «Абжад» ҳисобида **خ** ҳарфига тент.

Энди **ر وی** – юз сўзи айланса, **بور** ҳосил бўлади ва булбулга, яъни **خ** га кўринса **غیر** Faюр исми ҳосил бўлади.

118. Муаммо ҳалли: «Ишқ ўқи»дан мақсад । ҳарфи бўлиб, уни **کامل** «Комил» «камолга етган ошиқ»нинг бир жойидан олиб, иккинчи жойига кўйилса, **کمال** – Камол исми ҳосил бўлади.

119. Муаммо ҳалли: **چمن** – «чаман»га айб тақилса ёки ундан ҳарфлар ўрни алмашса, **نجم** – бўлади. Энди чамандаги насрин баргларини тўкса ёки икки нуқта исқот қилинса, **نجم** – Нажм исми ҳосил бўлади.

120. Муаммо ҳалли: **طفل** – «тифл» – ёш бола сўзининг оёғидаги **ل** ҳарфи бошига ўтса, **اطف** – Лутф исми ҳосил бўлади.

121. Муаммо ҳалли: Муаммо биринчи мисрадан ечилади. **نام** – «ном» қалб қилинса, **مان** – бўлади («дилам» сўзидаги «дил» – арабчаси «Қалб» бунга ишорадир). Энди уни қалам қилинса ёки алиф । ҳарфи унга бирикса, **امان** – Амон исми ҳосил бўлади.

122. Бу рубоий ва насрой хотима ЎзРФА Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлёзмалар жамғармасида сақланаётган инв. рақами 5564, 4565, 5667 нусхаларида учрайди. Садриддин Айнийнинг таъкидлашича, Абдураҳмон Жомий Алишер Навоий томонидан юборилган бу асарни ўқиб чиққач, мазкур рубоий ва хотимани тақриз сифатида ёзиб қўйган.

АЙРИМ СЎЗ ВА ТАСАВВУФИЙ ИСТИЛОҲЛАР ШАРҲИ

A

Абр (булут) – тасаввуф истилоҳида ортиқча ҳисобланган ҳижоб (парда); у бандалик ва раббонийлик пардасидир; жидду жаҳд билан мушоҳада мақомига етишишга сабаб бўлган ҳижобдир. Шунингдек, нафсоний зулмат афъоллари ва руҳоний малакалардан ҳосил бўлган қалб ҳижоби. Бу ҳижоб – зотий ва асмойи тажалли офтобини мушоҳада қилишга монелик қиласи. Абр деб баъзан илоҳий файзга айтилади. Фоний (Навоий) ёзади:

Ба ҳоли тираи ушшоқ абри тира ҳар соат,
Ба рўйи даҳри дун обе зи чашми ашкборон зад.

(Ошиқларнинг қора кунига қора булутлар ҳар соат,
кўзидан ёши тўкиб, пасткаши дунёнинг юзига сув сепди).

Абри раҳмат (раҳмат булути). Ҳақдан ошиққа етадиган лутфу марҳаматлар. Раҳмат булутидан ёққан бир томчи ошиқни сармасту лол этади. Фоний ёзади:

Зиҳи, бинишонда оби абри раҳмат гарди роҳатро,
Малоик рўфта аз болу пари худ тақятоҳатро.

(Эй Муҳаммад алайҳиссалом), қандай улуғсанки, йўлнинг чангини раҳмат булатининг суви сўндиради, фаришталар қанотлари билан истироҳатгоҳингни супурадилар).

Абру (қош) – Илоҳий зотни тўсиб турадиган илоҳий сифатлар. Ва вужуд олами бу сифатлардан равнақ, гўзаллик ва жамолга эга бўладилар. Фоний ёзади:

Зи чини абрўву чоҳи зақан фурӯ кашадам,
Чаро ки ҳаст зи гирдоб фарқҳо то мавҷ.

(Ияги остидаги чуқурчаси қоши ёйидан кўра кўпроқ домига тортади, чунки гирдоб билан тўлқин орасида кўн фарқ бор).

Арш – айвон, осмон, тахт. Айрим манбаларда таъкидланишича, Арш тўққизинчи кўқдадир. Арш бутун оламларни бағрига олган мунаvvар бир борлиқ – кули макон. Арш сўфийлар тасаввурида борлиқ ва вужуддир. Арш «нафси кулл» ҳам дейилади. Арш коинотнинг муazzзам руҳи бўлиб, тажаллий манбаи, яъни, илоҳий қудрат намунаси.

«Арши муалло», «Арши Раҳмон», «Арши илоҳий», «Арши Яздон», «Фалаки аъзам» – булар Аршга қўйилган номлардир. Қалб ўзининг сир-синоати, азамати ва файз мазҳари бўлгани учун Аршга, Каъбага қиёсланади.

Асмои ҳусно – АЛЛОҲу таолонинг гўзал исмлари. Навоий орифона ғазалларида ва «Хамса» достонларининг ҳамд ва муножот қисмларида асмои ҳуснони зикр қиласи, уларни турли ният ва мақсадларда қўллайди. Асмои ҳусно ҳақида Қуръони каримнинг бир қанча оятларида хабар берилган: «АЛЛОҲнинг гўзал исмлари бордир. Бас, Уни ўша исмлар билан чорланглар (ёд этинглар)». (Аъроф:180). Ёки «(Эй Муҳаммад алайҳиссалом), айтинг: «АЛЛОҲ, деб чорлангиз ёки Раҳмон – Мехрибон, деб чорлангиз. Қандай чорласантозлар-да (жоиздир). Зоро, у Зотнинг гўзал исмлари бордир» («Исрө» сураси, 110-оят). Бу исмлар, асосан, тўқсон тўққизтадан иборат дейилади.

B

Бут – маъшуқ, мақсад ва матлаб; бошқа бир талқинга кўра солик қалбидаги зоҳир бўлувчи нозик маънолар. Фоний ёзади:

Чун з-он бути ошуфтахў, орам ба сўи қибла рўй,
Баста чу аз ҳар тори мў бар гарданам зуннорҳо.

(*У паришон ҳол бут(маъшуқ) дастидан қиблага қандай юз келтурай,
У ҳар тола сочидан бўйнимга зуннорлар осиб қўйганку!*)

Бутхона – лоҳут илмидан ва аҳадият зотининг мазҳаридан киноя.

Бўса – руҳнинг жисм билан лаззатланиши ва давомли муроқаба. Фоний ёзади:

Чи сон тахайюли бўса кунам зи гулшани ҳуснаш,
Ба гирди моҳи рух аз хат кунун, ки ҳола барояд.

(*Хат ой юзи атрофиғига ҳола солған бўлса, ҳусни гулшанида бўса олишини қандай хаёл қила оламан?!*)

Бўса, канор ва ғамза – соликнинг мақом ва даражасига кўра воқеъ бўлувчи файз ва ботиний жазба.

C

Важд – ишқ ва муҳаббат. Ошиқ қалбидаги табиий бир равишда туғиладиган илҳом, сурур ва тажаллийлар. Ҳужвирий «Важднинг моҳиятини изоҳламоқ имконсиздир. Зоро, важд ҳақиқий кўриш (кашф) даги аламдурки, аламни қалам билан тасвирлашнинг имкони йўқ», дейди.

Васл – Маъшуқи азал ишқига тамоман фарқ бўлмоқ; ўзликдан кечиб Ҳаққа ёр бўлмоқ, ваҳдат завқи. Васл масаласида сўфийлар бир хил ақидада эмаслар. Улардан айримлари АЛЛОҲ ҳар ерда ҳозир ва нозир бўлишини кўзда тутиб, васлга юқоридаги мазмунни бермайдилар. Баъзилари эса илоҳий сирлардан воқиф бўлгач, ўртадаги парда кўтарилиб, инсон Ҳақ васлиига эришади, деб ишонадилар.

Воҳид – тенги, шериги йўқ ягона Зот, асмои ҳуснодан бири.

Вужуд – Ҳақ вужудига айтилади. Вужудни нафй ва исбот қилиш, яъни, бутун борлиқ абадийлигини инкор қилиб, Ҳақ вужуди боқийлигини исбот қилмоқдир. Бу зикр пайтида ўзига хос сўз ва ҳаракатлар орқали амалга ошади. Тариқатда буни «нафий исбот» дейдилар.

D

Дарвеш – нафснинг ҳавоийи орзуладидан қўл силтаб, моддий борлиқдан кечган, дунёвий лаззатларни тарк этиб, ҳақиқат йўлига кирган Ҳақ ошиғи. Сўфий, девона, қаландар каби атамалар ҳам баъзан дарвеш маъносига қўлланади. Дарвешлик, тасаввуфнинг ўндан зиёд тариқатлари асосига турган энг юксак ҳол, ўзига хос гўзал маслак ва ҳуррият мақомидир.

Даҳан (офиз) – маҳфий сир. Инсоннинг фаҳм ва ваҳмидин пок ва муқаддас бўлган мутакаллимлик сифатидир. Калом (сўз)нинг асрор ва нозик маъноларига ишора қилиниб, оғиз тор ва кичиқлиқда зарра ва нуқтага ташбиҳ қилинади. Фоний ёзади:

То ба фикри даҳанаш гум шудам, эй Фони, нест
Як қадам беш сўи мулки фано манзили ман.

(Эй Фони, оғзинг фикрида йўқ бўлганимдан бери манзилим фано юртига бир қадамча қолди, холос).

Дил (қалб) – илоҳий хитобнинг, маърифат ва ирфоннинг мазҳари. Орифлар тилида илоҳий сирлар макони ва маҳзани бўлган жой. Ва яна «нафси нотиқа» маъносида ҳам келади. Рӯҳ ва нафс орасидаги мужаррад нуроний жавҳардир. Ҳакимлар уни нафси нотиқа дейдилар.

Қалб икки хил маънода қўлланади: 1. Инсон сийнасининг чап томондаги аъзоси. 2. Инсоннинг чап сийнасидан икки бармоқ пастда жойлашган руҳоний латифа бўлиб, раҳмоний файз ва нур нозил бўладиган, тажаллийга мазҳар жойдир.

Ж

Жазба – банда саъии ҳаракат қўлмасдан Аллоҳнинг инояти билан Аллоҳга қурбат ҳосил қилишидир; Аллоҳнинг лутфи билан руҳнинг севинч, сурур ва файрат туфайли юксак мақомга кўтарилиши, ортиқ даражада ҳаяжонга берилиши, ўздан кечиш ҳоли.

Жазба икки турлидир: а) хафий жазба – ошиқнинг Ҳақни севиши. б) жамъий жазба – Ҳақнинг ошиқни севиши. Жазбанинг бош шарти истеъоддирки, у АЛЛОҲ томонидан ато этилади. Соликда истеъод ва қобилият бўлмаса, факат риёзат ва интилиш билан Ҳаққа яқинлаша олмайди. Сайри сулукнинг бошланғичи жазбанинг ниҳояси ҳисобланади.

Жалол – улуғлик, буюклиқ, азamat. АЛЛОҲнинг буюклиқ, иззат, кибриё ва қаҳрга далолат қиласидан васфлари. Маъшуқнинг ошиққа мутлақо муҳтож эмаслигини изҳор этиш, ошиқнинг турурини синдириб, ўзининг қаршисида нақадар чорасизлигини исботлаш. Соликни «мен»лик даъвосидан холос этгувчи илоҳий тажаллийлар. Жалол – Ҳақнинг кўз ва назардан пинҳон ҳайбати.

Жамол – ҳусн, гўзаллик; чирой. АЛЛОҲнинг лутфига ва раҳматига сабаб бўлган сифатлари; Ҳақ тажаллийси; жамол – АЛЛОҲнинг марҳаматига далолат қиласидан васфлари. Ҳақнинг лутфу эҳсон или қилган тажаллийси; жамол – маъшуқ ошиққа ҳожатманд эмаслигини кўрсатиш учун камолиятини зоҳир қилиши.

Жом – қадаҳ. Орифнинг маърифат бодасига тўла дили ва аҳволи. Баъзилар жом – бадан, жисм баданни тозаловчи, софловчидир, дейдилар. Зотан, комил ориф илоҳий бода жомидан ичади ва тавҳиддан сармаст бўлади. Соғар, суроҳи ва мино атамалари ҳам ориф қалбини англатади. Қалб – ҳумхона, майхона ва майкада иборалари билан ҳам таъбир қилинади. Мастлик деганда, ишқнинг чулғаб олиши, ботиний ва зоҳирий сифатлар, маърифат сархушлигига фарқ бўлиш назарда тутилади. Фоний ёзади:

Хушам зи мастии чоми фано, ба шукри ҳамин,
Ки нестам зи май учбу худпарасти маст.

(Фано жоми майидан ичib маст бўлганимга хурсандман ва бунга шукур қиласман, чунки мен тақаббурлик ва худпарастлик майидан ичib маст бўлганим йўқ).

Зикр – эслаш, хотирлаш, АЛЛОҲга яқинлик қилиш мақсадида айтиладиган вирд ва дуолар. Тариқатда бандани АЛЛОҲга яқинлаштирувчи энг осон ва самарали йўл бу зикр қилишидир. Қуръони каримнинг саксондан ортиқ ерида АЛЛОҲни зикр қилиш буюрилади. «Аҳзоб» сурасининг 41-42-оятларида шундай амр қилинади: «Эй мўъминлар, АЛЛОҲни кўп зикр қилинглар! Ва эртаю кеч у Зотни поклаб тасбеҳ айтинглар».

Бир ҳадиси шарифда келтирилишича: «Жаннат аҳли ҳеч нарсадан афсусланмайдилар, фақатгина дунёда зикрсиз ўтказган вақтларидан афсусланишади». Зикр барча тариқатларнинг асли, асосидир. Ҳақ тариқатнинг, дарвешликнинг зикрсиз қарор топиши мумкин эмас.

Икки хил зикр мавжуд: зикри хуфия – яширин, пинҳона зикр ва зикри жаҳрия – очиқ, овоз чиқариб айтиладиган зикр.

Зот – ўз, жавҳар, бирор нарсанинг асли, асоси. Сўфийлар ақидаси бўйича, АЛЛОҲ ўз зотида қоим, коинотда мавжуд ҳар қандай борлиқ Тангри сифатларининг зуҳури, сифатлари эса ул зотнинг тажаллийсидан иборат.

Зоҳид – дунёвий ишлардан юз ўтириб, тоат-ибодат билан машғул бўлган киши. Ҳожи Бектоши Валининг таърифига кўра, «зоҳидларнинг асли оташданур ва улар тариқатга мансубдурлар». Зоҳидларнинг мақомлари ибодат, кўркув, умид ва «Илм ал-яқийн»дир. Баъзи зоҳидлар шариатнинг зоҳирини ушлаб, ботинидан бехабар бўлгани учун ҳам танқидга нишон бўлган. Навоий шеърларида ҳақиқий зоҳидларни эмас, риёкор, ишқиз ва ихлоссиз зоҳидларни танқид қилган.

Зуннор – ишқ ўйлида садоқатли бўлмоқ; маъшуққа хизмат ва итоат этиш учун астойдил бел боғламоқ; баъзи ўринларда дунёга кўнгил бермоқ ва «мен»лик датьносини иллари сурмоқ маъносида ҳам келади. Фоний ёзди:

Ман, ки бастам бар миён зуннору гаштам бутпараст,
Боиси ин миллатам, он номусулмон гашт боз.

(Белимга зуннор боғлаб, бутпараст бўлдим, бу миллат (дин)га ўтишимга шу номусулмон сабаб бўлди).

Зулф – Зулфнинг тасаввуф адабиётида бир қанча маънолари бор. Жалолий тажаллий ва тариқат мушкилотлари; мутлақ жамол ваҳдатининг тўсилишига сабаб бўладиган жамолий тажаллий ва жалолий сифат; зулф – яширин моҳиятдурким уни англаш ва идрок қилишга ҳеч ким қодир эмас; оламнинг гаройиб суратлари; йўқлик олами.

Фоний ёзди:

Ба ҳар шикаст, ки дар зулфи саркаш афканди,
Ҳазор дил, ки дар ў баста буд, ёфт шикаст.

(Саркаш зулфларингдан шундай занжирлар ясадингки, унга боғланган мингларча диллар шикаст топдилар).

Зуннор – Соликнинг дин ва яқийн (ишонч, эътиқод) йўлида садоқат ва яқдиллик билан итоат этиши; нафснинг итоат ва фармонбардорлиги, риёзат аҳли қошида хизмат қилиш.

И

Имон – Аллоҳнинг бирлиги ва Муҳаммад алайҳиссаломнинг пайғамбарлигини тил билан айтиб, дил билан тасдиқлаш. Қалб ва вужудни бирлаштирувчи, эзгу амалларга бошловчи илоҳий ҳол.

Ислом динида, АЛЛОҲнинг мавжудлиги, бирлиги, фаришталарга, Муҳаммад пайғамбар (с. а. в.) АЛЛОҲнинг элчиси эканига, Қуръонга, ундан олдин нозил этилган диний китобларга, охират кунига шубҳасиз ишонган, намозини канда қилмаган, рӯза тутган, ҳажга борган, закот берган киши мўъмин, яъни имонли киши дейилади. Имоннинг туб моҳияти ва бош асоси Қуръони карим оятларида белгилаб берилган.

Диний ва тасаввуфий адабиётларда имон икки қисмга ажратилган: тақлидий имон ва таҳқиқий имон.

Тақлидий имон – ота-боболари, дин вакиллари ва муҳит таъсирида юзага келган имон бўлиб, бунда тақлид қилиш, эргашиш жиҳатлари устуворлик қиласиди.

Таҳқиқий имон – имонга оид барча масалаларни далил ва тафсилот, талаб ва қонуниятлари билан бильмоқ, сўзсиз унга амал қилмоқдир. Бу имон инсонни ҳар қандай шубҳа, қўрқув, гуноҳ, фалокат ва ожизликдан муҳофаза этувчи илоҳий қудрат манбай ҳисобланади.

Илҳом – илоҳий файз йўли билан қалбда пайдо бўладиган маъно ёки ҳақиқатлар.

Ирфон – кашф ва илҳом билан ҳосил бўладиган билим. Маънавий ва ички тажриба орқали эришиладиган завқий илм.

Ишқ – Ҳақнинг зуҳурига сабаб бўладиган дастлабки сифат. Тасаввуфда Ҳусни Мутлаққа бўлган шиддатли севги. Ҳақнинг бошлангичи ва охри бўлмаганидек, Ҳақ тажаллийсининг ҳам ибтидо ва интиҳоси йўқдир. Унинг зоти ҳар жойда зоҳир эрур. Ишқ АЛЛОҲдан ато этилган раҳмоний бир улфат. Улфатдошлик туйғуси эса ҳар бир руҳ соҳибига хос. Фоний ёзади:

Оташи ишқи ту чун з-аҳли муҳаббат ҷўянд,
Бар чигар доғи вафои ту нишон, моро бас.

(Ишқинг ўтини муҳаббат аҳлидан изласалар, жигарда вафо догонгдан нишон бор – шу бизга бас).

Ишқ икки хилдир: ҳақиқий ва мажозий. Ҳақиқий ишқ – Аллоҳга, мажозий ишқ эса АЛЛОҲ яратган нарсаларга, одам ва олам гўзаллигига ошиқлик эрур.

К

Кашф – ҳис ва ақл йўли билан идрок этиш мумкин бўлмаган ҳақиқатларни қалб кўзи или кўриш; парда ортидаги ғайбий ҳусусиятлар ва ҳақиқий нарсаларни кўриб, уларни ҳис қилиб, улар сиридан воқиф бўлмоқлик; илҳом ва Аллоҳдан келган илм. Валилар кашф соҳиблариридир. Тасаввуфда: кашфи назарий, кашфи нурий, кашфи илоҳий, кашфи руҳоний, кашфи маънавий, кашфи мұжаррад, кашфи мұхайял, кашфи хавотир, кашфи замойир, кашфи аҳволи қубур ва кашфи аҳволи қулуб каби тушунчалар мавжуд.

Каъс – қадаҳ. Мақсадга интилаётган соликни маст қилган ваҳдат шаробининг қадаҳи. Шароб зоҳир бўлса, коса мазҳардир. Севги қадаҳи; соликнинг сирри; ошиқнинг қалби.

«...Кунту канзан...» – ҳадиси қудсийдан олинган ибора. Ушбу ҳадиснинг тўла таржимаси шундай: «Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам айтдилар: «Ҳазрати Ҳақ суб-

хонаху ва таоло айтди: «Мен бир гўши қаноатда ёшуруғлуғ ганж эрдим. Мани Тангрилигимни ҳеч ким билмас эрди. Ўз қудратимни билдирамакни дўст тутиб, қамуғ оламни халқ қилдим. Мени бирлигимга иқор қилсунлар деб». (Рабғузий. «Қисасул анбиёи туркӣ». Тошкент. 1898. З-бет.)

Л

Лаб – мавжудотга вужудий файз етказувчи раҳмоний нафас; лабдан мақсад калом (сўз) ва раҳмоний нафасга ҳам ишора, ашёлар вужудига файз бағишилаш. Лаб жонни қувватлантирувчидир, шариат тилида «нафхи рӯҳ» дейилади. Шунингдек, лаб – ошиқларни файз ва хурсандчилик билан сийлаш; илоҳий оламдан пайғамбарларга фаришта, валиларга илҳом орқали нозил бўлган сўзлар.

Лаби лаъл – маъшуқ каломининг ботиний маъноси, аҳволнинг соғлиги ва нозиклиги ҳамда илоҳий жамол гўзаллигини зикр этувчи сўзлар.

Лаби ширин – ҳадиси құдсий ва воридоти ғайбийлар каби идрок қилинадиган ва бевосита нозил бўлган сўзлар.

Лавлок (лавлока ламо ҳалақтул афлок) – Агар сен (Эй Мұхаммад алайҳиссалом), бўлмасайдинг фалакларни яратмасдим», деган ҳадиси құдсийга ишора.

Лайлат ул-меъроҷ – Мұхаммад алайҳиссаломнинг меъроҷга кўтарилган кечалари.

Лиман ил-мулк – «Мулк кимга тегишили?» Қуръон оятига ишора. Яъни, «Лиманил мулқул явм. Лиллоҳил воҳидил қаҳхор – Улар (бандалар) ташқари чиқсалар (қабрлардан) ўша кун (қиёматда) бирорта ишлар ҳам АЛЛОҲу таолодан маҳфий қолмайди. (Яъни, АЛЛОҲу таоло бандаларнинг барча ишларини билади ва ҳисоб-китоб қиласади). Ана шу кун АЛЛОҲ: «Бу куннинг мулки (подшоҳлиги, ҳисоб-китоби, бошқаришлиги) кимга тегишили?» – деб хитоб қиласади! Бандалар бир овоздан: «Бу куннинг мулки ягона ва қаҳрли АЛЛОҲагина тегишиладир», деб жавоб берадилар («Фоғир» сураси, 16-оят). Тасаввуфда бу Қуръоний ибора орқали ҳар бир нарса: мулк, қудрат, ҳусн ва шунга ўхшашларнинг Вужуди Мутлаққа тегишили эканига ишора қилинади.

Лиқо (юз, чеҳра, кўриниш) – маъшуқнинг зуҳур этиши.

Лутф – Эҳсон. Бандани Ҳақ тоатига яқинлаштирадиган ва гуноҳлардан узоқлаштирадиган нарсалар. Маъшуқнинг муроса, мадад ва осойиши билан ошиқни тарбия қилиши.

М

Майхона – илоҳий ишқ улашиладиган жой, хонақоҳ, пир ҳузури; завқ, шавқ ва илоҳий маърифат тўла орифнинг ботини. Лоҳут олами маъносида ҳам келади. Фоний ёзади:

Ман, ки дар майхона беҳушам, чи хонедам ба зуҳд?
Чун ба ҳуш оям, ба масқид рў ниҳам, эй аҳли ҳуш!

(Мен-ку майхонада беҳуш бўлиб ётибман, нега мени ибодатга чақирасизлар? Эй ҳушёр кишилар, ўзимга келганимдан кейин масжидга бораман).

Майхона – муроҳада ила матлубга восил бўлиш иштиёқидагилар, ҳақиқий маҳбуб ишқига гирифткорлар, ҳақиқат бодасидан сармаст, яқдил ва сафоли дўстлар тўпландиган жой.

Майи лаъл – ошиқлар қони, уларнинг кўз йўлидан кўксидаги жомга тўкилувчи қон.

Майл – ошиқнинг ҳушёрлик ва шуур билан ўз аслига қайтиши.

Масти хароб – ошиқнинг маҳбуб ишқига ғарқ бўлиши. Бунда дил тамоман истиғроқ – ишқ ва иштиёқ ғалабасидан ўзини билмас даражада ҳайратга чўмиш, ғарқ бўлиш ҳолатида бўлиб, шуурни ҳаётий зарурий нарсалардан холос этади ва вуслат – эришиш мартабасига етказади.

Мастлик – барча сифатлари билан ишқнинг чўлғаб олиши. масту хароб – истиғроқ ҳолатига, масту шайдо – завқ ва ҳузнга ишора.

Маърифат – инсоннинг ўзини ва Раббини таниши. Ҳақиқат аҳлининг фикрича, инсон фақатгина маърифатуллоҳ орқали саодатга эришади. Яъни, маърифат бир нур бўлиб, имон аҳли шу маърифат нурлари орқали АЛЛОҲга яқинлашадилар. «Қалбда маърифат майдонга келтаж, қалбнинг ҳоли ўзгаради. Қалбнинг ҳолати ўзгаргач, аъзоларнинг амаллари ҳам ўзгаради. Яъни амал ҳолта, ҳол илмга, илм эса тафаккурга боғлиқ бўлиб қолади». «Тавҳид погонасига тездагина етса бўлади, аммо маърифат погонасига етиш қийин. Бир дарвешнинг ёкига тикан қадалса уни қаердан эканини билмоқ керак» («Баҳоуддин Балогардон» китобидан).

И мом Фаззолийнинг ёзишича: «соғлом қалб фақатгина зикруллоҳ ва маърифатуллоҳдан завқ олади. Чунки маърифат соҳилсиз, тубсиз бир денгиз бўлиб, ҳикмат озуғидир». Шу боис яссавийликда маърифатни эгалламаган солик ишқ мартабасига юксала олмайди. Маърифатни ирфон ҳам дейдилар. Ирфон – АЛЛОҲнинг эҳсони бўлганидан сўфийлар ирфонни илмдан устун қўйганлар.

Маҳбуб ва санам – севикли зот; тажаллийнинг сифотий суратда зоҳир бўлишидаги ҳақиқати руҳийя.

Мазҳар – зоҳир бўлиш вақти ва макони; пайдо бўлиш, чиқиш ўрни; кўриниш. Бир нарсанинг зуҳур этадиган ери, АЛЛОҲнинг исм, сифат ва феълларининг ашё ва моддада зуҳур этиши.

Мақом – манзил, марҳала, маънавий мавқе, мартаба, тўхтам. Диний аҳлок ва феълатвор. Күшайрийнинг айтишича, мақом соликнинг такрор асосида сифат ҳолига етказган одоби ва ахлоқидир. Мақом ирова, риёзат, муҳоҳада билан қўлга киритилади. Тавба, вараъ, зуҳд, факр, сабр, таваккул, ризо – тариқат мақомларидир. Тавба мақоми талабларини бажармасдан вараъ мақомига эришиб бўлмайди. Худди шунингдек, кейинги мақомларда ҳам биридан иккинчисига ўтиш айни шу тартибида давом этади.

Мижа (мужгон), киприк – адабиётшуносликда наиза, ўқ ва камоннинг учларига ташбиҳ қилинади ва маъшуқнинг нозу карашмаси билан ошиқ кўксига санчилади. Тасаввуф истилоҳида соликнинг валоятига, ҳол ва мартабасига ҳижоб бўлганни айтадилар; орифнинг амалларни сусткашлик билан бажариши ва унга басират кўзи билан боқмаслиги.

Мосиво – мосиваллоҳ: АЛЛОҲдан бошқа ҳар нарса, маҳлуқот, мумкинот, ҳодисот.

Мосиво – АЛЛОҲдан бошқа ҳамма нарса касрат демакдир. Ҳақ соликлари Худо яратган ашёларга мафтун бўлиб қолишидан эҳтиёт бўлганлар ва ҳақиқий борлиқ – Аллоҳнинг ишқу ёди билан умр ўтказишни афзал деб билганлар. Тариқатчи шоирлар «ғайр», «сиво», «давъо», «ёлғон», «ағёр» каби атамаларни ҳам мосиво маъносида татбиқ қилганлар.

Мурид – тариқат одобига кўра, маълум бир шайхга боғланиб, ақлу иродасини Ҳақнинг мутлақ иродасига бўйсундирган ва сулук йўлига кирган киши. Муридлик муҳабликдан сўнг эгалланадиган бир даражадир.

Муштоқ – орифларга кўра, Ҳақ дийдорини тўла, кучли шавқ билан кутиш.

Мўй (соч) – ҳақиқат, моҳиятни зоҳир қўлмоқ; талаб йўли ва яна орифнинг «ҳаблул матин»и – мустаҳкам арқони, яъни, Қуръони карим.

«Муту қабла ан тамуту» – «Ўлмасдан бурун ўлинг!» Тасаввуф маслагининг шаклланиши ва кенг тараққий топишида Мұхаммад алайҳиссаломнинг бир қанча ҳадислари

ниҳоятда мұхим ақамият касб этган. Жұмладан, сұғиілік түшунчасининг тамалини ташкил этган «Үлмасдан бурун ўлинг» мазмунидаги ҳадис сұғиій ориф, эран, абдол – яни, Ҳақ ошиқлари учун ахлоқый бир дастур ва амалий ҳәёт низомига айланған. Шу боис Ахмад Яссавий айрим қыматларыда бу ҳадисни изохлаб, уни тарғиб қилади.

Мұхабbat – севги, меҳр, яқынлик ва садоқат ҳисси. Ишқнинг мартабаларидан бири.

Мұхабbat «хибба» ўзагидан яралған сүз бўлиб, «устига тупроқ тортилган уруғ» маънисини англатади. Ҳаётнинг асли ва асоси уруғ бўлгани каби диний, маънавий ва руҳний ҳаётнинг асли ва асоси мұхабbatdir.

Муршид – тариқат пири, тўғри йўлга бошловчи раҳнамо, иршод қўлувчи шайх. «Сайид Амир Кулол қуддиса сирруҳнинг тилларидан кўп ўтар эдики, хузур (ҳозирлик) ва ғайбат (ғойиблик) да ҳам толибнинг руҳоният қуши бир соҳибдавлатнинг тарбияти орқали ба-шарият тухумидан чиқиши зарур. Шундан сўнг бу қушнинг учеб борадиган жойини ҳазрати Илоҳдан ўзга ҳеч ким билмайди». «Муршид (пир) бу – ҳозиқ табиб, муриднинг ҳолига мувофиқ бўлган давони қилади» («Баҳоуддин Балогардон» китобидан).

Мугбача – мажусий, оташпараст, ўтга чўқинувчи; тасаввуфда садоқатли ва самимий мурид, толиб, ошиқ.

Мусҳаф – Қуръони карим.

Муғ дайри – майхона, ичкилихона, ўтга топинувчилар ибодатхонаси. Тасаввуфда ориф ва авлиёлар мажлиси.

H

Нафс – ўзлик, руҳ, зот. Инсонни тўғри ва эзгу йўллардан оздирувчи, гуноҳ ва ёмонликларга етакловчи майл ва истаклар нафсга нисбат берилади. Нафсга бўйсунган кишининг нафси ақлга эмас, шайтонга итоат қилади. «Нафсини таниган Раббисини танийди» ҳадиси ҳам унинг мураккаб ҳилқат эканини билдиради. Фоний ёзди:

Зи нафси тира, Илоҳи, чу нест роҳ ба ту,
Чуз ин чи чора, ки орам аз ў паноҳ ба ту?

(Тангрим, зулмат нафс жиҳатидан сенга боришга йўл тополмагач, у жирканч нафсдан паноҳингга сигинишдан бошқа чорам йўқ!)

Ёки:

Ҳар киши нафс итлигидин айласа ўзни халос,
Ваҳш хайлин айлар ул дашт узра Мажнунвор сайд.

(«Бадоеъ ул-васат», 119, 7)

Тасаввуф аҳли етти хил нафс борлигини эътироф этадилар:

1. **Нафси аммора** – ёмон ва гуноҳ ишларни қилишга буюрадиган ҳайвоний нафс, «Шубҳасиз, нафс ёмонликка буюради» («Юсуф» сураси, 53-оят).

2. **Нафси лаввома** – маломат қиладиган, койийдиган ва ёмонлайдиган нафс. Ёмон ва гуноҳ иш қилганинг ўша иши туфайли уни маломат қиладиган, ҳисобга тортадиган нафс, виждан азоби. Қилган ёмонлиги натижасида пушаймон бўладиган, тавба қиладиган ва узр сўрайдиган нафс («Қиёмат» сураси, 2-оят).

3. *Нафси мулхима* – илҳом ва қашфга мазҳар бўлган нафс. Ниманинг яхши ва савобли, ниманинг ёмон ва гуноҳ эканлигини илҳом орқали биладиган ва ўшангага кўра ҳаракат этадиган, виждан овозини эшигадиган ва тинглайдиган нафс («Шамс» сураси, 7-8-оятлар).

4. *Нафси муттаинна* – қаноатланган, ҳузур ва сукунга қовушган, фазилатларга ўралган, илоҳий феълларнинг тажаллийларига мазҳар бўлган нафс («Наҳъ» сураси, 106-оят, «Фажр» сураси, 27-оят).

5. *Нафси розийя* – ўз шахсий иродаси ва истагидан воз кечган, жалолий ва жамолий тажаллийларни кўнгилхушлик билан кутиб оладиган, қазо ва тақдирнинг ҳар қандай кўринишни мутлақо розилик билан қаршилайдиган, ризо мақомига эришган нафс («Моида» сураси, 191-оят, «Фажр» сураси, 28-оят).

6. *Нафси марзийя* – АЛЛОҲ рози бўлган нафс. «Розияллоҳу анҳум». Бу мақомда АЛЛОҲ розий, банда марзийя. Ўзаро ризо ҳолати («Фажр» сураси 27-30, «Байина» сураси, 8-оят).

7. *Нафси комила ёки «нафси закийя» ёки «нафси сафийя»* – барча камол сифатларини қозониб, инсонларни иршод қилиш мақомига юксалган комил, тоза ва соғ нафс, комил инсон сифати («Шамс» сураси, 9-оят).

Нур – ёритувчи, ойдинлаштирувчи кувват. «Ан-Нур» Асмо ҳуснодан бири. АЛЛОҲ-нинг зоҳир исми билан тажаллийсига нур дейилган. Коинотдаги суратларда ўртага чиқадиган вужуд. Шунингдек, яширин бирор нарсанинг илми ладуний билан юзага чиқиши ва қалбдан мосивони ҳайдайдиган илоҳий воридотга ҳам нур дейилган.

O

Об (сув) – ҳаётдан мурод маърифат бўлгани каби сувдан мақсад ҳам маърифатdir.

Оби ҳайвон – Аллоҳ нурларининг порлаши ва тажаллийси.

Оби ҳаёт – зулматдаги булоқ. Ривоятларда айтилишича, унинг сувидан ичган одам абадий тирик қолади. Тасаввуфда ишқу муҳаббат чашмасидан киноя.

Огоҳ – воқиф, ориф, хабардор, уйғоқлик. Тасаввуфда ҳолни англовчи, тўғри йўлга тушган Ҳақ йўлчиси. Қалб кўзи очиқ валий.

Озод – дунё ва дунё билан алоқадор ҳар қандай боғлиқликдан қутулиб, маънавий хурриятга эришган инсон. ТҲла маънодаги эркин одам.

Ойна – Ҳақни мушоҳада этишга восита бўлган мавжудот. Комил инсоннинг кўнгли.

Оlam – дунё, жаҳон, коинот, борлиқ. Тасаввуфда АЛЛОҲдан бошқа ҳамма нарсага олам дейилади ва олами амр, олами арвоҳ, олами дунё, олами кубро, олами суғро, олами ҳалқ, олами шаҳодат каби бир неча оламлар тушунчаси илгари сурилади. Амр олами билан ҳалқ олами орасидаги фарқ амр оламининг лаҳзада бор бўлганлигидадир. Инсон катта олам ичидаги кичик олам деб ҳам юритилади.

Оли Або – беш киши: Мұхаммад алайхиссалом, қызлари Биби Фотима, күёвлари Ҳазрати Али, набиранлари И моми Ҳасан ва И моми Ҳусайнлар назарда тутилади.

Ориф – ирфон соҳиби. Том маънодаги ҳақшунос. Сўфийларнинг тушунчасида илм-аклга, ирфон – туйгуларга асосланади. Ориф АЛЛОҲ томонидан баҳш этилган ладуний илм воситасида унинг мавжудлигини идрок этади ва мавхум борлиқдан кечиб, Тангри ёди билан умр ўтказади.

Оташ – Аллоҳ ишқининг ҳайбати.

Ошиқ – тасаввуфда Ҳақ ишқига мубтало бўлган киши. Ибн Арабийнинг фикрича, ҳақиқий ошиқ куйидаги сифатлар соҳиби бўлиши керак: «мақтул»лик, күш каби парвоз

эта олиш, доимо бедор яшаш, ғам ва қадарларни пинҳон сақлаш, таркидунё этиш, кўп дарду изтироб чекиши, маъшуқани эслашдан тўхтамаслик, ўзидағи фазилатларга ортиқча аҳамият бермаслик, севгилига итоат этиб, унга қарши боришдан қочиш, нафсадан ҳолос бўлиш, ҳар қандай ҳолатда ҳам сабр қилиш, қалб жунунинга этишиш, маъшуқасини ҳатто ўзидан-да қизганиш...

П

Паймона – ҳақиқат майи; ғайбий нур ва маъноларни идрок қиласидиган орифнинг қалби.

Пири ҳаробот – комил инсонлар ва йўлбошчилар, пири майхона маъносида ҳам келади.

Пири мутон, пири ҳаробот, ҳаммор ва бодафурӯш – майхоначи, ҳазрат пайғамбаримиз саллаллоҳу алайҳи васалламнинг ҳамда пири комилнинг сифатлари. Мұхаммад алайҳиссалом ва асосан муршиддан киноя.

Р

Рамз – сўз замираидаги яширингандан ва аҳли дилдан ўзга киши англай олмайдиган маъно.

Раҳматан лил олами – Ҳазрат пайғамбаримиз саллаллоҳу алайҳи васалламнинг «оламларга раҳмат» сифати. АЛЛОҲу таоло Қуръони каримда «(Эй Мұхаммад алайҳиссалом), дарҳақиқат, Биз сени барча оламларга раҳмат қилиб юбордик», деб марҳамат қиласиди. («Анбиё» сураси, 107-оят). Мазкур Қуръоний ибора асосан наът шеърларда кўпроқ келтирилади.

Рух – юз, бет; афсонавий йирик қуш; шахмат доналаридан бирининг номи. Тасаввудуфда АЛЛОҲ ҳуснининг мазҳари; Рух – кўп исм ва сифатларга эга бўлган якка-ягона илоҳий Зотта ишора. Рух – ҳазрати Вожиб таолонинг тажаллийси, оламдаги нарсалар ва илоҳий исмлар зуҳурини вужудга келтирувчиидир; илоҳий лутф; Баъзи мутасаввифларга кўра, руҳдан мақсад – илоҳий жамолнинг лутф сифати билан тажаллий қилишидир. Бунда Ҳақ «Латиф», «Рауф», «Таввоб», «Мұхәммәд», «Ҳодий» ва «Ваҳҳоб» сифатлари билан тажаллий қиласиди. Рухнинг нурга, зулғунинг зулматга муносабати бор. Гоҳида мосиво (АЛЛОҲдан ўзга нарсалар) мутлақо зулғфа таъбир қилинади. Чунончи, зулф – маҳбуб юзидағи парда ва ниқобидир. Коинот ва қасратдаги нарсалар илоҳий Зот ҳижоби ва ҳақиқиёт Ҳоҳид жамолининг ниқобидир. Рух эса – моддадаги тажаллийт.

Рұх – ҳақиқатидан банда бир оз хабардор бўлган илоҳий сир. Илоҳий бир нафас ва АЛЛОҲ амрларидандир. Ҳақ тажаллийсидир. Рұх наботий рұх, ҳайвоний рұх, инсоний рұх ва изофиий рұх каби қатор турларга ажратилган. Маъшуқнинг камоли назарда тутилиб, унга «Эй рұх!», деб мурожаат этилган.

Рўъятуллоҳ – АЛЛОҲ сирларини ва тажаллийларини қалб кўзи билан сайдир айлаш, маънавий оламни томоша қилиш, Ҳақ жамолига восил бўлиш.

С

Санам – бут. Соликни Худодан тўсиб турувчи нарса.

Сийна – илоҳий илм сифати.

Соқий – маърифат, ҳақиқат бодасини улашувчи. Баъзан соқийдан мурод Кавсардир, у тоғо муршидга ҳам нисбат берилади. Фоний ёзади:

Ҳавои софу май софу соқии софе
Ту ҳам ба аҳли сафо, бар сари сафо мебош.

(*Соф ҳаво, соф май ва софдил соқий, сен ҳам сафо аҳли билан сафоликда бўл*).

Ёки:

Тут, эй соқий, манга бир майки, онинг нашъаси еткач,
Кўнгул беҳол бўлғай, жонға ҳар дам ўзга ҳол ўлғай.

(«Фавойид ул-кибар», 581/9)

Соқий барча мавжудотга файз берувчи, сархушлик улашувчи манбадир. Бошқа бир манбада: «Соқий Худодирки, ошиқларга ҳақиқат майини ичиради ва уларни маҳву фоний қилади» дейилади. Бу сўз (соқий) истиора йўли билан «муршиди комил»ни англатади. Соқий бирор қавм ё қабиланинг диний раҳбари ва ошиқлар юзидан маънавий ҳусн шаробини ичадиган маъшгуқдир.

Соқий ва мутриб – маъно оламидан файз етказувчилар.

Соғар, суроҳи ва мино – орифнинг қалби. Уни хумхона, майхона ва майкада ҳам дейилар. Шаробхона деганда, малакут, маъно ва арвоҳ оламлари ҳам тушунилади. Баъзан семурғ, анқо, иксир, жоми жаҳоннамо ва оиналардан комил инсон англашилади. Баъзи тасаввуф истилоҳларида майхона, буткада, шаробхона деганда илоҳий маърифат ва завқ-шавққа тўла комил орифнинг ботини назарда тутилади.

Сулук – йўл тутиш, яхши йўлга кириш, равиш, сўфиларнинг тариқат йўли. Нафсни тузатиш ва вуслатга эришиш учун тасаввуф йўлига, унинг усул, одоб ва арконини ижро этишга киришиш. Сайр ва сулук: усулига мос бир шаклда тасаввуф йўлида юриш, бир жойда тўхтаб қолмаслик. Солик деб тасаввуда муттасил Ҳақ томонга сайр қилувчи кишига айтилади.

Сұхан (сўз) – гайб олами билан ошнолик ва унга ишорат.

Сўфий – тасаввуф йўлида юрган, тариқат одобу арконига риоя қиласиган, ҳалқ орасида бўлса ҳам Ҳақ билан бирга бўлган киши. Сўфий – тақводор, қаноаткор, саҳоватпеша бўлиб, жамият, инсоният ва ҳайвонот манфаати учун хизмат қилишни ўзининг вазифаси деб билади. Сўфий қалбини нафсоний ҳислардан мусаффо айлаб, дунёвий чиркинликлардан поклайди. Сохта сўфий эса авом, риёкор ва мунофиқдир.

T

Тавҳид – тасаввуда АЛЛОҲни битта (ягона) деб билиш, ёлғизлигини тан олиш, сўфиийликнинг бешинчи босқичи, сүфийнинг Аллоҳга етишуви, у билан ниҳоятда яқинлашуви. АЛЛОҲнинг ягоналиги. Унинг зотини ақдий тасаввурлар ва зеҳний хаёллардан ҳоли қилиш. Тавҳид уч хилдир: 1. Ҳақнинг ўзини ягона ва тенгсиз эканини билиши; 2. Ҳақнинг ягона ва тенгсиз эканини ҳалққа билдириши; 3. Ҳақнинг ягона ва тенгсиз эканини ҳалқнинг тил билан иқрор айлаши.

Тасаввуда тавҳид ҳоли шундайки, сўфий фақатгина Бир (АЛЛОҲ)ни кўради ва Уни билади. Ундан бошқа борлиқни кўрмайди ҳам, билмайди ҳам. Шу жиҳатдан нафсидан фоний ва Ҳақ билан боқийлик ҳолига эришган мутасаввифлар мувахҳид ва тавҳид аҳли дейилади. Ҳалқнинг тавҳиди Худойи таолони Бир сифатида эшлиши, зиёлилар тавҳиди Бир билиш, хосларнинг тавҳиди Бир кўришдир. Тавҳид мақомларидан «ла машҳуда иллаллоҳ»нинг уч мартабаси бор: феъл тавҳиди – Ҳақ таоло феъллари билан соликка

тажаллий этганды, солик барча феълларни Ҳақдан күради ва «ла фоъила иллаллоҳ» дейди; сифот тавҳиди – Ҳақ соликка сифатлари билан тажаллий этганды, солик АЛЛОҲни ва Унинг сифатларини күради; Зот тавҳиди – Ҳақ соликка зоти билан тажаллий этганды, солик мавжуд ўлароқ фақатгина АЛЛОҲни күради ва «ла мавжуда иллаллоҳ» дейди. Ваҳдати вужуд аҳлининг тавҳиди ҳам шудир.

Тажаллий – кўриниш, жилваланиш, жилоланиш, партавланиш; Ҳақ таоло лутфига мусассар бўлиш; ғайбдан келадиган ва қалбда намоён бўладиган илоҳий нур ва сирлар. Тажаллий – илоҳий файзнинг солик кўнглида зуҳур айлаши, ғайб нурларидан пайдо бўлган ҳол. Фоний ёзади:

Чу рў кушод, зи Фони асар намонд дигар,
Чунон к-аз оташи барқи таҷалли аз ҳошок.

(Тажаллий яшинининг ўти тушганда ҳас ва ҳашакдан асар қолмагани каби ёр юзини очгач, Фонийдан ҳам асар қолмади).

Ёки:

Магар тажаллийи ҳуснунгға мазҳар ўлди қүёш
Ки, зоҳир айлади онча жило била ёғду.

(«Бадоеъ ул-васат», 506/4)

Тажаллий икки қисмдир: 1. Руҳоний тажаллий 2. Раббоний тажаллий. Бу ҳам иккига ажралур: 1. Улуҳият тажаллийси. 2. Рубубият тажаллийси. Буларнинг бири ҳазрати Мұхаммад саллаллоҳу алайҳи васалламга, иккинчиси ҳазрати Мусо алайҳиссаломга тегишлидир. Тажаллий – доимо ғайбдан шуҳудга, зулматдан нурга, номаълумдан маълумга ўтиш, демақдир. Тажаллий соликка баъзан жазба, баъзан сукунат беради. Тажаллий тўртга бўлинади: зотий тажаллий – илоҳий зотнинг зоти учун тажаллийси; сифот тажаллийси – илоҳий сифатларнинг банда кўнглида зуҳур этиши; исм тажаллийси – Ҳақ исмларидан бирининг банда дилида зоҳир бўлиши; феъл тажаллийси – илоҳий феълларнинг банда қалбидан юзага келиши. Ҳақ таоло ҳар лаҳза, ҳар ерда турли мартабаларда тажаллий этади, яъни, ўзини ошкор қиласди.

Тажрид – мужаррад бўлмоқ. Мужаррад деб яланғоч ва бўйдоқ кишини айтадилар. Сўфиylар истилоҳида дунёвий ғараз ва андишалардан батамом холи бўлиш тажриддир.

Тажрид-тафрид – соликнинг зоҳиран молу мулкдан, ботинан зиддиятли фикр ва тушунчалардан ўзини халос айлаши. Тажрид молик бўлмаслик, тафрид эса мамлук бўлмасликдир. Тажрид қалбни мосиводан қутқариш, тафрид Ҳақни фард, яъни, қиёссиз, тенгсиз кўришдир.

Талаб – матлубдан муродни қидирган, излаган одам.

Тараб – истилоҳда Ҳақ билан унсият(яқинлик) ҳосил қилиш.

Тарсо – замима (ёмон) сифатлардан халос бўлган ва ҳамида (яхши) сифатларга эришган ҳамда нафси амморадан қутилган руҳоният одами.

Тарсобачча – ғайб оламидан солик қалбига ворид бўлган (куйилган) ғайбий воридотлар. Тарсобачча – раббоний жозиба ва руҳоний жолиба (жалб қилувчи нарсалар)дир. Баъзилар руҳлар оламидан кишилар қалбига ғалаба қилиб файз етказган ва нафслар қутқисидан халос қилган кишини тарсобачча дейдилар.

Тариқат – лугавий маъноси йўл демақдир. Тариқат – инсонларни маҳсус таълимтарбия билан гўзал ахлоқ, покиза қалб ва латиф руҳ соҳиби этадиган, охир-оқибат АЛ-

ЛОҲга яқинликни таъминлайдиган ўзига хос маслак ва таълимот йўлидир. Аммо тариқат шариатдан фарқли ўлароқ, бир талай хусусий талаб, усул ва қоидаларига эга йўлдир. Яъни тариқат аҳли шариат амрларини бажариш билан бир қаторда қўшимча нафл ибодатларни ҳам адо этади. Қаттиқ риёзатлар чекиб, суннатта жиддий эътибор қаратади. «Тариқат» сўзидағи ҳар бир ҳарф солик зиммасига талаб қилмоқ (Т), рози бўлмоқ (Р), яқин бўлмоқ (Й), курб кўрсатмоқ (К) ва бутқул таважжух (Т) каби мажбуриятларни юклайди.

Олимларнинг аниқлашича, тасаввуда 160 дан зиёд тариқат ва тариқат тармоқлари бўлган. Анъанага кўра, тариқат уч асосий таркибга ажратилган:

1. *Тариқи ахёр* – хайрли инсонлар йўли. Тариқи арбоби муомалот деб ҳам таърифланган ушбу йўлнинг асосини зуҳд, тақво ва ибодат ташкил қилган. Шу боис унга зоҳидлар ва обидлар йўли сифатида қаралган. Бу йўл – Ҳаққа етишишнинг узундан-узун йўли. Уни танлаганлар орасида мақсадга эришганлар ниҳоятда кам бўлган.

2. *Тариқи аброр* – яхши инсонлар йўли бўлиб, тариқи тасфия ва муҳоҳада деб ҳам юритилган. Бу йўл – нафс ила курашиш, риёзат ила қалбни ёмонлик ва чиркинликлардан поклаш, ахлоқий комилликка етишиш йўли ҳисобланган. Хоҳ Ҳақ билан бўлсин, хоҳ ҳалқ билан бўлсин, муносабат ва алоқада ихлос ҳамда тўғриликдан чекинмаслик ушбу йўлнинг бош талаби бўлган.

3. *Тариқи шуттор* – ошиқлар йўли. Унинг иккинчи бир номи – тариқи соирин. Бу – ишқ, муҳаббат ва жазба билан мақсадга эришиладиган йўл. Бу йўлга кирган киши ишқ ва жазба мақомига юксалгунига қадар жуда кўп мақомлардан ўтмоғи шарт бўлган. Чунки ушбу йўлда сайри сулук асосдир.

Тариқатларнинг ибтидоси ҳазрати пайғамбар Мұҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайхи вассалламга бориб боғланади. Тариқатлар у Зотнинг икки буюк саҳобаси – ҳазрати Абу Бакр ва ҳазрати Али томонидан давом эттирилган. Ҳазрати Абу Бакрга бориб боғланадиган тариқатлар зикри хуфияга асосланган. Зикр ва дуоси очиқ ҳамда баланд овозда, жамоат ҳолида ижро этиладиган жаҳрий тариқатлар ҳазрати Алига нисбат берилган.

Турра – жамолга киноя.

Φ

Файзя илоҳий – Ҳақ таолодан етгувчи файз. Икки қисмга ажратилган: бири – файзи ақдас, иккинчиси – файзи муқаддас. Дастрабкисига илм мартабаси орқали, кейингисига ҳақиқат ва олий моҳият туфайли эришилади.

Фано – йўқ бўлиш, фоний бўлиш. Нарса ва ашёларнинг сўфиий назаридан барҳам топиши. Фанонинг туб маъноси – қулнинг ёмон ахлоқ ва феълларни тарқ қилиб, АЛЛОҲнинг гўзал сифатлари ва илоҳий феълларига эришиши, башарий иродадан илоҳий иродага кўчиши. Фано ҳолидаги ошиқ «мен»лигини унугиши билан тавҳид асрорига соҳиб бўлади. Тавҳиднинг юқори даражаси эса фанофиллоҳдир. Бу эса инсон зот ва сифатининг Ҳақ зоти ва сифатида фоний бўлиши.

Тасаввуда фано фил ишқ тушунчаси ҳам мавжуд. Бунга кўра кўнгил тасфияси ва рӯҳни даражама-даражага юксалтириш орқали фано фил ишқ даражасига эришилади. Алишер Навоий «Ишқ агар комилдурур, ошиқ қилур маъшуқни ҳам» сатрида фано фил ишқ мақомига ишора қилган. Факру фано эса маънавий бойлик мақоми. Фоний ёзди:

Фони, ба роҳи фақру фано хок агар шавӣ,
Болои чарх ҷой кунӣ аз улуввашон.

(Фоний, агар фақру фано йўлида тупроқ бўлсанг, шаъну шавкатинг улуглигидан чархнинг тўридан жоёй оласан).

Ёки:

Зоҳидо, сен бўл риё авжи уза маснаднишин
Ким, Навоийга эрур фақру фано туфроғи хўб.

(«Бадоеъ ул-васат», 48/7)

Фақр – тариқат йўлига кирган орифнинг тўртинчи мақоми; фақирлик – бу моддий етишмовчилик ёки тиланчиллик қилиш эмас, балки, АЛЛОҲу таборак олдида ўзини ожиз, гарип ва фақир ҳис қилишdir. Фақр мосиводан ҳолос бўлиш, таваккул туйғуси билан яшаш демакдир. Фақр шараф хирқаси, пайғамбарлар ва солиҳларнинг либосидир. Фақр тоҷини кийған икки жаҳонда султондир. Шу боис фақр тасаввуфнинг асоси ва манбаи ҳисобланади. Пайғамбар алайҳиссалом: «Фақирлик фахримдир» деганлари учун ҳам ориф инсонлар фақирлик билан фахрланганлар. Бу фахрланиш ҳалққа камбағаллигини, ти-ланчиларга хос ҳаётини кўрсатиш эмас, АЛЛОҲ олдида ожиз ва фақирлигини ҳис этиб ёлворишидир.

X

Харобот – шаробхона. Суфийлар истилоҳида башарий сифатларнинг хароб, жисмоний вужуднинг фоний бўлишидир. Хароботий ундан беихтиёр илоҳий маърифатлар со-дир бўладиган комил инсондир. Хароб – башарият оламининг хароб бўлишига ишора-дир. Фоний ёзади:

Дил, ки дар дайри харобот зи ман шуд ғоиб,
Боз турсед аз он мугбачаи кақкулаҳаш.

(Харобат дайрида дилим ғойиб бўлди, кулоҳини қия қўндирган мугбачадан ўшани сўранглар).

Ёки:

Кир харобот ичраким, бир журъасидин еткуур,
Файзни юз шайхча базм аҳлига хаммор файз.

(«Фавойид ул-кибар», 278/5)

Хат – кибриёлик (улуглиқ, буюклиқ) хитоби; Муҳаммадий ҳақиқатга, баъзан, вужуд мартабасига яқинроқ бўлган арвоҳ оламига ишора; маҳбуб юзига латофат, нозиклик, гўзаллик билан чизилган хат. У барча нозиклик ва хусну жамол нуқталарини жамловчи-дир. Фоний ёзади:

Соқиё, дарҳацри он рухсору хат бо ман расон
Оби оташранг, то дудам барорад аз димог.

(Эй соқий, ул рухсору хат ҳажерида ўтдек май келтир токи димогимдан дуд чиқарсин).

Еки:

Холу хатинг хәёлидин, эй сарви гульузор,
Гоҳе кўзумга хол тушуптур, гаҳе губор.

(«Farojib us-sigar», 171/1)

Хат ва маҳбуб юзини кўрган шак-шубҳасиз, касратни ваҳдат деб билади, маълум бўладики, ваҳдат – қундуз, касрат кечасидир; хат – гайб олами. У вужуд мартабасига яқинроқ бўлган арвоҳлар олами борлиқларига ҳам ишора, дейдилар.

Хол – ҳақиқий ваҳдат нуқтаси ҳисобланади. У касрат – кўпликнинг бошлананиши ва интиҳосидир. Афёрнинг идрок ва шууридан беркитилган ва маҳфий қилинган. «Барча амрлар ундан бошланади ва унга қайтади ...». Хол йўқлик оламини англатиши билан бирга Мутлақ зот ягоналигига ҳам ишорадир. Фоний ёзади:

Тоири қудсаму холи рухи ёрам ҳавас аст,
Сўи гулзори чамолаш пай ои дона равам.

(Муқаддас қушману ёр юзининг холи менга ҳавасдир, ўша дона йўлида жамолининг гулзори томон бораман).

«Миръотул ушшоқ»да вужуд фалагининг маркази бўлган қалбнинг сувайдо нуқтаси бу холни жилолантирувчи ва зоҳир қилувчи жойдир, дейилган. Баъзи мутасавифларга кўра, хол – тоат нурлари ичидаги маъсият зулматидир. Агар яхшилик оз бўлса, хол дейдилар. Холнинг қора рангта ташбиҳ қилиниши гайбий ҳақиқатдир, идрок ва шуурдан панададир; мабдаъ ва касрат интиҳосининг ҳақиқий ваҳдат нуқтасидир. Ва яна Мутлақ Зот ваҳдатидан киноя ҳам дейдилар. Қора хол деганда, баъзан, гайб олами тушунилади.

Хум – сир мартабаси ва руҳий латифа. «Аҳадиятул жамъ» ва мавқиф (тўхташ, тин олиш мақомлари)га ҳам айтилади. Аҳмад Яссавий ҳикматларида «хуми ишқ» ибораси кўп қўлланилган. Фоний ёзади:

Фам кунадат чу қасди ҷон, оп панаҳ ба майкада,
К-аз пай дафъи хайлар фам лашкари хум кашида саф.

(Агар гам жонингга қасд қилса, майхонани паноҳ қил, чунки у ерда гам хайлани қайтариш учун хум лашкари саф тортган).

Еки:

Эй Навоий, хирқа зайлидин ариттинг дурди хум,
Бизни бу дайри фанода покдоман айладинг.

(«Бадоев ул-васат», 348, 7)

Ч

Чашм (қўз) – ашёлар (нарсалар)да Ҳақни мушоҳада қилиш. Бу мушоҳадакорлик лаёқати басарий сифат деб таъбир қилинади. Яъни, солик назаридан бирор нарсани четда қолдирмайдиган фойдали ва зарарли нарсаларни назорат қилиб турувчи, унинг барча яхши ва ёмон аҳволига тааллукли басарий сифатлар. Фоний ёзади:

Зи нозу ғамза гоҳи чашм агар во қардИ он маҳваш,
Зи ҳайрониЙ, ки дорам дар рухаш, ҳайрони ман буди.

(У маҳваш гоҳо нозу ғамза билан кўзини очса эди, юзига ҳайрот билан термулганимни кўриб, ҳайрон бўлиб қоларди).

III

Шайдо – жазба ва шавқ аҳлидан киноя.

Шамъ – АЛЛОҲнинг нури, илоҳий нур қуёши; тажаллий. Фоний ёзади:

З-оташи шамъ на танҳо дили парвона бисўхт,
К-оташи шамъ ҳам аз шўълаи парвона заданд.

(Шамнинг ўтида фақат парвонанинг юраги куймайди, шамнинг ўти ҳам парвона шуъласидан ёнди).

Ёки:

Жон қуши ўртамасун деб ёпма ўтлуқ чеҳраким,
Шамъ ўтин кўргач куярдин айламас парвона бок.

(«Бадойиъ ул-васит», 325/3)

Шароб, май, бода – муҳаббат; асосан, ишқ-муҳаббат шароби. Май – илоҳий май. Нақл қилинишича, Ҳазрати пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам меърожда илоҳий ишқ шаробидан тотиб, беҳуш бўлган эканлар. Шу боис ишқ шароби тасаввуф адабиётида асосий тимсоллардан бўлиб келган. Шароб – ишқ, илоҳий муҳаббат; ишқнинг ғалаба қилиши. Ҳақиқий маҳбуб жилваланиб, муҳаббат ғалаба қилган пайтда, солик қалбига қуилиб уни маству беҳуш қилувчи завқ, важд ва ҳолатдир. Бу ҳолат чулғаб олганда ақл муҳокамалари ва хаёл ҳоҳишлари зойил бўлади, маству мустағрақлиқ ҳолати юз беради. Шароб – мастиқдан киноя ва Ҳақ муҳаббатининг жазбасидир. Фоний ёзади:

Чунин май бошад аз хумхонаи тавфиқи ЯздониЙ,
Ки натвон ёфтсан, эй дил, ба зорию зару зўраш.

(Бундай май Тангри тавфиқининг хумхонасида бўлади, эй дил, уни зар, зўр ва зорланниш билан топиб бўлмайди).

Пайғамбар алайҳиссалом АЛЛОҲ таолодан ҳикоя қилиб айтдилар: «Эй Аҳмад (яъни, Муҳаммад алайҳиссалом), менинг ҳузуримда дўстларим учун бир шароб бор. Қачонки (дўстларим) уни ичсалар маст бўладилар. Агар маст бўлсалар хурсанд бўладилар, агар хурсанд бўлсалар талаб қиладилар, агар талаб қилсалар топадилар, агар топсалар тавба қиладилар, агар тавба қилсалар ҳолос бўладилар, агар ҳолос бўлсалар етадилар, агар етсалар бирлашадилар, агар бирлашсалар улар билан менинг орамда ҳеч қандай фарқ қолмайди». (Муҳаййир, «Девон», «Муҳаррир», 2010, 23-б.)

Шароби хом, шароби пухта – хом шароб ҳақиқий бандаликдан йироқ бўлган гўзал ҳаёт бўлса, пухта (етилган, пишган) шароб – бандалик, ошиқликнинг мусаффо, холис ҳаётидир.

Шаробан таҳуро (тоза, соф шароб) – Қуръонда зикр қилинган ва мўъминларга жантада улашиладиган шароб. Шайх Акбарободийнинг «Нодир ул-меъроҳ» асарида ёзилишича, мўъминлар жантада шароби таҳурдан иссалар, АЛЛОҲ таолонинг беназир ва бекиёс дийдорига мушарраф бўлар эканлар (қаранг: «Инсон» сураси, 21-оят).

Шўх – нозли дилбар; илоҳий жазба ва илоҳий тажаллий.

K

Қад – ваҳдат оламига таважжуҳ қилиш учун қойим бўлмоқликинди айтадилар.

Қаландар – дарбадар кезувчи, эшикма-эшик тиланчилик қилиб юрувчи, қаландарлик қиласидан, шунингдек, қаландария тариқатига мансуб киши. Тасаввуғий шеърларда асосан дарбадар кезувчи Ҳақ ошиғи сифатида талқин қилинади. Алишер Навоий асарларида сохта, текинхўр қаландарларни қаттиқ танқид қилган бўлсада, шеърларида ошиқнинг турли ҳолатларини ифодалаш учун қаландар атамасидан фойдаланади.

Қаландар ва қаллош – маъно товланишларига кўра сафо аҳли, тарқ аҳли ва фано аҳли назарда тутилади. Фоний ёзади:

Н-аз қаландарвашияст ин сару по барҳанагӣ,
Кафшу дастгор ба май ҷумла гарав шуд ин шаб.

(Менинг ялангочлигим қаландарлигимдан эмас, балки бу кечаковуши ва салламнинг барини майга гаров қўйганимдандир).

Ёки:

Илгида жому кўтар май ичра олам ҳолини;
Ёраб, ул Жамшид ё майхона қаллошимудур.

(«Бадоеъ ул-васат», 173/6)

Қоба қавсайн – икки ёй оралиғи, яқин масофадан киноя. Бу ибора Қуръонда зикр қилинади ва меъроҳ кечаси қурб манзилида АЛЛОҲ ва Мұҳаммад алайҳиссаломнинг ўзаро яқинлашувини ёки йўлда Мұҳаммад алайҳиссалом ва Жабраил фаришта ораларидаги масофа яқинлитини англатади.

Қолу бало – Ҳақ таоло Одам болаларининг пушти камарларидан қиёматта қадар дунёга келажак барча зурриётлардан: «Мен сизларнинг Парвардигорингиз эмасманми?» деб сўраганида, улар: «Ҳа, Сен Парвардигоримизсан, бизлар бунга шоҳидмиз», деганларини эсланг» («Аъроф» сураси, 172-оятдан олинган ибора).

Қомат – севикли ёр; муҳаббат манбаи; қалбнинг юқори оламга таважжуҳ қилиши, сифинишга муносиб назарда тутилади. Зоро, Ҳудодан бошқа сифинишга муносиб эмас.

F

Ғамза – кўз ишораси, кўз билан ишора қилиш, ноз ва дилбарона ишва билан кўз сузиш, боқиш. Тасаввуғда қўрқув ва умид (хавғу ражо); идрок қилинган ишоратлар. Фоний ёзади:

Диламро андар он зулф аз тапидан ғамза таскин дод,
Диҳад қатл изтироби мурғи домафтодаро ором.

(Тузоққа тушган қушини қатл изтиробдан қутқаргани каби, унинг ғамзаси зулғига мубттало бўлган дилимга ором берди).

Ёки:

Ул ғамза қон қилурға, ул күз вафо қилурға,
Бедоду зулм боис, нозу итоб монеъ.

(«Фавойид ул-кибар», 291/5)

Фарид – мусофир, кимсасиз, ажойиб, нодир, қизик, камёб. Солик асл ватани бўлмиш руҳлар оламидан келганини ва ўткинчи дунёда фурбатда яшаётганини ҳис қилса, фарид дейилади.

X

Ҳаблул варид – бўйин томири. Қуръондаги: «Биз инсонга унинг бўйин томиридан ҳам яқинроқмиз» оятига ишора («Қоғ» сураси, 16-оят)

Ҳайрат – ҳайрон қолиш, ажабланиш. Қалбда юз очган тажаллий туфайли соликнинг англаш ва муҳокамадан тўхтайдиган бир ҳолга етишиши. Фоний ёзади:

Гоҳ чашмам бар рухаш аз айни ҳайрат монда боз,
Гаҳ сарам бар пояш аз рўи вифоқ афтода буд.

(Гоҳ кўзим юзига ҳайрат билан тикилиб қолар, гоҳ бошимни муҳаббатдан оёғига қўярдим).

Ёки:

Кўнгулу кўз санга муштоқу йўлуқсанг, чиройингдин
Ани бехудлуг этиб баҳрасиз, аммо муни ҳайрат.

(«Фавойид ул-кибар», 76/6)

Абу Наср Сарроҳнинг таърифлашича, ҳайрат таҳаммул, тафаккур ва ҳузурланиш асносида орифларнинг қалбларида юзага келган, уларни фикрлаш ва муҳокама юритишдан четлаштирган «бадиҳат», яъни ёришиш, ойдинлашиш, ойдинликдир. Шиблийдан ҳайрат ҳақида сўраганларида, у: «Ҳайрат икки турлидир: бири – гуноҳ қилиш кўркувинг шиддатидан туғилган ҳайрат, иккинчиси эса қалблардан ўрин олган таъзим туйгусидан майдонга чиқсан ҳайрат», деган экан. Ҳайрат фанофиљлоҳ ҳолига кўтарилиш учун восита бўладиган мақомлардан бири ҳамдир

Ҳал мин мазид – «Яна қўшимча борми?» «Яна зиёдаси борми?» маъноларини билдирадиган Куръоний ибора. «У Кунда Биз жаҳаннамга: «Тўлиб битдингми?» дермиз, у эса: «Яна қўшимча борми?» дер («Қоғ» сураси, 30-оят). Тасаввуфий асарларда бу ибора орқали ёрнинг чексиз нозу истигноси ва фазилатларига ишора қилинади.

Ҳақиқат – қалбнинг доимий суратда АЛЛОҲнинг ҳузурида бўлиши, бир лаҳза бўлса ҳам шубҳага бормаслиги, илоҳий оламда мушоҳада қилинадиган, аммо ифода қилиб бўлмайдиган, кашф ва илҳом йўли билан билинадиган маънавий ҳақиқатлар, маърифат. Тариқат сирри, яъни, латоифалар нури зоҳир бўлса, ҳақиқат дейилади.

«**Таҳқиқ**» – ҳақиқат мартабасига етиш учун бутун қувватини ва тоқатини сарфлаш, «таҳаққуқ» – ҳақиқат мартабасига етишиш. «Ҳақиқати Мұхаммадийя» – ҳақиқатлар ҳақиқатидир. Илк ҳақиқат «АЛЛОҲ биринчи бўлиб, Ҳазрати Мұхаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам руҳини ва нурларини яратди, кейин ҳамма нарсани шу руҳ ва нурдан, шу руҳ ва нур учун яратди» шаклидаги ишонч, нури Мұхаммадий ва ақли куллий ақидаси.

Ҳақиқат бир неча маънода қўлланади. Жумладан, Худони таниш ва билиш; мажознинг зидди; банданинг Худо васлига интизорлик ҳолати; Ҳақ жамолини кўрсатиши; нарсалар манбаида илоҳий қудрат ва санъатни мушоҳада этиш ва ҳоказо.

Ҳақиқат шариат ва тариқат босқичларидан кейинги мақом бўлиб, Илоҳий Зот маърифатини ифодалайди. Тасаввуф буни «Шариат – соликнинг жисми, ҳақиқат – унинг руҳи» деб таърифлайди. Сўфийлар ҳақиқатга етишишни асосий мақсад деб биладилар. Сайру сулук натижасида моддий ва маънавий тўсиқлардан ўтиб, ўз нафсларининг асл жавҳаридан, яратилиш ва дунёга келиш сирларидан огоҳ бўладилар. Баъзи сўфийлар бу мақомни фанодан сўнгти бақо деганлар. Бу тушунчанинг ривожланиши асосида астасекин «комил инсон» тушунчаси юзага келган.

Ҳижоб – парда, тўсиқ. Ошикни маъшуқидан ажратадиган ёки йироқлаштирадиган парда. Фоний ёзди:

Он коқули мушкин, ки ба рух гашт ниқобат,
Оҳаст маро кор пай рафъи ҳичобат.

(Мушкин қокашинг юзингга ниқоб бўлди-ю, менинг ишим бу ҳижобининг кўтарилиши
пайида оҳ чекши бўлди).

Ёки:

Ўзлугининг ҳижобидин кимки ўзин ҳалос этар,
Ўзга қаёнки солса кўз, мумкин эмас ҳижоб анга.

(«Наводир уш-шабоб», 10/7)

Дунё ва охиратга оид тамаъ ва ниятлар инсонни АЛЛОҲдан йироқлаштирувчи ҳижоблардир. Нафс майллари ва шулар туфайли туғиладиган катта-кичик гуноҳлар ҳам Ҳақ ва солик орасини тўсиб турувчи ҳижоблар ҳисобланади. «АЛЛОҲ ила қул орасида нурдан ва қоронгуликдан майдонга келган етмиш минг парда бордир», дейди Нажмиддин Кубро. Оддий ҳижоб – парда, моддий олам билан маънавий олам орасидаги нафсоний ва зулмоний пардалар, ҳақиқатни кўришга моне бўладиган ёпқич. Кишининг Ҳақ ва ҳақиқат орасидаги пардаси. Ҳижоб ва парда фақат нафсdir.

Ҳол – меҳнат орқали кўлга киритилмайдиган Ҳақ неъмати. Мақомларга эса меҳнат билан эришилади. Ҳол – сўфийнинг юксак маънодаги маънавий-руҳий ҳолати; кайфиёт, қувват. Ҳол ўзгарувчандир. Ҳол ўзгаришларини бошидан кечирган солик ҳол соҳибидан мақом соҳибига айланади. Ҳол – ошикка маъшуқнинг лутфи. Ҳол эгаси ишқ түғенида ҳолдан ҳолга юксалиб боради.

Ҳол соликнинг хоҳиш-иродасисиз АЛЛОҲдан қалбга етган маънолар, файзлардир. Илми ҳол – шариат, илми ҳол – тариқат. Тасаввуфда соликнинг ҳоли мухим аҳамиятга эга бўлгани учун ҳам тасаввуф баъзан илми ҳол деб юритилади. АЛЛОҲнинг розилигини топган тақводор инсонлар «ҳол соҳиби»дирлар. Шунинг учун ҳол соҳиби валий маъносида ҳам кўлланади.

Ҳол соҳиби – маънавий ҳолати яхши бўлган, тасаввуфий ҳолларни кўриб ва яшаб таниган; важд, жазба ва истиғроқ ҳолатида бўлган, сакр ва талвин соҳиби, ҳолига ҳоким инсон.

Ҳусн – гўзаллик, чирой. Илоҳий ҳусн. Энг мукаммал камолот ва сифатга эга бўлган Зот. Ҳақ. «АЛЛОҲ гўзалдир ва у гўзаликни севади» (Ҳадиси шариф). Ҳақ зотидаги барча мукаммал камолот; АЛЛОҲ жамоли, маҳбуб дийдори. Фоний ёзди:

Зулф шуд бурқаи рух ҳарду, vale бурқаи ту,
Он чи ҳусн аст, ки бурқаъ бувадаш зулмату нур?

(Зулфинг юзингга парда-ю, иккиси ўзингга пардадир, бу қандай ҳуснки, нур ва зулмат унга ниқобдир).

Ёки:

Жамол мулкида сен ҳусн шоҳи, мен мунглув,
Шаҳ этса раҳм не тонг, чун эрур гадо ожиз.

(«Бадоеъ ул-васат», 205/6)

«ҲАМСАТ УЛ-МУТАҲАЙИРИН»НИНГ ИЗОҲ ВА ТАРЖИМАЛАРИ

1. а.: Сен (Аллоҳ) покдирсан, бизда (сени танийдиган) илм йўқ, магар сен билдирган (миқдорда бор).

2. а.: Кимки олимни ҳурмат қилса, гё мени (пайғамбарни) ҳуртмат қилибди.

3. а.: Аллоҳ унга (Мұхаммад алайҳиссаломга), унинг хонадон аҳлига, саҳобаларига ва унинг тобеларига салоту саломлар йўлласин! Сўнгра...

4. а.: [Аллоҳ] гуноҳларини кечирсин ва айбларини бекитсин.

5. а.: «Олимлар пайғамбарларнинг меросхўрлариридир» (ҳадиси шариф).

6. а.: «Умматимнинг олимлари Бани Исройлнинг пайғамбарлари кабидир» (ҳадиси шариф).

7. а.: Аллоҳ сиррини муқаддас сақласин ва қабрини нурли қилсин.

8. яъни, ҳайратланганлар бешлиги.

9. 817 – 1414 й.

10. 893 – 1487/88 й.

11. яъни, юрак томчиси. Баъзи қўллэзмаларда қасиданинг бошқача номи кўрсатилган.

12. Шеърнинг мазмуни:

Ой ва йилларнинг кенг майдонида тақдир чавгони тўпдек у ҳолдан бу ҳолга ташлаб турганда, мен, Пайғамбарнинг Маккадан Ясирибга (яъни, Мадинага) кўчишидан 917 [йил] ўтганда, иззат ва қадимилик парвозгоҳининг энг юқори чўққисидан, мана бу энг тубанликка келиб қанот ва қўйруқни бўшаштирганман. Букун эса, ҳис ва хаёлнинг бу сиқиқ ерида умр жиловини саккиз юз тўқсон уч санасига тортиб еткурдим.

13. 898 – 1492 й.

14. а.: мужтаҳидлар (яъни, диний қоидаларга ўзгартиришлар киритувчи, ижтиҳод қилувчилар) пешвоси.

15. Навоий Жомий наسابини Шайбон номли қабиланинг маликларидан Мұхаммад бинни Ҳасан бинни Абдуллоҳ бинни Товус бинни Ҳурмуз Шайбоний деб кўрсатади.

16. а.: мўминлар амири. Бу ерда Мұхаммад (с. а. в.) пайғамбардан кейинги иккинчи халифа ҳазрат Умарнинг лақаби сифатида ишлатилган.

17. Аҳмади Жом – тасаввуфнинг шайхи ва машҳур шоирларидан (вафоти 1141 й.).

18. Қитъанинг мазмуни:

Туғилган жойим Жом ва қаламим томчиси Шайх ул-ислом (Аҳмади Жомий назарда тутилади) жомидан бир қатрадир.

Бинобарин, шеърлар дафтарида ҳар икки маънода (шоир бу ерда икки жиҳатга: ҳам Аҳмади Жом таълимотининг унга таъсирига, ҳамда у сиймонинг Жом вилоятида таваллуд топганига ишора қўлмоқда) тахаллусим Жомийдир.

19. Фаҳриддин Луристоний – тасаввуф шайхларидан. Уни машҳур шайх Ҳафизуздин Умар Обардиҳийнинг истеъдоли шогирди сифатида тилга оладилар.

20. яъни, дўстликнинг ёқимли ислари. Жомийнинг суфий арбоблар, тасаввуф шоирлари ҳақидаги тазкирасининг номи.

21. Ясриб – Мадина шаҳрининг қадимий номи. Шеърда Муҳаммад (с. а. в.) пайғамбарнинг Маккадан Мадинага кўчиши назарда тутилади. Навоий Жомийнинг Жомдан Ҳиротта келишини ана шу воқеага ўхшатади.
22. Зайнуддин Абубакр Тоёбодий – даврнинг машҳур аллома ва шариат пешволаридан. Вафоти – 791/1388 – 89.
23. Саъдуддин Масъуд ибн Умар Тафтазоний (1322 – 1389) – Марказий Ўрта Осиёнинг машҳур филолог олими, поэтикага оид рисолага шарҳ сифатида ёзилган «Мухтасар ал-маоний» асарининг муаллифи.
24. Амир Ҳусрав Дехлавий (1253 – 1325) – Ҳиндистонда яшаб ижод қилган форсийтўй шоир. У Низомий Ганжавийдан кейин «Ҳамса» яратиб, хамсачилик анъанасини давом эттирган ижодкордир. Ҳусрав Дехлавий лирик девонлар ва бошқа кўп асарлар муаллифи.
25. а.: Аллоҳ уларнинг сирларини муқаддас қилсин.
26. Саъдуддин Кошгари – Ҳиротнинг машҳур шайхларидан бири 1456 й. 13 майда вафот этган. Жомий Саъдиддин Кошгарийнинг қизига ўйланган.
27. Нақшбандийлик – тасаввуф тариқатларидан бири. Бу тариқатни Ҳазрат Баҳовуддин Нақшбанд (1318 – 1389) мукаммал бир ҳолга келтирганликлари учун у кишининг номи билан аталади. Бу таълимот суннатга мувофиқ бўлгани ва ҳаётлилиги учун бутун дунёга кенг тарқалган.
28. Баҳовуддин Умар, Муҳаммад Асад ва Боязид Пуроний – тасаввуфнинг машҳур шайхларидан.
29. а.: мажоз – ҳақиқат кўпригидир.
30. Шоҳруҳ – Амир Темурнинг иккинчи ўғли. 1409 – 1447 йилларда ҳукмронлик қилган.
31. Абусаид – 1457 – 1469 йилларда ҳукмронлик қилган темурийлардан, у Темур ўғли Мироншоҳнинг набираси.
32. Ҳусайн Бойқаро (1438, Ҳирот – 1506, ўша шаҳар) кўзда тутилади. 1469 – 1506 йилларда шоҳлик қилган.
33. а.: Тавфиқ берган Аллоҳга ҳамду санолар бўлсин.

АВВАЛГИ МАҚОЛАТ

1. а.: Аллоҳга яқин ҳазрат.

2. Абдуллоҳ Ансорий – Абу Исмоил Абдуллоҳ ибн Муҳаммад ал-Анзорий Ҳиротий – суфийлик тариқатининг ўирик арбоб ва назариётчиларидан бири, «Илоҳийнома» нинг муаллифи.

3. Шеърнинг мазмуни:

Бошим худди гуллаган дараҳтдек оқарди,
Бу гуллашдан келган ҳосил – менинг ғамим мевасидир.

4. Мазмуни: мен аввал ўтган сўз усталарининг ҳеч бири ижодидан бундай қасида ўқимаганман.

5. Мазмуни: Биз ҳам кейинги [ижодкор]лардан бундай шеърни (қасидани) эшийтмадик.

6. Мир Шайхим – Амир Шайхим Сұҳайлий – ҳиротлик машҳур шоирлардан, Навоийнинг яқин дўсти. У ҳақда «Мажолис ун-нафоис»да маълумот берилади.

7. Мутахҳари Үдий – Навоий замондошларидан. Уд номли чолгу асбобида куй ва унинг жўрлигига кўшиқларни моҳирона ижро этган санъаткор.

8. Зүхра – сайёра номи. Хонанда ва созандаларнинг, умуман мусиқага оид санъатлар ҳомийиси санаалган.

9. Ҳожа Ҳасан Дәхлавий – Ҳиндистонда яшаб ижод қилган машҳур форсий ғазалнавис шоир. 1327 й. Дәхлида вафот этган. Амир Ҳасан Санжарий деб ҳам юритилади.

10. Мисраънинг мазмуни:

Қандай яхшики, кўнгул ич-ичидан тез-тез сенга интилади.

11. Байтнинг мазмуни:

Ёмғир қатралари каби-кўз ёшларимнинг ҳаммаси дурр бўлди, ҳақиқатан сенинг Суҳайл [юлдузидек] чиқиб келишинг шундай таъсир қиласи.

12. яъни, қон бўлди.

13. Мисраънинг мазмуни:

Сўз – дурр [инжу], шоҳ қулоғига тааллуқи бор.

14. Гозургоҳ – Ҳиротда тоғ этагидаги хуш манзара майдон.

15. Ҳиёбон – Ҳиротнинг марказий кўчаси.

16. Арабча ёзувдаги әә «қад» сўзининг ҳарфлари миқдори абжад ҳисобида 104 бўлади.

17. Музaffer Ҳусайн мирзо – Ҳусайн Бойқаро ўғилларидан бири.

18. Байтнинг мазмуни:

Шамъ ўчса ҳам осмон қуёши айланиб турсин,
Қатра тўқилса ҳам боқийлик суви барқарор бўлсин.

19. Байтнинг мазмуни:

Фарзанд умр дарахти шохидаги бир мевадир,
Агар ундан мева тўқилса, дарахт доимо бор бўлсин.

20. Жомий Макка сафарига 1472 й. да чиққан эди.

21. Соғарий – Ҳирот шоирларидан бири. «Мажолис ун-нафоис»да қайд қилинишича, у Жомий билан ҳажта бирга бормоқчи бўлгану арзимаган баҳона билан қолиб кеттган эди.

22. Қитъанинг мазмуни:

Соғарий дейдикни, маъно ўгрилари қаерда менинг шеъримдан бир яхши маъно кўрсалар олиб кетадилар.

Аксар шеърларида бирор маъно йўқлигини кўрдим.

«Уларнинг маъносини ўғирлаб кетганлар», деб рост айтган экан.

23. Байтнинг мазмуни:

Фонийлик горида улар гум бўладиган бўлсалар, мен ҳам ([Асҳоби Каҳф] нинг итлари каби) тўртингилари бўлиб, изларидан ғойиб бўлайин.

24. Байтнинг мазмуни:

Мир (яъни Навоий) «тўртингилари – итлариман», деди. Уларнинг қалбларидан сўз файзини топиб олди.

25. Бу ерда Навоий «аз қалбухум» арабча ибора бўлгани учун форсча чиқиш келишиги «аз»ни ҳам арабча «мин» билан алмаштириш керак дейди ва грамматик таҳлил қилиб, у ҳолда «аз қалбиҳим» бўлиб қолиб, қофия бузилади деб эътироҳ қиласи.

26. *Хожа Дэҳдор* – Ислам Фиёсиддин Муҳаммад. Навоий ва Жомийнинг яқин мусо-
ҳибларидан, шоир.

27. Рубоийнинг мазмуни:

Эй хожа, бизни ўз лутфинг билан сазовар қилдинг,
Орқа думба келтириб, бизни севинтирдинг.
Ўтириб олиб, иштаҳа билан думбани единг,
Орқандга келтирган нарсангни қорнингда олиб кетдинг.

28. Қитъанинг мазмуни:

Хожа бизнинг дастурхонимиз учун,
Бир-икки сўйилган қўйнинг думбасини келтириди,
Лекин унинг улкан саховатли қўлидан,
Бармоғларим нам ҳам бўлмади.
Унинг ўзи ҳақида тасаввури шундайки,
Икки пушти билан насабда Ҳотамга етишади.

29. Қитъанинг мазмуни:

Хожа Дэҳдор Мир ҳадяларидан
Дирҳам ва динор [каби] нимаики келтирса,
Оёқ ҳақи олар эди. Санамай «беш юз минг» дерди,
Ҳисоб кунида шарманда бўлиш фикрини эса
Мутлақо ёдига келтирмасди.

30. Қитъанинг мазмуни:

Дэҳдорга айтдимки, менга ҳадя [қилинган нарсалардан]
Бошингдан сочиқ қилдим.
Инсоф юзасидан оғиз очиб,
Йўлда олганим етар (деди).

31. Қитъанинг мазмуни:

Бир хати чиройли (котиб) гўзаллар юзиdek қилиб,
Сўзларимни безаб чиқди.
Лекин у ҳар жойда қалами хатоси билан,
Гоҳ бир нарса орттириди, гоҳо эса, тушириб қолдирди.
Мен ўз хатим билан уни тузатиб чиқдим.
Гарчи ноқулай эса-да, кўнгил тилагандек бўлди.
У менинг сўзларимни қандай бузган бўлса,
Мен ҳам унинг хатига шундай қусур етказдим.

32. *Султон Яъқуб* – оққуюнли туркманлар султони. 1491 й.да вафот этган.

33. Араб ёзувидаги «бақои ҳаёті шумо бодо!» (яъни, Сизнинг ҳаётингиз боқий бўлсин!)
жумласидаги ҳарфлардан абжад ҳисобида 880/1475 й. чиқади.

34. Шеърнинг мазмуни:

Латофат бўстонининг гули (бўлмиш) Сафий,
Фонийлик боғидан жаннат томон кетганда,
Бир азиз одам бадиҳатан,
«Бодо бақои ҳаёті шумо» деб таърих айтган эди.

35. *Анварий* – Авҳадуддин Анварий – Султон Санжар (ваф. 1156 й.)нинг сарой шоири. Машхур қасиданавис. Унинг қасидалари шакл ва услуб жиҳатидан ниҳоятда мураккаб, дабдабали ва маънодор саналади.

36. Байтнинг мазмуни:

Агар кўнгил билан қўл – дарё ва кон бўлса,
Шоҳларнинг дили ва қўли бўлади.

37. Матлаънинг мазмуни:

Хар кимнинг оғзида тили бўлса,
Жаҳон шоҳининг мадҳида бўлсин.

38. *Шайх Абулҳасан Дурроҷ* – Бағдодлик машхур шайхлардан. 320/932 ҳ. да вафот этган.

39. *Имом Юсуф бин Абулҳусайн Розий* – Куняти Абу Яъкуб «Маломатия» тариқатига мансуб. Бу шайхлар ҳақида Навоийнинг «Насойим ул-муҳаббат» асарида маълумот бор. 304/916 – 917 й.да вафот этган.

40. а.: Аллоҳ сиррини муқаддас қиласин!

41. важд – суфийликда ишқ ва иштиёқ ғалабаси натижасида пайдо бўладиган ҳолат.

42. самоъ – суфийларнинг зикр тушиш услубларидан бири. (Бунда маҳсус ҳаракат қилинган, созлар чалинган ва қўшиқлар ҳам айтилган).

43. *Муҳаммад Табодгоний* – исми Шамсуддин. Машхур шайхлардан. Навоий «Мажалис ун-нағоғис»ида у ҳақда маълумот беради. Xонақоҳи ва қалин муридлари бўлган. Хиротда 891/1486 й.да вафот этган. Қабри Хиёбондадир.

Унинг асрлари: «Асмоулоҳ» шарҳи, «Манозил ус-сойирин» ва «Қасидаи Бурда»га мухаммас, «Тазкират ул-ҳабиб», «Васоё» таржимаси, зикр бобида «Арбаъин» ва факру сулук бобида яна бир «Арбаъин» таржимаси.

Навоий «Насойим ул-муҳаббат»да Муҳаммад Табодгонийни зикр этади. 87 ёшда вафот этгани, вафоти таърихи «Қутби замон бирафт» иборасида берилганини қайд қиласин. Абжад бўйича 891/1486 й. чиқади.

44. а.: нафсимиз ёвузлигидан ва амалларимиз ёмонлигидан Аллоҳдан паноҳ тилаймиз.

ИККИНЧИ МАҚОЛАТ

1. Рубоийнинг мазмуни:

Бошим эшигинг тупроғидан узоқлашгандан бери,
Ҳар куни бирор хат билан бошингни оғритаман.
Сендан нома келганида, қандай
Хабар келтирас экан, деб бехуд бўламан.

2. Рубоийнинг мазмуни:

Сафарга жўнаган пайтингдан буён,
Ёдимга тушганинг сари [ҳар тарафни] исказ кўраман.
Агар сен томонга қуш учса, ёхуд шамол эssa,
Бирор нома ёзib бошингни оғритишни истайман.

3. Мазмуни:

Қаламни олдим ва ўйладим. Бу кунларда кетма-кет юборилган хатлар учун узр айтишдан бошқа бирор маъно кўнгилдан ўтмади ва хотирга ўзга сурат етишмади. Гарчи бу ҳам шунингдек, бош оғриғи хуружидан холи ва азиз вақтларини бекорга ўтказишдан ташқари нарса эмас эса-да:

Агар сенинг олдингда нола қилсам, у нола бош оғриғи бўлади,
Ва гар узр сўрасам, у [ҳам] бошқа бир дардисар бўлади.

4. Шеърнинг мазмуни:

Қўнгилдан чиққан у мақтовлар,
Ҳамма руҳонийларга жон бағишлиайди.
Бу фируза ранг макондаги у тоза ҳид,
Покизаликка мансублар димоғини хушбўй қиласди.

5. Шеърнинг мазмуни:

Шоҳ давлатининг соясида
Эртаю кеч шундан бошқа ишинг бўлмагай.
Ўз манфаатинг сабзасини кўнгилдан юлиб ташлаб,
Ҳақ учун халқнинг паноҳи бўлгайсан.

6. Руҳуллаҳ – Исо пайғамбарнинг лақаби

7. Аҳмад – Мұхаммад (с. а. в.) пайғамбарнинг исмларидан бири. Мурсал – элчи, пайғамбар маъносини англатади.

8. Шеърнинг мазмуни:

Юборган саломинг жон қушидек сайрайди.
Худди Руҳуллоҳдек жон бағишлиайди.
Ҳамма сўзлари фоят келиштанлигидан
Аҳмади мурсал яъни, Пайғамбар нутқидек ёқимлидир.

9. Шеърнинг мазмуни:

Умидим шуки, Махдум иршоди билан,
Мактубда нимаики ёзилган бўлса,
Амиридан қалам каби бош тортмагайман,
Мадади ва рўёбга чиқишидан баҳра олгайман.

10. Мавлавий – Жалолуддин Румий (1207 – 1273) – Марказий Осиёлик буюк шоир ва олим. Унинг 27 минг байтдан иборат «Маснавий» («Маснавий маънавий», деб ҳам юритилиади)си чукур диний фасафий ғояларни тарғиб қилувчи асардир. Жалолуддин Румий «Мавлавия» номли тасаввуф мактабига асос солган.

11. Тазмин – бошқа ижодкор шеъридан байт, мисраъ ёки бирор иборани иқтиbos – кўчирма қилиб келтириш санъати. Кўйидаги шеърда ҳар байтнинг иккинчи мисраъи Жалолуддин Румийдан тазминидir.

12. Шеърнинг мазмуни:

Устодлар шоҳи Ҳасандан жудолик шарҳини,
«Найдан эшитгил, қандай ҳикоят қиласди».
Ғамдан унинг бўғин-бўғини бир-биридан ажralиб,
«Жудоликлардан шикоят қиласди».

13. Най қолам – най қамиш қалам назарда тутилмоқда.

14. Шеърнинг мазмуни:

Қалам найи дилимнинг таржимони бўлди,
«Найдан эшитгил, қандай ҳикоя қиласди».

Ўткір тил ва ёш тұкувчи күзлар билан,
«Жудоликлардан шикоят қиласы.

15. «Айрилиқ құнлари чүэилишининг ҳикояси ва муштоқлик аламларининг узайиши шикояти шундай зиёдаки, оғзи боғлиқ сиёхдон мададкорлігі ва тилем синиқ қалам дастёрги билан бу нома давомида уни арз қилишта құдрат етәрмікан ва бу саҳиға устида у ёзиладиган нарсани битиб бўлармікан? Ноилож у бобга чек қўйиб, илтимос етказилади. Маснавий:

Ўзгалар ташвиши бўлмаган соатда,
Дўст бор бўлган бахтли мажлисда,
Билсанг, таъзим билан ер ўтиб,
Дуогўйларнинг чукур ҳурматларини етказгайсан.
Битмас давлат ва тутанмас саодат ҳимоясида бўлгайсан!

16. Шеърнинг мазмуни:

Қаламинг найи маъни шакарини,
Найшакар каби ичидан чиқарган.
Унинг хатини мушкедек чизиққа айлантирган.
Хат зиминда гўзал чеҳрали мазмунни [берган].
Балки ҳар дона нуқтасидан
Маъно тожига яширин дурр яратган.

17. Илтифот юзасидан юборган мактублари [эмас] балки денгизга ўхшаган табылари дарёсидан чиқарган гавҳарлари етиши. Ҳар ҳолда бош устидаги тожга тикиб қўйилди ва кўз ҳамда кўнгил уйини у билан ёритилди. Иршод қуёши ер юзи толиблари ва осмон остидаги қобиллар бошида тоблансин. Тамом.

18. Қитъанинг мазмуни:

Қаламинг найи маъно боласини,
Яхшиликлар новвоти билан парвариш қилган.
Тонг бошини тун кокили билан
Навқиронлар чеҳрасининг раşкини қўзгайдиган қилган. Сўзнинг қисқаси, менинг узун кечамни, парчалаб ташлаб, кундузга айлантирган.

19. Маънолар билан тұла бўлган шарофатли саҳиға, нозик сўзлар билан тошқин гўзал иборалар яқин бўлган узоқларни ва узоқдаги яқинларни ҳузур билан шарафлантириди. Ҳар сатрининг шаклидан баҳра юз берди ва ҳар ҳарфининг аксидан шодлик тобланди. Шукуҳи шавқатидан шукур ва мақтов фунчалари етишириди ва гина тиканидан мадҳия ва дуо гуллари очди. Шеър:

Агар сенинг лутфинг тиканзорларга етишса,
Тиканзор баҳористонга айланади.

Гина ва шикоят ҳикояси шунинг учун ҳам воқеъ бўлдики, ўзлари (яъни Жомий) каминанинг (яъни, Навоийнинг) мактубидан шундай нарса борлигини тасаввур қилганлар ва (мақсадни) оғзаки англатиш ва ёзма баён қилишда ҳам келтирғанлар. Ҳолбуки:

Сендан шундай муомала бўла олмаски,
Бирор кимсага ундан гина етишсин,
Сендан гинадан бўлак ҳеч қанчалик гина йўқ,
Чунки лутфинг уни тубидан узди.

Ҳақ субҳонаху бир йўла яхшилар сиҳатини назарда тутсин ва ёмонлар назари оғатидан сақласин! Тамом.

20. а.: унга Аллоҳнинг раҳмати бўлсин!
21. «Дарёи аброр» (Пок кишишлар дарёси) – Амир Ҳусрав Дехлавийнинг диний-фалса-фий қасидаси.
22. «Лужжат ул-асрор» (Сирлар дарёсининг чуқур жойи) – Жомийнинг «Дарёи аб-рор» жавобида ёзган қасидаси.
23. «Тұхфат ул-афкор» (Фикрлар тұхфаси) – Навоийнинг Ҳусрав Дехлавий ва Жомий қасидаларига жавоб тарзида ёзган қасидаси.

24. Матлаънинг мазмуни:

Подшоҳ ноғарасининг ичи бўшу садосининг бонги бош оғриғидир,
Кимки ҳўл-куруққа қаноатланса, денгиз ва ер юзининг шоҳидир.

25. Матлаънинг мазмуни:

Подшоҳ қасри кунгураси Қайвон [Зуҳал юлдузи] мақомидан ҳам юксак бўлса-да,
Билгилки, ундан дин қалъасининг деворига дарзлар тушгандир.

26. Байтларнинг мазмуни:

Подшоҳлар тожини безовчи ўтли лаъл,
Бошлирида хом хаёлларни пиширувчи лахча чўғдир,
Ражаб ойининг жумъя куни унинг таърихи эди,
Қизиқроғи шуки, унинг тугалланиши ҳам шу кун ва шу ойда юз берди.
Бу таърихнинг ажаб жойи борки, таърихнинг ой кунининг зикридан йил ҳисоби
«жумал қоидаси» билан ҳосил бўлади.

Юқоридаги шеърда Навоий келтирган таърих араб ёзувидаги «явми ҷумъаи шаҳри
раҷаб» жумласи ҳарфларидан абжад ҳисобида 880/1475 й. чиқади.

«Жумал қоидаси» эса ҳарфларнинг сон миқдорини кўшиш орқали чиқариладиган
таърих бўлиб, «абжад ҳисоби» демакдир.

27. Дуо қилиш вазифалари адосидан сўнг [Аллоҳ дуо қилганни эшиитди] хабарининг
ижобатта яқинлигидан маълум бўлғайким, янгидан чопар келди ва янги қасидани етказди.

Шеър:

У қасиданинг бир неча жойини ўқиб,
Хослар дилини унга боғланган кўрдим.
Шу аснода хушёрлик кўзи очилиб,
Ҳамма дилларни овланган кўрдим.

Ҳар қалай бошдан то охиригача ҳар байт ва ҳар мисраъдаги ҳар бир ҳарфга хотир
фаҳрланиш ҳислари жунбуши билан синчилкаб қараган бўлса ҳам, лекин ҳеч бир нуқ-
сон қоралиги, сўз ҳуснига ва мақол лутфига «кўз тегиш»ни дафъ этишга уринишдан
бошқа ва ҳеч бир соҳта нарсадек бу нуқсонлига камол мақтови либосини кийган фикр
назарга ташланмади. Шундай.

Н а з м:

Пардоҳчи гўзаллар чеҳрасини безаганда,
Зиён етказмаслик учун нил-кўк чўп билаи чизиқ тортади.

Унинг мазмунидан шу нарса маълум бўладики, уларнинг хизматларини иқбол иро-
даси мақсад қибласига ва ёқимсиз кўринишлардан юз ўтиришга ундовчи бўлган (Уммат-
лари учун Аллоҳга ҳамдлар бўлсин!). Аммо агар юзадаги ишларни ўзгартиш ва зарур

эмас нарсалар билан шуғулланишни тарк этишга күп уринилмаса, зероки бу азизлар-нинг мулойим мизожига ўйғун эмас (десак) муболаға бўлмайди ва узоқ кетилмайди. Ҳеч ўрин йўқки, мақсад зоҳир бўлмагай. Зоҳир бўлиш жамолини зоҳир бўлиш камоли бекитувчи эмас.

(Ҳақ субҳонаху барчани мақсад йўлида ҳақиқат қудратидан огоҳ ва ҳиммат дастини бечоралар нобудлигидан калта қилсин. Тамом.)

28. Такаллуф тожини тарк этган бош утун дўппи ва жаҳондан қўл ювган қўлнинг ҳўлини ўзига олувчи парча бўз юборилди.

29. Шеърнинг мазмуни:

Фақирлар эгнидаги кўп ямоқли тўн,
Маъно олами юксаклигининг осмони ва юлдузидир.

30. Байтларнинг мазмуни:

Қандай яхши! Лочин табъингнинг шавқи,
Поклик қушларини қирғовул қилди.
Киши орқали бир яхши матлаъ юборибсан,
Сўз усталаридан унинг тенги борлиги эшитилмади.

31. Рубоийнинг мазмуни:

Қачонгача елдек ҳар томондан жилва қилай?!
Ўз сарвим томон елиб-югуришни хоҳлайман.
Фарёд қилиб, бошимга тупроқ сочиб,
Мени бу дарбадарликдан қутқар дейман.

32. Рубоийнинг мазмуни:

Агар жононга жон кўзи билан боқсанг,
Жаҳон бевошлигидан фам чекарми эдинг?
Бу бевошлик ҳеч қачон туганмайди.
Бевошлик сабаб йиғноқ бўл, токи баҳра топгайсан.

33. Матлаънинг мазмуни:

Дажла [дарёси] қирғофида ёрдан узоқ, диёрдан жудоликда шафақранг кўз ёшидан кўксимда қон дажласи бор.

34. Матлаънинг мазмуни:

Ҳижрон шоми қўёшдек фарб томонга яширинди,
Ё Раббий, висол тонгини шарқ томондан еткизгил.

35. Рубоийнинг мазмуни:

Бу мактуб, мактуб эмас, менинг дардларимни дафъ этувчиidir.
Ранж билан парвариш топган кўнглимнинг оромидир.
Қайноқ дилим ва совуқ нафасим таскинидир,
Яъни менинг жаҳон кезиб юрган моҳимдан хабардир.

36. Рубоийнинг мазмуни:

Бу хат хат эмас, ҳар бир шодликнинг негизидир,
Хурсандчиллик ва айш ҳосил қилишнинг яхши сабабидир.
Қисқа ва кўп маъноли эканлиги билан,
Гўёки «Жавоми ул-калим»нинг муҳтасаридир.

«Жавомиъ ул-калим» — ўзи қисқа, лекин ғоят чуқур маъноли сўзларни ўз ичига олувчи, демакдир. Ҳадиси шарифлар «жавомиъ ул-калим»дир.

37. Рубоийнинг мазмуни:

Эй мовийфалак, инсоф билан айтгил,
Бу иккисидан қайси бирни яхшироқ юриш қилди:
Тонготар томондан кўтарилиган сенинг қуёшингми?
Ёки кунботар томондан чиқкан менинг жаҳон кезувчи моҳимми?

38. Рубоийнинг мазмуни:

Сенинг қаламингга қараб ҳат дедики: эй юриш чоғида
Румга Шомдан юзлаб яхши түхфа келтирган,
Агар ўртада сенинг оёғинг бўлмаса,
Айрилиқда қолганларга дўстнинг саломи етишмас эди.

39. Кичик мирзо — Улуғбек ўғли Мироншоҳнинг набираси, Ҳусайн Бойқаронинг опаси Оқобегимнинг ўғли.

40. Шеърнинг мазмуни:

Бир назар ташла жинсдошларимдан фарқли бўлай,
Нажмиддинга манзур бўлган ит, ҳамма итларга бошлиқ бўлди.

Шеърда тилга олинган Нажмиддин — Нажмиддин Кубро номи билан машҳур бўлган тасаввух шайхларидан. Тўлиқ номи Нажмиддин Кубро Аҳмад ибни Умар Хевақий (1145 – 1226) «Айн ул-ҳаёт» номли Куръонга ёзилган кенг шарҳнинг ва бошқа асарларнинг муаллифи. Навоийнинг «Насойим ул-муҳаббат» асарида келтирилишича, бир йигинда Нажмиддин Кубро суҳбатдош ва муҳлисларидан Шайх Саъдиддин Ҳамавий деган шахс хаёлидан «бу умматлар орасида суҳбати итга асар қиласиган бормикан?» деган фикр ўтади. Шайх Нажмиддин каромат қилиб, буни англайди, хонақоҳ эшигидан бир итни келтирадилар. Унга Шайхнинг назари тушади. Ит ғоят ўзгаради ва шаҳардан чиқиб гўристонга равона бўлади. 50 – 60 га яқин бошқа итлар ундан айрилмас, ҳеч нарса емас, агар у ит бирор жойда тўхтаса, атрофини ҳалқа бўлиб ўраб, уни чиқармас эдилар. Ўша ит ўлгач, Шайх буйруғи билан уни дағн этиб, қабри устида иморат ясаган эмишлар. Навоий юқоридаги байтида ана шу ривоятга ишора қиласиди.

41. Ҳожа Носируддин Убайдуллоҳ – Ҳожа Аҳрор номи билан машҳур бўлган нақшбандийлик тариқати пешволаридан. Ҳожа Аҳрор (1404 – 1490)га Жомий айрим асарларини бағищлаган.

42. Мирсарбараҳна – асли Туркистондан бўлган Ҳирот шоирларидан. Навоий ва Жомийга суҳбатдош.

43. Рубоийнинг мазмуни:

Эй шамол, дилим яна ёр томон йўналди,
Жонни ҳам олиб бориб, оёғи остига тўшагил
Ва ўша оёғи остидаги тупроқдан озгина олиб,
Жоним эвазига мен дилсиз қолганга келтиргил.

44. Рубоийнинг мазмуни:

Эй шамол, ёр манзилидан келганингда,
Келишингдан кўнглимга сабру қарор етишти.

Аммо бу қарордан жон асло қарор топмади.
Билсанг, уни олиб бориб унга (ёрга) топшири.

45. «Салом»инг «се» ҳарфидан ўткир тиш қилиб,
Жон танобидаги тутунларни очди.
Ўша салом [сўзидағи] «л» ҳарфининг сочга ўхшаш каманди билан соф кўнгиллилар
дилига тузоқ солди.

Олий жаннатдан ҳам юксак бу саломдаги «Алиф» Тубо (жаннатдаги гўзал дараҳт
номи) дараҳти қаддига ўхшайди.

У «алиф» тагидаги «мим» чашмасидан Тубо остида Тасним (жаннатдаги булоғнинг
номи) булоги аён бўлди.

Шарафли сұхбат туҳфаси ва олий мажлис ҳадяси ўлароқ арз қилинадики, Мавлавий
хизмати учун узанги ўпиш шавқи жилов ушлаттанидан ўзимни унинг тасмасига боғлаш
вожиб кўринди. Бинобарин, янгидан таҳрирдан ўтган рисолага ҳамроҳ қилиб бу мактуб
хузурларига юборилди. Агар маслаҳат кўрилса, подшоҳга етказсалар, йўқса, байт:

Ҳар неки пок дилингта мақбул бўлмаса,
Варақлар бетидан ювиб ташламоқ даркор.
Истиқбол саодатига элтувучи тез келган давлат мукаммал равишда муюссар [умид-
лар] ҳосил бўлғай. Тамом.

46. Саждада қылган беҳад ниёз (яъни илтижо)лардан
Пешанаси «нун» ҳарфидаги нуқта каби доғ бўлди.
Ўша вақтда дийдор шавқи туфайли «ё» дан
Ёзув туфайли дил оҳи изҳор бўлди.
Агар «алиф»дан вафода ягона бўлса,
Чаман сарви каби оёғи ўз жойида бўлади.
«Зо»дан ғам тунини ёритса,
Тепасидаги моҳи юлдуз аён қиласди.

Юқорида арзга етказиб ёзилганидек, қалам тилидан ўтган ихлос баёнидан сўнг муқад-
дас остон бандалари ҳузурида маълум қилинадики, эшитишимча, ўн-ўн беш кун хасталик
юзланиб, маъно осмонинг тўлин ойи заифликка ўтирилган экан, бу хабардан муҳлислар
осмондек саргардон ва зарра каби паришон бўлдилар.

Худога шукрки, икки ҳафтадан сўнг у юксак хиром зот соғлиқ ва камол буржига юз
тутиб, қувват ва камол авжига майл кўргизиб, шукроналик саждаларини ёрига етка-
зидилар. Фалончини бу ҳолни аниқлаш ва бу сўзни тасдиқлаш учун юборилди. Илтимос
шуки, тезда [у кишини] қайтариб юборсалар ва бу фақирларни [олинажак] хабарнинг ях-
шилигидан тамомила хушҳолликка етказсалар. Нозик фикрлар билан тўлиб-тошган рисо-
ла ҳақида ва қутлуғ мажлисдан ўтганлиги тўғрисида тезда олий мажлисга арз қилингуси.

Раҳбарлик соялари қул ва озодлар бошида абадий ва доимий бўлтгай! Вассалом.

47. Рубоийнинг мазмуни:
Дедим: фалак мени ҳар тарафга ҳайдайди,
Саргашталик келтирувчию ва йиғлатувчиидир.
Йўқ, йўқ, у ҳар қандай билиш керак нарсани билади,
У ҳам айлантирувчи қўлда асиридир.

48. Рубоийнинг мазмуни:

Бизнинг тақдиримизни ёзган Худо,
Биз билан сенга қадимий сирларни билдиргувчидир.
Унинг ҳузурида дилимиз шундай бир парга ўхшайдики,
Шамол уни орқа-ўнгга қаратса айлантираверади.

49. Рубоий:

Қаламинг овози узоқдагиларни чақирди,
Жудоликда қолганларга васл нидосини эшилтириди.
Хасталарга шифо топиш қонунини ёзи,
Ўша билан куйғанларнинг оташини сўндириди.

Хатнинг мазмуни:

У покиза манзилдан садоқатли муҳлисларга ташнага келган сув каби шарафли мақтуб етишиб, уларнинг ҳар бири беқарорлик хуружи, фироқ ва изтироб аччиғлиги ва муштоқлик ҳароратининг шиддатидан толиқкан кўз ва доғли юракларини улфат ватангоҳида ва яқинлик жойида тинчтиди.

Байт:

У дасту панжа роҳатга эришсин,
Чунки у ўзини мана шу иззат-обрў учун ранж тортириди.

50. Рубоий:

Дийдоринг давлатидан яқин киши узоқ тушди. Шу туфайли жон узилай деди, жисм эса азобда қолди. Сенинг йўқлигингдан буларнинг ҳар иккисига футур етишади, Токи мен сенинг ҳузурингда шод бўлмагунча.

Юборилган мактубдаги шеър паришон дил ва жонни интизом ипига тортди. [Ундағи] наср эса ёш тўқувчи кўздан гавҳар ва дуррни каҳрабо ранг юзга соғди. Бу вақтларда узоқ-узоқдаги муҳлисларга висол давлатидан жудолик етишди. Таскин учун қайгули жон билан кўнгил изтиробини сийнамга қўйдим, жон куйдирувчи йигиларга ором бериш учун гирён кўз устидан жой бердим.

Умидворлик шуки, фироқ [ўтида] куйғанларни гоҳо шу тарзда эслаб турсалар ва иштиёқ ўтида ёнғанлар дилини мактуб билан овутиб, шод қилсалар.

51. Бошланиши шавқ ва завқ билан тўлган, охири қиёматгача чўзиладиган ҳамда Подшоҳ ва ўта билимдон бўлган Худонинг мақбуллашига маҳтал кўз унинг изни билан очик ҳолда дуо қилиб журъат ва хушнудлик билан йўлланади. Мулоқот шарафига майл ва муҳаббат шундай беҳаду зиёдаки, қалам ва сиёҳни эртаю кеч ишга солингандা ҳам унинг оздан-озини адо қила олади, холос. Ноилож қасд ва ният жиловини у орзудан қайтариб, бу икки байтга тутқазилди.

Қитъа:

Зийрак у кишики, дунё ҳаробасида,
Сиррлар хазинасининг эшигини қоқади.
Қисқа [умрли] мансабни оёқ остига ташлаб,
Кўлни узун давлатта (хайрли ишларга) уради.

Кетмас умид боғи мевадор ва абадий саодат дарахтининг шохи унга пайванд бўлгай!
Тамом.

52. Биринчи ҳарфидан ниёз зорланиш юзини зохир қилган ва иккинчисидан шавқ ўти шуъласини дилдан таратган ва бошқа томондан дил ғамини кўрсатган ва саҳифаси ўровини шундан англаган мактубни арзга етказиб, маълум қилиндики, бу пайтда шарофатли мактуб келди.

Маснавий:

Ўпиб кўзимга суртдим,
Бош устидан жой бердим.
Кўзим нурига сабаб бўлди,
Бошим эса осмондан ҳам юксалди.

Хат олиб борувчи оғзаки сўзлар билан эркалаб, «Муҳаббатнома» китоби ва сандал шаробини элтишга мушарраф қилинди. Ҳар иккаласини унга топширилди ва унинг ўзини шарофатли ҳузурларига юборилди. Умид шуки, фироқ азобларининг кўринишларини унинг мутолаасидан тасаввур этгайлар ва иштиёқ дарду ранжини висол шарбати била даво қилгайлар. Юксак соялари муриллар бошидан аримагай! Тамом.

53. Тавочи – подшоҳнинг буйруқ ҳамда топшириқларини тегишли жойларга ва одамларга етказувчи ҳамда амалга оширувчи амалдор.

54. Рубоий:

Дашт тарафдан булут кўриндию ўтиб кетди,
Ташналаблардан узоқда ўттию кетди.
Биз жигари ёнгандарнинг умиди ушалмай,
Нам тўқмай йўлдан қайтдию кетди.

* * *

Ҳар қалай, ноумидлар умиди ҳосил бўлмади ва номуродлар муродига ета олмади. Умид шуки, у остона ҳодимларининг у кишига тааллуқли бўлган ҳамма диний ва дунёвий маслаҳатлари ва давлатхона хизматчиларининг у кишига боғлиқ бўлган барча моддий ва маънавий саодатлари энг яхши ва энг мукаммал йўл билан муюссар бўлғай! Миннати ва саховати ила. Вассалом.

55. Рубоий:

Кўнгил васлинг давлат туғини кўтарганда,
Жон ҳам ўз хаёlinи шунга йўллади.
Ҳар қайсиси шу муродга етдим деганда,
Фалак номуродларни муродига етказмади.

* * *

Арзимиз шуки, толеъ юлдузи агарчи иқбол матлаъидан порласа ҳам, аммо нима фойдаки, ҳасадчи фалак гардишидан шараф буржига етмай қайтиб кетди.

Йўлга чиқиб, хизматкорлик давлати белбогини боғлаган ва хизматда ҳозир бўлган давлатмандлар қаторига кирмоқчи бўлган ёронлар маҳрумлик кўзини оёқ кафларига суркаб, ўрда томонга қайтидилар (У Аллоҳнинг фазли-марҳамати бўлиб, уни истаган кишисига беради. [Жумъа] сураси, 4-оят).

Гарчи күёш узун кунларимда порлаб турса-да,
Мени Исо нафаслига еткурмади.

Агар нурли хотирни шунга қаратсалар ва олий ҳимматни шунга ташламасаларки, күтлуг қүшин байроғи шаҳар томон майл қилсалар ва кундан-кунга ортиб борувчи давлат аркони билан биргаликда юриш қилсалар, шоядки, азизлар туфайли бу кўз ёши тўкувчи камтарин ҳам ўша саодат ва иқболга, яъни висол давлати шарафига мушарраф ва [ундан] баҳраманд бўла олсам. Тамом.

УЧИНЧИ МАҚОЛАТ

1. «Шавоҳид ун-нубувват» (*Пайғамбарлик шоҳидлари*) – бу асарда Жомий пайғамбарлар ҳастига оид маълумотлар ва ривоятларни келтиради.
2. «Нақд ун-нусус» (*Хужжатлар сараси*) – 1458 – 1459 й. да ёзилган бу асарида Жомий тасаввуфга оид Ибн ал-Арабий номи билан машҳур бўлган Муҳийиддин Арабий (1165 – 1240)нинг фалсафий асарларига шарҳлар беради.
3. «Ашиъат ул-ламаот» (*Порлоқ шуъбалар*) – буюк суфий шоири Фахруддин Ироқий Ҳамадоний (1217 – 1289)нинг «Ламаот» асарига фалсафий ва адабий шарҳлардан иборат.
4. «Фусус» – Жомийнинг бу асари «Нақши Фусус» деб ҳам юритилади, Ибн Арабий фалсафасининг моҳиятини белгилаб берувчи 1229 й. Дамашқда ёзилган «Фусус ул-ҳикам» (*Ҳикматларнинг нақшин қимматбаҳо тоши*) номли асарига битилган шарҳлардан иборат.
5. «Лавомеъ» (*Ялтироқликлар*) – «Лавомеъ фи шарҳ ал-хамрия». 1470 – 1471 й. да яратилган Жомийнинг бу асари араб тасаввуф шоири Ибн ал-Фориз номи билан танилган Шарафуддин Умар ибн Али ал-Мисрий ас-Саъдийнинг (1181 – 1234 – 1235) машҳур «Май қасидаси»га шарҳлардир.
6. «Лавоөх» (*Равшанликлар*) – тасаввуф қоидалари шарҳига багишланган.
7. Тоия рисоласи Ибн ал-Форизнинг «т» ҳарфи билан туталланадиган қофияли байтларига шарҳлардан иборат.
8. Рубоиёт шарҳи – Жомий бу асарида ўзининг қарашларини талқин қилувчи рубоийларини йиғиб, уларнинг ҳар биридаги тимсолларнинг фалсафий моҳиятини очиб беради.
9. Ибн Заррин ул-Үқайлий – бу олим ҳақида маълумот топа олмадик.
10. Бу асар тасаввуф назариётчиларидан Хожа Порсо лақаби билан машҳур бўлган Шамсиддин Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Маҳмуд ал-Ҳофиз ал-Бухорий (вафоти 1414й.)нинг ҳикматли сўзлари мажмуаси.
11. 1481 – 1482 й.да яратилган бу асарида Жомий Муҳаммад (с. а. в.) пайғамбарнинг 40 та ҳадисларининг маъносини рубойи шаклида баён этгандир.
12. Бу рисолада Жомий «вужуд» атамасини диний-тасаввуфий жиҳатдар шарҳлаб берган.
13. «Маносики Ҳаж» – Ҳажнинг қонун-қоидалари.
14. Бу рисолада ҳаж зиёратининг қоида ва маросимлари қаламга олинган.
15. «Ҳафт Авранг» (Етти таҳт ёки Катта айиқ юлдузлар туркуми) – Жомий аввалига Низомий ва Ҳусрав Деҳлавийлар изидан бориб, «Ҳамса» яратишга киришади. Кейинчалик эса беш достон қаторига яна икки достонни киритади. Натижада етти китобдан иборат достонларига «Ҳафт авранг» деб ном беради.
16. «Сисилат уз-захҳаб» (*Олтин занжир*) – Бу достон 1472 й.да ғазнавийлар шоири Саноийнинг «Ҳадиқат ул-ҳақоийқ» (*Ҳақиқатлар боби*) номли асари муқобаласида яратилган.
17. «Тұхфат ул-аҳрор» (*Ҳимматлilar тұхфаси*) – достон номида Жомийнинг тарикат бобидаги пири Хожа Ахрорга ишора бор. Асар фалсафий, ижтимоий ва дидактик масалаларга багишланган 20 мақоладан иборат.
18. «Субҳат ул-аброр» (*покиза зотлар тасбиҳи*) – достонда тасаввуф йўлидаги «мақомот» (ирфоний-маънавий ҳолатлар)лар тавсифи берилади. Лекин унда давлатни идора этиш усуслари ҳамда адолат ва эзгулик ҳақида ҳам илғор фикрлар илгари суриласди.

19. *Хулият ул-хулал* (*Безакли либослар*) – муаммо ҳақидаги рисола, уни «Рисолай муаммойи кабир» (Катта (холатдаги) муаммо ҳақидаги рисола). Яна Жомийнинг «Мутавассит» (Үртача), «Сафир» (Кичик) ва шеърий йўлда битилган «Асфар» (Жажжи) каби муаммога бағишиланган асарлари бор. Уларда муаммони тузиш, уни ечиш назарияси баён этилади. Кўринадики, бу шеърий формага қизиқувчилар кўп бўлган.

20. *«Мунишаот»* (*Мактублар мажмуаси*) – Жомийнинг турли масалаларга бағишиланган ва ҳар хил табақадаги одамларга ёзган, жумладан, Навоийга йўллаган хатлари жамланган асари.

21. *«Фотихат уш-шабоб»* (*Ёшликнинг бошланиши*) – Жомий лирик шеъларининг биринчи девони.

22. *«Воситат ул-иқд»* (*Ўрта ёшликнинг инжулари*) – Жомийнинг иккинчи девони.

23. *«Хотимат ул-ҳаёт»* (*Ҳаёт хотимаси*) – учинчи девон. Шарқ шеъриятида девонларга маҳсус номлар бериш анъанаси Хусрав Дехлавийдан бошланади. Навоий ҳам ўз шеъларини тўплаб, тўрт девонга ахраттан. Уларни алоҳида номлаб чиққан ва тўрт девонни яна бир умумий ном билан атагаи.

24. *Фаридиддин Аттор* – Мұхаммад ибн Абубакр бинни Иброҳим (1119 – 1220) – машҳур форс шоири. Аввал табобат ва атторлик билан шуғулланган, кейинчалик дарвешлик ихтиёр қилган. «Мантиқ ут-тайр», «Илоҳийнома», «Тазкират ул-авлиё» ва бошқа асарлар муаллифи.

25. *Абу Абдураҳмон Сулламий* (вафоти 1021 – 1022 й.) – Куръонга кенг шарҳ битган, тасаввуфий асарлар ёзган олим, диний арбоб.

26. Бу китоб (яъни, «Нафаҳот ул-унс»)нинг ёзилиш тарихини улар қўйидагича ёзиг эдилар: 881 (1476 – 1477) йилда дарвешлар дўсти ва уларнинг муҳлиси, ҳамма машғулотдан тўйған, фақирлик йўлида ботир Амир Низомиддин Алишер (арабча: Бу киши ўз хоҳиши ва ихтиёри билан давлат ва эътиборнинг аъло мартабасидан юз қайтариб, таслим ва ризо қадами билан фақирлик ва фонийлик йўлини қабул қилган) мендан кўнгилдан ўтган ва хотирда муҳрланган тарздагидек қилиб илтимос қилди. Бу билан қадимги орзу янгиланди ва илгариги хоҳиш кучга кирди ва таъкид даражасига етди. Бинобарин, чин ҳиммат ва холисона ният билан ўша истакни амалга оширишга ва топширикни бажаришга киришилди. Илгариги яхши ахлоқ ва шафқатли ўқувчилардан маълумки (арабча: Аллоҳ авлиёларининг муқаддас руҳларини файэли қилсин!), бу тўплам – асарнинг мутасаддийси ва боисига муқаддас сағаналардан шайхларнинг нафас уфурлари етишгач ва уларни зиёрат қилувчи дўстлар жонига урилтак, уни «Нафаҳот ул-унс мин ҳазарот ул-кудс» деб номланди. Шояд у хотир гўшасидан ўчмагай ва хайрли дуо билан ёдлангай!

27. а.: Аллоҳ унга (Мұхаммад алайхиссаломга) хонадон аҳлларига, саҳбалари ва тобеларига салоту салом йўлласин!

28. *«Шавоҳид ун-нубувват»*... – Қаранг: учинчи мақолат I-изоҳ.

29. Парчанинг мухтасар мазмуни. Жомий баъзи дин олимларининг китоблар ёзгани, хусусан, Ҳазрат Пайғамбар ва унинг нубуввати борасида китоблар битилгани ва у бундай асарларининг аксарини мутолаа қилгани ҳақида сўзлаб, яна шундай дейди: «Мен уларнинг баъзиларини мутолаа қилишга мушарраф бўлганимда, мутолаа фойдаси муҳаббатни йўқотмасликни ва пайравлик ҳавасини тақозо қилди. Менда уларни саралаш истаги пайдо бўлдики, улар фойдасидан бошқа мусулмонлар ҳам баҳраманд бўлсалар, айниқса ул азизларким, менда уларга нисбатан муҳаббат содиклиги ва эътиқод самимийлиги бор ва унинг устига суфий шайхлар [шарҳи] ҳоллари баёнидаги «Нафаҳот ул-унс мин ҳазарот ул-кудс»ни ёзишимни истаган эдилар (Жомий бу ерда Навоийни кўзда тутмоқда).

Шундай қилиб, ўша пароканда китоблардаги йўқолиб кетиши осон нарсаларни бир жойга жамъ қилиб, фойдали маслаҳатларки, форсийда ёзилиб эди, қисқача талқин билан ва турли сўзлар билан осонлаштирилган ҳолатга келтирилди. Тобеълар камоли тобеълик билан ҳосил бўлади ва камол шаҳодатлиги турличадир, дейилганига кўра, умматлардан зоҳир бўлган каромат ва фазилатлардан аввал пайғамбарнинг баъзи мўъжизалари зикр этилди. Ул ҳазратнинг баъзи ҳамсухбатлари аҳвол ва асарлари (эргашган (тобиын)лар ва уларга эргашганлар (табаъа тобеъинлар)дан) то суфийлар табақасигачаки, аҳволлари баёни қандай бўлса, шундайин тартибиға солинди. Натижада у ҳазрат пайғамбарларига хабарлар воситасида мўъжизалар навъида жойига қўйилди, ҳеч саодатманд одамда янгилиш нотинчлиги қолмади. Модомики, бу асар ҳақиқат аҳли учун жавонмардлик тариқатининг порлоқ йўлида шубҳасиз қувват ва катта фойда етказа олади, агар уни «Шавоҳид ун-нубувват яқини аҳли ул-футувват» деб номланса, узок кетилмайди.

30. Соҳиб давлат (яъни, Навоий)ки, замонамиз унинг вужуди билан шарафлидир, унинг қадри даражаси ва ҳашамат маргабалари, подшоҳга яқинлигидан қатъи назар, фазл ва адаб бобидаги барча табиий ва ҳосил қилинган фазилатларга оид маънавий мадҳияларга қараганда шундай баланддирки, уни шеър билан таърифлансаю назм санъати билан тавсиф қилинса [арзийди]. Аммо шариф хотири одоблилик фазилатини ва камтарликни [шу қадар] сингдирганки, ўзини шундай тоифа қаторига ўтқазган, бошқаларнинг эса, уни ўша даражада ҳисоблашлари ва улар сирасида санашларидан юқори кўтарган. Аммо, инсоғ билан айтганда, қаердаки, ўша тоифа бўлса, у бошлиқдир, ҳар қачон шу даражадагилар номлари ёзилса, у дафтарнинг юқорисидадир.

Унинг номи инжуси шундай улуғдирки, назмнинг ҳар тури унинг садафи бўла олур ва шеърнинг ҳар мақоми ундан шараф топа олур. Шеърдаги тахаллуси бу муаммода ҳам яширинганки, қайд қилинди. «Навоий» исмига муаммо:

Унинг номини тахаллусларда ҳеч ким топа олмайди,
Топувчилар лабида ундан бир наво билигину бас.

Агарчи унга табиий қуввати ва қобилияти кенглиги жиҳатидан ҳар икки хил шеър: туркӣ ва форсӣ мұяссар бўлса ҳам, аммо туркӣ сари табъининг мойиллиги ортиқ-роқдир. Унинг газаллари у тилда ўн мингдан зиёда бўлиши керак. Низомий «Ҳамса»сига жавобан ёзган маснавийлари ўттиз мингга яқин (Жомий байтлар миқдорини назарда тутмоқда. Навоий «Ҳамса»си 25 615 байт ёки 51 230 мисраъдан иборат). Айтиш керакки, у тилда ундан аввал ҳеч ким шеър айтмаган ва назм гавҳарини тешмаган (Бу ерда Жомий бир мунча муболага қилмоқда. Навоийдан олдин туркӣ тилда ижод қилган сўз санъаткорлари бўлган, буни Жомий яхши билган ҳам). Форсийдаги шеърлари жумласидан Хусрав Дехлавийнинг «Дарёйи аброр» номли қасидасига жавоб тарзида айтилган асари бўлиб, кўп нозик маъно ва латиф хаёлларни ўз ичига олгандир. Матлаъи будир:

Подшоҳлар тожини безовчи ўтли лаъл,
Бошларида хом хаёлларни пиширувчи лахча чўғдир.

Баъзилар (Жомийнинг ўзи ҳақида сўз кетмоқда) Ҳижоз (яъни, Макка) сафаридан қайтганда табриклаб, бу рубоийни мактубда ёзган эди:

Эй мовий фалак, инсоғ билан айттил,
Бу иккисидан қайси бири яхшироқ юриш қилди?
Тонготар (томондан) кўтарилилган сенинг қүёшингми?
Ёки кунботар тарафдан чиқсан менинг жаҳон кезувчи моҳимми?

Бошқа бир мактубда эса бу рубоий [ёзилган эди]:

Бу мактуб эмас, менинг дардларимни ранжпарвар күнглиминг оромидир.
Қайноқ дилим ва совуқ нафасим таскинидир,
Яъни менинг жаҳон кезиб юрган моҳимдан хабардир.

Яна янги мактубда бу рубоий [бор эди]:

Агар бутхонада бўлсам, сени сўзлайман,
Агар Маккада бўлсам, сени излайман.
Борлигингда рўпарангда бўлай,
Йўқлигингда кўнгил юзи сен тарафда бўлсин.

31. а.: Тангри соясини узайтирсин!
32. *Хұтба* – китобнинг аввалидаги «ҳамд» – мақтov қисми.
33. «Савониҳ» – Аҳмад Фаззолийнинг форс тилида ёзилган ишқ ҳолатлари баёнидаги рисоласи. Латиф ва гўзал наср билан назм омухта яратилган.
34. *Шайх Ёралы* – «Савониҳ»га шарҳ битганлардан кўринади.
У ҳақда маълумот тополмадик.
35. а.: Аллоҳга унинг неъматлари учун ҳамд бўлсин!
36. *Шарафуддин Али Яздий* (вафоти 1454 й.) – XV асрдаги буюк тарихчи олим. «Заварнома» муаллифи. Унинг «Хулали мутарраз» (Нақшлар тикилган шойи) номли асари муаммо фанига бағишиланган бўлиб, Навоий даврида машҳур бўлган.
37. «тарқиб», «таҳрил», «интиқод» – муаммо қоидасига оид атамалар.
38. Бу ерда сўз Жомийнинг китобни гўзал мазмун ва юксак бадиият билан таъминлагани ҳақида кетмоқда.

39. Шеърнинг мазмуни:
Ё Раб, бу гўзал ҳурлар рашигини уйғотувчини,
Ва бу жаннат бөғининг гўзалини,
Ҳар бир ҳушёрнинг кўнгил ва кўзига,
Манзур бўлиш муваффақиятига эриштири.
Хусусан, бу фақирлик йўлидаги ботирга ҳам,
Ботирлигидан уни номи икки шер бўлган,
Улардан бири дин йўлидаги Худонинг шеридир,
Бошқасининг панжаси ҳам ов учун очиқдир.

40. а.: каминаи камтариннинг туҳфаси сифатида.

41. Шеърнинг мазмуни:
Шоҳ ва аркони давлатга муборак [бу зот],
Арслон ҳайбатли ва шер савлатлидир.
Хусусан у мард йигит азалдан яна
Насаб ва исмда шер, яна шердир.
Мардлик жангалининг ботири бўлгани учун,
Жаҳон мардлари ичida номи икки шердир.
[Уларнинг бири] даврон қалъаларини қўпорувчиидир,
Бири эса қулонларга панжа урувчиидир.
Муаммо йўли билан ундан номини чиқардим,
Оддий одамлар хаёли ундан узоқдир.
Акс ҳолда фаҳму идрок нима қила оларди?!
Бу пок гавҳар юзларча қутичаларга яширингандир.

Шеърдаги табьи қилни қиркқа ажратади,
У қилдан эса қалами учи шеър түқииди.
Бу мушкин соч (яъни, шеърлар)дан күнгилга тузоқ
У ширин шеърлардан күнгилларнинг тилагини беради.
У биридан ошиқлар дили бандга илинади,
Бу бирисида эса гўзаллар лаби тотли табассум қилади.
Инсонларга нур иниши тугаган каби,
Бу равшан нафаслар унинг зикри билан охирга етди.
Тўғри, одамийлик коргоҳида,
Ундан бошқалар маҳрамлик йўлини кам топади.
У токи олам даврининг ҳадяси экан,
Нокаслар табъини шоду хуррам қилаверади.
Кўнгил олам Худоси билан бўлсинки,
Оlam ҳадяси унинг ёдига келмасин.

Сўзни дуо билан тутатдинг,
Тилни афв сўрашга чоғла, эй Жомий!

42. Олами сугро – «кичик олам» деб суфийлар инсонни атаганлар.

43. Олами кубро – «кatta олам» деб бу дунёни аташган.

44. яъни: бу мадҳиянинг давоми узун, мисол тариқасида бир неча байт келтирилди, холос.

45. Парчанинг мазмуни: Баъзи ой ва йил доирасидан четга чиққанлар зикрида ва баъзи хол нуқтасининг марказида ўтирганлар дуосида.

46. Шеърнинг мазмуни:

Соқий, узоқ йиллар турган майдан бер,
У эритилган ёқут ва суюқ лаълдан бер.
У майки, ундан дўстлар ичсинлар,
Бир-бирларига меҳру вафо кўрсатсинлар.
Хуркканларга ором берсин,
Кесилганларга пайванд бўлсин.
Дўст агар дўстга пайванд бўлса,
Орзуларнинг дарахти унумли бўлади.
Дўст – умид хазинасининг калитидир.
Дўст – абадий айшнинг хушхабарчисидир.
Мавжудлик мақсади дўстдан бошқа нима бўлиши мумкин,
Бу савдо ва фойда дўстдан бўлак ким учундир?
Ҳаётнинг аввалидан охиригача,
Бирор қуш дўстдек парвоз қила олмади.
Хусусан ошнолик боғидаги
Вафо шохида Навоий туради.
Яъники, Навоий лутф қилса,
Шикасталар дилини эркалайди.
Бу иш ўрнида бошқа иш бўлмайди.
Барча жаҳон дўстлари шу дўстга фидо бўлсин!

47. Маснавийнинг мазмуни:

Кел Жомий, умр бўйи машақват чекиб,
Кўнглингдаги «Беш хазина»ни дунёга чиқардинг.
Сенинг бу «бешлигинг» шундай кучли панжа бўлдики,

Ундан дарә пүртана сининг құли буралиб кетади.
Икки бошли қалам — ажаб аждаходирки,
Гавҳар хазиналарини тұқиб солади.
[Офатда] аждахо хазина олдидан жой олади,
Лекин хазина тугадиган аждахо кам топилади.
У аждахо сенинг муштингда хазина бўлди,
Унга илон бармоқларини чирмалаб олди.
Бу хазинадан илон гавҳарсочар бўлиб,
Бутун олам этагини гавҳарга тўлдириб юборди.
Қарасам хазина тортувчи қаламидан,
Бу ўтар дунё «Беш хазина» билан тўлиби.
У «бешлик»ларга сенинг «бешлигинг» қандай tengлашади?
Уларнинг бир хазинаси сенинг юз хазинангдан яхшимидир?
Айниқса «бешлик»ка қўл урган,
Ганжадан туриб шерга панжа урган.
Туркий тилда бир ажойиб нақш яралди,
Жоду дамлар лабига муҳр бўлиб босилди.
Бу қаламга фалак оғаринлари бўлсин,
Чунки бу гўзал нақш ўша қалам туфайли яралди.
Форсий гавҳар эгаларига —
Форсча назм дуррларини терувчиларга раҳм қилди.
Агар у ҳам форсийда ёзганда,
Шоиrlарда сўз айтшга мажол қолмасди.
У мўъжизали назм мезонида
Низомий киму Хусрав ким бўларди.
У бошқа бир тилда сўз юритганидан
Ақл учун фарқ ажратиш имкони қолмади.
Қандай яхши, сенинг табъинг — сўз устозидир,
Қаламинг калиди — сўз очуввидир.
Равнақдан тўхтаган, хорлик
Бурчагидан ўрин олган [туркий] сўзга,
Сен бошқатдан обрў бердинг.
Уни ижод майдонига сурдинг.
Сенинг фикринг нури туфайли у сафо топти,
Лутфинг навосидан у наволи бўлди.
Мен бу назм дараҳтини парвариш этарканман,
Юрак қони билан ҳосилга киритарканман,
Сенинг сухандонлигингдан,
Илмий сўз юритишиңгдан бошқа сабаб йўқ [деб биламан],
Ваҳоланки, мен уни безаганимиз,
Хеч кимдан на эҳсон, на таҳсин истар эдим.
Бахилнинг эҳсонидан нима чиқарди-ю,
Нодоннинг мақтовидан нима келарди?!
Сўз лутфи билан сени мақтарканман,
Сени ўз билимим чегараси деб кўрсатдим.
Молу мартаба гарчи жонни парвариш қилса ҳам,
Сўз камоли ҳаммасидан юқорироқдир.
Бу кўхна фалак бирданига айланышдан тўхтар ҳам,

Лекин жаҳон бор – сўз қолади.
Сўз ҳар қанча ва абадий боқий бўлмасин,
Хомушлик ажаб дилкаш ва жонга ёқимлидир.
Кел, эй соқий, бир дилкаш жом келтири,
Оловдек иссиқ ва тиниқ май келтири.
Токи у дилкаш жомга лаб қўяйлик,
Ҳамма қаламу дафтарларни оловга отайлик.
Кел, созанда, чангни тезлатиб юбор,
Чолғу мезроби билан кўйни юксалтири.
Кўнгил қулоғидан пахтани олайлик,
Бутун вужудни қулоққа айлантириб, дам олайлик.

48. *Имом Али Мусо ар-Ризо* (765 – 770/818) – саккизинчи имом, аввал Мадинада яшаган. 816 й.да Халиф ал-Маъмун уни Ҳурсонга келтириди ва «Али Ризо мин оли Мұхаммад» (яъни, Али Ризо Мұхаммад (с. а. в.) хонадони аҳлидандир) деган лақабни беради. 817 й. 24 марта Марвда 33 минг одам қатнашган йигинда уни валиаҳд деб эълон қиласи. Имом Ризонинг номи тангаларада Маъмун номидан кейин зарб этила бошлайди. Ҳатто халиф Имом Ризога ўз қизи Ҳабибани никоҳлаб беради. Али Ризо қадимги Тус шаҳри яқинидаги Нукон деган қишлоқда тўсатдан вафот этади. Баъзи ривоятларга кўра, у анор, бошқаларига кўра узум еб заҳарланади. Маъмун ғоят тантанали дағғи маросими ўтказади ва жанозада ўзи имомлик қиласи. Али Ризони Санобод деган жойдаги катта боғда Ҳорун ар-Рашид мақбараси ёнига дағғи қиласидар. Кейинчалик бу ерда шаҳар пайдо бўлади ва унга Машҳад (яъни, шаҳид ўлғаннинг қабри) номи берилади. Ҳозирги ҳолатдаги Имом Али Ризо мақбараси XIV асрда Улжайтухон томонидан бунёд этилган.

Алишер Навоий Имом Ризо мақбарасининг жануб томонига айвон қурдирган ва устунларнинг бирининг тепасига Ҳусайн Бойқаро номини нақшлаттирган.

49. а.: Унга Аллоҳнинг марҳамати ва мақтови бўлсин!

50. Парчанинг мазмуни: Кўринадики, бу камина аслий табиат ва туғма қобилият туфайли оқибати қутлуғ сўз санъати ҳукмлари ўқларининг нишонаси тушгани ва «ал-мутакаллим» деган улуғ ном сирлари жавоҳирларининг садафи бўлгани сабабли ҳеч қачон ўз вақтларини назм ва наср яратишдан фориғ топа билмади ва бўш қолдира олмади. Бинобарин, йил ва ойларнинг ўтиши, замон ва даврларнинг айланиси билан насрый асарлардан турли-туман рисола ва китоблар, маснавийлардан хилма-хил дафтарлар, қасида ва ғазаллардан алоҳида-алоҳида девонлар тўпланди. Бу вақтларда ҳижрий (йил ҳисобида) тўққиз юзга тўлишига уч йилдан ортиқ қолмаган (яъни 1491 й.) эди, дарвешлар дўсти ва муҳлиси, балки улар дўст тутган ва ихлос қўйган:

Унинг дилига кечаги куннинг секин эмас, тез ўтиб кетгани [татъсир қилди],
Эртанги кун мақсади нима учун кеча ёки ўтган кундан жой олиши керак.

Миллат ва диннинг низоми – Алишер ўзининг шарафли ҳимматини кўрсатиб, сони учга етишган қасида ва ғазаллар девонини учта тоза писта мағзи бир пўст ичиди парвариши топганидек, бир жилдга бириклирилса ва ҳар бириси бир исм билан номланса, бу билан дудмоллик аралашшлиқ туҳматидан халос бўлинса, деб мендан илтимос қилди. Бинобарин, яратилиш вақтлари мулоҳазаси билан биринчи девон йигитлик пайтларида, тинчлик ва омонлик замони аввалиларида юзага келганлигидан «Фотиҳат уш-шабоб» (Ёшликнинг бошланиши) деб аталди. Йиккинчи девон тирикчилик кунлари машаққатларининг ўрталарида тартиб топганидан «Воситат ул-иқд» (Боғланиш воситаси) деб номланди. Учинчи девон ҳаёт охирларида тузилганидан «Хотимат ул-ҳаёт» (Ҳаёт хотимаси) деб исм берилди.

Аллоҳнинг марҳаматига умидворлик аёндирки, ҳамма азизларнинг номи яхши ишлари ва ёқимди сўзлари воситаси билан олам саҳифасида қолади.

Рубой:

Бу жафоларга тўла фалак ҳеч қачон
Бизнинг номимизни борлик саҳифасидан ўчирмасин.
Чунки унинг абадийлиги дастлабки ўлимдан сўнг
Донишмандлар айтишича, иккинчи ҳаётдир.

Аллоҳ таоло Ҳақни айтади ва тўғри йўлга ҳидоят қилади. Бу пок Аллоҳ бизга кифоя ва энг яхши вакиллур!

51. «*Гаройиб ус-сигар*» (Болаликнинг гаройиботлари) – Навоийнинг биринчи девони.
52. «*Наводир уш-шабоб*» (Ёшликнинг нодирликлари) – иккинчи девон.
53. «*Бадоеъ ул-васат*» (Ўрта яшарликнинг гўззаликлари) – учинча девон.
54. «*Фавойид ул-кибар*» (Қариликнинг фойдалари) – тўртинчи девон. Бу ерда Навоий Жомий маслаҳати билан ўз девонларини юқоридагича номлаб чиққанини ёзди. Лекин ана шу тўрт девонига бир умумий ном – «Хазойин ул-маоний» деб ном берганини қайд қилмайди.
55. *Устод Қулмуҳаммад* – Навоий давридаги моҳир созанда. «Мажолис ун-нафоис»да келтирилишича, фижжак, уд ва қўбузни жуда яхши чалган, рассом ва нақшош бўлган.
56. *Бу Алишоҳ* – мусиқий илми устодларидан. Навоий унинг мусиқа назариётига оид «Асл ул-васл» номли асарини тилга олади. Шоир Устод Қулмуҳаммадни *Бу Алишоҳга таълим олиш учун тавсия қилган*.
57. *Мир Муртоз, Абдуллоҳ Марворид, Биноий* – Навоий давридаги таниқли шоирлар ва мусиқий илм соҳасида назарий асарлар яратган ижодкорлар. «Мажолис ун-нафоис»да улар ҳақида маълумотлар келтирилган.
58. Бу ерда сўз Жомийнинг мусиқа ва унинг назариёти ҳақидати рисоласи устида кетмоқда. Жомийнинг бу асарини таниқли шарқшунос олим А. Н. Болдирев (1909 – 1993) рус тилига таржима қилган: Абдураҳман Джами. Трактат о музыке. Ташкент, 1960.
59. Шеърнинг мазмуни:
Эй комил, доимо жоҳилдек давлатни ўйлайсан,
Мақсадинг мартаба – бойлик бўлгани учун сени комил эмас, жоҳил ҳисоблайман.
60. Шеърнинг мазмуни:
У гўзал дилдор дийдорини кўрсам кошки эди,
Кўзимни унинг оёғи тупроғидан равшан қилсан кошки эди.
61. Мусаддас бандининг мазмуни:
Дўст кўйини ватан қилсан кошки эди,
Унинг оёғи тупроғига юз суртсан кошки эди,
У баланд сарв ўз кўчасидан чиқса кошки эди,
Олам безати [бўлган] юзидан парда кўтарса кошки эди,
У гўзал дилдор дийдорини кўрсам кошки эди,
Кўзимни унинг оёғи тупроғидан равшан қилсан кошки эди.

ХОТИМА

1. Бу ва кейинги Навоий тилга олган Жомий ва бошқа муаллифлар асарлари ҳақида юқорида изоҳлар берилди.

2. *Такбир* – Аллоҳни улуғлаб «Аллоҳ улуттих» иборасини айтишилик.

3. *Маломатия* – IX асрда Нишопурда пайдо бўлган таълимот.

Унга кўра уни қабул қилганлар ўзларининг малакаларини ошириш, юракларини покиза тутиб, сунний мазҳабга қатъий риоя қилишлари керак бўлган. Лекин уларнинг бу ҳаракат ва интилишларини ҳеч ким сезмаслиги, билмаслиги шарт ҳисобланган. Зоҳирда улар бошқалардан фарқ қиласликлари ва ўзгалар уларга бирор бир маломат қиссалар хафа бўлмай, аксинча, бу билан фаҳрланишлари лозим бўлган. Жомий ўзини тасаввуддаги ана шу мактабга мансуб деб билган.

4. *Музаффар барлос* – Ҳусайн Бойқаро амирларидан.

5. *Мажидуддин Мұхаммад* – Ҳусайн Бойқаро вазирларидан.

6. *Буғро* – лағмонга ўҳшаган хамир овқат.

7. Шеърнинг мазмуни:

Менинг қулогим Масиҳга ўҳшаш малакдан сўради:

Харам эшагининг ҳанграши хотирни ташвишга соладими?

8. *Султон Абусаид* – темурийлардан, Темур ўғли Мироншоҳнинг набираси. 1451 й.да Мовароуннаҳр, 1467 й.дан бошлаб Ҳурсонда ҳукмронлик қилган. У вафот эттач, 1469 й. Ҳирот таҳтини Ҳусайн Бойқаро эгаллаган.

9. (а.: Аллоҳ мулки ва салтанатини боқий қислин!)

10. *Мавлоно Абулвосеъ, Мавлоно Аҳмад Пир Шамс* – Ҳиротдаги шоир ва алломалар. Жомий ва Навоийларнинг суҳбатдошларидан.

11. 898 й. мұхаррам ойининг 17- куни милодий ҳисобда 492 й. 8 ноябрга тўғри келади.

12. *Хожа Абдулазиз* – Ҳиротнинг машҳур табибларидан.

13. (а.: Аллоҳ мулкини боқий ва умрини узун қислин!).

14. *Султон Аҳмад мирзо* – Ҳусайн Бойқаронинг нуғузли амирларидан.

15. *Музаффар Ҳусайн мирзо* – Ҳусайн Бойқаро ўғилларидан.

16. *Бикабегим (Хадичабегим)* – Ҳусайн Бойқаро хотинларидан энг эътиборлиси.

17. *Махдумзода* – Жомийнинг ўғли Зиёвуддин Юсуф кўзда тутилади.

18. *Султон Бадиузвазмон мирзо* – Ҳусайн Бойқаронинг тўнғич ўғли.

19. (а.: Аллоҳ таоло шафқат соясини дўстлар айрилиғи устида то қиёмат абадий қислин.)

20. *Хуруф роқими* – ҳарфларни ёзувчи, демакдир. Навоий бу ерда ўзини кўзда тутмоқда.

21. *Ҳусайн Вонз* – Ҳиротнинг машҳур олимни, шоири ва нотиқи. «Мажолис ун-нағоғис»да алоҳида ҳурмат билан тилга олинади.

22. «Кошифи сирри Илоҳ» – У Аллоҳ сирларини кашф этувчи, демакдир. Бу ибора-нинг араб ёзувидаги ҳарфлари йигиндисидан абжад ҳисобида 898/1492 й. чиқади.

Таърихнинг мазмуни:

Ҳақиқат конининг гавҳари, маърифат дарёсининг дурри,

Ҳаққа етишди ва дилида бошқа нарса йўқ эди.

Илоҳий сиррнинг кашф этувчиси эди, шу сабабдан шаксиз, Вафоти таърихи «кошифи-сирри илоҳ» бўлди.

23. *Марсиянинг мазмуни:*

Ҳар дам осмон анжуманидан янги бир жафо келади,
унинг ҳар бир ўлдзузи янги бир балонинг доғидир.

Кундуз ва кеч унинг кийими қўк ва қорадир,
кечаси бошқа аза ва кундузи бошқа азадир.

Балки ҳар лаҳза йўқлик даштидан аза келади,
ҳар дам ажал гуруҳидан янги бир фано гарди келади.

Дунё бир мотамхонадирки, унинг ҳар тарафидан,
бошқа бир оҳнинг дуди ва бошқа нолаювой келади.

Унинг оҳи дилга қоронгулик орттиради,
нолаювой жонга янги қайғу солади.

Бу боғнинг гули мотамзадаликдан юз пора бўлди,
ҳар бирининг либоси куйган, бошқасининг эса тўни (куяди).

(Бу боғнинг) суви заҳар, ҳавоси бадбўй, не ажабки,
бу манзилда ҳар кун бошқа вабо бўлади.

Дил аҳлари поклик гулшани томон (кетмоқ) истадилар,
чунки у ерда оби ҳаво бошқачадир.

Эътиқод эгалари наздида бу ўткинчи дунё
жой эмас, бу тоифанинг асли жони бошқа ердадир.

Шу сабабли азал майининг масти жомлик ориф,
сархушлик билан фано саройидан (чиқиб) ватан томон қетди.

* * *

Эй илоҳий қурб маҳрамгоҳи ҳарамидан жой олган,
сенинг қизиқишинг жаннат боғи томон бўлармиди?!

Ер ҳарамидан малаклар мамлакатига сайд
қилганингда, малак гуруҳи анжуманига favfong тушди.

Поклик ҳарами тўтилари сенга юракдан
муштоқлар, дўстлик чамани булбуллари сенга жондан шайдолар.

Қазо кимёгари бошқа қўёшни чиқарди,
(зероки) сиймойинг равшанлиги осмонга таъсир қилди.

Тўққиз фалак чарх уриб атрофингга келишди,
гўё ҳар бирининг бошида сенинг савдоининг бор эди.

Арвоҳлар оламига шунинг учун (ҳам) favfo тушдикни,
руҳпарвар нозик фикрларингни жон билан ёзсинлар.

Кутблар руҳи истиқболингга келишди,
автодлар жони хоки пойингга йиғилишди.

Сени қўлма-қўл (қилиб) шундай бир жойга олиб боришдикни,
бу ғам маконида ҳам у жойни хоҳлар эдинг.

Сен ҳақиқий мақсадга эришдинг,
(лекин) қиёматгача жаҳонда доду фарёдинг қолди.

Сенинг фироқингда ғамзадалар дили ғамгин қолди,
шунинг учун мотамзадалар мотамхонасининг бурчаклари зулматда қолди.

* * *

Сен кетдингу жаҳон ҳалқининг дили зор қолди,
қиёматгача фироқингта гирифтор қолди.

То абад куйғанлар дилининг оҳидан,
бу айланувчи гумбаз хумида тутунлар қолди.

Ҳақиқатга етишмоқчи бўлғанлар комил муршидсиз қолди,
(уларнинг) юзларча мушқуллари ҳал бўлмай шундайин қолди.

Художўлар сулукига сендан комиллик етишиб турар эди,
равишларида ожизлиги атвортарида нуқсонлар қолди.

Сенинг нуринг олимлар учун дарс машъали бўлди,
машъал ўчди ва қиёмат кунигача кеча қоронғу қолди.

Динга юз ҳалал етишди ва диндорларнинг
тасбеҳи синиб, кафтида зуннор ипи қолди.

Ҳақ сирри пинҳон пардасининг ортига яшириниб,
сирлар хазинаси кўз ёши лойи билан сувалиб қолди.

Наинки юз алам тикани эрклилар танига қадалди,
(балки) икки юз ситам юки яхшилар танида қолди.

Толиблар фано йўлининг равишини қўлдан.
бердилар, ҳар бири юз хаёл пардаси ортида қолди.

Сенинг вафотинг туфайли даврда не ҷоғлиқ зилзилалар рўй берди,
у зилзиладан исломга қанчалик ҳалаллар етишди.

* * *

Бу азадан ҳамма оламда на гадо қолди, на шоҳ,
улар сенинг мотамингда икки юзлаб нолаву оҳ чекдилар.

Булутдек ўкириб, нола тортиб,
карам қуёши – илоҳ кўланкаси тобутинг устита соя ташлади.

Агар мияссар бўлса у ҳам наъшингни елкага олиб,
куйған мен каби мозоргача ҳамроҳ бўлар эди.

Жаҳон подшоҳлари тўнларини чок қилиб,
тобутинг олдидা қаттиқ қайғу билан қадам ташладилар.

Жаҳон мағурлари тобутинг остида паст бўлиб,
ҳаммалари йиглаб, сенинг юкингни буқчайтганича элтиб бордилар.

Тобутинг ҳар пояси бир улуф зот (қутб) елкасида,
лекин тўрттовлари ҳам «афсус» дәя дод солиб йигладилар.

Бир оламни бошқа бир оламга олиб бориш,
бундайин огоҳ юқ ташувчилардан бошқага мумкин эмас.

Улкан бетоқатлик юз бердики, шунча кўп кўзлар
билан ҳам айланувчи осмон ўша томонга қарай олмади.

Гарчи тунинг нур билан ойдиндек оппоқ эса-да,
лекин ҳеч ким бундай қора тунни кўрган эмас эди.

Намозингга минглаб кишилар тўпланди,
юз минглаб малаклар ҳавода саф тортилар.

* * *

Ҳамма фифон тортиб, дилини чок қилиб, сени олиб
бордилар, тупроқ кўксига хазинадек сени жойладилар.

Муриллар гуруҳидаги ҳамманинг дили чок,
ҳар бири сени шу чок бўлган дилига тортмоқчи бўлди.

Жаҳон покларининг бошлиғи эдинг, шунинг учун (ҳам) пок Тангри,
пок (қилиб) яратди сени-ю, яна пок олиб кетди.

Висол дарёсига чўмдинг, ҳиммат кўзида
сенга жаннат – гулхану туви (дараҳти) бир хашакдек туюлади.

Сенинг пок руҳинг тўққизинчи осмонга шошилди,
бинобарин, танинг ер остида қолса, сенга незарар?

Ҳамма жаҳон покларининг пок танига,
сенинг пок танингга осмондан етишган (нарсалар) етишди.

Фалак сен каби нодир хазинадан баҳра олиш учун эмас,
балки сени яхши сақлаш учун тупроққа яширди.

Маъноларни идрок этишиликда сен ақли расо эдинг,
шунинг учун идрок сен ҳақингда ақл юрита олмайди.

Гарчи ёронлар қисмати сенга зорлик ва (қайғунгда) ғамгинлик экан,
лекин мен ғамгиндек, бирор зор бўлмаса керак.

Улуғлар Махдум келадилар, деб саф тортишди,
мухлисларни юзингни кўришдан маҳрум қилма.

Дўстлар, ҳамма фанда олам ягонаси қани?
одам болалари жинсидан энг афзали, энг сўзга чечани қани?

Орзуси биёбонида ҳалойиқ ҳалок бўлди,
ҳамманинг давоси бўлган Масиҳо нафасли Хизр қани?

Дўстларнинг дили фироқинг тигидан юз яра бўлди,
яхши хулқи ҳаммага малҳам бўлган (одам) қани?

Ҳужра бўш ва китоб вараклари тўзиб қолди,
хужра эгаси қани? Уларга қаровчи қани?

Фамзадалар бошида ўзини ўлдиришдан бошқа фикр йўқ,
уларга таскин берувчи ва буларга ғамкашлиқ қилувчи қани?

Қалам юзини қора қилиб, сийнасини чок айлаб,
олимлар олимни, бўлган менинг эгам қани?

Хуросонда ҳеч кимни хурсанд деб бўлмайди,
ер юзида топилган кишининг хуррами қани?

Бу мотам фақат зоҳидлик хонақоҳига тушмади,
фонийлик дунёсида ҳам мотамдан бошқаси қани?

Қолган умрни фонийлиқда ўтказишга аҳд қилдим,
бу кўхна дунёда боқийлик аҳдининг маҳкамлиги қани?

Ишқибозлар қайғудан дилга ўт солдилар,
жон фидо қилувчилар ҳам бу гам ўтидан куйдилар.

Эй узундан-узоқ сафарга равона бўлган,
бу хилдаги сафарга кимки чиқди – яна қайтмади.

Наинки қалам учидаги сехрни яна боғладинг,
балки тил банди билан жаҳондан мўъжизани олиб кетдинг.

Пок нафасингни бошқа бирор кимсадан топиб бўлмайди,
чунки пайғамбардан кейин ҳеч ким ваҳий билан имтиёз топмади.

Шоҳнинг жонида сенинг ҳижронинг ўтидан ёнғин қолди.
Кулларнинг юз пора дилида ғамингдан эриб сув бўлиш қолди.

На шоҳ, на қул, балки дунёда қиёмат кунигача,
ҳар ким турса, сенинг мотамингда фарёд қиласди.

Гарчи юзингни васл пардаси билан яширанг-да,
иззат ва ноз ҳарамида то абад жилва қилгайсан.

Нурларга тұла руҳингдан мадад етказгайсан,
чүнки сендан жудолиқда күп әзтиқод әгалари харобдирлар.

Жаҳонда юз қарн (аср) яшаган кимсани ҳам афсун билан
үйин күрсатувчи фалак жаҳондан узиб олади.

Эй рағиқлар, ҳамманиң иши оқибати шундайдыр,
охирнинг фикрини бошдан қилиш яхшидир.

Маъно шоҳининг сурати агар шундай бўлса,
қиёматгача сурат билан маъно шоҳига омин бўлгай!

МУНДАРИЖА

Девоний Фони

(Нашрга тайёрловчи С. Рафиддинов)

Фазалҳо	6
Мусаддас	559
Марсия	562
Муқаттаот	569
Рубоиёт	583
Таърихҳо	596
Муаммиёт	601
Лугаз	636
Қасоид	641
Фусули арбаа	697
Муфрадот	715

«Ҳамсат ул-мутаҳайирин»

(Нашрга тайёрловчилар С. Фаниева, С. Рафиддинов)

Ҳамсат ул-мутаҳайирин	735
«Девоний Фони» изоҳлари	799
Айрим сўз ва тасаввуфий истилоҳлар шарҳи	812
«Ҳамсат ул-мутаҳайирин»нинг изоҳ ва таржималари	831

УДК 821.512.133

84 (5Ў)1

Н14

ББК 84 (5Ў)1

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг
Алишер Навоий номидаги Тил ва адабиёт институти¹
Илмий кенгашин томонидан нашрга тавсия этилган.

Нашрга тайёрловчилар:

Ҳамид Сулаймон, Сайфиддин Рафиддинов, Сўйима Фаниева

Масъул муҳаррир
Иброҳим Ҳаққул

Тақризчи:
Рўзибояй Курбонов

© Faafur Fулом номидаги
нашриёт-матбаа ижодий уйи,
2011 й.

ISBN 978-9943-03-375-7

Адабий-бадиий нашр

АЛИШЕР НАВОЙЙ

Тўла асарлар тўплами

Ўн жилдлик

Бешинчи жилд

Девоний Фонӣ

Қасоид

Муфрадот

Хамсат ул-мутаҳайирин

Китоб безаклари ва макетини

Анатолий Бобров ва Шуҳрат Мирфаёзов тайёрлади

Нашр учун масъуллар: *Лазиз Танзиев, Илҳом Зойиров*

Муҳаррир Илҳом Зойиров

Бадиий муҳаррир Акром Баҳромов

Техник муҳаррир Татъяна Смирнова

Саҳифаловчилар: *Умида Валижонова, Акмал Сулеймонов*

Нашр. лиц. № 154. 14.08.09. Босишга 12.07.2011 й.да рухсат этилди.

Бичими 70 x100 1/₁₆. Таймс гарнитураси. Офсет босма.

69,33 шартли босма тобоги. 23,5 нашр тобоги.

Адади 3000 (1- завод 1000) нусха. 80 – 2011 рақамли шартнома.

311 рақамли буюртма. Баҳоси шартнома асосида.

Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг

Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи босмахонасида чоп этилди.

100128. Тошкент. Шайхонтохур кўчаси, 86.

Бизнинг интернет манзил: www.iptdgulom.uz

E-mail: iptdgulom@sarkor.uz

Навоий, Алишер.

Тўла асарлар тўплами: 10 жилдлик / А.Навоий; ЎзР ФА, А.Навоий номидаги тил ва адабиёт ин-ти. — Т.: Faфур Fулом номидаги нашриётматбаа ижодий уйи, 2011. — 860 б.

Ж.5 : Девоний Фони. Қасоид. Муфрадот. Хамсат ул-мутаҳайирин — 860 б.